

БАҲРОМ ФИРӯз

ҒАФЛАТЗАДАГОН

**БАҲРОМ ФИРӮЗ**

**ҒАФЛАТЗАДАГОН**

**КИТОБИ ЯКУМ**

**ХУЧАНД  
“ХУРОСОН”2019**

ББК 84.44

**КИТОБИ МАЗКУР БАХШИДА БА 80-СОЛАГИИ  
НАВИСАНДАИ ШОДРАВОН БАҲРОМ ФИРӮЗ,  
БАРАНДАИ ҶОИЗАИ АДАБИИ УСТОД  
САДРИДДИН АЙНӢ, ИНТИШОР МЕГАРДАД**

**Баҳром Фирӯз.** Ғафлатзадагон – Хуҷанд: Ҳуросон, 2019. – 448 с.

Китоби мазкур воқеоти солҳои сиом то шастуми қарни гузаштаи навоҳии Самарқанди шӯравӣ – ҳаёти саҳту фақри аҳли дех, зиндагии бенавоёнаи пурмашақати дехқонон, беҳуқуқии рустоиён, муносибати фимобайни табақоти иҷтимоӣ, сӯиистифода аз қудрату мансаб, фуқдони қонуну қавонини шаҳрвандии кишвар ва адами шинохти фард ба унвони инсонро бо назардошти ҳақиқати воқеӣ ва таъриҳӣ, ки нависанда дар романи “Ғафлатзадагон” таҷассум намудааст, дарбар мегирад.

©Баҳром Фирӯз, 2019

ISBN 978-99947-50-84-9



## БАҲРОМ ФИРӮЗ

01.11.1939 – 25.09.1994

Аз шодравон Баҳром Фирӯз – шоир, нависанда, публицист, Корманди шоистаи маданияти Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи адабии устод Садриддин Айнӣ, ки 1-уми ноябрин соли равон синни 80-ро пур мекард, шеъру қисса, хикояву достон ва нигоштаҳои зиёде ба ёдгор монда. Барои ҳаводорони каломаш чун муште аз хирвор дар китоби мунтажаби осори адиб романи “ФАФЛАТЗАДАГОН” пешкаш мешавад, то дӯстдорони эҷодиёташ бори дигар аз олами андешаву мулоҳизаи адиби писандидаашон баҳравар гарданд.

# ҒАФЛАТЗАДА ГОН

РОМАН



# ҒАФЛАТЗАДАГОН

## БОБИ ЯКУМ БОЗГАШТ

Дар осмони тираранг абр не, гүё тахтай сурби вазнин, бехаракат шах шудааст. Замин бистари сафеди барфй аз тан партофта буд ва ҳоло аз сармо гүё меларзид ва мисли соҳибони ин диёр либосе надошт, то тани лоғару барахнаашро бипӯшад. Зимистон гузашта, фасли баҳор фаро мерасид. Баҳори умедворони ноумед, баҳоре, ки хазони одамизодро ёд меовард.

Аспи сиёҳмушкин аробаи кӯтакро ба як маром мекашид. Ба гичирроси ҷархҳои гардуна гӯши мусофириён одат карда буд. Аз он, ки асп ҳам, аробакаш ҳам, ду бачаяки хобулуди дар пахлӯи чапу рости ў нишаста ҳам, ҳастаҳолона, ба атроф белоқа, бо ҷашмони нимво менигаристанд, тахмин гирифтани мумкин буд, ки роҳи дурротай намуда меоянд.

Бори гардуна барои як асп ҳеле вазнин буд: ду сандук, ду той бистару болини ба алочаҳо печондагӣ ва якчанд майда-чӯйдаи дигари рӯзгор – дег, табақу коса, сатилҳо; дар мобайн – часади сарди зан, болои онро ба сӯзанини общустае пӯшида аз ҷашми бегона пинҳон карда буданд.

Синни Мулло Мурод ҳоло аз шаст гузашта, ба мӯйи сару ришаш кайҳо сафедӣ панҷа задааст. Дар сарааш кулоҳи зимистонаи аз пӯсти барра дӯхтагӣ, дар тан чакмани

нимдоште аз пашми шутур ва ришта бофтагӣ, китфонаш фурӯ нишаста, ҳоло вай ба он марде, ки понздаҳ сол пеш дехаро ба ночор тарқ карда буд, хеле кам шабоҳат дошт. Мулло Мурод дар ин солҳо на факат зоҳирان тағиیر ёфт, балки феълу ҳӯяш, муомила ва муносибаташ ба одамон, назараш ба зиндагӣ куллан дигар гашта буд.

Чойи гуруру бебоқӣ ва дамиданҳои ҷавониро тамкини марди пурдида гирифта, саҳтиҳои рӯзгор шасти ӯро гардонда буданд, аз ҳақтaloшӣ ва иззати нафси пешинаш ҳоло қариб нишоне намонда буд. Дигар ӯ ба муқобили ноҳақиyo беинсофиҳо, агар мисли пеш намешӯrid, сабаби он алави ҷашмашро гирифтани айём не, балки фоидае надоштани чунин ҳаракатҳо буд. “Гӯши замона ба мисли девори қиёмат гаштааст, додҳоҳӣ суде надорад” мегуфт.

Он солҳое, ки ӯро барои якчанд таноб замину ҷуфти гов доштанаш, барои кор карда ба дигарон мӯҳтоҷ нагаштанаш ва асосан, барои ба замондорони нав сар нафуроварданаш аз ин диёр ба мулки ноободе бадарға карда буданд, ба қавли мардум, вай аҷдаҳое буд, аз нафасаш алав мепарид.

Роҳи мошингард дар қафо монд. Ҳоло ба дехai ӯ – Гучумакроҳи мошингард кушодаанд. Азбаскироҳи нав аз поён, хеле масофаро давр зада мегузаштааст, Мулло Мурод аробаро ба роҳи қадимӣ андоҳт. Ба ӯ гуфтанд, ки ба сабаби кони тилло деха хеле обод шуд, идораи кон кӯпрукҳо соҳт, роҳи мошин овард, духтурхона дорад.

Роҳи онҳо торафт аз роҳҳои қалон чудо шуда, тангтару ноҳамвортар мегашт. Ароба дашти васеъро гузашта, ҳоло аз теппазорҳои ноҳамворт дакка ҳӯрда – дакка ҳӯрда мерафт. Дар пеш – дар самти офтоббаро аз дур кӯҳҳои қабуд менамуданд.

Мулло Мурод ба ҷониби он кӯҳҳо ҳар боре нигарад, дилашро як ҳавфи мубҳам мефишурд. Ҳамдиёронаш чӣ мегуфта бошанд, имрӯз баъди ин қадар сол ба ҷониби ӯ чӣ

тавр менигаранд, чӣ тавр пешвоз мегиранд?! Ачаб не, ҳанұз ҳам Җавлон баринҳо раҳбару раҳнамои мардум бошанд ва байрақ бардошта “Хокистари бой рӯйи ҳаво шуд” гүён ба ӯ наздиктар ҳам намеомадагистанд?... Тавба кардам, се-чор нафари бетаъян ахли диёрро ба ҳадде ахмақу аблас карданд, ки баъзе худобехабарон рӯйирост ба девори масцид мешошидагӣ шуданд-е!.. Моҳинав, Моҳинав, ту маро овора кардӣ, Моҳинав... Не, аслан, ман туро саргардон кардам. Эҳ, афсус... Агар ин ҳоҳиши охирини ту набудӣ, хоки ман дар ҳамон тарафҳо мемонд. Фарзандон баъд аз сари ман, ихтиёр доштанд. Аммо ба ту пеш аз ҷашм пӯшиданат ваъда кардам, “ғаримазор намешавӣ” гуфтам. Дар он чӯлу биёбон, дур аз зодгоҳат, бе наздиқону пайвандонат умратро ба ҳасрат гузарондӣ, бас аст... Ана, ба диёрамон омадем, азизам. Ҳа, каме монд. Дар зиндагӣ бо ёди он, дар фироқи он чӣ хел оҳ мекашидӣ, медонам!.. Чӣ қунам, дилам хун мегашт, аммо чорае надоштам... Ба ҳасрат аз дунё рафтӣ, Моҳинав... Ман туро хушбахт мекардам, азизам. Бигзор, заминамонро бигиранд, молу маконамро бигиранд, ба ман дар як гӯшаи нодаркори ҳамин кӯҳистон ҷо диханд, ман бо ранчи дастонам зиндагии бениёзи туро таъмин мекардам. Лекин чӣ қунам, ки замона... Як тоифаи коҳилу кафангандо одамони дорою ғайратмандро ҷашми дидан надоштанд... Хостанд, ки ҳама кафангандо бошанд, бешараф бошанд... Ана ба мақсадашон расиданд...

Ароба талу теппаҳоро паси ҳам гузашта, соат ба соат ба пояи кӯҳи қабудчатоб наздик мегашт. Ин кӯҳсорон моҳжою солҳо аз пеши ҷашмони вай дур намерафтанд, вай онҳоро ҳам дар хоб ва ҳам дар бедорӣ, ҳар шабу рӯз чандин бор медиd, ба оғӯши дараҳои он омада мерафт, дар оби ҷашмаҳои он дастурӯ мешуст. Агар дар ягон ҷо бўе ба димогаш расад, ки ба накҳати марғзорони ин кӯҳпоя шабех аст ва онро ёд меовард, дилаш гум мезад,

лаҳзае сараш чарх мегашту дасту поящ гӯё аз кор мемонд. Инак, ҳамон кӯҳсорон, ҳамон дашту домани азиз ва маҳбуб дар рӯ ба рӯяш, ў ҳар лаҳза ба он наздиктар мегардад. Факат... Ҷӣ гӯяд, ки ҷойҳои азизро гӯё бо ними вучудаш эҳсос мекарду ними ҳастии ў қароҳт буд... Моҳинав дигар дар бари ў нест...

“Ана, ба дашти Баҳорикор ҳам расидем, Моҳинав, – мегуфт Мулло Мурод дар дил хитобан ба ҳамсари марҳумаш. – Ҷӣ тавре ки буд, ҳамон зайл мондааст. Ту ҳавои онро ҳамеша ба ёд меовардӣ... Ана, ҳавояш ба рӯякат мезанд... Ҳа, ҳавояш дигар хел... Лекин бе ту, росташро гӯjam, ҳеч чиз ба димогам асар надорад. Ту будиу ҷашми ман оламро медид, димогам бӯйро мефаҳмид... Не, Моҳинав, Ҳукумати Шӯро аз гуноҳи ман нагузаштааст. Ман кистам, фаромӯш намекунад. Вақте ки моро аз диёр, ба қавли ҳукуматдорони нав, “ба ҷойҳои на ҷандон дур” бадарға кардан хостанд ва ман дидам, ки дигар илоҷе надорам, дар ҳаққи ҳукумати шӯрояшон хостагиамро гуфтам: “Шумо мардуми камбагалро аҳмақ мекунед, ватанашро, дину мазҳабу шарафаш, забону таърихаш, гузаштаю ояндаашро нест карданиед?” – гуфтам. Ҳа, ман аз мурдану зистан парвое надоштам. Аз мӯҳтоҷии якумрӣ марг афзal аст. Агар маро мепарронданд, балки ту рӯзи равшан медиҷӣ. Не, хато кардам, он гоҳ ба ту ҳам амон намедоданд. Чесам<sup>1</sup> гӯён мебурданат. Ба фикрам, Ҷавлон дар ҳамон айём ҳама гапу корро ҳамвор карда нишон додааст... Армонат дар дил монд, Моҳинав!.. Барои ҳамин месӯзам, як умр то нафаси охирин сӯхта-сӯхта аз дунё меравам... Бе ту барои ман ҳайёт маъниче надорад, сараки пучи гандум барин сар бардошта мегардам, вале бемағзу бечонам, дар ин дунё шаклу суратам мегардад. Милион-

---

<sup>1</sup> Чесам - член семьи (руssий) - узви хонаводаи маҳбусони сиёсӣ, ки табакаи маҳсуси маҳбусонро ташкил мекарданд.

милюн мо баринҳоро ин ҳукумат нобуд карданашро ту ба гӯши худ аз мардумон шунидӣ... Мисли ман милюнҳо одамон саргардон будаанд, худат дидӣ... Хайр, чӣ илоҷ, модом, ки ҳоло ин ду қӯдакро ба ман монда рафтӣ, бояд зиндагӣ кунам, онҳоро ба камол расонам. Фаришта бо шавҳараш дар Мирзочӯл монд, шукр ба худо, тинҷанд. Ҷанг тамом шуд, Илҳом бедарак рафт! Ту ҳам маро партофта рафтӣ. Ман ҳам дур намеравам. Чунон ки Шайх Саъдӣ фармудааст “аҷалам мекушаду дарди фироқам сабаб аст...” Хайр, ҳеч гап не, то ҷаҳон будааст, ҷаври ёр бар ёр мегузаштааст...”

Ароба аз баландии санглоҳ ба шиддат ба поён гелиду Мулло Мурод якбора ба худ омад. Вай ҳаросон лаҷомро ба дасташ гирифту саҳттар кашид, вали аробаи бод гирифтаро аспи ҳаста боздошта натавонист. Мулло Мурод ба як чусту ҷолокии ҳайратовар худро аз ароба ба замин афканду ба ду даст онро дошта, гашташро суст кард. Вай оҳиста-оҳиста аробаро аз нишебӣ ба поён, ба замини сари ҷашма фуровард ва сипас аспро аз роҳ берун бурду қарор дод.

– Ҳамин ҷо Гучумак аст, додо? – пурсид Ислом ба тааҷҷуб атрофро нигариста. Киштзорону дарахтон, дар болотар дуди мӯрихову садоҳои дигари зиндагӣ – овози сагу мол дикқати ўро мекашиданд.

– Не, Гучумак дар қафои ин қӯҳак аст, – гуфт падар ба талу теппаҳои рӯ ба рӯ ишора намуда.

Сипас боз афзуд:

– Ба як ҳисоб омадем, писарам, ин ҷойҳо ҳам замини аҳли Гучумак буд. Ин дараро Ҷало мегӯянд. Ҳу дар болотар як шаш хонавода зиндагӣ мекарданд, – гуфт вай тозиёнаро ба замин партофта. Вай ба ҳар эҳтимол бо ҳабари замони гузашта сухан мекард, зоро намедонист, ки дар тӯли ин қадар солҳо дар диёраш чӣ тағијирот ба амал омадааст.

Баъд ў Иньоми шашсоларо озод бардошта аз болои ароба ба замин ниҳоду гуфт:

– Шустушӯ кунед, даводав кунед... баъди ним соат ба деха медароем.

Ў қад-қади рӯдхона поёнтар рафту шустушӯ кард, ду кафашро пур карда аз оби чашмасор хӯрд, сипас ба рӯйи ачриқзор чойнамозашро партофту намози пешинро бо рағбати тамом бихонд ва дар хотима аз рӯйи қоида бо овози баланд дуо кард:

– Илоҳо, оқибати кори чамеи мӯъминонро баҳайр гардонӣ: имон ба саломат, тавфиқ дар бандагӣ, истиқомат дар шанъу шараф... Шифои беморони аҳли Ислом, начоти қарздорони аҳли Ислом, тавфиқи бетавфиқон, адолати подшоҳон, ҳочати ҳочатмандонро раво гардонӣ, бефарзандонро фарзанди солеҳ ато кунӣ, дар вакти рафтани қандани ҷонро осон гардонӣ ва ба нури имон биорӣ. Худовандо, рӯҳи ҳамин муштипарро аз раҳматат бенасиб нағардонӣ...

Бачаҳо баробари падар “омин” гуфтан дасти фотиҳа ба рӯйҳо қашиданд ва сипас баробари аз ҷо барҳостани вай дастҳо ба сина ба ў салом карданд.

– Аз оби ин ҷашма хӯред... модаратон дар ҳасрати ин обу ин ҳаво аз ҷаҳон рафт...

Бачаҳо ба оби ҷашма андармон гаштанд.

Мулло Мурод ба об менигаристу аз дилаш мегузашт, ки агар ин лаҳза Моҳинав зинда мебуд, аз ин об нӯшида чӣ хел шодмонӣ мекард! Дар ҳасрати оби ҷашмаҳои кӯҳсор буд... Фалак чӣ бешафқат аст... Чаро намонд, ки муроди фарзандашро бубинад, як бор оби ватанашро хӯрад, ба дидори наздикуни пайвандонаш бирасад?..

Сипас ў ба мушташ аз оби ҷашма гирифту оҳиста ба назди ароба рафт ва як лаби чодарро бардошта ба он об рӯйи ҳамсарашро тар кард ва пиҷир-пиҷир карда дуо хонд ё сухане гуфт, маълум набуд.

Баъд ӯ ба сари чашма омаду рӯйи алафҳои хушки порина нишаст ва чашмаш ба қунбучұли бачаҳо ба дарёи андеша ғұтавар гашт. “Эх, ватан, ватан, факат баъди дур афтодан инсон қадри туро медонистааст! Бесабаб нагуфтаанд: “Хуббул ватан минал имонин”, меҳри ватан як қузъи имон аст. Дур аз ту, дар мусофирату гарibiҳо мұжам сафед гашт. Ба азонаи муллои гариб ҳеч кас намоз намехондааст, лекин chanозаи чиң микдор мұмминонро ба қоғам овардам. Пир гаштам, хоки азиз, ягон гүшаи туро обод накарда аз қувват рафтам, акнун ба қон орзумандам, ки фарзандонам ба ту хидмате кунанду қарзи маро ҳам аді намоянд. Аммо замона имкон медода бошад ба инҳо? Наход, ки ин большевикони худобехабар ҳаргиз аз мардумони олам ибрате нағиранд?! Ватан, Ватан... ана, Моҳинавро овардам, бигир, ин ганчи ноёбамро ба ту месупорам. Хоки азиз... Дар паҳлұи вай ту ба ман се газ чой дихӣ, бас аст... Дар паҳлұи вай... Атри каған аз хоки ватан кардан чиң хушбахтие будааст, фақат ман барин фарзандони ғурбаткашидаат медонад, Ватан... Моҳинав агар ин лаҳза зинда мебуд, сангу хоки туро гаштаю баргашта бұсаҳо мезад. Ману вай дар хоки ту ниҳол ҳам биншонда парваридем, құй ҳам кандем, роҳ ҳам соҳтем, аммо ҳоло ана, ҳамин ду фарзандамонро ба ту супорида меравем... Фаришта бо шавҳарааш дар ҳамон тарафҳо монд. Балки замоне баргашта меомадагист, кій медонад? Дур аз ту, диёри азиз, мо ҳам дар ин дунё як порча замини мурдаро қон бахшидем, аз шұрахок ба киштзор табдилаш кардем. Чиң илоч, замона нотинч буд. Охир, ин инқилобро мо әңдөд накардем, мо талабгор набудем, балки ношукрии мо ҳам гузашт, кій медонад? Баъзеҳо Худоро фаромұш кардан, хуни ноҳақ реҳтанд, аз ҳаққи сағири кабир пархез накардан... Балки ба қасофати ана ҳамон касон... Ин чаҳон дори мукофот аст, ягон кору нияти банда аз чашми Худо пинҳон намемондааст – теғ

бардоштагиҳо ба тег кушта гаштанд, горатгарони молу маноли дигарон оқибат худ тӯъмаи горат гаштанд...”

Аз чӣ бошад, ки ба Мулло Мурод чунин менамуд, ки ҳоло ба дехааш на факат барои ба хок супоридани нашъи завҷааш, балки хоки Ватан ўро низ ба худ кашида овардааст. Худаш ҳам ҳайрон буд, ки чаро ин андешаи нохуш ин қадар саҳт дар сари вай ҷо гирифтааст. “Ҳеч боке не, агар хоки диёр кашида омада бошам, розиам. На ҳар фарзандро хоки Ватан ба худ мекашад...” Сипас боз ҳудро тасаллӣ бахшиду ин ҳикмати қадом як шоири пешинро замзама кард:

Аз марг маяндешу ғами ризқ маҳӯр,  
К-ин ҳар ду ба вақти худ ночор расанд.

Вай бо ҳамин ҳикмати пухтаву санҷида гӯё андешаҳои хушу нохуши ҳудро ҷамъбаст кард.

Зотан, дар он айём мардуми деха ба бозгашти фарзандони бедаракрафтаи худ одат карда буданд. Аскарони маъйубу маслух, ки баъди ҷанг дар бемористонҳои Сибир намурда буданд, ҳарбиёни асирафтода аз хориҷа, баъзеҳо аз маҳбасҳои Шимолу Шарқи Дур, баъзе мардон аз баталюнҳои коргарӣ бармегаштанду бармегаштанд. Қиштзору боғу ҷароғоҳ ба дастони мардон эҳтиёҷманд бошанд ҳам, ҳеч кас ғами онро намехӯрд. Баръакс, замондорони нав мардони баҳушу ақлмандро ҷандон хуш надоштанд. Баъзан чунин мардони гаюр ва сарбаландро, ки дирӯз аз оғати ҷанг ё бадаргаю маҳбас вораста буданд, ба каналковӣ мефиристоданд. Аз канал на ҳама саломат ба диёр бармегаштанд. Ҳолдонҳо мегуфтанд, ки қад-қади канали Фарҳод гӯристони каналковони номуруд тӯл ёфтааст.

Баҳор ҳоло беваю бечораҳоро зор-зор гирёнда, бо нозу нузи зиёде оҳиста ба дашту дараҳо қадам мениҳод. Дар шаҳру дехот нон набуд. Шаҳриён бо карточка бошад

ҳам, андаке нон мегирифтанд, vale ҳукумати большевикон ҳоли мардуми деҳотро, мисле ки ба худои азза ва ҷалла, ки ба мавҷудияти он эътимод надоштанд, ҳавола карда буданд. Мардуми гурусна “ба алаф расидем, дигар намемурдагистем” гӯён шодмонӣ мекарданد, vale қӯдакони заиф аз нони алафӣ ҳам мемурданду мемурданд.

Одамон аслан аз ғалаба не, аз тамом шудани ҷанг шодӣ мекарданд, гумонашон азоби гушнагӣ гузашту дигар ҷанге, ки то охирин донаи ғалларо барои он мефиристоданд, ба охир расидааст. Vale ҳоли мардум ҳеч бех намегашт, ки намегашт. Колхоз ҳамон колхоз, ҳукumat ҳам ҳамон ҳукumat буд. Бинобар он, ҳоло дигар касе ҳад надошт, ки чуну ҷаро гӯяд. Ғаллаю ҳушкмева ва маҳсулоти ҷорворо ба давлат гӯён мефиристоданду мефиристоданд. Дар баҳои музди кор колхоз ба ҳар хонавода бист сотих замин доду бас. Бар замми ин деҳқони бечора ҳақ надошт, ки аз деҳа баромада ба ҷое равад, дар шаҳрҳо кор ҷӯяд ё мардикорӣ кунад.

Бо вучуди ин фарзандони аз оғатҳо зиндамондаи Гучумак аз ҳар қанори дунё бо ёди диёр ва пайвандони ҳуд меоманд. Ба истиқболи ҳар як аскари аз маркази ноҳия ба роҳ баромадагӣ қариб тамоми ахли Гучумак ба пешвоз мерафт. Аз шаҳр асосан, пиёда, баъзан ба аспу ҳари барои давлат бор бурдаи колхоз савор меомаданд. Ҷавонони ҷолики деҳа ҳабари ояндагонро шунида то ду фарсанг раҳ рафта, онҳоро пешвоз мегирифтанд, ҳатто дар роҳ дар ягон деҳа ҳобида, рӯзи дигар ҳамроҳи он аскар меомаданд. Пиру ҷавон, марду зан аз деҳа берун ба сари роҳ баромада, агар бекории фасли зимистон бошад, баъзан тамоми рӯз интизор менишастанд. Дасту дили мардум кайҳо ба кор сард гашта буд, бо валвалии саркор аз таҳдиди раис тарсида, ба ночор ба кори саҳро мерафтанд. Кори маҷбурий барака ҳам надошт. Истиқболи аскарон аслан барои дар як ҷо гун шуда ҳасрат кардани зану

марди деха баҳонаи табъи дил буд.

Барои муждагонӣ ба онҳое, ки хушхабари омадани аскарро ба хешовандонаш меовардонд, дар бенавотарин ҳонадон ҳам ягон рӯмол ё токӣ ёфт мешуд, vale барои шиками фарзанди аз мусофират баргаштаро сер кардан ба дастархон ноне монда наметавонистанд. Бо вучуди ин, барои шодиёна гирифтан баъзеҳо фидокориҳое мекарданд, ки ҳама ҳайрон буданд. Ҳаткашони деха Аваз писари усто Нозим – Юсуфро, ки аз баталюни коргарӣ бармегаштаст, дар шаҳр дода, ҳама корашро партофта ба деха давидааст. Роҳро миёнбур карда аз қӯҳи барғӣ гузашта омада, аз хонаводаи усто як рӯмоли миёнбанд муждагонӣ гирифтааст. Асосан, муждагониро чӯпонҳои рамаи колхоз мегирифтанд. Онҳо ҳамеша дар дашти Баҳорикор дар сари роҳи калон молбонӣ мекарданд. Дар роҳи бекас ҳар касе пайдо шавад, сараввал онҳо медиданд.

Мардум аз ҷанг омадагонро оғӯш гирифта воҳӯйӣ мекарданд, занҳо бо ҷашмони гирён аз сари меҳр дасту китфони онҳоро сила карда ҳолҷӯй менамуданд. Се-чор рӯз дар ҳавлии аскари навомада мисли он ки тӯй бошад, аз сахар то шом қадами ҳамдехагон канда намешуд. Зану мард – ҳамдехагон барои муборакбодӣ ва ҷашмравшан гуфтан меомаданд. Саргузашти он марди ҷангиро гаштаю баргашта мешуниданд, ордену медалҳояшро аз даст ба даст гирифта медиданд, қадомашро барои чӣ хел часорат гирифт, савол карда таъйин менамуданд.

Мардони дар ғурбатафтода ва ҷангозмуда аксаран тағирии хислат карда омаданашон ҳамдехагонро ҳайрон мекард. Баъзе аз мусофират ҳомӯшу камгап ва ба атрофиён нобовар гашта меомаданд. Баъзе мисли Ҳосил ҳазл-кашу базлагӯ гашта буданд.

Ҳакими якпоя пеш аз ҷанг чӯпон буд. Дар ҷанг як поящро аз зону дода, ба душман асир афтода, дар асорат забони олмониро омӯхта омад. Вай баъзан ғулдурос

зада ба олмонӣ сухан мегуфту ҳамаро меҳандонд. Хурду калон ба даври вай ғун шуда, баъзан зорӣ мекарданд:

– Як бор ба немисӣ гап зан, аз қадакот садқа, чорта хандем-е!

Баъд директори мактаб ўро ба кори муаллимӣ гирифту ҳам аҳволи майшати худи Ҳосил соз шуд, ҳам баҷаҳо росту дурӯғ ба олмонӣ омӯхтан шурӯъ намуданд. Дар он айём қариб ҳамаи муаллимон хатмкардагони мактаби ҳафтсолаи деҳа буданд. Кадоме ба ҳамин Ҳосили якпояи беозор ҳам адоварат доштааст магар ё аз рӯи нотавонбинӣ ба боло хабар додааст, ки вай дар асорати душман буда, дар мактаб ҳаёту зиндагии капиталистонро ташвиқу тарғиб мекунад, масалан, боре ба бачаҳо гуфтаст, ки немисҳо ҳалолкоранд, дар деҳқонӣ ҳам, дар бобати соҳтмону саноат ҳам пешқадаманд ва гайра. Ҳуло-са, Ҳосили бечораро ба ҷурми “бегонапарастӣ” аз кори муаллимӣ ронданд, сахл монда буд, ки ҳабсаш кунанд. Чун Ҳосил дар асорат ҳунарҳои зиёд омӯхта буд, чандон хорӣ накашид – аз пӯст ҷарм пухта кафшу мӯзаҳои хушсоҳт дӯхта таъмини майшат карда гашт. Ҳусусан, чорукҳои аз резини ҷарҳи мошин соҳтаи ўро ҷавонон ҳамчун кафши мӯди охирин талош карда меҳариданд.

– Аз домуллои немис тӯмор гирифта будӣ-ҷӣ? Насасаш балогардон будаст, муаллимиро аз дастат гиранд, устои гулдаст гашта ном баровардӣ! – гӯён ҳамдехагон ба шӯҳӣ ба китфи вай зада меҳандиданд.

Дар деҳа ҳангоматалабон аз ҳама зиёдтар Ҳушмуроди Зардро гаранг мекарданд, то аз қиссаҳои арсаи ҷанг ҳикоят кунад. Ӯ росту дурӯғро ба ҳам баста ҳикоятҳои аҷоибу ғароиб дошт. Боре кадоме аз кунҷковон оҳиста, ба тарзи маҳрамона аз мардаки соддаву ҳудотарс мепурсад, ки вай дар ҷанг ҳамагӣ ҷанд фашистро куштаст. Ҳушмурод мегӯяд:

– Бовар кун, ба ту дурӯғ, ба худо рост, одам накуш-

таам, дар пеши холики хаждаҳ хазор олам бегуноҳам...

– Наход? Дурӯғ мегӯед, – таҳковӣ мекунад он мард.

– Куштагӣ шумо. Хайр, гунаҳгор шумо не, худи немисҳо зер карда омаданд-ку! Натарсед, гуфтан гиред...

– Не, валло, хурмати нон, ман ба хуни ҳеч бандай худо зомин нашудаам, – гуфтааст Ҳушмурод. – хуни ноҳақ, як рӯз не як рӯз, аз гиребони кас мегирад, додар.

– Командиратон “паррон” гӯён амр кунад, напарондед? – боз мепурсад он марди шайтон.

– Аз даруни хандақ ҳеч касро намедидем. Дуд, чанг. Паррон гӯянд, туфангамро ба ҳаво рост карда мепаррондам-дия...

Ин гуфтугӯро худи ҳамон рӯз қариб ними деха шуннида, дигар ба Ҳушмурод дар ҳеч ҷо раҳи гузар намедоданд: яке дар ваҳшат мегуфт, ки корашро тафтиш мекунанд, барои хиёнаташ ба Ҳукумати Шӯро ҷазо мегирад, бешак дар Сибир мурда меравад, дигаре мегуфт, ки ҳанӯз ҳам дер нашудаст, бозгардад, ба аскарӣ равад ё ба кори милиса ва ягонта фашисти зиндамондаро кушта ояд ё ҷосусеро бигирад, он ғоҳ об бо лаби ҷӯ баробар мешавад, ҳукумат аз гуноҳаш мегузарад.

Бечора Ҳушмурод қариб ду-се ҳафта дар изтироб зиндагӣ дошт, ҳар бор агар ба деха мошине ояд ё савораи ношиносе пайдо шавад, дилаш таҳ мекашид, ки аз пайи гирифтани ӯ омадаанд. Сараввал шабҳангом ягон-ягон ба хонаҳои фаъолони деха рафта имдод хост. Онҳо ӯро бештар дар ваҳшат афканданд. Ҳушмурод ба баъзе ҳазли кашу мазоҳгарон суханони саҳт ҳам гуфт, то ин навъ ҳазли хатарнокро фаромӯш кунанд. Нихоятан, ӯ ба тақдир тан дод: “Барад-мебарад, одам дар пешониаш будагиша мебинад...” гуфт марди бечора.

Хайрияти кор, ҳеч кас аз ин ҳусус ба НКВД хабар нарасонд ё ҷосуси ҷамоатии он дар деха ин шӯхиро ба хабар додан сазовор надид магар, Ҳушмурод дар амон

монд. Вагарна раиси колхоз ҳам, раиси чамоа ҳам ба рӯйи Хушмурод дари умеду оғиятро баста буданд.

– Шумо девона шудед магар?! – воқеаро шунида раиси колхоз Парча бо фигон ба ў дарафтода буд. – Ба-рои як даҳан “техникаи немис зӯр” гуфтанаш Ҷаъфарро гүмном карданд, намедонед-ҷӣ?.. Охир, шумо рӯйирост, ман ба осиёби душман об реҳтам гуфтед-а, медонед?! Дар таҳи бомба монда майнаам осеб дидагӣ гӯед... Ба назди ман омаданатонро ҳам, ин гуфтугӯро ҳам ягон ҷонзор нафаҳмад.

\* \* \*

Мулло Муродро низ мардуми Гучумак тӯдакашон ба роҳ баромада, истиқбол карданд. Вале ҳама хомӯш, бо авзои ҷиддӣ, нигоҳдо саволомез, бесухан мепурсиданд: “Тинҷӣ? Ба ту ҷӣ гап шуд? Кадом шамол туро ба ин сӯ овард? Ба ҷӣ ният омадӣ? Охир, ин Ҳукумати мо аз гуноҳи душманонаш ҳеч намегузарад-ку!.. Инкивиди як бор гирифтагиашро дигар хати амонӣ надодааст...” Фақат занону бачаҳо бепарво бо ҷеҳраи кушод, хушнуд ба рӯи вай менигаристанду марҳабо мегуфтанд. Мардони деха, хешовандон ягон-ягон омада ўро оғӯш гирифта ҳамдардӣ изҳор доштанд.

Мулло Мурод хомӯш даст ба бар гирифта ба ҳалқ таъзим кард. Ва сипас дар ҳолате, ки аз изтироб лабонаш пир-пир мепариданду ришааш меларзид, ба сӯи ароба ишора карду гуфт:

– Моҳинавро овардам...

Аз ҷашмони вай якбора қатраҳои ашк реҳтанду рӯяшро шуста дар ришааш дармонданд.

## БОБИ ДУЮМ НООМАДАГОН АГАР БИДОНАНД...

Барфҳо об шуда зимистон аз ҳавливу богоғт ва дашту сахро доман барчида бошад ҳам, нафаси сарди он ҳанӯз боқӣ. Баҳор омад-омад дошт, вале ҳанӯз қадами устувор наниҳода буд. Заминҳо – урён, ба ҷуз кӯҳсорон, ҳама олам ба мисли мусофири раҳомаде, ки роҳзанон ҷома аз ў баркандаанд, ҳолӣ менамуд. Ҳонаю ҳаммаҳо ҳам, шикаму ҷашми одамон ҳам монанди қаҷӯли гадоёни бешумори дар ба дар, деха ба деха овора, ҳолӣ гашта буд. Пирони солдида дар ҳарос гиребонашонро гирифта “тавба” мегуфтанду иқрор мекарданд, ки дар ҳеч давру замон ин қадар мардум ба қӯйи гадой наафтода буд. Дар ҷавоби гадоёни садақаталаб баъзе мардон радди эҳсон карда ба дард мегуфтанд: “ҳеч ҷизам нест, шабушкама садака қунам? Агар ту барин қуввати рафткор медоштам, ҳудам ба гадой мебаромадам, бародар...” Аслан, аксари одамон фақат нангӯ номус гӯён гадой ва ё дуздӣ намекарданд.

Дар Гучумак пайдо шудани Мулло Мурод ба як бор ҳамаро ҳайрон кард. Агарчӣ аҳён-аҳён ин гуна фарзандони бедарак рафтаи деха пайдо мешуданд, ҳатто баъзеҳо баъди хати сиёҳ гирифта, азо қушодан ҳам, аз ҷабҳа зиндаю саломат баргашта омада буданд, вале мардумро ба ин дараҷа моту мабхут накарда буданд. Ҳазл не, марде, ки рӯйирост ба Ҳукумат тараф афтода, колхозу инкивиди – ҳамаашро дар горатгарию беинсоғӣ муттаҳам карда буд, зиндаю саломат, замин зер карда озод гаштаст-е! Баъди бадарға гаштанаш аҳли деха Мулло Муродро чун марди донишманду диндор, ҳалол ва часур дар ёд медошт, баъзан ба ҷавонон дар ҳаққи ў бо муболига хикоят мекарданд.

Сараввал, ба ҷуз амаку ҳоҳар ва ду-се нафар наздико-

ну пайвандонаш дигар ҳеч кас ба вай гүё эътибор намедод, саҳеҳтар ин аст, ки часорат намекарданد бо “душмани ҳалқ” кору боре дошта бошанд. Аз ҳамин ваҷх, мурдаи Моҳинавро додару хоҳаронаш соҳиб шуданду тобути ўро аз ҳавлии падара什 бароварданд. Ба ҷанозаи марҳум аз муқаррарӣ зиёдтар одам ҷамъ омад. Одамон барои ба ҷанозаравӣ якдигарро қашола мекарданд, мабодо агар боз “думи душман-пушман” гӯянд, ҳама ҳамқисмат бошанд.

Аз дафни ҳамсараш моҳе гузашта нагузашта Мулло Мурод noctor ба иморат сар кард. Аз ҷордеворҳои сангини ҳавлии падара什 девори хонаеро таъмир карда, ҷордпанҷ болори кӯҳна ёфта монду бомашро пӯшид ва бо писаронаш кӯчида даромад. Дару болорёбӣ дар кӯҳистон дар он айём аз ҳар мушкиле мушкилтар буданашро Мулло Мурод намедонист. Колхоз ба дарахти беду сафедор қирон овардаст. Ба азобе аз ҳар дар талабида, ҳар як болорро ба ду кило ҷуворӣ иваз карда овард ва дар ин савдо хеле пули функардаашро аз даст дод. Ба пули ҷор даре, ки яке аз ҳамдехагон аз мемонхонааш қанда дод, якто буз ҳаридан мумкин буд. Як буз дар он айём дороии қалон ҳисоб меёфт. Аксари қулли хонаводаҳои Гучумак орзу мекарданд, ки бузе дошта бошанд.

Хешу таборон аз ошкоро ёрию ҳамкорӣ, ба вай ҳуддорӣ мекарданд.

Мулло Мурод агарчи қисмати ҷандин нафар ҳамдехагони ба ҷурми “думи душмани ҳалқ” ба таъқибу уқубатҳо гирифтор гаштаро некӯ медонист, аз ҳамдиёрон озурда буд. Раиси колхоз Парча омадани ўро гүё надида ва нашунида буд, аз роҳи поёни хонаи ў савори аспи сафедаш сарҳам мегузашт. Ҳудо ҳайре дихадаш, боз Ҷавлони Урус ҳамроҳи Салими Зофак ба хонаи ў омада ҳолҷӯй карданд. Мулло Мурод агарчи аз канорҷӯии баъзе ҳамдиёronаш озурда буд, онҳоро хуш истиқбол кард ва

хурсанд шуд, vale бо як байт шеъри аз девони кадом як шоири гузашта хондагиаш дардашро изҳор кард:

– Ба рӯзи нек агар ҳазор дӯстат бошад ҳам, боз гуфтаанд: “Якеро баҳри ғам ҳӯрдан нигаҳ дор!..”

– Э, марҳабо...

– Э-э, Мулло Мурод... – мад қашида соҳибхонаро сидқан ба канор гирифт Ҷавлон ва сипас афзуд: – Ҳазрати Бедил гуфтаанд: “Гаҳ фироку гоҳ васлу гоҳ шодӣ, гоҳ ғам, бар сари фарзанди одам ҳар чӣ ояд, бигзарад...”

– Ҳа, боракаллоҳ, ҳамааш мегузарад, – сухани ўро тақвият баҳшид Салим, ки ҳоло аз вачҳи андозғундориаш “заюм” ҳам мегуфтанд. – Ҳукумати Шӯро, қурбонаш шавам, адолату фуқаропарвариаш катӣ ҷаҳона гирифтдия! Ба фуқарои худ ҳам ҷазо медиҳад, ҳам мебахшад... Тарбия мекунад...

Ҷавлону Салим аз ҳамсолон ва ҷӯраҳои айёми бачагию ҷавонии Мулло Мурод буданд. Дар бачагӣ ҳар се дар мактаби масҷиди деҳа аз мулло Муҳаммадшоҳ баробар сабақ мегирифтанд. Ҷавлон Ҳоча Ҳофизро сар карду ба поён нарасонд. Мулло Мурод таҳсилро идома дода Мирзо Бедилро фуровард. Сонитар, дар солҳои аввали инқилоб ҷаҳор сол ба ҷурми ташвиқи афкори аксулиниклибӣ маҳбус монду дар маҳбас аз як нафар собиқ мударриси мадрасаи Бухоро хеле таълим гирифта, илмашро расо кард ва баъди озод гашта ба деҳа омаданаш дар байни мардум ҳамчун донишманди аҳкоми шариат ном баровард ва мардум ба номи ў аз рӯйи эҳтиром лақаби “Мулло”-ро илова бастанд.

Мулло Мурод ҷӯраҳои бачагиашро бо муҳаббат, хеле самимӣ ҳолҷӯй кард, бо ҷою нон дилҷӯй намуд. Ҳар се ҳам аз якдигарӣ дар биму ҳавотирӣ, бо ҳазор эҳтиёт сӯҳан мегуфтанд. Дар омади сӯҳан, Мулло Мурод кунҷковии онҳоро пай бурд ва муҳтасаран саргузашташро гуфта, аз ҷайб “ҳати сафед”-ашро бароварда ба раиси ҷамоа

нишон дод.

– Мабодо гумон равад, ки ман хилофи қонун ба ин тараф омадаам... ин хати амониро дода буданд... – Ӯ амин буд, ки ин ҳар ду ҷосуси НКВД ва ОГПУ ҳастанд ва тахминаш беасос ҳам набуд.

Мулло Мурод саргузашти талхи худро ҳамеша дар ёд дошта бошад ҳам, аз рӯзгор чандон дилгир ва озурда намегашт, чунон ки собиқаи Ҷавлонро дар хотир оварад. Ба ақидаи ӯ Ҷавлон баринҳо ба ҳалқу ватан хиёнат карданد, мардум ба доми фиреби онҳо даромада, ба ин ҳама уқубатҳо гирифтор гашт. Агар Ҷавлон за тарафи худо сазое наёбад, Мулло Мурод дигар умедашро аз адлу инсофи парвардигор ҳам буридан меҳост. Вале ӯ амин буд, ки Ҷавлон баринҳо ногузир аз мукофоти амал бенасиб намераванд. Ӯро ҳар замон пеши назар буд, ки чӣ гуна баъди инқилоб раҳматӣ Ҳушвақту ҳамин Ҷавлон раҳнамои комиссияи озуқа, милиса катӣ ҳавлӣ ба ҳавлӣ гашта хонаковӣ мекарданд, молу галлаи мӯъминонро ба зӯрӣ мегирифтанд. Сараввал, “инқилоб замину обро ба ҳама баробар тақсим мекунад” гүён мардумро умевор карданду баъд ҳамаро қашида гирифта колхоз соҳтанд, яъне, ба давлат доданд. Қонуни инқилоб, шиори он, давлати он бар ҳамин навъ дурӯғу даго асос ёфт. Мулло Мурод ба ҳар беинсофӣ тан дихад ҳам, ба моли мардум дasti тааддӣ ва таарruz дароз кардани Ҷавлонро ҳаргиз намебахшид. Дар ҳамон айём ин ақидаи худро ба вай гуфта буд: “Хишти аввал чун ниҳад меъмор каҷ, то ба охир меравад девор каҷ...”

Мулло Мурод ҳамеша ба неку бади ҳукumatдорон холисона нигариста, натиҷаи дуруст бардоштан меҳост. Ӯ рӯзнома меконд, аммо ба валвалаю ҳаёҳуи рӯзномаҳо бовар надошт, ҳар як санадро бо ҳақиқати ҳол таққос карда менигарист. Аз ин вачҳ аз мутолиа бештар дилтанг мегашту ба дил мегуфт: бо дурӯғу даго то ба кучо мераф-

та бошем?!

Кӯдакони гушнаю зорро аз чанголи марг гирифта парвариш кардани Ҳукумати Шӯроро қоил буд, аммо во-лидайни бисёре аз он кӯдаконро ба таъбиду таъзиб ва ё гуруснагӣ ба ҳалок расонданашонро сабаб чист, ҳеч на-фаҳмидам. “Кӣ медонад, балки об аз боло соф асту онро дар поён лой мекунанд...” меғуфт вай худ ба худ монанди аксари мардуми он замон дар аҷаб аз гирудори беохирӣ Ҳукумати коргару дехқон. Дар он айём дар забони Ҷав-лони Урус фақат як сухан буд: “Бойҳо хуни ҳалқро монанди зулук мемакиданд.” Ҳудаш ҳам дар ҷавонӣ ҷоряқ-кор буд. Киштукори чил таноб замини бойи даҳбедиро ба зимма гирифта дар охири тирамоҳ аз ҳар чор як ҳис-саи ҳосилро мегирифт. Имрӯз агар колхоз ҷоряки ҳосили ин заминро ба дехқон медод... Даҳякашро ҳам намеди-ҳад, муфт кор мефармояд...” – ба дил меандешид Мулло Мурод.

Аз пайи ҳезум боре Мулло Мурод ҳамроҳи писарашиб Ислом ба ҷониби кӯҳсор рафту сари роҳ ба замини меро-сии падару бобоёнаш нигарист: дар бое, ки танга барин нури офтоб ба замин намефуромад, ҷо-ҷо дараҳт монда-аст, ҳамаро буридаанд, бое ҳоло бо як қитъа замини санг-лоҳ табдил ёфтааст. Сӣ таноб замини обиро юнучқа ко-ридаанд, он ҳам дар ҳар як газ як бех, ба номаш юнучқа.

Мулло Мурод рӯйи ҳарсанги канори рӯд нишаста ба дарёи андеша ғӯттавар гашт: “Ҷӣ меҳоҳад ин ҳукумат, ҷӣ ният доранд ин одамон, худо медонаду ҳудашон... Охир, ҳамин замини меросиамро ба ман диҳанд, худи ҳа-мин сол ман мардуми Гучумакро, ки аксар як-ду моҳ боз рӯйи нони ҷавинро ҳам надидаанд, аз нон сер мекунам... Ба колхоз бе ин замин ҳам, бе ману бачагонам ҳам ҳеч зар-рар намерасад-ку! Барои ҷӣ ҳукумат фуқарои бечораро ин қадар азоб медода бошад?.. Охир, мол ҳам, замин ҳам бесоҳиб ҳеч мешаваду бас. Наход ҳамиро нафаҳманд?!”

– баъзан худ ба худ фиғон мебаровард вай ба мантики кори ҳукуматдорон ҳеч сарфаҳм нарафта.

Чавлону Салими Зоғак ҳамон рӯз қариб се соат ҳамроҳи Мулло Мурод нишаста саргарми сӯхбат се чойники калон чойи қабудро ҳӯрданд. Дар тӯли ин қадар сол дар деха кӣ мурду кӣ зист, чӣ воқеаҳои аҷоибу гароиб рӯй дод, авзои замона – ҳамаро ба таври худ таҳлил карданд.

– Баҳман-полвонро ёд доштагистед, Мулло? – Салим одатан ба сухан бо савол шурӯъ мекарду сипас тавзех медод. – Баттол думи душман баромад, гирифтанд. Несту нобуд гашт.

– Дар сари роҳ моли резай колхоза мебонистаст, дусе нафар калонҳо савора мегузаранду чӯпони ба гап мегиранд. Хайр, Баҳман-полвон чӣ мегӯяд ба мо пинҳон, шояд, ман мегӯм, аз рӯзи саҳташ шикоят кардагӣ-дия... – Чавлон-Урус сухани ҳамсӯҳбаташро бурида эзоҳ дод.

– Не, таксир, – Салим шаҳодати ўро рад мекард. – ба ман худаш гуфта буд, ки аҳволамро пурсиданд, замин дорӣ, мол дорӣ гуфтанду ман ҷавоби савол кардаму гуфтам: “Хок дорам! Марги ин заминдории ману молдории ман!” Ҳурмати ҳамин дастарҳон, айнан ҳамин тавр гуфтаст.

– Ҳулосаи калом, бо амри ҳамон калонҳо колхоз ба Баҳман-полвон як гови дӯшой дод, бачаю қачаҳош ширашро ҳӯрда гаштанд, полвон хурсанд буд, – боз ба тавзех додан шурӯъ кард Чавлон. – Як замон ҳамон калонҳо ба ҳукумат душман баромаданду дар марказ ба даст афтоданд, ана баъди ҳамон, полвонро “ту ҳам думи душман” гӯён пешандоз карда рафтанд. Аз афти кор, ба ҳамон гурӯҳ фуромад-дия, компания карданд, компания! – сухани худро ҳулоса кард Чавлон.

– Номаълум Баҳман-полвонро ба тарафашон кашида будаанд-дия, – ҳукм мекард Салими Зоғак. – Гуфтам-а, моли колхоз ҳеч барака надорад.

Дар байни инқилобиён одамони боинсоф кам набуданд, аммо аксарашонро тӯҳмат баста “душмани ҳалқ, ҷосуси империализм” гӯён батадриҷ нест карданд. Инқилоб гурзамор барин баччаҳор баромад, – мегуфт ба дил Мулло Мурод.

Аз ҳамон рӯз сар карда салому алейки Мулло Мурод бо аҳли деҳааш ба тадриҷ барқарор гашт.

Сонитар вай аспашро ба бозори як деҳаи дури қазоқон бурда фурӯхту як модагов ва чор буз ҳарида овард, ки ин қадар мол дар он айём сарвати беҳисоб ба шумор мерафт ва соҳиби онро бемуболига “бой” меҳисобиданд. Солҳои қаҳтии ҷанг мардум аз ғалла то қунҷора, аз мурғ то гӯсфанду ғов – ҳар ҷӣ ҳӯрданӣ буд, ҳӯрда буданд ва ҳоло дар деҳот ҳонадони молдор як-як ба назар мерасид.

Гучумакиён оҳиста-оҳиста бо ҷашми худ медиданд ва боварӣ пайдо карданд, ки аз ин мард, ки душмани ҳукуматаш мегуфтанд, имрӯз ба онҳо ҳеч осебе намерасад ва зиёда аз он ҳеч тамаъ надорад, балки метавонад кӯмак қунад. Бинобар он, оҳиста-оҳиста ба вай наздик мешуданд. Вале баъзе мардуми оқибатандеш қисмати Баҳман-полвон баринҳоро дастур гирифта, аз қаробат ва додугирифт бо ӯ ҳаддалимкон ҳуддорӣ мекарданд.

Мулло Мурод ҳам кам-кам ба ҳалқ ҳамроҳ мегашт. Хоҳ бовар қунанд, хоҳ не, ба тӯю азои ҳамдехагон мерафту изҳори ҳамдардию муборакбодӣ мекард. Азбаски он солҳо тӯйи мардуми оддӣ тӯй барин ҳам набуд, асосан, бо иштироки чор-панҷ нафар мӯйсафедон ва хешу табори наздик мегузашт ва ба номаш “тӯй” мегуфтанд. Фақат ба нияти муборакбодӣ ҳам ба дари онон рафтан ба Мулло Мурод баъзан мушкили сахт буд.

Дар деҳот ҳоло ному нишони собун набуд. Мулло Мурод аз ишқор собун мепухт ва ҷомашӯии ҳонаводаашро ҳудаш саранҷом медод. Ҷӣ тавр ҷомашӯй кардану модагову бузҳоро ҷӯшидани вайро баъзеҳо латифавор ба

якдигар гуфта, меҳандиданд.

Тадриҷан рӯзгорашро рост мекард. Як-як боми чордевори хонаҳои фурӯафтидаи ҳавлиашро пӯшид, рӯзгорашро сомон бахшид. Вай дурдгарӣ мекард, аз пӯсти мол ҷарм пухта, кафшу мӯза медӯҳт, пинадӯзӣ дошт, – ҳулоса ба тавассути ҷаҳди зиёд ва ҳунарҳои худ майшати рӯзгорашро беҳтар аз дигарон таъмин мекард. Баъзе аз мардуми Гучумак, агар аз имоми деха дилмонда ё норозӣ бошанд, ӯро ҳамчун мулло ба лозимомади худ даъват мекарданд. Дар ин гуна маврид Мулло Мурод узрҳо пеш меовард, то аз корҳои диния, ки ба ҳукumat ҳеч ҳуш на меояд, дар канор бошад, аммо ҳамдиёронро ранҷонидан намехост.

Аз ҳамин сабаб соле аз миён гузашта-нагузашта дар деха ба шаҳси худ бадҳоҳон пайдо кард. Баъзан чӯпон моли ӯро ба ҷаро намебурду узр мегуфт, ки ӯ узви колхоз нест, дар ёбони колхоз ҷаридани молаш манъ аст, ғоҳи дигар аз кӯҳ ҷӯбу ҷаҳс ё ҷӯроби ҳезумӣ гирифтани ӯро манъ мекарданд.

Баъди тафтишу таҳковиҳо бо руҳсати райком ӯро баъди як сол ба колхоз қабул карданд. Агар ӯ дар колхоз кор накунад, дар ҳудуди колхоз зистанаш мумкин набуд. Паспорт намедоданаш то бираваду дар ягон корхонаи шаҳр ба кор дарояд.

Мулло Мурод галабониро ба зимма гирифт ва колхоз дар ивази кораш ба хонадони вай бист сотих ё ба ҳисоби пешиниён панҷ таноб замини рӯйидарича дод. Замини сангзори камхок, обёриаш мушкил бошад ҳам, аҳли хонавода аз ин инояти колхоз ҳурсанд буданд.

Мулло Мурод баъди кор, бегоҳиҳо бо писаронаш дар ин замини пурсанг он қадар кор мекарду арак мепрехт, ки ҷаҳди ӯро дида дӯстонро ба ҳоли ӯ дил месӯҳту баъзе пирон мегуфтанд: “Ҳамин қадар боту замини ин мардро гирифта колхоз ҳароб карда партофту акнун ба

вай ҳамин санглоҳро замин кун гӯён доданашба намесӯзед магар?!”

Боре вай галаро хабар гирифта аз кӯҳсор омаду монанди ҳамеша лаҳзае нафас рост кард ва сипас ба ҷониби замини рӯйидариҷа равон шуд. Ислом хеле вақт боз ҳар катӣ пору мекашонду ба замин мерехт. Вай даъво мекард, ки тӯдаҳои поруи қашондаи ӯро қасе аз замин бардошта бурдаст, аммо падар ба ин гап бовар накарда меҳандид. Ислом дар даъвиаш исрор мекард.

Мулло Мурод дар ҷавоби даъвои писараши шумхандае намуду гуфт, ки “инро ба ман гуфтӣ, вале назди қаси дигар нагӯй”. Баъд Инъоми ҳафтсоларо аз болои ҷуволи пору ба ҳар савор карду ҳамроҳи Ислом пиёда ба тарафи муқобили рӯд, ки заминашон дар он ҷониб ҷоқеъ афтода буд, равон шуд.

Моҳи савр. Баҳори кӯҳистон бо ҳазор ранг таровату назокат одамро масти мебахшид. Дар ҷордеворҳои поёни ҳавлӣ шилҳа сабзида ба қади одам баробар гашта, бӯи талҳи ҷорӯби қабуд димогро ба ҳориш меовард. Сари роҳҳо, қабати сангҳо гулу гиёҳ ҷӯшида буд. Оби рӯд хеле зиёд гашта аз он ҳоло ҳарсавор мегузаштанд. Аз зовҳо парида шав-шув кардани он шабҳо ба ғӯш монанди мусикии дилнавозе гоҳ баланду гоҳ паст расида, гучумакиёнро гӯё алла мегуфт.

Онҳо ба сари замини рӯйидариҷаашон расиданду аз болодаст, аз тарафи Қўргон, аз бинои сафеди мактаби деха садои маҳини занѓула аранг-аранг ба ғӯш расид.

– Додо, ман дигар ба мактаб намеравам? – ногаҳон савол кард Ислом. – Синфи ҳафтумро тамом накардам...

– Русӣ ҳондӣ, ӯзбакӣ... дар охираш агар камтар тоҷикӣ ҳам ҳонӣ, зиён надорад, – гуфт шӯҳиомез падар.

– Китобашонро дидам, ҳонда натавонистам. Бисёр “дар” мегуфтаанд. Дар-дар-дар... Сари ҳар сатр “дар” менавиштаанд... Гуфтам, ки даричааш нест магар? Бачаҳо

хандиданد.

– Вай “дар” дари дутабақай хона не. “Да ин чо” ё “да он чо” мегүем-ку... – эзоҳ дод падар.

– Ҳа–а, бачаҳо фаҳмонданд. Бачаҳои синфи шашуму ҳафтуми ин чо мисли синфи дуюми мактаби Мирзо-чўл барин ҳичо карда китобро меҳонанд. Забони русиро сирф намедонанд.

– Сахарӣ ҳез, ман туро ба мактаб барам, – гуфт падар хитобан ба Ислом.

– Додо, додо, ман ҳам... Ман ҳам ба мактаб рафтсан меҳоҳам, – гуфт Инъом бо дасташ аз бари ҷомаи падар кашида.

– Имсол барои ту дер шуд. Мактабдор туро намегирад. Тирамоҳ меравӣ. То тирамоҳ қитоби ҷӯраҳота гиру ҳон, шояд ба синфи ду қабул кунанд.

– Кайҳо ба тоҷикӣ меҳонам. Навишта наметавонам. Ҳарфҳои тоҷикӣ дигар ҳел... Баъзеаш...

– Хуб, Мулло Ислом, туро ба мактаб барам?

– Шумо овора нашавед, худам меравам-дия, – гуфт Ислом дар деҳа ягон падару модар фарзандашро ба мактаб набурданашро ба ёд оварда.

– Тибқи расму русум, фарзандро бояд волидайн ба мактаб бурда, ба дasti муаллим супоранд... Аз қадим ҳамин ҳел буд.

– Ҳозир ин ҳел не, – гуфт Ислом зери лаб хандида. – ҳуди муаллимон аз қафои бачаҳо давида, “чиба ба мактаб намеой?” гуфта мегарданд.

Падару писар сӯҳбаткунон порухои дар замини киштзор тӯда-тӯда реҳтагиро ба ҳар сӯ баробар пош дода, дар байни кор аз замин ҳеле қайроқсанг чида дар сари марзаҳо тӯда карданд.

– Эҳ, агар рӯзамон бе гандуму ҷувории ин замин мегузашт, ман дар ин чо як боғи кори калон месоҳтам, – гуфт дар охир Мулло Мурод, гӯё ҳуд ба ҳуд мегуфта бо-

шад, қоматашро рост бардошта. Сипас ба як навъ гунах-горона чашмашро аз нигоҳи фарзандон гурезонду ба дуродур назар дӯхт. Ў ба дил мегуфт: “Гуноҳи ман нест, замона вайрон омад... Бечораҳо рӯзи равшан надида дар талвосаи мӯҳтоҷӣ, ноҳақӣ, аз умр роҳате надида мера-ванд. На дар корашон барака мешаваду на дар музда-шон...”

Баъд саволомез ба ў нигариста истодани Исломро диду суханашро эзоҳ дод:

– Замини санглоҳу заранг, казоӣ ҳосил намедиҳад. Барои боф соз аст... Аммо себу зардолу ҷойи нонро наме-гирад, писарам. Бисёр қасон ҳоли ҳам дар хотир доранд, пеш аз инқилоб ин ҷойҳо боф буд...

– Барои чӣ буриданд?

– Паёпай солҳои вазнину нотинҷ омад, ба ҳалқ нон даркор... Мактаб бехезум. Аз район ба колхоз амр меку-нанд, ки ҳезум дех... Дар ин кӯҳпоя ниҳол шинонда, онро ба воя расонидан кори хеле саҳт аст. Колхоз дараҳтро бу-рида метавонад, қариб бист сол даврон карда ҳанӯз ягон бօғро обод накардааст, агар ниҳоле чанд шинонанд ҳам, хушкида меравад.

– Ин тавр, ки бошад, баъди бист соли дигар дехаамон биёбон барин мешавад? Мирзочӯл барин? – боз пурсид Ислом, агарҷӣ нек медонист, ки ин суханонаш савол не, балки ҳулосаи аз гуфтаҳои падар бардоштаи вай аст.

– Худо медонад... – аз ҷавоби ошкоро сар печид падар.

\* \* \*

Ҳоло хешовандонаш пайваста Мулло Муродро бо маслиҳати худ танг мекарданд, то хонадор шавад. “То даме, ки ту худат ҷомашӯй мекуниву изори бачагонатро дарбех мезаний ва ё мол мечӯшиву пухтуз мекунӣ, мо дар ҳичолатем”, мегуфтанд онҳо гаштаву баргашта. Мав-

зұи гуфтугузори хешовандони солдида ҳоло хонадоршавиі вай буд.

Пирдұхтарони бетолеъ, арұсакони бевамондаи шаҳидони қанғи қаҳонй бо қашмонаи умедвор ба сүяш менигаристанд, баъзан, агар танҳо ба танҳо рұ ба рұ гарданд, гап мепартофтанд. Занону духтарони хешонаш, ҳамсоязанҳои бева борҳо ба ҳавлияш омада хошиш мекарданد, ки чомашуій ва ё рўфтурўб кунанд, vale Мулло Мурод рад мекард. Дар ин мавзўй сухан күшодани хешовандон ўро асабонй мекард, vale намедонист, ки чй гўяд, чй сабабе пеш овараду даҳони ононро бандад, ҳеч намедонист. Чунин дар назара什 меомад, ки аз вафоти ҳамсара什 агар сад сол гузарад ҳам, поси хотири вай ҳеч ичозаташ намедиҳад, ки ў қашм ба рўи зани дигаре күшода бихандад. Аммо хешонаш аз ин навъ суханони маңнұнонаи вай ба нармй мекандиданду қиддй намегирифтанд. Аз тарафи дигар, ду писараш ба зангирии ў чигуна менигарданд, ў намедонист. Агар онҳо ин амалро хиёнати падар ҳисобанду дилмонда гарданд, Мулло Мурод як умр аз карда пушаймон ҳоҳад гашт. Ҳусусан, ки бисёр занони беваи деҳаро умедворӣ бахшида гаштан ҳам кори хуб нест. Мардони давлатманд нестанд ва ё ахён-аҳён дучор мешаванд, ки ду ё се занро ҳӯронда пўшонанд... Ба гайр аз ин, қонуни Ҳукумати Шўро ду зан доштанро манъ кардааст. Ҳўш, сипас ин ҳама беваҳои ҷавон ба фасод шурӯй намекунанд? Қонуну қоидаҳои пешинро ҳам одамони донишманд аз ҷандин чиҳат андешида ҷорӣ кардаанд, онҳоро яку якбора бекор карда ҳолӣ хеле пушаймон мешавем...

Мулло Мурод ҳар замон ба ёд меовард, ки пеш аз инқилоб Гучумак чй гуна деҳаи соҳибиҳтиёре буд – метавон гуфт, ки бо олам алоқае надошт ва ё пайванде дошта бошад ҳам, тори он вобастагӣ ба масал нахи пилла барин дар назар ноаён буд. Фақат тобистон як-ду

нафар одамони ҳоким омада аз фуқаро ҳаққи хазинаро гирифта мерафтанду бас. Ҳоло Гучумак ба воситаи ҳар як бех дараҳту ҳар як қитъя заминаш, бо ҳар як фарди ба кор омилаш бо олами васеъ алоқа дорад: колхозаш ба ҳукумат гандум, ҷав, наҳӯд, загиру кунцид медиҳад, пашму равғану гӯшту пӯсти мол медиҳад, мардумаш – чандин навъ андоз медиҳанд, ҳатто мардуми ба суми мол зораш ҳам гӯшт, пашм, андоз медиҳанд, заём меҳаранд, аскар медиҳанд, муҳочир медиҳанд, маҳбус медиҳанд. Нишонаҳои неки тамаддунро ҳам дорад: мактабу муаллим дорад, аз деҳаи Такоб ҳар замон фелшер омада дехаро ҷарх зада меравад. Ҳатто баъзе аз ҷавонон ба шаҳр рафта ҳаваси таҳсили илм кардан доранд. “Ислому Инъоми ман ҳам ҳамқисмати деҳаи бобоиашон ва мардуми он зиндагӣ мекунанд. Роҳату фароғат наёбанд ҳам, бигзор, ки саломат бошанд, худо дар паноҳаш нигаҳ дорад, инсофашонро диҳад. Шояд рӯзе ситораи толеъи ин миллати бечора ҳам дураҳшад ва авлодон ба рӯзи равшан бирасанд. Алҳол бо ин замондорон ва усули ҳукumatdorии онон мардуми ин қитъаи ситорасӯҳта ҳаргиз рӯйи ҳушбахтиро намебинад. Худо медонад, ин ҳол боз ҷанд муддат давом мекунад ва то ба куҷоҳо мерасад...”

Хешовандаш Мулло Муродро ба хонадоршавӣ ташвиқ мекарданду ҳеч сарфаҳм намерафтанд, ки ин мард дигар дар ин мулк зиндагӣ карда наметавонад. Одамон ҳоло аз бобати фардо ва қисмати авлод камтар меандешиданд, балки ба ҷуз ҳӯрдану пӯшидан дигар андешае ҳам надоштанд. Кулли матлаби мардум ба ҳамин ду мақсад – ҳӯрдану пӯшидан вобаста буду бас, орзуи зиндагии дигареро надоштанд. Ҷаҳолату бехабарӣ, бехукуқиву нодорӣ одамонро ба ҳамин ҳол афканда буд. Аз ин буд, ки онҳо ҳар замон барои вай як нафар заншавандай ҷавонтареро мейёфтанду аз бевуфуқиаш дар зиндагӣ эрод мекарданду ҷавоби рад гирифта, дар ҳайрат абрӯ

болово меандохтанд. Ҳамагон дар андеша буданд, ки чаро ин марди осудаҳол ягон зани ҷавону зеборо хуш надорад. Мулло Мурод зимнан Шафоатбири, ки аз ҳешовандони Моҳинав буд, ба ҳамсарӣ мувоғиқ медонист, вале пайвандон ба Оят ном бонуи бистушашсола бештар моил буданд. Мулло Мурод ба ҳуд мегуфт, ки агар ба Оят ҳонадор гардад, ҳеч ачаб набувад, ки фарзанд ёбад, зани ҷавон беавлод аз дунё рафтан намехоҳад. Сипас миёни фарзандони ҳуд ва Ислому Инъом тафриқангезӣ мекунад. Зиндагии пуразобро уқубати дигаре афзудан чӣ зарурате дорад?! “Ноомадагон агар бидонанд, ки мо аз даҳр чӣ мекашем, н-оянд дигар”, – гуфтааст шоире. Дарёғо, ки фарзанди одамий ба умед ба дунё меояду ба афсӯс меравад... Ҷавлон аз рӯйи дӯстию сидқ бошад ва ё найранг оҳиста ба ў гуфт, ки дар ҳона китоби қадимаро нигоҳ надор, аз ваҷҳи русуми диния ва табобат ҳеч сухан нагӯй, ки аз ҳусуси кӯҳнапарастӣ ва анъанадорӣ “касмапалит” гуфта дастур омадааст, ачаб нест, ки боз гирогир шавад. Агар гирогир кунанд, ин бор сараввал ўро мебаранд. Ин бор, зоҳирон, сирф аҳли илму маърифатро мегиранд. Ҷангро бурд, дар доҳили мамлакат касе ҳадди онро надорад, ки чуну чаро гӯяд, ҳама “ура-ура” гӯянд, боз чӣ меҳоҳад доҳии ҳама замонҳо, падару сарпарасти сағири қабир? Ғақат ҳамин як “ту ҳудой” гуфтанамон мондааст...

## БОБИ СЕЮМ

### ДАР БАДАРГА

Ҳоло вақт аст, ки ба саҳифаҳои ҳаёти дар айёми бадарга ба сар бурдаи Мулло Мурод хеле муҳтасаран бошад ҳам, боре назар афканем ва бубинем, ки рӯзгор дар асорат ва ғурбат рӯҳи исёнкори ўро чигуна шикаст ва

дили пурмуддаои ӯро ба чӣ андоза сарду холӣ соҳт. Аслан, рӯҳи инсонро ба зӯрӣ шикастан ва ё ақидаи ӯро билкул күштани инсони дигар номумкин аст, ин амалро фақат дасти зиндагӣ метавонад, ки ба субут бирасонад. Дарвоҷеъ, инсонро күштан метавон, ҷисми ӯро сӯхта, хокистар кардан метавон чун ҷисми Шайх Мансури Ҳаллоҷ, балки баъзера ба ҳар амре ва қонуну мазҳабе ба забон иқрор соҳтан мумкин аст, аммо ба дил тасдиқ нақунаш агар, аз хокистари ӯ ниdoi “аналҳақ” барҳостанаш як амри табиӣ аст.

Замонҳо мегузашт, сулолаҳо сипарӣ мегаштанд, мардуми мусулмони Мовароуннаҳр ва ё Тӯронзамин бар сари ин ақида пойдор буданд, ки бадтарини ҷиноятҳо озори падару модар, ҳамнавъи худро ба қатл расонидан, муртакиби худкушӣ гаштан ва савғанди дурӯғ ёд кардан аст. Ба ҳусус, аз ҳуни ноҳақ реҳтан бадтар ҷинояте набуд, мардум ҳафт пушт авлоду аҷдоди ҷунин ҷинояткорро ба лаънат ёд мекарданд.

Аммо ҳукumatдорони нав аз кулли ақоид ва расму таомули гузашта даст кашида буданд ва ё акси онро мекарданду ин амалро кори дуруст меҳисобиданд. Гӯё аз ҳуди Москав ба онҳо дастури маҳфӣ расида будааст ва дар он гуфта шуда: “Агар одам нест – дарди сара什 ҳам нест”. Амалдорони замони нав аз рӯи ин дастур амал карда, ҳоло аз реҳтани ҳуни ноҳақ ҳаргиз ҳазар надоштанд, ҳеч намеандешиданд, ки ҳуни ноҳақ рӯзе домангирашон ҳоҳад шуд.

Сунбулӣ ном ба сардории ноҳия расиду дар солҳои сиом шаҳру дехотро аз мардуми наҷибу озода холӣ карданашро Мулло Мурод дар ёд дошт. Вай инро ҳам медонист, ки оқибат ҳуди Сунбулиро низ ҳамчун душмани ҳалқ ба қатл расониданд. Аммо Сунбулӣ ва сунбулиён аллакай кори худро карда буданд. Онҳо дар деха дехқонони будамандтарро, маҳсусан, онҳоеро, ки дар ягон бо-

бат ба ҳукуматдорони нав мүкобилат ва ё эътиroz зохир карда бошанд, маҳбус карданد ва баъд бо ҳукми “тройка” ном суди иборат аз се нафар фаъолони давр, онхоро ба қатл расониданд. Ин гирогир яқуним-ду сол түл қашид. Баъд навбати дәхқонони давлатманде расид, ки молу мулкашонро ба ҳукумат бемамоният бахшида буданд. Ин тойифаро бо ахлу айолашон ба чониби Сибиру шимоли Қафкоз бадарға, молу мулкашонро мусодара карда, ба усули “кій зиёд?” фурұхтанд. Ба ин гурӯҳ ахли хонадони дәхқонони дар навбати аввал ба қатл расидаро низ пайвастанд. Ин гирогир ҳам бештар аз соле идома дошт ва қариб ҳар як қарияву дәхаяки Гучумак ягон хонаводаи осуда ва гайратманди худро талаф дод. Сипас навбат ба дәхқонони миёнахол расид. Ин тойифаро аз камбағалон тағовут кардан баъзан душвор буд. Дар баъзе мавзеъҳо ҷуфтى барзагов доштагиро “миёнахол” меҳисобиданду дар баъзе дәхот замини корамашро андоза мегирифтанд.Faъолони давр ин даъфа муомила ва муносибати мардумро нисбати шахси худ меъёр гирифта, ба қавли ҳамзамонон, “ба сари хеле мардуми мусулмон об рехтанд”. Мегуфтанд, ки Сунбулай дар раҳи бозор якеро савори аспи хубе дидасту гуфтааст, ки ба ту дарвеши камбағал кій мондаст, ки чунин аспро савор бошай, биё аспамонро иваз кунем. Он бенаво аз аспаш дил бардошта натавонистаст ва ин пешниҳоди ҳокими даврро рад кардаст. Баъди хафтае ҳукуматдорон молу мулки ўро мусодира кардаанду худашро бо ахли аёлаш аз ватан бадарға кардаанд. Ҳолдонҳо мегуфтанд, ки он марди бетолеъ миёнахол набуд, ҷуфтى барзагов ҳам надошт, як қитъа заминашро бо хари ҳамсояш ҷуфт мекард.

Сунбулай, ки аслан аз кадом як дәхай дурдасти ин нохия буд, ҳамеша иборат аз даҳ-понздаҳ нафар ҳамдеҳагонаш ахли рикоб дошт ва ин тұдаи худобехабарон ба мардуми дәхот чӣ тааддихое намекарданд! Мулозимони ӯ

на аз ғасби молу мулки мардум пархез доштану на аз шарирӣ ва фасод ва дигар навъ бедодгарӣ. Аксар қасон аз тарс ёрои нафас задан надоштанд, фақат баъзе ғаюрмардон дар хилват аз баъзеи он мулозимон қасоси худро меситониданд. Махсусан, баъди се соли ин ҳамҳамаҳо чун Сунбулӣ ҳам ҳамчун душмани ҳалқ маҳқуми қатл гашт, ҳар замон яке аз он мулозимони ӯро дар ҷаруҷӯро күнта мёфтанд ва мардум зери лаб “алҳамдиллаҳ... би иззатиҳӣ ва ҷалолиҳӣ татимуссолиҳот” мегуфтанду ба ҳудои баҳшандою меҳруbon барои иҷобати дуояшон шукргузорӣ менамуданд.

Мулло Мурод, ки дар он айём як ҷавонмарди ғайюр ва ҳудобоваре буд, ба Сунбуливи мулозимонаш ошкоро нафраташро зоҳир насозад ҳам, ҳеч рӯи хуш намедод, балки адovataш ба онон дар симои гирифта ва мутаффакири ӯ ҳувайдо буд. Дар асари ҳамин онҳо ҳам ӯро дар сафи аввалинҳо ба табъид маҳқум карданду ҳама дороишро ба колхоз доданд. Мулло Мурод баъзе аз асбоби ҳонаашро ба тарзи ҳуфия ба ҳешовандон баҳшидан меҳост, vale онҳо ҷуръат накарданд инъоми ӯро қабул қунанд, – одамони Сунбулӣ агар аз ин кор бӯй баранд, ҳонаи онҳоро тороҷ карданашон як амри воқеъӣ буд. Мулло Мурод баъди аз бадарға баргаштан шунид, ки асбобу ашёи ҳонаашро асосан, мулозимони Сунбулӣ ба горат бурдаанду ҳавлӣ, якчанд сар ҷорво ва богоу заминаш ба колхоз расидаст.

Мулло Мурод ва ҳамсарав – Моҳинав дар гурӯҳе, ки монанди онҳо ҳама табъид гашта буданд, тоҳиҷаву гоҳ савора то ба биёбони Мирзочӯл расидан ду кӯдаки бегуноҳашонро, ки яке панҷсолаву дигаре дусола буд, талаф доданд. Дар он роҳи пуруқубат аксари бачагони ноболиги мусоғирон талаф гаштанд. Ба ҳудо нолаву ниёшиш кардани ин бечорагонро диди Мулло Мурод якин кард, ки чунин ҳукумати хуношом дер наҳоҳад пойид.

“Ҳеч мумкин нест, ки оҳи шабу сахари ин қадар мазлумон беасар биравад, – мегуфт вай ба Моҳинав дилбардорӣ дода. – Худо дергиру vale саҳтгир аст.”

Моҳинав аз инчунин уқубати гӯшношунида маргроб афзал медонист, vale дар роҳи биёбон на чӯйборе буду на рӯди пуроб то ба гарданаш сангери бандаду худро ба он андозад, на дарахте буд, то шабе худро дар шоҳи он оvezад. Мулло Мурод инчунин авзоъи ҳамсарашро эҳсос мекарду ба ў бештар аз мудом меҳрубониҳо зоҳир мена-муд, то метавонист ба вай умед мебахшид, ба худо шукр карданро талқин мекард, мегуфт, аҷаб не, худои таъоло ба ҳамин усул моро аз беномусӣ ва бединӣ нигоҳ медорад, аз он тӯдаи бедину ватанфурӯш ва худобехабарон чудо мекунад.

– Худат медонӣ, баъзе аз гуноҳонро на намоз ва на рӯза, на ҳаҷ ва умра пок мекунад, факат тангии маош аз байн мебарад. Балки худо моро ба роҳи дуруст ҳидоят мекунад. Шукр кун, азизам, шукри беҳад ва санои беадад гӯй, мо дар назди худованди меҳрубон ҳеч гуноҳи вочи-булуқубат накардаем, луқмае ҳаром нахӯрдаем, ба ҳақи бечорае зомин набудем, аз мо ба ҳеч бандай худо зулму тааддӣ нарафтаст, гувоҳии бардуруғ надодаем. Сипас, ҳеч аҷаб набувад, ки худованди меҳрубон барои начоти дину имонамон имрӯз моро аз он қавм ҷудо кардааст... Агар кор ба ин минвол идома ёбад, баъди ҳафт-ҳашт сол Сунбулӣ баринҳо мардуми бечораро ҳар карда савор мешаванд, ҷавонон пайрави онон мераванду тадриҷан дину имон, инсоғу виҷдонро фаромӯш мекунанд, нангӯ номус намемонад. Расули худо огоҳ кардаанд: дар охир замон дуругӯй ҳоҳанд шуд. Пас аз онон ҳазар кунед, то гумроҳатон насозанд...

Аз рӯи тақсимот онҳо дар Бешкапа ном авули қазоқон, ки дар соҳили шӯрҳои рӯди Сир воқеъ афтода, ҳамагӣ даҳ-дувоздаҳ ҳонаводаи чорводор дошт, маскун

гаштанд. Ин деха, ки сокинонаш авул меҳонданд, дар пуштаи канори рӯд воқеъ буд ва қариб бист капаи аз най бофтаву сохта дошт ва ягон иморати хиштиаш набуд. Бадарғахоро аз маркази ноҳия фиристонданду бас. Барои чор хонаводае, ки пиرون ва қӯдакони хурдсол доштанд, қазақон раҳм карданду яктоғӣ капа холӣ карда доданд: яке ошхонаашро холӣ кард, дигаре ҳезумхонаашро. Ба дигарон маслиҳат доданд, ки заминкан кованд. Мулло Мурод низ ду-се рӯз дар обу арақ ғӯтида кор карду ба андозаи як ҳӯчраи дарозу камбар – заминкан кофту аз ҷангали соҳили рӯд хода ва шоҳ бурида оварду боми онро пӯшид, бо қаҳгил андова кард. Баъд ба фаршаш аз най бӯрӯ бофта густурид. Аз як марди қазоқ ду гилеми алоча ҳарид, ба бозор рафтгу газвор ҳаридча овард, Моҳинав бистару болин дӯхт. Ҳар ду тадриҷан, ба саҳтиҳо рӯзгорашонро барпо мекарданд.

Оби гуворо набуд. Оби ҷоҳҳои ин чо оби шӯр ва ё худ заҳобро мемонданд. Мулло Мурод қӯзае пайдо карду бо он ҳар рӯз аз рӯд, ки дар масофаи се километр дуртар аз авул буд, барои Моҳинав оби гуворо меовард. Меҳру-бониву ғамгусориҳои ў ба ҳамсарааш дилгармӣ мебахшид. Моҳинав нек медонист, ки дар ин меҳнатобод ҳеч шавҳаре барои ҳамсари худ ин қадар фидокорӣ накарда ва ба хотири ҳамин ғамхорӣ балки дар дилаш муҳаббати зистан ва умеди фардо решаш мегирифт. Чунин мардро дар ин биёбони мурда танҳо партофта рафтан аз инсоғ набуданаш ўро ночор ба ҷодаи зиндагӣ боз меовард.

Ба ҳамин минвол онҳо дар ин макони тафбодҳои ҷаҳаннамосор ва шамолҳои хонабарандоз, хокаш намакину обаш – шӯру талҳ, аз сабзавоту меваҷот қуллан бенасиб, аз ободиҳо фарсаҳҳои зиёд дар канор зистан оғоз карданд.

Мулло Мурод дар ин уқубатгоҳ низ ноумед нанишасту ба кори ободиву зироат шурӯъ кард ва Моҳинаву

ҳамқисматони дигарро низ ҳамвора ташвиқ мекард, ки расули худо фармудааст, ҳар он кас агар як пора замини мурдаро киштзор кунад, подоши худро аз он замин ҳоҳад ситонд ва дар ду ҷаҳон савоб гирифт.

Соли нахуст ҳонаводаҳои бадарга як бригоди алоҳида ташкил доданду дар минтақаи дарёбод шоликорӣ карданд, то шӯри замин шуста гардад ва барои киши зироати дигар имкон фароҳам ояд. Обхезии рӯди Сир дар моҳи ҷавзо ҳеле ранҷу заҳмати онҳоро зоеъ карда бошад ҳам, деҳқонон плони давлатро барзиёд доданду барои ҳудашон қариб ҷоряки шолӣ монд. Тирамоҳ обҷувоз соҳтанду шолиро гурунҷ карданд. Ҳарчанд ки кулакҳо аз ҳудуди ноҳия ҳуқуқи берун рафтанро надоштанд, аз дуру наздик гурунҷчаллобон омада он ғалларо аз онҳо ҳарида мерафтанд.

Кулакҳо тобистон ба иморатсозӣ шурӯъ карданд ва дар авули Бешкапа нахустин иморатҳои хиштӣ пайдо шуд. Баробари ин иморатҳо тадриҷан боғчаву полизҳо сарсабзӣ менамуданд. Қазоқони чорводор дар ҳайрат аз умеди дарози ин одамон баъзан ба яқдигар мегуфтанд: “Тажик бай бӯса, там солар эканов! Вай – бууй” – яъне, агар тоҷик ба сарват расад, иморат мекардаст ва аз умеди дарози ин мардум ниҳои тааҷҷуб мекашиданд. Баъдтар коресҳоро аз Шарқи Дур ба чӣ ҷурме бошад, ки ҳудашон ҳам равшан намедонистанд, ҷалои ватан соҳта, ба ин макон фиристоданд, сонӣ немисҳо, тоторҳои Қрим, юнониҳо, ингушу чеченҳо, туркҳои месхетӣ ва боз чӣ миллатҳо, ки наомаданд. Ҳеч кас намедонист, ки ин қадар қавмҳоро аз гӯшай дунё ба гӯшай дигари он андохтан, аз замине, ки асрҳо зиндагӣ кардаанд, берун кардан ба кӣ даркор аст. Таърихи башар ҳеч шабехӣ чунин ҷиноятро ёд дорад ё не? Бо амри ҳудҳоҳонаи “доҳии” васвосӣ қавму начодҳои тамомро аз макони ҳазорон сол маскун гаштаашон кӯҷонда, ба биёбони бешавқати Осиё меовар-

данд. Кӯдакон ва пирони дар вагонҳои боркашӣ аз укубати роҳи дароз ба ҳайси тасодуф зиндамонда дар биёбони Мирзочӯл зуд ба ҳалокат мерасиданд...

Ҳамаи ин мардуми табъидшуда асосан як хусусияти умумӣ доштанд – аксаран одамони ранҷбар, ҳунарпеша ва заҳматкаш буданд.

Тоҷиконе, ки чор-панҷ сол қабл чун кулак аз ноҳияҳои гуногун ба ин мавзеъ бадарға гашта буданд, ба яқдигар наздик истиқоматгоҳ месохтанд, дар бригоду колхозҳои шафати яқдигар муттаҳид мегаштанд. Сонитар аз бадарғаҳо колхозҳои алоҳида ташкил карданд. Ба колхози онҳо як нафар марди бухорӣ, Маъруф Маҳдизода раис таъйин гашт. Дар сари масъалаи чӣ ном додан ба колхоз хеле пешниҳодоти гуногун ба миён омад. Бадарғагаштагони ҳар мавзеъ номи диёри худро ба колхоз пешбарӣ мекарданд: Самарқанд, Нури Нав, Зарафшон... Аммо намояндаи НҚВД ин кӯшиши мардумро ба маҳалгарӣ марбут соҳту даҳони даъвогаронро баст. Маҳдизода ба аҳли маҷлис рӯй оварда гуфт, ки замини ин ҷой намакин аст, ҳанӯз ба ҷуз шолӣ зироати дигар намерӯяд, ба ночор мо камаш даҳ сол бояд шоликорӣ кунем, аз ин ваҷҳ номи колхозро “Шоликор” гуфтан ба матлаб мувоғиқ менамояд. Вакили ноҳия ин пешниҳодро дастгирӣ карду ба он рӯҳи большевикона дамид:

– Минбаъд шумо мисли замони пеш шоликор ва ё пахтакори оддӣ нестед, балки шоликори замони нав – шоликори большевикӣ ҳастед, шоликорони инқилобӣ ҳастед! Рамзи инқилоби мо – ранги сурҳ аст, бинобар он колхозро “Шоликори сурҳ” ном медиҳем!

Заминҳоро ба киштукор омода месохтанд, вале аз муҳочирон ҳанӯз ҳеч кас сахеҳ намедонист, ки ҳангоми киштукор ба ҷӯйбор чӣ миқдор об меояд. Сокинони таҳҷойӣ мегуфтанд, ки Бешкапа дар охири ҷӯйбор аст, агар аз киштзорони мардуми боло об изофа кунад, андаке ме-

ояд, ки он на хамеша барои обёрии киштукор мерасад. Аммо аз идораҳои боло ваъда мекарданд, ки имсол чун мардуми бисёр ба ин мавзезъ ба унвони муҳочир омадаанд, боис, ки об фаровон гардад, колхозҳои нав ташкил кунанд.

Мулло Мурод ба пурсуҷӯ фаҳмид, ки дар замини лалмии пуштаҳо, ки дуртар аз Бешкапа воқеъ афтода, ҳеч кас он ҷойҳоро кишт намекард, ба киштукори хусусӣ руҳсат медиҳанд. Маҳдизода гуфт:

— Колхоз қудрати лалмикорӣ надорад, худатон мединед. То метавонед, тухмӣ пошед, агар аз боло монеъ шаванд, як бало мекунем.

Мулло Мурод зуд як асп ҳарид, сипас ба даст аппару теша гирифту ду-се рӯз ҷунбӯҷӯл карду асбобу ашёи ҷуфтрониро соҳт ва ҳамроҳи Моҳинав ба ҷуфткунӣ баромад.

Ин пуштаҳо ва теппазорон аз дехаи шӯрҳоқ дар масофаи ҳамагӣ ду-се километр воқеъ бошанд ҳам, гӯё як ҷаҳони дигаре буданд. Баҳораш монанди баҳори дашти Баҳорикор аз гулу сабза фарши рангин ба замин густурда буд. Ҳатто ранги нилгуни османаш, абрҳои сабук-сайраш нағмаи мургаконаш, бӯи хокаш, гулаш, сабзааш – ҳама ба ёди онҳо хотираҳои зодгоҳашонро меовард. “Ана, ҳамон замин, ҳамон баҳору сабзазор, ҳамон ҷуфтрониву ҳамон Моҳинав... Сипас чӣ намерасад ба ман, ҷаро ватан гӯён аз оҳам дуд меҳезад?.. Диёр ҳалқ катӣ диёр будаст гӯям, дилам аз ҳамон мардумон монд. Кундфаҳмаш ҳам мо будаему худфурӯшаш ҳам мо будаем, бехунараш ҳам мову беғайраташ ҳам мо будаем. “Барои панҷоҳ сар моли резаву чор-панҷ сар модғову ҷуфти барзагов кулагакарданд, гӯям, муҳочирони миллатҳои дигар бовар намекунанд”, “ту миёнаҳоли мо барин ҳам нестӣ-ку” мегӯянд. Мардҳо баъзан бегоҳихо бӯзахурӣ карда мешинанд, дигарон як-ду пиёла меҳӯранду гун гашта баробар

таронаҳои диёрашонро меконанд, одамони мо факат ба хурокхӯрию гайбат машгул мешаванд. Суруду тарона ҳамон аст, ки дар дилу чони ҳамагон бошад, дар ҳар кучо онро бихонад, хонаду бо ёди ёру диёр аз ҷашмонаш ашк бичӯшад... Хуб, сипас барои чӣ беватан наметавонем ҳушҳолу ҳушбахт бошем? Обаш, хокаш, кару кӯр, нағзу бад – одамонаш, масцидаш, богоғаш, ҳонақоҳу гӯристонаш – ҳамаи инро аз ҷои дигар ёфта намешавад...

Моҳинав аз лаҷоми асп гирифта пешопеш мерафту Мулло Мурод дар сар ҷунин андешаҳо ҷуфт мекард.

– Дар шӯрҳои камоб ба умеди кишти даргумон намешавем, ҷонакам! – мегуфт Мулло Мурод ба рӯи офтобзадаи ҳамсари ҳуд нигариста, ба шодмонӣ ва сурури соҳта. – Замини ин пуштаҳо ғенамак, аввалбор кишт мекунем, агар ҳудои меҳрубон боронро диҳад, ҷунон гандум мерӯяд...

– Ба дилам ҳеч ҷизаш намегунҷад, – мегуфт зуд ба ҷашмаш об гирифта Моҳинав, – Барои кӣ, барои чӣ?... Ман аз ҳудои талабгорам, ки ба мо дигар фарзанд надиҳад. Ҳамин уқубате, ки ба ҷонам раво дидаст, бас аст, қӯдаки бегуноҳро ба азобам шарик кардан намехоҳам.

– Ин тавр нагӯй, азизам, ноумед шайтон аст. Андаруни як пӯст инсон дар тӯли умр ҷандин бор логар мешаваду ҷандин бор фарбех. Балки ҳудои меҳрубон ду қӯдаки бегуноҳи моро ба ин уқубат шоиста надонист, кӣ мединад, факат ба ҳудаш аён аст, ҳудаш ҳамаро мебинад ва ҳамаро медонад. Ҳудо агар ҳоҳад, ту боз фарзанд мейёбӣ, боз ба диёр меравӣ... Ваъзи дунё яксон намемондагист.

– Аз дасти ин ҳукumat дигар ҳалос намешавам. Ҳоқи ману шумо дар ҳамин биёбон мемонад. Ғарифмазор намешавем...

– Ин ҷо Сибир не, Қафкоз не, аз Гучумак савора се шабонарӯз роҳ аст. Агар поезд савор шавӣ – дар як шабу рӯз мерасӣ! Магар ҳамин ҳам ғарibi ҳаст?! Биё, ин хаёл-

ҳои ғамгинро аз сарат дур кун.

Мулло Мурод ҳамон соли нахустин бадарғагиаш дар Бешкапа барои хонаводаи худ як хонаву як кафшкаш пӯшид, барои молаш оғил соҳт, дар бари он хонаеро барои анбор таъсис кард. Анборашро бо ҳосили гандуму шолӣ пур кард.

Колхози “Шоликори сурх”, ки аъзояш асосан, иборат аз табъидшудагон буд, дар соли аввали ташкилаш дар атрофи акноғ ном баровард – дар нисбати колхозҳои дигари ин мавзеъ ба давлати шӯроҳо анқариб ду баробари плон шолӣ ва пахта фурӯҳт. (Аз рӯи таомули ҷория “фурӯҳт” мегуфтанду вале, воқеан, ҳукumat онро қариб ба муфт мегирифт.) Фаъолони колхоз аз ин барори кор рӯҳболово гашта тарҳи соҳтмони дехқадаи нав, идораи маъмурӣ ва бинои молхонаро қашида ба соҳтмон шурӯъ карданд.

Мулло Мурод бо колхоз шартнома баста барои шоликорӣ замин гирифту кишт кард. Ҳамон сол барори қораш омаду шолӣ ҳосили хуб дод. Фарғонагиҳои бадарға ҳам, ки таҷрибаи шоликорӣ надоштанд, ҳосили хуб бардоштанд. Мулло Мурод ба анбори колхоз ба андозаи якуним ҳиссаи шартнома шолӣ оварда реҳту ҳосили бокимондаро то лабрез гаштанаш ба анборчааш бирехт, сипас изофаашро ба шолиҷаллобоне, ки аз шаҳру ноҳияҳои атроф меомаданд, фурӯҳт. Пули шолиро барои асбобу ашёи заруртарини хонавода – сару либос, бистару палос, дегу табақ ва гайра муҳиммоти зиндагӣ ҳарҷ кард. Ғуночин ҳаридан меҳост, аммо пулаш нарасид.

Ба ҳамин минвол, тирамоҳи соли нахустин бадарғагӣ вай ҷиҳати майши зиндагиашро қисман ба ифоқа овард. Дар як тарафи молхона, ки алҳол холӣ буд, барои зимистон ошкадухои зарду алои ширин, ҳарбузуву тарбуз, дар ӯраҳо сабзиву картошқа бо лаблабу ва шалғам, дар хал-

таҳо биринчу орду нахӯду мош – ҳамааш буд. Дар ин биёбон алҳол мева ва дарахти мевадор набуд.

Вале барои Моҳинав ин ҳама неъмат ҷои як пиёла оби диёрашро намегирифт ва ин вазъи ўро дида Мулло Мурод дарун-дарун дар мегирифт...

Ба ҳамин минвол панҷ соли саҳту шадиди умрашон гузашт, панҷ соле, ки ҳар як солаш ба даҳ соли муқаррарӣ баробар буд. Тобистон аз гармову ҳомӯшак ҷои гурез намеёфтанд, зимистон лойи часпакаш имкон намедод, ки аз хона берун қадам зананд. Фақат баъди панҷшаш сол аз ҳар ҷониб мардумони раҳгумзада ба ин диёри бешавқат раҳ ёфта омадан гирифтанд, зеро роҳ то ба маркази ноҳия шағалрез гашта дар Бешкапа мактаб, табобатгоҳ, дарахтзорон пайдо гашта буданд.

Аммо соле пештар аз оғози ҷангии Гирмон рӯзгори осудаи ононро ҷашм расид: “Кулакҳо авҷ карда рафтаанд”, – гӯён онҳоро аз макони бо ранҷу заҳматҳои бисёр нисбатан обод соҳтаашон кӯҷонда ба ҳар ҷониб парешон карданд. Ба ҳоли онҳое, ки дар ин ҷо ба яқдигар духтар дода ё арӯс карда хешу табор гашта буданд, раҳми кас меомад – аз дидори яқдигар маҳрум гашта буданд.

Мулло Мурод аз алам дам фурӯ баста ва мачоли онро надошт, ки ба рӯйи Моҳинав нигоҳ кунад. То дар ин биёбон хонаву бофу полиз кардан ҳар ду чӣ миқдор ранҷ қашиданд, ҳоло ў дар тасаввур оварда дарун-дарун месӯҳт. Баъди кори колхоз ҳар ду шабона лой мекарданд, хишт мерехтанд, девор мебардоштанд. Моҳинав шабу саҳар золимони аҳдро, ки мардуми бегуноҳро ба ин сон хонавайрон месоҳтанд, дуои бад мекард. Мулло Муродро баъзан шубҳа фаро мегирифту ба дил мегуфт, ки ҷашми ҳамабину гӯши ҳамашунави парвардигорро чӣ шуд, ки оҳи бандагонро намешунавад, аҳволи ононро намебинад...

Ҳамроҳи хонаводай Мулло Мурод шаш хонадонро аз колхози қулакҳо – “Шоликори сурҳ” ба як мавзеъи но-

ободи аз шаҳру дехот дар канор, ҳатто аз роҳҳои қалон дури биёбони Мирзочӯл – ба колхози ба номи Каганович, ки дар иҳотаи ҷангали қӯлҳои канори рӯди Сир воқеъ афтода буд, фиристоданд. Дигаронро низ ба ҳамин минвол ба ҳар ҷониб пароканда соҳтанд, асосан, ба мавзузъҳое, ки инсони озод ҳаргиз намерафт ба он ҷониб.

Мулло Мурод дар макони нав дигар дасту дили иморат соҳтан ва ниҳол биншонданро надошт. Ҳукуматдорон бар асари бадарғаву таъқибу таъзиқ рӯҳи ҳақпрастӣ ва адолатҳоии Мулло Мурод баринҳоро шикастан натавонанд ҳам, ба оташи ғайрати онро фурӯ нишондан муюссар гашта буданд. Дасти Мулло Мурод дигар ба кор намерафт. Ҳукумати большевикӣ ғайратмандонеро, ки худро ба тегу табар зада, сарвате ғундоштанд ва дар дунё бениёз зистан меҳостанд, ҳеч хуш намекард. Ҳама бояд, ки дастнигари колхоз ё заводу фабрик, ҳуласа, вобастаи ҳукумати онон бошанд, вассалом.

Давлати Олмон ба Русияи большевик ҷанг сар карду вазъи табъидшудагон бадтар гашт. Акнун нозири НКВД ҳар як қадам ва ҳар як сухани онро тафтиш мекард. Мегуфтанд, ки дар он атроф дигар инсони озоде, ки мусулмони холис бошад, нест, ҳама ҷосуси НКВД-анд, ҳатто ҳуди ҳамон ҷосусон ҳам назарбанданд. Ин ҳолро мушоҳида мекарду хуш аз сари Мулло Мурод мепарид, ки мардуми шашяки дунёро ба ин минвол бeroҳа соҳтанд, ҷосусиву ҳабаркаширо дар миқёси умум расм карданд, таҳқир кардан оқибат инсонҳоро ба кучо мерасонида бошад?! Писараки наврас Павлик Морозов, писари дехқони миёнҳол, гандумашонро пинҳон кардани падарашро ба ҳукуматдорон ҳабар додааст, онҳо марди дехқонро гирифта ба қатл расондаанд, бобои писарак ба ин хиёнати набераи ҳудаш тоқат наоварда ўро ҳалок кардааст. Пропагандаи большевикон акнун писараки хоинро қаҳрамон эълон карда, ба бачаҳо аз ў ибрат гирифтандро

талқин мекунад. Магар наузанбиллоҳ намегӯед... Дини азизи мо – ислом на фақат хиёнату ҳабаркашӣ, балки ғайбати қасонро бадтарин гуноҳ мешуморад, ки бо тавба кардан ҳам ҳудои таъоло онро намебахшад. Чунон ки Ҳоча Ҳофиз фармудааст, “бубин тафовути раҳ аз кучост то ба кучо?!” Мулло Мурод ва ҳамқисматонаш дигар шоливу ғурунҷ, ҳарбузаву тарбуз ва ё дигар навъи ҳосил зироат ва ҷорпои ҳудро ба бозор бурда фурӯхтан наметавонистанд, зоро бозор дур аз ҳудуди онҳо – дар маркази ноҳия буд. Дар зарурат баъзан ягон ҳамсояи озодро илтимос мекарданд, ки то дар бозор ягон молашонро фурӯхта ба пулаш газвор ва ё қанду набот ҳарида биёранд.

Аз вачҳи ҷанг Мулло Мурод рӯзномаҳоро бодикқат ҳичча карда меҳонд. Сабаби ба саҳти ҳонданаш аз он буд, ки дар тӯли даҳ соли охир аз алифбои арабиасос ба алифбои лотинӣ гузаштанд ва ҳоло ба алифбои рӯсӣ мегузаштанд. Гӯё ба ҳамин минвол мардумро аз дину мазҳабаш, таърихи гузаштааш, расму ойинаш қанда, чудо кардан меҳостанд... Дар бобати ҷанг ў дар сари ин ақида буд, ки агар Ҳитлер ғолиб ояд ҳам, ба мардум аз большевикон бештар уқубату асорат намеовардагист. Аслан, немисҳо ин мамлакати бузургро ишғол кардан наметавонанд – хеле масоҳати бузург ва нуфусаш низ дар нисбати миллати немис бештар аст. Сониян, тартиботи фашистӣ агарҷӣ зӯроварист, ба ҳар ҳол, аз истибоди большевикӣ бадтар набудагист. Фаразан, агар Ҳитлер ғолиб ояд, вазъи мамлакати мо чӣ тавр ҳоҳад буд?! – Ҳар замон аз ҳуд савол мекард ў ва ба нерӯи андеша ва мантиқ лаҳзае ба вазъи фардои ин мамлакати ҳаққу ҳуқуқи инсонаш лагадмол нигаристан меҳост. – Ҳуб, сараввал ҳукумати большевикӣ аз миён меравад. Баъд? Чунин як мамлакати бузургро ишғол кардан, дар тасарруф даровардан дар ин айём ғайриимкон аст. Ана, Инглистон Ҳиндустони пурсабру таҳаммулро дар тобеяти ҳуд доштан наметавонанд.

над... агар Осиёи Миёна дар тасарруфи Олмон афтад ҳам, ҳоли ин кишвар аз бад бадтар намегаштагист. Аз золими ҷохил золими фозил беҳтар будагист. Боз ҳам худо медонад...

Азбаски ба қулакҳо Ҳукумати Шӯроҳо эътиимод на дошт, дар овони ҷанг онҳоро ба аскарӣ ҳам намегирифт, онҳо ҷангварони корзори бемисли асри бистумро бо ҳӯроқу либос таъмин мекарданд. Аз ин ваҳҳ Мулло Мурод мамнун буд: агар ба корзор равад, чору ночор ба амри сардорон ба сӯи душман тир мезанад ва хуни ноҳақ мепрехт, шаҳру деҳоти мардуми бегуноҳро балки гулӯлаборон мекард... Агар одамон афкори равшане ба сар мепдоштанд, медонистанд, ки ғалаба бар адӯ ба нафъи онҳо нест, факат ба фоидай ҳукумат аст. Ҳукумат ба ҳалқ, чунон ки большевикон талқин мекунанд, дар воқеъ ҳаргиз тавъям нестанд, ягона нестанд. Баъди ғалаба бар душман ҳукумат аркони ҳудро бештар пойдор мекунаду бештар ва далертар ба фуқаро зулму тааддӣ менамояд. Мисоли ин ҳол дар таъриҳҳо фаровон аст, вале таъриҳҳо мардумон ҳаргиз сабақ нагашт, ибрат набуд...

## БОБИ ЧАҲОРУМ ДАР ГИРДОБИ КОЛХОЗ

Деҳаи Гучумак, ки баъди ташкили колхоз замину обу мардуми он гӯё дар як ҳонавода муттаҳид гашта, колхозашонро “Иттифоқ” ном карда буданд, аслан аз як-ҷонд деҳаякони алоҳида иборат буд. Дар баъзе аз он деҳаякон мисли Ҷало ё Ҳавзак, агар ҳамагӣ ҳафт-ҳашт ҳонадон истиқомат кунанд, дар деҳаи қалон – Гучумак, ки идораи колхозу ҷамоат ва мактаб дар он воқеъ буд, қариб панҷоҳ ҳонадон маскун буданд.

Агарчӣ дар тӯли ҷонд соли охир Кумитаи Марказии

фирқа бо чандин фармону дастурҳо эътибори ҳавзаҳои фирмқаро дар заводу фабрикаву колхоз баланд мекард, валие зими зиндагӣ чору ночор дар дasti раису саркор буд. Ҳудоёр вазифаи котиби фирмқаро адо мекард, аммо мардум ўро асосан ҳамчун мудири ферма мешинохтанд. Фирқа дар марказу ноҳия эътибореро, ки дошт, ҳанӯз дар деҳа соҳиб нагашта буд. Ин ҳолро котибони кумитаҳои ноҳиявӣ низ возех медонистанд. Бинобар он, асосан, ба раисони колхоз такя мекарданд.

Болотар аз ҳавлии Мулло Мурод дар канори гарби деҳа тале буд, ки дар тори ин тал ҳамеша боди мурод мевазид. Балки аз ҳамин ваҷҳҳо мардум ин талро “Хирманҷо” ном карда буданд. Дар замони пеш заминдорон дар тори ин тал хирманашонро кӯфта бод мекарданд. Ҳасан-саркор ҳар пагоҳӣ ба тали Хирманҷо баромада якояк ҳар як узви бригадаашро ном гирифта фарёд мекард:

- Нусрат! Ҳой Нусрат!.. Мурдай ё зиндаӣ?!
- Зирагул, додота гӯй, зудтар ҷунбад!
- Оиша!.. Ҳой, Оиша!.. Э, дар гӯшҳои қарат...

Фарёду фифон ва валвалии саркор баъзан то ҷоштгоҳ давом дошт, зоро баъзе занони қӯдакдор ҳарчанд ҷаҳд кунанд ҳам, зуд аз ҷанголи хонавода раҳоӣ ёфта наметавонистанд: қӯдакони ширмак нафағир мегиристанд, тифлони побароҳ домани модарро раҳо намекарданд, ҳол он ки агар дар хонавода моле доштанд, дӯшида шири онро ҷурғот кардан, гуппӣ зада маска гирифтанд, бачаҳоро ҳӯронда, рӯзгорро саранҷом бахшидан зарур буд.

Мулло Мурод азоби кору зиндагии ҳамдехагонро нек донад ҳам, ҳоло меҳост, ки саркор номи ўро ҳам ба забон оварда пагоҳиҳо фарёд бароварад, бигзор, вай ҳам баробари дигарон дар колхоз муфт кор кунад. “Муфт не, бист сотих замин дод-ку, бас-дия. Барои ҳамин чор-панҷ таноб замин аз баъзе хонавода агар як нафар дар колхоз

кор кунад, аз баъзе хонаводаҳои дигар се-чор нафар соли дароз дар кори колхоз банданд. Мардум ҳам мувофиқи додагиаш барои колхоз кор мекунанд – дар сесад таноб замини киштзор қариб бист кас машғуланду боз корашон барака надорад, – мегуфт вай худ ба худ андешида. – Ҳукumat чунин вонамуд мекунад, ки ба кори мардум музд медиҳад, мардум ҳам вонамуд мекунанд, ки дар колхоз кор мекунанд.”

Ў солҳои дароз дар ҳасрати он буд, ки дар ин күх-поя бо дасти худ ниҳоле чанд шинонаду парварад, баробари ду тан фарзандонаш ба камол расонад. Вай ташнаи ёру диёр, пазмони кору зиндагӣ дар ватан буд. Аз ин рӯ ҳар кореро, ки дар колхоз ба ў супоранд, бо хушнудӣ адо мекард. Муддате дар кору бори идораи колхоз ёрӣ дод: дар ҳисобу китоби анбор ба Начот мадад расонд, ба ҳисобдори колхоз ҳамдастӣ намуд, дар соҳтани нақшаҳои минбаъдаи колхоз кӯмак кард.

Сонитар раиси колхоз Парча аз аҳли савод будани Мулло Муродро ба инобат гирифта аз чӣ бошад, ўро яку якбора, ба таъбири он рӯзҳо ўро дар кори сияҳ адохтан нахосту галабон таъин кард. Аслан, ин кори чандон ҳам сабук набуд, vale галабон таъин кардани Мулло Мурод аз чӣ сабабе ба мудири ферма Худоёр ҳеч нафорид. Зотан, ў намехост, ки дар молдории колхоз ба ғайри ў одами зирақе бошад.

Ин ҳол худ аз худ ўро нохуш медошт. Мардум мегуфтанд, ки дар ин колхоз оши Худоёр бо чӯпони зирақу бохуш ҳаргиз намепазад.

Худоёр – ин коргардони фаъоли айёми нав, аз корчаллонҳои замони пеш ин қадар тафовут дошт, ки ҳеч монеаро писанд намекард, дар роҳи мақсад аз ҳеч усул даст намекашид, замоне мерасаду барои сияҳкориам хичолат мекашам гӯён ҳаргиз намеандешид, на худоро ба ёд меоварду на Қуръону ҳадиси пайғамбарро.

Вай рӯирост амри раисро муқобилат накард, балки ба нармӣ аз Мулло Мурод талаб кард, ки бар замми нигоҳубини гала тобистон аз кӯҳсор алаф дараваду барои аспҳо хошок тайёр кунад. Албатта, агар дар ҷои Мулло Мурод каси дигар мебуд, аз ин ваҷҳҳо ҳарҳаша сар мекарду аз вазифа даст мекашид, вале ў ҳанӯз одами нав ва ноозмуда буд ва чунин ҷуръат надошт ва бо усули кори колхози диёраш ҳам саҳех ошно набуд. Баъзе хешу табор ва ҳамсояҳо ба ў талқин мекарданд, ки ба ин амри Ҳудоёр гардан нафурорад, вале ў дар ҷавоб даст афшонду гуфт:

— Ҳеч гап не, ўҳда мекунам. Барои даравидани алафи он ҷойҳо боз кӣ меравад?! Оворагии беҳуда чӣ даркор?! Галаро ҳабар гирифта алаф даравидан мумкин аст.

Онҳо сухани ўро шунида зери лаб ҳандиданд. Баъзе ба гӯши ў фарёд зада гуфтан меҳостанд, ки аз беҳбуни гала ба ту як пули сияҳ ғоида нест, дар пасаш овора гардӣ, бас аст, дар колхоз ҳама ба ҳамин минвол кор мекунанд!.. Аммо метарсиданд, ки мабодо...

Рӯзҳои аввал Мулло Мурод писараши Исломро ҳам ба алафдаравӣ андоҳт. Вале дар набудани онҳо ба ҷувории замини рӯидаричаашон гӯсолаю бузғолаҳои ҳамсояҳо даромада поймол ва нобуд карданду ў ночор писарро дар деҳа ба кор монд.

Саркор Исломро дастёри мироб таъин кард. Вай ҳар шаб обмӯрии Ҳавзи қалонро саҳт мебаст ва то ба рӯз дар он оби ҷашма гун мешуд. Рӯзона ҳамин, ки мироб ба кор сар кард, вай қад-қади ҷӯй гашта назорат мекард, то ки обро дар роҳ мардум ба замину боғашон нағиранд. Ба заминҳои рӯидаричаи колхозчиён ба навбат об медоданд.

Як пагоҳӣ Ислом аз паи кушодани оби ҳавз ба болодости деҳа рафту оби ҳавзро нима дида, ҳайрон монд. Обмӯриро нигарист – маҳкам бастагӣ, аз ҷашма об мисли ҳамеша ба ҳавз ҷорӣ буд. Оби ғуншуда барои ним рӯз обёрий кардан ҳам намерасид. Вай ин ҳолро ба мироб –

Дұстайлі хабар дод. Дұстайлі марди хүшфеъл ва худотарсе буд, гуфт, ки оби ҳавзро шаб қадоме ба киштзораш күшодааст.

– Ҳаволааш ба худо, ба ҳеч кас нагүй. Дар ноомади кор барои ҳамин об ҳам одамро ҳабс мекунанд. Минбаъд шабхо рафта ҳавзро хабар гир, – дастур дод мироб.

Ислом шаби аввал ҳам, шаби сонй ҳам обдуздро дұчор накард. Обмүрій саҳт бастагй буд ва ҳавз то пагохй аз оби мусаффой чашма лаболаб пур мешуд.

Монанди ҳамаи ҷавонакони чордахсола Ислом ҳам ба дил довталабиҳо мекард, обдузро дар сари гуноҳ гирифта, дар миёни аҳли деҳа ном бардоштан меҳост, vale сухани мироб аз ваҷҳи ҳабс дами гайрати ўро мисли чағбут мегардонд. Ў маҳбусонро бисёр дида буд: барои даҳ дона сараки гандум дар укубат афтодагонро дида буд. Додош як рафиқе дошт, ки ўро дар Самарқанд барои як дона загутариштағалтак ҳабс карда буданд! “Гүё он дусад метр мадорики дўхтаний будаст!..” – ҳар замон бо алам меҳандид ў.

Бо вучуди ин, вай обдуздро дар сари гуноҳ гирифтан меҳост. Бешак, ёфтани обдузд ҷандон кори мушкил набуд, заминҳои рӯидаричаи қариб бист хонадонро ягон-ягон нигаристан лозим буду бас. Аммо вай аз паи дузд нарафта шабхо пайваста ҳавзро хабаргирй мерафт, то ки дигар бор обро надузданد.

Аз воқеаи обдуздй ҳафтае гузашту шабе, баъди он, ки ҷароғи хонаҳои деҳа хомӯш гашт, Ислом мисли ҳамеша, ба сўи ҳавз рафт. Ба сари ҳавз нарасида шилдирроси оби дар ҷўй равонаро шуниду аз роҳаш ба қафо баргашт ва қад-қади ҷўй ба поён равон шуд. Баъди дақиқае сарфаҳм рафт, ки аввал обмүрии ҳавзро бояд бандад, вагарна то саҳарй ҳавз пур намешавад. Аммо вай обдуздро дар сари гуноҳ гирифтан меҳост.

Ислом обдуздро диду тарбузаш аз бағал афтод – вай

Шаҳбону буд. Шаҳбону Исломро дида, қиқир-қиқир хандида пешвозаш омад.

– Ҳа, биё, миробчон, дуздро ёфтӣ!.. – Шаҳбону ба ишваи ачиб омада баҳри салом даст дароз карду дasti ўро дигар раҳо насоҳт. – Вах, Исломчон, дастакат чӣ хел сӯзон!.. Биё, як дам шин, чонам, ҳамин замон ҷоворӣ аз об мебарояд!.. Ё метарсӣ? А? Натарс, ҷонакам...

Шаҳбону аввал ба китфони ў ду дасташро монда сару рӯи ўро навозиш кард, бӯсаҳо зад, баъд саҳт ба синаш фишурду ҳар ду дар лаби ҷӯ нишастанд. Ислом ҳайрон буд: Шаҳбону ўро ҳамчун ҳоҳари қалон меҳрубонию навозиш мекунад ё ба дигар маънӣ...

– Натарс, гардам... Ҳозир ҷоворӣ аз об барояд, ҳар ду меравему обмӯрии ҳавзатро руст мекунем! Биё як бор мучҷӣ қунам, додарам... – Вай лабони гарму додашро ба лабони Ислом часпонда ҳарисона мегазид.

Ислом аз ин ҷӯшиши меҳрубонии ҷавонзан гурехтан меҳост, аммо Шаҳбону намегузошт, ки ў танашро аз тани вай чудо қунад...

Ислом акнун ба ёд овард, ки Шаҳбону ба тавассути аммааш ба онҳо хешигарӣ дорад. Шавҳараш дар ҷанг ҳалок гашта, ин ҷавонзан бо як писараш бева мондааст... балки бо мард наздикӣ кардан меҳоҳад, аммо аз обрӯрезӣ метарсад. Ба ин часпида, алави дилашро паст карданӣ... Гӯё ман бача бошам, намефаҳмам...

\* \* \*

Баъди он ки ҷоворӣ сар кашиду гунчишкон ба макидани шираи он сар карданд, Мулло Мурод бо рухсати саркор Исломро аз кори колхоз гирифт ва посбонии ҷувории замини рӯидаричаро ба вай супурд.

– Ризқу рӯзиамон ҳамин ҷоворӣ аст, писарам, ҳамроҳи Инъом то саҳт шудани донаш хушёр бошеду ба гун-

чишк надиҳед. Бояд дар як чо қарор наистед, доимо кулӯхча парронда гирдогирдаш гардед...

Вай аз пашми бузҳо дар чиллак ришта барои ду писар ду фалахмони кулӯхчаандоз сохта дод. Нӯги банди кушоди фалахмонҳоро чунон хунарнамоӣ кард, ки ҳангоми кулӯхчаандозӣ ва ё афшондан туфанг барин қарс-қарс садо мебароварданд.

Имсол Ислом дар қатори як гурӯҳ ҳамсолони дехотиаш, ки бо азобе ҳичро ба ҳичро хондаву навишта метавонистанд, ба ном синфи хафтумро тамом карда буд.

Агарчӣ илмҳои алгебра, геометрия, химия ва физикаро хонданд, vale онҳо чӣ чиз будани он илм ва чӣ зарурат доштанашро нафаҳмида аз мактаб рафтанд. Баъзе аз шарикдарсони Ислом ҳатто ба дурустӣ хондаю навишта ҳам наметавонистанд, vale чун мактаб ҳам плон дорад ва аз мудир иҷрои он плонро талаб мекарданд, ҳамаи онҳо “соҳибмаълумот” гаштанд. Солҳо мегузаштанд ба ин минвол, сарварони колхоз аз байнӣ онҳо як нафар ҳисобдори бригада наёфта саргаранг буданд.

Дар давоми таҳсили кӯтоҳ Ислом қариб бо ҳамаи бачаҳои мактаб ошно шуд ва онҳоро бо ҳунарҳои меденистагиаш, бо ҳикоятҳои галатиаш аз ҳусуси поезду машинаҳо, трактору аэропланҳо ҳайрон мекард. Онҳо ўро баъзан мазоҳ ҳам мекарданд. Махсусан, баъзе кору бори одии гучумакиёнро надонистани ў, дар забонаш дучор шудани калимаҳои нофахмо боиси ҳанда ва мазоҳи бачаҳои деҳа гашта буд.

Ҳамсолон – писару духтар – ҳама ўро барои соддадилию назарбаландӣ ва бекинагиаш писандид буданд. Шояд ба сабаби андаке лоуболиаш ҷавонони ношинос ҳам бе ҳарос ба вай наздик мешуданд ва зуд унс гирифта рафиқу сирдон мегаштанд. Ислом аз бачаҳо Насими Ҷулхундиро махсусан писандид. Ин бачаи сагира, бо вучуди ҳамеша шикамгушна ва нимурёнӣ буданаш, номус ва ин-

софро гум накарда буд, ба ҳазлу мutoиба дилашро хуш мекард. Мудом қофиязани дошт ва аз хӯроки болазату сухани намакин завқ мебурд. Насим сагираи бекас буд. Падараш дар ҷанг шаҳид гашта, модарашу як ҳоҳараши аз гушнагӣ соли чилу ду ҳалок гашта буданд. Амаку амма-ҳояш буданд, аммо вай дар хонаи падар танҳо зиндагӣ мекард. Ду ҳоҳараши дар дасти тағояиш буданд. Чун Насим ба зану мард дастёри беминнат буд, ба дари хонаи ҳар як сокини Гучумак ояд, як пора нон ё косае дӯғ медоданд.

Ҷуворӣ донашро саҳт карду гунчишкон дигар ба он кордор нашуданд.

Саркор Исломро ба гандумдарав фиристод. Гандумзорҳои атрофи дехаро занони рӯзгордор дарав мекарданду ҷавонону духтарон ва занҳои беваю бебача ҳосили қиштизорони дур аз деха – ёнаҳои адир, пуштаҳои дараи Ҷало ва сонитар гандуми дашти Баҳорикорро дарав мекарданд. Ислом дар охирҳои айёми дарав ба Баҳорикоромад.

Дарав кори вазнин буд. Махсусан, рӯзҳои аввали кор Ислом камарашро дошта, баъзан аз ҳамкорон пинҳонӣ соатҳо дар паси бутта ё ҷарӣ меҳобид. Ҳатто як-ду бор ғурехта ба деха рафтани ҳам шуд, вале нангу номус ғиребонашро гирифт. Ба саҳти бошад ҳам, Ислом тадриҷан ба кори саҳту ҳӯроки ноҷиз ва шароити номусоиди зист дар саҳро ҳӯ мегирифт...

Замоне, ки Шодоб ҳам ба гандумдаравӣ омад якбора ҳамаи мушкилоти Ислом гӯё паси сар гашт. Зиндагӣ дар саҳрои сӯзон ва бедолу дароҳт ранги дигар гирифт. Агар то ин дам вай ҳар рӯз фурӯ рафтани офтобро ба бетоқатӣ интизорӣ қашад, акнун соат шумурда субҳ ва оғози корро ба бекарорӣ нигарон мегашт. Шодоб – духтара-ки сабзинаи ширинсухан Исломро рӯзафзун мафтун мекарду бо риштаҳои ноаёни муҳаббат ба худ мебаст. Сар-

аввал гуфтугузори ҳар ду факат бо забони нигоҳ сурат мегирифт, баъдан бо баҳонаи обнӯшӣ ҳар ду дар як замон ба сари бочкаи об мерафтанду агар танҳо бошанд, дар байнашон як-ду сухан радду бадал мешуд...

Дар дашти Баҳорикор кор мечӯшид. Ҳоло зудаи ахли кори колхоз дар саҳро буд. Гурӯҳе пешопеш гандумро дараф мекарданд, дарзабандҳо аз қафо дарзаҳоро банд баста, ба хирманҷойҳо мекашонданд ва аз паси онҳо хирманкӯбҳо расида барои кӯфтани гандум.govу аспҳои хирманкӯбро ба ҳӯб медароварданд ва сипас ду-се тан пирони ҳанӯз коршоям хирманҳои кӯфтаро бод дода, донаро аз гандум чудо мекарданду гандумро ба ҷуволҳо мебардоштанд. Паёпаи ин пирони аробакашу шутурдори колхоз расида, ҷуволҳои ғалларо бор карда ба ноҳия бурда месупориданд. Барои ба ноҳия боркашонӣ колхоз шашто шутуру як аробаи кӯтак дошт.

Ба гандумдаравӣ ҷавонони деха бо майлу рағбат меомаданд, зеро дар ин ҷо колхоз ба колхозчиёни дур аз хона ба ночор се маҳал ҳӯрок медод: пагоҳию нимрӯзӣ нону алафҷой, бегоҳӣ бегӯшту беравған бошад ҳам, ягон навъ ҳӯроки гарм, аз қабили атола, кӯча, лаҳчак...

Ҳоло ҳеч кас намепурсид, ки чаро ин одамон монанди барзагови ҷуфтрон барои кути лоямуте аз субҳ то шом кор мекунанд. Ҳамаи онҳое, ки чуну чаро мегуфтанд, дар солҳои пеш аз ҷанг ба сазо расида буданд. Баъзе мардоне, ки дар солҳои ҷанг ҳаёти мардумони Аврупоро бо ҷашми ҳуд дида буданд, ҳоло аз вачҳи зисту зиндагонии мардуми он диёр ҳарфе намезаданд, зеро баъзе аз асирони ҳарбие, ки қобили чунин андешаҳо буданд ва дар сар афкори равшане доштанд, баъдӣ ҷанг ба ҷурми “пезе<sup>2</sup>” яъне дар мағрибпарастӣ муттаҳам гашта, ба “мавзеъҳои алоҳида” бадарға гашта буданд. Пиру ҷавон, зану дух-

---

<sup>2</sup> Пезе – преклонение перед Западом (руси) - мағрибпарастӣ.

тари мардуми дехқон батадрич ба гуломи хукумат тан дода, қобилияти дар тасаввур овардани ҳаёти дигареро билкулл гум мекарданд.

Радиову рӯзномаҳо фақат барои раҳбарони колхозу чамоа ва баъзе аз муаллимон дастрас буд, ки аз онҳо ба ҷуз аҳбори истисмори капитализми анқарӣ пӯсидаву ба ҳалокат расида ва ҳаёти осудаю кори рӯҳавзои мардуми шӯравӣ ва номаҳои шукронай мардум ба “падари ранҷбарони олам” Сталин дигар маънне бартоштан амри муҳол буд. Баъзе соддадилон аз рӯзномаю радио ҳам метарсиданд. Ҳашт-нӯҳ сол қабл аз ин нахустин муаллими мактаби нави деха Ҳамидиро ба ҷурми он, ки як нусха рӯзномаро бо хокрӯба аз хонааш берун партофтааст, гүмном карда фиристоданд. Дар он нусха номаҳои миннатдории мардум ба Сталин ва сурати қалони “доҳӣ” дарҷ будааст ва намояндаи район раҳгузар аз назди хоқистартӯдаи қафои ҳавлии муаллими шӯрбаҳт онро бардошта хондааст. Ба наздикини муаллим гуфтаанд, ки ўро ба муддати даҳ сол ҳабс карда, аз ҳуқуқи мукотибот маҳрум кардаанд. Аммо ҳолдонҳо мегуфтанд, ки маънии “маҳрум аз ҳуқуқи мукотибот” ҳамин аст, ки гунаҳкорро паррондаанд.

Мамлакати азиме, ки шашяки олами ҳастиро ташкил мекард, ба асоратгоҳи азими ҳалқҳо табдил ёфта буд.

## БОБИ ПАНҶУМ БАҲОРИКОР

Дашти Баҳорикорро мардуми дехаи Гучумак асрҳою аср ҳамчун дашти рӯзибахш, дашти наҷотбахш аз сари меҳру муҳаббат парастиш мекард. Агарчӣ баъди ташкили колхоз ҳоло аз ҳосили он ба мардум фақат баҳше аз пасмондай коҳаш мерасид, баъзеҳо ба ҳамин ҳам

шукр мекарданд. Ин дашти васеи заминаш ҳосилхез аз деҳа дар масофаи ду фарсанг роҳ воқеъ афтода ва чун ҷашмаю рӯде надошт, дар он аз долу дараҳт нишоне на-буд. Дар замини он факат ғалладонаи лалмӣ ва тарбуз мерасиду бас.

Айёми киштукор ва ғундоштани ҳосил Баҳорикор тӯйхонаеро мемонд; ҷавонону духтарони даравгар, хир-манкӯбҳо, ошпазҳо, корвонкашон – ҳама аз субҳ то шом дар ин ҷо ҷунбучӯл доштанд.

Имшаб даравгардухтарон тӯдакашон ба бошишгоҳ ворид гаштанду сарфи назар аз гуруснагиашон ба ҳазлу асия, таронаву ҳандаҳои бегами ҷавонӣ муҳити шабон-гаҳро пур карданд. Бошишгоҳи онҳо айвони бомаш ҳас-пӯш, ки як тарафаш бо сангdevor баста буд. Духтарон Шаҳбонуро дар айвон дида, ҳамагон ба вай андармон гаштанд.

- Э, ассалом, апаи Шаҳбону... Хуш омадед!
- Деҳа тинҷ аст, апа?..
- Додою очаи ман тинҷ бошанд?..
- Очаи маро надидед?.. Бетоб буд...

Шаҳбону ба ҳамаи саволҳо якбора ҷавоб дода наме-тавонисту гоҳ ба яке рӯ меовард, гоҳ ба дигаре.

– Деҳа тинҷ аст, духтарҳо, шукр, ҳама сиҳату саломатанд. Ду кас аз ҳабс омада буданд, шунидагистед, як нафар – писари Олимӣ Ланг аз ҳарбӣ омад... Хайр, бобои Раҳимдод бечора аз дунё гузаштанд...

– И-и-и... ҳайфи мӯйсафед... Худо раҳмат кунад, – Анор инро гуфту дasti фотиҳа ба рӯяш қашид. Ҳамаи духтарон ба вай пайравӣ карданд. Сипас Анор ба Шаҳбону рӯ оварда пурсид: – Апа, имшаб ҳамроҳи мо хоб ме-кунед-а? Ҳа, воқеан, шумо писаракатонро бо кӣ монда омадед?

– Ман барои ҳолҷӯии шумоён омадам. Саҳарӣ мера-вам, – гуфт Шаҳбону. – Аз себу зардолу бенасиб намонед

гӯён як сатил овардам.

– Раҳмат, апаҷон, барака ёбед... Себу зардолу гӯёд, диламон гум мезанад... Оби дехара, сояи боғаша ёд кардем.

Духтарон баъди ҳолпурсӣ бо мағал аз ҷойҳояшон барҳоста аз паи шустушӯ рафтанд.

– Духтарҳо!.. Зуд бошед, ошатонро қашида диҳам, баред! Ҳамин замон ош тамом мешавад! – Аз дили торикий садои ошпаз Шарифаҳола баланд гашт.

Баъди шустушӯй духтарон ягон-ягон табакчаҳои чӯбинашонро бардошта, ба сӯи фонусе, ки аз дур милт-милт мекард, рафтанд.

Анор дастархон күшоду сипас “барои Ошпазхола” гӯён ду-се дона аз себи Шаҳбону овардагӣ гирифту рафт ва ҳам барои худ ва ҳам барои Шаҳбону ҳӯроки шом ва нимтогӣ нон овард. Ҳӯроки шоми он айём осон буд: гандумро дар ҳован кӯфта, беравған дар об мепухтанд, вассалом!

Баъди таом Анор себеу зардолуи Шаҳбону овардаро чор-панҷтогӣ ба духтарон тақсим кард.

– Чор-панҷ дона себеу зардолу мон, – Шаҳбону оҳиста ба як навъ оҳангӣ махрамона кард.

– Ҳа, балое! Агар ягон сир набошад, думба дар шудгор намеафтад... – гуфт Анор ба ҷашми Шаҳбону нигариста махфӣ аз дигарон. Ва ҳар ду аз дигарон дуртар рафтанд.

– Ҳеч сир не... Бовар кун, ба худо қасам... – мегуфт Шаҳбону сурх гашта. – Исломи Мулло Мурод-амак яду бор ба заминам бенавбат об дода буд, умединор мешудагист.

– Агар барои Ислом бошад, майлаш, – гуфт Анор. Сипас илова кард: – Ҷавони кори қалон мешудагӣ барин-а? Баъди се-чор сол ҳамаи духтаронро обу адо мекунад. – Ҳозир ҳам! – гуфт қиқиррос зада Шаҳбону. – Бача аз

чордаҳсолагӣ мард-дия... Ба ман нигар, Анорҷон, ман ин себу зардолуро чӣ хел ба дасти вай дихам?

– Рафта, берун баро мегӯем... Вай аз ману ту хурд, ҳолӣ ҳеч кас бадгумон намешавад, додаракамон баринку! – маслиҳат дод Анор. – Додаракам гӯён оғӯш гиру...

Баъд ҳар ду аз айвон берун баромаданду ба самти рӯ ба рӯ, ба он сӯе, ки ошхонаи даравгарон буд, рафтанд.

– Агар худаш берун мебаромад, оҳиста ҷеф мезадем...

– Баъди рӯзи дароз дарав кардан, ҳозир ҳолати берунбарой ҳам надоштагист ўӯр.

– Ин кори колхоз ҳамаи мардонро ахта кард гӯй, – ҳандид Шаҳбону. – Бечора духтарон ҳам дар азобанду ба рангу рӯи ҳазонашон нигоҳ карда намешавад, аз Сибир омадагиҳо барин логар, оташков барин...

– Апа, бо вай худатон гапзанон кунед. Баъзе бача ба духтару зан хушаш намешавад. Биё, онсӯтар равем, гап дорам гӯён дурттар баред қаний.

– Ин гӯсолача ба ту мувофиқ аст, худат гапзанон кун.

– Э, монед-а! Ягон гап меҳезаду саррам ба бало мемонад. Ин мардум шӯхира намедонанд.

– Натарс, вай ҳолӣ бача, ҳеч кас гумони бад намекунад, – бо ин суханон Шаҳбону ҳар як шубҳаро аз шаҳси худ дур кардан меҳост.

Онҳо аз аввалин марде, ки дучорашон шуд, ҳоҳиши ҷеф задани Исломро карданд, чун аз деҳа таъинот шудааст.

Анору Шаҳбону бисёр интизор нагаштанд. Ислом берун омаду Шаҳбонуро дида якбора худашро гум кард: рангаш қанд, овозаш дигаргун баромад. Лаҳзае даступо ҳӯрд. Шаҳбону зуд ӯро аз ин вазъи ноҳуш баровард:

– Ҳайрон нашав, Исломҷон, ман духтаронро диданӣ омадаму хостам, ки ба ҷор дона меваи овардагиам даҳони ту ҳам расад. Боз бенавбат об-поб медодагистӣ, охир?..

Баъди ин суханони Шаҳбону Ислом комилан ба худ омаду онҳо гапзанон ба соҳили рӯдҳонаи хушк расида,

рӯи алафҳои хушкида нишастанд. Шаҳбону меваи дар рӯймолча бастагиашро қушоду Ислом баробари ба меваҳӯрӣ андармон гаштанаш ба саволҳои беҳисоби онон ҷа-воб мегуфт.

Ислом фақат баъди зардолую себҳоро ҳӯрда тамом кардан пай бурд, ки Анору Шаҳбону аз ду тарафаш ба ӯ ҷафс нишастаанд. Ҳатто Шаҳбону сарашро ба китфи вай мондаст...

\* \* \*

Шаҳбону субҳи зуд, ҳанӯз даравгарон аз хоб бедор нагашта буданд, ки ба роҳ афтод. Шаб ба духтарон гуфт, ки офтоби саратон замину замонро натасфонида ба деха расиданист. Аммо матлабаш дигар буд: роҳаш аз бари хирманҷой мегузашт, ӯ хам шуду аз ҷоши гандум ҷолок ба рӯмоле гирифт. Шаҳбону ба писарчааш, ки ду-се моҳ боз рӯи нонро надида буд, нони гандум пухта додан ме-хост ва ба ин мақсад се-чор кило барин гандумро аз таҳи курта ба миёнаш баст. Ҳатари ин амалро нағз донад ҳам, нонгӯии писар дилашро реш мекард.

Ҳоло дар деха қаҳтии фасли баҳор гузашта буд. Ба-хорон барои алафро кӯфта таф додан дар суфраҳо як мушт орд ёфтани кори мушкил гашт. Аммо ҳоло бисёр хо-надонҳо нони ҷавин меҳӯрданд, хонадонҳои бенавотарин ҳам аз туту зардолу сер гашта буданд, vale қулли мева ҳам ҷои нонро намегирифтаст. Ҳар боре ки писараш дар дasti бачагони ҳамсоя нонро дида ба хона омада соатҳо “нон дех” гӯён гирия мекард, дили модар гӯё дар оташ ка-боб мегашт. Боре аз ёбонҳо регарзан чида, онро дар дас-тос орд карду ба алафҳои кӯфта омехт ва аз ҳамири он дуту фатир пухт, аммо он ҳам ҷои нонро нагирифт.

Шаҳбону субҳи барвақт дар роҳи бекас қадам ме-заду мулоқоти шабинаро бо Ислом ба ёд меовард ва бо-тинан хичолат мекашид. “Нарав, нарав!” – гӯям ҳам,

Анор рафт, ба фикрам, гапу кор чӣ фахмид, – мегуфт вай ба дил андешида. – Ақлаш бошад, сирамро намекушояд, агар ба ягон кас лаққад, ман ҳам чӣ кор карданамро медонам. Не, ахмақ не, медонад, ки баъд ман ҳам сири ўро фош мекунам... Дар багали кӣ хобида хестанатро ман медонам, Анорчон! Ту бесабаб пирдухтар нагаштай, якта-нимта хабар доранд...

Шахбону, дар сар чунин андешаҳо, дар шитоб роҳ мепаймуду ҳар замон ба пешу қафо менигарист – ба ягон кас дучор нагашта, ба деҳа расидан меҳост. Ў хуб медонист, ки агар бо гандуми дар миён бастагиаш ба даст афтад, ҳаёташро месӯzonанд, на ба кӯдакаш раҳм мекунанду на ба ҷони ҷавонаш. Хайр, агар раис ё Ҳосилот дучор шаванд, худро нодида меангортанд, аммо Ҳудоёр барин ҳудобехабарон ё ана вай ғула, намояндаи район баринҳо пеш оянд, худо зад... Барои даҳ сараки ҷав ба бечора Шодигул ҳашт сол доданд, бачаякош чириқос зада монданд. Ҳолӣ ҳам дар хонаҳои хешу таборонаш сарсону саргардон. Ҳудоёр қасоси занашро гирифт. Занаш бача-амро задаст ғӯён ба Шодигул дарафтодаст, ҳар ду тую ман кардаанд. Баъди ин воқеа Ҳудоёр доим раҳи Шодигулро поида мегаштаст. Ҷашмҳои зардата кирми ғӯр хӯрад, ҳар замон ба сар то пои ман ҳам нигариста, ягон гап мепартояд. Дили пирсаг қашол аст. Аммо аз ҳалқи мо ягон сирро пӯшида намешавад, баъзеҳо дар таҳи замин мор ҷунбад ҳам, хабар мейбанд-е...

Ин намояндаи район – зарди шикамхалта ҳар сол ними умрашро дар ҳамин колхоз мегузаронад. Прокурор мегӯянд, прокурор кор надошта бошад? Ҳудоёр ба қадоме гуфтаст, ки агар ғӯшту арақи ҳар сол барои ин намоянда сарф мешударо фурӯхта гандум ҳаранд, дар колхоз ягон кас ба нон зор намешавад. Шикамаш қанор будастдия! – тааҷҷуб мекард Шахбону. – Захрат шавад, ҳақи сагири кабир ягон рӯз сӯроҳаш мекардагист...

Баъд риштаи хаёлаш ба Ҳудоёр пайванд ҳӯрду то ба чое рафт, ки аз ӯ бузаке подош гирифт ва шири онро ҷӯшида, ҳар сахар ширчой пухта бо писарааш ҳӯрд.

Ин лаҳза якбора аз паси тал рӯ ба рӯ ду нафар савора баромаданду Шаҳбону чӣ кор карданашро надониста саргаранг монд. Вай то ин дам умевор буд, ки аз дур савореро бинад, зуд рӯмоли гандумро аз миёнаш кушода дар ягон ҷо руст мекунад.

Раисхолаву намоянда ҳоло чунон наздик буданд, ки Шаҳбону на ба камарааш даст бурдан метавонисту на имкони аз роҳ ду-се қадам берун рафтанро дошт. Ӯ ба ноҷор “хости худо мешавад” гуфту бо дили ларзон рост ба онҳо рӯ ба рӯ рафт. Калонон саломи ӯро алейк гирифтанду намоянда ба раис зери лаб сухане гуфту ба тамасхур аз асп фуромад. Дар як дасташ лачоми асп, бо дasti дигарааш аввал лақу-луқи сатилро бардошта нигарист, баъд бешармона аз рӯи курта миёни ӯро даст зад.

– Дар миёнат чӣ бастӣ, муттаҳам? – прокурори район, марди сурхмӯи ғӯладинг – Сунбулов мор барин фишшос зада яку якбора дар ғазаб заминро лағадқӯб кард. – Тезтар кушо! – Вай бари кителли сталиниашро бардошта, ба туфангаш даст зад.

– Амакҷон, аз гуноҳам гузаред... Ҷон, амакҷон...

– Тезтар, муттаҳам!.. Форатгари молу мулки давлат...

– Э, бефаҳм, бефаҳм.... – фифон баровард раис ҳам. – Чанд бор гуфтама, агар аз гуруснагӣ муред ҳам, ба ғалии давлат даст нарасонед... Ҳай, беақле!

– Амакҷон, раисапаҷон... аз гуноҳам гузаред... Ба қӯдакам раҳм кунед... Шавҳарам дар ҷанг шаҳид гашт... ман аёли шаҳиди ҷанг... – Ӯ худро ба пеши пои вакил андохта, ба мӯزاҳои сиёҳи вай дасту рӯяшро мемолид.

Сунбулов бо нӯги мӯзааш ба синаи Шаҳбону таконе доду ӯро дур андохт ва амри худро ба шиддат тақрор дошт.

Шаҳбону зорикунон ба ночор рӯмоли ба миён бастаашро кушода бо гандумаш ба дasti намоянда дароз кард.

– Шаҳиди ҷанг аз ту баринҳо безор! Вай барои Ватан ҷонашро қурбон кардаст, ту муттаҳам, ғаллаи давлатро дуздида ба осиёби душманони он об мерезӣ!

– Ман ду-се сол аст, ки ба осиёб нарафтаам... Пурсед, амакҷон... – зорӣ дошт Шаҳбону.

Намоянда рӯмоли гандумро аз дasti Шаҳбону гирифту ба раис дароз намуда гуфт:

– Ана, вешдок<sup>3</sup>! – Баъд ба Шаҳбону хитобан амр кард: – Пеш даро, муттаҳам!.. тезтар! – Вай сатилро ҳам ба дasti раис дод.

Шаҳбону ба қафо чор-панҷ қадам рафту боз ба сӯи ин ду нафар нигариста лоба сар кард. Намояндаву раис ҳанӯз аспҳоро ба раҳ надароварда, байнин ҳуд бо овози паст муколама доштанд. Бештар раис сӯхтаю пухта сухан мекард, ғолибан, авфи гуноҳи Шаҳбонуро талаб дошту намоянда розӣ набуд.

Баъд намоянда дар зин нишаста, варақеро пур карда навишту онро аввал ба раис дод, то имзо кунад, баъд Шаҳбону ҳам дар поёни он имзо кард.

Шаҳбону пешопеш пиёда, раису намоянда аз қафояш савора ба роҳ афтоданд.

Баъд раис ба сӯи манзилгоҳи даравгарон тоб ҳӯрда рафту Шаҳбоную намоянда раҳро ба сӯи район давом доданд.

– Раисапачон... Писаракамро саробонӣ кунед... Дар хонаи тағоиаш монад... Гӯед, ки... – Ҳангоми ҷудоӣ гиря Шаҳбонуро гулӯгир карду дигар сухане гуфтан натавонист.

Раис сар ҷунбонду аз онҳо дур гашт.

---

<sup>3</sup> Вещдок – Вещественные доказательства (руси) – гувоҳии моддӣ.

– Тезтар, тезтар по мон! – Намоянда бо тозиёнаш пайваста таҳдид дошт. – Агар ин хел суст гардӣ, тараққӣ аз пушти сарат мепарронаму мегӯям, ки гурехтанӣ шуд, паррондам, вассалом. Хуни душмани ҳукуматро кӣ ме-пурсад? Инро нигар!..

Шаҳбону ба қафо нигариста дар дasti намоянда туғангчай ялаққосиро диду дар ду поящ мадор намонд.

– Амакҷон, илоҳи роҳати фарзандонатона бинед, як умр дуои ҷони шумора мекунам, писараки маро сағири дарбадар накунед, – ҳоло ашқи сӯзон руҳсораҳои ўро шуста, ба сари синааш марҷон барин мерехт.

– Раҳ гард, раҳ гард! – Намоянда аз ду гесӯи то ба миён расидаи Шаҳбону гирифта, ўро ба худ кашид. Баъд аз беҳи кокулаш гирифту рӯи занро боло кард. – Ҳайфи ин ҳусну ҷамол не, ба моли давлати советӣ хиёнат мекунӣ! Давлати Советӣ ин хел хиёнатро ба ту намебахшад. Ягон хешу табори гапаш мебуридагӣ дорӣ?

– Не, амакҷон, ман ҳеч қас надорам.

Намоянда, дасташ дар банди кокули зан, ба пасу пеш нигаристу дар роҳ сиёҳий касеро надида гуфт:

– Монда шудӣ... Биё, камтар саворат кунам... – Вай аз зери бағали Шаҳбону гирифта, ўро озод бардошта дар пеши худ дар рӯи зин шинонд. Зан ҳеч муқобилият зохир накард. Сипас прокурор ду дасташ дар синаи Шаҳбону аспро ба роҳ андохта тани асири худро ба синааш мефишурд, аз лабонаш мебӯсид.

Вақте ки ба дуроҳа расиданд, намоянда гашти аспашро суст карду маслиҳатомез аз Шаҳбону пурсид:

– Бо ин гаштамон то ба шаб ба район намерасем. Роҳро миёнабур карда кӯҳ катӣ равем-ҷӣ?.. Мабодо ягон нағма накунӣ, мепарронам-а? Аз дasti Ҳукумат гурехта халос намешавӣ, дониста мон.

– Не, ман ба қучо мегурезам, амакҷон...

– Агар бамаъни шавию ба гапам гӯш кунӣ, ба асп са-

вор карда мебарам. Дар раҳи кӯҳ ҳеч кас нест, хилват...

Ба ҳамин минвол онҳо аз пайраҳаи кӯҳӣ рафтанд.  
Талеро гузаштанду намоянда аспашро аз роҳ боздошт.

– Номатро чӣ гуфтӣ?

– Шаҳбону.

– Бонуи шаҳ нагашта мур! Кӣ ба ту ин номро дод?..

Абзори аспро дуруст бандам, фуро.

Шаҳбону аз зин фуромад.

– Ҳой, биист. Аввал бағалатро бинам, тег-пег на-  
дошта бошӣ.

– Не, амакҷон, чизе надорам. Ман тегро чӣ мекунам?

– Аз эҳтиёт-дия...

Намоянда аз асп фуромаду ресмони онро ба бодом-  
чае баст. Сипас бағалу сурин ва синаҳои Шаҳбонуро даст  
-даст карда тани ӯро ба танаш фишурдан гирифт. Баъд  
сарашро бо даст гирифту лабонашро макид.

– Биё, камтар дар ҳамин ҷо бишинем... Ҳеч кас  
нест... Агар касе ояд, аз дур мебинем...

Онҳо рӯи алафҳои хушкидаи сари роҳ нишастанду  
намоянда ҷолок ӯро ба бағал кашид.

– Амакҷон, ҳар чӣ кунед, ман розиам... Як умр ман  
аз они худатон мешавам... Фақат озод кунед. Ба пеши пи-  
саракам равам, ҷашмаш ба роҳ... – Гуфт Шаҳбону канда-  
канда лабонаш дар даҳони бадбӯи намоянда нафаасир  
гашта.

– Агар ба гапам гӯш кунӣ, озод мекунам... Камтар  
нигоҳ медораму сонӣ... Қаниҳ хоб кун, ҷони амак, тезтар  
бош... Ягон кас наояд...

Шаҳбону худро дар зери вуҷуди фарбеху кароҳат-  
ангези намоянда диду шаби гузашта, висоли Исломи  
шармгинро ба ёд овард ва аз алам ҳунг-ҳунгкунон ошко-  
ро талх-талх гирист. Намоянда гирияи ӯро гӯё на медиуд  
на мешунид, дар даҳонаш таъми шӯри онро эҳсос ҳам  
намекард.

“Боз ин одам намояндаи район, прокурор будаст!..  
Худо гирад, ҳамаашон як гӯр будаанду дар пеши мо ба-  
рин, бечораҳо, худро пайғамбари алайҳисаллом метаро-  
шанд...” мегуфт ба дил Шаҳбону ба қисмати талҳи худ  
тан дода.

## БОБИ ШАШУМ ХОНАДОРШАВӢ

Аз рӯзи ба деха бозгаштани Мулло Мурод кариб якуним сол гузашта ва ҳоло ӯ ҳавлии ҳароби падарро, ки фақат деворҳои аз санг моҳирона чидай он устувор монда буданд, ба тадриҷ таъмиру тармим кард, боми хонаҳоро якояк пӯшонда буд ва ҳоло ҳар касе, ки аз дарвозаи дутабақа ба ҳавлии ӯ ворид меомад, макони дилнишин ва батартибу озодай ӯро дида, ба як бор “Э, оғарин, Мулло, қандатона занед, дастатон – гуле!...” мегуфт. Аммо ҳар як ҳамдехаи ҳамроҳ дар фуроварди сӯҳбат талқин мекард, ки ҷароғи ҳар як хонадон зан аст, Мулло фурсатро нагузаронад, ҳанӯз, ки писарҳо ба камол нарасидаанд, хонадор шавад. Ҳешовандони наздик ба ӯ аз занҳои бевайи деха ҷандеро ном гирифта майлашро мепурсиданд.

Мулло Мурод нек медонист, ки бояд издивоҷ кунад, бе зан зистан мушкил аст. Ҳоса айёми охир ҷомашӯюю молҷӯший, сариштаи ширу ҷурғот ва ҳӯрокпазӣ дилгираш карда буд. Ҷаҳонӣ, баъди он ки Ислом ба кори колхоз тамоман банд гашт, баъзан алав даргиронда, як чойник чой дам кардан ҳам ба ӯ малоловар асар дошт. Вай сараввал амин буд, ки ба марди муфлису нодор аслан зан чӣ лозим!.. “Азоби ҳудам дар ин диёр кам аст, ки боз як зани бечораро ба уқубати ҳуд шарик қунам! – мегуфт ӯ ҳуд ба ҳуд андешида. – Ҳар кӣ бошад ҳам, бо як ҷаҳон умед ба ин остон қадам мегузорад... Баъд, балки яку якбора тар-

бузаш аз бағал меафтаду ҳама умдаш барбод меравад!.. Не, ман ана, ҳамин ҳалоки умедҳои як бандай берӯзиро нигариста наметавонам... Боз ҳам худо медонад, балки қатъи назар аз мӯҳточиамон он зан ба ин хонадон як ламъаи хурсандӣ меовардагист?.. Ба ҳар ҳол, зиндагии мо аз дигарон бадтар нест. Хоҳу ноҳоҳ хонадор гаштанам як амри зарурӣ барин...”

Мулло Мурод дар инчунин лаҳзаҳо риши мөшуби-ринҷашро панҷа мезаду онҷунон ба дарёи андеша гӯтавор мегашт, ки китоби дар пешаш күшодаро низ билкул фаромӯш мекард. Вай ҳоло ҳар замон ба гӯристон мерафту дар сари хоки падару модар ва Моҳинав фотиҳа меҳонд ва сипас ба хонақоҳи деха, ки дар паҳлӯи гӯристон воқеъ буд, медаромаду тӯдаи китобҳои қӯҳнаero, ки мардум солҳои пеш аз тарси ҳукumatдорон ба ин макон оварда партофта буданд, мекофт ва баъзоро дар бағал пинҳон карда ба хона меоварду мутолия дошт. Ӯ аз улуми диния ба қадри кофӣ огоҳӣ ёфта буд ва ҳоло дар ин қӯҳпояи ҳаробазор ва беътибор, ки мардуми бечора дар чанголи маразҳои беҳисоб, чунон ки сад солу дусад сол қабл аз ин, дар укубат буд, аз илми тибби ниёгон баҳрае бардоштан меҳост. Ҳамдехагони бенаво, ки дар муқобили маразҳои беҳисоб саҳт очиз буданд, ба сари беморон ӯро ҳамчун мулло мебурданд, то дуое хонад, шояд аз даму нафаси вай маризро шифо расад. Мулло Мурод нек медонист, ки эътиқод ва “ихлосу ҳалос” гуфтани мардум ҳарфи беҳуда нест, имконияти вучуди инсонро ба муқобили маразбедор мекунад. Аммо дар илочи бисёр маразҳо агар ӯ аз илми тиб оғаҳӣ медошт, ба мардум бештар нафъаш расиданашро рӯзафзун ба худ икрор мекард ва афсӯсу надомат мекард, ки дар овони бачагию наврасӣ ҳунари табибони ҳозики айёмро наомӯхтааст. Охир, Табибуллоҳони машҳур бо шогирдонаш аз пай ғундоштани гиёҳҳои давой ҳар сол аз шаҳр ба деха меомаду дар ҳавлии бобояш

муддатҳо хобухез дошт... Ана, акнун дар кишвар на аз он мардон ному нишоне монду на аз китобу дарстурҳои онон...

Ба ҳамин минвол ў дониши аз китобҳо бардоштаи худро бо чандин эҳтиёт ба нафъи беморони умедвор ба кор мебурд. “Аз ҳӯрдани решай шотарра кӣ зарар дидаст? – мегуфт ў ба беморон. – Баргашро қоқу гӯён аксар меҳӯранд, дар аввали баҳор ба қоқу монанд аст. Дору решай ҳамон шотарра аст, табибони донишманд ба дарди шумо онро даво гуфтаанд”, – мегуфт вай ба беморон умед баҳшида. Баъд ўро Ҷавлони Урус ба нармӣ оғаҳ кард, ки накунад ин корро, аз идораи дахлдор таъкид кардаанд: “Модом ки дипломи духтурӣ надорад, ба табобат кардани беморон ҳукуқ надорад.” “Дар қонун ҳамин тавр навишта шудааст, бед, маслиҳат ҳам надиҳед,” – гуфт Ҷавлон узромез. – Ҳозир “вредительство” гӯён баҳрои ҳамин навъ фаъолиятҳо даҳ сол мефиристанд.”

Баъди он ки Ислом ба дарав рафт, нигоҳубини ҷуворӣ ба зиммаи Инъоми даҳсола афтод. Мулло Мурод ҳайрон буд чӣ кор кунад: аз як тараф ҷуворизори рӯйдариҷа бекас, аз тарафи дигар бачаро рӯзи дароз дар киштзор танҳо мондан намехост. “Худо медонад, ба сараш чӣ ҳаёлҳо меояду дар танҳои ба чӣ корҳои машғул мешавад, – мегуфт ў худ ба худ андешида. – Эҳтимолан, ба маслиҳати хешу акрабо амал бояд кунаму хонадор шавам...”

Вай аз он, ки Ислом дар паҳлӯи дигарон кор мекунад, маҳсусан, аз он, ки ҳоло дараваш аз деха дур – дар дашти Баҳорикор аст ва шабҳо дар он мавзеъи рӯхафзо ҳобида, обу ҳавои диёрро бо тамоми вучуд мешамад, бо одамон, бо писару духтарони мардум ҳамдасту ҳамдард аст, хушнуд буд. “Кар аст, кӯр аст, ягон духтари ҳамин кӯҳпояро ба вай арӯс кунаму пояшро дар ҳамин ҷо саҳт бандам, баҳрои ман коғист,” – мегуфт ў ба худ мамнун та-бассум карда.

Аммо тақдир ҳоло хонадоршавии худи үро choиз шумурда буд магар, аз ҳар тараф хешу ақрабо зудтар қуфт кардани сари үро айни савоб мешумурданد.

Аз рұзи ба Гүчумак омаданаш, аз рұзи ба хок супурдани Мохинав, ҳоло қарип якуним сол гузаштааст. Дұруст аст, ки дар ин миён бүгзи бегонагй вә хавотирий байни ү ва ҳамдеҳагон ба як андоза аз миён бардошта шуд. Дар маросими солгарди вафоти Мохинав вай як саркар окушта, ба сағиры қарип ош дод вә ин амали ү дар он айём аломати химмати баланд вә нишони посихотирдории самимй буд, ки инро мардум зикр мекарданд.

Дар деҳа қисмати пирдухтарони ноком вә беваҳои ношодро дигар камтар касон меандешиданд. Дар назари Мулло Мурод чунин меомад, ки марди ғамшарики халқ ҳоло дар деҳа намондаст. Ү аз ин ҳол бениҳоят маъюс буд. Одамон рұзағзун худхоҳу худпараст мегаштанду инсоғы диёнат вә меҳру оқибатандеширо фаромүш мекарданд вә фасоди ахлоқ ба монанди як навъ марази ҳамагир ривочи тамом дошт. Ү хуб медонист, ки дар замонҳои пеш аз ҹанг, то ки ахлоқ фасод нагардад, пирони деҳа намегузоштанд, ки ҹавонмарде безан бошад ё зане бешавҳар. “Ин ҹангши шум чй қадар сари мардро ҳүрд, НКВД-ву ОГПУ аз ҹанг бештар сари мардонро ҳүрданд, яке ним марди чон ба саломат бурдагиро дар каналкоби қуштанду мамлакат пур аз беваю пур аз пирдухтар гашт. Заҳҳоки морон ҳам, Чингиз ҳам ин қадар хуношомй на-кардагистанд, – мегуфт ба дил Мулло Мурод вазъи айёмо таҳлил карда. – Саф-саф маҳбусонро ба хандақҳои калон дароварда парронда, бо трактор хокпұш карданашонро агар бо ҹашмони худ намедидам, ҳаргиз бо-вар намекардам! Охир қадомин подшоҳи золим аз қафой аскархөш пулемётро рост карда, онҳоро ба душман ҳамлавор сохтааст?! Боз зинда бод Исталин, зинда бод Жуков! Тавба, тавба кардам, худо... Аз ахли илму савод пұ-

шида нест, дар китоб навиштаанд: “Изо вуссидал амру ило гайриахлӣ фантазириssоата,” яъне, умури мамлакат агар ба дasti ноқобилон бияфтад, қиёмати он маконро нигарон бошед. Охир, мардуми иғвогару мочароҷӯй хукуматдорӣ карда наметавонад...

Ниҳоят рӯзе ду-се нафар мардони солдида аз хусуси хонадоршавиаш ҷиддан, ботаанӣ ба ў маслиҳат андохтанд. Ҳама мегуфтанд, ки “айбу нанг аст, ки марде аз авлоди онҳо дар чунин синну сол ҷомашӯю говҷӯшӣ қунад, ба дарзӣзии либос даст занад. Ин кор ба мо исноди ноҳуш меоварад” гӯён, онҳо дар сари ин даъво саҳт истоданд ва ба ҳамин минвол ўро ба издивоҷ розӣ карданд. Азбаскӣ Мулло Мурод ба хотири ду писари худ дигар фарзанддор шудан намехост, ба вай аз хешони Моҳинав Шафоатбибӣ аз ҳар ҷиҳат писанд омад. “Ба ҳар ҳол, ба бачаҳо бегона не”, гуфт вай худ ба худ тасмим гирифта.

Баъди ноншиканӣ, яъне, номзад кардан, чунон ки урфи он рӯзгорон тақозо дошт, вай ба хонаи ҳамсари ояндааш барои куртаю лозимӣ чор метр чит, як рӯмол ва як кафш фиристод. Аз ҳӯрданӣ панҷ кило ҷувории сафед ва се кило ғӯлинг дод. Шабе чор-панҷ нафар занҳо Шафоатбибиро ба хонаи ў оварданду як дег оши ҷувории хешовандони домод пухтаро ба сарҷамъӣ ҳӯрданд ва то як поси шаб сӯҳбат оростанду сипас ба Мулло Муроду Шафоатбибӣ аз худо қӯшапирий талабида пароканда шуданд.

Ба ҳамин минвол Шафоатбибии бефарзанд, ки шавҳараш дар баталюни коргарӣ бедарак рафта буд, ду писари Мулло Муродро модарвор оғӯш гирифту навозиш кард. Ба Инъоми даҳсола навозишу меҳрубониҳои модарандар хеле хуш ояд ҳам, ба Ислом аз чӣ бошад, ки ноҳуш асар кард: ўро чунон расид, ки модарандар дар асл ба онҳо ҳеч муҳаббате надорад.

Ин ҳол аз ҷашмдошт дур набуд.

Аз чӣ бошад, ки одамон аз қадимулайём ба муҳаб-

бати самимии модарандар аксаран шубҳаомез менигаранд. Агар модарандар дар пешни чашми дигарон сагира-ашро навозиш кунад, риёкораш мешуморанд, меҳрубон бошад, гандумнамои ҷавфурӯш мегӯянд. Шафоатбибӣ ин ҳолро медонист, хуб оғаҳ буд, ки дар аввал ба ҳукми ин одат ўхӯ накӯкорӣ кунад, ҳоҳ не, номаш модари ӯгай аст, бинобар он, ба бачаҳо мисли он ки фарзанди худаш бошад, бе ҳеч дурангӣ муомила дошт. Худ ба худ мегуфт, ки аз дунё бефарзанд, бе ҳеч нусхаю нишона мегузаштам, ҳудо шафқат карду ҳамин ду сагираро ба ман дод, ҳар чӣ аз дастам меояд, барои онҳо мекунам. Фарзандони Мулло Мурод қӯрнамакӣ намекардагистанд? Ҳайр, худаш ба гапи дӯст даромад ё ба гапи душман – бо ҳукumat рӯйрост тараф шуд... Боз тавба кардаст мегӯянд. Бад кард ё нек, намедонам, аммо зану бачаашро партофта нарафт. Ба хотири як сухани Моҳинави раҳматӣ ҷасади ўро аз кучоҳо гирифта ба ин ҷо омад... Дар тухму тӯдаи вай қӯрнамаку носипос нагузаштаст мегӯянд. Ҳайр, агар некиамро надонанд, ҳалқ ҳаст, дар сари ҳама ҳудо ҳаст... Ман аз бачаҳош зиёда тамаъ надорам, фақат одам шаванд, барои ман бас аст. Агар мурдам, ниҳояте “вой, оча” гӯён овоз бароранду пои тобутамро гиранд ва то қабристон баранд, ҳар замон дар сари ҳокам фотиҳа хонда гузаранд...

## БОБИ ҲАФТУМ

### ФАРДОИЁН

Бегоҳирӯзие, ки мардуми деҳа вақти намози аср мегӯянд, ба қаъри дараҳои кӯҳ аллакай тирагӣ афтода бошад ҳам, нури офтоб ҳанӯз дар фарқи талу теппаҳо ва қуллаю тегаҳо равшан ҷилвагар буд. Бому дар, боғу тавораҳои хорбости деҳаи Гучумак, ки дар ёнаи кӯҳ дар ка-

нори рости сой воқеъ афтода буд, аз шафаки гуруб саросар гулгун метофт. Дуди кабуди мӯриҳо ба фалак пецида, аз дуродур дилҳоро ба худ ҷазб мекард.

Қариб тамоми бому ҳавлиҳои деҳа бо пушти худ ба кӯҳ такя карда, рӯ ба офтобшинам нигариста буданд дар самти офтобшинам – парча-парча боғу заминҳои рӯидарича, баъд Яланг ном замини фарохи колхоз, баъд теппазорҳо сар мешуданду сонӣ даштҳои васеъ то ба ҳатти уфук доман паҳн карда буданд. Ба гучумакиҳо чунин менамуд, ки офтоб аз қафои кӯҳи онҳо мебарояду дар поёни олами беканор фурӯ меравад.

Пушт ба кӯҳ, рӯ ба даштрӯя нигаристани бому ҳавлиҳои деҳаро пирон чунин эзоҳ медоданд: ризқу рӯзии мардуми Гучумак дар ҳамин теппазору дашти васеи Баҳорикор пош хӯрдааст.

Ин бегоҳирӯзӣ ҳам ҷавонону духтарон мисли ҳамеша бо ҳазлу мutoиба, шӯхию гаппаронӣ, аз кори сахро меомаданд. Онҳо ҳоло, баъди анҷоми дарав дар Баҳорикор гандумзорҳои атрофи деҳаро медаравиданд. Занҳои рӯзгордор як соат зудтар барои сариштаи хонаю дар ва молу ҳол аз кор рафта, ҳоло духтарону писарон бемалол ҳазлу шӯҳӣ мекарданд. Ҷавонони наврас агар дар ҳузури занҳо ба духтарон гап партоянд ё ҳазл кунанд, одатан, зуд маломат мешуниданду ҳичил мешуданд. Бегоҳирӯзӣ барои онҳо монанди танаффуси мактаб лаҳзаи шӯхию бекарориҳои дилҳоҳ ҳисоб меёфт.

Ҳоло Насимча, ки аз наврасони шӯҳтабъи дар гирди духтарон доим парвона буд, беибо байтҳои духӯраро хиргоҳӣ карда меҳонду ба ғаши Назокат мерасид:

Саропоят тилло бошад, Назокат,  
Вучудат бебало бошад, Назокат.  
Туро додот агар бар ман набахшад,  
Шаби тӯят азо бошад, Назокат.

– Нияти бадат аз даҳонат барояду ба гиребонат часпад, Насимча-ятимча! – фифон мебаровард Назокати малламӯй қабудчашм. – Рав, аввал бинита пок кардана ёд гир! Дар кисат дастрӯймол ҳам набудагист?

Ҳама баробар меҳандиданд.

Назокат ҳамин баҳор ба понздаҳ даромада бошад ҳам, бағоят резачусса ва маҳиновоз буд. Аз байни духтарон Насимча беш аз ҳама ба ғаши вай мерасид ва аз қаҳру итоби ӯ намеранҷид. Гоҳ хушомадгӯёна таъриф мекард, гоҳе “Гурбачаи мингосӣ” гӯён мазоҳ месоҳт, вале дар қаъри дилаш нисбат ба ин духтараки ҳалим як ҳисси ачиберо пинҳон медошт, ки онро аз дилсӯзӣ, ҷонибигирӣ ва ҳар лаҳза ба ёрию мадади духтар омода будани ҷавон фахмидан душвор набуд.

– Аз остини куртаат ягон порча дастрӯймолӣ бурида те! – ба Назокат шӯҳӣ мекард Насимча ва рафта аз остини духтар саҳт мегирифт.

– Сар те! Гап назанам, аз худ рафтӣ!

– Агар гап занӣ, обу адо мешавам, – Насим ба китфи духтар даст андохту қаҳри ӯро овард.

– Э, гум шав! – Назокат ӯро саҳт такон дода, бо авзой гирифта абрӯяшро чин карду ғут-ғуткунон пеш рафт:

– Ҷоната гирад, сӯфра саночаш мекашад, ҳар кас ба зоташ мекашад. Агар дар сарат додою очаат бошад, ин хел бешарм намешудӣ... – Назокат аз густохии Насимча дар назди дугонаҳояш изо кашида боз хеле суханони таънаю маломат гуфт.

– Солам – ҳар, гӯшам – кар, – Насимча бо ду кафи даст ду гӯшашро басту ба ду тараф ҳаму рост шуда калавида роҳ мегашт ва аз суханони саҳти Назокат ҳеч намеранҷид.

– Ҷашми ин духтарон ҳозир ба ордендорон, – ба қадоме аз духтарон расонда киноя кард Ҳакими навча, ки аз логарӣ лақабаш “Хӯса” буд.

– Рост мегӯй, Хӯса, хозир агар ягонта ордендора бинанд, чашмашон сиеҳӣ мезанаду тӯқ-тӯқ пешпо ҳӯрда, дар роҳ меафтанд-е! – Сухани ӯро тақвият дод Насимча.

– Ҳуб мекунем, ачаб мекунем! – Ба ғаши бачаҳо расид Ҳалима. – Шумоён ҳам ба ҷанг рафта, орден гирифта бед.

– Ҳой, гаранг, ба тамом шудани ҷанг ҷанд сол шуд, акнун додои ту катӣ рафта ҷанг кунем-ҷӣ? – гуфт Ҳакими Ҳӯса.

– Ҳой, истед бачаҳо, як гапро пурсам, – бо авзои ҷиддӣ дари ҳазлу шӯхии ҳамсолонашро баст Шодоб. – Агар ҷанги сабил тамом гашта бошад, ин қадар маъюбу маслух аз кучо меоянд, ин қадар аскарҳо барои чӣ ягон-ягон меоянд?

– Маслуқҳо аз беморхона меоянд, асирон аз ҳабс-хона... – эзоҳ дод Насими ҳамадон. Зиндагии дарбадарона ӯро ҳамадон карда буд.

– Ҳалима, парво накун, барои ту як нафар “канту-жиша” руст карда мондаам! – қоҳ-қоҳ зада ҳандид Ҳакими Ҳӯса.

– Мур, ба ту алам қунад! – паст намеомад Ҳалима. – Аз баҳилиат даруната ҳӯрда ришта барин дароз шудӣ. Боҳабар бош, қанда нашавӣ! Ин Насим-ку аз баҳилиаш қалон намешавад.

– Ҳой, ба додараки ман забон нарасон, – ба ҳимояи Насимча барҳост Анор. – Ҳоло сабр қун, баъди ду-се сол як йигит шавад, ки...

Анор дар синну сол аз баъзеи онҳо чор-панҷ сол қалон буд. Вай баъди дар ҷанг ҳалок шудани падари Насимча ва соли қаҳтӣ вафот кардани модарааш ӯро “додар-рам” мегуфт ва ба ҳар васила дилбардорӣ мекард, аз сари шафқат баъзан ба вай аз кисааш як мушт ғӯлинг ё себқоқ бароварда медоду ғамхорӣ зоҳир менамуд. Насим ҳам ӯро ҳурмат мекард, аз пирдуҳтар гаштани Анор гусса ме-

хӯрд.

– Ӯҳ-ҳӯ! – фарёд зад ногаҳон яке аз бачаҳо. – ин кӣ бошад гӯям, язна-ку! – Баъд ба шӯҳӣ тараннум кард: – Домод омад аспакӣ, арӯса бинад рустакӣ...

Чашми ҳама ба саворе, ки лаҷоми аспашро саҳт қашида, оҳиста-оҳиста аз тал фуруд меомад, дӯҳта шуд.

– Домод!.. Домод!.. – писханд карданд дуҳтарон.

– Ҳа, язнаи худамон... Дар миёнбандаш як кило қанду набот... – мегуфт дуҳтаре.

– Қанду набот чӣ хел мешавад, бо ҷашмат дидагӣ барин гап мезаний.

– Аспи додош... Додош ҳолӣ ҳам бетобанд-чӣ? – ме-пурсид Анор.

– Шодоб, ба пушти асп худат савор мешавӣ ё савор кунам? – густоҳӣ сар кард Насимча.

Шодоб, ки ҳоло досаш дар китф ҳомӯш меомад, аз ин гуфтугузорҳо саҳт ҳичил гашта, сарашро боло бардоштан наметавонист. Ҳар касе, ки дар ин лаҳза ба рӯи вай менигарист, дар оташи шарм сӯхта, пир-пир парида-ни лабҳои ўро баъло медид.

– Шодоба мебарданд-е! – Ба ҳавои “Ёр-ёр” яке хиргоҳӣ сар кард. – Кимҳоба мебарданд- е! Шодоб баҳо на-дорад...

– Дуҳтарон! Ҳой, бачаҳо! Ҷим-м! Ҳап шавед! Агар сири инҳоро ҳар касе дар қишлоқ паҳн кунад, пес шавад! – аз рӯи қоидай кайҳо чорӣ кардагиашон баланд хитоб кард Насим.

– Махав гардад! – ҳамовозӣ кард Анор.

– Ҷазои ин хел гапкашону ғайбатиҳоро худамон ме-диҳем!

– Шодоб, э, Шодоб, туро кучо мебарад? – ором на-мегашт Насим. – Бигӯй, ки:

Ба Самарканд мебарад,  
Ё ба Хучанд мебарад,

Аз офтоби сўзону  
Досу каланд мебарад.

– Э, вақ-вақ накун, Насимча, – гуфт оқибат Шодоб ранчидахотир, чин ба абрӯвон зада.

Писару духтар – хама гашташонро тез карданду Шодоб аз онҳо чудо гашта, торафт қафо мондан гирифт.

– Ҳалима, ист... ҳой, Ҳалима... – гут-гут мекард ўхитобан ба дугонааш, аммо Ҳалима гўш надода, ба роҳаш шитоб дошт.

Маълум буд, ки ин гурӯҳ ба мулоқоти Шодобу Ислом хеле вақт одат кардаанд.

– Ҳой Ислом, домод ба пеши бахшидааш дасти хушк меояд-чӣ?! – Фарёд кард Анор.

– Агар як бори дигар ин хел дастат ба бинӣ ойӣ, нишон намедиҳам, дониста мон, – мегуфт ў ба таҳдид дур гаштаравон.

– Худат анорӣ, пеши ту себқоқу ғўлинг биёрам, нашавад, – ба суханбозӣ ҷавоб дод Ислом.

– Қанд биёр, набот биёр... Ҳайр, агар қанду набот набошад, ягонта кулчай ширмол биёр.

– Қанд дар ин замон... – Ўлаҳзае чӣ гуфтанашро на-дониста ғўлингхой карду сипас пурсид: – Ранги қанд чӣ хел аст, аз ёдам рафтаст.

– Мо одамони пиёда, ту саворай! Додот бойи қишлиқ бошанд...

– Чӣ хел бой? Ба гўшамон чен карда як бурдагӣ загоронон меҳӯрем, – ба таънаҳо ягон - ягон ҷавоб медод Ислом.

– Мо як моҳ аст, ки noni алафӣ намехӯрем...

Дигар ҳамагон хомӯш монданд. Ислом мутаваҷҷех гашт, ки Анор аз сири ў огоҳ буда аз ў чизе умединор аст, бинобар он гуфт:

– Ҳоло вай бахшидаи ман не... Фотиҳа кунем, сонӣ...

Ҷавон ба Шодоб баробар шуду салом кард ва аз асп

фуромада, лачоми онро гирифту баробари духтар хомұш равон шуд. Синни ұ акнун ба шонздақ расида бошад ҳам, нисбат ба ҳамсолонаш қадбаландтар менамуд. Сару лиbosаш ҳам аз дигар ғавонони деҳа қуллан тағовут дошт, vale фарқи ассоі – озодаю шинам лиbos мепүшид ва ҳар лиbos ба худаш зебанда буд.

Ба духтарон ва занони деҳа на факат зебоии ғашму рұй Ислом, балки ҳамеша покизаю шинам лиbosпүшии вай, хүшфөзілік, ҳолчұи самимій барин хислатҳои ғавон бағоят дилписанд буданд. Бисёр духтарону занон аз як дидан ё аз вохұрии нахустин ба вай мағтун мегаштанд, vale рози худро ошкор намекардан.

Ғавону духтар кайҳо аз дигарон дур монданд, vale ҳанұз ҳам ба яқдигар чи гуфтанашро намедонистанд. Ҳар як сухане, ки ин дам ба забон меомад, дар назар пучу бемаңын ғавон ба бемаврид менамуд. Бо вучуди ин, баъди хеле хомұшии гарон, ки нигоҳдо онҳо ғанд бор бо яқдигар пецида розу ниёз кардан, Ислом гилаомез гуфт:

– Аз афти кор, аз омаданам хурсанд несті? Ё ягон кас туро ранчонд, а? Табъат хира барин... – нағаси ғавон гирифта, изтироби дилашро маълум мекард.

– Чи, ин қадар раҳи маро поида меисті? Ҳама гап мезананд, – гуфт духтар димоғаш гирифтагі, дар абрұвони сиёҳаш чини истиғно ба рұй ғавон нигариста.

– Хайр... Ҳамту... Туро дидан меҳоҳам... Ҳамин ҳам гуноҳ аст чи?... Дар пеші ғашми ҳама ҳамроҳат меравам...

– Одамон ҳар хел гап мезананд, – гуфт духтар оқанғи суханашро нармтар карда. – Баъд пурсид: – Аспи кі? – Вай аз ошиқи худ дар назди дигарон фажр дошт, аммо ин розро пинхон медошт, ба дугонахояш ғұнин вонамуд мекард, ки ғавон мағтуни вай аст.

Аммо ҳар яке медонист, ки агар ба Ислом худро наздик гирифта, илтифоте кунанд ё бо ұ ханданд, Шодоб девона барин мешавад.

– Хабаргирӣ рафтаму аз гала дошта савор шудам. Додом имрӯз кори зарур доштанд, галаро ман бонистам, – гуфт Ислом бо оҳангӣ ифтихор. – Аспи яввош, савор мешӣ?

– Э, онсӯтар бар! – ба истехзо табассум кард духтар. Баъд пурсиҷ: – Додот чӣ? Ҳисобчӣ мешаванд?.. Ҳамин хел гуфтанд.

– Не... намедонам, – гуфт Ислом бепарво. – Ман ба Баҳорикор меравам. Ҷуфт сар мекунам, гандуми тирамоҳӣ мекорам. – Баъди каме сукут боз илова кард: – Агар боз дида натавонам, хайр.

– Агар ба кори ферма наравам, ман ҳам ба дашт меравам. Ба ҷуфтронҳо ошпаз даркор, – инро гуфту худ аз худ шармида табассум кард духтар.

Онҳо хеле вақт ҳомӯш монданд. Фақат садои қадамҳо ва гоҳ-гоҳ биниафшонии асп шунида мешуду бас. Ислом зарбаҳои дили худро равшан мешунид. Ба ферма ба кор рафтани Шодоб ҳамеша ӯро бесаранҷом мекард. Чанд бор норозигиашро изҳор кард, вале духтар якравӣ мекард.

– Ба ферма нарав, – оқибат боз ба забон омад ҷавон.  
– Ба маслиҳати ман гӯш кун, ба ферма нарав.

– Барои чӣ? Кори ферма ба ман маъқул. – Баъд мақсади ҷавонро аз ин монеъгӣ ба инобат гирифта, илова кард: – Духтарон бисёранд.

– Ба ман мудири ферма маъқул не... одами нағз на будаст. Ҳама ҳамин хел мегӯянд. Мардум надониста гап намезананд.

– Амаки Ҳудоёр?

– Ҳа.

– Вай ба ту чӣ бадӣ кард?

– Ҳеч... Ҳамту. Намефорад.

– Агар нафорад, ба додот гӯй, галабонӣ накунанд.

Ҷавон чӣ ҷавоб доданашро надониста, лаҳзае хо-

мұш монд. Вай аз канори пайраха қадам мезаду бо хим-чай дасташ беихтиёр ба соқи поящ мекүфт. Вай соқи поящро бо ҳавсала пайтобапеч карда бо чилбури алои чоруқаш печонида баста буд. Ұ дар поящ чоруқи аз пұсти гов сохтагй, бесадо ва сабук қадам мепартофт. Чоруқи пойи духтар хеле фарсада, аз чоруқсо күхна дарбехзада буд.

– Як ман не, ҳама мегүянд, Худоёр одами нағз не, – гуфт вай оқибат ба духтар рұ овада. – дилаш торик аст. Ё саратро гардонда, дили туро ҳам гарм карда-чī?

– Ба даҳонат нигоҳ карда гап зан, аз таги санчид - панчид нагузаштī-ку? – бо қаҳр эътиroz кард духтар.

– Ман аниқашро намедонам, рост ё дурӯғ, vale ба марги Зұхро вай сабабгор аст, мегүянд, – гуфт ҷавон ба эътиrozи духтар аҳамияте надода. – вай ба ҳар як духтару зан ҷашм ало мекардаст. Моҳира ҳам ба қасофати вай бадном шуд, мегүянд.

Зұхро ном ҷавонзане соли гузашта аз ҹанг омадомади шавҳарашибро шунида, худашро овехта күшт. Маълум шуд, ки дучон будаст. Азбаскй дар ферма кор мекард, аксар аз Худоёр гумонбар шуданд. Ба ниди ҳамин гумону таҳмин шавҳари яқдастаи вай шабе ба гардани Худоёр гүё корд мондаст, аммо мудири ферма бо китоби шариф қасам хұрдааст, ки ұ дар ин кор бегуноҳ аст. Ҳоло ахли деҳа ҷашмдор буданд, ки Худоёрро имрұз не, фардо китоб мезанаду ба сазо мерасад.

Боз байни мардум гап-гап буд, ки мардак бо Моҳира ном духтарақ ҳам ишқбозй дорад. Моҳира хоҳарзодай занаш буд. Худоёр бо ин гапу калоча ба номи духтарақ дөг фуроварда, дигар ба дараш хостгор намеравад. Агар-чй ҳеч далели номаъкулиаш набошад ҳам, акнун духтарро касе хостгорй намекунад. Худоёр катй ҳингир-ҳингир, ҳазлу шұхй карданаш, ба мағлисҳо ҳамроҳ рафтанаш ба-рои мардуми деҳа кифоя буд, ки аз духтар рұ гардонданд.

Офтоб гуруб мекард. Дар шўълаи норинчи он чавон ва духтар гаштаю баргашта ба якдигар менигаристанду табассум мекарданд. Онҳо гўё бо забони нигоҳ гуфтугў доштанд ва бинобар он, намехостанд эҳсосоти покиза ва нафаси худро бо баёни дурушти зиндагӣ мағшуш бисозанд.

Ба сари тал баромаданду чавон аз роҳ бозистод. Офтоб гуруб карда буд. Дар муҳити бебод дуди мӯриҳо сутуновар ба фазо рост мебаромад. Дар поён деха. Бо ҳазорон чашми аёну ноаён ба ин сӯ нигаристани одамонро Ислом ба ёд оварду саросема ба рӯи духтар нигарист. Рӯмоли гардӣ аз фарки сари духтар лагчидা ба пушти сараш фуромада, дар банди ду гесӯи сиёҳи маргуланоки ўдаромада буд. Чавон лаҳзае мафтуни мӯю рӯи духтар аз ўчашм наканд. Дилаш меҳост, ки кокулони ўро даст занаду навозиш кунад, бӯсад, ба рӯяш молад.

– Хайр, Шодоб... Ту рав...

– Ту ба хонаатон намеравӣ? – пурсид духтар бо шубҳаи нотаъине ба вай рост нигариста.

– Ту рав, ман оҳиста меравам, – гуфт Ислом маънидорона сар чунбонда.

Шодоб матлаби ўро фаҳмид ва ба чавон табассуме ҳадя намуду рафт. Ислом аз қафои вай дуру дароз нигариста истод. Дилаш кашол буд, ки ҳамроҳи вай равад, ўро то таҳи дарвазаашон барад, vale аз гапи мардум ҳарос дошт. Суханони падарашро ёд овард, ки ҳамеша ба фарзандон талқин мекард: “Хоҳӣ нашавӣ расво, ҳамранги чамоат шав...” Ислом ҳоло ба дил аз падар савол дошт: “Мо – чавонон, соҳибони фардои мамлакат, наход, ки аз падару бобоёни худ ҳеч тафовуте надошта бошем?! Сипас, фардои мо мисли дирӯзу имрӯзамон беранг будагист? Охир, ҳаёти мамлакатҳои Гарбро, маърифати мардуми он диёрро баъзеҳо тарсида-тарсида мегӯянд, шунида ҳайрон мешавам. Пас он гуна ҳаётро кӣ ба мо

месозад? Дар фикри чавонону духтарони мо ба гайр аз андешаи нон, либос, ишқ дигар муддаое нест? “Бояд китобу рӯзнома хонед,” мегӯянд, аммо китобу рӯзномаҳои мо ҳама гапҳои дурӯғро чоп меқунанд... Одам ҳайрон мешавад... Аз ҷанг омада додои Латофат деҳқонони гирмониро таъриф кардаст, пезе гӯён ҳашт сол ҳабс карданд.”

Дар пеш боз сиёҳии Шодоб намоён гашт.

“Барои чӣ аз роҳ, гашта меояд?” – гӯён Ислом тезтар қадам партофт.

– Ислом! Ба ман нигар... Чӣ хел гӯям... Ман умеворам, ки рӯзе маро ноумед намекунӣ!.. Дар сари ҳар яки мо худо ҳаст, аз худо метарсидағистӣ? Баъди ба ман андармониат дигар касе ба ман даҳон намеандозад.

– Шодоб, наҳод ба ман бовариат набошад?! Охир ман туро фиреб дода, сонӣ дар байни ин мардум чӣ хел сар бардошта мегардам? Охир, ҳама маро монанди Худо-ёр лаънат меқунанд...

– Ма... Инро барои ту дӯхтам... – духтар саросема бағалкисаашро кофту рӯмолчаи суфи гулдӯзиро бароварда ба Ислом дароз кард. Ӯ онро ба дasti вай доду дигар ба рӯяш нанигариста ғурехт. Ислом дар дасташ рӯмолча то аз назар пинҳон шудани духтар аз қафояш нигариста монд.

Баъд ҳавотиромез ба атроф нигарист – не ҳеч кас набуд. Вай дар вазъе, ки лабонаш аз табассуми хушбахтӣ худ ба худ во мешуданд, аз шодӣ ҷашмонаш барқ мепошиданд, ба рӯмолчай дар дасташ буда нигарист ва дуру дароз онро тамошо карду оҳиста ба лабонаш бурд. Баъд ҷорқат карда ба бағалкисааш андоҳт.

Вай дигар ба асп савор нашуд. Баъди чунин воқеаи фароҳбахш зуд ба хона рафтан намехост. Дилаш мегуфт бо овози баланд суруд хонад, саросари деҳаро, талу теппаҳоро ҷарҳ занад, гаштаю баргашта ҷарҳ занад. Оре, шодмонии вай ҳоло дар синааш нағунчида, мисли он ки

обҳои баҳорон рӯдхонаҳоро лабрез месозанд, худ аз худ бо созу суруди беовозе аз дилаш берун мерехт. Вай зери лаб замзама сар кард. Агарҷӣ овоз надошт ва ҳаргиз дар назди одамон ҳофизӣ намекард, vale дар ин шаби хилват кам-кам овозашро сар дода сурудеро замзама дошт:

Гули лола ба чидан кам нагардад,  
Дили ошиқ ба дидан чамъ нагардад.

Вай хушбахт буд. Духтаре, ки орзумандаш буду дар ишқаш шабу рӯзҳо месӯҳт, оқибат ба вай ҷавоби аниқ дод. Рӯмлча – ин меҳру муҳаббати ду дил аст мегӯянд! Вай онро бо дастони сафеди зебояш бо ҷӣ муҳаббат дӯхтааст. Дар як гӯшааш сарҳарфи номи ҳар дуро бо бирешим чунон дӯхтаст, ки дар назари аввал ду шохча гули ба ҳам печидагӣ мегӯед. Пештар, дар алифбои қӯҳнаамон ҳатти зулфу райҳону... ва боз қадоме ба нақшу нигор монанд будаст, ана ба ҳамин усул дӯхтаст. Эҳ, агар Шодоб аз они ман гардад, ғифони баъзе бачаҳо мебарояд! Ҳар яке дар пай вай дом партофта гаштаст. Акнун вай аз они ман...

Дар пеши роҳаш боз сиёҳие намуду Ислом аз банди ҳаёлоти шириన берун омад. Сараввал қатъи назар аз қӣ будани сиёҳии дар пеш буда, қадамашро суст кард. Вай ин дам ҳеч қасро дидан намехост. Аммо бар қасди майли худ баъди лаҳзае ҳис кард, ки шаҳси дар пеш буда ҳам қадамашро суст мепартояд. Вай бо баҳонае лаҷоми аспро соз кардан аз роҳ истод, vale одами дар пеш буда ҳам ўро мунтазир шуд.

Ислом ночор ба пеш қадам монду бо авзои таҷанг ба он сиёҳӣ наздик расид, ки Ситора будаст. “Ин бетолеъ ҳам вақтҳои охир ба ман дом андохтанист ё дилхушӣ карданӣ аст. Барои дилхушӣ хеле мувоғиқ аст: ҳушрӯ, ҳушқаду баст, ҳушғеъл, ишваҳои ширин дорад. Аз Шодоб руст гашта ўро гузаронда фиристодаст... Макру ҳи-

лаи зан хисоб надорад мегӯянд,” – мегуфт Ислом аз вачҳи Ситора ба дил андешида то ба наздики ўрасидан.

– Ба поям як хори калон зад, чунон хун рафт... – шиква сар кард Ситора ҳангоми ба сараш расидани Ислом. – Лангон-лангон, ба азоб меравам.

– Ба асп савор кунам? – Башӯҳӣ савол кард Ислом, агарҷӣ хуб медонист, ки занону духтарони деха безарурат дар пеши назари мардум ба асп савор намешаванд.

– Савор мекунӣ? – Як навъ ишвакорона ва бо овози маҳрамонаи латиф аз паҳлу ба китфи Ислом даст андохта пурсид Ситора. Ҳандаи ў ба кас мисли шароб таъсири ғайриоддӣ дошт, ки аз он дили ҷавон ҷигғӣ карду даридагӣ барин гашту вучудаш ба ларза даромад, фикраш гӯё нимхоб бошад, якбора тира гашт. Ин лаҳза Ситора дasti ўро дар кафи дасташ мефишурду бо сехри дилбарона мепурсид:

– Аз ростӣ савор мекунӣ? Ман метарсам. Танҳо савор гаштан наметавонам... Хайрият, ҳеч кас нест, ҳама хона ба хона гаштанд. Агар ба ягон кас гӯй-ҷӣ? А? Қасам ҳӯр, – акнун ҷавонзан ба як дасташ дasti ўро саҳти фишурда бо дasti дигараш китфи ўро дошта раҳ мегашт.

Ба ёди Ислом расид, ки Ситора вактҳои охир зудзуд ба вай дучор мегашту аҷаб меҳрубон ва дилнавоз буд. Ба ҳалоки шавҳараҷ як сол нашудааст... Дар рӯзҳои охири ҷанг дар Манҷурия... Бояд шавҳар кунад... Наход, ки аз ман умединор бошад?! Не-е, медонад, ки ин кори ношуданий... “Зани бева – кафши қӯҳна” мегӯянд.

– Ҳа, гап зан, таноби даҳанат ба дasti каси дигарон аст-ҷӣ?

– Ба ҳеч кас намегӯям.

– Қасам ҳур.

– Бе қасам ҳам ба ман бовар кунед. Қавли мард қасам аст, – Ислом ҳам оҳиста дасташро ба китфи ҷавонзан партофт. Сипас чун бидид, ки вай монеъ нест, тани ўро ба

худ чафстар кашид.

– Савор шавам? – ҷавонзан боз ҳам ишвакорона хандида пурсид: – Ман худам савор шуда наметавонам, бардошта савор карда метавонӣ?

– Бардошта? Агар розӣ шавед, бардошта мебарам...

– Майлаш...

“Майлаш” гуфта саракашро ларzonдани ҷавонзан ба ҷавон аҷаб зебо ва мафтункунанда асар мекард.

– Мебардорам, – гуфт Ислом дар як вазъе, ки сараши мисли сари одами масти ҷарҳ мезаду тамоми ҳастияш бо шиддат меларзид.

– Агар ягон қас фаҳмад, ман аз ту домангир!.. – Ситора бо навозиш рӯяшро ба рӯи Ислом ниҳод.

– Намегӯям... Бовар кунед... – Ҳамчунон ба мисли одами масти ғуррунгос зад ва беихтиёр дасташ ба пушти Ситора лағчида фуромад.

– Вой-вой, миёнам... Оҳистатар, Ислом...

– Мебахшед, янгаҷон... Янгаи ширин...

– Ба ман нигар, Ислом... ҳамту шӯҳӣ... умеди дигар нақун...

Ислом, ки ҳоло олами мавҷударо гӯё билкул фаромӯш карда буд, пайкари саҳту тасмавор қаиши ҷавонзанро саҳт ба синааш фишурду лабони ӯро дурудароз бӯсид.

Баъди дақиқае чанд бӯсу канорҳо Ислом лаҳзае дигар Ситораро ба ҳолаш бозмонду саросема реسمони аспро ба буттае баст. Балки “баст” гуфтан ҳам ғалат будагист, ба як навъе шитобон андармон соҳт. Сипас ӯ Ситораро озод сари ду даст бардошту аз роҳ дурттар бурд...

– Ислом... Ислом... Ҳамту мешинем... Маро шарманда нақун... Ба қадам гузарад агар, худамро мекушам...

– Э, натарсед... Ман медонам...

Ба ҳамин минвол дар Гучумак ҳамчун дар саросари мамлакат, ҳаробиву инқирози рӯзгори мардум, бехуқуқии инсони оддӣ ба футури ахлоқ меовард, мардуми му-

сулмон “алҳаёю миналимонин”-ро фаромӯш карда буданд. Дигар касоне набуданд муҳофизи суннату анъана, номусу иффат, ростию дурустӣ ва адлу инсофро тарғиб ва таъмин созанд. Одамон дигар на аз худо меандешиданду на аз азоби вичдон, фақат аз Ҳукумат меҳаросиданду бас, ба ҷуз амале, ки ба зарари Ҳукумат аст, дигар ҳамаро ба худ раво медонистанд. Қӯдаки хокбоз ҳам медонист, ки баъзеҳо масцидро – хонаи худоро вайрон карда, мазорҳои муқаддастаринро ҳароб сохта, ҷои он, ки ба газаби худо гирифттор шаванд, имрӯз давру даврон доштанд. Одамон ба ҳозирбинӣ ҳӯ мегирифтанд, дигар касе онҳоро аз оқибати корҳо огоҳӣ намедод, дигар падарон ба фарзандони худ ҳикмати “Чоркитоб”-ро намехонданд:

Эй писар, аз охират ғоғил мабош,  
Бо матои ин ҷаҳон ҳушдил мабош.  
Моли дунё ҳоксоронро диҳанд,  
Оқибат парҳезгоронро диҳанд.  
Ҳар кӣ кори нек ё бад мекунад,  
Он ҳама медон, ки бо худ мекунад.

## БОБИ ҲАШТУМ

## ШАФОАТБИӢ

Ҳарчанд ки гушнагӣ ҳанӯз дар деҳоти қӯҳистон шиддат дошт, vale ба ҳар хол, ба мисоли солҳои пешкаттол набуд. Мардуми деҳа аксаран шикамсерӣ набошад ҳам, ба шом ҳалилобаю атола ё қӯча, ба рӯз нони згораи арзани ё ҷуворӣ меҳӯрданд, дар бештарини хонадонҳо ширу ҷурғот буд, дӯгоб мепухтанд, мардум аз замини рӯидарича ҳосили ҷаву арзанро бардошта, навбати хирман кардани гандум ва ҷувории сафед мерасид.

Дар хонаводаи Мулло Мурод ҳам охири халтаи ор-

ди омехтаи чувирию арзанро бо сарфаю саришта ба кор мебурданд. Шафоатбӣ дар сари дастархон ба дasti ҳар яке аз бачахо мувофиқи синну солашон як порагӣ загора шикаста медоду насиби шавҳарашро дар пеши ӯ мениҳод.

Ана, дар ҳамин айём як саҳари Шафоатбӣ ногаҳон андаке кам шудани орди чуволро пай бурда, лаҳзае дар ҳайрат монд. Баъд ашё ва лавозимоти ошхонаро як-як аз мадди назар гузаронда, дарёфт, ки дигар асбобу ашё сар ба сар дар ҷояш. Вай ботинан шукр кард, ки дузд ҳайрият тамоми ордро набурдааст. Сипас, ӯ ин ҳодисаро ба ҳамсарав гуфт:

– Ҳайрият, худо раҳми бачаҳоро ҳӯрдаасту ба ҳас-дузд инсоғ додаст-е! Ордамон андаке кам шудаст... Агар буду шуду ордро мебурд, чӣ мекардем-а? – гаштаю баргашта шукргузорӣ мекард вай.

– То рӯзи бозор як бало мекардем, сонӣ равғанро фурӯҳта, ду-се кило ҷав ё арзан меҳаридем, – гуфт Мулло Мурод андешаманд риши мошу биринчашро панҷазонон. – Ягонта бузро бачаш катӣ фурӯшем-чӣ? – маслиҳат андоҳт ӯ ба занаш.

– Иҳтиёр доред, – гуфт зан. Ҳушу ёди вай ҳанӯз ҳам ба дузд банд буд. Сипас пурсид: – Кӣ ордро мегирад? Кӣ шаб ба ошхона медарояд? Дар қишлоқи мо хонадузд на-буд. Солҳои қаҳтии ҷанг ҳам дар ошхонаи мо як чиз-ним чизи ҳӯрданӣ ёфт мешуд, аммо касе надаромада буд.

Айён буд, ки вай дар назди шавҳар ва бачаҳо аз ин кор хичил аст. Метарсид, ки мабодо аз ӯ бадгумон шаванд.

– Агар бегона дарояд, халтааш катӣ мебурд, – гуфт Мулло Мурод беихтиёр аз андешаи ҳамсарав бехабар.

– Аз худиҳо кӣ мегирад? – ҳайрон шуд Шафоатбӣ. – Ба ин қарибӣ аз хешу табор ҳеч кас наомада буд... Э, тавба...

Шафоатбӣ аз ҳамон рӯз сар карда ҳангоми ба ҳав-

лии ҳамсояҳо гузаштанаш, ба дари ошхона, ки як тарафи он вазифаи анбори хонаводаро адо мекард, як қулфи қадимаи ба мисли бозубанд дарозу тобхӯрдаро андохта, калиди онро ба нӯги ҷамолакаш баста мегашт.

Бо вучуди ин ҳама эҳтиётикориҳо баъди ду ҳафта аз сандуқи нон ду загора якбора кам шуду Шафоатбӣӣ боз дар талвоса афтод. Имсол онҳо бозёftашонро бо азобе нӯг ба нӯг ба хонавода мерасониданд. Дигарҳо замини соз доштанд, боф доштанд, аммо хонаводай онҳо аз як порча замини сангило чӣ ҳосил мегиранд, ҳанӯз маълум набуд.

Зану шавҳар бачаҳоро пурсиданд, аммо аз ҳеч яке садо набаромад.

– Аз мӯрӣ ягон бача даромадагӣ, – таҳмин мезад Шафоатбӣӣ. – Аз афташ, бачаҳои Дилмурод-дия.

– Гумон аз имон чудо мекунад, нафаҳмидаву надониста гап назан, – таъкид кард Мулло Мурод ба занаш. – Аслан, ҳеч гап не, ду загораро саг нахӯрдаст-ку, ягон бечораи гушна гирифтагист. Гушнаро сер кардан савоб аст.

Акнун хурду қалони хонавода дар изтироб афтода буданд. Ҳар кас ҳар хел таҳмину гумон мезад, vale ҳеч яке аз онҳо ба авзои Ислом боре ба диққат наменигаристанд. Вай чанд бор даҳон ҷуфт карда орду зағораро ман гирифтам гуфтани шуд, vale азбаскӣ барои кӣ гирифтанашро гуфта наметавонист, хомӯш монд, хост ягон дурӯғе бофад, vale фиреби падару модар дар назараш аз ин гуноҳаш ҳам кабехтар намуд.

Ислом ҳоло баробари падараш чӣ коре пеш ояд, ичро мекард. Ва дар хонавода ҳам модар ва ҳам додар ба вай ҳамчун ба одами қалонсол бо эҳтиром муомила доштанд. Инъом як-ду бор номашро гирифта ҷеф зада буд, модар маломатомез ба вай таъкид кард, ки ёро “ако” гӯяд. Баъд аз ҳамин вай дар назарҳо яку якбора гӯё қалонтар ва босалаботтар гашта буд.

Падар ба аҳли хонавода таъкид кард, ки дар хусуси ҳасдузд ва орду загораи гумгашта ҳаргиз ба касе забон накушоянд.

– Заора ҳам гап шуд!.. Агар шунаванд, ҳамсояҳо хичил мешаванд. Дар нони мо ризқу насиби ҳамон одам будааст, ҳеч гап не, – мегуфт вай.

Ислом аҳволи Ситора ва Насим барин дӯстонашро дидою дониста, шикамсер гашта наметавонист. Онҳо қариб чор моҳ боз нони алафӣ меҳӯрданд. Бинобар он, ў ҳар чӣ аз ҳӯрданӣ ба дасташ афтад, гоҳ ба Насим бурда медод ва гоҳе ба Ситора, vale аз ин хусус чуръат надошт, ки ба касе даҳон кушояд. Алалхусус, падару модар алоқамандии ўро ҳатто ба Шодоб чандон орзуманд набуданд.

Аз пеш – ҷар, аз пас – табар – Ислом чораи дигар надошт. Ба миёнбандаш якто загора баста ба кор мерафту илоҷе ёфта нимаи онро ба кисай Насим меандоҳт.

Шафоатбибӣ як ҳалта талқони себро, ки аллакай санг барин саҳт гашта буд, барои рӯзи nocturh эҳтиёт мекард. Ислом рӯзе парахае аз он шикаста, барои Ситора бурду аз ин кор ҳам зуд падару модар оғаҳӣ ёфтанд. Сараввал аз шикаста шудани fūlai талқон модар ҳабар ёфта, валвала бардошт. Падар мисли ҳамеша ором ва батамкин буд, гуфтан метавон, пинакашро вайрон накард. Додараш Инъом меҳурӯшид, шабҳо дуздро поидан меҳост, саҳарӣ пайи ўро гирифта ёфтани буд. Вале аз ҳама бештар модар аз ин ҳодиса парешон гашт. Вай то як поси шаб ҳоб карда натавониста фикр кард, хаёлаш ба кучоҳое нарафт, аммо аз шубҳаи худ ба касе даҳон накушод.

Ду сол пеш аз ин ба Шафоатбибӣ аз ҳалоки додараш дар ҷанг ҳати сиёҳ омад. Азо кушоданд. Кайҳо сафедпӯшон карданд. Аммо ноумед – шайтон, аз гум шудани орду загора ва талқон ҳам дар дили ҳоҳари дилсӯз умеди нотаъине пайдо мешуд: наход, ки гуреза бошад-а?

Шояд хато бошад? Агар гуреза бошад, то ин вақт дар күчо гашт?! Дар күх гор кам не... Не-е, ин кори ягон бача барин...

Аз байн ду-се рұз гузашту Шафоатбій камарбанди Исломро аз таҳи по гирифта ба мех овехтаравон дар он доги талқонро дида саросема ба берун баромаду дар равшаний рұз бодикқат нигарист. Бүй кард – доги талқони себқоқ. Модар аз тааччуб хеле вақт караҳт истод, хаёлаш ба ҳазор күй давид. Баъд ин ҳолро охиста ба шавҳара什 гуфта, маслиҳат пурсид.

– Ба күй мебарад, ба Насими құрааш-дия. Майлаш, – розы шуд падар. – Ягontaаш катын дилёб шудагист? – Баъд тахминашро гуфт: – Ростың, дил назаргохи ҳақ мегүянд, бесабаб не. Ту дузд даромад гүён дар талвоса будио ба дили ман ҳамин гап омада буд.

– Агар барои Насим барад, рұирост мегуфт, – гуфт Шафоатбій лаҳзае андешіда. – Пештар мегуфт-ку?

– Дилаш ба ягон дұхтаре моил мегуфті...

– Наход ба ҳамон барад?

– Хайр, ҳеч гап не, – гуфт падар бепарво. – Ин сер бошаду вай гурусна, чиң хел мұхаббат мешавад?!

– Тавба, – гиребонашро медошт Шафоатбій, – аз дұхтари ин замона кас метарсад. Чиң хел нақаросида ба хонааш талқонро мебарад?! Ба додою очааш чиң мегүяд-а?! Тавба...

– Э, занак, аз афти кор, ҳоло ту гушна намондай! Одами бегам барин гап мезаның. Чиң кадар одам аз гушнагы ғон ба ҳақ супориданду...

– Э, ман аз гушнагы мемурам, аммо дұхтари қадрасамро ба ин ақвол намемонам. Охир, хонаводаи Зогак мұхточ не...

– Ин гапат хом... Күй бошад ҳам, аввало, вай дұхтар аз Ислом талқон намепурсидагист? Ақволаш бад бошад, худи Ислом бурда додагы. Фаразан, агар пурсида бошад

хам, ҳеч чои айб не, – гуфт Мулло Мурод маслихатомез ба ҳамсараш. – Як кас ба пеши ту бо умед ояд, ҳеч гоҳ ноумед накун. Ба мардум ҳочатбарорӣ кун, худо ҳочати туро мебарорад. Некӣ куну дар дарё парто, об надонад, моҳӣ медонад, гуфтаанд. Барои намоиш ба кас некӣ қунӣ, қаҳри худо меомадаст. Барои ҳар як майда-чуйда аз бачаҳо хафа нашав. Фақат худо гӯй, инсофашро дихад. Аз бачаи бегаму бераҳм, аз худдонаму худписанд тарс. Худо гӯй, фарзандон ба касон дилсӯзу дастгир бошанд.

– Фардо ҳезаду гӯяд, ки ман вай духтарро нағз дидам, гирифта медиҳед! Сонӣ чӣ мегӯед? Охири ин хел корҳо расвой, обрӯрезӣ аст, – гуфт Шафоатбиӣ аз тарики огоҳӣ.

– Хайр, агар духтари бамаънӣ, таҳу тӯбаш покизаву ҳалол бошад, барои чӣ хонадор накунем?! Ман ба ту гӯям, дар Мирзочӯл, дар байнӣ ўзбеку қазоқу немису корес будам, орзу мекардам, ки фарзандонам бигзор ба ягон гадозани диёрам дучор гарданду хонадор шаванд! Аз сидқи дил розӣ будам, ки бо камтарин одами ин диёр қудо шавам. Ба қадри ҳалқу ватан расидан даркор, азизам.

– Духтари дуруст сари бачаро намегардонад, – гуфт барои худро сафед кардан Шафоатбиӣ.

– Кӣ медонад, акнун замона дигар шуд, одамон ҳам дигар шуданд. Э-э, ин ҷангӣ зормонда заминро шудгор кардагӣ барин, ҳамаро чаппаю роста кард. Лекин ҳазор сол гузарад ҳам, одам одам аст, ба зоташ мекашад, дигар илоҷ надорад. Ҳарбуза аз палакаш дур намеравад. “Зи гандум ҷав, зи ҷав гандум нарӯяд” гуфтаанд. Агар тақдираш ба фарзанди одамони дуруст пайвастагӣ бошад, аз умраш барака меёбад. Доноста мон: падару модар кӣ бошад, аксар фарзанд ҳамон нусхаю нишона аст. Фарзанди одами ҳушбаҳт ҳушбаҳт мешавад, фарзанди каси бебарор – бебарор. Ҳамин Парча беҳуда раис нашудаст: падараш ҳам мушовиру мулизим буд, аммо бобояш, ху-

дорақматй, яке аз одамони дахонкалони ин күхпоя буд. Момояш сару сардори занҳои чор дәхә хисоб меёфт, ягон маъракаи занҳо бе маслихату дастури вай намегузашт. Сонитар, додошро дуздон күштанду модараш бева монд, нигар, ки ба сари худаш ҳам ҳамин фочия омад.

Мулло Мурод ба ҳәётү зиндагй назари маҳсусе дошт, ки ин ақидаи ӯро атрофиёнаш ҳомӯш гүш кунанд ҳам, баъзе сидқан тарафдорй намекарданд. Шафоатбибй мақсаду мароми ӯро мефаҳмид, ҳарчанд ба баъзе ақоиди ӯ ҳамраъй набошад ҳам, норозигии худро изҳор намекард. Не, Шафоатбибиро зани бечуну чаро фармонбардор ва мутеъи шавҳар хисобидан нодуруст аст. Вай аз рӯи одату анъанаи қавму миллати худ зани фармонбардори шавҳар буд, ба ҳар як амрү ҳохиши ӯ итоат мекард ва ба бачаҳо ҳам инро талқин менамуд. Вале худо накарда, агар шавҳар, ё каси дигаре ба иззати нафси ӯ мерасидагй сухане гүяд ё коре қунад, ин зан мисли бабру паланг меҳурӯшид, аз ҳеч инсон боке надошт. Мардуми Гучумак Ҳасани Саркорро ба замин гелонда лойи танӯр барин лағадқуб кардани ӯро ҳеч фаромӯш намекарданд.

Тобистон, айёми долу зарби гандумдаравй Шафоатбибй ба додувои Саркор нанигариста, ду рӯз ба кор набаромадаст. Саркор гаштаю баргашта ба ҳавлии вай рафта ба кор баро гүяд ҳам, Шафоатбибй бемориашро сабаб оварда, ба сахро нарафтаст. Рӯзи сеюм, вақте ки зан дар қатори дигарон ба дарави гандумзор ояд, Саркор ба вай дарафтода, аз ҳад зиёд тааддй кардаст.

“Саркор, бас акнун, аз чонам сер накунед, – мегүяд Шафоатбибй дағдағай Саркорро ба тааннй тоқат оварда дар охир. – Бесабаб аз кор намондаам, бетоб будам”.

“Гапи bekora! Фиребу найранг! Одами бетоб дар ду рӯз сиҳат мешудаст-чй? Шарм намедоред? Аз мардум шарм надоред, аз худо шарм кунед, э, беинсоф! Ҳукumat бехуда Мулло Мурода кулак накардаст! Сазои сари ҳа-

маи шумо... Тӯбу тухмат катӣ гум кунад, кори савоб мекард”.

“Чӣ гуфтӣ, нокас?!?” – Шафоатбӣ мисли шер гурридасту ҷаҳида аз гиребони Саркор гирифтааст ва ўро ба замин афтонда бе ҳеч истихола ба мушту лагадқӯб расо лат додааст. То занҳо давида омада ўро доштанашон, Ҳасани Саркор ба хоқу хун ҷӯлида расо таъзирашро дидашт.

Бо вучуди ин, вай барҳоста носазогӯён бо таҳдид раҳи деҳаро пеш мегирад.

Баъди пешин раис ба сари кор мерасад. Бо авзои гирифта аспашро рост ба назди Шафоатбӣ мeronад. Вай пеш аз салом аз дур суханони маломатгӯён омадаст:

“Шафоат-янга, зӯр шудагӣ бошед, ба канал рафта зӯриатонро ба ягон марди безан нишон дихед-дия! Ба шӯй одамон чӣ ҳақ доред?! Агар ба суд дихад, камаш панҷ солакак хобида меоед! Дар сари кору вазифаи давлатӣ...”

“Агар саркор нокасу палид бошад, гуноҳи ман чӣ? Аз ҳамин хел номардро шӯй кардан, аз дунё ҳур гузаштани зан авло, раисбону!”

Раис дар назди Шафоатбӣ лачоми аспашро кашидаст.

“Ҳар як мард ба занаш азиз аст. Ба ғайр аз ин, вай одам саркор аст, вазифааш ин аст, ки аз шумо кор талаб кунад, лачоми коргурезу баҳоначӯйро қашида истад. Шумо чӣ ҳақ доред, ки аз гиребони вай гиред? А?” – раис кам-кам ба дӯғу таҳдид мегузаштаст.

“Ба ман дӯғу пӯписа накарда гап занед, раис. Аввал пурсиш будагист? Тахи гапро нафаҳмида пӯстинатонро чаппа пӯшида омадед. Ҳасан ман саркорам гуфта бехуд шудагӣ. Ҳеч қас ҳақ надорад, колхозчиёнро ҳақорату дашном кунад! Мо ҳам қонуни Ҳукумати Шӯроро каму беш медонем, гардам. Ҳамин қадар сол тоқат кардем, бас

аст. Ин чӣ гап аст, ки роҳбарони колхоз Арбоб Камоли Айнӣ барин ба фуқаро зулму тааддӣ мекунанд?..”

“Дар колхоз ҳама баробар аст. Фарқи раису подабон нест.”

“Албатта, гардам, агар аз сари кӯҳ баромада нигаред, ҳеч фарқе нест, лекин...”

“Ин гапатон ба шаъни Ҳукумат мерасидагӣ гап! Медонед чӣ гуфта истодаед?! Ташвики зиддисоветӣ! – Баъд бо овози паст таъкид кард: – Худо накарда ягон душманатон ин гапро ба гӯши НҚВД расонад, бист сол мегиред-а! Коргурезӣ аз рӯи қонуни ҳозира баробари исёни мусаллаҳона зидди давлати коргару дехқон аст, янгаҷон!..”

“Хайр, агар саркор белачом бошад, чӣ кунем, раисбону? Хорӣ дод, ҳақорат кард! Ҳап шинам?”

“Ҳасан дашном дод?!” – бовар намекард раис ё бовар кунад ҳам, тааччуб зоҳир менамуд.

“Саркор дашном дод... Хайр, шумо зан, ҳоли маро мефаҳмидагистед: вакти моҳ диданам бемор мешавам. Ин саркори бефаҳм намефаҳмад. “Бемор дар се рӯз сиҳат намешавад, ту фиребгарӣ, беинсофӣ, пӯла-шӯла гӯён ба ҷонам расонд, раисбону! Камтар ба вай фаросат ёд дихед-дия. Агар ба бемории ман бовар накунед, равед аз ҳамсоям Ҳикоятбону пурсед. Шумо ҳам зан, мефаҳмад, маҳ дидани ман азоб аст, беҳол шуда меафтам. Күшед ҳам, ду рӯз кор карда наметавонам. Пештар, корамон алафдаравӣ буд, ягона буд, ман ба кор оям ҳам, дар ягон паноҳӣ дароз мекашидам, ҳиссаи маро тақсим карда, дугонаҳо, духтарҳо ичро мекарданд...”

“Хайр, ҳамин хел будаст, ба нағзӣ фаҳмонед, намешавад? Кӯбокӯб кардан зарур буд? Як бор мебахшам, бори дигар аз ман наранҷед! – раис аспашро гардонда ба роҳаш баргашта илова кардаст: – Ҳукумат ба мо бовар карда колхозро додаст, аз мо талаб мекунад, аз шумо не!

Як даҳан гӯям, даҳ сол гумном гашта меравед, дубора ин дашти Баҳорикорро мебинед ё не, даргумон мешавад.”

Шафоатбӣ дар ҷавоб сухане гуфтан хост, vale az pasash гайбат мешавад гуфту ҳомӯш монд.

Дарвоқеъ, Шафоатбӣ аз занони деҳа куллан тафовут дошт: бо ҳар кас – ҳоҳ мард аст, ҳоҳ, зани озод, ҳудашро аз ӯ паст нағирифта бовиқор гуфтугӯ карда метавонист ва сухани ӯ ҳамеша пухта ва мантиқан маҳкамасос буд. Вай дар мактаб аълоҳон буд, савод дошт. Ҷанд сурай қуръон, фарзи айну қалимаи шаҳодат ва гайра зарурати динияро медонист, ҳарфҳои алифбои кӯҳнаро мешинохт, китоби Айниро бо алифбои лотинӣ мутолиа карда буд, vale саводи нав надошт. Ӯ тачриба ва ҳикмати авлод ба авлод ғун кардаи ҳалқи ҳудро ҳуб медонист ва бо ҳамин мантиқ, ба дили ҳар як ҳамсӯҳбати ҳуд нур мепошид, бо самимият ва меҳрубонӣ, бегашию дилҷӯи ҳуд ба синаи онҳо роҳ меёфт.

Бобати анҷоми кор кулли деҳа гайратмандии ин занро эътироф карда буданд. Пас аз кори сахро вай ҳатман як сар алаф барои мол ё ҳезум барои оташдон бардошта меомад. Ҳатто ҳангоми аз деҳа дур, дар самти дашти Баҳорикор кор карданаш ҳам вай раҳорах каме ҳезум ё алаф пайдо карда ва баъзан аз як фарсанг раҳ онро гирифта меомад. Покизагӣ ва тартиби рӯзгори ӯро дида ҳама дар ҳайрат мемонданд. Солҳои осудагӣ субҳ аз ҳама зуд садои гуппии ӯ мебаромад. Баъд бузу гӯсфандонро ҷӯшида ба рама сар медоду модаговоро мечӯшид. Сипас ширро пухта ҷурғот меҳобонд.

Вай ҳар сол пӯст ош медоду ба зери фарзандон пӯстакҳои дар зимистон гарму дар тобистон сард месоҳт. Аз пашми бузу гӯсфандон ҳар сол ришта бофта чакману ҷувол ва алоча медӯҳт, бесифату бегозашро намад мекард. Баъзан ҳасрат меҳӯрд, ки агар ба чакману ҷувол мӯҳтоҷ намебуданд, аз ин пашм қолин ё ҳеч набошад, ҳӯрчини

қолй мебофт. Бале, дар деҳа ҳамагй се нафар занони қолинбоф буданд, ки яке аз онҳо ҳамин Шафоатбибй буд.

Дар хонадорй бештарини занони деҳа аз тачрибаи рўзгордории ў мепурсиданд. Бо дили пур аз эътимод сирашон, мушкилиашонро гуфта маслиҳат меҳостанд. Агар зане дарди ҳамл зиёда дар шиканча афтаду момодоя ноҷор монад, аз паи Шафоатбибй кас мефиристоданд. Баъзан ў хоҳу ноҳоҳ ба пешомадҳо ҳам шарик мегашт. Ду сол муқаддам дар рӯи арӯси Хурсандй ном ҳамдехаашон, ки писараш дар хизмати ҳарбй буд, доф пайдо шуду байни ду кудо мочаро бархост. Тарафи домод вальвала бардоштанд, ки доги арӯс аломати ҳомиладорй аст, аз вай хиёнате сар задаст. Арӯс ва падару модари ў дар фигон буданд, ки ба духтари онҳо тўҳмат мекунанд. Оқибат, як шаб Шафоатбибиро ба ҳакамй хоста бурданду ғавго бартараф гашт. Шафоатбибй арӯси бечораро ба утоқе дароварда ба таҳқиқ санҷид ва берун баромада гуфт: “Э, ҳайфи шумоён, беҳуда бечораро дар хичолат мондед, ин қадар ранҷондед! Бача-мача надорад... Догаш – доги заҳми дарунй барин, як бор ба шаҳр бурда ба духтур нишон дижед.”

Ҳоло аксар мардуми деҳаи Гучумак баракат ва нисбатан фаровонии рўзгори Мулло Муродро қисман аз шарофати Шафоатбибй медонистанд. Имоми деҳа Мулло Нормурод ҳар мудом аз хусуси Шафоатбибй сухан ояд, мегуфт: “Аъзомуннисон баракатан айсаруҳунна мауннатан” – яъне, зани дасташ бабаракат, мардро камхарч мекунад. Мулло Мурод баъди ҳамхонагй бо Шафоатбибий донист, ки занаш ҳанӯз пир нагаштааст ва мумкин аст, ки ба ў фарзанде тўҳфа кунад. Аммо Шафоатбибий дар назди ҳалқ, дар назди писарони баркамол ҳомиладор гаштану фарзанд таваллуд карданро ба шаъни худ кори номуносиб мешумурд. “Айб аст, ба рӯи Ислому Инъом

чӣ хел менигарам, мардум чӣ мегӯянд... Ҳамин ду писари шумо фарзанди ман аст...” – гуфт боре ба шавҳар.

Вай зане буд, ки ҳаргиз аз саҳти наменолид, агар зарурате пеш ояд, парвариши як хона фарзандонро ба ўҳда мегирифт, ба ҷойи якчанд кас кор мекард, vale ҳеч кас ҳақ надошт, ки ба иззати нафси ўрасад.

Ин хел ашхоси нобоб дар он айём ба замондорон ҳуш намеомаданд, аммо чӣ илоҷ, Шафоатбириро на ба қанал фиристодан мумкин буду на ба заминҳои навкорам.

## БОБИ НЎҲУМ

### МУШТ БА ДАРАФШ

Хонаводаи Мулло Муродро дар деҳа аксар “бой” гӯянд ҳам, мардони солдида нисбатан осудаҳол меҳисобиданд. Мол дошт, ба дари касе ба қарз як кило ҷуворӣ талабида намерафт. Аз ҳусуси манбаи даромади ин хонавода ҳар кас ҳар хел таҳмин мезад: баъзе аз бадарға пули қалон катӣ омад гӯянд, гурӯҳе амин буданд, ки аз падару бобояш кам ё беш тилло мерос монда ва ўаз паи ҳамон сарват ба Гучумак омадааст. Зумраи дигар ин даъворо ботил мекардану мегуфтанд, ки падару бобои вай монанди худаш деҳқони хокпош буд, мулло бошанд ҳам, муллои аз қасон бетамаъ буда, бо пулу тилло сару кор надоштанд. Вале ҳама бо як овоз ба ғайратмандии вай ва аҷдоди вай иқрор буданд. Пирон ба он қоил буданд, ки ин хонавода аз рӯзе ки ба Гучумак омадааст, якранг – басарфа, хоксорона рӯз мегузаронанд. Агар колхозчӣ барои дар хонавода парвардани понздаҳ сар моли реза ҳақ дошта бошад, Мулло Мурод солҳои охир на кам, на зиёд – понздаҳ сар мол дошт. Аз 0,20 гектар замини рӯидаричааш ба ҳар хунар ду раҳ ҳосил мегирифт: сараввал ҷувории барвақтӣ мекорид, онро даравида ба замин зуд

тухми арзан ва ё сабзию шалгам мепошид.

Чун ў дар мактаби кӯҳна таҳсил дида, дар улуми динӣ ва баъзе масъалаҳои илму адабиёт нисбат ба муллоёни дигари ин атроф пешқадам буд, ахли деҳа низ ба номи вай бо эҳтиром лақаби “Мулло”-ро илова карда буданд. Вале Парча аз рӯи қоидои роҳбарони давр эътибори ўро хуш надошт. Боре ўро саҳт беобруй кард. На риши сафедашро рӯихотир кард, на илмашро.

Мулло Мурод ҳамон рӯз аз кӯҳсор галаро хабар гирифта омаду дар хона соате нафас рост кард ва сипас ба канори дигари рӯди деҳа – ба замини рӯидаричааш рафта, тӯда-тӯда поруҳои зимистон оварда рехтаро пеш аз он ки ба замин ҷуфт андозад, пошиданӣ буд, ки фарёди Сангини яқдаста баланд шуд. Пойкори колхоз аз сари Қўргон номи ўро гирифта фарёд дошт:

– Мулло Мурод!.. Ҳой, Мулло Мурод!..

– Ҳа-ҳа-ҳа! – Харатон даркор!.. Ҷувол!.. Ҷуво-ол... ҳозир куне-ед!

Одати пойкор ҳамин: ҳар касе даркор шавад, аз болои Қўргон ҷеғ мезанад, овозаш аз баландӣ қариб ба тамоми деҳа шунида мешавад. Ончӣ ахли деҳа Қўргон мегӯянд, тали баландест дар рӯ ба рӯй деҳа, ки бо як гӯшаи худ ба кӯҳ часпида аст. Пирони деҳа мегӯянд, ки дар замонҳои қадим он қалъаи ҳоким будааст ва дар пояи кӯҳ басо chanгу чидолҳо ва хунрезиҳоро диддааст. Қабл аз ҷанг идораи колхозро дар болои ин тал соҳтанду ҳоло “Қўргон” ҳамрадифи идораи колхоз гашта буд. Он аз деҳа ҷудо бошад ҳам ҳар як бому бомгӯша чун дар кафи даст дар мадди назорати идорагиҳо буд. Баъзан агар ягон кас даркор шавад, пойкор аз тиреза лаҳзае ба тарафи деҳа нигариста, ба раис ё муовин бехато мегуфт:

– Дараш бастагӣ, бачаҳош ба боян фуромадагӣ, худаш дар дашт... Ҳу, мургонаш дар рӯи ҳавлӣ гаштаст.

Мулло Мурод ба фикр фурӯ рафт: боз ҳарашро меба-

ранд. Ҳафтаи гузашта бурда пушти харро ягир карда оварданд, ҳанӯз ба ҳам наомадаст... Боре ҳам барои хабари хушеро гуфтан ҷеф намезананд!... Парча занни покдил бошад ҳам, тез, инчик, эътирозро намебардорад. Ба Нусрат гап занам? Ҳозир вайро аз кучо меёбам? Хар аз кор мебарояд, сонӣ чӣ мекунем? Инсоғ ҳам даркор аст, ҷонвари безабон ҳам убол аст. – Вай худ ба худ чунин муҳокама меронду пешакӣ гуфтугӯи вуқӯъ меомадаро фикран машқ мекард.

Раиси колхоз Парча баъзан саҳт расад ҳам, ба ҳар ҳол Мулло Муродро иззату эҳтиром мекунад. Бо вай бе дӯгу пӯписа, ором ҳарф мезанад. Сабаби ин гуна рафтори раисро Мулло Мурод намедонисту дар дилаш мегуфт: “Аз ман ҳанӯз бӯи бегонагӣ мезанад.” Ва ғамгин мегашт. Вай гоҳе хостори муомилаи баробар бо дигаронро дошт.

Мардуми Гучумак мегуфтанд, ки ҷанг сар шуду ҷавонон ба ҷанг, миёнсолон ба баталюни коргарӣ рафтанду кори колхоз дӯлоб гашт. Азбаски дар деҳа як марди шоиста намонд, Парча ба колхоз раис шуд. Худоёр оҳисста-оҳиста мор барин ба бағали вай даромада, ҳукмашро раво кард. “Охир, ман инро ба ин ният ба рӯи об набароварда будам... Афсӯс...” – мегуфт Ҷавлон Урус баъзан ба кори Худоёр дилхун гашта. Ҷавлон ҳам чун раиси ҷамоа шасти пешинаашро гум карда буд. Факат Нусрати ҳосилот аҳён-аҳён кори Худоёрро танқид мекарду бас.

Яке аз бунёдгузорони колхоз дар деҳаи Гучумак муаллим Юсуфӣ буд. Ба ҷанг рафта, маҷрӯҳ гашту асир афтод, дар кучоҳое овора гашту ниҳоятан бо асобағал дар сари як по лӯқ-лӯқ карда ба деҳа баргашт. Марди ботамкин ва хушсаводе буд ў. Омаду дид, ки дар Гучумак давр даври Худоёр аст. Парча ҳам хеле дигар шудаст. Аз ваҷҳи сиҳатиаш аз қасби муаллимӣ даст қашид. Ба дасти ў ҷӯти ҳисобро доданд. Аммо Худоёр катӣ гапаш напухт. Юсуфӣ аз ҳаққонияти худ дилпур, мисли солҳои пеш аз

чанг гап мезаду кор мекард. Аммо замон ҳам, одамон ҳам шасташон гаштагӣ, гурурашон мурдагӣ, хастаҳолона ба вай менигаристанду бас. Оқибат Худоёр ўро “аз асирий омад, гунохи пезе дорад”, “унсури шубҳанок” гӯён аз кор ронд. Юсуфӣ аз ингуна сиёсатдонии вай дар таачҷуб, даҳон боз карда монд. “Кошкӣ рӯзнома хонад! Равшантар имзо монда наметавонаду гапи вайро шунавед!” – ме-гуфт вай ба ҳолҷӯён.

Мулло Мурод ҳам баъди дидани ин қадар алғову далгов ҳоло аз ҳаёту зиндагӣ тамаъи бисёр надошт. Хушҳол буд, ки зиндаю саломат ба диёраш омад ва ба мардум пайваст.

Ҳоло ў аз галабонии худ мамнун, саргарми кори хонавода умр ба сар мебурд. Аҳён-аҳён баъзе кору рафтори раис ба дилаш саҳт расад ҳам, ҳеч чиз намегуфт. Солҳои саҳти чанг бирешим барин зани маҳинро ба як тимсоли дурушту саҳтире табдил додааст. Ба Мулло Мурод чунин менамуд, ки ў зан буданашро сирфан фаромӯш кардааст.

Ҳар сол Парча аз деҳоти колхоз камаш ду-се нафари ба таъбаш хуш набударо ба руйхати муҳочирин медароварду он нафарон ба муддати се-чор сол ба Мирзочӯл рафта, дар заминҳои навкорам кор мекарданд.

Шахсони саркашу ситетаҳӯйро бо аҳли оилаашон муҳочир мекард. Онҳое, ки ба он биёбон як рах рафта омада буданд, укубати онро ҳеч фаромӯш намекарданд.

Бо ҳамин андешаҳо вай ба ҳавлиаш даромад. Пойкор ҳам паёпаи ў ба ҳавлӣ расид. Аз анбор як миқдор гандуми тухмиро ба сари замин бурданӣ шудаанду улав наёфтаанд ва мисли ҳамеша боз “ба хонаи фалонӣ рав, ҳару ҷувол биёр”, гуфта дар қатори ду-се хонаводай дигаре, ки ҳар доштанд, раис Мулло Муродро ҳам номбар кардааст. Дар ин гуна мавридҳо барои колхози ҳароб аввалин “балогардон” хонаи Мулло Мурод буд ва ў аз

ҳамшатиаш бо идораи колхоз кам-кам ба ҷон омада буд. Бинобар он, ба Пойкор гуфт:

– Ана, ҳар дар зинхона бастагӣ, дарою кушода гир. Пушташро заҳмин карда оварданд, савор нашудам. Ҷуволи ҳолӣ надорам. Як ҳафта пеш аз идора омада ҷуволу аргамчинро бурданду баргашта наоварданд. Ҳайронам, ман аз колхоз чизе талаб намекунам, барои чӣ колхоз доим аз ман талаби ину он мекунад? – норозиашро изҳор кард Мулло Мурод. – Агар ман қарздор бошам, рӯирост гӯянд...

Пойкор ҳарфе назаду ҳарро бурд.

Аз миён як чойникча чой ҳӯрданӣ вақт нагузашта, раис дар вазъе, ки аз қаҳру ғазаб дар мегирифт, аспашро тозиёна зада, ба дароварзаи Мулло Мурод расид.

– Ҳой, Мулло Мурод, падарлаънат, баро, агар гап дорӣ, ба ман гап зан!... Ту, мурдорро, аслан баргашта кулагардан даркор!... – Ҳанӯз соҳибхона аз хонааш набаромада раис ҳавлиро ба сар бардошта вовайло сар кард.

Баъди он ки Мулло Мурод аз хонааш берун омад, бо ҳамон оҳангӣ “ту-ту” ба вай дарафтод:

– Падарлаънат, ту кӣ катӣ бозӣ мекунӣ? Ана ҳамин дастаи қамчинро ба к... зада мегирам...

– Раисахон, дароеду ҷувол бошад, кофта худатон гиред... – гуфт вай дардолуда пешониашро хорида. Баъд пасгаштаравон илова кард: – Одам ин қадар бехуд намешавад... Аз худо тарсед!

– Ту, қулакро, ман ба деха роҳ додам, аллакай фаромӯш кардӣ, пири беоқибат! Метавонам боз муҳочир карда, бачаю қачаат катӣ аз ин диёр гум кунам... Ту собуни ман катӣ ҳолӣ ҷомашӯй накардай...

– Э, рав, агар осмон дар дasti ту бошад, ба сари ман парто! – Оқибат Мулло Мурод ҳам “кафид.”

Парча бетаваққуф ба сари мард лаънату нафрин меборид, вале ӯ беэтиборона ба хонааш даромад.

Баъди ин ходиса Мулло Мурод аз раис дилмонда гашт.

Раиси чамоа Хуррами Чавлон ба вай фаҳмондан меҳост, гаштаю баргашта мегуфт, ки саҳтии солҳои ҷанг аз раҳбарон чунин дуруштию муштӯриро талаб мекард – ҳама бетаъсир буданд.

Ҷанг хеле вақт поён ёфт, аз ҷавонони гучумакӣ ҳар кӣ зинда буд, ёфт шуда омад, барои шаҳидон ва гумном-ҳо пайвандон мотам гирифтанду азо кушоданд. Мардум акнун кам-кам рӯи нонро мединанд. Аммо Парча тарки одат карда наметавонисту барьакс, аз пеш ҳам шадидтар ва шӯридатар мегашт. Аслан, ҳамаи раҳбарон – аз мансабдорони ноҳия то вилояту ҷумҳурий ба ҳамин минвол мамлакатро идора мекарданд. Мулло Мурод дар хотир дошт, ки аввалин пешвоёни инқилоб ҳам ба деха омада, туфанг дар даст ба мардум итоб мекарданд.

Бори аввал ҷангварони аз ҷабҳа баргашта ба зидди раис забон як карда сар бардоштанд. Шабҳо дар хонаи яке гун шуда, аризаҳо навиштанд, гуноҳҳои раисро кофтуков карданд, тарафдорҳои раис, бетарафон, муҳолифони ў, ҷабрдидағон ва ғайра қариб сад хонаводаи деҳаро ба гурӯҳҳо таксим карданд ва оқибат ба колхоз комиссия омаду дар ба дар гашта ҳамаро пурсуҷу кард. Мардум ҳайрон буданд – наҳод ки Парчаро аз кор гиранд? Охир вай ҷону ҷигари Ҳукумат буд, барои он ба сари ҷандин кас об рехт... Ҷангварони собиқ ҳалқро дилпурӣ мебахшиданд:

– Натарсед, ҷиноятҳои раис як дафтар шуд! Гала-гала молро фурӯҳта ба киса задаст, ғаллаю хушкмеваро обулой кардаст. Ҳукумати Советӣ одил аст. Ресмонаш ҷунон дароз аст, ки хуб ба ҳолаш мемонаду сонӣ як ҷарх занонда қашида мегирад, дағдағааш аз биниаш мебарояд. Ин зан бо исми Ҳукумат ин қадар бедодӣ карданашро агар дар боло дарак ёбанд...

Ниҳоятан, шабе дар сахни идораи колхоз мачлис даъват карданд. Дар мачлис пиру барно, зану бачаи колхоз “Парчаро аз кор мегирифтаанд, суд мекардаанд”, гӯён гун шуданд. Аммо умедҳо барбод рафтанд. Намояндаи район баъзе гуноҳҳои Парчаю Худоёрро ба гарданашон дайн карда, дар охир ба онҳо “ҳайфи ту” доду бас.

Мулло Мурод аз таҷрибаи солҳои пеш хулоса мебароварду бо калонон тараф афтодану ҳакталошӣ кардан ҳосияте надорад мегуфт. Аммо Ислом дар ин бобат одами дигаре буд. Мулло Мурод инро медонист, бинобар он, аз воқеаҳои гузашта, аз саргузашти шиносону ҳамдиёрон ҳикоят мекард, рӯҳи исёнкори Исломро сари вақт ҷилавгирӣ кардан меҳост. Ба фикри ў писараш намефаҳмид, ки замони нав гиরумони дигаре, муомила ва мубошарати тозаэро ба миён овардааст ва ҳикмати қӯҳнаи зиндагӣ на ҳамеша дархур ва мувоғики ҳол аст.

Боре, баъди се-чор моҳи аз бадарғагӣ баргаштанаш Парча аз ў пул қарз гирифту хеле муддат қарзро барнагардонд. Мулло Мурод ба ночор пулашро талаб кард ва раис ба вай гуфт, ки аз рамаи гӯсфанди колхоз ду гӯсфандро интиҳоб карда гирад. Шикоятнависон ин сирро ҳам аз кучое пай бурда навиштаанд. Чун аъзои комиссия аз ин ҳусус ўро савол карданд, вай иқрор карду дар дили Парча кинаи пешинро фурӯзортар соҳт...

Ҳамин тариқ номи ў ба рӯйхати каналковон ворид гашт.

Дар идора аз ваҷҳи каналравиаш Мулло Мурод бо Парча боз як раҳ тунду тез гашт. Чун ўро ба каналковӣ рав гуфтанд, Мулло Мурод галаро ба писар супоридан наҳост. “Ҳанӯз ҷавон, корозмуда нест. Ин кори бача не, раис, ягон фалокат рӯй медиҳад” гуфт, vale Ҷавонӣ карду розӣ нашуд. Оқибат Мулло Мурод розӣ шуд, то

нафари таъин ёфтанашон як-ду ҳафта Ислом галабонй кунад, аммо раис боз хам сухани үро шунидан нахост.

Аслан, Мулло Мурод чунин сурат гирифтани воқеаро зудтар тахмин зада, Исломро кам-кам ба ин кор омода мекард. Ү хуб медонист, ки ин кор шуғли چавони наврас нест, аммо чӣ илоҷ. Агар Ҳудоёр мудири ферма набошад хам, дарди бахайр буд. Ӯ аз он метарсид, ки мудири айёр аз бетаҷибагиаш истифода карда, бачаро ба ягон варта меандозад. Қариб чиҳилта асп-а! Ҳудо мединад, дар асл аспи колхоз чанд сар аст! Шибир-шибир мекунанд, ки раис ду-се сар аспро ба қазокон фурӯхтагӣ, Ҳудоёр як тойро ба тӯйи кадом як мансабдори ноҳия ҳамчун тӯёна бурдагӣ...

Пеш аз каналравӣ вай ба атрофиён номаълум каму кости хонадонро комил кард, хеле кору бори вақтнигарро саранҷом дод. Фақат шаби пеш аз сафар баъди ҳӯроки шом Мулло Мурод дар сари дастархон аҳли хонаводаро лаҳзае боздошта, таъинот дод:

– Фардо ман ба канал меравам... – Вай лаҳзае аз як нуқта ҷашм наканда ҳомӯш монд, то ки ҳар яке аз шунавандагон ҳаяҷони ҳабари навро гузаронда, ба шунидани давоми суханаш омода бошанд. Баъд ба Ислом рӯ оварда гуфт: – То галабони дигар ёфтанашон ту галаро саришта мекунӣ. Ҳушёр бош. Ҳамон ду байтали пирро аз назар дур накун. Ҳар дуяш ҳам аз ҳол рафтагӣ. Ҳарчанд гуфтам, ки ба даст гиранд, гӯш накарданд. Аз ваҷҳи ту дилим алағда меравам... Инъом, – баъди хеле сукунат ба писари хурдиаш рӯ овард падар, – ба моли худамон менигарӣ. Сухани очаатро дута намекунӣ, писарам. Вақти холӣ ёбед агар, аз нурии кӯҳна як ҷувол – ним ҷувол ба ҳар бор карда ба замин қашонед. Замин ба тоб ояд, ҷуфт карда тухм пош, Ислом.

– Додо, ман ба канал меравам, шумо монед, – гуфт қатъӣ Ислом. – Ҳурд нестам, қатори дигар одамон кор

карда метавонам.

– Не, – гуфт қатъӣ падар. – Ман рафта. як бор чарх зада меоям. Аз колхозамон се нафар – ҳамаашон дар син-ну соли ман.

– Онҳо бақувватанд, – гуфт Шафоатбӣ ғамгин оҳе қашида.

– Парво накун, дар канал ҳам ба ҳар кас мувофиқӣ қувваташ кор медиҳанд, – беихтиёර сухани раисро тақрор кард Мулло Мурод.

Шафоатбӣ ба як лаби рӯмолаш манаҳашро гирифта ғарқи андеша менишаст. Баъди он ки Мулло Мурод хомӯш шуд, вай гӯё худ ба худ муроциат дошта бошад, оҳиста гуфт:

– Нописанд кардед, ба дилаш кина гирифта будаст-дия... Ҷувонимарг кинадор будаст, – раисро дар назар дошта мулоҳизаи худро изҳор кард ў.

– Не-е, бехуда гумони бад мекунӣ, – даст афшонд Мулло Мурод. – Як ман не, се кас равонаем. Боз аз Такоб... Баъзехо ба муҳочирий ҳудашон ариза дода рафта истодаанд... – Сипас иқрор соҳт: – Агар аз инҳо дуртар набошам, ба шумоён ҳам рӯз нест.

– Не-е, ин коратон хуб не...

– Аз ҷониби Парча хотирчамъ бош, вай сиёҳдил аст. Аммо ман аз Худоёр бештар ҳавф дорам – вай ба ҳар хел корҳо қодир аст.

– Ҳа, вай гапашро ба раис мегузаронад... Лекин шу-мо ба вай чӣ бадӣ кардед? Пишакашро пишт нагуфтаед...

– Қӣ медонад, – гуфт Мулло Мурод андешаманд кифт дар ҳам қашида.

– Ин сабили канал ҳеч тамом намешавад-ҷӣ? – пур-сид Шафоатбӣ.– Ҷунон суроаш дароз гашт... Сари чӣ қадар мардонро ҳӯрд! Аз кучо ба кучо об мебаранд?

Ба саволи вай ҳеч кас ҷавоб надод. Ба зани деҳотие, ки ба гайр аз деҳаи худ дигар ҷойро надидааст, қӣ ин

маъниро фахмонда метавонист? Ҳама мешуниданд, ки дар күчө канал мекобанд, vale аниқ намедонистанд, ки аз күчо ба күчо об мебаранд.

– Раҳаш дур мегүянд, чӣ қадар аст? – боз пурсид Шафоатбий.

– Раҳаш наздик не, қариб сӣ санг. Ҳату хабар тез намеояд, хавотир нашавед, – гуфт Мулло Мурод бештар ба ҳамсараш хитобан. Сипас боз ба Ислом рӯ овард: – Зудтар галаро супор, таъхир накунӣ. – Мулло Мурод лаҳзае ҳомӯш монду сипас ба саволи Шафоатбий аз ваҷҳи канал донистагиашро баён кард, зеро маҳз чунин саволро бегоҳирӯзӣ Ислом ҳам аз ӯ пурсида буд: – Ин каналро аз дарёи Сир ба ҷониби Мирзочӯл мебаранд. Гӯё калонон ба ҷаҳон нишон додан меҳостаанд, ки мамлакати онон аз ҷанг ҳаробу бехол нагаштааст, балки ба соҳтмони чунин иншооти азим қодир аст. Боз ба Сталин қавл додаанд, ки дар як муддати кӯтоҳ каналро кофта саранҷом мебахшанд. Аз ҳамин сабаб мегүянд, ки қад-қади канал гӯристони каналкобон тӯл ёфтааст.

Дарвоқеъ, мардум ба канал ҳам мардонро чунон ки ба ҷанг мефиристоданд, бо гиряву фифон гусел мекарданд. Аллакай аз ҳамдехагон қариб даҳ нафар дар канал ҳалок гашта, дар он биёбон гарibmазор гашта буданд, аммо аз ин ҷиҳати канал дар он замон ҳама ҳомӯш, рӯзномаю радио аз ғалабаҳо ҳабар медоданду бас.

Падар ба аҳли оила боз ҷанд маслиҳату таъиноти дигар доду аз ҷо барҳоста тадоруки сафарро соз кардан гирифт.

Ҳам Шафоатбий, ҳам фарзандон ҳоло бо як фикру андеша – баъд аз ин ҳолашон чӣ мешавад, – банд буданд. Падар алҳол аз ин ҳусус ҳарфе назад. Зоҳиран пеш аз вакт дар ин бора гап күшода ба дили онҳо ғаш овардан наҳост. Дар ин ҳусус пеш аз хайрбод таъинот медиҳад. Дарвоқеъ, равгани маскаро фурӯхта ғалла ҳаранд, бо оби

явгон мемонанд, агар ба қурутобаю оши чуворӣ тоқат кунанд, мешавад. Ҳеч гап не, дар қатори пур амон бошанд, бас, – мегуфт падар худро тасаллӣ дода. – Баъзеҳо нони серӣ надоранд, мол надоранд. Ана, ба ҳамонҳо мушкил. Ислом аз гала боҳабар бошад, бас, дигар ҳамаш мегузарад.

– Галаро тезтар супор, писарам, – боз таъкид кард Мулло Мурод. – Ҳоло ту ҷавонӣ, таҳи бисёр гапу корро намедонӣ. Агар баъди ягон ҳафта одам наёбанд, ба назди раис раву гӯй, ки дигар галабонӣ намекунам... Сонӣ ... агар ҳоҳӣ, ки дӯстдори ҳалқ бошӣ, дӯстрӯю дилписанд бошӣ, аз духтару зан дур гард, бачам...

Вай аз ин бобат ба Ислом хеле насиҳат кард. Ислом пай бурд, ки аз ин ҳусус насиҳат кардани падар бесабаб нест, одамон ба гӯши вай ягон ҳабари тӯҳматомезро расонидаанд.

Баъди ба каналковӣ рафтани Мулло Мурод аз миён фурсати зиёде нагузашта, воқеае рӯй доду Ислом бекарории падарро ба ёд оварда, ба пешбинии ӯ қоил гашт.

## БОБИ ДАҲУМ АЗ БАЛО ҲАЗАР!

Шафоатбибӣ ҳанӯз равғани гуппиро нагирифта, Инъом молҳоро аз ҷаронидани ҷоштоҳӣ оварду вай ба ёрии писар ба дӯшидани бузу гӯсфандон шурӯъ кард. Молҳои субҳи барвақт домани кӯҳро гашта, як пайт алаф ҳӯрдагӣ ҳоло пистонҳои пуршири худро ба ҳурмаи Шафоатбибӣ ҳолӣ мекарданду бузголаю барраҳои ширдӯст синаҳои бешири модаронашонро саҳт-саҳт такон дода макида, ба вучуди онон таъсири нохуш мерасониданд, ки ба асари ин ҳол баъзе бузу гӯсфандҳо бачаи худро дур мекарданд. Фақат ду сар бузи зираки онҳо қисме аз шири

худро надода, барои бузголай худ нигоҳ медоштанд. Ша-фоатбібій ин одати онҳоро нағз медонист ва бинобар он, ҳамин ки бузичаҳо як-ду дақиқа синаи модарро макиданду эдир карданد, дубора бузҳоро медүшид.

Ба гүши Ислом, ки ин дам дар рӯи ҷогаҳ дароз қашида меҳобид, аз тарафи құтани мол ғут-ғути Инъом расиду гүш ба қимор шуд. Додараш аз хоб кардани ӯ норозигүй баён мекард:

– Чӣ, фақат ман кор мекунам?! Вай фақат хоб мекунад? Майлаш, ман ба гала меравам. Навбат мекунем. Молҳоро ман ба чоштгоҳ барам, ба құшидан ёрі дихам, алаф биёрам, ҳезум биёрам, ба барраю бузголаҳо нигоҳубин кунам, ба киштзор... Не, ман ба гала меравам, Ислом ду-се рӯз дар ҳавлӣ кор кунад.

“Аз афти кор, тоза кардани оғилро ба вай фармуданд, – аз дил гузаронд Ислом. – Ба рӯфтани оғил ҳеч хушаш не...”

Баъд садои дар саҳни ҳавлӣ гуппизании модарандар ба гўашаш расиду бо ҳавои он хеле вақт ҳомӯш ба ҳаёл рафт. Сонӣ беихтиёр ба шумурдани он сар қард? Як, ду, се, чор, панҷ, шаш, ҳафт... Садояш ҳам ғалатӣ: ҳаш, ҳаш, ҳаш, ҳа-ашт! Ҳаш-ҳаш, ҳаш, ҳа-ашт! Барои гирифтани равған чанд бор пишқак мезада бошанд? Ду ҳазор ё се ҳазор? Ҳеч кас нашумурдааст. Як соат, балки зиёдтар гуппӣ мезананд. Шумурдан даркор. Ҳар пагоҳӣ ахвол ҳамин. Ба дилашон ҳам мезанад. Э-э, ин чӣ ношукрӣ?! Тавба... Ҳайрият, ки дар мо ҳамин ҳам ҳаст, дар деҳа баъзе хонавода ба гуппӣ зоранд. Агар ҳисоб кунем, дар деҳаамон чанд хонавода гуппӣ мезанад? қариб нисфаш? – худ ба худ савол мекард Ислом. – Ҳамин гуппӣ ҳасту нон ҳаст, ҳар ҳафта ду-се кило равған фурӯхта ғалла меҳарем, боз ҳафтае бегоҳи бозор оши равғанин меҳӯрем... Эҳ, агар колхоз ҷувории қарзашро медод, ахволамон соз мешуд. То ҷавпазӣ мерасид. Сонӣ тут мепазад, меваҳои дигар

мерасанд... Ҳозир ба анбор меравам. Мегӯям, ки додом ба канал рафтанд, ғалла надорем, ҷувории қарзро дихед.

Аз дарвоза садои маҳини зане баромаду Ислом аз тарс зарбаҳои дилашро баръало шунид. Ду-се рӯз пештар Ситора “ба қадам гузаштааст, ба ҳамааш ту гунаҳгор, хоҳӣ, наҳоҳӣ, акнун мегирий”, гӯён ўро гаранг карда буд. Не, хайрият вай не. Ҳикоят бо чӣ коре омадаст. Ислом ҳайрон буд, ки билохир бо Ситора чӣ кор мекунад. “Кадом ҷавон ба бева ҳонадор шудаст, ки ман шавам?! Гапу кори бехуда... Аслан ба вай берӯзӣ ҳам мушкил аст: ду моҳ шӯйдорӣ кардаасту ҳамсараваш ба ҷанг рафтаст. Охирҳои ҷанг ҳалок шудааст.” “Дар ҳобам шавҳар дидагӣ барин” мегӯяд. Дар ҳаждахсолагӣ – бева! Э-э, ҳайронам, бо вай чӣ кор мекунам... Дилам месӯзад, аммо чӣ чора?..”

Ин лаҳза гуфтугӯи Ҳикояту модар возехтар ба гӯшаш расид.

– Шафоат-янга, ассалом. Тинҷед, ҳамаатон дуруст? Баъди он ки модарааш гуппизаниро қатъ кард, Ислом суханони Ҳикояти ҳайвойро равшан мешунид. Ҳикоят дар солҳои қаҳтии пеш аз ҷанг очаю додош катӣ аз паи ризқу рӯзӣ ба қадом дехаи дур мераванду наздики даҳ сол дар ҳамон тарафҳо мемонанд. Қабл аз ҷанг падарааш вафот мекунаду модарааш бачаҳояшро гирифта, боз ба деха бар-мегардад. Ҳангоми ҳарфзанӣ Ҳикоят аз шевай он тараф бисёр суханони ғалатӣ мондаро, ки яке аз онҳо дар сари ҳар гап “ҳайвой” гуфтани ў буд, истифода мекард, ки баъдан лақаби вай гашт.

– Биё, Ҳикоят, даро, тинҷӣ охир? Бачаякот дурустанд? – ба истиқболи вай рафт Шафоатбибӣ.

– Шукр, холаҷон, шукр, аз ин бадтар нашавад гуфта шукр мегӯям.

– Ҳа, илоҷамон чӣ, шукр мегӯем, ҳама аз даргоҳаш умединорем.

– Ҳайвойе, холаҷон, духтаракам бетоб, ба даҳанаш

хеч чиз намегирад. Дар хона як гард орд надорам, ки атола ё якта кулча кунам. Кош хұрад. Ҳамин ду косаи чонон аз очаю додом мерос буд. Чудо қадима гүён әхтиёт карда, чандин сол боз кор намефармудам. Холачон, ҳаминро гирифта як ним кило бошад ҳам, орд ёфта медодед?.. Илоҳо, роҳати фарзандонатона бинед...

– Косаатро бар, Ҳикоятчон... Орди мо ҳам кам мондагй, чонам. Ба болои ин, амакат ба канал рафтанд, худамон ҳам ҳайронем, ки рұзамон чй мешавад. Орди мо ҳам омехта аст, майлаш? Җаву чуворй.

– Ҳайвойе, холачон, майлаш... Ним коса атола пухта дихам, зоро хұраду ба танаш гармй давад. Бечора дұхтарақам беҳолу бемадор... Илоҳо барака ёбед, яктаатон сад шаваду роҳати писархотонро бинед!.. Ҳамин ки ғалла ёфтем, аввал қарзи шуморо медиҳам...

Сипас Ҳикоят овозашро паст карда голибан ба тарафи қадоме аз “писархо” хеле суханони шунидаашро гуфт, ки Ислом шунида натавониста бекарор гашт.

Баъди он ки Ҳикоят ташаккурғүйн ордро гирифта рафт, Ислом як охи сабук қашиду аз бистар бархоста либосашро пұшид ва сабаби омадани Ҳикоятко донад ҳам, саволомез ба рүи модар нигарист.

– Ним коса барин орд додам. Чй илоч? – гуфт модар маънии нигохи ұро фаҳмида. – Бошад, бештар медодам. Ба худамон ҳам намерасад.

Ислом барои дастурй шустан офтобаро бардошта канортар рафт.

Баъд саросема бо як пора нон як пиёла ширроп хұрду дasti фотиха ба рүяш қашида аз қо бархост.

– Ҳа, ин қадар ҳаросонй? – пурсид модар.

– Ба анбор меравам. Ҳақи тойинро талаб мекунам.

– Э-э, беҳуда меравй, намедиҳанд, – гуфт Шафоатбібій ноумедона даст афшонда. – Аз инҳо як чиз гирифтан осон аст-чй! Ҳайр, агар равй ҳам, зинҳор тез нашав,

бачам. Беадаб будаст, мегӯянд. Вазнину батамкин шав. Аз инҳо ҳақ талаб кунӣ ҳам, ба бало мемонӣ.

– Рафта як даҳан ба ёдашон меандозам, – агар ҳақ-қамонро надиҳад, раҳамро медиҳад-ку! – Ҳикмати аз қадоме шунидаашро такрор кард ў.

Тирамоҳ раиси колхоз Парча ва мудири ферма Худоёр ба нияти афзудани шумори моли колхоз аз баъзе хонаводаҳо моли зиёдатиро барои колхоз гӯё хариданд, vale дар асл, ба насия, ба тарзи маҷбури гирифтанд. Гуфтанд, ки дар ивазаш аз анбор ғалла медиҳанд. Тойинеро, ки Мулло Мурод дар бозор фурӯхта ғаллаю сару либос хариданӣ буд, ҷувол-ҷувол ваъда дода, аз меҳаш кушода бурданد, аммо хонавода он ғалларо то ҳол аз онҳо гирифта наметавонист.

Ислом мудири анборро дид, ғалларо рӯёниданӣ, агар надиҳад, ба назди Худоёр ё раис даромаданӣ буд. Вай ҳангоми воҳӯйӣ бо ҳар қадоми онҳо чӣ гуфтанашро раҳравон гаштаю баргашта машқ кард, пешу қафои сухнашро санҷида дид ва дилпур ба ҳавлии колхоз даромад.

Дар пешгаҳи ин ҳавлӣ ду хонаи миёнадаҳлез буд, ки аз девори андова қашидагӣ ва оҳак задагиаш, идора буданашро бегонағон ҳам зуд пайхас мекарданд. Дар деҳа иморати дигаре, ки даруну беруни девораш андова қашидагӣ ва оҳак задагӣ – бинои мактаби ибтидой буд. Аксар мардумони деҳа беруни иморати сангdevorро андова намекарданд, зоро лойро аз рӯи санг борону барфи кӯҳистон зуд шуста мерафт. Бинобар он, фақат доҳили биноро, баъзе осудаҳолон деворҳои даруни ҳавлиро ҳам бо қаҳгил андова мекашидану бас.

Дар тарафи рости ҳавлӣ анбор, дар чап – як зинҳони пешаш кушодагие буд, ки боҳавсала ҷорӯб задаанд. Дар таҳи дарвоза хонаҷаи посбон ҳам буд, vale Ислом аз дарвозаи кушодагӣ даромаду рост ба тарафи анбор рафт. Дар саҳни ҳавлии колхоз ҳанӯз ҳеч кас набуд. Вай қулфи

анборро бе латтапеч дида, хурсанд шуд – мудири анбор ҳамин чост, дар ҳамин наздикихост. Аҷаб не, дар назди дарбон – Бобои Ҳалим чой нӯшида нишастагист? Ислом бо ҳамин андеша ба қулбаи посbon даромад.

– Ассаломалейкум... Бобо, нағзед, тинчед, бардамед?

– Ваалайкум ассалом, писар, биё, – гуфт Бобои Ҳалим, ки ин дам аз чойчӯши сиёҳаш ба чойник чой дам ме-кард. – Ҳамаатон тинчед, охир?

– Шукр, бобо, шукр...

– Шин, чой нӯш... – Сипас шарҳ дод: – Даҳан одат кардагӣ, чой мегӯему пӯстлохи себ-дия. Чойи ҳақиқиро раис меҳӯранд. Дар шумоён ҳам будагист?

– Не-е, бобо. Пештар буд. Амаки Ҳосил кучо рафтанд? – пурсид бесабронা Ислом дар як канори пӯстак амонат нишаста.

– Наомадаст. Имрӯз дертар меомадагист. Ҳамин хел мегуфт.

– Ҳа-а... қулфи анбор беллаттапеч будаст, ман гумонкардам, ки омадаанд, – гуфт Ислом бепарво.

– Қулфаш белатта гӯфтӣ? Рост? – мӯйсафед якбора ба ташвиш афтоду оташгираки дасташро ба замин партофт. – Аз ёдаш баромада бошад?... Э, аз бало ҳазар, – пиракӣ саросема чоруқкӯхнаero пӯшида аз дар баромад.

Ислом ҳам думболи вай рафт.

Баъд аз ин воқеа чунон шиддат гирифт, ки чӣ гуна ба гирдоби он афтоданашро Ислом худаш ҳам нафаҳмида монд.

Бобои Ҳалим писаракеро, ки дар он атроф бозӣ ме-кард, ба хонаи мудири анбор Ҳосил тезонд. Ба Ислом таъкид кард, ки ҳамчун гувоҳ ба ҳеч ҷо наравад, дар ҳамин ҷо бошад, вагарна сараш ба бало мепечад.

Ҳанӯз Ҳосил расида наомада, раис пайдо шуд. Вай воқеаро аз забони посбони пир шунида, “муред, ҳамаат, муред” гуфту аз асп худашро ҷолок ба замин афканд ва

ба сӯи анбор рафт. Вай сараввал бодиккат қулфи дарро аз назар гузаронд, сонӣ, замин, дару деворро бодиккат нигариста пайи дуздро ёфтаний шуд, vale зохиран, шугли чандон осон набуд магар, зуд ҳавсалааш пир гашту ба Ислом рӯ овард:

– Сахар катӣ зоғ г.. нахӯрда ту дар ин чо чӣ мекунӣ?

– Ман бехабар... – ба гап даромад Бобои Ҳалим, – вайрон шудани мӯҳрро ҳамин бача дид, – муйсафед бо чӣ нияте саросема шарҳ дод. Маълум набуд, ки вай бо чӣ қасд ин гуна эзоҳро зарур мешуморад.

– Агар шумо дар ҳамин чо бошед, метарсам, ки ягон рӯз идораи колхозро ҳам бардошта мераванд, – бо истехзоз лаб бурма кард раис. – Дар кучо будед?! Дарвозаро баста ба хонаатон рафта хоб кардед?! Ҳамаатонро ба прокурор дода, чашматонро мош барин кушода намонам, намешудагӣ барин.

– Э, алҳазар... Раисчон, ба ҳеч гӯр нарафтаам... Бовар мекунед?.. Шабу рӯз дар таги дар бошаму боз ҳамин хел мегӯед-а!..

– Дузд якта – гумонбар садта. Лекин меёбем.

– Ба ҳар ҳол, духтарам... – Муйсафед суханашро зуд исолоҳ кард: – Раис... андеша карда гап занед. Наход ки...

– риши мӯйсафед ларзид, нафасаш гирифту овозаш дигаргунга садо дод, дасту пойҳояш ҳам гайри иродай ў дарак-дарақ ба ларза дароманду вай дигар ҳарфе зада натавонист.

– Милиса пешандоз карда барад, чунон ба гап медарорад, ки... Ба молу мулки колхозу ҷамъият ҷашм ало кардагӣ одам, душмани давлат аст! Давлат душманашро ҳамту намемонад. Даврони Ҷӯра барои ним кило ҷав се сол гирифт! – ба сари ин ду тан бетаваққуф ҳурӯш дошт.

Баъди он ки Ҳосил ҳам дар илочи вайрон шудани қулфи анбор ҳеч чорае наёфт, Парча пойкори идора Сангини яқдастаро ҷег заду амр кард, тайёр шавад, ки аспи

кабудро зин зада савор мешаваду ба район меравад, ба идораи НКВД, ба прокуратура көғаз навишта медиҳад, мебарад. Бояд таъхир накарда милиса фиристонад.

– Аспро ба роҳ тайёр карда сонӣ ба идора даро, ман ба сардори милисаҳона Аминҳоҷаев хатча навишта медиҳам, – гуфт раис дар хотима.

Мудири анбор Ҳосил, ки хомӯш гоҳ ба рӯи раис, гоҳ ба авзоъи атрофиён менигарист, ба Сангин, ки се-чор қадам монда буд, “Истода ист”, гуфту ба назди раис омада пичирросзанон, ба худи ў шунавонда дуру дароз чӣ шарҳу эзоҳе дод.

– Ман намедонам, – гуфт раис якравона дар ҷавоби ў ба ҳама шунавонда. – Ҳудоёр гирифт ё дигар кас, коре надорам. Мӯҳри қулф вайрон шудаст, бояд милиса биёяд, муфаттиш биёяд, анборро тафтиш кунем. Ҳозир ту қушоӣ, раваду анбор топ-тоза рӯфтагӣ бошад, сонӣ кӣ ҷавобгар? А?.. Ҳудат танҳо не, он вақт мо ҳам ба қасоғати ту ба бало мемонем. Шукр, ман ҳоло аҳмақ ҳам нестам, аз ҷон сер ҳам нашудаам.

– Охир, раис... Охир, ин аҷаб не, ҳамту иғво бошад? Балки дари анборро нақушодагистанд?

– Кош, ҳамин хел бошад? Муфаттиш ояд, маълум мешавад!.. – Баъдан вай ба пойкори дар тааҷҷубмонда амр дод: – Сангин, тезтар ба роҳ баро!

Сангин аз паи иҷрои фармон рафт.

Ба авзоъи ҳозираи Ҳосили якпоя нигариста истода ба вай раҳми Ислом омад. Ғӯлаҷӯби ба ҷои пой ба як зону бастагӣ ўро гӯё рост ба замин мекашид. Бо абруи гирех, ба ин тарик ҳайрону мушавваш мондани ин мардро Ислом бори аввал медид. Рост аст, ки рӯзи аз ҷанг омада-наш вай деҳаро ба сараш бардошта гиряву нола карда буд. Дар қатори дигарон Ислом ҳам ҳамон рӯз ба сӯи хонаи вай тохта рафту аз мусибати ў дилаш реш-реш гашт. Чор сол қабл Ҳосил аз қадом як госпитали Сибир якпоя

баргашта, ҳавлиашро чӣ гуна хомӯшу бекас ёфтанашро ҳама дар хотир доштанд. Зану духтарчааш панҷ-шаш моҳ пештар паёпай аз дарди домана вафот карда буданд. Писарааш бошад қабл аз фавти онҳо аз гуруснагӣ нобуд гашта буд. Ҳосил дигар каси наздике надошт. Вай ҳамон рӯзи аз ҷабҳа омаданаш, ин ҳама фочиаро якбора шунида ҳудашро ба остони хонааш афканда ҳунг-ҳунг мегирист. Сонӣ Ҳосил як пойи ҷӯбиашро бардошта-бардошта ба дару девор мезад, ҷунон фигон бардошт, ки ҳатто бачаҳои хурдсол ҳаросиданд. Ислом ин гуна гиряи баланди марди бузургсолро, гуфтан метавон, дар умраш бори аввал медиҳ. Марду зан ўро таскин медоданд, “такдир ҳамин будаст, чӣ илоҷ, бехуда ҳудатро ҳун нақун”, гӯён дилбардорӣ мекарданд, вале вай сухани ҳеч қасро намешунид, балки ҳеч қасро намешинохт. Либосҳои ҳамсару духтарчаашро ба ҷашму рӯяш мемолид, мебӯсид, мебӯиду гоҳ сарашро ба девор тарс-тарс мезад, гоҳ поящро ба замин мекӯфт. Оби ҷашмонаш мисли борон рӯяшро мешуст. Ислом ҷунин гиряи аламноки мардро дида, тоқат карда натавониста беихтиёр аз ҷашмонаш ашк ҷӯшида мерехт. Он рӯз аксарияти ҳозир будагон мегиристанд.

Холо ин марди мусибатзадаро дигарбора ҳайратздаву парешон дида, ба ҳоли вай дили Ислом сӯҳт.

– Охир, руҳсати ҳудатон катӣ амаки Ҳудоёр ҷави тухмиро гирифта-гирифта ним кард. Ҳучҷат пурсидам, гуфт, ки аз фалон ҷо ҷав мегирем, ҳамон катӣ ҷояшро пур мекунӣ. Ман бо розигии шумо додам, – раисро ба сари инсоғ овардан меҳост Ҳосил.

– Ман бехӯҷҷат дех гуфтам? А? Гап зан-ку! Бехӯҷҷат ҳеч қас ҳақ надорад аз анбор ҳасеро бигирад!

– Не, гап назадед, вале... Акнун чӣ мешавад?.. Ҳамин аз рӯи инсоғ аст? Андеша кунед, раис! Аз ҳудо тарсед, – якбора ба фигон омад Ҳосил.

Вай ҳаргиз ба раис ин гуна суханонро рӯйрост нагуф-

та буд. Ҳоло ин рафтори вай густоҳӣ ва часорати марди тамоман ноумедро мемонд. Ба Ислом чунин на-муд, ки ҳамин замон вай гирия мекунад. Мисли он рӯзе, ки аз ҷанг баргашта буд, фарёд мебардораду сарашро ба де-вор мезанад. Дар назари ӯ ин марди вазнину солор яқдафъа очизу нотавон намуд.

– Ҳой, Ҳосил, ман ҳеч гоҳ бехӯҷҷат дех нагуфтаам ва ҳаргиз намегӯjam ҳам. Бехӯҷҷат аз анбори колхоз як ҳасро ҳам баровардан мамнуъ. Ин хел баҳонаҳои намешударо мон!

Дили Исломро ваҳм гирифт. Мабодо ӯро ҳам ба ин чиноят шарик созанд-а?! Баъди ба канал рафтани падар вай бори нахуст бемаслиҳатгар, бемуттако, танҳо монданашро ҳис кард. Эҳсос кард, ки падар ба мисли қӯҳе такягоҳи пурэътиими ӯ будаасту вай бехабар.

Дар ҳавлии колхоз тадриҷан одам гун мегашт. Мардуми атрофро, ки аз воқеа ҳабар ёфта буданд, ҳисси кунҷковӣ ором намегузозшт ва ягон-ягон ба ҳавлии колхоз даромада меомаданд. Аксар ба ҷои узр дар назарҳо ҳудро раҳгузар вонамуд мекарданду ба раис шунавонда зери лаб ғурунгос мезаданд:

– Ба кор мерафтам, дар раҳ ин ҳабарро шунида, ҳайрон мондам. Гуфтам, як бор дароям, чӣ гап аст...

Баъзе нафарон аз берун таҳи девори ҳавлиро гашта, пай дуздонро гирифтани мешуданд. Раис ҳеч қасро ба анбор наздик рафтан намемонд.

Ислом дар ниҳоят аз рост истодан поиш дард карду ба хоначай Бобои Ҳалим даромад. Мӯйсафед, ки тавасути пухтуғаз аз маҳрамони раису Худоёру Ҳосил буд ва атвори ононро каму беш медонист, ҳоло богоят ошуфта ва парешонҳотир менишаст. Ислом аввалбор иқрор кард, ки ба дӯстию қаробати ин қасон ҳеч эътиимоде набудаст.

– Ана, ту ҳам ба бало дармондӣ, – гуфт пирамард оҳе қашида хитобан ба Ислом. – Ин ҷо қасофатхона, пи-

сарам, аз дару девораш ҳазар кун, ҳӯй-ӯ, аз дуртарааш гузар. Ҷавро ҳӯрданд, фурӯхтанд, ба наздиконашон до-данд, акнун ин бечораро ба бало гирифтор мекунанд, – ҷашмаш ба замин гӯё худ ба худ сухан меғуфта бошад, ҳасрат кард мӯйсафед. – Гурзамор барин ин нокасон ба-чаи парвардаи ҳудашонро меҳӯранд. Дар болотарааш ҳам аҳвол ҳамин... – Мӯйсафед заҳробаи дилашро мерехт.

– Қулфро кӣ кушода бошад-а? – ҳанӯз ҳам таҳи гапро дақиқ намефаҳмид Ислом. – Дузд кушода бошад ё барқасд ҳудашон?.. Наход ки ҳудашон кушоянд?

– Ман ин хел нагуфтаам, писар... Э, аз бало ҳазар... Ин хел нагӯй... Девор муш дорад, муш гӯш... – пирамард ба худ омад магар, бо дастони дурушту шахшӯлаш гиребонашро дошт. Вале аз ҷашмони ростгӯи вай Ислом таҳи дили ӯро хонд ва бо ақли худ кам-кам ба ин гапу кор сарфаҳм рафтагӣ барин шуд. Саҳехтараш, гумоне дар дилаш ҳона гирифт, ки ҷавро Ҳудоёр ҳӯрдаасту баъд бо мақсади ба гардани дузд бор кардан, ин магалро бархезондааст.

Раис Бобои Ҳалим ва Исломро ба идорааш ҳонда фармуд, ки ҳар қадоме баёнот нависанд. Баъд ба Бобои Ҳалим гуфт, ки аз нафари саводнок ҳоҳиш кунад, то навишта диханду имзо карда биёрад. Раис ба Ислом гуфт:

– Бишин. – Сипас пурсид: – Баёнот навишта метавонӣ?

– Намедонам, баёноташ чист, дар умрам нанавиштаам.

– Аз пай зану духтарон оvezон нагашта ёд гир!.. Хайр, биё, як бор ба ту ёд медиҳам, лекин нағз дар ёд дор.

Раис дар паҳлӯи ӯ курсӣ гузошта чафс нишасту мисли муаллим ҳичо-ҳичо меғуфт ва Ислом шурӯъ ба навиштан кард:

### **БАЁНОТ**

*Ман Исломи Мулломурод имрӯз 11-уми апрели соли 1949 ба нияти аз мудири анбори колхози “Иттифоқ” Ҳосили Шокир талаб кардани галлае, ки бояд дар ивази гуночини ба колхоз фурӯхтагиамон мегирифтам, омадам*

ва қулфи анборро бе латтапеч дида, гумон кардам, ки мудир дар ҳамин чост. Аммо посбон – Бобои Ҳалим гуфтанд, ки мудир наомадаст. Ман ба Бобои Ҳалим бе латтапеч будани қулфро гуфтам.

*Имзо*

Баъзан раис дasti ўро гирифта ин ё он аломатро ислоҳ мекард, ҳангоми калимаеро ғалат навиштан гӯшашро кашида таъзир ҳам медод.

Хиширроси куртаи шоҳӣ, дasti бениҳоят нарм, бӯи атр ва дигар сифатҳои раис ба Ислом таъсири ачибе доштанд. Вай акнун мутмаин гашт, ки раис ҳам зан аст, мисли Шаҳбону, мисли Ситора ва ў ҳам дилаш меҳоҳад бозиву шӯҳӣ кунад, оғӯшу канор ва бӯсобӯй кунад, аммо метарсад. Аз чӣ метарсад, худо медонад...

Барои гучумакиён, ки аз шаҳру ноҳия дар канор, ба воқеаҳои рӯзафзуни олами имрӯза камалоқа зиндагонӣ доштанд, муддате ин ҳодиса мавзӯи асосии гуфтугӯ гардид. Онҳое, ки ба идора даро-баро доштанду бо рап-барон сару кордор буданд, ба ин фалокат баъзе бадҳоҳони худро низ шарик месоҳтанд ва дар забонҳо як суҳан даҳто гашта, деха ба мисоли оруҳонае, ки бачаҳо ба он чӯб ҳалондаанд, важ-важ мекард.

Рӯзи дигар Ислом тафсили ин воқеаро аз забони мударааш шунида, ҳуш аз сараш парид: гӯё Ҳосилу Бобои Ҳалим анборро задаанду Ислом ҳам бо чӣ роҳе ба онҳо шарик гаштааст. Боз гап-гап буд, ки нимишабӣ Ислом аз кӯҳ меомадаст, аз анбори колхоз ҷувол-ҷувол ғалла қашонидани Ҳосилу Бобои Ҳалимро дидаст. Онҳо аз тарс иҷборӣ ўро ҳам ба моли дуздиашон шарик кардаанд...

Дар асл кам нафарон асли воқеаро пай мебурданд, вале онҳо хеле замон ба даҳони худ мӯҳри хомӯшӣ зада буданд, зоро ба усули ҳукуматдорони бولшевикӣ мубориза кардан ҳеч суд надошт.

## БОБИ ЁЗДАХУМ САЛИМИ ЗОФАК

Волидайни Шодоб аслан аз тоифаи одамони оддӣ буданд. Падараш Салими зофак, ки ба сабаби сиёҳчурдагӣ ин лақабро гирифта буд, баъди инқилоб тағирии вазъи замонаро зуд пай бурду филфавр “ман камбагали қашшоқам”, “ман аз замони шоҳу амир аз ҳама бештар озурдаву ситамдидаам” гӯён худро ба сафи фаъолони инқилоб зад ва дар мактаби маҳви бесаводӣ бо як саҳтӣ савод бароварда, шиору хитобаҳои он айёмо хуб аз бар карда буд ва дар маҷлисҳо бо ҷӯшу хурӯш мушт ба сина зада, вазъгӯй дошт. Ба ҳамин минвол ў тадриҷан раиси ҷамъияти “Ҷуфтрони сурх” гашта, сонитар раиси шӯрои ҷамоаи Гучумак таъинаш карданд. Голибан ба мансаби аз ин баландтар зӯраш нарасид, зеро саводи саҳҳ на дошт ва аз донишу фарҳанг бебаҳра буд. Пас аз ҷанг ва зифаи раисии Шӯрои ҷамоатро низ аз ў гирифтанду Салими Зофак остонаи идораи раҳбарони районро муддате охурча кард, ба онҳо тӯҳфаҳо бурду оқибат ҳамин вазифаи котибии раиси Шӯрои ҷамоатро гирифт. Ў хуб медонист, ки котиб на факат коргузори асосии Шӯрои ҷамоат, балки вакилии идораи молияро низ дар он айём ба зимма дошт. Ба василаи ҳамин вазифа хонаводаи ў дар ин ҷанг соли қаҳтӣ саҳтӣ накашид. Ў на танҳо бо андозигирӣ алоқаманд буд, балки худаш ба ҳар хонадон заём тақсим мекард. Андозу заём бошад, дар солҳои ҷанг ва баъди ҷанг ҷони мардуми деҳотро ба ҳалқаш оварда буд ва бесабаб ўро баъзан “Салими ҷонгирак” намегуфтанд.

Боз як манбаи даромади Салими Зофак дар он айём ҷавонони ба сарбозӣ даъватшаванд буд. Баъзеҳо барои ба таъхир гузоштани даъват молашонро дарег намедоштанд. “То ду сол худо подшоҳ аст, хонадор мекунем, фар-

занд меёбад ё модари пираш танхову бекас гӯён аз Зоғак боз як коғаз мегирем” мегуфтанд мардуми кордон. Сарчашмаи дигари даромади муфти Салими Зоғак заёмҳои ҳар сол мебаровардаи хукумат буд. Мардуми бенаво ба заём ҳамчун ба андози илова одат карда буданд: молдор молашро мефурӯҳт, бемол аз ризқи фарзандонаш канда, ғаллаашро мефурӯҳту пули заёми давлатро пардоҳт мекард. Худи заёмро фақат муаллимон ва баъзе аҳли савод талабида аз дasti котиби чамоа мегирифтанд. Заёмҳои дигарон дар дasti ӯ мемонд...

Сонитар, баъди чандин солҳо баъзе қунҷковон ҳабар оварданд, ки Зоғакро дар бозори Самарқанд диданд, ба яҳудиёни таҳбозор заём мефурӯҳтаст, ба ҳар даҳ сўмаш як сўм медодаанд.

Ба ҳамин минвол ҳонаводаи Салими Зоғак дар деҳа муҳаббат ва эҳтироми самимӣ надошта бошад ҳам, осу даҳол ва бениёз буд. Мардум, азбаски доим ба ӯ корафто да мегаштанд, росту дурӯғ иззаташро ба ҷо меоварданд.

Шодоб ҳоло дар назарҳо намоён гашта буд ва падару модар ҳис мекарданд, ки маҳз барои духтараш баъзехо бо ӯ дар нисбати пеш самимитар ҳолҷӯй мекунанд. “Баъзехо” гӯён вай албатта “даҳонкалонон”- и атрофу акнофрро дар назар дошт.

Падару модар аз духтари худ умедҳои калон доштанд: ӯро ба ягон ҳонаводаи осудаю обрӯманди деҳа дода, ба воситаи ин хешутаборӣ ба рӯи об баромадани, боз бештар қадру эътибор ёфтани меҳостанд, падар мавқею мақоми худро устувор кардан меҳост. Айёми охир чанде аз валинсъматони ӯ дар ноҳия аз мансаб рафта ва ҳоло ӯ маҳрум аз пуштупаноҳ, худро ноустувор ва поящро ҳар лаҳза лағҷон эҳсос мекард. Аз ҷи бошад, ки бо навmansaboni ноҳия равобити худро устувор кардан на метавонист. Соҳибmansaboni навбаромад ба вазифаҳои зарурӣ одамони эътиmodбахши худро аз зайлӣ хешу

табор ё ҳамдиёрон таъин мекарданду факат ба онҳо эътиимод доштанд. Раису муовинҳои ичрокум ҳам, идораи молияи ноҳия ҳам ба раиси чамоату раиси колхоз ҳарф мезаданд, ба деха оянд ҳам, меҳмони хонаҳои онҳо буданд, гӯсфанду арақи онҳоро меҳӯрданду бечора Салими Зофакро шинохтан ҳам намехостанд.

Шодоб нав ба ҳабдаҳ даромада буд. Духтари резапайкару маҳинчусса бошад ҳам, хуснаш назарҳоро ҷалб мекард. Ба кӣ тақлид кунад ҳам, дар гуфттору рафтораш оҳангӯҳаро аҷаб дилкаш пайдо гашта, ба қас бо ҷашмони маҳмур, батамкин ва андаке бовикор менигарист. Андомаш латиф, мӯи сиёҳаш мавҷ ҳӯрда ба миёнаш меафтод. Нигоҳи гирое дошт, ки байди афсурдаҳолии солҳои саҳти ҷанг ба назари ҷавонони деха ғайриоддӣ менамуд. Маҳз ба сабаби нигоҳаш, ҷавонон ба вай “Офати ҷон” лақаб дода буданд.

Имрӯзҳо духтар гӯё дар сари ҷорраҳаи фардои худ истода ва ба қадом самт рафтанашро надониста байзан саргаранг буд. Як моҳ пеш аз ин вай ба тарзи катъӣ Исломро аз байнӣ ҷавонони деха интиҳоб карда, дигар гӯё аз тамоми олам дил бардошта аз дому донаи хушрӯён хотирчамъ будан меҳост. Ҳатто дар ҷавоби муҳаббаташ ба Ислом дастрӯмла ҷӯхта дод. Дастрӯмоли духтар нишони муҳаббат, изҳори меҳру вафо аст... Вале Шодоб ҳоло аз ин кораш пушаймон буд. Яку якбора талабгоронаш афзуданд: ҳоло ҳамаи ҷавонони гирду атроф дар ҳаваси вай афтоданд. “Сабр кардан даркор будаст, – мегуфт духтар худ ба худ мулоҳиза ронда, – аз Ислом беҳтар, ба ҳонадони бою бадавлат ё ягон қалоншаванда арӯс мешудам-а!.. Афсӯс-е!.. Гӯё ҳамаи ин гарангҳо бо Ислом қавлу қасам кардани маро интизор бошанд, акнун ҳар рӯз яктааш роҳамро мегирад, дигараш нома мефиристанад... Додом ба Ҳайдар моиланд. Ҳозир даҳонаш қаҷ бошад ҳам, гап-гапи мансабдор мегӯянд. Ҳар як сухан, ҳар як

нияти додояшро модар ба вай мегӯяд. Аз рӯи гапашон боз аз Тагоб барои писари директори мактаб Мачидӣ хостгор омадаст... Хайр, писараши Рауф ҷавони хушрӯю таърифӣ, дар ҳақиқат домодзеб! – мегуфт Шодоб талабгорони худро ба якдигар муқоиса карда ба дил. – Уф-ф... Як моҳ пеш ҳамаи инҳо дар қадом ғӯр буданд, ки акнун якбора... – Шодоб ба як қарор омада натавониста дилтанг буд. Агар ба Ислом ғап назада додою очааш ба ягontaи ин хостгорон розигӣ диҳад, ӯ метарсид, ки Ислом аз алам рӯмолчаи вай додаро байрақ намуда, ачаб не, корро вайрон қунад. Ислом катӣ ҳамгап будани ӯро шунаванд ҳам, гапи баҳилон мегӯянд, аммо рӯмолча гапи дигар. Ин далел аст, ки ҳар як домодро сарпаст мекунад. Рауф, Рауф чӣ хел ҷавони нағз-а! Афсӯс... саросема шудам. Дирӯз бегоҳӣ Ҳайдар аз роҳам дошта гапзанон карда монд, духтарон аз рашку ҳасад мурданд-е! Мабодо ба Ислом ҳабар расонанд, чӣ мегӯям-а?.. Эҳ!.. Таҳи диламро агар пурсанд, ба Рауф моил. Аммо дили додою очаам ба Ҳайдар... Дар дasti Исломи бадбаҳт дастрӯмлча.... Уф-ф... Агар Ҳайдар хостгор намефиристод, додомино ба Ислом розӣ буданд... Додом бечора ба умед маро қалон кард, акнун аз қалинам додою бобоҳомон барин асп гирифта савор нашавад ҳам, ғову гӯсоладор нагардад ҳам, ҳеч набошад, якта-дута бузу гӯсфанд гирад, ягон баҳра ёбад-дия. Ба пушти ин бечораҳо ҳам офтоб расад...” – мегуфт ӯ суханони модарашро такрор карда.

Вай бобати ин қариб як моҳи расо фикр кард. Ниншинад ҳам, ҳезад ҳам, дар хобаш ҳам, дар бедориаш ҳам ин андешаҳо дар сараш ҷавлон мекарданд. Монанди анкабуте, ки ҳар лаҳза интизори сайдест, вай дилпур аз таъсири ҳусни худ, хушнуд аз истиқбол бо умедҳои диловез зиндагӣ дошт.

Вақте, ки дар байни мардум ҳамроҳи Ҳосил аз анбори колхоз ғалла дуздидани Ислом дар деҳа овоза шуд,

Шодоб аввал тааҷҷуб шуд. Баъди лаҳзае андешидан дар-ёфт, ки аз ин ҳодиса хоҳ рост аст, хоҳ дурӯғ, вай метавонад барои худ фоида бардорад. Нақшай ин саҳнаро ҳам андешид: “...Исломро маломат меқунад, муттаҳам месозад, гушначашми беинсоф мегӯяд. Вай ба ин тӯҳмат сабр карда натавониста, сухани саҳту зишт мегӯяд. Ана, барои рӯймолчаро баргардонидан баҳонаи хуб!.. Гуфта намешавад, агар мабодо тақдираш ба Рауф ё Ҳайдар нарафта бошад ҳам, дар назди Ислом вай гунаҳгор нест, он рӯз ман аз номус, аз алам дуруштӣ кардам, аз гуноҳам гузар мегӯям... Рауф дар шаҳр меҳонад, либосҳои тоза мепӯшад, ба ман ҳам либоси дуҳтарони шаҳриро мепӯшондагист... Шояд то хатми таҳсили мактабаш маро ҳам ба шаҳр барад, кӣ медонад...”

Он рӯзҳо як нафар муфаттиши адлия дар идораи колхоз нишаста Бобои Ҳалим ва Исломро гаштаю баргашта истинтоқ мекард, то ки ба ҳамкориашон бо Ҳосил дар дуздидани ҷави анбор икрор кунанд. Муфаттиш марди миёнсоли камриш, мӯйи сараашро бо поку тоза тарошидагӣ, ҷашмони бозигарашро то ҷон дошт ба ҷашми гунаҳгорон саҳт ва дурудароз дӯхта, болои ҳам таҳдид мекард:

– Мо дар даст маълумоти аниқ дорем, ки ба ту ҳам аз ғаллаи колхоз додаанд. Ҳа, инашро аниқ медонем. Ту бекора ҳудатро ба гарангӣ назану ба ман гӯй: аз кӣ, кай, бо чӣ роҳ ва чӣ қадар ғалла гирифтӣ? Агар росташро гӯй, барои фош кардани душманони колхоз, ки дар айни замон душмани Ҳукумати Советӣ ҳастанд, ёрӣ кунӣ, Давлати Советӣ инро ба инобат мегирад, гуноҳи туро кам меқунад. Дар акси ҳол, агар ин хел якравӣ кунӣ, монанди ана вай, чӯпонбача дар ҳабсхона мурда меравӣ...

Ислом саволи муфаттишро бо диққат гӯш мекард. Ба ғайр аз ибораи “дар айни замон” гуфтан метавон дигар ҳама суханони ўро мефаҳмид, valee чӣ гуфта аз ин

марди майдагапи шалоин ҳалос шуданашро намедонист.

Воқеаи дар ҳабсхона ҳалок шудани чүпонро ҳам ү хуб дар ёд дошт. Ду нафар чүпонписароне, ки моли мардумро бонй мекарданد, як барраи дар сойи Ҷизмон аз ра- маи колхоз чудо шуда ба рамаашон даромадаро дар ча- рогоҳ күшта кабоб карда меҳӯранд. Гүшти бөкимондаро дар ғори сангин пинҳон мекунанд. Чүпони колхоз барра- ашро чуста меояду дар оби рӯд рӯдаҳои ба сангутаҳо печида дармондаро дид, ин дуро мепояд ва дар сари ка- бобхӯрии навбатиашон медорад. Додгоҳ чүпонҳоро ба ҳашт сол ҳабс ҳукм кард. Пеш аз додгоҳӣ мӯйсафедони деха ба назди Парча рафта, гуноҳи он ду ҷавонро авф кун, ба ҷои барраи колхоз барра медиҳем гуфтанд, аммо раис “мебинем” гуфту ҳеч тадбирае насоҳт ё аз дасташ на- омад. Ба он ҷавонон дилаш насӯҳт. Сонитар, яке аз чү- понҳо дар ҳабсхона аз дунё даргушашту мардум Парчаро саҳт бад диданд. Аммо дар он айём аз баду хуб дидани мардум мансабдорон заррае ҳам парвое надоштанд. Ди- татураи ба номаш коргару дехқон на аз нафрati ҳалқ меандешиданду на аз ғазаби худо, “дурӯза даврони ман аст” гӯён, такя ба нерӯи яроку аслиҳа, НКВД, ОГПУ, сипо- ҳиён мекарданду мамлакатро ба сӯи фочиаҳои гӯшношу- ник мебурданд.

Ҳарчанд ки Ислом ба горатгари анбори колхоз ҳеч равобит надошт, аз ин мочаро саҳт ба тарс афтода буд: дар он солҳо қатор-қатор одамони бегуноҳ бо тӯҳмат ё гуноҳҳои сохтаю бофта ҷазо гирифтанашибро хуб медо- ниист. Ба ғайр аз ин, падараш барин маслиҳатгари тавоно ҳоло дар барааш набуд ва ү дар ин гирдоби ҳаводиси но- мафҳум ва мубҳам чий сон амал карданашро намедонист. Аз сӯи дигар, вай гуноҳи дигаре дошт, ки аз ин ҷиҳат ни- ҳоят мушавашхотир буд. Воқеа панҷ моҳ пеш аз ин ба та- рики зайл рух дода буд: Тирамоҳрӯя буд. Ислом ғайриих- тиёр ё метавон гуфт аз сустраййӣ ба хиёнате шарик шуд...

Аслан мардуми он рӯзгор тасарруфи моли золиму беинсофро ҳалол мешумурданд ва бинобар ин касе гирифтани моли колхозро хиёнат намехисобид. Ба чунин як “гуноҳ” вай ҳамдаст гашта буд ва аз он ваҷӯҳ ҳоло ў ба ҷашми муфаттиш нигариста наметавонист, дар рӯ ба рӯи ин ҳомии колхозу давлат агар ба сухан даҳон кушояд, лабонаш пир-пир парида, овоз дар гулӯяш мепечид.

Танги тирамоҳ буд. Ислом, Ҳусейн ва Азими Ҷалогӣ арзани дараи Ҷалоро ба анбори колхоз мекашониданд. Ҳар яке ба ду ҳар ду ҳалтаро бор карда меомаданд. Ислому Ҳусейн бачаҳои ҳамсол, аммо Азим марди солдидай саҳту сустии рӯзгорро ҷашида. Рӯзе онҳо бо қадом сабабе аз Ҷало нисбат ба ҳаррӯза хеле дер – наздики офтобшинам ба роҳ баромаданд. Нисфи раҳро нагузашта торикий фуромад. Азими Ҷалогию Ҳусейн пеш-пеш мерафтанд, бори яке аз ҳарҳо қаҷ шуду Ислом онро бо дасташ дошта аз ҳама қафо меомад.

Ба дараи Чормағзак фуромаданду пеш будагон чор-поёнро аз роҳ дошта, расидани Исломро нигарон гаштанд.

– Ислом, як маслиҳат ҳаст, – Азими Ҷалогӣ ба Ислом наздик омада ба як оҳанги асрорангез пиҷиррос зад:  
– Ҳудат медонӣ, ҷиян, аҳволамон ҳароб... Ман мегӯм, аз ҳамин арзан кам-кам гирем-ҷӣ? А?.. Ҳисобашро баробар мекунем... Ҳеч қас ҳеч ҷиз намефаҳмад... Гап ба иттифоқии ҳар се нафарамон.

– Ҷӣ ҳел мегиред? Амаки Ҳосил бар ҷашида мегирад-ку?  
– Дар ҳайрат шуд Ислом.

– Парво накун, ҷиян, – хушҳолона ўро таскин дод Ҳусейн. – Ин тарафашро ман соз мекунам! Ин тарафаш ба гардани ман. Ту факат “шутур дидӣ? Не...” Ин тарафашро ба ман мон...

– Ихтиёратон... Лекин ман шарик не... Ба ман даркор ҳам не, – гуфт Ислом.

— Хайр, даркор набошад, хап ист, — бо истехзо зуд ба даҳони вай бо сухан зад Ҳусейн. — Ҳама шумоён барин сер не! Дугоб ҳӯрда кор карда гаштаам, ҷӯра, нонамон нест. Ба умеди ҷувории рӯидаричаем.

Ислом чӣ ҷавоб доданашро надониста лаҳзае дасту по ҳӯрд.

— Исломбой, аз авлоди шумо, ба худо шукр, иғвогару худфурӯш то имрӯз набаромадаст, дилам пур аст, баъд аз ин ҳам намебарояд. Барои ҳамин аз ту дилам пур... Рости гап-дия. Аз ту илтимоси мо ҳамин: ҳеч чиз надидӣ, вассалом! Хайр, чӣ қадар ҳоҳӣ гир. Мо туро мачбур на-мекунем...

Аз Азими Ҷалогӣ сар шуда аввал фуки ҳарҳоро ба ресмон бастанду сипас аз роҳ поён ба ҷарие андохта дарун-даруни ҷарӣ хеле ба поён рафтанд. Азим дар як майдончай фароҳ ҳарҳоро аз роҳ дошту ба ҳамроҳонаш бо овози паст амр кард:

— То ба роҳи калон баромадан мабодо касе воҳӯрад, гапамон якта: ба гап ангал мондаем, ҳарҳо ба роҳи поён афтода рафтаанд, вассалом! Ку, ҷаққон бори ҳарҳоро фуроред... Боҳабар, ҳар ҳанг назанад. Агар ҳангас задани шавад, тез даҳонашро доред.

Баъд вай ба қадри як рӯи суфра ҷои ҳамворро интихоб карду аз буттаю алафҳо зуд ҷорӯб соҳт ва он ҷойро рӯфта тоза кард. Ҳар се дар як дам панҷ ҷуволи арзанро ба он ҷо рехтанд.

— Инаш истад, — гуфт Азим ҷуволи охиринро нишон дода.

Баъд Азим ӯро ҳамроҳи худ гирифта ба тарафи сой поёntар рафту Ҳусейн ба ҳарҳо нигариста дар он ҷо монд.

Онҳо ҷӣ кор карданианд, Ислом саҳеху равшан на-мефаҳмид ва аз ин рӯ кӯр-кӯрона пайравӣ дошт. Ҳамин қадарашро медонист, ки арзанро тақсим карданианд.

Ҳатто вакте, ки Азими Ҷалогӣ ба вай амр кард, ки чуволро гирифта ҳамроҳи вай ояд, аз дили Ислом андаке хавф ҳам гузашт – наход нобуд кунад! Бинобар он, аз қафои вай бо эҳтиёт қадам монда мерафту ягон ҳаракати ўро аз назар намегурезонд. Ин дам вай бовар кард, ки агар ин ду тан заррае аз ў шубҳа кунанд, метавонанд нобуд со-занд. Дигар чора надоранд. Замона одамонро мисли гург бешафкат кардааст. Аз кучо ҳам ў ба инҳо ҳамроҳ шуд!

– Даҳани чувола дор, – Азим дар регзори маҳини лаби рӯд қарор гирифт.

Ба чувол нияти рег бардоштани ўро фаҳмида, Ислом як нафаси сабук гирифт.

Ҳар ду ним чувол баландтар реги маҳинро бардоштанду Ҳусейн бо ёрии Ислом онро ба пушташ гирифт.

Баъд он регро оварда ба рӯи чоши арзани рехта омехтанду дубора ба чуволҳо бардоштанд.

Дар сари тақсими он як чувол арзани холис Ислом дид, ки ба вай ҳам аз арзан ҳиссае чудо карданианд, дигарбора ба забон омад:

– Ба хона бурда натавонам, чӣ кор кунам? Худатон гӯед! Ба касе дода нашавад. Шубҳа мекунанд... – Гоҳ ба рӯи Азим, гоҳ ба рӯи Ҳусейн нигариста илтиҷо дошт ў.

– Намегирӣ ё...? – газаболуд пурсид Азим. Ваҷоҳати вай гувоҳӣ медод, ки ҳозир ў аз ҳеч кор рӯ наметобад.

– Ба хона бурда натавонам, чӣ кор кунам? Худатон гӯед? Додом фаҳманд...

– Бару дар қаҳхона ё оғил-погил руст карда мон... Сонӣ ягон кор мекунӣ! – луқма дод Ҳусейн.

– Ба ман нигар, агар ин хел нағма мебаровардагӣ бошӣ, мо ду кас... Ҳа, дониста гап зан. Агар ин сир кушода шавад, мо ду нафара суханамон аз як ҷо мебарояд, ба ҳудат ҷабр мекунӣ, бача! Ҳушатро ба ҷо биёҶ, чиян. Ба миёнбандат баста зери зини ҳарат мону оҳиста ба қаҳхонаатон дароварда руст кун. Баъд, ягон вақт ҳисобаш-

ро мейбій. Күдак нестій-ку! Ба ягон бандай худо дахон накушой бас.

– Пур не, ҳайр, камтар гир, – гуфт Ҳусейн муросокорона.

Ҳар се лаҳзае хомұш монданд.

– Ҳайр, камтар дихед, – noctor розы шуд Ислом.

Як чувол арзанро тақсим карданд. Азими Җалогиу Ҳусейн халта доштаанд, ҳиссаяшонро ба халта гирифтанд. Панч-шаш кило барин ҳиссаи Исломро ба миёнбандаш рехтанд. Вай онро аз таҳи чома ба миёнаш баст.

Шаш чувол арзанро бурда, ба анбори колхоз фурварданд. Ҳосил баркашида. гирифт: дар шұльаи фонус ҳар се нафар бо гүшай чашм мединданд, ки вазни ҳар як чувол нисбат ба аслаш сечор килогүй зиёд омад, аммо мудири анбор Ҳосил ба ин эътибор накард ва онҳо ҳам худро ба нодида заданд.

– Ҳар чий аз ҳаққи халқ занам гуфта, тарозуатро сабук кардай! – то ки Ҳосил шубха накунад, пичинг кард Азими Җалоги ба Ҳосил.

Ҳосил чуволхой арзанро ба болои чоши анбор рехту ҳеч чизро пай набурд. Регро дар арзан ба як дидан пай бурдан намешудааст.

Аз миён чанд моҳи зимистон гузашта хавфи ин ҳодиса нав аз сари Ислом бардошта гашта буд, ки воқеаи анбор рүй дод. Ҳоло муфаттиш туғанғашро ба рүи миз ниҳода ба Ислом хитобан бо гуна-гуна дашному хорй таҳдид дошт, то ба дүздиаш иқрор кунад. Аммо вай ҳамрохи Бобои Ҳалим ба дари анбор нарафтаст охир! Агар ин муфаттиши бедаҳан ақлу фаросат медошт, кайҳо пай мебурд, ки мүйсафед – Бобои Ҳалиму вай ба ин кор алоқаманд нестанд, дигаре анборро задаасту кайф карда гаштаст, мегуфт Ислом ба дил андешида.

Аслан, як тонна چавро Ҳосил нахұрдааст. Инро ҳама

медонистанд. Пинҳонӣ ҳӯрад ҳам, одамон медонис-танд. Ҳӯрдагӣ бошад ҳам, каму беш ҳӯрдагист. Ҳолдонҳо мегӯянд, ки Худоёр бо амри раис бехучҷат гирифта, акнун мункир шудаст.

Халқ Худоёрро лаънат мекарду аз худо ба вай сад гуна ҷазою сазо металабид. Аммо худои азза ва ҷалла ғолибан ҷазои ин қабилҳоро ба охират мавқуф гузошта буд, ки онон бемалол даврон доштанд...

Салими Зогак дар тӯли чандинсола хидматаш дар идораҳои Ҳукумат вазъи зиндагӣ ва русуми ҳукуматдоронро хеле хуб омӯхта буд: “Илму ҳунар ҳам бекор, давлату дунё ҳам! – мегуфт вай ба наздиконаш. – Аз ин ҳукумат дафтарчай сурҳи фирқавию мансаб гирифтан лозим. Фирқавиёни соҳибмансаб аз гуноҳ эмин, аз ҷинояту ҳиёнат орӣ, агар бениҳоят аз ҳадди инсоф гузаранд, Парчаю Худоёр барин ”саҳву ҳато кардаст“ мегӯянду бас. Дар паноҳи мансабу дафтарчай фирқавӣ одамон чӣ корҳое намекунанд! Баъзеаш аз амири Бухоро мегузаронад-е!..”

Азбаски мансаб ҳам ҳоло аз падар ба писар мегузарду наздикуну пайвандони мансабдорон ҳама мансаб мегиранд, ӯ меҳост, ки Шодобро ба ҷунин ҷавони “ояндааш умебахш” фотиҳа кунад. Ҷунин домод дар байни талабгорони Шодоб Ҳайдар буд. Салими Зогак ҳама нуқсонҳои ин ҷавонро донад ҳам, бар хилофи майли духтараш ва ҳамсараш амал кунад ҳам, бо раис қудо гаштаний буд.

Шодоб майли падарро мефаҳид. Ин ҷиҳаташро ҳам медонист, ки ба раъии падар муҳолифат карданаш ҳам аз ақлу тадбир нест. Дар деха чӣ қадар одамон дар пеши назараш аз гуруsnагӣ варам карда мурданд, ӯ дар ёд дошт. Аммо ҳонаводаи онҳо ба шарофати мансаби падар осуда буданд, ҳатто ба бисёр мӯҳтоҷон қӯмак карданд: Зебоҳона халқаю ангуштариҳои меросиашро, ки он замон ба касе даркор набуд, ба онҳо дода, дар ивазаш ғалла ги-

рифт; косаю табақсои чинни Фотимахола ба кī даркор буд?.. Эх-хе, ин хел касоне, ки аз онҳо мадад гирифтаанду бо ёрии онҳо зинда монда, имрӯз одамвор гаштаанд, лак андар лак... Афту андоми Исломи Мулло Муродро ба сарам занам? Додом мегүянд, ки Мулло Мурод аз феъли худаш саргардони дунё гашт. Ҳақиқатталабй кардаст, худашро ҳомии халқ, мазҳабу миллат гирифтасту сонӣ бадаргааш кардаанд. “Писараш ҳам нусхай ҳамон падар, дар ду олам кораш барор намекунад, роҳат намеёбад” гуфтанд. Ин хел шўйро ба сарам мезанам?! Ба қавли додом, домоде бошад, ки ба рафти об нигоҳ карда раваду чунон ки мегүянд, хари лўлиро об дода, пулашро гирад. Модом ки ситораи ин авлод аз азал бо Ҳукумат рост наомадаст, факат каланд зада нон меҳӯрдаанд. Додом гуфтанд, ки то Ҳукумати Шўро побарчо аст, ба авлоди кулак мансаб намерасад. Бемансаб дар ин замона қадри одам як пули сиёҳ будасту ман намедонистаам. Гуфтанд, ки Ислом агар даҳонаш кати мурғи ҳавора гирад ҳам, як умр нони зағора меҳӯрад...

– Беакл будаам, ба афту башарааш мафтун гашта, қавлу қасам кардаам, – мегуфт духтар суханони падарро гаштаю баргашта андешида.

## БОБИ ДУВОЗДАҲУМ ХУДОЁР ВА ЗЕВАР

Агар бо нияти равшантар ошно кардани шахси Худоёр ва Зевар ба гузаштаи онҳо боре назар афканем, яне, аз ин санаи ҳазору нӯҳсаду чилу хафт, ки дар деҳаи Гучумак ваъзияти гарони дар солҳои ҷанг ба вуқӯъ омада – бенавоии мардуми заҳматкаш, беҳуқуқии он, асосан, устувор буд, ба муддати бисту панҷ - сӣ сол ба қафо баргардем, хонандай азиз маро ҳоҳад пазируфт.

Дар арафаи инқилоби Бухоро ва ба қавли одамон, алгов-далгов гаштани замона Худоёри ятим дар даргоҳи хешованди давлатмандаш Дӯсталибой чӯпонӣ мекард. Дӯсталибой аз бойҳои маълуми он гирду атроф ба шумор мерафт ва номи ӯро аз Самарқанд то Бухоро, дар сар то сари Миёнколот аксар медонистанд. Ба бозори Самарқанд гандуми сафедмағзи таърифиро аз дашти Баҳорикор Дӯсталибой мебурд, гӯсфандони фарбеху солимро маҳз аз рамаи вай меҳариданд. Азбаски дашти Баҳорикор дар домани кӯҳсор кушода буд, иқлими ин чо на чандон гарму хушк буда, гандуми ин ҷойҳо дар нисбати ғаллаи атроф пурмағз буд ва аллофони бозори Самарқанд донаи онро хуб мешинохтанд ва аз гандуми дигар мавзузъҳо зуд тафовут мекарданд. Мегуфтанд, ки Дӯсталибой дар ҳазинааш пули тиллоро бо бели оҳанӣ мегардонаду шамол медиҳад. Мардуми деҳа чун бели оҳаниро надида буданд, ангушти ҳайрат ба дандон мегазиданд: “Во, ачабо, бели оҳаниаш чӣ хел бошад-а?..”

Дӯсталибой бефарзанд буд. Ба умеди меросхӯр ёфттан се зан гирифт, аммо толеи дар ҳама кор ба рӯй вай ҳандонаш дар ин бобат ба ӯ наҳандид, ки наҳандид. Бой пир мешуд, сарваташ рӯзафзун буд, vale меросхӯре надошт. Ин ҳол ӯро лаҳза ба лаҳза дилтанг карда айшашро талх месоҳт.

Зани кенчаи бой Зевар ба Худоёри сагира, ки акнун чордаҳро пур карда буд, бағоят меҳрубонӣ зоҳир мена-муд: аз дигарон пинҳонӣ ошу нон медод, либосҳои кӯҳна коларо дуруст карда, ба вай мепӯшонд. Сараввал умедаш ин буд, ки ба ҳамин сагира меҳрубониаш шояд ба худо хуш ояду ба вай фарзанд дихад ва ӯ соҳиби молу мулки бой гардад. Охир пайғамбари худо дар қаломи шариф гуфтааст-ку: “Ана ва коғилул ятиими филҷаннати ҳоказо”.

Меҳрубонӣ ва дилҷӯиҳои Зевар ба Худоёри сагира тадриҷан рангубӯи дигар мегирифт. Худоёр ҷавони нав-

раси расо мегашт ва Зевар аз рұи одат меҳрубонй зохир мекарду баъзан дар атроф ҳеч кас набошад, бо меҳр ұро ба синааш мефишурд, беибо аз лабонаш мебұсиду, “ку, ту ҳам маро як бор ҳамин хел мучй кун”, мегуфт. Дар сояи лутфу әхсони ү Худоёр рұз аз рұз қоматашро бардошта, як ҹавони чор кас бинад, ҳавас мекардагй гашт. Ҳусну ҹамолаш сабаб шуд ё зиракиу кордониаш ва ё рамузфаҳмию гапдониаш, ҳоло ҳеч кас дақиқашро гуфта наметавонист, vale ба ҳамин минвол аз ҹавони буҷулаш чикка бархоста буд. Дур бошад ҳам, қисман аз вачхи ҳешовандиаш ба бой ва қисман аз лутфу инояти зани бой – Зевар Худоёр дар ҳабдахсолагй рамаро ба ятими дигари бой супурду яке аз гумоштагони батадбир ва өлөөли Дұсталибай таъян гашт. Ҳарчанд ки ба ин даргоҳ даробаро кардани ү ба ҳешовандони наздики бой ҹандон ҳуш на-меомад, аммо дастгирии Зевари нозанин басанда буд, ки ү ба фишори муҳолифони тавоно тараф истад.

Зевар ҹавонзани миёнақад, фарбекақак, сафедандоми тозарұ буда, бо зиракиі ва рамузфаҳмій аз бисёр сир-ҳои Дұсталибай оғоҳ буд. Бой ұро бештар аз дигар зан-ҳояш дұст медошт, нозу нузашро мебардошт, vale аз зиракиу ҳүшёрии зани кенцаи худ дар умқи дил андаке ҳавф ҳам дошт. Зевар аз хеле кору бори бой, аз додугирифту муомилаи вай бо ҳешу бегона оғохй дошт.

Авзои замона дигар мешуд. Замони инқилоббозиҳо фаро мерасид. Инсоғу адл, диёнат футур мерафт, одамон охиратро намеандешиданд, аз ҳақи сагириу қабир пархез намекарданду боз мегуфтанд, ки чаро замона рұ ба вайронй овардааст. Ҳар рұз як гапи нав, ҳар ҳафта овозаи яке аз дигаре нохуштар ба гүши бой мерасид ва ү зохирлан сокит бошад ҳам, ботинан саҳт бекарор буд.

Вакте ки дар бозорхө ҹандин намуди пул ба муомила ворид гашт, Дұсталибай пули тиллоиро ба таҳ задан гирифт. Пули қоғазии Оқпошшо, пули Керенский барои

ӯ курбе надоштанд. “Тангаи нукраи бухорой гапи дигар! – мегуфт ӯ зери лаб худ ба худ рече кашида. – Тангаи бухорӣ монанди гандуми баҳорӣ аст, ҳаргиз бекурб намешавад...” Баъдтар ӯ ба чӣ андешае рафту ба пули тиллояш мӯҳри худашро сикка занонд.

Дӯсталибой баъди шунидани хабари Бухороро тасарруф кардани аскарони сурх ва гурехтани амир таҳтаютиракашро ғундоштан гирифт. Сараввал рамаҳои гӯсфандашро пул кард, баъд замину боғу роғро ба фурӯш монд. Ҳамдеҳагони аз гапи ҷаҳон бехабар ва соддадил ба тааҷҷуб аз ӯ мепурсиданд:

“Бой, ба чӣ мӯҳтоҷ гаштед, ки замину боғатонро мефурӯшед? А? Охир ин мулки меросиатон буд?”

“Э-э-э, дилбастагиам намондаст, – бо дилсардӣ даст меафшонд ӯ дар ҷавоби онҳо. – Фами пириамро мекӯрам: пул карда, бурда, ба бонк монам қаний, чӣ мешавад”.

Дурӯғ мегуфт ӯ.

Аҳли деха сабаби ин гуна қайфияти ноҳуши бойро ба бефарзандии ӯ ҳамл мекарданду байни худ мегуфтанд, ки бой азбаски меросхӯре надорад, аз ҳама ташвишҳо дилгир гаштаст, балки молу мулкашро пул мекунаду дар ягон бонк монда, ба зиёрати Маккан мукаррара рафтаний аст, нияти ҳаҷ карда ҳоҷӣ шуда омадан дорад.

Хулоса, сабаби ингуна ҳолати бойро ҳар кас ба қадри фаҳмиши худ мефаҳмиду тавзех мекард.

Зевар ҳам бо ташвиши худ овора буд; бозӣ-бозӣ аз Худоёр ба қадаш гузашту он рӯзҳо мисли мурғи пойсӯхта худро ба ҳазор кӯй мезад. Чораҳои медонистагиашро кард, аммо ҳеч суде наёфту оқибат саҳт ба вахм афтод ва барои маслиҳат ба назди модараш рафт. Баъд аз маслиҳату машварати зиёд модар ба вай аз кучое қадом доруе ёфта оварда ҳӯронд, сонӣ аз муллои қадом як дехаи дурдуои қатъи ҳамл нависонда оварду онро дар об тар карда нӯшонд, вале ҳеч қадоме таъсир накард. Шиками Зевар

торафт бузург мегашт. Модару духтар хеле хуб медонистанд, ки оқибати ин хиёнат чист. Дӯсталибой ва тӯби вай агар заррае бӯи инро шунаванд, барои нангӯ номуси авлоди худро нигоҳ доштан, фурсатро нагузаронда Зеварро нобуд мекарданд. Баъд аз он Худоёр ва дигар гувоҳони ин хиёнатро аз миён мебурданд.

Оқибат, модар ўро ба хонаи торик дароварду “ё мемурӣ, ё мезихӣ, дигар илоҷ надорӣ” гӯён ба китфи духтар ҷуволи се пуд гандум доштагиро бор карду бо азоб роҳ гардонд ва дар охир ба намат печонду аз як тарафи хона ба тарафи дигари он ғелонд ва билохир, духтар бо азоби алим аз бори наҳси худ ҳалос шуд. Аммо ҳаёти Зевар қариб як моҳи расо дар ҳатар буд. Ба баҳташ шавҳараш Дӯсталибой дар Самарқанд бо кору бори худ андармон гашту ба дурустӣ нафаҳмид, ки ҳамсара什 чӣ гуна бемор аст. Модар тангаҳои тиллои Зевар додаро ба ҷайб зада ба табиби машҳури он рӯзгор Табибуллоҳон, ки амир Олимро табобат мекард, рӯ овард ва бо дорую дармонҳои ӯ хунравӣ қатъ ёфту Зевар кам-кам ба худ омад.

Модар ба хешу ақрабо ва ҳаққу ҳамсаъҳо “духтарам ба дарди ҳасба гирифтор гашт, ба хона овардам, то нигоҳубин кунам” гӯён қадами кунҷковии ононро аз остонаи хонааш қанд.

Амвочи зиндагӣ дар мамлакат тӯфони дарёро мемонд. Ҳамаро вожгун месоҳт, на низоме дошту қонуну қоидае, на дину мазҳабро пояи устуворе. Дар тӯли ҷандин садсолаҳо, метавон гуфт, ки баъд аз истилои муғул то имрӯз хоки Мовароуннаҳр – аз соҳилҳои Ому то канори Сир чунин шикасту рехтро ҳаргиз надида буд. Мардум чӣ кор карданашонро, чӣ гуна амал карданашонро намедонистанд. Бахшे монанди Дӯсталибой оқибати ин гирудорҳо баҳайр набуданашро пай бурда, роҳи Афғонистону Эронро меандешиданд, тоифае ба муқобили ҳурӯчи бегонагон ҳалқро ба ҷиҳод ташвиқ мекарданд,

бахши асосии мардум саргаранг аз ин валвалаҳо, мунтазир буданд, то бубинанд, ки чӣ мешавад.

“Болшавой меомадаст, заминро ба ҳама баробар тақсим мекардааст!” – ин хабар дар забони ҳурду қалон буд. Аксаран онҳое, ки дину имони ҳудро муқаддас медонистанду аз маъмурон ҳеч тамаъе надоштанд, ба ин шавшавҳо бепарво менигаристанд. Аммо онҳое, ки дар имону инсофаш раҳнаҳо буд, умединори он буданд, ки шояд дар ҳамин гирудорҳо соҳиби замин ё молу мансабе гарданд.

Дӯсталибойи зирак ва рӯзгордидау ҷаҳонгашта дар ҳамон рӯзҳо дasti таассуф ба зону зада гуфта буд:

– Ман гуфта будам, ки ислоҳот зарур аст! Агар даҳпонздаҳ сол пештар мактабҳои ҷадидӣ қушода, ҷашми ҳалқро боз мекардем ин мардуми гумроҳу ҷоҳил имрӯз неку бад, дӯсту душманро фарқ мекард, ба валвалаҳои пуч фирефта намегашт... Агар мансабдоронро ҳаққу ҳалол ҳалқ ҳуд интихоб мекарду Шӯрои вакilon медоштем...

Ин суханони ўро шоҳидон баъди ҷандин солҳо ҳам ба ёд оварда ба зиракии давлатманди пир қоил мегаштанд.

Мунаҷҷимон вазъи ситораҳоро санҷида, аз даврони дурӯғу бесомониҳои тӯлонӣ, аз ҳунрезиҳои бардавом ҳабар медоданд, баъзе мегуфтанд, ки ин алғову далғов ҳафтод сол давом мекунад, баъзеи дигар шаҳодат медоданд, ки ҳафтоду ҳафт сол тӯл мекашад...

Дӯсталибой айнан дар ҳамин ҳангом тамоми молу мулкашро кам-кам пул мекард ва пул кунад ҳам, фақат ба пули тиллою нукра табдил медод. Баъдтар аз атрофиён пинҳонӣ мӯ-мӯ тиллоҳояшро ҳам саришта кард. Ӯ сарваташро ба кучое барад ҳам, хеле дур бурд, голибан ба чое бурд, ки аз тӯғони инқилоб дар канор ва эмин буд. Бой марди оқибатандеш буд: барои ҳар эҳтимол дар деха андаке замину боғашро монд ва ҳиссае аз тиллою нукра-

ашро ҳам дар ин чо руст кард.

Дар ҳамаи ин ташвишу тараддуҳо ёвару ҳамрози ӯ додараш ва додарзодааш буданду бас. Балки онҳо ҳам аз ҳама сир воқиф набуданд. Дигар наздикону хизматгорон фақат омадану рафтани бойро медонистанду бас!

Зевар ҳамаи ин ташвишу тараддуҳоро зимнан пай мебурд, vale сабаби аслии онро амиқ нафаҳмида, хуноба меҳӯрд. Чандин бор ташхис дод, ки бой ин қабил кору бори пинҳониашро фақат ҳамон вақт анҷом медиҳад, ки ӯ дар ҳавлӣ набошад. Масалан, фойтуни ҳаридагии бой бо ду аспи саманд ба кучо рафт, чаро рафт, кӣ бурд, ӯ сирф бехабар монд. Ҳамон бегоҳирӯзӣ бой ӯро ба боғ фиристоду сипас бори заруриро ба фойтун бор карда, бо додару додарзодааш ба кучое фиристод. Ва Зеварро чунин гумон голиб омад, ки дар фойтун хеле сарвати бой ба кучое рафту вай ҳабаре надорад.

Зевар аз тоифаи занҳое буд, ки ба ҳамаи ин воқеаҳо беэътино нигариста наметавонист. Бой тиллоро ба кучо бурда ниҳон кард, вай бояд бидонад. “Наход, ки ин беимон ҳама давлаташро ба додару додарзодааш бахшаду ман ду даст ба бинӣ монам?!?” – мегуфт ӯ худ ба худ. Бой Ҳудоёрро ҳам ба кору бори дигар машгул медошт ва ин ҳол Зеварро бештар дар ғазаб меовард.

Баъди он ки овозаи ба Бухоро ворид гаштани сарбозони Русия ва ғурехтани амир Олим ба гӯши хосу омрасид, Зевар эътироф гашт, ки фурсатро аз даст додааст. “Хайр, ҳолӣ ҳавлиаш ҳаст, бояшу заминаш ҳаст, фақат асбобу анҷоми хонаҳои он ба ҳафт пушти ман мерасад”, – мегуфт вай ба модар таскин дода.

Баробари ғурехтани амир суханони “ҳуррият”, “озодӣ” расм шуданд, аммо ҳеч кас саҳех фаҳмонида наметавонист, ки ин ҷамоа аз банди қадом ҷафокор озод шуданд ва ин ҳуррият чӣ гуна ҳуррият аст?

Ҳама гап як тараф, vale амир чаро ғурехтаст, ҳама

дар тааччуб буданд. “Охир, Бухоро давлати ба Русия дўсту ёвар буд, бо большевой ҳам аҳднома доштанд-ку?” – ҳайратзада мепурсиданд мардум. Аммо ҳеч кас дар деҳот ба ин саволҳо ҷавоби сахех дода наметавонист.

Зевар дар ҳавлии калони Дўсталибой зиндагӣ ме-карду ду палончаши дар ҳавличаи канори рӯд, ки дар он ҷо даҳ таноб замини бой буд, дар хонаҳои алоҳида мас-кун буданд. Дўсталибой айёми охир аз ҳоли занҳояш кам оғаҳӣ дошт, vale аз ҳоли он ду нафар тақрибан бехабар буд. Ҳосили ҳамон даҳ таноб замин, меваи дараҳтони ҳавлӣ, чор-панҷ сар моли резаю модагов кифоя буд, ки он ду номуроди бефарзанд умри худро гузаронанд.

Аммо Зевар мисли онҳо зани худотарс ва ба қисмат тандиҳанда набуд. Воқеаҳои айёмро баъзан палонҷҳо аз забони вай шунида, даҳонашон боз мемонд.

Худоёр ҳам ҳоло як ҷавони хушқаду баст гашта буд. Дигар вай он бачаи Зевар ба синааш фишурда бӯсад, шармида мегурехтагӣ кучо, ҳамин ки бойро аз хона дур дид, аз дару девор фуромада меомаду бе ҳеч ҳарос густо-хона дар бистари Зевар ба ҳоби роҳат мерафт. Ҷавон фурсат мепоид, ҳатто рӯзона ҳам агар бо Зевар дар хил-ват рӯ ба рӯ гардад, дастонаш анбӯр барин ба миёни фар-бехӣ ҷавонзан мечаспиданду лабони ташнаю сӯзонаш ла-бони ўро доф мекарданд. Дар ду соли охир се бор маҳи Зевар гузашт, vale модараш ҳар бор бо доруи бар ивази ду тангай тилло додагии табиб ҳамлро қатъ мекард. “Кош, аз ин бойи беймон фарзандор мебудам, – мегуфт ў дар дил бо ҳасрат шавҳарашро пеши ҷашм оварда. – Дар қатори бачаи вай бачаи Худоёрро ҳам калон мекар-дам...”

Дар байни ҳалқ овозае барҳост, ки молу мулки бой-ҳоро мусодира карда дар байни камбағалу ятимон баро-бар тақсим мекардаанд. Зевар ин ҳабарро шуниду сабаби аслии ташвишҳои шавҳарашро фаҳмид ва саҳт алам ка-

шид, ки ин пири беимон ўро кафандо карда партофта рафтаний аст. Сипас рамуз гирифт, ки агар мулки бойро ба пойлучҳо тақсим кунанд, балки ба вай ягон ҳам нарасад. “Агар ба ман нарасад, ба Худоёр мерасад, охир вай суп-сурх камбағал-ку... Балки аз ҳукумати нав замин гирифта, баъд аз ман тобад? Коре карда ўро бояд саҳт побанд кунам, то дар ду дунё аз ман рӯ тофта натавонад...” Зевар барои фардо нақша мекашид.

Имрӯз Зевар Худоёрро бо супорише ба хонаи модараш фиристоду аз қафои ў худаш ҳам рафт. Онҳо дар хоначаи хилвати модар нишаста барои фардои худ нақшашо кашиданд, маслиҳат карданд, ки аз давлати Дӯсталибой бо чӣ роҳ барои худ ҳиссае бигиранд. “Бой вақтҳои охир аз ману ту дилпур не, шубҳа мекунад, ҳеч аҷаб не, ки ба ягон бало гирифтор кардан ҳоҳад. Чор танга пули ҷамъкардаатро аз дасти хешонат гир. “Дар дасти зани тағоям” гуфта будӣ-ку! Оварда ба дасти модарам бидех, ин қас ҷунон эҳтиёт мекунанд, ки... Ба рӯзи саҳти худат ба кор меояд. Ҳоҳу наҳоҳ ману ту акнун аз якдигар чудо шуда наметавонем. Ман пули бисёре ҷамъ кардам, ҳамаш барои ту, ман туро одам мекунам, ба рӯи об мебарорам, – гуфт Зевар он шомгоҳон гуфтугузорро хотима дода. – Анбори Баҳорикорро холӣ кард бой, намедонӣ? – боз пурсид Зевар аз Худоёр.

– Камтар ҷав мондагӣ барин.

– Як ҷувол биёргӯянд, ду ҷувол гир! Як ҷуволашро ба ин ҷо парто. Очаам эҳтиёт мекунад. Чӣ ҷизи бой ба дастат афтад, мекашонӣ, ҷонакам!

– Ҳуб шудаст, янгамуллоҷони ширин... Барвақтар ҳамин маслиҳатро намедиҳед, ними давлати бойамакро мекашондам! – гуфт Худоёр болида ва бо навозиш мӯи Зеварро ламс карда.

– Акнун фурсаташ омад. Агар пештар ба ин кор даст занем, сирамон фош мешуд... Ҳоли ҳам ҳушёր шав!

Инҳо – ганда, чунон ҳапгиранд, ки...

Баъд аз ин, ҳам аз пул, ҳам аз ашё ва ҳам аз моли бой ба якборагӣ гӯё барака парид: ҳоҳ пул, ҳоҳ асбоби гаронбаҳои рӯзғор – то обдастаю зини асп якояқ гоиб ме-шуд ва ҳеч кас дараки онро намеёфт. Дӯсталибой ҳис ме-кард ва наздионаш ҳам ба вай баъзе сиру савдоро мера-сонданд, аммо бой бедалел ғавғо бардоштан намехост. “Хоҳу ноҳоҳ насиб кардагиашро мегирад, ба ман ҳам на-сиб кардагиаш мерасад. Ҳамин қадар замин, молу мул-камро арzon-арzon додам...” – мегуфт ҳудро таскин дода бой.

– Агар ҷавонтар мебудам, ба ҳимояи молу мулкам, дину мазҳабам бармехестам. Аммо ин ҳалқ ҳолӣ дар хоби гафлат аст, вақте бедор мешавад, ки кор аз кор гузаш-таст. Сарони миллатро, онҳоеро, ки неку бадро фарқ ме-кунанд, нобуд меқунанду бо ҳамин ҷашми ҳамаро метар-сонанд. Дар аввал “замину марғзор – ҳамаро ба камбаға-лон тақсим карда медиҳем” гӯён умедвор меқунанду сонӣ... Вагарна, аблар ҳам медонад, ки имрӯз заминро баробар ба ҳамаи ин ҳалқ тақсим карда диҳед ҳам, баъди даҳ сол дар дasti одамони бοғайраттар замин мемонаду коҳилу бегайрат онро фурӯхта боз пойлучу кафангадо мешавад ё ҷоряккорӣ меқунад. Магар, ки баъди даҳ сол боз инқилоб карда заминро дигарбора тақсим кунанд... Агар дар ҳақиқат ин большевикаш ҳамаро баробар меқу-нам гӯяд, ин мамлакатро ҳароб меқунад, ҳеч гоҳ одами-зод баробар намешавад... Ӯқибат ҳама баробар нодору кафангадо мешаванд, вассалом... – мегуфт Дӯсталибой вазъи замонаро андешида ба назди-конаш.

Зевар ва Ҳудоёр ҳар қадам ва ҳар гуна ҳаракатҳои бойро аз назар дур накарда, ӯро доиман мепоиданд.

Рӯзе Зевар ҳамроҳи палонҷояш ба туйи писари та-ғои бой рафт. Аз рӯи гап-гапҳо Дӯсталибой ҳароҷоти туйро тақрибан куллан ба зимма гирифта будаст.

Бой дар тӯйхона рӯи чорпояи пешгоҳи ҳавлӣ болои кӯрпаҷа нишаста, падарвор дар ҳар боб маслиҳат медод, тартибу низоми маъракаро ба дасти худ гирифта, моҳирона идора мекард. Ҳанӯз ҳам хурду бузурги деҳот агар аз бой супорише гиранд, хушнуд буданд.

Бой ҳавлибодай худро дар тӯйхона диду аз хешонаш ду-се нафар ҷавонмардони эътимодбахшашро ягон-ягон ба наздаш ҳонда таъинот дод, ки дигарон нафаҳманд. Баъд, он мардон як-як номаълум аз тӯйхона гайб заданд. Нихоят, худи Дӯсталибой ҳам ноошкоро гайб задан хост, аммо ҳангоми аспашро гирифта баромадан Худоёр ҳабар ёфт:

– Ҳа, амакҷон, чӣ гап шуд? Охир, меғуфтед, аспатонро мебаровардам...

– Ташвиш накаш... Ман ҳамту... камтар аспро ҳаво доданиам... Рӯзаш катӣ дар меҳ бастагӣ... Бирав, аз пай хизмат шав, – амр кард Дӯсталибой. Айёми охир вай Худоёрро ҳеч хуш намекард.

– Хайр, ҳудамон шамол медиҳем... Шумо фармоед, – ҳоло ҷанд тан баробар пеш омада, лаҷоми аспро аз дасти бой гирифтан хостанд.

– Не, ман ҳудам... – Дӯсталибой аз лаҷоми асп дошта, на ба сӯи дарвоза, балки ба тарафи боғ раҳсипор гашт.

Вай савора аз боғ ба боғ гузашта ҳеле гаштугузор карду баъд ба ҷониби ҳавлии худ тоб ҳӯрд.

Дӯсталибой барабас гумон дошт, ки ба ҳонааш рафтани ўро ҳеч кас пай набурд. Ду ҷашм аз қафои дарахтон пайваста ўро таъқиб мекард. Ин ду ҷашм рӯзҳои охир муттасил дар ҳама ҷо ўро мепоид, ҳар як қадамашро гӯё ба ҳисоб мегирифт, вале бойи пир аз ин ҷосуси худӣ бехабар буд. Дилаш гувоҳӣ медод, ки ҳамин сағира ба вай вағо намекунад, рӯзе риояи нону намак накарданаш таъин... “Аммо ҳоло замона нозуқ аст, агар аз даргоҳам ро нам, комбед ба миён медарояд, ку, ин ҷанд сол хизмати

туро кард, муздашро дех гӯён гаранг мекунад. Охир ман ўро калон кардам, хӯрондам, пӯшондам, ана боз боғи Дуобаро ба номаш васика карданиам... Агар ошу нону сару танашро дихам, кӣ ба хизмати ман намеомад?.. Раҳматӣ падарам мегуфтанд-а, баччаи ятимро парварӣ – оқибат даҳонатро хуншор мекунад, агар барраи ятим парварӣ – даҳонатро ба ширу ҳаршир пур мекунад... Бе-хикмат набудаст он гуфтаҳо...”

Бой ба ҳавлии худ ворид гашту дарвозаро аз дохил ба занцир баст.

Худоёр хуб медонист, ки дар ҳавлӣ ба чуз пиразани хизматгор дигар касе нест. Аз пиразан аз ваҷҳи кори бой гап гирифтан амри муҳол аст. Аз он, ки бой дар рӯзи равшан дарвазаашро ба занцир баст, боз тӯйро монда омад, ягон кори маҳфие дорад. Вагарна дар ин хонадон рӯзона ҳаргиз дарвазаро ба занцир набастаанд. Ӯ чӣ кор карданашро надониста лаҳзæе дар тааҷҷуб монд. Давида ба хонаи ақаи Ҷавлон рафта ҳабар дихад ё не? Охир, вай ба назди бой кӣ омадурав дорад, ҳабар дех гуфта буд... Не, сонӣ ҳабарашро дихам мешудагист. Кӣ дар ҳавлӣ бoshад, чӣ хел фаҳмам?..

Худоёр шитобон ба тӯйхона баргашту ба таҳдари хонаи занҳо нишастагӣ рафта ҳоҳиш кард, ки янгаи Зеварро садо кунанд. Чун Зевар берун омаду Худоёр ба вай воқеаро гуфт, зан лаҳзæе дар банди андеша гир карду сипас зуд ба қароре омад магар, ба Худоёр гуфт:

– Ту дар ин ҷо мону хизмат кун!..

Зевар ба Худоёр супориш доду худ ба ошхона даромада, аз гӯшти гӯсфанди навкушта, ки дар корсони бузурге буд, дилашро гирифту дар руймолча печонд ва саргиракашро гирифта равон шуд.

– Аз ҷизе тарсидағӣ баринам... – гуфт вай узромез ба соҳибони тӯй, – дили гӯсфанди навкуштаро нимдун-бул карда хур гуфта буданд, холай эмчӣ. Диљро гириф-

там, акнун тез барам, баъди як соат гашта меоям, – Зевар узр пеш оварда шитоболуд аз тӯйхона берун гашт.

Зевар дарвозаро аз дарун занцирбанд дида, ба як бор ҳуш аз сараш парид. Ба шиддат ҳалқаро ба ҳалқа тақ-тақ зад. Баъд аз замин сангери гирифта ба ҳалқаи дарвоза мезад, ки дар дарвозаҳона қадами Дӯсталибой ба гӯшаш расид. Дили Зевар нохушиеро хис карду якбора таҳ кашид.

Дӯсталибой занцири дарвозаро күшоду як табақаи онро сахл күшода, Зеварро ба дарун даровард ва аз гиребони занаш гирифта, бо як такони саҳт бо таҳтапуши вай дарвозаро пӯшиду Зеварро шатар-шатар се-чор мушту тарсакӣ зад.

– Падарлаънат, маро поида ба кӣ фурӯҳтан меҳоҳӣ?! А, хиёнаткори палид? – ў дашномҳои қабех дар забон бо як дасташ аз гиребони зан саҳт гирифта бо дасти дигараш ўро беамон шатта мезад.

Фигони Зевар баланд гашту аз меҳмонхона Мурод парида баромад ва аз миёни Дӯсталибой гирифта Зеварро аз чанги ў халос кард.

– Бой амак, астағфурруллоҳ гӯед, айб аст...

Баъд бой Зеварро ба дашному хорӣ тела дода-тела дода ба хонаи канории ҳавлӣ бурду бо як зарбаи саҳт аз дар ба дурун фиканд ва занҷирро аз берун баст. Ду дари дигари он хона ба берун күшода шаванд ҳам аз дарун панҷараи чӯбин дошт.

Мурод, бехабар аз қисмат, он рӯз Зеварро аз зарбу лати бой халос карда, худро ба бало гирифтор карданашро баъдан донист. Пас аз ёздаҳ сол бо иғвои Зевар ва Худоёр ўро ҳамчун душмани соҳти колхоз Сибир карданду бечора дар маҳбас фавтид.

Зевар дар аввал ният дошт, ки Худоёрро кор фармуда бо кӯмаки ў аз давлати бой як чиз-ним чиз қанда гираду захира кунад, гоҳ-гоҳ аз васли ҷавон баҳра бардошта

дилашро хуш дорад. “Сонӣ як гап мешавад, – мегуфт ўхуд ба худ. – Бойи пир пой дароз қунад ё ба ягон бало гирифтор шавад, бе мероси вай ҳам ҳисобамро мейбам. Дӯсталибой барин давлатманд набошад ҳам, ба як бойбачае расам, ки... Худоёр катӣ сирамон фош нашавад, бас. Ҳайр, ин ятимча мурад ҳам, намепӯгад. Ин сир қушода шавад, аввал сари худашро меҳӯрад...” Зевар бо ҳамин андешаҳо аз ҳоло ба сӯи баъзе мардони деха ишвагарона чашм меандоҳт, дар дили онҳо тӯфон меангехт.

“Фарзанд мӯҳри оила” мегӯянд. Ин беимон азбаски фарзанд надорад, ба зан дилбастагӣ ҳам надорад, – мегуфт Зевар фикру андешаҳои беохiri худро гирдуғун карда ба худ. – “Ин пири безурриёт ҳамин қадар давлату сарватро ба кучо бурд, чӣ хел нест кард, ҳеч кас намедонад. Пайвандонаш ҳар лаҳза интизоранд, ки ин мемураду ба давлаташ соҳиб мешаванд... Ҳока мегиред! Ман бояд, ки ғами ояндаамро хурам. Ҳукумати нав тарафи бой не. Модом, ки тарафи бойро нагирад, тарафи мо. Ба ҳол, ҳамин хел, алғов-далғов карда истад, ман ҳисобамро мейбам. Сари ҳамаи инҳоро гаранг карда, ба яқдигар ҷанг андохта, чунон тамошо қунам, ки ҳайрон монанд!..”

Воқеаҳои, ки рӯзҳои охир дар дехаи Гучумак ва атрофу анкоф рӯй доданд, Зеварро водор карданд, ки нақшаҳои худро таҷдиди назар намуда ислоҳ қунад, ба замона мутобиқ созад.

Дар ҳама ҷо мардум валвала доштанд, ки ҳукумат ҳоло ҳукумати бечораҳо, давр – даври қабагалону ятимон гаштааст. Дар ҳама ҷо ба сари кор камбағалу чоряккор, ятимони бесаводу бенаво мебаромаданд. Нафаси давлатмандон ба дарун зада, ба касе аз бинӣ боло гап намезаданд ва ҳомӯш ба рафти воқеаҳо менигаристанд.

Дар Гучумак ҳам хеле вақт комитети камбағалон ташкил ёфта буд ва кам-кам ба тамоми кору бори мардум даҳолат карда, таъсир ва нуфуз пайдо мекард. Ҳоло

агар бой ба хизматгораш нохақын кунад ё як тарсакй за- над, дархол комитет лацоми үро мекашид. Заминдорон ба чоряккорони худ бо эхтиёт муомила доштанд. Дұсталибойе, ки хешигарии падару бобои Худоёрро ба қадди худ ҳаргиз ба забон намегирифт, акнун дар пеші ҳар як ҳамдеҳай худ икрор мекарданد, ки падара什 бо падари Худоёр амакбачай зодаанд.

Бо вучуди ин, боре раиси Комбед Җавлони Урус аз назди ҳавлии Дұсталибой гузаштаравон Худоёрро өзег за- да гуфт, ки як бор ба идора равад, ғап ҳаст.

Худоёр ба ин гуфтуғұ на бовар карданашро медо- ниист, на бовар накарданашро. “Як ятими бекас, хизмат- гори ба як қуфт чоруқи нав зор күчю Комбед ва Җав- лони Урус күчо?!” Даври камбағал омад гуфтанашон беда- рак не барин”, – мегуфт вай аз инчунин муомила ва даъ- ват болида.

Худоёр гүё якбора ба назар намоён гашт, дикқати хурду калони ҳавлии бой ба қониби ү дұхта шуд. Ҳама аз вай савол мекарданд, ки Җавлони Урус чихо гуфт. Ҳатто худи Дұсталибой ҳам үро ба наздаш хонда батағсил пур- сұчұ кард. Аслан, Худоёрро ба Комбед даъват кардану Дұсталибой бағоят парешон ва мұстар гашт ва хеле вақт андешид. Вай бо ангуштонаш ришашро ҳилол карда, chaшмонаш нимрог дурудароз, ҳомұш фикр кард ва оқи- бат гуфт:

– Майлыш рав. Ку, бифаҳм, чӣ мегүянд. Ба ҳар хел ғап напар. Ҳар чӣ ҳам бошад, ту хеши худам, ҳамаамон аз як реша, аз як тұбы тухма. Сару либоси соғтар пүш... Ман туро хонадор мекунам гүёң сару либоси нав гирифта будам, медиҳам, пүшида рав. Аз хотир набарор, дар ҳа- дис гуфта шудааст: “Ашқурунноси лиллохи ашуқуррухум линноси”, яъне, агар дар ҷавоби некии одам ташаккур кунй, баробари ба худо шукр гуфтан аст.

Метавон гуфт, ки рӯзи ба Комбед даъват гаштанаш

гӯё Худоёр дубора ба дунё чашм кушоду хаёти дигаре оғоз намуд: ҳам суханаш, ҳам рафтораш куллан дигар шуд. Бойи зирак ин гуна зуд тағири авзоъ кардани ўро пай бурда, ботинан ба талвоса афтод. “Аз ин хел одам ҳар балоро нигарон шавӣ, равост”, гуфт ў дар дилаш. Ба ҳукумати нав фақат ҳамин хел ҳудфурӯшон даркор барин. Намедонам, сирф ҳамин беномусу бетаъин, беинсоғу беимонҳо катӣ давлатдорӣ карда ба кучо мерасида бошанд? Дар “Гулистон”-и Шайх Саъдӣ ҳонда будам, бо дурӯғ ба осмон бароӣ ҳам, боре роҳи бозгаштанро фикр қун. Наузанбилиҳо мин-аз-золина...”

## БОБИ СЕЗДАҲУМ ҶАВЛОНИ УРУС

Ҷавлони Урус ба мардикории Оқподшо рафта, баъди аз ҳамон тарафҳо омаданаш лақаби “Урус”-ро гирифта буд. Бори аввал ба ў ин лақабро гӯё қадоме аз вачҳи рост истода пешоб карданаш додаасту сонӣ тағиироти дар рафтору кирдораш зухуркарда ин номро ба вай саҳт часпонидаст. Аввал рост истода шошидани ўро фаҳмида, одамон якбора “алҳазар”, “наузанбилиҳо” гӯён гиребонашонро доштаанд, ҳатто баъзеҳо салому алейкро бо вай қатъ кардаанд.

Аз ҳеч кас дам нахӯрда берӯю риё сухан гуфтани бериояи пасту баланд рафтор кардани Ҷавлон сараввал аз рафтори одами замони нав ба камбагалон пайғом расонда буд. Онҳо сонитар дар симои ў ҷорҷии даври навро шинохтанд ва тадриҷан дар шахси ў сарвари айёми инқиlobро диданд. Баъд аҷдоду авлод ва тухму тӯби ўро аз пирон пурсида, муайян карданд, ки дар шаҷараи гузаштагони вай ашҳоси ба зиндагию қуфр олуда мавҷуданд. Аммо ҳамаи машмашаҳо ба Ҷавлон гӯё таъсире наме-

кард: бо ҷашмони хурди сиёҳаш ҳамеша ба одамон бо та-бассум менигарист, ба ҳамсолон ва хурдон мудом “дода-рам” гӯён хитоб мекарду ҳолҷӯиҳои ширин ва самимӣ дошт. Дарвоҷеъ, ў ба камбағалу бечора, ба тамоми аҳли заҳмат додарвор муомила мекард, ҳамеша гуноҳбахш ва дастгиру дилбардор буд. Вай ҷавонмарди навча, пурқувват бо саллаи шалғамчаи ба буруту риши кӯтоҳаш зебанда, дар деха аз ҳама ҷаҳондидатар ва неку бадро санҷида-гӣ ҳисоб меёфт. Ҳарчанд, ки дар назар лоуболӣ менамуд, ўро фирефтан осон набуд. Солҳои пуршӯби талошу му-бориза, қашмакашҳои хунин, бурду бохти айёми ноором миёни ўро намешикастанд, рӯҳи ўро накостанд. Вале ў оқибат дар муқобили тӯҳмати хиёнати ҳамкасбони худ очиз монду мағлуб гашт.

Ӯ як порча замин дошт, ки онро қабл аз он ки вай харад, замин ҳам намешумориданд: як каф хоки соз на-дошт, беоб, регзори пурсанге буд, ки дар он ҳатто какра намеруст. Ҷавлон бо пушторааш хок қашонда, онро замин кард. Болотар аз он замини санглоҳ зови кафтархона буд. Ҷавлон дар буни он зов рӯи сандалӣ барин ҷойи ачи-риқсабзидаро дид, таҳмин гирифт, ки аз он ҷо об меба-рояд. Путки бузурги сангкафониро ба даст гирифта, ў шабу рӯз сангкафонӣ кард. Мардуми раҳгузар ба ҳоли ин Фарҳоди Қӯҳкан меҳандиданд. Аммо Ҷавлони якрав ниҳоятан аз мағзи он ҳарсанг ҷашма кушода, обашро ба сӯи замини худ бурд. Ҳалқ накӯкориро фаромӯш намеку-над, вай ба он ҷашма ҷашмаи Ҷавлон ном дод.

Сонитар Ҷавлони Урус раиси Комбед таъин шуд ва одами маълум ва соҳибэтибори ин атроф гашт.

Ҷавлон баъди он, ки музди хидмати чандинсолаи ҷӯпону хизматгор – якчанд нафар камбағалони дехотро аз ҳӯҷаинони давлатманд рӯёнда дод, дар байни камбағалону нодорон обрӯю эътибор ёфт.

Бинобар он ҳам, Дӯсталибой Худоёрро ба Комбед

даъват кардани Чавлони Урусо фахмида, хеле нигарон шуд ва мушавваш хотириаш бесабаб набуд. Чавлон дар назари худ якпула инсон бошад ҳам, ҳоло дар қафои вай Ҳукумат буд ва ин кафангадо, ба қавли бой, аз номи Ҳукумати нав дағдаға дошт.

Худоёр бо маслихати Дўсталибой либоси нави қаламиашро пўшида, банди гиребони онро ба пеш оvezон карда, дар поящ кафши кўхнаи бой олуфтаёна қадам зада ба маҳкамай Комбед даромад. Чавлони Урус дар рӯи чорпояи чўбин ҳичча карда когазеро меҳонд. Вай Худоёрро диду когазро ба қабати кўрпачае, ки болои он нишаста буд, чорқат карда гузошт ва нимхез шуда, дар ҷаъвоби салом ба меҳмон даст дароз кард.

– Ваалайкум ассалом... Ку, биё додар, биё... Канӣ, бардам, бақувват, тинчакак ҳастӣ?.. Ҳўчаинат гўям ё хешат гўям, Дўсталибой тинчанд охир? Баофият? – Чавлони Урус ба саропои ҷавон зеҳн монда, аз ахволи Дўсталибой ҳам пурсон шуд.

– Шукр, тинчем, ака.

– Шарм накун, ин ҷо маҳкамай қозӣ не, хонаи ту барин ятиму камбағалон аст. Бемалол биё, ҳар чӣ ҳоҳӣ, пурс, маслиҳат кун...

– Чи хел маслиҳат? – ҳайрон шуда пурсид Худоёр.

– Ҳамту, дар омади гап мегўям-да. Ҳозир ту чӣ кор мекунӣ? – ногаҳон савол кард ў.

– Чӣ? – Худоёр саволро дарк накарда гаранг шуд.

– Дар хонаи бой – тағоят ҳозир чикорай? Ба мол менигарӣ? Ё ба бօғ?

– Ҳа-а... – ба маънни савол сарфаҳм рафт Худоёр. – Замини Нойбогу боз ташвиши ҳавлӣ, ҳезум, оғил... молу ҳол... Ҳар коре, ки фармоянд, мекунам... Ақламро шинохтанам боз ман дар хизмати онҳо, ака... – гуфт Худоёр аз эҳтиёт.

– Мо “ушқул” мекушоем. Мактаби нав. Муаллим ме-

ояд. Ту ҳам қатори дигарон хонда савод мебарорӣ, додар, – гуфт Ҷавлон ба сухани Худоёр беэътибор саргарми нақшаҳои худ, бурутҳои ғафсу сиёҳашро молида. – Минбаъд ба Ҳукумати нав ту барин камбагалбачаҳои саводнок даркор! Давлат ба дasti ту баринҳо мегузараад...

– Ман ҳам меҳонам? – боз бештар ҳайрон шуда пурсид Худоёр ва ҷашмашро калон кушода монд. Вай лаҳзае бо ҳайрат ба рӯи Ҷавлони Урус нигариста пурсидан меҳост: “Шӯҳӣ мекунад ё ҷиддан мегӯяд. Дар ҳамин синну сол кӣ мактаб хондаст? Тавба, дар ҳабдаҳсолагӣ мактаб хонда гардам, кӣ ба ман нон ёфта медиҳад?!?” – мегуфт вай ба дил.

– Ҳа, ту, Мурод, Латиф, Деҳқон – ҳамаатон меҳонед. Рӯз коруборатонро ичро мекунеду бегоҳӣ ба ушкул меоед, додар, – ин даъфа бо оҳанги қатъӣ ҳукм кард вай.

– Таксир, монед-е, ман кучою дағдагаи муллой... Одамон меҳанданд. Акнун хонда ҳам чӣ мешудем?.. Ҳама мулло шавад, подаро кӣ мебонад? – Ин мақоли дар забонҳо вирдгаштаро гуфта, аз худ мамнун ҳандид Худоёр.

– Ин хел, нагӯй, додар. Дар ушкули нав хонӣ, дар ду маҳ савод мебарорӣ. Балки сонӣ туро ба шаҳр ба хондан мефириstem. Худо ҳоҳад, одами калон шуда меравӣ. Агар нағз хонию савод барорӣ, ту барин ятиму камбагал ба ҷамоати худамон ҳам даркор... Шӯро мешавад, ислоҳоти замин мегузаронем, ба ту ҳам замин мерасад... Минбаъд мамлакат, идораи он ба дasti шумоҳо, мефаҳмӣ?

Он рӯз Ҷавлони Урус ба Худоёр хеле сухан гуфт. Худоёр агарҷӣ маъни бахше аз суханони ӯро возех намефаҳмид, “ҳа-ҳа” гӯён хомӯш гӯш дод ва оқибатан дар як гӯши дилаш умединорие пайдо шуд: “Кӣ медонад, аҷаб не, ин Уруси коғир ягон гапа медонистагист? Агар гуфтагеш шавад, соз, ман ҳам ба рӯи об мебаромадам. Ба ман пул не, як порчча замин диҳанд, бас аст”, – фикр ме-

кард ў.

Баъди он ки Ҷавлони Урус ба ҷавонони дигар ҳам аз хусуси ушкулу ислоҳоти обу замин сӯҳбат кард, вазъи деха монанди ҳавзи обе, ки гилолуд кардаанд, тира ва пуршубҳа гашт. Мардум баъзан дар назди Кӯргон, баъзан дар таҳи дари масҷид, дар рӯи шаҳи лаби ҷашма, дар ҳар ҷое, ки одатан бо ин ё он сабаб гун мешуданд, гурӯҳ-гурӯҳ нишаста ин ҳабарро муҳокима мекарданд. Яке ме-гуфт, ки ислоҳот мешудаст, заминро бад-баробар ба сари ҷон тақсим мекардаанд. Дигаре ҳабар медод, ки ушкул мекушодаанд, бачаҳоро расму русуми кофирий ёд медодаанд. Сеюмӣ ҳабар медод, ки на фақат бачаҳоро, балки ба қалонҳо ҳам усули дини кофириро ёд медодаанд.

Ҷавлони Урус ҳамроҳи намояндаи аз шаҳр омадагӣ мардумро ҷамъ карда, моҳияти аслии корро мефаҳмонд, аммо даҳони ўро зуд бо ягон савол мебастанд ва аслан ҳуди вай ҳам равшан намедонист, ки мактаби нав аз мактаби кӯҳна чӣ фарқ дорад.

– Шогирдони мактаби нав барои чӣ дар масҷид нею дар маҳкамаи ту сабақ меҳонанд? – мепурсид аз ў яке.

– Бе “Чор қитоб” чӣ хел мактаб мешудаст? – меҳандид дигаре.

– Усули дин меҳонанд ё не? – тамасхур дошт сеюмӣ.

– Дар дехаи ҳудамон муллою аҳли савод лак-лак аст, сипас барои чӣ аз шаҳр муаллим меомадаст, а, Ҷавлон?

– Хуб, ҳамаро аз мусулмонӣ гардонда, чӣ кор карда-ниед? Муродатон чист?

– Одами бедину беимон – дузду беинсоф, бераҳми ҳудобехабар мешавад-ку! – мешӯрид пирамарде.

– Бачаҳо бедину ҳудобехабар гарданд, гумонатон беҳтар мешаванд?

Ҳатто яке бо як байт шеър изҳори ақида кард:

На парҳезгору на донишварем,  
Ҳамин бас, ки дунё ба дин меҳарем.

— Боз дар ягон мамлакати дунё ҳукумат фуқароро ба бединӣ ташвиқ мекунад ё фақат дар мамлакати мо ин тавр аст?

Ба ин саволҳо на Ҷавлон, на вакили аз шаҳр омада ҷавоби саҳех дода наметавонистанд.

Ҷавлони Урус як моҳи расо хона ба хона рафта, гаштаю баргашта ба мардум фаҳмонду оқибат ба мактаби нав ҳафт нафар ҷавонони минбаъд даркориашро ба рӯйхат даровард.

Як муддат дар деха миёни Ҷавлони Урус ва се-чортан давлатмандону аркори дину шариат барои нуфузу таъсир мусобиқаи пинҳонӣ барпо ғашт. Давлатмандони деха бо кӯмаку ғамҳориҳои фавқулодда, таваҷҷӯҳу эътибор ва меҳрубониҳои ногаҳонӣ бисёр камбағалонро ба худ ҷалб мекарданд, ба зери таъсири худ мегирифтанд. Дӯсталибой ҳам аз ин марака дар канор намонд: чор бузашро ба яке аз хизматгорон дод, то ки бо аҳли хонадонаш ширашро ҷӯшида ҳӯрад. Бузу бачааш аз бой буду нигоҳбину шираш аз онҳо. Он бечора ба марҳамати бой ҷӣ гуна ташаккур карданро намедонист. Дӯсталибой ба хонадони хизматгори дигарааш ғуночини дӯшоӣ дод, то ширашро дӯшида ҳӯранд, барои ҷуфт кардани заминаш ба яке ҷуфту барзагов дод. Ба Ҳудоёр гуфт, ки замини Дуоба аз ту, ҳудат кор, ҳосилашро гир, заминро нигоҳбин кун, хок парто, пору парто...

\* \* \*

Тирамоҳрӯя Ҷавлони Урус ва тарафдоронаш моне-аҳои зиёдеро бартараф карданду ба саҳтию зорӣ бошад ҳам, ушкули худро кушоданд. Ҷавлони Урус ҳамроҳи як нафар муаллими мактаби нав, ки аз шаҳр фиристода буданд, хона ба хона ғашта ҳамон ҷавононеро, ки ба мактаб бояд раванд, дубора рӯйхат кард. Мачбур шуд ба баъзеи онҳо дӯгу пӯписа ҳам қунад: чун дар деха қисман

ислоҳоти замин гузаронда, ба хонаводаҳои безамин замин дода буданд, ҳоло ўзабондарозӣ дошт. Кӯдакон агар рӯзона сабақ хонанд, Ҳудоёр барин ҷавононро ба гурӯҳи маҳви бесаводӣ, ки бегоҳирӯзӣ амал мекард, ҷалб намуд.

Дӯсталибой ба ақлу иродай вай тан дода буд. Аслан, бойи камгап ва дарундор аз як тараф шабехи давлатмандони дигари деха набуд. Барои музди хизмати ятиму ҷоряккор ё чӯпону мардикор дар байнӣ ҳалқ обрӯяшро намерехт, ба ҳар як ҷанҷолу ҳанҷол шарик набуд, ҳатто безарурат фикру ақидаашро баён намекард.

Аммо имрӯз чӣ гап шуд, ки вай яку якбора маддаи дилашро ба Ҷавлон кушод. Ҷор тан давлатмандони деха – Дӯсталибой, Солеҳбой, Ашӯри Корвон ва Шодибек дар сояи тути саҳнаи масҷид чой ҳӯрда, аз ин тарафу он тараф чақ-чақ мекарданд. Ҷавлон савора аз роҳ мегузашт, сар ҷунбонда ба онҳо саломуалейк кард.

– Ҷавлон, фурӯш, чой ҳӯр, ҷорта гап те, – Дӯсталибой, ки ҷор-панҷ сол пеш аз ин ба саломи Ҷавлон баринҳо саҳл сар ҷунбонда алейк мегирифт, ӯро ба чой таклиф кард. – Як вакъто мо ҳам ту барин серкор будем, – қиноя кард ў. – Ба ҳар кас як давр, як навбат будаст, додар.

– Бой, шумо ҳозир ҳам камкор не, – ба чӣ ишора кардани Ҷавлон таъин набошад ҳам, Дӯсталибой шумхандае кард, ки маъниаш “ман ҳам гӯлу гаранг нестам” гуфтани ў буд.

Ҷавлон аз асп фуромада, бо онҳо воҳӯрӣ карду дар як лаби суфа амонат нишаст ва як пиёла чойи нописандона ба ўзарозкардаи Шодикбекро гирифту бо табассум ба рӯй ҳар яке алоҳида-алоҳида нигариста ҳолҷӯй кард:

– Саломат, баофият, тинҷед охир?

– Ту баринҳо мамлакатро вайрон карда истанд, тинҷӣ мешавад? – қиноя кард Солеҳбойи зард.

– Таксир, Гучумака ҳамин қадар сол шумоён обод накардед, акнун мо ҳам як зӯр занем, ку, чӣ мешавад? – ҷа-

воб дод Ҷавлон фавран.

– Хайр, мон ин гапҳора, – Дӯсталибой мавзӯи сӯхбатро тафийир кардан хост. – Ту ба ман ҳаминро гӯй: замина баробар ба ҳама тақсим мекунӣ, сонӣ чӣ? Гумонат ҳама баробар бадавлат мешаванд?

– Албатта... Мӯҳтоҷ намешаванд, гуруснаю зор намешаванд, – гуфт Ҷавлон бо як навъ оҳанги тантананок.

– Баъди се сол нигар, боз нисфаш чоряккори безамину нисфи дигараш дехқони ба худаш тинҷ мешавад, панҷ-шашта бағайраташ бой мешавад... Наход, ки ақли Ҳукумати болшавоят ба ҳамин нарасад? – қатъиян ҳукм мекард Дӯсталибой.

– Харидуфурӯши замин маън шудагӣ, – гуфт Ҷавлон.

– Ин хел бошад, боз бадтар: замин бесоҳиб мемонад, – гуфт Дӯсталибой бо таассуф сар ҷунбонда. – Мегӯянд, ки моли бесоҳиб ҳаром мемурад... Ва ё бевасиқа байни худ харидуфурӯш мекунанд.

– Замин бошад, соҳиб ёфт мешавад, бой!.. Ҳукumat артел месозад, камбағалон дар артел муттаҳид мешаванд.

– Э-э, додар, ҳозир ҳамин хел мегӯй!.. Замин гови ҷӯшой не, саҳар алаф дихӣ, бегаҳ шир дихад! Барои аз замин ризқу рӯзӣ ёфтани муҳаббат даркор, сабр даркор, ранҷ мебарӣ, шабу рӯз ғамхорӣ мекунӣ, навозиш мена-мой, – гуфт Дӯсталибой.

– Минбаъд ҳамаи заминҳоро як карда, артел месозем. Дар тарафҳои Русия ҳамин хел кардаанд.

– Ҳа, ана, акнун мақсади аслиатро гуфтӣ... – хитоб кард Дӯсталибой. – Ман ду сол пеш ба Ҳудоёр ҳамин маъниро гуфта будам.

– Ҷӣ хел-ҷӣ хел? – дикқати ҳама ба даҳони Ҷавлони Урус ҷалб шуд.

– Ҳамаи заминҳоро як мекунанд. Инаш аз они ман, вайаш аз они ту гуфтагӣ гапҳо нест мешавад. Ҳама кор мекунанд. Ҳар кас аз рӯи кораш ҳақ мегирад, – муҳтасар

денистагиашро гуфт Чавлон.

– Хайр, соҳиби замин кӣ, ҳамун ҳақ медодагӣ кӣ мешавад? – боз пурсиid Дӯсталибой.

– Соҳиби замин – халқ, мондан гиред – давлат, ҳукумат мешудагист, – гуфт Чавлон ин бор эҳтимолан китф боло карда.

– Молу мулк, замину об, молу манол бесоҳиб, намешад, додар. Гӯҳи шарикиро саг намехӯрад мегӯянд, замини бесоҳиб хароб мешавад, – гуфт бо табассум Солеҳбой ва ба ҳамнишинонаш маънидорона нигариста гирифт. – Ҳеч ақл дорад ин ҳукуматат ё не?

– Мешавад. Ана, мебинед, мешавад. Ҳамааш умумӣ мегардад...

– Ман аз аввал мегуфтам: барои корхонаҳои Русия пахта зарур! Мақсади инҳо сер кардани мардуми мусулмон не, аз дasti халқ заминро гирифта, мулки давлати Русия мекунанду халқи мусулмон чоряккор барин дар он замин кор карда ҳақ мегирад.

– Агар чоряки ҳосилро ба халқ диҳанд, бад не, ман худам барои ин ҳукумат чоряккор мегаштам! – гуфт Шодибек. – Метарсам, ки муфт ё барзагов барин барои қути лоямут кор нафармоянд... Дуруст гуфted, барои корхонаҳои Русия пахта даркор аст.

– Русия паҳтаву паҳм ва қароқӯло то кай ба тилло меҳаранд?! Чавлону Ҳудоёр баринҳоро ба кор меандозад... – гуфт зери лаб Дӯсталибой.

– Ҳудоёри шумо, тақсир, аз Чавлон ҳам мегузарондагӣ барин, – гуфт Солеҳбой ба нимтабассум.

– Ба Ҳудоёр чӣ расидааст! Ҳоло нигаред, хонда одам шавад, ки... – Чавлони Урус сухани Солеҳбойро бурид.

– Аҷаб не, аҷаб не... – оҳиста сар ҷунбонд бой. Баъд шумхандае карду пурсиid: – Большавой мешавад, ба инаш иқрорам, лекин одамгарии набудагиро кӣ ба вай ато мекунад, намедонам.

— Зинда бошем, мебинем, додар, — лукма партофт Ашӯри Корвон, ки ин дам хомӯш, ба суханони Ҷавлон беътино гӯш дода, дар як сӯ менишааст. — “Мехри дурахшанда чу пинҳон шавад, шабпарак бозигари майдон шавад!” гуфтаанд машоих.

— Максади шумоён халқро давлатманд кардан не, баръакс, ҳамаро хонабардӯш сохта, ба давлати Русия мутеъ кардан аст. Худо медонад, оқибати ин вайронкории шумо ба чӣ мерасонад. Чору ночор ба зулму тааддӣ мегузаред, зӯроварӣ мекунед, хуни ноҳақ мерезед, дигар гап не, — ақидаи худро хулоса кард Дӯсталибой.

— Занҳоятон ҳам шарик мешудагистанд? — Ба суханони Дӯсталибой зуд илова кард Солеҳбой, бо заҳрханди ошкоро.

— Пичинг накунед, Солеҳбой-амак. Ҳар чӣ ҳам бошад, ниятамон холис. Ҳамин халқ сер шавад, тинҷ шавад, мегӯем. Ба фикрам, ин ҳеч бадӣ надорад, — гуфт Ҷавлон Урус аз пичингу заҳрхандай онҳо ранцидахотир.

— Ҳамту-куя, — гуфт Дӯсталибой бо шумханда, — аммо, додар, Марғелон равӣ ҳам, нон гелон-гелон ба пешат намеояд, инро дониста мон. Ислоҳот гуфта, инқилоб гуфта, обро лой мекунед, сари халқро мегардонеду мазҳабу миллату мамлакатро мефурӯshed, дигар гап не!

— Ҳукумати Шӯро ба ҳеч кас нони муфт доданий не. Кор куну — хур, кор накунӣ — мур, гуфтааст, — ин бор бо тундӣ сухани бойро бурид Ҷавлон ва ба ҳамин ба деги ҷӯшони сӯҳбат якбора оби сард рехт.

Ҳамон сол аҳли деха аз шогирдони пешқадами мактаби маҳви бесаводӣ Наврӯз ва Дехқонро ба шаҳр, бо таъбири он айём “ба курси муаллимӣ” фиристоданд. Панҷ нафари дигар дар деха ба кор монданд.

Худоёр раиси Комбед таъин шуд. Баъди воқеаҳои имтиҳон дар мактаб мардум ба вай “Тупроқкушай” лақаб дода буданд. Воқеа ба тариқи зайл рӯй дод: шогир-

дени мактаб мебоист дар назди вакили маорифи нохия аз дониши худ имтиҳон месупориданд. Муаллим ҳам, бачаҳо ҳам, бесаброна чандин рӯз вакилро интизорӣ кашиданд. Нихоят вай расиду ҳамроҳи муаллим ба синф даромад ва ба ҳеч кас навбат надода як соат барин ваъз гуфт. Дар он айём вазифаи рӯзномаю радиоро ваъзгӯён иҷро мекарданд. Дар охир вакил имтиҳони шогирдонро ба ёд оварду ба ҳар яке саволе дода донишу фахмиши онро санҷидан хост. Аз Наврӯз пурсид, ки қадом таронаи инқилобиро медонад.

– Ку, бихон, Наврӯзбоқӣ! Натарс, далер бош! – қувват дод ўро муаллим.

Наврӯз таронаеро, ки муаллим омӯхта буд, ба ҳамон ҳавое, ки меҳонданд, ба хондан шурӯъ кард:

Дар Кафкозу дар Украян,  
Дар Сибиру Туркистон,  
Дар ҳар майдон бар душманҳо  
Музаффар шуд партизон...

Ин таронаро онҳо саф кашида дар атрофи мактаб қадам зада ҳамроҳи муаллим Каримзода меҳонданд. Рӯзҳои ид ҳам дунафарӣ саф кашида, байрақ дар даст ин сурудро хонда, атрофи идора ва бозорҷойро ҷарҳ мезаданд.

Азбаски ҷавоби шогирдонро дар таҳи дару тиреза қариб ними мардуми деҳа гӯш мекарданд, ў бо овози ба-ланд, таронаро хонд. Вакил ўро таҳсин кард. Сипас пурсид, ки “партизон” чӣ маънӣ дорад. Мурод надонист. Маъни онро ҳеч кас ҳатто муаллим ҳам намедонист.

Баъд вакил Ҳудоёрро ба назди таҳта хонду гуфт, ки ягон ҷумла ба забони русӣ гӯяд. Ҳудоёр ба саҳна баромаду хуб фикр кард-фикр кард ва оқибат канда-канда гуфт:

– Я... Я... тупроқ... қушай...

Муаллим аз хичолат сурҳ гашта оҳиста, зери лаб

фигон баровард:

– Ридӣ, гӯсола, ридӣ, андова кашидӣ!

Вакил бо авзои гирифта, ҳатто каме фоциаомез ба Худоёр фаҳмонд, ки қалимаи “тупроқ” лафзи русӣ не, балки туркист ва маънояш “хок” гуфтан аст. “Ман хок меҳӯрам” гуфтан ҳатои сиёсӣ аст. Кадри Давлати Шӯро набояд ба ин ҳел ҳатоҳои сиёсӣ роҳ дихад. Вай бо маломат ба муаллим нигарист. Муаллим – ҷавонмарди аз шаҳр омада аз забони вакили маориф сухани “ҳатои сиёсиро” шунида рангаш қанд.

Бо вучуди “ҳатои сиёсӣ” карданаш Худоёрро сардори кумитай камбагалон таъин карданд ва ўз вазифаи нахустини ҳуд ҳушҳол буд.

Баъдан Худоёр дехаро ҳона ба ҳона гашта, варақаи андоз таксим карду ба ҳамин қарор омад, ки толеи вай нурпош аст. Ба мардуми бесавод ҳар чӣ қадар андоз нависад ё барои дар сари вақт надодани андоз ҷарима андозад, лому мим нагуфта медоданд. Ҳатто мардуми давлатманду миёнаҳол ҳам ўро акнун “Мулло Худоёр” гӯён ном мебурданд, дарҳол ба сари дастархон мешинонданд. Вай баъди як давр ғундошта супоридани андоз дар қисай ҳуд пули якта ғовро нақд дид, қариб тамоми шаб ҳобаш набурд.

Аз рӯи одату таомули деха писарони давлатмандон барвақт ҳонадор мешуданд. Баъзе падару модарҳо ба фарзандони ҳуд дар синни шонздаҳ-ҳабдаҳ зан гирифта дода, ба қавли ҳудашон “ба поящ ишқел андохта буданд”. Аммо ҷавонони нодор синни чил ва аз он ҳам боло мӯчаррад мегаштанд.

Худоёр, ки якбора қисааш пулро дид, зуд ба фикри зангирий афтод. Вай шабу рӯз фикр кард, ду-се нафар дутарони дилҳоҳашро хостгорӣ кардан хост, аммо Зеварро пеши назар оварда, суханони ўро бори дигар андешиду қарор дод, ки барои зан-пан алҳол пул ҳарҷ намекунад. Ў

зане мегирад, ки баръакс ба болои пулаш пул зам кунад.

Ӯ ба ҳамин ният ба духтарони одамоне, ки ба худ тинч ҳисоб мешуданд, чашм андохта гашт. Аммо ҳеч яке аз онҳо Худоёро хуш намекард. Барои ба вай духтар на-доданаш андози Усто Абдусамадро ду баробар зиёд кард, аммо ҳеч суде наёфт.

Дар ин миён Ӯ тасодуфан аз як сир боҳабар шуду тамоми нақшаю речахояшро ба сӯи дигар равона кард. Ин сир сарвати русткардаи Дӯсталибой буд, ки Зевар аз он дарак дод. Ҳабари ин сарватро шунида, чандин вақт Худоёр аз хобу хуриш монд. Ба он сарват соҳиб гашта Ӯ ҳаёлан чӣ корҳое накард! Охирин қарордодаш ҳамин буд, ки агар ба тиллои бой соҳиб гардад, сарашро гирифта аз ин диёр меравад, дар Эрон ё Афғонистон мулкero ҳарид, дар дунё одам барин зиндагӣ мекунад.

Вай нерӯи тасаввур ва андешамандӣ надошт, хуши-ву ноҳушихои рӯзгори гузаштаашро ҳаргиз ба ёд намео-вард, ба ҳеч кас ва ҳеч шайъе таваҷҷӯҳ намекард ва их-лосмандӣ надошт ва аз ин сабаб дар фикри ҳамин рӯзи худ бафароғат зиндагӣ мекард. Ҳулосай қалом, ин дарди сарватпарастӣ, ин заҳми носури мардуми нодону бехи-радро аз дили Ӯ баркандан осон набуд.

Камбағалоне, ки инсоф ва иззати нафси худро аз даст надода буданд, аз ҳукумати нав на замини вакфро мегирифтанду на замини зиёдатии давлатмандрорро. Бино-бар он, Ҳукумати Шӯро, асосан, ба Худоёр барин қасон такя мекард ва голибан даврони инҷунинҳо ворасида буд.

## БОБИ ЧАҲОРДАҲУМ

### ЗЕВАР

Зевар бойро думболагир аз тӯйи тағобачаи вай омаду расо таъзирашро дид: Дӯсталибой то ба имрӯз

боре ҳам ба сари ў мушт набардошта буд, бинобар он, ба як бор ин тааддӣ ва зарбу лат аз ҷон-ҷонаш гузашта алам мекашиду дандон ба дандон мефишурд. Вай ҳамон рӯз надонист, ки шавҳараш аз паи машварат киҳоро ҷамъ карда буд. Хуб, якеашон Мурод будааст, боз киҳо буданд? Ҷӣ маслиҳат доштанд?..

Зевар рӯзи дигар аз ину он пурсид, хизматгорзанро истинтоқ кард, vale ҳеч маълумоте ба даст наоварда дилтанг, ҷаҳор сӯи ҳавлиро ба тафтиш менигарист, ки ногаҳон дар зинхона охури аз ҳама пешгахро бой аз дигар сохтанашро фаҳмид. Аз ин қашфиёти худ ў чунон ҳушнуд шуд, ки он рӯз то бегоҳ гӯё шароб нӯшида бошад, бағоят ҳушҳол буд. Ў итминон гирифт, ки бой дар таҳти охури асп сарваташро гӯр кардааст, вагарна ҷаро охурро таҳриб карда аз нав месозад?! Он сарватро ҷигуна аз таҳи охур гирифтанашро андешида сараш ба дард омад. Албатта, дар ин кор фақат Ҳудоёр ба вай ҳамдастӣ карда метавонаду бас. Аммо Ҳудоёр ҳам кунун ятимбачаи нонгадо не, Комбед гаштаст, худ ба худ ҳудою Ҳудоёр баробар гӯён дағдага дорад. Гуфта намешавад, ноҳудогоҳ сирамон фош шавад-ҷӣ ё ба Ҳукумат ҳудамро нағз кунам гуфта ҳабар диҳад? Ҳукумат тиллои бойҳоро зӯран мегирифтааст, дар Бухорою Самарқанд азобу шиканча катӣ гирифтааст, мегӯянд. Аз тараддудаш маълум аст, ки бой думашро хода карда гурехтаний. Агар гурехтаний бошад, ҷаро тиллоро дар таҳи охури асп гӯр мекунад? Ба умеди ягон рӯз баргашта омадан албатта. И-и-и... Тиллояш дар он до бошад, ҳоло гирифтагист?.. Не, агар гирад, вайрон мекарду мегирифт, баъд, “охура асп вайрон кард соз кунед”, мегуфт, хизматгор дуруст мекард. Сониян, ба роҳи дур, ба мулки ноошно якбора ин қадар дунё катӣ рафта наметавонад, раҳу рӯй нотинҷ аст, бой инро медонад... Таҳи охури асп – ҷои бехавф, ҳеч кас он ҷоро намековад... Аммо ман фаҳмидам...

Зевар ҳоло ба ҳавлии дарун, ба хуҷраи хосаи бой рафту ба шавҳари пираш андаке ишваю ноз намуд, гила-гузорӣ кард. Сипас оид ба баъзе корҳои рӯзгор маслиҳат пурсид.

Дӯсталибой шириқ-шириқ донаҳои тасбехро мегардонду сари сӯҳбатро аз масъалаҳои ҷиддӣ ба дигар ҷониб метофт. Баъди он, ки гуфтугӯи ҷиддӣ ба вакӯъ наомад, Зевар усули дигарро пеш гирифту гуфт:

– Худо ҳоҳад, ин бегоҳ дар хона будагистед? Ба дасти худам як табақча палав пазаму дар паҳлӯятон шишта ҳурам, гуфта будам. А? – Бо нозу истигно китфашро ба китфони бой молида пурсид вай дар охир.

Зевар ҳанӯз ҷавон буд: синнаш акнун ба бисту ҳафт расида, таровати ҳуснаш ба ҳадди камол расида, ҳар як мардро мафтун мекард. Дар он айём дар ҳонаводаи давлатмандон ҳам ҳар шаб ғизои гӯштину равғанин намеҳӯрданд. Дар ҳонаводаи Дӯсталибой факат шаби ҷумъа ва душанбе ҳӯроки гӯштдор ё равғани мепухтанд.

– Не, имшаб барои ҳудатон ҷуворӣ-пуворӣ кӯбед, ман дар тӯйхона мешавам, дертар меоям, – гуфт Дӯсталибой тартиби маъмулро инобат карда.

– Боз тӯйхона... – Ба истигно абрӯ чин намуду лаб бурма кард ва оҳ қашид Зевар. – Ба шумо зан даркор не барин?! Мани бечораро ҳеч ба ёдатон намебиёред! Ё пириро ба гардан гирифтед? А?

– Фардо – шаби душанбе, насиб бошад, ошатонро бафарогат меҳӯрем, – аз сари навозиш мӯйҳои занашро ба меҳр даст зад бой. Зевар мӯи ғуллии дилошӯбе дошт, ки ду ғесӯи мисли дастаи қаланд дар таҳтапушташ афтолада ба суринаш мерасид.

Зевар ҳудро ба оғӯши шавҳар андохту риши ӯро бо ангуштонаш хилол карда, ишвакорона ҳандида хеле вакт бойро машғул дошт.

– Андози бисёр андохтанд имсол? – ногаҳон таноби

сүхбатро ба сүи дигар кашид Зевар. – Наход ки чувони-марги Худоёр риояи нону намак накунад?

– Вай гунаңгор не... – гүфт күтоқақак бой. – Ҳозир андозро аз рўи молу ҳол раиси чамоа, Комбед якчоя мебароранд. Факат дар дасти Худоёр не, – дар охир тавзех дод ў, агарчй нек медонист, ки Худоёр андозай хонаводаро камтар карда метавонист, аммо накард.

– Ягон бор худашро дида гўёд, ки чоруқи даридағиу чомаи ҷифда-ҷифдаашро аз ёдаш набарорад! Ҳа, ман гирифта мондаам, ягон рўз ба худаш нишон медиҳам. “Ана, ҳамин чоруқи лахта-лахта катӣ ба даргоҳи мо омада будӣ”, мегӯям. Аз файзу шарофати ҳамин хонадон одам шудӣ мегӯям. Рост-дия. Чӣ гуфте? А? Ё қаҳрама биёрад, ягон рўз ҳамон чоруқҳои бўйнокаша ба латта пе-чонида ба худаш мефиристонам. Донад!

– Э, мон, баробар нашав, – бой аз дилсўзию садоқати занаш мамнун ба вай тасаллӣ дод. – Ҳозир даври ҳамин хел пойлучҳо омадагӣ... – Баъди андаке андешидан гўё худ ба худ мегуфта бошад, ғурунгос зад: – Акнун оби ин мамлакат ба мо – ҳаром. Аз ҷое, ки дину шариат зери по, имону инсоф ҳор шуд, марду зани мусулмон бояд гурезанд... Кам-кам тайёриатро бин... Ҷое, ки нон ҳаст, ҷаннат ҳамон аст, гуфтаанд... Ана, дунё баумед, ягон рўз замона тинҷ шаваду ин селобҳо гузашта раванд, боз гашта меоем...

– И-и-и... Моро ҳам мебаред? Ба кучо саргардон мекунед?

– Мўъмину мусулмон – ҳама аз ин диёр мераванд. Худобехабар, дузд, беинсоф – мемонанд, мо бо ин дайюсон монда чӣ мекунем??

– Ман очема гирам мешавад охир? Он кас ҳам мўъмину мусулмонанд, панҷ вақт намозашон канда не, аз ҳаққи мардум безор...

– Не, ташвиш надех. Азоби раҳ осон не. Насиб бошад,

баъди як сол ё ду сол гашта меоем. Аскари ислом дар чор тараф тайёрӣ мебинад, Бухорои Шарифро ҳаргиз дар дasti кофирион намемонанд. Мо ҳам, худо ҳоҳад, қӯшуни ислом катӣ паёпай ба мулкамон даромада меоем.

– Молу ҳол, багу замин, ҳавлию маконамонро партофта меравем?

– Фурӯхта мешудагиашро пул мекунем. Моли ман-қулро мебарем. Мондагиаш истодааст-дия. Обу замиро кӣ кӯчонда мебарад?! Сад сол гузарад ҳам, васиқааш ҳаст – замини фалонӣ мегӯянд. Иморат ҳам, худо ҳоҳад, меистад. Ба хешу табор супорида меравем. Ман кайҳо боз кам-кам тайёрӣ медиdam. Fam нахӯр, дар кучое бошӣ, ман катӣ хор намешавӣ, – завҷаи ҷавонашро дилпур кард бой. – Ин гапро ба ту бовар карда гуфтам, – Дӯсталибой ангушти ишораташро ба лаб бурда таъкид намуд, ки боҳабар шавад. – Палонҷҳоят намедонанд, ман онҳоро монда рафтаний. Ҳавлиҳо бесоҳиб намонад...

– Роҳҳо хафнок, мабодо дузд-пузд ҳар чӣ буду нобудамонро афшонда гираду луб-луч карда сар дихад, сонӣ чӣ кор мекунем? Рости гап, дар бисоти худам чор-панҷ танга набошад, дилам ҷамъ не, – гуфт Зевар бо умеди он, ки бой ягон ҳалтаҷаи зарро ба дasti вай ҳам супорад.

– Парво накун, дузду роҳзан аз ман казоӣ пул намеёбанд. Пулҳоро ман кайҳо ба ҷойҳои даркорӣ фиристода саранҷом кардагӣ. Худо ҳоҳад, боз гашта оем, дар ин ҷо ҳам дasti хушк намемонем... Гап ҳамин, ҷонон, – Дӯсталибой ба занаш бо нигоҳи маънидор ишора намуда фаҳмонд, ки тайёриашро бинад.

Қариби намози дигар Зевар як тоқа ва чоруқи кӯҳнаро ба латта печониду ба дasti дастёри ҳавлий дода фармуд:

– Ҳой гӯрсӯхта, ба ман нигар, ақлу ҳушатро ба ҷояш мону гуфтагиамро ичро кун: ин чоруқкӯҳнаро бурда ба дasti Ҳудоёр медиҳӣ. Оҳиста раву нигар, агар дар пе-

шаш одам бошад, надеҳ. **Фаҳмидӣ?** Фақат ба дасти худаш медиҳӣ! Ҳеч чиз нагӯй, худаш мефаҳмад. Агар ба ягон каси дигар даҳон күшой, мекушам! Ман кӣ буда-нашро ба вай пойлучу кафангадо фаҳмонда монданиам! **Фаҳмидӣ?** Шутури сафед дидӣ? Не гӯй!

Зевар ба Худоёр ишораи воҳӯрӣ фиристоду ба мулоқот омодагӣ медид ва гуфтугӯи имшабаашро бо маҳбу-баш фикр мекард, нақшаҳо мекашид. Дар назара什 чунин мерасид, ки имрӯзҳо дар чорраҳаи тақдир истодааст ва хушбаҳтию бадбаҳтиаш ҳоло ба кордонию зирақии худи ў вобаста аст. “Илоче карда ҳоҳ ба зорӣ, ҳоҳ ба зӯрӣ, ҳоҳ ба зар дили Худоёрро гарм карданам зарур аст”, – ме-гуфт вай ба дил. – “Фақат Худоёр маро ҳалос мекунад. Худоёр шавҳари ман, ишқи ман, ўро ба ҳеч кас намедиҳам. Ман катӣ вай бойбача мешавад. Бе ман чӣ? Комбед будааст! Ҷавлони Урус чанд сол боз Комбед буд, чӣ ёфт, шоҳ баровард? Ё яктааш дуто шуд? Ҳоки лаҳад ҳам на-шуд! Пештар рост истода мемезида бошад, акнун аз болои асп мемезидагист... Давидани гӯсола то қаҳдон... Си-ри охурро күшоям, шуд, чон-чон гуфта аз қафоям медавад. Ҳамин ки қадами бой аз деҳа канда шуд, охурро кофта, тиллоҳои русткардаи бойро мегирим... Не-не, аввал бой сарашро гирифта равад, гумном шавад, сонӣ, ба майлиҳотир... Ҳозир Худоёр бояд маро ҳалос кунад... Боз ин ятимча чоруқро ба дасти очаи кампираш дода набиёд? Не-е, ба дасти худаш медиҳӣ гуфтам-ку. Ба дасти дигар кас дихад ҳам, ғам надорам. Бой шунавад ҳам, мегӯяд, ки “ҳа, кӣ будӣ аз ёд набарор” гӯён, ҳамон чорукӯҳнаи Худоёрро фиристодаст”. Фақат ману Худоёрҷон медонем, ки дар хоначай боф вомехӯрем... Худоёри худам!.. Туро ман ба ҳеч кас намедиҳам, гӯсолача! Ҳа, ҳеч кас аз ман гирифта наметавонад!” – Зевар худ ба худ қиқиррос зада бо завқ хандид. Баъд суруд сар карду хонаро чарх зада ба рақс даромад, сурунхояшро, китфҳо ва сари синаашро

ларзонд, печутоб хӯрда абрувонашро парронд, чашмонашро хуморолуда тобонд, сарашро ларзонд ва дар рӯ ба рӯи оина қарор гирифта, таронакунон ба тамошои андоми худ машғул гашт:

Акси он лабҳои майгун дар шароб афтодааст,  
Ҳайрате дорам, ки чун оташ дар об афтодааст...

Метарсам, мабодо боз маҳам гузарад, чӣ кор мекунам? Порсол қариб мурда будам! Эҳ, кошкӣ ин Худоёри худобехабар медонист! Барои вай ман чӣ азобҳо кашидам! Шабаш катӣ очаам бечора ба китфам ҷуволи гандумма бор карда рӯй-рӯйи ҳавлӣ гардонданду сонӣ аз танам ҷудо шуд... Акнун комбед шудам гӯён манаҳаш осмона сӯз медиҳад! Ту ба ҷавонету мансабат парӣ, ман тилло дорам! Тиллои дар таҳи оҳури асп гӯр кардагии бой, ҳудо агар ҳоҳад, моли ман! Ту сад сол андозситонӣ қунӣ ҳам, инқадар тилло ёфтнат даргумон. Аз ин мардуми гадо чӣ ҳам мегирий, чӣ ҳам меҳӯрий?! Гучумак чорта бойаш катӣ Гучумак буд. Агар ҳамин чор тан давлатмандаш на бошад, як даҳ марди миёнаҳолаш на бошад, он тарафааш ҳама – ҷағбудхона. Аз ин ҷулҳундиҳо чӣ мерӯёнӣ?! Аксари хонаводаҳо агар ҳафтае як бор ҳӯроки равғандор бишӯранд, ҳудро ҳушбахт мешуморанд. Ду-се сол боз таъми гӯштро начашидагиҳо мӯланд...

Худоёр мегӯяд, ки бойҳо аз меҳнати ман баринҳо бой шудагӣ! Ин гапҳои Ҷавлони Урусро ман кайҳо шунидагӣ. Фаразан, агар ҳуди туро, гӯсола, агар Дӯсталибой ба даргоҳаш қабул накунад, кайҳо мурда мерафтӣ! Чӣ кор карда ба қадомин қаромотат Дӯсталибойро ту бой кардӣ, ман ҳайронам... Рафта дар Миёнкол ҷоряқкорӣ мекунад, боз ҳамон сангӯ тарозу – ҳаққашон ба рӯзгорашон мерасад. Худоё, Худоёр бо чӣ роҳ аз бой маро ҷудо карда мегирад? Ҳайронам. Ҳайр, маслиҳат кунем, зоро

ягон хилаи шаръй ёбад. Агар ягон роҳашро наёбад, ман худамро ба беморӣ мезанаму ҳамроҳи бой намеравам. Валло-билло мемурам гӯён хоб мекунам. Бой партофта меравад. Ҳудоёри шум мактабхону андозчин шуданаш боз ба тарафи ҳавлии бой нигоҳ ҳам намекунад-е! Қўр шав, нону намаки ман катӣ одам шудӣ... Акнун зан мегирифтааст, духтарбинӣ карда гаштаст, мегӯянд. Ҳок қашад! Дили акка оши турш хостааст! Аз чангии ман чӣ хел ҳалос мешавӣ, мебинам! Номи маро Зевар мегӯянд! Имшаб ояд, як боб карда сӯҳон кунам, ки... Ҳозир дар дастам чӣ қадар тангаю тилло ҳаст, ин Ҳудоёри кафандаго чӣ медонад?! Агар нишон дихам, аз баҳри ҳама дунё мебарояду Зеварчон мегӯяд. Ман аноӣ не, баъди аз бой фарзанд наёфтани, кам-кам ғамамро ҳўрдам, як танга-ним танга ғун карда як дунё пул кардам... Ба ғайр аз ин, Ҳудоёри гаранг намедонад, ки танобаш дар дasti ман аст! Инро факат Ҷавлони Урус медонаду аз шаҳр омадагӣ марди ҷелаки ҷармин. Бой ҳамон шабу рӯз набуд, маро ба ҳонаи очаам ҷег заданд... Кору бори ин дехai Гучумакро Ҳукумат аз ман мепурсад, кӣ нағз, кӣ бад, аз гапи ман рамуз гирифта кор мекунад. Ҳозир агар як ишора кунам, ки Ҳудоёр Дўсталибой катӣ забон як кардагӣ – қалиди идораро аз дасташ мегиранд. Ана, барои ҳамин амаки Ҷавлон ман катӣ дигар хел муомила мекунад. Сири маро факат он кас медонад, агар шаҳси сеюм ҳабар ёбад, тамом... Ҷелаки ҷармин ба ман гуфт, ки ту ҷашму гӯши ҳукумати мо ҳастӣ, дониста бош, Чека ба ту бовар мекунад. Ҳар замон аз марказ хизматона мегирем. Ягон-тааш номаълум бо ягон баҳона меояду дода меравад, таъинот мекунад, натиҷаи баъзе сиру савдои ин чоро мепурсад. Лекин дар ин деха боз як одамашон будааст магар, баъзан маро дурӯғгӯй мекунанд... Ҳамон марди ҷарминапӯш гуфта буд-а, агар одами мо буданатро ба очаат гӯй ҳам, мо мефаҳмем, сонӣ ҳафа мекунем...

## БОБИ ПОНЗАҲУМ

# МИСЛИ ИНСОН ЗИСТАН НАМЕГУЗОРАНД

Халқи номуроди Гучумак дар радифи мардумони мамлакати гуногунмиллат, гуногунмазҳаб, гуногунақида, аммо дар чанголи диктатураи пролетариат ҳоло дар укубатҳо ҳамқисмат, азобу шиканҷаи пай дар паи давлатдории большевиконро аз сар мегузаронд. Аслан, диктатураи пролетариат фақат ниқобе буд, ки аз номи он фирмавиён амал мекарданд. Дар асл, кулли афроди қаллобу дасисаҷӯ, коҳилу бехунар, иғвогарони беинсоф, мансабталошони бевичдон худро аз хонадони коргару дехқон қаламдод карда, дар талоши мансаб афтода буданд.

Агар гирудори даҳ соли 1930-1940-умро ба таҳқиқ назар кунем, аз мансабдорон ва роҳбарони фирмави хеле каме дучори таъбид ва қатл гардидаанд. Асосан, онҳо еро нобуд карданд, ки ҳанӯз дар ақидаҳои инсонпарварии худ устувор, вичдон ва инсофи инсонии худро гум накарда буданд, ва аз ҳама асосиаш, дар нисбати фирмавиёни даврони сталинӣ соҳибазлу соҳибхирад буданд. Большевикони даврони сталинӣ, умуман, мардуми фозил ва хирадмандро ҷашми дидан надоштанд. Аз ин сабаб онҳо бо қатлу табъид ҷашмҳоро тарсонда, сипас ба майлу муроди худ даврон кардан меҳостанд. Инсон дар мамлакати советҳо аз оддитарин ҳуқуки башарӣ маҳрум гашта буд ва чӣ дехқону чӣ чорводор, чӣ коргару ҳунарманду зиёй – ҳамчун гуломони побанди давлатӣ кор мекарданд ва умр мегузарониданд...

Воқеаҳое, ки дар дехаи Гучумак рух мезаданд, муште аз хирвори ҳаводиси он айём буд.

Баъди он ки тафтиши анбори колхоз камомади ғалларо ошкор карду бо ин кор идораи адлия машғул гашт, метавон гуфтан, ки аҳли деха боз як беинсофию бешаф-

катии балохӯронро интизор гашт, аммо мисли ҳамеша садои эътиroz бароварда наметавонист. Одамон қобилияти эътиrozкуниро тадриҷан гум карда буданд. Пирони солдида таачҷуб мекарданд, ки ба макру дуздӣ ҳамвора одамони зоҳирان дурусткор даст мезананд ва аз иннанг парвое надоранд, оқибати беинсофии худро ҳеч на-меандешанд. Озору ситами доимӣ эҳсоси солими одамонро кушта, ҳамаро баробар лоқайд сохта буд.

Ҳосил буду шуди воқеаро гуфта бошад ҳам, Бобои Ҳалим ва Исломро муфаттиш муддатҳост, ки гаштаю баргашта пурсуков мекард. Борҳо туғанглашро ба даст гирифта таҳдидҳо намуд, фирефтган хост...

Дили ҳама ба Ҳосил месӯxt. Шафоатбибӣ ҳар бегоҳ аз писарашибазъи кори мудири анборро мепурсид, суханони аз занҳои деҳа дар ин боб шунидаашро гуфта, ҳамаро таҳлилу таҳқиқ кардан меҳост.

– Кори бечораи Ҳосил чӣ хел бошад, нафаҳмидӣ? – Ин бегоҳ ҳам ў бо ин суханон ба Ислом, ки ҳоло ба ҷои падар саробони хонавода буд, рӯ оварду ба даҳони вай нигарон шуд.

– Ҳама мегӯянд, ки суд мекунанд, – кӯтоҳ ҷавоб дод Ислом.

– Охир вай маъйубу маслух аст-ку? Наход одама пойи чӯбин катӣ бурда зиндорӣ кунанд? – Ҳеч бовар на-мекард Шафоатбибӣ. – Ҷанг гуфта бурда шӯрпешониро бепой карда фиристоданд. Зану бачаҳояш аз гуруснагӣ талаф гаштанд...

– Гуноҳ кунад, ба маъюбиаш наменигаранд, – гуфт Ислом.

– Э-э, вай нахӯрдагист, бачаам. Калонхӯрию ҳаромхӯриба одат накардагӣ одам агар яку якбора ин қадар ҷавро хӯрад, маълум мешавад. Гапи мардум ҷон дорад, шамол набошад, шоҳи дараҳт намечунбад – ин кори ҳамон Худоёр... – Андешаҳои чандин бор баён кардагиаш-

ро Шафоатбӣӣ боз такрор мегуфт.

– Оча, Худоёро барои чӣ баъзеҳо дар гайбаш “Нигини Ҷӯѓӣ” мегӯянд? Баъзеҳо “Тупроқкушай” мегӯянд, хайр, сири инро додом гуфта буданд. “Нигини Ҷӯѓӣ”-аш чӣ маънӣ дорад? – пурсид Ислом дастурӯ়яшро бо рӯмоли миёнбандаш пок карда, ба сари дастархон нишастваравон.

Модар ба ҳама як косагӣ оши чувории чурготдор, ки дар деха аз чӣ бошад, онро “оши кӯча” мегуфтанд, оварда монд. Сипас худаш ҳам ба сари дастархон нишасту ҳӯрокашро бо чумчай чӯбини дастадароз, ки худи Мулло Мурод сохта буд, кофт ва сипас ба сухан даромад:

– Қиссаи лақаби “Нигини Ҷӯѓӣ” гирифтанишро додот медонанд, он кас дар сари воқеа ҳозир буданд. Соли аввали колхозӣ буд ё ягон сол пештар, ба ҳар ҳол, даври андозчиниаш мардум ўро қариб кӯфта кушта буданд, – гуфт модар воқеаҳои қариб бист сол пеш рӯйдодаро ба хотир оварда. Сипас шарҳ дод: – Ин воқеаро додот хуб медонанд. Ба ман ҳам он кас як рӯз гуфта буданд. Худоёр ба хона, ба пеши додот меояду мегӯяд, ки ба Чало ҷӯѓӣ омадааст, хезед рафта ангуштарин мефармоем. Он солҳо Худоёр ҷавони баркамол, акнун тараддуди хонадоршавӣ доштаст. Ҳар ду ба Чало рафта ба ҷӯгиҳо ангуштарин таъин мекунанд. Додот тангаи нуқра доштанд, ангуштарини нуқрагин, Худоёр аз тангаи тилло. Ин як сагира буд, аз кучо тилло ёфтааст, гӯён додот худ ба худ ҳайрон мешаванд. Ду-се сол боз андозчин буданашро ба ёд оварда, хайр, аз ягон бой гирифтагист-дия, мегӯянду мемонанд. Сонитар аз ваҷхи ҳамон ангуштарин як ғавғои маҳшаре барҳост!.. – Шафоатбӣӣ бо даҳшат сар чунбонд. Баъд ҳӯрок наҳӯрда, ба даҳони ў нигариста нишастани бачаҳоро дида гуфт: – Ош хунук нашавад, гиред, ман ҳӯрда-ҳӯрда мегӯям.

Бачаҳо баробар ба даст чумчаҳоро гирифта “ҳӯр-ҳӯр” ба ошхурий сар карданд.

— Мардум дар зимистон бекор буданд, аз пагоҳ то бегоҳ дар сари Құрғон ҳангома, чормағзбозӣ, шоҳнома-хонӣ мекарданд. Шӯйи аввалай Зевар Дўсталибой як сол пештар рустӣ ба деҳа ояд, Худоёр маълумот додаст, ўро ҳабс карда буданд. Сонӣ бечораро Сибир кардану дар ҳамон тарафҳо бандагиро ба ҷо овард. Мегӯянд, ки Дўсталибой тамоми давлаташро кам-кам ба тарафи Афғон гурезонда, дар охир Зеварро гирифта худаш ҳам рафтаний будаст. Зевару Худоёр маслиҳат карда, нияти бойро ба Ҳукумат ҳабар медиҳанд. Ана, вай ба даст афтоду босмачӣ катӣ алоқа доштӣ, пӯла-шӯла гуфтанду ба Сибир бадарға карданд. Баъди ин воқеа Зевар ба Худоёр расидан хост, аммо мулло ҳутбаи никоҳашро нахонданд, ки шавҳарат Дўсталибой талоқатро ҳолӣ надодаст-ку гуфтанд. Аммо ду бало яктан гашта муллоро ҳам тарсонданду ҳаш-паш нагуфта занушӯй гаштанд. Аз худаш даҳ сол қалон бошад ҳам, Худоёр аз барои давлаташ Зевара гирифт. Аз рӯи гап-гап Дўсталибой як кӯза тиллоро дар ҳавлиаш руст карда будаст, ки онро Зевар пай бурда мейёбад. Вақте ки Худоёр пеш аз тӯй ба ҷӯғӣ ангуштарӣ созониданий шуд, аз афти кор Зевар ба вай аз ҳамон тиллои бой ягон танга додагӣ. Ба расво шудани одам ҳар чиз сабаб мешавад. Ҷӯғӣ мӯҳри тангаро вайрон накарда ба қуббаи ангуштарӣ мемонад. Ҳамон рӯз дар сари Құрғон мардум баъди намоз ғун гаштагӣ. Ҳама ангуштари тиллоро дар дasti Худоёр диди, “муборак-муборак, қанӣ бинем” мегӯянду кадоме мӯҳри Дўсталибойро меҳонад ва ё мешиносад. Ҳешу табори бой аз гиребони Худоёр мегиранд. Худоёр қасам меҳӯраду мегӯяд, ки нигини Ҷӯғӣ. Аммо ба гапи вай эътибор надода, яке аз хешовандони бой ангуштари инро ба масҷид ба назди мулло мебарад, то ки хати дар мӯҳр бударо хонда дихад. Мулло ба қуббаи нигин ранг мемоладу онро ба як порчай көғаз зер мекунаду мегӯяд, ки мӯҳри Дўсталибой. Қариб бист кас

аз авлоди бой аламашон тоза гашта, ба Худоёр дарафто-данд. Бечораро саг барин кӯфта қариб кушанд. Ҷавлони Урус катӣ додот ба миён даромада, ба як азоб ўро халос карда мегурезонанд. Ана, лақаби “Нигини ҷӯғӣ” аз ҳамон вақт монд, – Шафоатбиӣ ҳикояташро ба охир расонду тез-тез ошашро дам қашид. Вай баъди лаҳзае шарҳ дод: – Мардум кӯбанд, бечора Худоёр “Нигини Ҷӯғӣ” гӯ-ён дод мегуфтааст...

– Ҳамон вақт агар зада мекуштанд, – гуфт Ислом гарқи андеша, – як кори савоб мекарданд.

– Қариб қушта буданд. Агар Ҷавлони Урусу додот ба миён даромада, ўро аввал дар каҳхона руст карда, сонӣ як моҳ барин аз деҳа нагурезонанд, мемурд. Ҷавлони Урус чони ин қасофатро ҳарида гирифту ба сари ҳудаш бало кард...

– Ҷӣ гап шуд? – боз пурсид Ислом.

– Пеш аз колхозсозӣ аввал додотро кулак гӯён аз деҳа бадарға карда фиристод. Ҷавлон амакатро ҳам “душмани ҳалқ” гӯён се-чор моҳ зиндонӣ кард, аммо қадом як ҷӯраи урусашон дар Москав одами қалон будаст, мегӯянд, ки аз ҳамон ҷо тилгром дода, инро халос кардааст. Баъди ин воқеа, Худоёр аз Ҷавлон амакат тарсид магар, дигар кордор нашуд. Аз дасти Худоёр мегӯянд, ки дар ин офтобрӯя ягон одами дуруст амон наёфт, ҳамаро зиндонӣ кард, бадарға кард, нест кард. Аз вай эҳтиёт шав бачаам.

– Ҳуди ҳамон Нигини Ҷӯғиро қуштан намешавад, ака? – пурсид Инъом, ки хомӯш ин гуфтаҳоро гӯш мекард.

– Ин хел нагӯй, бачаам, – гуфт Шафоатбиӣ овозашро паст карда. – Бад бинӣ ҳам, маълум накун. Ба деҳаамон аз шаҳр як муаллим омада буд. Як рӯз дар Қӯргон се-чор нафар гапланон мешинанду мегӯянд, ки шаб Сталинро ба хоб дидам, ғовсавор гаштааст. – Ҳамаашон меҳанданд. Худоёр аз роҳ мегузаштааст, ин дам ба ӯ

салом мекунанду яке аз онҳо аз вай таъбири хоби муаллимро мепурсанд, он шумқадам заҳрханда мекунаду меравад. Баъди як-ду рұз бечора муаллимро милиса омада пешандоз карда бурд. Ба ҳамин дигар надидем, нобуд карданد.

– Э, қабоҳат, қариб ними одамонро худи Ҳукумат нобуд карда будаст-ку? – Аз ин суханҳо ҳайрон буд Иньом, ки дар мактаб ба гүшаш гапхой дигарро меғонданд.

– Э, бачем, агар аз гүшнагй талаф шудагиҳо катй хисоб кунй, дар бисту панч соли охир ҳукумат ними Гучумакро нест кард. Пирони ҷаҳондида ҳам мегўянд, ки дар ягон давру замон ягон подшоҳ ба ҳалқ ин қадар зулм накарда будаст. Худо медонад, охираш чй мешавад... Оҳи ҳамин қадар мазлум беасар намерафтагист...

Баъди ин суханони модар ҳамагон гүё ба ёди қурбаниёни даврони инқилоб дуо меғонда бошанд, лаҳзае ба сукут варзиданд.

Баъд, ба дастархон омин карданду Шафоатбибй гаштаю баргашта шукргүён табақу чумчаҳоро ғундошт. Сонй модар ба ошхона дегу табақшй рафт. Инъом ба-рои ба молҳо алаф додан бархост. Ислом гарки дарёи ан-дешаи роҳи зиндагй дар рӯи пўстак паҳлў зад; диризаякак ҷанг ба охир расиду боз гап – гапи ҷанг. Кас намефаҳмад, ин қадар ин давлатҳои ҷаҳон ҷангталаб бошанд. Аз рӯи гапи рўзномаҳо давлати мо байракбардори сулҳу амонй аст. Амрикою Англия ҳамеша дар қасди моанд. Дар онҳо гүшнагй, бекорй, ирқпариастию дар мо меҳнати озод, хушбахтй, хушҳолй... Агар меҳнати озодаш ҳамин бошад, ба ягон гапи инҳо боварам намеояд. Аз ин мебарояд, ки ҳама гапашон дурўғ. Додом гуфта буданд, ки дар давоми сад соли охир амири Бухоро як бор ё ду бор ҷанг кард, он ҳам асосан, Русия катй, қўшуни русҳо ба тарафи Самарқанд ҳаракат карда ба забткорй сар карда будаст. Дигар бобоёни мо ҷанг чист намедонистанд, ба

иморат, зироат, тичорат машгул будаанд... Ман ҳам додом баринам... империализму капитализм гӯён бо ними дунё душмани доштан намехоҳам. Аз ин сабаб дар армияаш хизмат кардан ҳам намехоҳам. Мани фарзанди Осиё сарҳади Сахалинро бояд рафта посбонӣ кунам. Асрҳо сарҳади мулки Бухоро барои дӯсту душман кушуда буд... Аслан... додом мегӯянд, ки дар соли 1920 Фрунзе ва Куйбишев барои инқилоби Русия тилло зарур аст гӯён, ба сӯи давлати Бухоро қӯшун мекашанд. Финляндия, ки тобеи Русия буд, саъю қӯшиш ба кор бурда истиқолият ба даст меоварду давлати Бухорои мустақил зери дasti Русия мегардад. Додом мегӯянд, ки сабабгори ҳамааш бемаърифатӣ, ҷаҳолат, саривақт тариқи ислоҳотро пеш нагирифтани амирони бехирад аст... Ҳолӣ ҳам мардуми мо аз қайди ҷаҳлу нодонӣ берун наомадааст. Ҷашми марпо ба оламу одам додом кушоданд, ҳамсолонам, муаллимон, умуман, мардуми диёр дар хоби гафлатанд. Бо ин рӯзномаю китобҳои мо дар сад сол ҳам бедор намешаванд... Ман худам чӣ? Ба шаҳр равам, таҳсили илм кунам гӯям, додом розӣ намешаванд, “Беҳуда худатро нобуд мекунӣ, – мегӯянд. – Ҳолӣ замони хондани ту наомадааст, як гап мегӯиву худро ба бало мезаний. Баъди сари Stalin ихтиёр дорӣ, агар шавқат бошад, ба ягон мактаб медарой...” Додом аз сиёsat метарсанд, моргазида аз ресмони ало метарсад мегӯянд. Худашон даста-даста китобҳои русӣ, ўзбекӣ ёфта оварда, ҳамаашро ба ман “хон” мегуфтанду боз ба таҳсили илм карданам зиданд... Солҳои охир китобҳои тоҷикиро аз кучоҳо ёфта оварда, як ба як хононданд. Акнун мегӯянд, ки замони хондани ту не... Хуб, кай ман меҳонам? Гумонашон Stalin мурад, авзои замон тағиیر мейёбад? Ин калонҳо мемонанд-ку, онон тағиир мейёфтагӣ бало не... Ҳамин замон ба хизмати аскарӣ даъват мекунанд, баъди се соли хизмат, зан гир мегӯянд... Мирзочӯл ҷои бадарга бошад ҳам, бо ҳама дунё

равобит дошт, ҳар гуна одам буд, равую буд, радио, рӯзномаҳо, китобхона... Немисҳоро оварданд, бо онҳо немисӣ гап заданро омӯҳтам, тоторҳои Қримро оварданд, тоторӣ ёд гирифтам... Аммо дар Гуҷумак одам шаҳу караҳт гашта мемондаст...

Шафоатбибӣ аллакай ҷинчароғро равшан карда корро шурӯъ намуд. Ҷарҳи кӯҳна давр мезаду пилтаҳои пахтаро тофта ришта карда ба дук мепечонд. Модарандар шабу рӯз пахтаро ришта мекарду аз он карбос мебоғиду барои аҳли хонавода аз он матоъ куртаю изор медӯҳт.

– Додом барои чӣ ҳат нанавиштанд, ҳайронам, – гуфт Ислом мисли ҳаршаба гӯё худ ба худ ҳисобот медода бошад. – Мабодо бетоб шуданд-ҷӣ? А?

– Қӣ медонад... ҳат мекунам гуфта буданд, – гуфт Шафоатбибӣ ҳам ҳавотиромез. – Юсуфи усто Нозим аз канал омадааст, агар гузарат ба ҷониби Ҷало афтад, як сари қадам ба ҳавлиаш дарою пурс. Аз гала ҳавотирам. Пагоҳ боз як бор ба раис воҳӯрда гӯй, ҳеч набошад, ҳамон ду се аспи нимҷонро гиранд. Ягон фалокат рӯй медиҳаду ту ба бало мемонӣ, – мисли ҳамеша боз ба писар таъкид кард модар.

– Гуфтан катӣ, бефоида. Ман инқадар донистам, ки одами оддӣ дар назари инҳо хасу ҳошок барин эътибор надорад.

– Оча, ман ҳам ба галабонӣ меравам. Аком намебарад. Ҕӣ, ман фақат кор мекунаму вай асптозӣ мекунад? – якбора Инъом бо даъвии доимии худ пеш баромад.

– Ҳа, ман ба тӯй, ба бузкашӣ меравам, – Ислом киноя кард ба бародараши. – Дар кӯҳҳо пойга мекунам, бузкашӣ мекунам, таравлло карда мегардам, Инъомбой!

– Ҳа, ҷӣ? Пойга карда мегардӣ! Не гӯй? Биё, корамонро иваз кунем? Намехоҳӣ! Акоҷон! Бачаҳои ба кӯҳ аз паи ҳезум рафтагӣ ба ман гуфтанд, ки ҷӣ хел ту ҷовандо-

зӣ мекардай...

Сипас сурати човандозҳои дар сари зин чакман дар тан бовикор нишастагиро тақлид карда нишон доду баъд ба модарандар рӯ оварда гуфт:

– Гӯсфандро тарошем, имсол аз пашмаш ба ман якта чакман мебофед? А, оча?

– Ҳоло додот чакман надоранд. Имсол агар пашмамон аз андоз монад, ба додот чакман кунем, соли дигар насиб бошад, ба ту. Панҷ кило пашм андоз баровардаст, ноумед! Намедонам панҷ кило ман пашм аз лаҳади до дош меёбам?! Солаш катӣ даҳонамон ягон бор таъми гӯшт-ро намечашаду бист кило гӯшт андоз медиҳем, боз равған...

– Ба магазин чит омадааст, қанд омадааст. Ҳабар ёфтагиҳо гирифтанд. Ним килогӣ қанд додаст, – хабари шунидааш ба хотираш расиду ногаҳон сухани модарандарро бурид Ислом.

– Қандаш чӣ хел оча? Чӣ хел қанд? – пурсид Инъом, ки чӣ хел будани қандро дониста дар тасаввурот овардан меҳост.

– Ҳу, порсол додот ба ту аз бозор оварда буданд-ку, дар ёдат? Ширин гуфтӣ? Ана, ҳамон қанд буд.

– Пеш аз ҷанг қанд доштем-а, оча? Ҳар моҳ ба магазин меомад, дадем ҳарида меоварданд. Ба чой андохта меҳӯрдем.

– Баъди ҷанг сар шудан ҳамааш гум шуд. Ҳозир бисёр бачаякҳо чӣ будани қандро намедонанд. Баъди ду-се моҳи саршавии ҷанг дӯкони Гучумакро бастанд, дар дигар дехаҳо ҳам дӯкон намонд. На карасин, на собун, на қанд, ҳалқи бечора ба ҳоли худ монд. Фақат ғалла дех, мол дех, хушкмева дех, равған дех, пашм дех...

– Фақат дех-дех будаст-дия! – мегуфт Инъом ба завқ. – Ту хурд будӣ, ёд надоштагистӣ-а? – пурсид Шафоатбибӣ.

– Медонам.

– Намедонӣ! – гуфт Ислом ба додараш. – Хап шину ба гап ҳамроҳ нашав! Сергап нашав, беҳудагӯй нашав! Охир ман аранг-аранг медонаму ту аз кучо медонӣ?! – Сипас ба модарандар рӯ оварду савол кард: – Аз як авлоди мо чанд кас дар ҷанг қурбон шуданд, оча? – Ислом ин саволро доду сипас худаш бо ангушт шумурд: – Тагом, ду амакам, писари амаки қалонӣ, ду писарони холаҳоям, писари аммаам, Мухаммад язнем, шавҳари холам... Эҳ, як гала. Боз ҷӣ қадар қасон дар баталюни коргарон, дар канал мурданд.

Хешовандони падар ва модари худро номбар карда, наздикини ўро ҳисоб накардани Ислом ба дили Шафоатбибӣ саҳт асар кард, аммо зуд худро тасаллӣ дод: “Ана, аз ҳамин хел гапҳои майда-чӯйда бегонагиу модарандарӣ бармеояд” гуфт.

– Аз баъзеяшон ҳати сиёҳ омад, баъзеҳошон беному бенишон рафтанд, – гӯён Шафоатбибӣ ба ҷашмонаш об гирифт. – Илоҳо, ҳонаи Ҳукумат сӯзаду мурдаи ҳукуматдоронаш гӯр ба гӯр гарданд, аз дasti онҳо ҷӣ қадар ҷаҷонҳо ба ҳасрат аз дунё рафтанд! Орзую умедакашон дар дилакашон монд. Ана, зани додари ман... Бечора то ҳол ҷашмаш ба роҳ. Тӯй шуду ду маҳ ҳонаю дар накарда, додарам рафт. Шӯрпешонӣ ду ҷашмаш ба қафо рафт, – Шафоатбибӣ бо нӯғи рӯмолаш оби ҷашмашро пок кард. – Ҳонаи ин хел давлату ҳукумат сӯзад, ки аз дasti вай як рӯз фуқаро бароҳат набошад... Баъзан ба кори худо ҳам ҳайрон мешавам: золиму бадкирдор як сол даврон мекардагист, ду сол, се сол, наход ки як умр... – гирия Шафоатбибиро гулӯгир карду оби ҷашмонаш ба рӯяш реҳт.

– Оча, оча, ҷанг тамом шуд-ку, – мегуфт Инъом модарандарашро таскин дода. – Дигар ҷанг намешавад. Муаллим гуфт, дигар ҷанг намешавад-а? – пурсид вай аз Ислом. Баъд ҷавоби акаашро нигарон нашуда гуфт: – Муаллимамон гуфтанд, ки дигар ҷанг намешавад. Дигар

чанг намекунанд, оча?

– Илоҳо нашавад, – гуфт Шафоатбибӣ. – Аммо ҳамин ҳукумат агар амон бошад, ҳеч ҷашмам намерасад, бачаам. – Баъд ба Ислом рӯ овард: – Дар таги ҳалта каме ордамон монд. Як пуд ҳаст ё не. Ману Инъом аз пагоҳ алаф мечинем, кӯфта орд катӣ омехта нон мепазем. Диғар илоҷ нест. Шилҳаю қоқу ҷағ-ҷағ қайҳо баромадагӣ. Додот бедарак, колхоз ҳаштод кило ҷави тоина намедиҳад. Дар хона намак надорем. Парерӯз қазоқон намак оварда, ба ғўлинг иваз карданд. Ғўлингамон набуд, ки намак гирам. Себқоқ баровардам, нагирифт.

Ислом ба фикр афтод. Ҷӣ кор қунад, ҷӣ чора? Вай бо ҷӣ роҳ аз колхоз ғалла гирифтанашро намедонист.

– Боз ин ғӯсолаи порсоларо ҳам ба колхоз медиҳем? – пурсид вай аз модарандар. Баъди ҷавоби ӯро нагирифта гуфт: – Ба дораш оvezад ҳам, имсол мол намедиҳам! Зуд нест мекунам. Ба бозор бурда мефурӯшаму ба пулаш ғалла меҳарам. Гандум пазад, ғалла арzonтар мешавад...

– Не, додот ин ғӯсоларо нигоҳ доштанӣ. “Хоназот, модагови нағз мешавад” гуфтанд.

– Ба ду модагов иҷозат намедиҳанд, аз ду сар колхоз мегирад.

– Не, ҳамин баҳор ба дasti бачаҳои амакат медиҳем. Модагов шавад, як-ду сол ширашро ҷӯшида ҳӯранд, сонӣ як гап мешавад.

– Оча, ҳайр, ду модагов кунем-ҷӣ? – пурсид Инъом, ки ҳомӯш ба ин гуфтугузор ғӯш медод.

– Намемонанд.

– Кӣ намемонад?

– Э, бас кун, сарамро гаранг кардӣ.

– Намемонанд, намемонад... Кӣ намемонад охир? – Аз он, ки ба саволи ӯ беътиноӣ намуданд, зарда кард вай.

Ислом дар ҷавоби шӯриданӣ додараш табассум карду ҳеч чиз нагуфт. Баъд ҳуд ба ҳуд муҳокима ронда аз

дил гузаронд: “Дарвоқеъ, агар колхозчىй якта нею дута гов кунад, ба кى зарапаш мерасад? Аз ду сар ҳамай алафи күхро гун карда гирифта наметавонад. Эх, чى қадар чоширу ювғон надаравида, хазон мешавад. Ба құрқи новай Арбоб пор на дос расид, на дандони мол, ҳамту дар таги барф монд. Каҳхой Баҳорикор чىй? Ҳамту мепүсад, аммо... Агар ичозат бошад, як худи Инъом чор говоро алаф катىй сер мекунад. Эх, он вакт ҳар бегоҳ хұроки равғаный хүрем ҳам, равғанамон мерасид. Зиёдатиширо фурұхта либос мехариедем, ғалла... Охир барои чىй одам барин зиндагий кардан намемонанд? Барои чىй? Ба кى зарап мерасад? Шиками одамон сер шавад, танашон пүшида бошад, ба кى зарар мерасад, ҳеч намефаҳмам...”

Дар сари ин нүкта дар он айём бисёр мардони рұзгор майна об мекарданду ҳеч намефаҳмиданд, ки сабаби ин қадар маңқуниҳои бемаънӣ чист. Воизон, рұзномаҳо, васоили ташвиқоту тарғиботи большевик ҳамаро аз бойшавии шахсони алоҳида метарсониданд... Аслан, доро гаштани мардум ба бунёди ҳокимияти фармонфармой, ба решай бюрократия теша заданашро маъмурияти истибдоди сталинӣ хуб медонист... Аммо Ислом ҳанұз ҳеч идрок намекард, ки агар ду-се модгов дошта бошад, замини нағзу олоти деҳқонӣ дошта бошад, он гоҳ Парчаю Ҳудоёр баринҳо ба ў чун ба ғуломи ҳалқабарғұш муомила кардан наметавонанд... Ин ҳақиқатро дар он айём хеле кам касон медонистанд. Асосан, онхое, ки ин маъниро идрок мекарданд ё дар конҳои Сибиру Шарки Дур уқубат мекашиданд ва ё кайҳо дар зери хоки лаҳад меҳобиданд. Баъзе аз мардони зирак ва баҳуш дар ҳайрат буданд, ки ин азобу уқубати шадид чаро ба ин сон тұлонӣ гашт. Холиқи ҳаждаҳ ҳазор олам бандагонашро билкул фаромұш кард магар? Кай мерасад он мукофоти амал, ки пиру ғавон интизоранд?.. Боре ў ба падар ба чى сабабе аз вачхи қонуну қоида даҳон күшода буд, ғавобашро шуни-

да хеле айём бедимоғ гашт. Падар ҳақиқати ҳолро бепарда, фошо-фош гуфта буд: “Писарам, қонуну қоида ҳаст нагӯй. Дар бадарға намояндаи ОГПУ рӯирост ба мо баринҳо, гуфта буд: “Қонун ҳаст, конституция ҳаст, лекин он барои фуқаро не, дониста бошед! Он барои ором кардани гарбиён навишта шудааст”. Дарвоҷеъ, конституцияи мо як навъ хитоба ва ё эъломия аст, ки ҳеч кафолате надорад. Инро аз ёд набарорӣ, бачаам...” Факат ба умеди худо зиндагӣ кардан лозим, неку бадро ба худо ҳавола сохтан лозим, вассалом, мегуфт падар ҳаводиси айёмо ӯ барои писар таҳлил карда.

## БОБИ ШОНЗДАҲУМ НАВРӮЗИ НАВБАҲОРОН

Он солҳо омадани наврӯзо мардуми гурӯснаву урён муштоқона интизор мегаштанд. Зимистон рафт – боз аз як аҷал раҳо гаштем, то зимистони дигар – худо подшоҳ аст, балки авзои замона дигар мешудагист, мегуфтанд одамон ба умедворӣ. Аммо дар дехот “авзои замона” ба осонӣ дигар намегашт, зеро замондорон ба дигаргунии он ҷандон манфиатдор ҳам набуданд.

Бо вучуди он, мисли ҳамеша иди Наврӯз фаро мера-сид. Замин аз ҳавои баҳор ҳарисона нафас мегирифт. Баъзе аз дарахтҳо шукуфта, баъзе ба шукуфтан омода буданд. Барфҳо об гашта, садои оби рӯд рӯзафзун баландтар ба гӯш мерасид. Киштзорон, домани кӯҳсорон, богоғ сабз мегашт. Ба монанди тамоми дехоти қӯҳистон, дар Гучумак ҳам, аз азал ҳар як ваҷаби замини корамро азиз медонистанд. Ин қадршиносиро дар он дидан мумкин буд, ки хонаҳои дехотиён дар ду тарафи дара – дар ёнаҳои кӯҳи сангин воқеъ афтода, дар поён рӯд ҷорӣ буд ва ду канори рӯдхона замини корам ва боғҳои мевадор бу-

данд. Ҳар яке меҳост ба рӯд наздиктар хона созад, вале ҳеч яке замини корамро дар зери иморат ҳайф кардан на- меҳост.

Дар наздикии Дехи Баланд, ки як ҷузъи Гучумак буд, рӯд ба тарафи рост тоб хӯрда, санг зови кӯҳро лесида мегузашт. Аз ин рӯ ахли Дехи Баланд нисбат ба дигар дехачаҳои Гучумак ба оби равони рӯдхона наздиктар буданд. Дуруст аст, ки дехаи калон – Гучумак ҷашмаи бошукуҳи шаршарадоре дошт ва қариб тамоми ахли деха аз он об меҳӯрданд. Вале дехаи Санги Сиёҳу Шулҳа, ки ҳар қадоме на бештар аз даҳ-дувоздаҳ хонавода доштанд, аз рӯд дур буданд.

Чаҳор деха, чаҳор тӯда хонаҳои сангини ба кӯҳ час- пида дараи начандон фарохи Гучумакро аз чаҳор сӯ монанди бурҷҳои дидбонӣ ихота гирифта буданд. Ахли де- хоти Гучумак аз қадимулайём рӯзи Наврӯзро дар Хир- манҷо ном пуштаи баланди болояш нисбатан ҳамвор ва қафояш ба пуштаҳои дигар часпидагӣ ҷашн мегирифтанд. Ҳарчанд ки Ҳукумати Шӯро ҳамаи иду ойинҳои миллиро ҳамчун маросими динӣ манъ карда буд, вале мардум ҳанӯз ҳамаи он идҳоро ҷашн мегирифтанд. Фа- кат фирқавиёну фаъолони колхозу чамоа ва муаллимони мактаб ноилоч аз ин идҳо дар канор буданд.

Ин пагоҳирӯзӣ ҳам аз ҳама пеш занон ба Хирманҷо баромада, бо садои доира ба тамоми деха аз иди Наврӯз мужда расонданд. Ҳар як хонадон аз рӯи ҳолу қудраташ ба дастарҳони ид ҷизе мебурд ё мефиристод.

Ислом бо маслиҳати модарандар аз қаҳдон ду ош- кадуи аз зимистон бокӣ мондагиро ба ду даст гирифт, ба Инъом модар як кило барин ҷуворимаккаро дар дег би- рёнда, “оқтелпак” карду ба рӯмол баст ва дар рӯи он як соҳтагӣ равғани маска гузошт. Ду бародар шитобон ба сӯи идгоҳ равон шуданд. Ҳамсояҳои дигар ҳам дар даст як ҷиз – ним ҷиз ба тарафи Хирманҷои мебаромаданд.

Мардум ҳар чӣ либоси наву тозае доштанд, ба бар карда буданд. Занҳои деха деги сумалакро, ки чанд вақт инчониб тараддуд карда, ба ҳамҷиҳатӣ пухта буданд, оварда, ҳоло ба хурду қалон аз он ҳиссаашро медоданд. Дарвочекъ, анъанаи ниёгон ва русуми қавму қабиларо чун дар ҳамаи асрӯ замонҳо занҳо зинда медоштанд.

Пас аз он ки се-чор нафар занҳо ба пухтуз машғул гаштанд, гурӯҳе давра ороста, ба оҳанги доира ба таронахонию рақс шурӯъ карданд. Баъди соате аз рақсу сурудхонӣ хаста гаштанду бозиҳои гуногуни бачагиро сар карданд. Махсусан, завқманд нафас нагирифта тохта, мусобиқа кардани занҳо барои ҳама тамошо ва боиси хандоҳандӣ буд. Давидани занҳои қалонсол ҳуд барои хурду қалон тамошои аҷоиб аст.

Гурӯҳи бачаҳо субҳи барвақт ба кӯҳсор аз пай гулҳои наврӯзӣ рафта буданд, ҳоло дар даст гулдастаҳои номармони зарду сиёҳгӯшу бойчечак шӯру ғавғо барпо сохта поён омаданд. Занҳо гулро ба ҷашмони ҳуд молида, баъд ба паси гӯши ҳуд меҳалониданд.

Пира занон ошдон сохта, дег монда ошу оби наврӯзӣ мепухтанд, занону духтарон ба ду гурӯҳ чудо шуда “Кӣ даркор?” бозӣ мекарданд. Писарбачаҳо ва мардон аввал акколбозӣ карда, гурӯҳеро, ки бозиро боҳтанд, ба “зувғӯй” андохтанд. Гурӯҳи мағлуб ҷандин талу теппаҳоро дартоз “зув” гӯён гузашта, арақшор меомаданд. Баъд маъракаи гӯштингирӣ сар шуд. Дар ҳалқаи занҳо гурӯҳе доира зада, таронаҳои Наврӯзӣ меҳонданд.

Эй падар, бархез наврӯзӣ биёр,  
То туро раҳмат кунад ҳалқи диёр.

Идгоҳ дақиқа ба дақиқа серодамтар мегашт. Гӯштингирии бачаҳо гоҳ дар як канори идгоҳ, гоҳи дигар дар канори дигари он ногаҳон ҳуд аз ҳуд оғоз мегирифту ҳамаро ҷалб мекард ва сипас ба ягон довталаб талабгоре ёфт

намешуду мусобиқа қатъ мегашт.

Баъд навбат боз ба занону дұхтарон мегузашт. Онҳо давра ороста, ба раксу таронаҳои дилошұб дикқати қамъро ба сүй худ мекашиданд. Ҳикояту Зирагулу Оят ба навбат сарбайт меконданд. Махсусан, Оят, ки дар ҳар түю лозимомади ахли деҳа таронаҳои шұрангез меконд, ҳоло байтҳои шұху дилрас тараннум мекард:

Баҳор омад, чу гул хандида бошī,  
Гулу гулрух ба ҳам печида бошī.  
Гаҳе дар дил, гаҳе дар дида бошī,  
Диламро хун куну ёр, зинда бошī.

Ислому Инъом ба Хирманчой баромада омаданду лаҳзаи машғули тамошо гаштанд ва сипас Ислом ба тарафи Дехи Баланд рафт. Дилаш мекост, ки Шодобро бубинад, аммо намедонист, ки маҳбубаш имрұз дар күчо. Агар дар идгоҳ бошад, идгохи Дехи Баланд марғзори Сари Чашма аст. Не, агар ба кор рафта бошад, вай дар Яланг аст ва ё дар Новча. Замоне ки ба Дехи Баланд расид, фаҳмид, ки на ба идгохи Сари Чашма рафта метавонаду на ба сари кори Шодоб, зеро бо ин рафтораш дар назди халқ худро хандахариш сохтанаш мумкин аст.

Вай چұръеташро аз даст доду noctor ба тарафи идораи колхоз тоб хұрд. Аслан, Ислом ҳоло беҳадаф, як навъ димогаш нохуш ва табъаш noctur мерафт.

Дар таҳи дарвозаи идора раис ва Худоёр рост истода сұхбат доштанд. Раис дар сарап рұмоли ғицими сапсафед, дар тан камзұли мөвүтии ҳаворанг, дар поящ мүзачаи хиром, бо тозиёнаи пұпакдори гулкорй ба соқи мүз зааш тап-тап зада, суханони Худоёрро берагбат гүш мездод. Торҳои мүи сиёхи үаз таги рүймол баромада бо рүи сафедаш ҹанғ мекард. Гунаҳои ү монанди ҳамеша чун себи голибии ин чо тора-тора сурху сафедій дошт. Парча зани зебое буд. Баъзеҳо мегуфтанд, ки агар вай хушрұ на-

мебуд, мансаби раисро дар ду олам намегирифт.

Ҳоло ҳар ду якбора ба Ислом дучор гашта, нақшай ўро вайрон карданд. Рӯзҳои охир Ислом ният дошт, ки бо раису мудири ферма аз хусуси гала гапзанон кунад, вале чави ба ивази тойин надодагии колхозро фақат аз Худоёр пурсидан меҳост. Ҳоло вай талаби чавро ба ягон вақти дигар мавқуф монду масъалаи галаро ҳал кардани шуд.

– Ассалому алайкум, – Ислом даст ба сина ниҳода салом карду дар рӯ ба рӯи онҳо истод. – Идатон муборак, раис-апа! Амак, идатон муборак!

– Ваалайкум ассалом. Ҳа, чӣ кор карда гаштӣ? – гуфт Худоёр ба сар то пойи Ислом зехн монда нигариста. Вай ҳам, раис ҳам ба муборакбодӣ ҷавобе нагуфтанд!

– Ҳа, боз саҳар катӣ анборро ҳабаргирӣ омадӣ? – Масъалаи Ҳосилро ба ёд оварда хандид раис. – Як ғӯс-фанди додота қушта барои ҳалос гаштанат ба мардум оши худоӣ намедиҳӣ, Ислом? Ман ҳам ба миён даромада, туро тарафдорӣ кардам, муфаттиш фикри мо катӣ гиребони туро сар дод. Аммо ту як бор зиёфат кунам ҳам намегӯй! – Нимҳазлу нимҷидӣ гилагузорӣ кард раис.

– Ҳоли ман кучою зиёфат! Аввал аз давлати шумо ба пойи худ рост шавам, – гуфт Ислом. – Ҳозир омадам, ки... раис... ҳамин... галаро ба ягон кас месупоридед... Ман аз ўҳдааш намебароям, – канда-канда матлабашро бо саҳти баён қард Ислом. – Ягон фалокат шавад, ман ҷавобгар не. Гуфта монам нағз-дия... Буз агар хирман мекӯфт, ҳочати барзагов набуд, мегуфтанд додом...

– Кӣ ба ту ин маслиҳатро дод? А? – сухани ўро шунида оташин гашт раис. – Нони худатро ҳӯрда гапи дигаронро нағӯй!

– Ҳудам ҳам ақл дорам. Додом таъин карда рафта буданд. Ман аз раису мудири ферма ҳоҳиш кардам, гуфта буданд.

– Ту чӣ? Ту ҷавобгар набошӣ, номаъқул мекунӣ?! До-

дот худашро ба касалӣ зада аз канал рафтааст. Ту мегӯй, аз ӯҳдаи кор намебароям. Ҷӣ, колхоз шумоёнро барои бӯрдокӣ кардан хӯронда гаштааст-ҷӣ? А? – Яку якбора шӯрид Худоёр. – Агар бист сотих замин дихем, дар колхоз кор мекардагӣ лак-лак. Одамон дар кӯю кӯча гадой карда гаштаанд! – Гуфт вай ба раис маънидор нигариста.

– Ба ҳар ҳел ғап напару аз паи кору бор шав. Ту акнун бача не, ҷавонмарди калон. Чапаев дар синни ту сардори як армия будаст. Мо дар райком кинояшро дидем, як аҷоиб, – гуфт раис.

– Рав, ҳел-ҳел нагарду аз паи гала шав, – сухани раисро тақвият дод Худоёр. – Шукр кунед, ки раис одамгарӣ мекунад. Дигар кас бошад, кайҳо шумоёнро аз колхоз бадарга мекард.

Ислом фаҳмид, ки матлабашро чандон саҳеҳ ва эътиимодбахш баён карда натавонист ва аз ин хусус ботинан алам кашид.

– Хайр, ҳеч набошад ду-се аспи пиру касалӣ ҳаст, гӯед, ба даст гиранд, раис. Гург-пург хӯрад, ман чӣ кор мекунам?

– Э, аспро дар кучо гург хӯрдаст? А? – Дилтангона ба рӯи Ислом нигарист раис. – Охир гург ба гала наздик ҳам намешавад-ку! – вай ин суханро гуфту маслиҳатомез ба рӯи Худоёр нигариста, ақидаи ӯро фаҳмиданӣ буд.

– Э-э, инҳо бача-да, чиро медонанд? – боз сухани раисро тақвият дод Худоёр. Бурутҳои сиёҳи вай хор барин рост-рост гашта ба ранги сиёҳи ҷашмони ҳамранги буруташ як навъ мувофиқат доштанд. Фақат торҳои мошубириинчи ришаш дар ин миён ҷудо шуда, монанди мӯи бегона ба ин тирагии андоми ӯ намечаспид.

– Рав, ягон рӯз ман ба сари гала рафта, ҳамон аспҳои пиру касал гуфтагетро мебинам. Агар лозим бошад, сонӣ аз гала мегирemu ба гӯшт месупорем, – гуфт дар охир раис.

Ислом лаҳзае хомӯш монд. Вай қаблан тахмин мезад, ки раис ҳам Худоёр ҳам сухани ўро ба инобат намегиранд. Бо вучуди ин, то ки ягон вақт “ҳамчунон будааст, чаро ба мо нагуфтӣ?” нагӯянд, арзашро гуфт. Гуфтанаш ҳам нағз шуд – бемории додошро фахмид.

– Раис, додом дар кучо бемор бошанд?.. Мо – бехабар...

– Кӣ медонад, беморам гуфта аз канал рафтаст-ку. Дар Миёнкол хешонатон ҳастанд, дар хонаи ҳамонҳо гаштагист-да. Дар Самарқанд ҳам амакҳотон ҳастанд-ку!

– Э-э, хозир дар хонаи хешу ақрабо меғунцидагӣ замон аст? – Ба нармӣ ба сухани раис эътиroz кард Худоёр. Баъд боз афзуд: – Боз ҳам худо медонад. Аслан, ба ин дӣёр дилкашолӣ надорад...

Суханони охирини Худоёр ҷавонро дар андеша афканд. Чаро вай дар ҳаққи падара什 чунин гуфт, дар таҳи ин сухан ягон сире бошад ва ё ҳамин тавр...

Ислом галаро ҳабаргирӣ равон шуд. Аммо шавқи дидори маҳбубаш ўро гиребонгир гашта буд. То ки Шодобро аз дур бошад ҳам, як назар бинад, ўсӯи Сари Чашма рафт. Дар сабзамайдони Сари Чашма зану мард, пиру ҷавони Дехи Баланд Наврӯзро ид мекарданд. Шодоб ҳам дар он ҷо буд. Занону духтарон дар як қатор дасти ҳамдигарро гирифта давра кашидаанд. Ҳанда, ҳаёҳу, хурсандӣ... Дар як сӯ дег гузошта оши сари сол мепухтанд.

Ислом аз дуртар дар қатори мардони бинандагон истоду идгоҳро хеле тамошо кард. Аз “Мушу гурбабозӣ” ҳаста шудан магар, занҳо бозии навро оғоз намуданд. Ду-се нафар миёнсолтарашон аз бозӣ баромада, ба сари дег рафтанду ба даст доира гирифта ба тараннум сар карданд. Ҷавонзанону духтарон ба ду даста ҷудо шуда, дар муқобили якдигар дар масофаи сӣ-чил метр дасти якдигарро дошта саф кашиданд. Яке аз саркардаҳо ба саркардаи дигар хитоб мекард:

– Гули нор, гули нор! Аз мо ба ту кī даркор?

Гурӯхи муқобил лаҳзае маслиҳат мекарданду сонī саркардаашон ғавоб медод:

– Гули нор, гули нор! Ба мо Садафмоҳ даркор!

Садафмоҳ ном духтар аз он гурӯх баромада бо шаст давида меомаду худро ба сафи муқобил мезад. Агар ҳалқай дасти ду қасро күшода гузарал, яке аз онхоро ба дасти худ мебурд, не, агар дармонад, худаш дар ин даста асир мемонд. Ду ғашми Ислом ба Шодоб буд. Дар байни ин ҳама зеботарин духтари деҳа вай буду ҳалос. Ислом борҳо духтарони дигарро фикран ягон-ягон бо вай муқиса мекарду мединд, ки маҳбубааш бемонанд аст. Лабҳои нозуки вай агар ба табассум моил гарданд, анори аз ширинию серобӣ дарз ҳӯрдаро монанд буданд. Не, ба монанди Шодоб дигар духтари хушгил на дар Гучумак ҳасту на дар Нуратову Самарқанду Бухоро. Фаразан, агар дар ҳусн духтаре баробараш пайдо шавад ҳам, Шодоб барин иззати нафсаш баланд, мисли вай ғурураш ба худаш зебанда духтари дигар шояд набошад, мегуфт Ислом.

Вай аз тамошои раксу бозиҳои наврӯзӣ ғашм канда наметавонист. Вале гуфтугӯяшро бо раису мудири ферма ба ёд оварду аз ҷо барҳост – то тафсидани ид галаро ҳабар гирифта омадан меҳост. Бо ҳамин ният аз Сари Чашма ҳам ҳӯрда, ба тарафи рӯд нишеб кард.

Деҳа дар поин монду дара торафт танг мегашт. Бо вучуди ин, ду соҳили рӯд бөготи рӯҳбаш буд. Бобоён, худо раҳматашон кунад, дар сангистон ин қадар дарахтонро сабзондаанд: ҳама чормагзи қофотӣ, себу мурудҳои ширин, санҷиду олу, туту гелос...

Ислом ногоҳ аз дур Малоҳатро дид, ки як банд ҳезум ба сар ба тарафи деҳа меомад. Тааҷҷуб кард, ки чаро субҳи рӯзи ид ин духтар ба кӯҳ рафтаст? Барои ҳезум? Не, духтарон, одатан, барои ҳезум аз деҳа дур намераванд.

– Ҳа, Малоҳатбону! Саҳар катӣ ба шикори кабк раф-

та будӣ? – То ки ногаҳон дуҳтарро натарсонад, аз масофаи бист-сӣ қадам овоз баровард Ислом.

– Э, напурсед, акои Ислом. Ба челаи мондагиам муш ҳам дар намондаст гӯед, – шӯҳӣ мекард Малоҳат.

Баъди рӯ ба рӯ шудан вай “ассалом” гуфту ҳезуми сарашро ба рӯи ҳарсанг монд ва худаш ҳам ба он такя карду рӯмоли сарашро дуруст баста шармида, ӯсмаи ҳа-нӯз ношустаи абрувонашро панаҳ кардан хост.

– Абрӯвонат беёсма ҳам сиёҳ аст. Нагӯзи гирифтаст, ошиқат сидқан дӯст медорад. Аз ӯсмаи порина?

Малоҳат ба тасдиқ сар ҷунбонду сипас афзуд:

– Андак дертар агар мерафтам, ана, шумо ба челаам меафтодед, – густохона бо ҷашмони шаҳло ба ҷашмони ҷавон нигариста ҳандид вай.

– Ҳазлатро мон, Малоҳат, аз кучо меой? – боз пурсид Ислом. – Наход барои ҳезум ба кӯҳ рафта бошӣ? – Тани нав обгирифтаву руҳкораи шукуфони дуҳтар, ки на-заррабо ҷилва мекарданд, аз солимии ӯ далолат менаму-данд.

– Пагоҳӣ ҳобамон бурдаст. То модаговамонро ҷӯ-шидан пода дур рафтаст, гӯед. Бароварда ҳай кардаму аз паи пода расида меравам гӯям, модагов ташна будаст ма-гар, ба тарафи рӯд нишеб кардаст, гӯед. Ана, баҳонаи модагов катӣ ба шумо рӯ ба рӯ шудам, ганда шуд?

– Не, баръакс, гӯед! – Ба “гӯед”-ҳои бисёри ӯ ишора карда ҳандид Ислом.

Ислом ба ёд овард, ки Малоҳат пеш аз ин ҳам ба вай гарм-гарм менигарист, гӯё рози гуфтание дошта бо-шад ва як навъ таваҷҷӯҳ доштанаш аён буд, вале ӯ баъди ба Шодоб дилбастагӣ пайдо карданаш метавон гуфт, ки ҳеч дуҳтари дигарро ҷашмонаш намедиданд. Малоҳатро ҳоло ҷавон гӯён ҳеч эътибор намедод. Фикри ӯро донис-тагӣ барин Малоҳат аз хусуси Шодоб сухан сар кард.

– Ако, ба идгоҳ рафтед?.. Мардум ид мекунанд?

Шодобро дидагистед? А? Ё ба наздатон наомад? – Духтар якбора саволро қатор карду Ислом чй ғавоб гуфташпро надониста саргарант монд.

– Рафтам, Малоҳат... Мардум ид мекунанд. Шодобро аз дур дидам, – гуфт ғавон бепарво гүё бо Шодоб ҳеч муносибате надошта бошад.

– Ба наздатон наомад? Пештар бо ягон баҳона дархол меомад, “Наврұз муборак” мегуфт-а?.. Ман ўро бад карданій нестам, фақат ба шумо як одами ба худамон наздик гүён кайҳо боз баъзе сирҳоро гуфтан мехостам гүед...

– Малоҳат хомұш монду бо як навъ табассуми ширина лаҳзае ба ғашми Ислом нигариста рамуз гирифтап хост.

– Ҳа, мову ту ҳешій дорем-а? Охир, ту аз тұби тағоҳои маній, Малоҳат. Тамоман фаромұш кардам. Охир, модар касро бо тұби тағо наздик медорад. – Ислом модарапшро ба ёд оварду номаълум аз дурун як охи бадард қашид ва сипас пурсид: – Чй хел сирро гуфтан мехостій, Малоҳат? Бейбо гуфтан гир, ту мисли хоҳарам...

Малоҳат худ аз худ аз хичолат сурх шуд, рұяшро ба ғониби дигар тофт ва баъди хеле хомұшій ва изтироб ба ноchor сухан сарп кард:

– Аз ин ғасус гап задани дұхтар мүшкіл гүед, ақочон, маро мебахшед, лекин одами худай гүён дилам сұхта мегүям... – Малоҳат дақықае бо нұғи калұшаш ба замин хат қашида-хат қашида биандешиду сипас гуфт: – Шодоб аз таҳи дил ҳеч касро нағз намебинад, дониста монед, гуфтаній будам. Вай ба паллаи тарозу менигарад... Сид-қан ба ҳеч кас моил не гүед, ақочон.

– Хуб, ту чй далел дорй? Чаро ин хел мегүй? Яғон сухане гуфт ё шунидй? – Тахқовй кард Ислом.

– Ҳозир Ҳайдару Рауф ҳам ба вай талабгорй доранд гүед. Аз ў пурсед, ҳамин рұзғо “маро меҳохій ё не?” гүед. Пурсед, ку чй мегүяд. Ҳозир дилаш ба онҳо қашол, фардо боз ба дигаре! Ман як даҳан гуфтам, дигар ихтиёратон,

ако.

Ҳар ду лаҳзае ҳомӯш буданд. Малоҳат таъсири гуфтаҳояшро месанҷид, Ислом мағзи суханони духтарро гӯёшикаста менигарист.

– Ташаккур, Малоҳат, – гуфт оқибат Ислом. – Ҳезуматро дар ҳамин ҷо монда рав, ман дар бозгашт бурда медиҳам.

– Не, акоҷон, вазнин не.

– Ин тавр бошад, то онсӯтара барам.

– И-и, боз гашта меоед-чӣ? Лозим не.

Ислом аз нӯги ресмони бастагӣ гирифту ҳезумро пуштора карда роҳ афтод.

– Ҳезумат тар будаст, хеле вазнин, ба сарат ин хел борро набардор, – гуфт аз рӯи дилсӯзӣ ба духтар. – Қоматат дароз нашуда мемонӣ.

– Қӣ ба мо ҳезум мебиёрад? Шумо барин ако надошта бошем... Ҳайр, қадам дароз нашавад, ҳамин қадараш бас не, ако?

– Охир, ман барои ту ҳезум мебиёраму аммо аз гапи мардум метарсам. Ҳалқи моро худат медонӣ. Дар бораи қадат, ман ба ту гӯям, майлаш боз дарозтар шав, шамшод барин агар бошӣ, ганда не.

Ислом саргарми гуфтугӯ ҳезуми Малоҳатро то ба шафати деҳа бурда доду сипас ба роҳаш пас гашт. Ӯ дар оғӯши танҳоӣ ва сукунати кӯҳсорон дар бораи Малоҳат, Шодоб, дар бораи падара什 фикр мекард, аммо андешаҳои парешонро ба як марказ ғун карда наметавонист.

Падари Малоҳат Иззатманд дар ҷанг ҳалок гашта, модара什 бо ду духтар бева монда буд. Ҳонаводаи онҳо дар солҳои қаҳтию муромурии ҷанг ҳам, баъди ҷанг ҳам, ҷандон азоб накашида буд ва имрӯз ҳам модагову ҳафтҳашт сар моли реза доштанд. Ҳонаводаеро, ки модагови чӯшиоию ҳафт-ҳашт сар моли реза дорад, дар деҳоти баъди ҷанг бой ҳисоб мекарданд, аммо бепадар будани ҳона-

водаи онҳоро ба инобат гирифта, аз боби онҳо сухан ояд, “ба худ тинҷ” мегуфтанд. Сабаби осудагии хонаводаро ҳама медонистанд: бобои Малоҳат яке аз мардони дорои ин офтобрӯя буда, агар гарде аз сарвати ў дар дасти ин хонадон монда бошад ҳам, “ба ду-се пушташ” мерасад мегуфтанд. Солҳои ҷанг, вақте ки модари Малоҳат – Сабоҳат як-ду бор яктоғӣ тиллоро реза-реза карда ба мағозаи дар Такоб будаи кони тилло бурда супурду ҳӯроку пӯшоквории зарурашро гирифт, НҚВД аз паяш афтода қариб ду сол пурсуков кард, аз қафояшон поиданд, аммо натиҷае надод. Ахли аёли қурбони ҷангро, эҳтимолан, укубат додан наҳостанд.

Саргузашти бобои Малоҳатро Ислом аз падар шунида буд: номашон Давлатманд будаст, худашон ҳам дех-кони давлатманд буданд. Такрибан нисфи заминҳои Бაҳорикор аз он кас будаст. Заминҳои обии Яланг ҳам, боз дар дараи Чормағз боғ доштаанд. Охири солҳои бист он қасро үнсuri заарнок гӯён аввал ба ҳабсхонаи Нурато мебаранд. Дар он ҷо шаш моҳ хоб мекунанд. Маҳбаси чӣ, ҳавлии қалони сепоҳсай як бойи Нураторо гирифта, барои ҳабсхона мувоғиқ кардаанд. Оқибат, маҳбуси бисёре ғун мешавад, ҷой танг, аз мариҷӣ муромурии маҳбусон шурӯй мешавад. Ба Самарқанд ҳабар меғиристанд, ки омада маҳбусонро баранд, дигар ҷой нест. Рӯзе аз Самарқанд як ароба катӣ дувоздаҳ нафар сарбоз мөоянд. Аввал меҳмонхонаи дарози бойро аз маҳбусон таҳлия мекунанду бо аробаҳо рег мекашонанд ва он регро ба фарши меҳмонхона мерезанд. Баъд гурӯҳ-гурӯҳ бандиёнро ба саҳни ҳавлий бароварда, бақувваташонро чудо мекунанду бекӯвват, пиру дармандонро ҳар нисфи шаб ба он меҳмонхона дароварда мепарронанд. Шабо-шаб часадашонро ба ароба бор карда ба кучое бурда гӯр мекунанд. Як нафар аз ахли Нурато дар милисаҳона кор мекардаст, ҳамон шаб раҳи қаҳдузданро мепоидаст, тасо-

дуфун ачалаш даррасида будаст магар, ба онҳо воҳӯрда, дар ароба мурдаҳоро бурдани аскарҳоро ба тахмин до-нистаст. Пагоҳӣ ба хонаи ў омада бечораро бурда ба ҳабсхона партофтанд. Пеш аз парронданашон вай “гуно-ҳашро” ба Давлатманд – бобои ҳамин Малоҳат мегӯяд. Ҳулосаи калом, сарбозон дар тӯли як ҳафта “корашон-ро” ба субут мерасонанду қариб ҳафтод нафар бандиёни андаке бақувватро пиёда пешандоз карда, ба сӯи Самарқанд роҳ мегиранд. Дар роҳ маҳбусони беҳолу бемадор агар аз по афтанд, яке аз посбонон лаҳзае мунтазир меистодааст, ҳамин ки тӯдаи асирон дуртар рафт, он бечораро таракқӣ мепаррондаст, сипас сарашро бурида ба чувол андохта мегирифтаасту танашро ба ягон ҷа-рӣ мепартофтаст. Дар болои ароба як чувол аз калла пур гаштаст... Давлатманд илоче ёфта, шабона мегурезаду баъди ҳафтае нимишабӣ дуздона ба хонааш омада ба аҳли байт “паноҳи худо” мегӯяд ва аз ҷои рустӣ андаке зар гирифта, ба миён мебандаду андакеро барои рӯзи сахт ба ҳамсарашу писараш – Иззатманд падари Малоҳат медиҳад ва таъинот мекунад: “Дониста бошед, аз ин ҳукумат умеди хайрият – хато. Ҳуни бегуноҳон оқибат аз гиребони ин нокасон мегирад! Меравам, ҷои осуда мей-баму баъд омада шуморо мебарам”. Бобои Давлатманд бо ҳамин бедарак рафтаанд.

Гала дар он сӯи қӯҳи Фазилмон мечарид. Ислом галаро хабар гирифту хотирчамъ гашт. “Акнун илоче карда бояд аз паи суроғи додом равам, мегуфт ў. – Галаро кӣ ҳабар мегирад? Инъом аз ўҳдаи ин кор намебарояд. Насим ба ҷуфтронӣ меравад. Аз додом бехабар мондем, кӣ медонад, балки ба роҳи мо ҷашмашон чор, дар ягон ҷо бистарӣ шуда хобидагистанд? Он кас бехуда аз канал на-мераванд. Раис надониста гап намезанад. Ин ҳабарро агар очаам шунавад, ана нигаронӣ! Не, имрӯз ид, намегӯ-ям. Дар Самарқанд дар хонаи амакашон будагистанд.

Агар дар беморхона набошанд, дар хонаи амакашон. Пиёда, агар кӯҳро бурида рост равам, то Самарқанд як-рӯза роҳ. Хайр аз гала ягон аспро дошта савор шаваму равам-чӣ?.. Агар пай баранд, кори хуб намешавад. Ҳа, Ҳудоёр рӯзамонро сиёҳ мекунад. Чӣ даркор, фақат ба худам рухсат диханд шуд, пиёда меравам...” – мегуфт Ислом ва дар муҳити орому хаёлангези кӯҳсор барои фардо нақшаҳо мекашид.

Зиндагӣ аз рӯи қоидai азалиӣ рӯз аз рӯз, оҳиста-оҳиста ба як суръати ҳам ба худаш ва ҳам ба атрофиён номаълум ба зиммаи ҷавон масъулият ва бори худро бор мекард.

Ислом ин бори ноҳинҷорро рӯзе аз дӯши худ партофтган меҳост ва барои худ як зиндагии озоде барпо карданро орзу мекард, аммо тасаввур надошт, ки он ҳаёти озод чӣ шакле дорад ва қадомин роҳ ҷониби ўст. Ҳоло дар деха нафаре набуд, ки ҷавонон ўро чун устод бишносанд, аз пайи ў бираванд ва ба ҳар пурсиши худ аз ў ҷавоби возеху комил бигиранд. Дар айёме, ки ҳақғӯй ва ҳақталабӣ тадриҷан ба ҳукми гуноҳи азим мансуб буд, қабл аз ҳама қадру манзалати часорат ва хунар, ҷаҳду та-лош, садоқат ва хирад гум мегашт.

Аслан, фочиаи падарро фақат модарандараш ва Ислом медонистанду бас. Мулло Мурод таҳқири бедодгариҳои сарварони колхозро дигар тоқати шунидану дидан надошт ва борҳо ба забони ҳол мегуфт: “Ман дигар бо инҳо ҳӯ гирифта наметавонам, шояд бачаҳо одат кунанд. Мулки худо танг не, пои факир ланг не, аз ман ҳавотир набошед, кунҷе барои осуда мурдан ёфт мешавад...” Ду бор ба воситаи одамони дилпурӣ доштагишон кам-кам пул фиристоданду дигар бедарак рафтанд. Гӯшашонро ба қарӣ зада, дар деха мегаштанд, хуб коре буд, аммо натавонистанд...

## БОБИ ҲАБДАҲУМ

# ТАШВИШ АЗ ПАЙИ ТАШВИШ

Шабу рӯз маризии падар дар фикри кулли хонавода ва дар чустуҷӯяш ба шаҳр рафтани Ислом буд. Ҳамин ки ҳар се сарҷамъ мешуданд, машварати чӣ тарз ба шаҳр рафтани Ислом ба миён меомад. Аҷаб не, Ислом хеле вакт аз деҳа ба самти Самарқанд мерафт, шояд ҳам то ин замон аз падар хабаре меовард, vale Шафоатбӣ ба сафари вай аслан розӣ набуд.

– Аз ин пеш як бор-ду бор ҳамроҳи додот ба шаҳр нарафта бошӣ, нохудогоҳ фалокат рӯй дихад, ман чӣ мекунам, бачаам? – мегуфт ўин сафари ўро аз ҷандин ҷиҳат андешида. – Ҳозир раҳу рӯй пур аз дузду роҳзан, барои дута нон одамро кушта рафтаанд, охир.

– Охир, ман шабгардӣ намекунам, оча! Дар рӯзи равшан барои панҷоҳ сӯм пулам маро намекуштагистанд. Охир, шаҳр биёбони бекас нест, пури одам аст-ку!.

– Оча, ман ҳамроҳаш равам? – тавалло дошт Инъом. – Ҳудатон мегӯед, ки дар сафар танҳо нағз не... Аком ба пеш нигарад, ман ба қафо, ду кас аз ҳеч бало наметарсем. Дар Мирзочӯл ҳам шаҳр буд-а, ако?

Солҳои ҷанг шаҳрҳои Осиёи Миёна аз оворагардҳои бенавоёни қисмати ҳаробгаштаи Аврупо пур гашта, дуздию роҳзанӣ ба ҳадде расида буд, ки дастаҳои дуздону горатгарон дар баъзе шаҳрҳо рӯирост, дар рӯзи равшан силоҳ дар даст ҷайби раҳгузаронро якояк кофта пулу молу ашёи ононро мегирифтанд. Овозаи чунин дастаҳои ғоратгар ба мардуми деҳоти дурдаст бо даҳшатҳои бештар аз асли воқеият мерасид ва ҳаваси ба бозори шаҳр рафта ни ононро билқул мекушт.

Ислом исрор мекард, ки хабари бемории падарро шунида, дар деҳа бо фароғат гаштани ўз инсоғ нест.

Шафоатбӣӣ ҷавони пеш аз ин мусофиратнарафтаро ба роҳи дуру нотаъин фиристодан, метарсид.

— Агар хонаи амакатона ягон бор дидагӣ мебудӣ, як гапе. Дар шаҳри қалон ба пурсидан киро мейёбӣ? Нишони аниқашон набошад. Сабр кун, бачаам.

Ҳоло Ислом аз паи гала ба сӯи Фазилмон мерафту ба дил аз ин ваҷҳ гуфтугузор дошт:

“Нӯҳ фарсанг рах-дия! Дута нонро ба миён мебандаму меравам. Чил-панҷоҳ сӯм пул бошад, бас. Дар хона пул будагист. Аз одамон пурсиdam, амаки додом дар шаҳр не, дар атрофи шаҳр, дар наздикии Мотрид буданд. Ба шаҳр нарасида дар сари роҳам будаст. Галаро монда равам ё Инъом... Не-е, вай ба кӯҳ омада наметавонад. Ягон ҳодиса рӯй диҳад, боз дилсиёҳӣ...”

Ислом бо чунин андешаҳо ба марғзори домани кӯҳи Фазилмон расиданашро нафаҳмида монд. Ҳавои кӯҳсор нисбат ба деҳа сардтар, дар пастиҳо ҳанӯз барфи гафс меҳобид. Гала дар марғзори атрофи кӯл, ки обаш аз чӣ бошад, дар зимистони қаҳратун ҳам ях намекард, ҳамеша хасу ҳошоки ҳӯрданӣ мейфт.

Вай аз дур ба ҷор сӯ парешон гашта давидани аспҳоро дид, аз роҳ истод. Аспҳо тӯда-тӯда рамида ба ду-се аспе, ки ба ҳар сӯ парешон медавиданд, рамида менигаристанд. Ана, яке аз он аспҳо ба тарафи вай метозад. Дар болои асп як одам барин... Во аҷабо! Аз паҳлӯи асп ба вай расорасӣ карда саге метоҳт. Аз қафои он асп дурттар аспи дигар... Ҳа, инаш айғир метозад... Зоҳирان, галаро бекас ёфта, чӯпонбачаҳо асптозӣ мекунанд, — аз дил гузаронд Ислом. — Чӯпонҳои худамон ин корро намекунанд. Ин кӣ бошад? Аз миён дақиқае гузашту он “аспсавор” ба вай наздик шуд ва ў асли воқеаро фаҳмид: тургे ба сағрии асп нишаста, онро саҳт газида буд. Гурги дигар чанд бор ҳаллос зада ба гардани асп часпиданӣ буд, натавонист, оқибат аз зери гардани асп газида ба он

овезон гашт. Асп бо ду пои пеш дикак нишаству бе он ки садое барорад ё муқовимат кунад, ба гург таслим шуд. Аммо ин дам аз қафо айғир расида омаду аз ёли гурги ба ҳалқи асп часпидагӣ газида онро озод ба ҳаво бардошту гурги дигар гурехт. Айғир гурги газидаашро раҳо намекард. Ба ҳаво мебардошт, дигарбора ба замин мезаду бо фукаш пахш мекард.

Баъди он ки як гург гурехта дур шуд, Ислом ақлу хушашро куллан ба сар ҷамъ карду аз гилоф кордашро ба даст гирифту якчанд бор ҷаҳида ба қӯмаки айғир расид. Мӯҳрааш ба дандони гург талвоса мекард. Сараввал Ислом наздик рафта ба гург корд задан хост, вали ба дил ҳаросиду сангери гирифта дудаста ба сари гург зад. Гург гӯё аз ҳуш рафт, ки ҷандалааш паст гашт, вали айғир онро аз дандон раҳо намекард. Ислом кордро ду-се бор ба шиками гург заду сипас айғир онро аз даҳон партофт.

Ислом байтали маҷрӯҳро ёфта ҷароҳатҳои онро дид: аз як сонаш аз пушт ва гарданаш хун метаровид. Дандони гург хеле пӯсту гӯштро чок карда буд.

– Исқот, аз гӯсфанд ҳам бечоратар будӣ-ку! – гуфт ёли аспро молида. – Гург ҳар барин саворат шудаст-е!.. Ба деха мебарам. Бо ҷашми ҳуд бинанд. Боз гап мезанд-е!.. Раис мегӯянд, ки гург ба галаи асп чӣ кор дорад?! Ин ҳодисаро як бор ба ҷашми ҳуд медианд...

Сипас вай тамоми галаро ба як ҷо ҷамъ карда шумурд – се асп набуд. Боз шумурд – кам, бори сеюм шумурд – се асп намерасид.

– Наход, ки гургон ҳӯрда бошанд? – ба талвоса афтод вай ва саросема қадом асп набуданашро аниқ накарда, байтали савории падараашро дошту як боз барин аргамчини дар гардани он бастагиро нӯхта карда савор шуд ва ба кофтукови атроф рафт.

Ба шонаи кӯхи Фазилмон баромарду бодиқкат атрофро аз назар гузаронд. Баъд ба соҳили кӯл фаромаду

найзорхой атрофи обро ягон-ягон нигарист. Вай тахмин мезад, ки агар аспро гургон ҳұрда бошанд, ягон асарашиб мемонд. Гургон аспро дур намебарапанд. Гург ҳатто бузу гүсфандонро дур набурда дарронда меҳұрад. Се сол пеш аз ин гурге шабона ба ҳавлии онҳо даромада, бузғолай сафедро аз мех күшода гирифта бурд. Пагоҳй пайи гургро гирифта рафтанд, аз пуштаи паси ҳавлій гузаштасту дар қарие ҳұрдаст. Ҳозир ман агар ягон нишони гург ҳұрданашро наёбам, товони аспхоро аз ман мегиранд. Пули се аспро аз күчө мейёбам?! Ҳосил барин ҳабс мекүнанд, дигар гап не! Агар даҳ сол кор кунам ҳам, пули се аспа намеёбам.

Вай ягон-ягон қарихои атрофро аз назар гузаронидан хост, аммо ин дам гала боз бесаранчом гашту ба як чо гүн шуд. Айғир баланд-баланд шеҳа мекашид. Ислом аз дур ин ҳолро дида ҳайрон шуд: наход, ки боз гург ҳамла карда бошад? Е аз вай гурги маңрұх бехабар мондам... Ҳа, ҳамон бархеста равон шудагист? Не, вай аз қояш на-мечунбад, ба шикамаш се корд ҳұрд, калааш пачақ шуд. Агар қунбад ҳам, айғир намемонад...

Вай ба сүи гала аспро тозонда рафту наздик расида, дар сари тори пушти теппа гургеро дид, ки аз ү чашм наканда истодааст.

– Сабил, қуфти ҳамин гург аст. Эх, агар милтиқ мебуд... Ин исқот галаро тинч намемонад. Чүй кор кунам-а?!

Вай дастай тозиёнаро ба монанди мили туғанғ ба сүи гург дароз карду дasti росташро гүё ба куланги он ниҳода хеле “нишонгирій” кард, аммо гург пинақашро вайрон нанамуд.

– Бүи милтиқро медонад, исқот, – гуфт ү аз алам зери лаб. Ү ҳаргиз дар ҳаёт ингұна бечора ва маъюс на-гашта буд.

Гурги маңрұх ҳанұз намурда будаст. Ислом ҳарчанд зүр зад, аспаш ба гург наздик намеомад. Вай аз асп фу-

ромаду гургро ба он бор кардан хост, vale чонвар рамида гурехт. Баъд ў кордашро аз гилоф кашиду ҳалқи гургро бурид. Хун фаввора зад. Гург ду-се бор пой заду ором шуд.

Ислом хуни кордро бафурча пок кард, теги онро ба хоки нам суда тоза кард, vale онро ба гилоф наандохт.

– Ҳаром шуд, гилофро ҳам ҳаром мекунад. Бурда шуста, ба алаб дорам, сонй дил мекашад, – гуфт вай худ ба худ таъкид карда.

Сонй Ислом галаро пешандоз карду ба тарафи деҳа равон гашт. Аз қасди гургон ў чунон ба воҳима афтод, ки ҳозир буд галаро рост ба деҳа дарорад.

Вай баъди соате бо галаи аспҳо чангу ғубори заминро ба осмон бардошта, деҳаро аз тарафи гарбу чануб давр зада гузашту дар таҳи шаҳу зови Кафтархона ба ҷаро монд ва худаш аввал ба ҳавлӣ даромада ба Инъом супориш кард, ки ба Кафтархона рафта, ба гала нигарад, мабодо, ки киштзореро ҳароб кунад. Сипас худаш ба сӯи идораҳонаи колхоз давида рафт.

Дар идора на раис буд, на Ҳудоёр. Вай сари аспро ба сӯи ҳавлии Ҳудоёр гардонд. Ҳавлии вай аз идора дур не, дар Деҳи Баланд воқеъ афтода буд. Аслан, он ҳавлӣ яке аз ҳавлиҳои Дӯсталибӯй буда, дар он пешгар ҳам Зевар мезист ва солҳои охир бой ҳам, асосан, дар ҳамин ҳавлӣ умр ба сар мебурд. Ҳоло дар он ҳавлӣ Зевар бо Ҳудоёр зиндагӣ мекард.

Ҳудоёр ҳодисаро шунида, зуд камони думиларо ба китфаш гирифту ба аспаш савор шуд ва ҳамроҳи Ислом ба раҳ даромад. Ба роҳ даромаду бист қадам нарафта лаҷоми аспашро кашид ва ба қафо баргаштаравон гуфт:

– Исто, қарib аз ёдам барояд. Яккатир нағирифтам.

Вай аз таҳи дарвоза номи ҳамсаравро ба забон нағирифта фарёд зад. Монанди мургобии фарбех лапанг-лапанг қадам монда Зевар берун омад. Чин ба абрӯ зада

бо овози борики бачагона пурсид:

– Ҳа, боз чӣ мегӯед?

– Дар тоқчай боло, ху як қуттичай ман ҳаст-ку, дар он тири милтиқ ҳаст. Шаш-ҳафт дона барор, – амр кард Худоёр.

Азбаски он солҳо дар деҳа одами фарбех ҳеч дучор намешуд, оид ба фарбехии Зевар мардум ҳар гуна суханони пуригроқ, баъзе латифамоманд мегуфтанд. Яке мегуфт, ки вай ҳар рӯз ба нимрӯзӣ палав меҳӯрад, дигаре қасам меҳӯрд, ки ба ҳар савор шудани ӯро дидаст, ҳайвони бечора аз вазни вай дуқат шуда, як қадам ҳам бардошта натавонистааст. Сеюмӣ воҳима меандоҳт, ки ҳатто Худоёр – шавҳарааш аз вай мурданивор метарсидааст. Занҳо гап паҳн мекарданд, ки ӯ чандто курта дораду чандто рӯмол ва ҳаргиз либоси дарбехзадагӣ намепӯшидааст.

Дар ҳаққи ин зан азбаски бисёр суханони пуригроқ шунида буд, Ислом ба вай бо диққат нигарист. Синнаш даври панҷоҳ бошад ҳам, рӯяш камочинг, тоза ва сафеду фарбех, ба ҳадде фарбех буд, ки габғабаш қабат-қабат дамида ба поён қашол гашта буд. Дар симои ӯ Ислом як наъв қибрӯгуур ва худнамоии ба занҳои деҳа бегонаро мушоҳида кард. Фикру хисси ин занро аз авзоъаш фахмидан осон набуд. Ӯ ба назари Ислом караҳт ва беҳис, як симои сангин барин намуд.

Ислом аз он ҳам дарак дошт, ки айёми охир аз ваҷҳи бефарзандӣ муносибати зану шавҳар чандон соз набудаст. Одамон гап-гап доштанд, ҳазору як таҳмин мезанданд, пешгӯиҳо мекарданд, vale ҳамагон амин буданд, ки Худоёр аз Зевар чудо гаштан наметавонад, ӯро кушта аз вай ҳалос нашавад, дигар роҳи ҳалосӣ нест. Айёми охир одамон боз гапи нав бароварданд, ки Зевар розӣ шудаст. Худоёр ба болои ӯ зан мегирифтааст... Ҳолдонҳо инро ҳам медонистанд, ки Зевар ҳоҳарзодаи худаш Ҳолдонаро палонҷ мекардаст. Мардум ин гапро шунида “наузунбил-

лоҳ” гӯён гиребонашонро медоштанд...

Ҳоло Ислом Зеварро диду ҳамаи ин гуфтугузорҳо ягон-ягон аз лавҳи хотираш гузаштанд. Худоёр ва Ислом савора аз деха баромада ба сӯи Фазилмон раҳ гирифтанд. Худоёр дар сари зини нарму мурассаъ бороҳат мерафт, аммо Ислом, ки аспро бе зин, аз болои чул савор буд, сонҳояшро озурда буд ва бетокатона гоҳ ба як сӯ, гоҳ ба сӯи дигар пахлӯ мегашт.

Ҳануз аз дарвозаи Худоёр дур нарафта Ислом гуфт, ки аспи безин азобаш медиҳад, бояд абзор ёфта, аспро зин занад, аммо мудир гуфт, ки ҳай кун, одат мекунӣ! Ақнун ӯро маломат мекард:

– Ҳой, афандӣ, охир аспро чиба зин накардӣ! – Худоёр азоби ӯро пай бурда меҳандид. – Ба ин аҳвол гургро мегирий!

– Дар гала ҷулаш катӣ мегардад. Ба ҳавли надаромадам. Ба шумо гуфтам, “ҳай кун” гуфтед.

– Ҳар як гапро дар вакташ гӯй! Намоз дар вакташ фарз аст. Аз роҳ баргаштан хосият надорад, мефаҳмӣ? Ман агар носкадуямро дар хона монда ба роҳ бароям ҳам, аз роҳ намегардам. Хосияташ нест, мегӯянд, – мегуфт Худоёр дар сари зини мурассаъ якрона нишаста.

Аз дили Ислом гузашт, ки ин марди бехуш ним соат пеш аз ин барои тир аз роҳ баргаштанашро наход ки фаромӯш карда бошад.

Онҳо ба соҳили кӯл нафуромада, ҳанӯз аз болои кӯҳ нулаи гургро шуниданд. Худоёр туғангашро омода кард. Лахзае аз миён гузашту онҳо гургро диданд, ки дар сари часади ҷуфти худ дароз-дароз нула мекашид.

– Милтиқа руст кунед, – гуфт Ислом.

Худоёр туғангро оҳиста поён кард. Аммо гург онҳоро диду ба кӯҳи муқобил рост шуд. Бешитоб, оҳиста-оҳиста мерафту гоҳе ба қафо нигариста аз ояндагон, ки зоҳирان ба қасди худаш омаданашонро пай бурда буд, ха-

бар мегирифт.

– Милтиқро дид, аз афташ, – гуфт Ислом.

– Бүйи милтиқро мегирад, сабил, – гуфт Худоёр. – Ҳамин шаб қапқон мемондем, меафтод. Афсұс, қапқон нагирифтем.

Бо вучуди он, ки гург дар масофаи тиррас набуд, ӯ нишон гирифту кулангро зер кард. Садои туфанғ дар күх-ҳо акс дод. Гург ду-се ҳаллос заду ба таъқиб гарони худ боз як бор нигарист ва байд аз күх гузашта рафт.

– Ҳамин сол аз фермаи колхози худамон қариб чилта бузу гүсфандро хүрд, – гуфт Худоёр бо алам. – Дар рўзи равшан баъзан дар гирди қишлоқ чарх зада мегардад-е!

“Чилта нахўрдагист, – аз дил гузаронд Ислом. – Ними онро ту худат, раис, калонони район хўрдагистед? Раис ҳам ин одам барин баднафс не мегўянд... Эҳ, асп ёфт шавад-дия, набошад...”

– Ман яктаашро куштам, акнун ба ин чанд сўм мукофот медиҳанд-а, амак? – умединориашро изҳор кард Ислом. Вай шунида буд, ки барои ҳар як гурги нобуд карда-гиашон одамон подош мегиранд.

– Ту куштй-чй?! – тамасхур кард Худоёр. – Худат гуфтй-ку, айғир газид... Ту дasti холӣ гургро кушта мегавонистй? Гунчишкро мекуштй!

– Хайр, ин чӣ мешавад?.. Ба айғир мукофот медиҳанд?

– Не-е, мукофотгирӣ кори осон не, як дунё қоғазу санад даркор, даводав карданат лозим.

– Охир, колхоз як гүсфанд ё буз медод-ку? Исфандиёр гирифта буд...

– Раис ба вай ёрӣ гуфта доданд-дия...

Ислом донист, ки ин марди мумсик ҳаққи ҳалолашро ҳам ба ӯ доданий нест, вагарна дар ҳама ҷо ба нобудкунандагони гург якто мол подош медиҳанд ва мавзӯи гуфтугӯро дигар кардан хосту таъкид кард:

– Тезтар ҳай кун, аз пеши роҳаш мебароем. Гург сой

катӣ меравад, мо рост мегузарем. Агар вай зинда монад, дар сари алам хеле зиён мерасонад, исқот. Ман ҳайронам, вай се асп кучо мешавад. Агар гург меҳӯрд, яктоашро меҳӯрду дигар ба гала кордор намегашт.

Холо Ислом ҳам ин маъниро дарк карда ботинан бесаранҷом буд.

Онҳо кӯҳро миёнбур карда гузаштанду аз пай гург то охири он нова рафтанд, сипас ба дараи дигар гузаштанд. Гурги зирак дигар худро нишон надод. Онҳо боз як дараро гузаштанду Худоёр як рӯбоҳро зада гирифт ва андаке табъаш ҷоқ шуд.

Аз кӯҳгардӣ ҳам аспҳо ва ҳам сарнишинон ҳаста гаштанду, Худоёр сари аспашро ба қафо гардонду гуфт:

– Ба қафо гаштем... Дар ин тарафҳо пайи асп нанамуд, ба ин сӯ наомадаст.

То марғзори Фазилмон онҳо хомӯш омаданд. Пеш аз он, ки аз Ислом чудо шавад, Худоёр таъинот кард:

– Ту аспҳоро ҷустуҷӯ кун, бача, пастию ҷарихоро як-як дидা баро. Гург ҳӯрдагӣ бошад, нишони ҳӯрдагиашро ёб, дузд бурдагӣ бошад, дараки дуздро ёб, – таъин кард вай ба Ислом. – Ту каллаварам, аққалан намедонӣ қадом аспҳо нестанд! – Вай торафт ба ғазаб омада, ба Ислом суханони бепарда гуфтан гирифт: – Агар бедарак нест шавад, ба колхоз, намедонам, очаатро баҳо карда медиҳӣ! Охир, ин моли колхоз аст, моли додот не!.. Моли давлату ҷамъият катӣ ҳазл карда намешавад...

– Ин гургро ту нағирифтай, умединор нашав, айғир күшт, – гуфт мудир ба сари гурги мурда расида. – Як дӯстам аз шаҳр пӯсти гург таъин карда буд, ман ба вай мебарам.

Худоёр гургро ба зин баста гирифту ба сӯи деха қафо гашта рафт. Ислом аз пай ҷустуҷӯи аспҳо афтод... Вай худро гунаҳгор мешумурд, вале таҳқири Худоёрро ноҳақ медонист. “Галаро пешандоз карда бурдаму як-як аз на-

зар нагузарондам, вагарна аниқ кардан кори мушкил набуд. Аспи кабуди пир буд, саманди ланг буд, қашқа ҳам буд... Аз аспҳои пиру касалнамо кадомаш набуд-а? Байтали пир гуфта буданд... Ҳеч дар хотир надорам. Охир, ман ҳолӣ ҳамаи аспҳоро намешиносам. Асосан, баъди додом рафтан гала катӣ шинос гаштам. Пеш як бор-ним бор омада равам ҳам, фақат мешумурдам, агар ҳисобаш дуруст бошад – хотирчамъ ба роҳам гашта мерафтаму ба додом “гала тинҷ аст” мегуфтам. Додома набуданашон кора кард... Ташвиш аз паи ташвиш... Боз мардумон гӯшакӣ мекунанд, ки гӯё аз Москав хат омадаст, ки дар чумхурии мо бисту панҷ ҳазор душмани ҳалқ будаст, онҳоро ёфта мегирифтаанд. “Душмани синғӣ” мегӯянд, боз инаш чӣ хел душман бошад, намедонам. Аз Насим пурсидам, вай ҳам аниқашро намедонад, гуфт, ки “ҳар касе ба ҳукумат маъқул набошад, ўро душмани синғӣ” мегӯянддия. Ман ҳам бисёр шунидаам, аммо маъниаш чӣ гӯён кофтуков накардаам... Ҳудо накунад, агар ин се асп гум шавад, калонҳои колхоз маро ҳабс мекунанд, дили ягонтааш намесӯзад. Ба занҳо, ба маъюбу маслухҳо дилашон насӯҳту ба ман месӯзад?! Ёри бечорагон дар ин замона фақат ҳудо будаст. Додом бесабаб нагуфта буданд... Ҳангоми хайрухӯш оҳиста гуфтанд, ки ман шому сахар дуои ҷони шумоёнро мекунам, писарам... Додом ба ҳақи касе хиёнат накардаанд, дурӯгу фиреб надоранд, кинаву тамаъ ҳам намекунанд, сипас дар назди ҳудои таъоло эътиборе доштагистанд... Дуои падар маро дастгир аст, иншооллоҳ, аспҳо ёфт мешаванд, дилам гувоҳӣ медиҳад, ки ёфт мешаванд. Дар ҳар ҳол, хотирам ҷамъ аст, падари дуогӯе дорам... Ҳурд будам, ҳикоят карда буданд, марде дар бозори шаҳр ҳараҷро гум мекунаду ҳарҷанд ҷаҳор сӯйро мековад, намеёбад. Баъд аз мардум мепурсад, ки дар шаҳратон марди аз ҳама порсо кист, ба вай хонаи шайхеро нишон медиҳанд. Мард мераваду гиребони

шайхро мегирад: хари маро ту бурдай, бидех. Шайх ҳарчанд мекунад, марди сахрой тан намедиҳад – ту бурдай, вассалом мегӯяду мешинад. Шайх аз хичолат ва шармандагӣ дар назди ҳамгузарҳо сидқан ба худо рӯ меовараду ҳоҳиш мекунад, ки аз дасти ин марди бебок ҳалосаш кунад. Фурсате нагузашта аз кӯча фарёд мебароранд, ки ҳар ёфт шуд. Соҳиби ҳар ба ҷиҳати узр гуфтааст: Ман мединистам, ки шумо ҳари маро набурдед, аммо худам дар назари худо ҷандон ҳурмату эътиборе надорам, то аз ӯ илтимос кунам... Шояд, ки дуoi додочон беасар набошад... Гум шудани аспҳоро дар деха шунида, баъзеҳо ҳурсанд мешаванд, ҳаминаш ба қас алам мекунад. Ба саҳтию мусибати мӯъминон ҳурсанд мешаванд-е! Ҳар яке худро мусулмон мегӯему аслан на мусулмонему на коғир, як дарди ҳаринаем. Агар ҳамаи ин одамон шартҳои мусулмониро ба ҷо биёранд, биҳишт дар ҳамин дунё аст. Ҷандон шартҳои вазнин не, ҳар қас метавонад, ки бемалол риоя қунаду дар ҳар ду дунё ҳушбаҳт бошад, ободу озод бошад. Афсӯс, ки мардумон аз ин ҷиҳат ҳам дар ҳоби гафлатанд, ҳатто моҳияти аслии дину мазҳаби худро ба дурустӣ намедонанд, на худоро шинохтаанд, на пайгамбари исломро... Аслан, барои чӣ ислоҳи ҷамъиятро ҳар яке аз худ шурӯъ намекунем? Барои ҷӣ худам зарурати диниро сидқан иҷро карда, барои ҳамсолонам ибрат намешавам?.. Ҳамин ки ба сарамон саҳтӣ ва ё мусибате афтад, худоро ба ёд меоварем. Парвардигори мо гуфтааст: “Вал-оқибатуллил-муттақийн”, яъне, оқибат аз парҳезгорон аст. Ман дар ҳар бобат парҳезгузорӣ қунам ҳам, ба Шодоб нанигариста ва дар ҳаққи вай фикр накарда наметавонам. Ҳамин ҳам гуноҳ бошад? Номаъкулиҳои дигар чӣ? Ҳамааш гуноҳ, астағфириллоҳ... Ҳайр, дар “Чаҳор китоб” навиштаанд: “Мағфират дорам умед аз лутфи ту. Чун худ фармудай: “Ло тақнату...”

## БОБИ ҲАЖДАҲУМ ТАҲДИДУ ТААДДИИ РАИС

Якбора гум шудани се асп дар деха овоза гашту боз дар ҳама ҷо номи Ислом дар забонҳо буд. Ҳамдехагон асли воқеаро донанд-надонанд, аз рӯи муносабати худ ба гунахгор ё маънидоди ҳамсояву шиносҳо хулоса мебаровардану ба воқеаи рӯйдода ҳукм мекарданд. Ҳоло ўро ба-ча ё навраси лоубол гуфтан натавон, аз ин сабаб ба худ мувофиқ дар деха дӯсту душман пайдо карда буд.

Шаби нахуст аз забони Ислом ин ҳодисаро шунида, ҳуш аз сари Шафоатбӣ парид. Модарандар ва ду писар дар сари андешаи ҳалосӣ аз ин мочаро то ба як поси шаб нахобида гуфтугӯ доштанд. Бедарак рафтани падар имрӯзҳо хотири онҳоро мушавваш ва парешон карданаш кам набуд, ки боз ташвиши гум шудани се асп ба болои сӯхта намакоб гашт. Он рӯзҳо ахли хонавода гӯё сари қалобаашро, билкул, гум карда буд. Ҳама медонистанд, ки ҳукумат агар барои даҳ ҳӯшай ҷав ба узви колхоз се сол азоби ҳабсхонаро лоиқ дидаст, барои се сар асп ба чӣ уқубате гирифтор ҳоҳад кард.

– Мардум чӣ мегӯянд-а? – гусса меҳӯрд модар. – Ди-на аз ғавғои анбор базӯр ҳалос гашту боз имрӯз мочарои дигар! Баъзе ноумед ҳар хел гап мезананд, ба дил нагир, бачаам, тез нашав, гӯшатро ба карӣ зан. Худо гӯй, худо ҳудаш шарманда насозад. Ҳоли додот чӣ шуда бошад, бехабарем. Касал бошанд, дар қадом беморхона ба як пиёла оби ҷӯш зор гаштаанд гӯён, баъзан диламро гургон меҳарошанд...

Ашк аз ҷашмони Шафоатбӣ марҷон барин ба рӯ-яш шориду ў ҳаросон бо нӯги рӯмолаш онро пок кард.

– Ако, ако, дар бурҷи Кафтархона як ҳавлии ҳароба будаст, деворҳои сангинаш вайрон нашуда мондагӣ. Асп-

хоро ба ҳамон ҳавлӣ даровардаму ба дарвозааш санг чида девор кардам. То пагоҳ бепарво хоб мекунем, – бародашро осуда хотир кардан меҳост Инъом.

– Пагоҳ – чоршанбе, – сухани Инъомро бурида ба гап даромад модар, – ягон пиёла ҷувориро ба нӯги рӯмомлам баста ба хонаи фолбин меравам... Ку, як фол кушоям... Ҳам ба додот, ҳам ба ин аспҳои исқоти колхоз...

– Э, монед, бехуда чӣ даркор?! Ана, писари Гулсумхоларо “ҷироғаш мурдагӣ, азо қушоед” гуфта буд, сипсиҳат ба пои ҳудаш даромада омад, – гуфт Ислом мушавваш хотир сар аз андеша набардошта.

– Колхоз ҳудаш барои аспҳош фол кушояд-дия! – гуфт Инъом.

Ба сухани ў ҳама табассум карданд.

– Баъзан фол ҷаҳонӣ. Ба фол бовар нақунӣ ҳам, бефол нагард гуфтаанд, писарам. Ин гапҳо беҳикмат не, – гуфт Шафоатбӣ дар ҷавоби Ислом.

– Ман саҳар катӣ рафта боз як бор атрофи Фазилмонро дида мебароям, – гуфт Ислом дар охир. – Сонӣ ҳайронам, чӣ кор мекунем-а? Ин аспҳоро ягон кас бурдагист!

Модар он шаб хоби ором нарафт. Боло сафед надода, аз бистар барҳост, шустушӯ карду пеш аз молҳоро ҷӯшидан алаф қӯфта, ба он андаке орди ҷуворӣ омехт ва ду нони дегӣ пухт.

Ислом барвақт аз хоб ҳесту ба ҷаҳонӣ даромад. Модар яке аз нонҳоро ба дasti вай дод. Ў нонро чорқат карда ба ҷайб заду аспашро ятак гирифта аз дарвоза баромад. Баъд ба асп савор шуду як пора нонро шикаста ба даҳон андохт ва ба модар сар ҷунбонда, “ҳайр” гуфту таъин кард, ки Инъом имрӯз ҳам галаро дар ҳамон ҷо пояд.

– Ҳудо қушоиш диҳад, арвоҳҳо мададгор шаванд... – модар аз қафои писар дуо ҳонда ба рӯяш фотиха кашид.

Ислом сараввал аспашро ба сӯи Кафтархона ронду галаро боз саршумор кард ва сар сарӣ аз назар гузаронду

мушаххас намуд, ки кадом аспқо нестанд. Хирманкүби пир ва боз ду аспи муқаррары.

Сипас аз Кафтархона мустақиман ба самти күхсөр рах гирифт.

Аз Дехи Баланд гузашта мерафт, дар сари чашма Шодоб ва Зирагулро диду бо баҳонаи аспашро об додан аз роҳ истод. Бо духтарон салом кард, ҳолчӯй намуду аспро об дод, баҳудаю беҳуда аз зин фуромада тасмаи онро кашид, vale чуръат накард ба духтар дар ҳузури Зирагул сухане гӯяд. Шодобу Зирагул байни ҳам чихое гуфта, голибан ба аҳволи вай қиқироғсанон хандиданд. Шодоб аз сари нозу ишва ба тарафи Ислом нигоҳҳои дилошӯб андоҳт, vale ҷавон тамкин нигоҳ дошту дар назди Зирагул сир бой надод. Ҳошо ки дар шоҳидии дугонааш Ислом ба ў хушомад кунад ё ба хушомаду тамаллук монанд сухане ё ҳаракате аз ў сар занад.

– Ин саҳар аввалин одаме, ки дучор омад – шумо ҳар ду, – гуфт Ислом ба шӯҳӣ ба ҳар ду хитобан, – агар ҳамин рӯз корам барор нақунад, шумо – гунахгор! Ин қадар баробари аzon аз хона набароед, намешавад, яктанимта одами банамоз аз паи кору бораш равад...

– Мо ҳар ду ҳам аз зоти фаришта, – ба шӯҳӣ зуд ҷавоб дод Зирагул, – гап ба ниятат, Исломбой! Ҳа, дар бари домани мо намоз хонӣ, мешавад! Агар ҳамин рӯз корат барор нақунад, худат ношуста будай.

– Дар назари тарсу оҳу паланг менамудаст, – боз ҳам ба ишва хандид Шодоб. – Бечора Ислом дилашро гардондаст, акнун аз сояи худаш ҳам метарсад.

– Рост, галаро мон, Исломбой, ба раис гӯй ягон ко-ри беташвиш диҳандат! Ҷӯйбор тоза кун, хишова, ягона... – гуфт Зирагул сухани Шодобро тақвият дода.

– Ҳама корҳои занонро ба вай медиҳӣ? – хандид Шодоб.

– Дина як гург байталро савор медавид, санг катӣ

зада күштам! Ба ин чӣ мегӯед?! Дар кӯҳсори бекас гург катӣ рӯ ба рӯ нашудаед! – гуфт Ислом бо фахр баъд аз ин худситоиаш каме хичолат кашиду узромез афзуд: – Аз ташвишу аз кори саҳт агар тарсам, ба галабонӣ розӣ намешудам! Додом тез супор гуфта рафтанд.

– Аз ростӣ, гургро санг катӣ зада күштӣ? – пурсид Шодоб.

– Гурги мурда ё зиндаашро? – киноя кард Зирагул.

– Аз ростӣ ё ҳазл? – рост ба ҷашми Ислом ҷашмони мастишро дӯхта, дили ҷавонро бекарор кард Шодоб.

Баъд Ислом воқеаро батафсил бори дигар гуфт, ҳамроҳи Ҳудоёр ба ҷустуҷӯи гурги дигар рафтанашонро далел оварда, онҳоро бовар қунонд, вале аз гум шудани аспҳо ба духтарон даҳон нақушод.

– Агар корам барор қунад, бегоҳӣ омада, дар ҳамин сари ҷашма як қосагӣ қимиз меҳӯронам, – гуфт Ислом бо умеди дидори маҳбубаш.

– Э, қимиз дар кучо? Галаи колхози моро намечӯшанд, шабу рӯз дар кӯҳсор аст-ку, гуфт Зирагул.

– Дина галаро аз турғҳо ҳалос карда овардам, ҳозир дар Кафтархона. Агар имрӯз корам барор қунад, бегоҳӣ Инъомро мефиристанам, ҳар ду бед, чор байтал зоидагӣ, ширашро чӯshed, қимиз меқунем... – зуд нақшай қимизхӯриро пешниҳод кард Ислом. – Баъди ду рӯз қимиз тайёр мешавад.

– Ман дар умрам аспро начӯшидаам, мабодо як лагат занад, маъюбу маслух гардам!.. Беҳтараш аспатро худат ҷӯшида хур, – гуфт Шодоб.

– Аспро чӣ хел мечӯшанд? – мепурсид Зирагул.

– Танҳо аз гулӯям нагузарад, чӣ қунам? – мегуфт Ислом дар ҷавоби Шодоб.

– Дигарон катӣ ҳӯрдан гир, мегузарад, – гуфт Шодоб.

– Ҳӯрданӣ шудам, нагузашт...

– Мегузарад... Об барин мегузарад!

Зирагул пай набурд, ки Ислому Шодоб дар зимни ин гуфтугузори оддӣ ба яқдигар изҳори матлаб мекунанд, гилагузорӣ доранд.

Сипас Ислом ба духтарон “паноҳи худо” гуфту аспашро ба роҳ монд.

Ӯ эҳсос намуд, ки Шодоб аз ӯ дур мешавад. Эҳтимолан, қаробаташро бо Ситора бӯй кардагӣ барин. Хайр, ин баҳона аст, сабаби асосӣ – талабгории Ҳайдар. Ба тӯби раис арӯс гаштан меҳоҳад... Ҳеч фурсат намеёбам, ки як бор бо вай гуфтугӯ кунам... Мочарои анбор катӣ қариб ду моҳ овора будам, баъд ана, хабари бетобии додом, ба болои он, ана, ин аспи сабил. Хайр, Шодоб худатро ба бозор андоз, ку, бинам, оқибаташ чӣ мешавад. Мұхаббати моро пушти по занӣ, барака намеёбӣ... Худо дар тори сарам, агар хушрӯтарин духтари дунё ба ман расиданӣ бошад ҳам, ман ӯро ба ту иваз намекардам. Ағсӯс... суханони Малоҳат дуруст барин... Очаам ҳам гуфтанд-а, насабаш паст. Аз афти кор, бедарак намегӯянд. Ана, аллакай бесуботиаш маълум мешавад. Лекин чӣ кор кунам, ки аз вай дил қанда наметавонам. Ғолибан, ин духтар маро афсун кардагӣ барин... Набошад, медонам, додою очаам чандон розӣ нестанд, Насим ҳам розӣ не... Ягон сирро медонанд, ки розӣ нестанд. Хайр, ҳамаи ин нозу нузи вай аз гармии бозораш... Ба кӣ насиб карда бошад, ҳамон мегирад, дигар гапҳо bekora. Баъзан тохтагӣ мемонад...

Абрӯи сиёҳи вазнин ба сари деҳа оvezон гашта, гӯё бори гарони худро ба саҳти бардошта буданд. Дар боғу марғзорон, дар дашту кӯҳсорон сабза саросар неш мезад, замин акнун сабзтоб гашта буд... Дар ҷарҳо, чуқурии новаю камари кӯҳҳо ҳанӯз барф меҳобид, аммо нафаси баҳор замину замонро ҳаракат мебахшид.

Ислом дар чунин айёми тарафафзо деҳаро, падару модару додар, ҳамдеҳагон ва Шодобро тарқ намуда, дар

зиндон нишастанро ҳеч намехост. Ҳусусан, барои се асп қариб даҳ сол ҳабс карданашонро аз қадоме шунида, таҳи дилаш сип-сиёҳ гашта буд. “Наход, ки бегуноҳ ҳаёти маро сӯзанд?” – мегуфту ҳеч бовараш намеомад, ки зиндонӣ мекунанд, сипас боз иқрор мекард: – Охир, ҳама мединанд, ки ман он аспҳоро нафурӯҳтаам... Ҳамин қадар одамоне, ки ҳабс гаштанд, ҳамаашон гунаҳгор буданд? – Ӯ боз мепурсид аз худ ва филфавр ҷавоб мегуфт: – Навад фоизашон бегуноҳ рафта буданд. Ба ман ҳам раҳм намекунанд. Мегӯянд, ки ҳукумати мо корҳои зӯрталабро, асосан, қуввати маҳбусону аскарон катӣ буд мекардаст, ҳама корҳои саҳтро, ҳатарноку заарнокро ҳамон бечорроҳо ичро мекардаанд... Хайр, худо худаш арҳамарроҳимин аст мегӯянд.

Аз тарафи дигар дар як гӯши қалбаш Ислом умединӣ дошт, ки се асп дар кучое мечаранд. “Аҷабо, аспи пири Ҳирманкӯб нест. Ҳамон аспи қашқае, ки барои ҳирманкӯбӣ мудом ба ҳӯп мебастанд ва дар сари ҳар ҳирман ҷонварро ҳатман медианд, мардум онро ба шӯҳӣ “мудири ҳирман” ҳам мегуфтанд. Бечора аспи пир ҳоло нест. Дузд онро ба сараш мезанад! Вақтҳои охир тоби кораш набуд. Ҷанд бор гуфтам, ки се-ҷор аспи беҳолу бемадор ҳаст, ба даст гиранд, гӯш надоданд. Шояд Ҳирманкӯби бечораро гург ҳӯрда бошад-а?! Лекин ду аспи дигар солиму ҷавон буданд... Не, онҳоро гург ҳӯрда наметавонад.”

Ислом ба шаст аспашро тозиёна зада ба тарафи Фазилмон мерафту худ ба худ гуфтугузор дошт. Қӯҳсори хилват ба ҳаёлоти вай ҳалал намерасонд. “Балки дар ягон ҷарӣ решоҳӣ карда гаштагист? Ноумед намегашт вай. – Моли колхоз аст, бояд зинда бошад, зиндаашро ёбам, мурда бошад мурдаашро. Кӣ ҳад дорад дар ин замон моли колхозро барад? Ҳеч кас аз ҷон сер нашудааст! Аслан, ҳеч як ҷонварро худо моли колхоз насозад. На парвариш мебинад, на мемонанд, ки мураду аз азоби ду-

нё халос шавад. Чүпонхо беалаф бошанд ҳам, чарогохи со-зу бегавғо мечүянд. Эх, агар ман мудири ферма бошам, ба ҳар як чүпон таъинот медодам – ту имрұз дар фалон қо молро мечаронй, фардо дар фалон қо. Ҳамон вақт ҳам агар дилаш насызгад, намешавад – ҳазор ҳилаю найранг меёбад. Мардум беасос нагуфтанд, ки моли бесоҳиб ҳа-ром мемурад. Моли колхоз – моли бесоҳиб аст.”

Ислом бо чунин андешаҳо ба марғзори Фазилмона расида, қариву селраҳаҳои атрофро тағтиш карда менигарист.

Ислом гашти пешин саросема ба идораи колхоз даромад. Аз Бобои Ҳалим якбора раису мудири фермаро пурсида мўйсафедро ҳайрон кард.

– Нестанд. Омада мемондагистанд. Ба ҳайр, тинчӣ охир? – ҳолчӯй кард пирамард. – Ин қадар ту ҳамин қалонҳо катӣ сарукордор шудай, бачем? Аз ҳамин қо дурттар гардӣ, намешавад?

– Э, напурсед, бобо. Аспи хирманкӯб ба ҷарӣ афто-да мурдаст.

– Э, аз бало ҳазар, – гиребонашро дошт мўйсафед ва оҳиста дasti фотиҳа ба ришаш бурд. – Вай... Худаш кӣ буд, ҳамон Хирманкӯб? Ҳасани бечораро мегӯй?

– Э, номи асп ҳамин хел, бобо. Ҳӯ, аспи қашқаи Хирманкӯб буд-ку!

– Э, ҳамин хел гӯй, намешавд. Хирманкӯб гуфтӣ... Одам барин гап зан! – Қаҳраш омаду ба Ислом зарда кард мўйсафед.

– Бобо, маро мебахшед. Лақаби асп ҳамин хел бо-шад, гунохи ман чӣ? Дар таҳи идора мешинед-да! Ғайр аз мудири анбор, раис, мудири ферма дигарашро намешиносед.

– Ҳа-а... Асп мурдаст, гӯй? Ҳайр, ҳалол кардӣ охир?

– Не, кайҳо ҳаром мурда мондаст.

– Э, тавба, аз бало ҳазар! Рав чаққон ба ҳалқаш корд молида биё! Рав! Ба сарат балоро мехезонӣ! Сонӣ ягон гӯру бало мекунад. Тезтар рав, бачем.

– Э, не, вай кайҳо ҳаром мурдагӣ, – ҳайрон шуд Ислом.

– Э, бачаи содда! Ҳамин қадар чӯпону подабон меояд, ягontaаш моли колхоз ҳаром мурд гӯён ба идора наомадаст. Ту ба гапи ман гӯш кун, ба ҷони ҷавонат ҷабр накун, бачаам.

– Э, ин хел нагӯед, бобо, бекора гӯру имонатонро насӯзед, – гуфт Ислом нобоварона ба ҷашми мӯйсафед ниғариста. – Ҳаромро ҳалол гуфта, вичдонамро намесӯзам.

– Э, писарам, ҳоло ҳомӣ, мепазӣ. Ҳамаамон ҳам ҳом будем, пухта шудем, дидем, омӯхта шудем. Ба ман нигар, алҳамдиллоҳ, ҳама мусулмонем, ҳаромро ҳалол гуфта имонамонро намесӯзем. Ту ҳалол кардам гуфтан катӣ, ягон қас ҳалол гӯён гӯшти онро намехӯрад. Аз дусар қоғаз мекунанду ҷуқур кофта гӯр мекунанд, лекин сари ту аз бало ҳалос мешавад, – фахмонд Бобои Ҳалим.

Сонӣ онҳо хеле вакт ҳомӯш монданд.

– Гумонатон чӣ мешавад, а, бобо?

– Ҳудо медонад, бачем. Аз дasti ин қалонон ҳар бадкирдорӣ меояд. Қонун ҳам худашон, ҳукумат ҳам худашон. Факат “ман – ҳудоям” гуфтанба ҳолӣ-ҳозир забо нашон намегардад ҳалос.

– Аспи пири қасалнамое буд, – ҳасрати мӯйсафедро бурид Ислом ба умеде, ки дастовезе пайдо кунад.

– Надонам. Ҳудо ба дили қалонҳо раҳм андозад, – гуфт Бобои Ҳалим андешаманд. – Ҳама кор ба дasti ҳаминҳо. Ҳаст мекардагӣ ҳам, нест мекардагӣ ҳам ҳозир ҳаминҳо. – Баъд овозашро паст карда пичиррос зада гуфт: Аз инҳо тарс, писарам, аз инҳо натарсида намешавад. Кадоме аз валиҳо гуфта: “Ё раб, раво мадор, ки гадо

мұғытабар шавад, гар мұғытабар шавад, зи худо бехабар шавад!” Парча-ку тезій кунад ҳам, каму беш инсоғ дорад, аммо аз Худоёр худо нигаҳ дорад! Нодида дид, ба изораш рид. Дақ ангушташро баробар ба даҳонаш андохтағай... Кій медонад, пеш мо барин камбағалу ятиму чоряқкор буд, одам барин мекест, мешишт. Мансабу давлатро ҳар кас бардошта наметавонистааст. Ё ман мегұм, ҳамон бойхотун инро берәха кард, чиң бало! Намедонам, барои бадкирдорй ягон рұз ҳукumat ба фуқарояш қазо медодагист, охир? Хайр, агар аз ҳукumat қазо набинад, аз худо мейбад... Писар, чуби худо садо надорад, баъди задан даво надорад. Ҳар як дамида, беҳуд шудагиҳоро дидем!.. Эх, писарам, ба ту осон не, медонам. Лекин дониста мон – умри дурұғу фиреб күтоқ аст. Халқ ба фиреб меафтад, лекин охираш вой...

Фалсафаи Бобои Ҳалим ба Ислом ин лаҳза ҳеч мувофиқат надошт ва қобили қабули ў набуд, бинобар он, зуд дилгир гашту аз назди пирамард бархест ва аз дарвоза берун баромад.

Соате аз миён гузашту тақар-тақар самандашро йұрга андохта Худоёр омад. Вай аз дур Исломро диду ҳодисаро фахмидагай барин пурсид:

– Ҳа, чиң гап?

– Э, напурсед... аспи Хурманқұб буд-ку, ху аспи пир, ба қарый афтода мурдаст, – лаҷоми аспи мудири фермаро гирифта то аз зин фуромадани ў ҳодисаро гуфт Ислом.

– Не-е?.. Вах, хонет сұхт, бача!.. Модговатонро аз мек күшода мебиёр! Агар як модғов катай халос шавай, шукр кун. Вай дуяш чиң? Вай дуяш ҳам бедарак аст?

– Бедарак... Охир гунохи ман чиң? Асп пир буд, касал барин ўху-ўху карда базұр мегашт-ку, медонед! – гуфта бейхтиёр қариб фарёд зад Ислом.

– Дод нагүй!.. Ин газалхоро рафта ба очақонат мөхөнй, вай гүш мекунад, – гуфт Худоёр бепарво носашро

ба таҳи забон партофта, кафи дасташро ба пуф тоза карда. – Бирав аспро банду камарашро суст кун.

– Э, шумо ачоиб будед-ку! Инсоф кунед, ин пода не, ман сахар ба чаро бароварда бегоҳ биёрам, шабу рӯз дар ёбон аст, охир.

– Гуфтам-ку, ин гапҳоро рафта ба очаҷонат гӯй. Моли колхоз ин моли давлату ҷамъият аст. Одами ин мол катӣ ҳазл мекардагӣ ҳоло дар шиками очааш хоб аст. Ғидӣ-ғидӣ накарда, модговоро ятак карда биё, набошад, аз қафои Ҳосил ту ҳам меравӣ! – гуфт мудир пинакашро вайрон накарда.

– Э, тавба, охир... – Исломро гиря гулӯгир карду дигар сухан гуфта натавонист. Дилаш меҳост, ки аз гиребони ин марди беинсоф гирараду фарёдкашон донистагиашро дар ҳаққи вай гӯяд, боз гӯяд, то ҳама ҳалқ шунавад.

Худоёр баъди аспашро бастани Ислом ба идора даромад ва бо котиби раис Сайлӣ дар гуфтугӯй шуд. Ислом чӣ кор карданашро намедонист.

“Модговоро ба колхоз тавон додан – хонаводаро беризқу рӯзӣ мондан аст,” – мегуфт вай худ ба худ мулоҳиза ронда. Вай боз худро тасаллӣ медод, ки ҳоло қариб ҷоряки ҳалқ модгов доранд, аксарият бемодгов ҳам рӯзашон мегузараад-ку. Шукр, бузу гӯсфандон ҳаст, гуночина-мон баъди ду сол модгов мешавад. Аммо инро ба очаам чӣ хел мегӯям?! Додом оянд, чӣ мегӯянд?! Додом гаштаю баргашта таъинот дода рафта буданд... Не-е, модговоро дода наметавонам. Охир, ин одам инсоф дорад ё не? Ман ҷандин бор гуфтам, гуноҳи ман чӣ? А?..

Ислом акнун бача набуд, гӯлу соддафаҳм ҳам набуд, аз фочиаи чӯпонбачаҳо ва аз ғавғои дирӯзai анбор ва қисмати Ҳосил хуб медонист, ки ингуна саволу хитоби ўро ҳеч кас гӯш намекунад. Пас чӣ кор кунад? “Эҳ, агар додом мебуданд... Ҳозир кӣ ба ман маслиҳат медиҳад, ки раҳ нишон медиҳад?.. Ба хонаи муаллим Юсуфӣ равам,

аз ү маслиҳат пурсам?” Ислом солдидашро ба хотир оварду ҳайрон шуд, ки чаро чандин вақт боз үро надидаст? “Е бемор бошад?” Сипас ба ёд овард, чй гуна муаллим ба ҳама дармондагон мададу маслиҳат медод. Бечораро вақти дармондагй ба ёд меоварему дигар вақт фаромүш мекунем. Одамон мегүянд, ки аз ин чанд солжо пеш, дар овони кулаккунй як нафар деҳқони миёнахол ба назди муаллим меояду мегүяд, ки үро ноҳақ ба рўйхати кулакҳо навиштаанд, ариза навишта дихад, ба идораҳои боло додхоҳӣ меравад. Муаллим ариза навишта медиҳанд. Он мард бо он ариза болою поён давида гиребони худашро ҳалос мекунад, vale дар деҳа раҳбарӣ дар дасти одамони бадкирдор будаст, онҳо ба муаллими ариза навиштагй кина гирифта, үро бадном мекунанд, ки “ин муаллими советӣ не, муаллими кулакҳо, думи душмани синфӣ аст...” Баъд үро “думи кулак” гӯён қариб бадарга карда буданд. Муаллим Юсуфӣ ба шогирдон ин қабил саргузаштҳои худро ҳар бор ҳикоя мекарду барои манфиати мардумро ҳимоя карданаш ба вай лақаби “Иғво” доданашро гуфта, дар охир як шеъри мувофиқи ахволаш гуфтагиашро такрор мекард:

Муаллим Юсуфӣ ҳалоли ту бод,  
Зи модар ба мисли ту дигар назод.  
Яке мансабу моли дунё гирифт,  
Юсуфӣ ҳамин номи “Иғво” гирифт.

“Аввал рафта бо очаам гапзанон кунам-ку, чй мегүянд. Агар ба пеши муаллим рав гӯянд, меравам” – ниҳоят ба чунин қарор омад Ислом.

Ин лаҳза ба ҳавлӣ раис даромаду Бобои Ҳалим тоҳта аз хоначааш баромад ва лачоми аспи үро гирифт, то аз зин фуромадани Парча аспро чунбидан намонд. Ин манзараро дида, аз дили Ислом гузашт, ки ба бойҳои пешин хизматгорон ин қадар тамаллуқ намекарданд, мегүянд, ягон хизматгор аз бой ин тавр наметарсидаст. Ба хизмати

ҳавлӣ, асосан, бойҳо хешовандони дуру наздики худро мегирифтанд, бегонаҳо ҳамчун чоряқкор заминро шартнома катӣ гирифта кишт мекардаанд...

– Ҳа, чӣ гап? – пурсид Парча Исломро дар таҳдари идора дид. – Боз дар ин ҷо номаъкул мекунӣ? – дӯғ зад раис.

Аз дили Ислом гузашт, ки табъи раис хира барин.

– Ҳу, Хирманкӯб буд-ку, ҳу, аспи пир... ба ҷарӣ афтода мурдаст, – ҳабар дод Ислом сарҳам, ба шунидани дашнуму маломат омода. Вай ҳуб медонист, ки ҳангоми хирагии табъи раис аксарияти марду зан аз рӯбарӯшавӣ мегурезанд. Мегӯянд, ки баъзан раис ҷавонону мардони ин қадар таҳқири тааддӣ мекунад, баъзан тозиёнааш катӣ ҷунон ба сару рӯяшон мезадааст, ки ҳафта-ҳафта сару рӯяшон варам мегаштаанд. Рӯихотири падарааш бо ӯ нармтар муомила кардани раисро Ислом ҳуб медонист.

– Падарлаънат, ҳудат афтода мурӯй намешавад?! – бо ҷаҳл тозиёна дар даст ба сари вай омад раис ва Ислом беихтиёр худро ду-се қадам қафо гирифт. “Агар бо тозиёна занад, аз банди дасташ мегираму...” – аз дил гузаронд Ислом.

– Аз қафои духтаракон гӯхи онҳоро ҳӯрда мегардӣ?! Аз гала бехабар котабозӣ карда гард, безоти пес...

Раис баъди он, ки хеле ҳурӯшида даҳони очаю дошо намонд, гӯри бобою момош намонда олонд, ду-се бор бо дастай тозиёна ба сари вай нихта ҳам кард, ба идорааш даромад.

Аз миён чоряқ соат барин вақт гузашту котиба ба-ромада, ӯро ба дарун ҳонд.

Дар идора раису Ҳудоёр сукут рафта буданд. Ислом дар таҳи дар рост истод. Аз дилаш гузашт: “Ҳамин замон аз пай милиса ба район одам мефиристанду маро мебаранд...”

– Пир бошад ҳам, ҷавон бошад ҳам, асп асп аст, – су

хан сар кард Худоёр. – Ман чои онро чӣ хел пур кунам?  
Моли колхоз аст...

– Охир, гургҳо уна танг кардагӣ, сонӣ асп маҷбур  
хез зада аз ҷарӣ гузаштани шудасту ба поин афтодаст, –  
шарҳ дод Ислом ба умед гоҳ ба ҷашми раис, гоҳ ба ҷаш-  
ми Худоёр нигариста.

– Гург танг кардагӣ ё ҳудаш партофтагӣ, давлат ба  
ин кор надорад. Ту дар кучо будӣ? Мо аз ту талаб меку-  
нем. Галаро ба ту супоридем, аз ту мегирэм, – гуфт  
Парча. Сонӣ пурсид: – Вай дуяшро ёфтӣ?

– Не.

– Модаговашро гӯсолаш катӣ биёрад, – гуфт Худо-  
ёр ҷашмашро аз рӯи миз набарошта. – Агар вай дуяш ёфт  
нашавад, намедонам, ин бача очаю додошро баҳо карда  
медиҳад?

Як лаҳза ба миён сукунат афтод.

– Хайр, бед як кор кунем, – ба Худоёр рӯ овард Пар-  
ча. – На сих сӯзад, на кабоб. Инҳо ҳам як хона ҷон, ба ҳа-  
мин модагов нигариста шиштаанд. Додош бетоб шуда аз  
канал рафтагеш катӣ бедарак. Ҳозир ҳамон як гуночина-  
шонро оварда дихад. Тирамоҳ гӯсолай говашонро медин-  
ҳад. Гов ба ҳудашон мемонад. Ҳонавода бе ширӯ ҷурғот  
намонад-а? Чӣ гуфтед? – Раис маслиҳатомез ба рӯи муди-  
ри ферма нигарист.

Худоёр оҳиста китф дарҳам кашид.

– Ана, боз ғами ҳонаводаи шуморо ҳӯрда, худамон-  
ро ба бало мезанем. Ба инаш чӣ мегӯй? Розӣ? – ба Ислом  
рӯ овард раис.

– Охир... Охир... раис, гуноҳи ман чӣ? Ман сахари  
ид бошад ҳам, баромада ба сари гала рафтам. Ид шуд,  
сумалак ҷашидагем не. Додом омада ҷанг мекунанд, гуфт-  
та буданд, ки гала кори ту не, ӯҳда карда наметавонӣ, гӯй  
зудтар ду-се аспи бемор ҳаст, аз гала гиранд. Ман ҳар рӯз  
мегуфтам, ки гиред...

— Акнун гапро пур накун, бача, аз ҳаддат нагузар! Агар додот мебуд, мо дигар хел муомила мекардем. Ҳа, ин моли колхоз, мо ба рӯи чинояти ту хок пошида, ин корро карда истодаем. Аҷаб не, аз ин кор худамон ҳам ба бало монем, ҳамту не, Ҳудоёр-ака?

— Албатта, як рӯз азобаш ба сари мо меафтад, — ғурунгос зад Ҳудоёр. — Асп асп аст! Се модгов ҳам ба ҷои асп намегузараад. Пир аст ё ҷавон ба муфаттиш кӣ исбот мекунад?!

— Рав, дурустакак фикр кун, очет катӣ маслиҳат кун... Ҳеч кас “асп афтода мурд” гӯён адонома сохта на метавонад. Ҳеч некиро намедонанд ин мардум, — гуфт наҳоятан раис ба таассуф сар ҷунбонда.

Ислом оҳиста аз идора баромад. Вай роҳравон он қадар бо шиддат фикр кард, ки оқибат нафастанг гашт ва беихтиёر худ ба худ саҳт даст афшонданашро нафаҳмида монд. Баъд якбора ба худ омаду ба атрофаш нигарист — вай худро дар қарибии замини рӯидаричаашон дид. Аз идораи колхоз то ин ҷо чӣ хел омаданашро намедонист.

Ислом дар болои ҳарсанге нишаству як нафаси чуқур гирифт. Афсонай қайҳо аз модар шунидааш ба ёд расид: Одамизот аз худо талаби умр кардаст, худо якчанд соли умри аз сагу ҳару маймун мондаро ба вай баҳшидаст. Бинобар он, одам дар қӯдакӣ умри аз саг гирифтагиашро, баъд дар овони бачагию наврасӣ — умри аслии худашро дар айни камолот — умри ҳарро ва дар пирӣ — умри аз маймун гирифтагиашро мегузарондаст. Дар ҳақиқат — бачагӣ расо даври бегамӣ будаст. Ана, акнун рӯз то бегоҳ кор мекунӣ... Боз ба сарат таҳдид... Кӣ фикр карда бошад ҳам, зӯр фикр кардаст. Аз додом ҳеч хату ҳабар нест. Аз канал омадагиҳо мегӯянд, ки бетоб шуда ба тарафи хешовандонат рафта буд. Ин қадар вакт дар ҳонаи хешон намеистанд. Ё касали вазнин шуда хобида монданд ва ё

ба ягон мочарои дигар банд шудаанд. Аҷаб не, сиҳат ёфта боз ба қанал рафта бошанд, кӣ медонад. Ҷӣ кор қунам? Ҳама умедакон ба ҳамин тойину гӯсола... Тойинро хонадони холаам ба умед бонӣ мекунанд. Тирамоҳ гӯсоларо фурӯхта ғалла меҳарем, либос мекунем гӯён хотирчамъ будем. Тойин дар дасти холаам баъди як сол модгов мегашт. Одам аз дasti онҳо гурехта ба ягон ҷо рафта наставонад. Ба шаҳр равам гӯед, ҳӯҷҷат даркор, ба одами деҳотӣ ҳӯҷҷат намедиҳанд. Додом мегӯянд, ки Мирзочӯл беҳтар, қалонҳо он ҷо ин қадар одамро хор намекунанд. Аммо додом аз ҳалқи Гучумак, аз ҳешовандон ҷудо гаштан намехоҳанд. Очаам ҳам намехоҳанд. Ба қавли додом, ҳешу табор, қавму қабила гӯён, як умр дар хориҷ зиллат зиндагӣ мекунем. Э, тавба!.. Баъзан ҳайрон мешавам... Агар ба ҳамааш туғ гӯеду саратонро гирифта равед, чӣ мешавад?.. Дар ҳама дунё аҳвол ба мисли Гучумаки мо набудагист. Барои чӣ мардумони дигар дур аз диёру ҳалқи ҳуд зиндагӣ карда метавонанду мардуми мо наметавонад? Дар Мирзочӯл русҳо, тоторҳо, арманиҳои ихтиёран ба он макон омада кам набуданд. Сабаби ин ҳол чӣ бошад? Бадбахтии мардуми мо ҳам аз ҳамин ҳислаташ ё одаташ бошад, ҳеч аҷаб не. Агар бо мардумони дигар, бо миллатҳои дуру наздик тамос гирад, ин қадар ҷоҳилу бенисоғ намешавад. Мегӯянд, ки аз ҷанг баргаштагиҳо ба як бор забон як карда Парчаро аз мансабаш фуровардан хостанд, аммо зӯрашон нарасидааст. Гуфтанд, ки агар ҳалқ яктану якзабон гашта, ҷангваронро дастгирий мекард, қалонони ноҳияву вилоят ҳам, марказ ҳам илоҷ надоштанд, бароҷор аз мансаб мегирифтанд ин занро. Аммо оммаи буздилу тарсу гӯсфанд барин ҳомӯш ба тарафдории Парча даст бардоштаст...

## БОБИ НУЗДАҲУМ

# ФОЧИАИ ҶАВЛОНИ УРУС ВА МАСЛИҲАТИ Ӯ

Ислом аз ваҷҳи аспи мурда ҳайрону парешон буд.

Вай аз пайраҳае, ки боғу заминҳои рӯидаричаро бурида мегузашт, беихтиёр қадам мезаду худ ба худ, беовоз гуфтугӯ мекард. Фуночинеро, ки хонаводаи холааш ба умед парвариш мекунанд, оварда ба колхоз диҳад? Фигони модар мебарояд. Ба назди муаллим Юсуфӣ рафта маслиҳат пурсам-қу, чӣ мегӯяд. Аввал ба очаам машварат кунам, агар ба назди муаллим рав гӯянд, меравам. Афсӯс... Додом ғами маро ҳӯрда, “Ту хурд, ба каналковӣ кор намеой” гӯён, худашон ба ҷои ман рафтанду ана, кори кардаи ман!.. Боз аз паи духтарон мегардӣ гӯён, раис ҷони касро мебарорад... Вай аз воти замини рӯидаричаашон гузаштаравон ба тӯда-тӯда поруҳои тиромоҳ боз кам-кам ба замин реҳтагӣ нигариста, лаҳзае аз роҳ истод “Ана, ху, вай тӯдаҳои додом оварда реҳтагӣ, ана, инаш аз они ман, ин титу-пит – кори Инъом. Ҷувории сафеди шашмоҳа мекорем. Додом ҳамин хел таъинот доданд.” “Инъом аз гунчишк нигоҳ медорад,” гуфтанд. Ҳосили ҷуворӣ нисбат ба гандуму ҷав хеле зиёдтар аст, ба як зимистонамон мерасад. Албатта, таъми нони гандум дигар аст, аммо чӣ илоҷ... Рӯзе мерасидагист, мо ҳам шикамсерӣ нони гандум меҳӯрдагистем. Ман ба як сир ҳайронам: мо-қу тамоми ҳосили заминҳои колхоз, гӯшту пашму равғани моли онро ҷамъ карда ба давлат медиҳем, ҷаро давлат дар ивази он ба мо ягон чиз намедиҳад? Якта меҳ ё якта каланд медод, як гапе... Ҳайр, бе ҳамин ҳукумат зиндагӣ карда намешуда бошад? Ба қавли муаллим Обидӣ ҳукумат аз душман моро нигоҳ медоштаст. Душман зер карда омада аз мо чӣ мегирад? Шабушкамонро?.. Биёд, ҳамаро гирад ҳамон душман, ҳоламон аз

ин бадтар намешудагист.

Вақте, ки Ислом буду шуди гуфтугузорашро бо раҳбарон ба модар расонд, Шафотбӣӣ оҳе қашиду як ангушташ ба лаб аз як нуқта чашм наканда хомӯш монд.

– Ба пеши муаллим Юсуфӣ меравам, маслиҳат қунам, қаний, ягон илоҷаш ҳаст ё не? Вай одам ҳолис мегӯянд.

– Агар аз пай маслиҳат мерафта бошӣ, ба назди Ҷавлон амакат рав, – гуфт модар баъди он, ки лаҳзасе андешид. – Вай раиси Шӯро, ягон маслиҳат медиҳад, – Шафоатбӣӣ аз рӯи одати солҳои сиом раиси ҷамоаро ҳанӯз ҳам “раиси Шӯро” ё муҳтасар “Шӯро” мегуфт.

– Рост мегӯед. Амаки Ҷавлон илоҷе меёбанд. Раис катӣ ҳам гапзанон карданашон мумкин. Барои Ҳосил ҳам ба миён даромада, хеле талош кардаанд, ба район рафтаанд, аммо ҳалос карда натавонистанд. Барои чӣ ин фикр аз аввал ба ёдам наомад?! Рафтам. Додом мегуфтанд, ки Ҷавлон одами бад не, зӯр мезанад ягон қасро ноумед нақунад. Ана, мебинед, амаки Ҷавлон ягон роҳи аз ин бало ҳалосиро нишон медиҳанд!.. Дилам гувоҳӣ медиҳад, ки ғуночинамон аз даст намеравад.

Ислом инро гуфту ба роҳ афтод.

Ҷавлони Ӯрус ҳоло нуғузу эътибори зиёд надошта бошад ҳам, ҳамчун додҳоҳу додраси дармондагон дар байнни мардуми деҳоти атроф маъруф буд. Агар ба сараш ташвише афтад, ҳар як фард ба назди ў мешитофт. Ҳарчанд онхое, ки аз раҳбарони колхоз ҳимоят ва дастгирӣ диде бехуд шуда буданд, Ҷавлонро назару писанд намекарданд, vale бо гардиши фалак ба сарашон мушкиле ояд, ногузир ўро ба хотир меоварданд. Ҷавлони Ӯрус аз ингуна рафтори ҳамдиёрон саҳт наранҷад ҳам, озурдаҳотир буд ва ҷояш ояд, кинояомез ба шӯҳӣ мегуфт: “Ҷавлон ҳулбӯи лаби ҷӯй барин, ҳамин ки шикампеч шудед, ба ёд меоред...” Дарвоқеъ ҳам, вай ба рӯзи ташвиш ба дарди мардум кор меомад. Бисёр масъалаҳои чигил ва дарҳам-

барҳамро вай баъзан дар назди роҳбарони ноҳия бо як ҳазли ширин, латифаи намакин ҳал мекард. Дили бегаш, ширинсуханӣ ва ҳазлу мутобиботу хушҳолиаш ўро аз гирудорҳои шадидтарини зиндагӣ сиҷату саломат гузаронда оварданд... Аз бадгӯй ва бадкирдорӣ вай ҳазар дошт, ҳар кӯмаке аз дасташ ояд, ба мардум мекард, ҳеч чизашро аз кас дарег намедошт. Ҳарчанд ки аз фаъолон ва роҳбарони деҳа буд, ахли аёли ўро, зисту зиндагиашро аз мардуми оддӣ ҳеч фарқ намекардед. Мардум қаблан, дар омади гап агар “аз айбу гуноҳ пок тоқа як парвардигор аст” гӯянд, вақтҳои охир ба шӯҳӣ мегуфтанд: “аз айб пок фақат парвардигор, аз банда ҳамин Ҷавлони Урус будагист” мегуфтанд. Баъзан адлу одамгарӣ ва ростдилии намоишкоронаи ягон касро дида мардум мегуфтанд: “Э, Ҷавлон, Урус шаву рав!”

Бо ин ҳама сифатҳои некаш Мулло Мурод ба вай чандон эътиқод надошт. Агар мардум ўро ҳамчун намунаи инсони поктинату бегараз тавсиф кунанд, ўзери лаб табассум мекарду “не” мегуфт, ин таърифат барои вай не. Ба Ҷавлон мардуми деҳа бо қадом меъёре баҳо дижанд, додан гиранд, ўмеъёри худро дошт. Вай норозигии худро аз кирдори Ҷавлони Урус ба худи ўрӯйрост гуфта будаст. Байни онҳо як сол қабл аз ин гуфтугӯ таҳминан ба тариқи зайл воқеъ гаштааст.

“Ҷавлон, ҷӯра, ин чӣ хел шуд, бародарзодаи раис ноҳақ ба як бечора зулм кунад, идораи чамоат тарафи ўро нагирифтааст?” Балки баръакс, “Ошно, кор безамонасозӣ намешавад. Замину об, молу ҳол – ҳамааш дар дасти раис! Ман як идораҳонаи холӣ дорам. Баъзан ба район рафтан даркор, аммо улав намеёбам, ба ночор аз раис илтимос мекунам. Ана, қадру манзалати хукумати коргару дежқон, Муродбек!.. Агар э-пе гӯям, як даҳон гапаш катӣ маро аз вазифа мегиранду баро, дар колхоз кор қун мегӯянд. Инро – газам, инаш – дард мекунад,” – ан-

гушти ишораташро мегазад Җавлони Урус. – “Ба ночор ҳар дуро муросо додам... Аргамчинро кашидан катī, ҳеч фоида нест...”

“Ҳамаи вай шиору хитобаҳои инқилобӣ чӣ шуд акнун? – ором намегашт Мулло Мурод. – Инқилобро ба субот расонидӣ?”

“Кайҳо ҳамаашро гӯр карда будам, ошно, – мегуфт ў овозашро паст карда. – Ба колхозсозӣ шурӯъ накарда дасту диламро шуста будам, аммо чӣ илоҷ, гӯл будем, бо-вар кардем... Соли бистум тиллои Бухороро ба се вагон бор карда ба Москав фиристонданду дилам ҷифғӣ карда рам ҳӯрда буд. Баъди он, ки тиллоятонро барор гӯён ҳалқро ба истинтоқ сар карданд, умедам раҳна гашт, лекин одамизод аз орзуяш ба осонӣ даст намекашидааст! Баробарӣ, бародарӣ орзуямон буд... Аммо чӣ кунем, ки...”

Ин буд хулосаи фоциаи сахти рӯзгори Җавлон Урус. Бисёр нафарон фоциаи ўро намефаҳмианд, вай худаш ҳам аз ин хусус ба ҷуз Мулло Мурод ба дигарон даҳон накушода буд. Аслан, ҳоло дар ин мулк касе намонда буд, ки дарди ўро дарк кунад, қобили идроки фоциаи рӯзгори ў бошад. Ҳукуматдорон маҳз бо дasti вай заминҳоро аз дasti дехқонони асил гирифта ба безамионон тақсим карданд, бо дasti вай ҳамаро атола карда колхоз соҳтанд, бо дasti ў Мулло Мурод барин мардони ҳалолу фидокорро кулак карданд, бадарга соҳтанд...

Одати мардуми деҳот чунин буд, ки агар ба маъмурони деҳа коре доштанд ё барои машварат воҳӯрданӣ бошанд, зарурат набуд, ки ба идораи онҳо раванд. Баъзан мустақиман ба манзилашон мерафтанд, сари роҳашон мунтализир буданд – хуллас дар ҳар кучое, ки мувофиқ аст, ба ў арзашонро мегуфтанд.

Ислом аввал ба идораи ҷамоа даромад. Дар он ҷо Җавлони Урусо наёфту роҳи ҳавлии ўро гирифт.

Җавлони Урус дар паҳлӯи хонаи меросии падар хо-

наи нав сохта буд. Шабеҳи хонаҳои ҳамаи Гучумакиён аз сангдевор, ба тарзи аврупой ду тиреза дошт, ки аз берун дари дутабақа онро маҳкам мекард. Фақат сутуни айвонаш дар тақлиди сутунҳои иморатҳои мӯҳташами пешин-замон кунгурадору нақшин буд.

Ислом ба даромадан чуръат накарда дар таҳи дарвозаи раиси ҷамоат ҳеле вақт рост истод, пасу пеш гашт. Дарвоза нимкушода, дар саҳни ҳавлий касе наменамуд. Ҷеф задан хост, аммо истиҳола кард. Ниҳоятан аз ошхона ҳамсари раис янгаи Иқбол берун омаду Исломро дида, ҳолпурсӣ кард:

– Абе, Исломбой нестӣ? – зан дасташро ба ҷашмаш соябон карда, ба сӯи ўзехн монда нигарист. – Чиба на-медарой?.. Ё ман монанд кардамат...

– Янга, ассаломалайкум. Ман ҳудам, хато накардед, – пеш рафт Ислом. Аз ҳичолат овозаш дигаргун садо дод. – Амакам дар ҳона бошанд? Як гапам буд... Ба идора-ашон рафтам, наёфтам.

– Ҳа, дар ҳона, гардам, даро.

– Як бор мегуфтед. Гапам буд...

– Охир даро, чӣ ин қадар шарм мекунӣ? Мо духтари қадрас надорем, ки умединор боший, – ба ҳазлу шӯҳӣ ҷа-вонро шердил кардан хост зан.

Ислом бештар ҳичолат кашид.

– Не, фурсатам танг аст. Ҳайр, дароям, – вай зуд аз қавлаш гашт, зоро дарёфт, ки ҳоҳу ноҳоҳ дар сари роҳ маслиҳат пурсидан ҳатост.

– Пайи аспро той зер мекунад, ҷавони бузбала шудай.

– Зан ба қадду бости Ислом нигариста ҳурсандиашро пинҳон намедошт. – Набудани додота маълум намекунӣ... – Соҳибхона ин суханҳоро гуфта ўро истиқбол кард.

– Кошкӣ, очаякат Моҳинав зинда мебуд, қадду бастата дида қад-қад мепарид... – Ў ин суханҳоро гуфта дар як дам оби дида кард. – Ҷавони калон шудӣ, ҳар замон ба

тарафи гӯристон гузарӣ, дар сари хокаш бишину фотиҳа хон, ҳамаи он азизон аз мо – зиндаҳо фақат фотиҳа умедворанд...

– Албатта, холаҷон... албатта.

“Калон шудани одамро аз ҳама пештар модарон пай мебаранду хурсанд мешаванд, – аз дил гузаронд Ислом. – Ҳама ба дарди худ овора, аммо ин зан аз калон шудани ман модарам барин шодӣ мекунад. Барои чӣ? Қиёмат қоим гардад ҳам, занҳо одаму одамгариро аз даст намедиҳанд. Аз ин ҷиҳат ба онҳо қоил шудан даркор. Лекин дар масъалаи фотиҳа таъкид карданашон дуруст. Иди қурбон боз ба сари хоки очаам нарафтам. Бобоям, момоям – ҳамаашон фотиҳа умедворанд”.

– Ҳа, додар, чӣ намедароӣ? – Ҷавлони Урус дар китфаш ҷомаи ласи сиёҳи майдалаганда, ки рангаш парида хокистарӣ метофт ба пешвози ўз хона берун омад. – Ку, биё, тезтар. Модарарӯсат нағз медидаст, ҳозир ягон қути лоямут мешавад, – гуфт ў ба сӯи ошхона ишора карда ва айёrona ҷашмак зад. – Канӣ, бардам, бақувват? Ҳама тинҷед? – ў воҳӯрикунон ба ҷашми Ислом нигариста, гӯё ташвишеро, ки ҷавонро ба остонаи ўз овардааст, аз авзоъи вай хонданӣ шуд.

– Ҳа, тинҷӣ... Дуруст... – Баъд саросема илова кард:  
– Ҳам тинҷ, ҳам нотинҷ, амак.

– Аз додот ягон ҳабар? – пурсиид ў бо изтироб.

– Не, ҳеч дарак нест. Аз канал гӯё бетоб гашта рафтаанд. Намедонам, ки ба Мирзочӯл – ба хонаи апаам рафта бошанд ё дар Самарқанд...

– Хайр, ба хона даро. Мардон рост истода гапзанон намекунанд. “Биё, мо қаҷ нишаста, рост гӯем,” гуфтаст як шоир. Биё, додар, биё-е! – гуфт ў як охи сабук кашида. Сипас қафо гашта ба сӯи хона қадам монд.

Ҷавлони Урус пеш-пеш аз қафои ўз Ислом ба хона даромаданд.

Ислом вақте ки бозгашта ба хонаашон омад, шоми говгум гашта буд. Шафоатбій бо чашми чор ба роҳи ўинтизорӣ мекашид. Молҳоро саришта карданду баъд ба Инъом, ки “гуруснаам” гӯён мисли чӯча-гунчишк чириқ-кос мезад, як пора загора шикаста доду худаш ба таҳи дарвоза баромад.

– Ин қадар дер мондӣ? Кӯки чашмонам канда шуде! Чӣ мегӯянд? – Шафоатбій бетоқатона писарашро бо савол истиқбол кард.

– Аз назди он кас баромада ба ҳавлии Насим даромадам. Ёрдамаш даркор. Меравам гуфт.

– Чӣ гап шуд? – Бо овози паст ба хона надаромада боз пурсид модар.

– Бед, ба хона дароем.

– Дег намондам. Ба дилам нағунцид. Загора хӯр. Дуғоб ҳаст. Ё ягон коса ҷурғот дихам? Хайр, чӣ гуфт? – модар ба бекарорӣ ба чашми ў менигарист.

– Маслиҳати нағз доданд. Ба район, ба пеши байтор меравам. Омада акт мекунанд.

– Э-э, писарам, бачай-да. Вай барои ту азоб кашида аз район меомадаст-чӣ? – Гуфт Шафоатбій ва ба як бор чашми умединораш маъюс гашт.

– Амаки Ҷавлон гуфтанд, ки писари фалониам гӯй, агар номи додотро гирий, меояд. Сонӣ, дasti хушк нарав, ягон ҳар ҳезуми нағз бар гуфтанд. “Дар он дашт дараҳт нест, барои ҳезум доим азоб мекашанд. Вай мард тоҷик аст, занаш ҳам тоҷик, ба хасу ҳошок сӯхтан ҳеч одат на-кардем” мегӯяд. Агар як ҳар ҳезум барӣ, хурсанд мешавад. Агар барои ҳезум пул дароз кунад, нагир, гӯй, ки ҳезум овардан баробари аз чашма об овардан аст, барои об пул намегиранд. Ҳаминиро гӯю зуд ба қафо гурез, гуфтанд.

– Ҳезуми нағзро аз кучо меёбӣ? Месӯҳтагии худамон таппаки гову хорча.

Дар сари ин мушкил онҳо хеле фикр карданд, ҳар

яке чораҳои гуногуни яке аз дигаре ношоямтар пешкаш намуданд. Ислом иқрор мекард, ки зардолуи ҷавපазак ва ё собунаки мобайни замини рӯидариҷаашон воқеъ бударо, ки бо сояаш умри як олам заминро зоеъ мегузаронад, афтонда, ҳезум кунад. Модар ба ин таклиф розӣ набуд.

– Убол аст. Дараҳти меваро чӣ гӯён меафтонӣ? Ба ҳалқ чӣ мегӯем? Ҳама маломат мекунанд. Одамон дар солҳои қаҳтии ҷанг ҳам дараҳти мевадорро набуриданд. Соя кунад ҳам, ҳар сол як ҷувол ғӯлинг мидиҳад. Дараҳтро буридан осон, сабзонданаш... эҳ-ҳе! Дар замини санг-лоҳи қӯҳистони мо як ниҳол дар даҳ сол ба мева медарояд. – Ба инкор сар ҷунбонд модар.

Пас аз сукути дурудароз ниҳоят Шафоатбиӣ гуфт:

– Ҳазор фикр кунӣ ҳам, илочи дигар нест. Каҳҳона холӣ. Вайрон карда ду-се болорашро арра кун! Сонӣ, ягон бало карда боз мепӯшем. Додот оянд...

Шафоатбиӣ ҳомӯш монд. Баъди хеле андеша боз ҷораи дигаре пешкаш кард:

– Холаат болори шикастагии хонаашро нав карданӣ буд. Агар фурсат мебуд, аз они вайро гирифта ҳезум мекардӣ. Сонӣ як болор ёфта медодем.

– Фурсат танг... Ман сахари барвақт ё ними шаб ба роҳ мебароям, – гуфт Ислом дар ҷавоби модар. – Ҳайр, ку Насим ояд. Барои маслиҳат ҷеф задам. Гуфтам, ки боз як ҳар даркор аст. Ҳари тағояшро биёрад. Балки ягон ҷора мейғтагист.

Баъдан Ислом худ ба худ андешида ин маслиҳати модарро муносиб ёфт. Азбаски болори хонаашон шикаста ҳам ҳӯрд, холаашон ҳоло миёни хонаашон як сутуни қаҷ монда зиндагонӣ мекунанд. Ду сол инчониб ду болори соз намеёбанд, то ки онро иваз кунанд. Болори каҳҳона ба онҳо зарур... Вале барои таъвизи он фурсат танг аст.

Аз миён як соат барин вақт гузашта-нагузашта Насим ба валвала ҳари тағояшро савор ба ҳавлӣ даромад.

Дар мушкила ҳезум Насим ҳам ночор монд. Як-ду пешниҳоде, ки ў ба миён андохт, бехавф набуданд, аз ин рӯ, Шафоатбӣй гуфт, ки аз чунин корҳо барҳазар бошед, дар ноомади кор абру мекашам гуфта ҷашмро меканед.

Сипас, ҳамагон ба маслиҳат қарор доданд, ки боми қаҳҳонаро зуд қушода, болори онро бигиранд.

– Бобоён шинондагӣ сафедорҳоро бурида адо кардем, – мегуфт Насим бо сӯзу гудоз. – Аз даври колхозӣ шудан боз касе дар ягон лаби ҷӯ бед ё сафедор нашиондаст. Оқибат чӣ кор кунем?

– Оқибат, ман гӯям ба ту? – гуфт Ислом. – Аз кӯҳистон фақат сангистон мемонад, нощор ҳама баромада ба дигар мамлакатҳо пароканда гашта меравем, вассалом.

Шафоатбӣй фонусдорӣ карду ду дӯст қариб то нисфи шаб ба ҷангӯ хок ғӯтида кор карданд. Болои се болори қаҳҳонаро қушоданд. Хоки рӯи бомро канда, шоҳу шиббай аз болои вассачӯб партофтагиро гирифтанд, пардеворҳоро афтонда, се болорро берун оварданд. Баъд ду кас болорҳоро ба қадри ним метрӣ арра карданду ғӯлаҳоро кафонда ҳезумро бастанд ва барои ду ҳар бор тайёр карданд.

Субҳи зуд Ислом шустушӯ карда ғубори бомкушо-иро аз сару танаш шусту куртai қаламиашро пӯшида ба роҳ баромад. Насим ҳам ҳамроҳи вай равона шуд.

– Ту ба қучо?

– Туро аз сой гузаронда меоям.

– Э, гард-е, – Ислом бо авзои ҷиддӣ ўро боздошт.

– Майлаш равад... Гуфта намешавад, – маслиҳат дод Шафоатбӣй.

– Чӣ даркор? – бо як оҳанги дурушт зарда кард Ислом ва ҳаронро ҳалаҷӯб зада ба роҳ андохт.

Шафоатбӣй ва Насим аз қафои ў тӯлонӣ нигариста дар сукут буданд.

Сахар наздик мегашт. Осмон аз тарафи шарқ сафед

метофт. Хурӯсхой деҳа ба яқдигар навбат надода ҷеф ме-заданд. Аммо ҳанӯз имоми деҳа аzon нагуфта буд.

– Хайр, рав хоб кун, Насимчон, – гуфт ниҳоят Ша-фоатбибӣ ва аз сари дилсӯзӣ ва миннатдорӣ ба рӯи вай бо меҳр нигариста. – Туро аз хоб монондем.

– Ҳеч гап не, хола. Ман хавотирам, аз оби рӯд гузарад, сонӣ хотирҷамъ ба хона меравам.

– Об кам, мегузарад, – гуфт Шафоатбибӣ бепарво.

– Як ду ҷои чуқур дорад. Агар ҳар ба ҳамон чуқурӣ афтад, тамом.

– Ҳар рӯз ҷанд бор мегузарад, медонистагист.

– Қӣ медонад... Мабодо дар торикий... Хайр, камтар истам-ку.

– Агар ҳар дармонад, гумонат Ислом ба хона гашта меояд-ҷӣ? – Боз пурсид Шафоатбибӣ, ки хулқи писарро медонист.

– Дигар илоҷ надорад. Як худаш ҳарро аз чуқуроб бароварда наметавонад.

– Набошад, нигарон нашину рав, ҷонам, то лаби рӯд рафта биё.

– Рост мегӯед.

Насим инро гуфту ба роҳ афтод ва лаҳзае нагузашта дар дили торикий аз ҷашми Шафоатбибӣ пинҳон гашт.

Шафоатбибӣ боз хеле вакт дар саҳни ҳавлӣ рост истоду ду ҷашм ба ҷониби роҳ ҳуд ба ҳуд дуо мегуфту дasti фотеха ба рӯй мекашид.

Ӯ ба хона надаромада аз тарафи ҳавлии Мулло Нор-мурод овози аzon баланд шуд:

– Аллоҳу акбар, аллоҳу акбар!.. Ҳайя алал сало-о-ҳ!.. – Мулло мардумро ба намози бомдод даъват мекард.

Чун ҳукumatдорон ба дари масҷид қулғ зада бу-данд, Мулло ба боми хонааш баромада мунтазам ҳар ша-бонарӯз панҷ қарат аzon мегуфту мусулмонони рӯз аз рӯз имонашон заъифро ба намозхонӣ даъват мекард.

## БОБИ БИСТУМ

### ҲАЛОКАТИ АҚБАРИ ДУЗД

Субҳи барвақт Ислом галаро аз Кафтархона берун бароварду ба ҷониби кӯҳсор ронд. Ҷоштгоҳон ба марғзори атрофи кӯли Фазилмон расиду байталеро дарди ҳамл гирифт.

Ислом байталро ба қафои ҳарсангे бурд, ки шамол-панаҳ буд. Нимириӯз нагашта байтал зоиду тойчаашро лесида аз олудагиҳо тоза мекард ва Ислом дурттар истода назорат дошт, то ҳайвон дар ин гуна маврид мабодо, ки хобаду бачаашро зер карда кушад ё маъюб кунад. Ислом то барҳоста ба раҳ даромадани тойча аз байтал дур нарафт.

Зухр Худоёр савора дар китфаш туфанги думила ба сари гала расид.

– Ассаломалайкум, – чун Худоёр наздик расид ба истиқболи вай пеш рафт Ислом. – Ҳа, ягон ҳабар ёфтед?  
– Бо умед ба ҷашми ӯ нигарист ҷавон, зоро ба ҷадал омадани мудир далолат мекард, ки воқеае рӯй додааст ё сире фош гаштааст.

– Се модагову як турпӣ ҳам гум шудаст... Ду аспи ту... Ба фикрам, ин молҳоро дузд бурдагӣ. Дар Сарахс сечор ҷапдаст ҳаст, ба фикрам, кори ҳамонҳо. Паи ғонӣ кӯҳкатӣ рост ба ҷониби Сарахс рафтагӣ.

– Говҳо кай гум шуданд? – пурсид Ислом. – Аз оғил ё аз ёбон гум шуданд?

– Ҳамин шаб. Моли субайд дар ёбон будаст... Ман пайи молҳоро гирифта омадам, аз ёнаи кӯҳ рафтагӣ. Ба фикрам, аз Сарахс меёбем. Дар як шаб дур намеравад. Аспҳоро бурда дидаанд, ки ҳеч кас кофтуков намекунад, омада модғовҳоро ҳам пешандоз карда бурдаанд. Рафтам. Савор шав.

– Ман ба очаам нагуфтаам, хавотир мешаванд... – гуфт Ислом узромез ба қашми мудир нигариста. Ба ғайр аз ин, ду кас ба онҳо баробар меоем-чӣ? Дузд дар сари қиноят аз ҳеч бало рӯ наметобад, – дар ҷангу ҷӯш ва хунрезӣ бебокии мардуми Сарахсро ба хотир оварда ҳаросид Ислом. – Ҳа, дех! Гӯяд...

– Ба подабону ғовҷӯшҳо гуфтам, ки катӣ ту ба Сарахс меравам. Онҳо ба хонаатон мегӯянд. Ту натарс, ман дуздҳо катӣ тую ман карда намешинам. Ману ту одами давлат, додар. Дар қафои мо Ҳукумати Шӯро истодаст. Ҳа, барои бо Ҳукумати Шӯро шоҳ ба шоҳ задан аз Гитлер ҳам девонатар будан лозим. Ин хел девонаи шанғу ҳолӣ дар ин гирду атроф нест. Буданд ин хелҳо, лекин Ҳукумат ягон-ягон ҳамаашонро нест кард. Дар Сарахс чунон мардони ғаюре буданд, ки додар...

Ислом гӯшаш ба ҳикояти Ҳудоёр ночор ба аспаш савор шуд.

– Агар ба очаам нагӯянд, хавотир мешаванд, – гуфт вай бо дили алағда.

– Агар шаб ба хона нарафтӣ, очаат аз кӣ дараки туро мепурсад? Аз ман. Дар хонаи мо мегӯянд, ки ба кофтукови молҳо рафтагӣ. Э, ту ғалатӣ будӣ! Кап-калон ҷавонмарди ба зан лоиқ, духтари хона барин гап мезани! Ба сари дуздон меравем, далер бош, боз маро партофта нағурезӣ? Корд дорӣ?

– Ҳа... – Баъд илова кард: – Корд доштан катӣ, ман кучою кордзанию кордкашӣ!.. Барои сиёсат боз ягонта туфанг мегирифтед...

– Аз эҳтиёт мегӯям, натарс. Ҳайр, ҳар хел воқеа мешавад. Мо ба хонаи Рустам мефуроем, вай худаш ёфта медиҳад. Ҷавонмардтарини сарахсиён Рустам аст. Дар қавлу қасам ҳам, дар саховату дастархондорӣ ҳам тараф надорад. Агар ягон дӯсти ҳамтабақ наёбад, аз гулӯяш ҳӯрок намегузарад. Тамоми Сарахс – сӯфиаш ҳам, дуздаш

ҳам ба даҳани вай менигаранд. Ману вай – чӯраҳои қадимием! Марди мардҳо гӯй, меарзад. Ҳоло равем, мебинӣ. Ҷавонмард не, аждаҳо мегӯй. Аслан, ҳар як офтобрӯя чор-панҷ марди зӯр дорад, обрӯи деха ҳам, номуси деха ҳам ҳамонҳо. Дигараш...

Онҳо ба раҳ афтоданд. Фурсате нагузашта маргзорро тай карданду ба камари кӯҳ рост шуданд. Баъд аз боронҳои паёпай замини кӯҳсор тоза аз хоби зимистон бедор мегашт. Дар рӯи шахҳо, дар бари санг зовҳо буттажои бодому хори қаҷҷак монанди шафттолузор бо ранги гулобӣ шукуфта, гӯё ба ранги сабзгуни атроф аҷаб зебандада гул партофта буданд.

– Ба ин тарафҳо мол кам меояд, нигар, чӣ ҳел алафи пор мондаст, – гуфт Ҳудоёр ба хасу ҳошоки порина ишопра намуда. – Агар як рама моли худат бошад, оварда якта чӯпон катӣ партой...

– Дур аст... Сонӣ зимистон ин ҷоҳо доим дар таҳи барфи гафс аст... Парерӯз дар ин ҷойҳо барф буд, – гуфт Ислом.

– Ҳа, аз деха дур, аз ферма дур. – Вай бо шавқ ба атроф менигаристу сар мечунбонд. – Ваҳ-ваҳ-ваҳ!.. Бодому қаҷҷак расо гул кардаст-е! Имсол аз ҳамин ҷойҳо бодому қаҷҷак бичин...

Ҳудоёр ба камари кӯҳ расида-норасида боз пайи молҳоро ёфт. Пайи аз бераҳа, нишебиро миёнбур карда лагҷон-лагҷон гузаштани говҳо равшан намудор буд.

– Ана, пайи сета гов, ана, ин пайи хурдтар аз турпӣ. Хурдакак буд, гӯсолаи порина.

– Пайи асп нест-ку. Баъди аспҳоро бурданашон борон наборидаст, бояд пайи асп ҳам бошад, – гуфт Ислом ба чор сӯ нигариста.

– Аҷаб не, аспҳоро савор гашта аз ҳар ҷониб рондагӣ. Қӣ медонад, балки ба суми аспҳо латта баста бошанд. Баъзе дуздон наълашро чаппа мезананду бемалол меба-

ранд. Ҳунари бисёр доранд... Балки аспхоро рост ба та-рафи қазоқон бурдагистанд.

– Ҳа, ба тарафи қазоқон бурдагистанд, – гуфт Ислом ҳам. – То ин вақт аспхоро дар күчө нигоҳ медоранд? Ба ҳавлиаш барад, ҳамсояхояш хабар мейбанд, ягontaаш дарак медодагист охир?

– ҚЙ медонад. Аспхоро бурда баъд барои говдуздй ҳамон аспхоро савор омадагистанд? Ҳамсояи сарахсай корвони уштурро биёрад ҳам, ҳап... Ба ҳар ҳол, дур намераванд. Аз Сарахс дур намераванд. Агар раванд, мардум дар роҳу рўй мебинанд, даракашро мейбем.

– Пайи асп нест, – гуфт Ислом, ки пай гирифта ме-рафт. – Пайи чорук барин...

– Ачаб не, дуздон пиёда гаштагистанд? Асп катй рост аз пайи говҳо намегарданд-ку. Аспхоро ҳам ҳамин-ҳо бурдагй! Дуздон ба сумҳои асп як порагй пўстстро ме-банданд, паяш намемонад.

– Ин тавр бошад, барои чй ба суми говҳо пўстак набастаанд?

– Паи гов дар ҳама чо ҳаст... – гуфт Худоёр чй ҷавоб доданашро надониста.

Лаҳза ба лаҳза аз пеши раҳи онҳо села-села кабкҳо патаррас зада ба ҳаво мепариданд. Худоёр чанд бор ба туфанг тири чошма монда кабк задан хост, аммо азбаски Ислом ба ин кори ўрағбат накард, аз қасдаш гашт.

– Чй мекунед? Вакти тухму чўчааш. Нагз не.

– Ҳамту-ку, лекин одами шикор карда гаштагй, сайд-ро бинад, худашро доштанаш мушкил, додар. Лекин агар гурм бинам, мезанам. Се-чор сол пештар додот катий ба кўли Фазилмон меомадам, қариб ҳар бор якта-дутааш дар сари кўҳ шах шуда ба мо нигариста меистод. Қўчқо-раш посбонй мекунад. Дигарҳояш бемалол алаф меҳур-данд, вай ба ягон шахи аз ҳама баланд баромада атрофро нигариста меистад. Моҳона мегирй-а, падаркусур!.. Ҳар

бор ман ана ҳамон посбонашро мезанам, гӯшти дуруст надорад, пӯсту устухон аст. Ҳеч алаф нахӯрда, доим ҷашму гӯшаш ба атроф-дия. Фақат дар тирамоҳ андак гӯшт мегирад, исқот, – гуфт Ҳудоёр ба шавқ омада.

Вай кулоҳи қароқӯлиашро гирифта, сарашро хорид, баъд телпакро ба сари зонуяш ду-се бор зада чангӯ губорашро афшонду боз пӯшид. Қароқӯли дорчинранг ба ранги худи ў мувоғиқ афтода буд. Ҷомаи ласи сиёҳи майдалаганд, мӯзай хиром – ҳама гувоҳи ҳол буданд, ки вай одами соҳибмартба ва дорои ин замину макон аст. Дар Гучумак, Такоб ба ғайр аз директори мактаб Расулий дигар ҳеч кас ин хел сару либос надорад, – аз дил мегузаронд Ислом. – Лъяннатӣ дилу гурда ҳам дорад... Додом мегӯянд, ки тилло ба одам қуввату часорат мебахшад. Ҳикоя карда буданд, ки дар замонҳои қадим сартароше будаст, бечораву худотарс. Доим ришу мӯйсари подшоҳро вай метарошидаст. Як рӯз сартарош ҷои корашро ба тарафи дигари сартарошхона лағондаст. Маҳз ҳамон рӯз подшоҳ ба мӯйсаргирӣ меояд. Ҳангоми мӯйсаргирӣ сартарош ногоҳ аз риши подшоҳ гирифта ба гарданаш тег мемонаду мегӯяд: “Бо ҳамин тег саратонро бурида партоям ё духтаратонро ба ман медиҳед?” Подшоҳ дар тааҷҷуб мешаваду мегӯяд, ки “Хой, усто, ин ҷо ҷойи хостгорӣ не, аз рӯи расму таомул хостгор фиристед-дия”. Сонӣ подшоҳ аз ин шуҷоат ва густоҳии устои бечора ҳайрон-ҳайрон ба қасраш меравад. Вазирашро ҷеф зада, мегӯяд, ки гап чунин шуду чунон. Вазир мепурсад: “Баъди ин сухан, ҳангоми аз сартарошхона берун омаданатон авзои усто ҷӣ хел буд?” Подшоҳ мегӯяд: “Доимӣ барин, сарҳам, бечора.” “Вақти таҳдидаш сартарош дар кучо меистод?” “Дар тарафи ҷапам.” Вазир бо ду нафар хизматгор ба сартарошхона мераваду ҳамон ҷои усто истодаро ковед мегӯяд. Мекованд. Як кӯза тилло мебарояд. Онро бардошта вазир пеши подшоҳ меояду

мегүяд: “Тақсир, ба шумо устои бечора ана, бо зўри қуввати ин тилло таҳдид кардааст. Пояшро аз болои тилло бардошта ба чои дигар мемонаду аз гапу кораш пушаймон мешавад. Вайро бубахшед, гунахгор ин тилло аст...”

Ачаб не, Худоёр ҳам дар киса як даҳто тилло андохта, ҳавои ҳамон катӣ ба сари дуздони Сарахс меравам гӯён баромадагист? Аспаш ўро аз ҳар бало ҳалос мекунад. Туфангаш ҳаст. Аҳволи ман чӣ мешавад, намедонам... Ман пеш аз ин бо дузду роҳзан кордор нагаштаам, ҷангараю муштзан ҳам нестам...

Онҳо гоҳе хомӯш, ҳар яке ғарқи андешаҳои худ, гоҳи дигар аз ҳар ҳусус сӯҳбатқунон гашти пешин ба сари кӯҳи Сарахс баромаданд. Дар поён деҳаи Сарахс намудор гашт. Онҳо дигар ба пайи мол нанигариста меомаданд.

Дар поён, дар қад-қади рӯд деҳаи иборат аз кулбаҳои сангин, боғҳо, киштзорон, бинои сафеди мактаб дар шуои офтоби майл ба ғуруб карда гулобиранг ҷилва мекарданд. Аз сари кӯҳ то ба деҳа қарӣ ним санг ё бештар роҳ буд.

– Шитоб кунед, торикӣ наафтода, ба ягон манзил ҳудро расонем, – гуфт Ислом ҳавотиромез.

– Ҳар моле, ки ба ин сӯ гузашт, аз аҳли Сарахс мепурсӣ, дигар гап нест, – мегуфт Худоёр дар навбати худ. Онҳо ҳоло бо пайраҳаи серравуои улавгард аз кӯҳ поён мешуданд. Дар рӯи реги пайроҳа паи тозаи мол на-муд. Дар поёնтар аз байни шаҳу зовҳо таноби дуди кабуд ба осмон мепечид. Онро дида Худоёр лаҷоми аспашро қашиду лаҳзае истода бӯ гирифтан хост. Аммо шамол аз паҳлӯ мевазид.

– Ҷӯпонҳо фалла мепазанд-дия, – гуфт Ислом дар чехраи Худоёр осори ташвишро мушоҳида карда. – Наход, ки моли дуздиро дар ҳамин ҷо кушта кабоб кунанд?

— Охиста, дида гузаштан даркор, — гуфт Худоёр. — Албатта, одами чиз гум кардагӣ бағали очаашро ҳам мековад, мегӯянд, лекин... кофтан даркор, додар! “Бадкина набошу бадгумон бош” гуфтаанд...

Ин дам ҷашми ҳар ду баробар ба ғурги аз тарафи дуд ғурезон афтод. Ғург ғолибан аз он сӯ бешитоб ва беталвоса меомад. Азбаски бод аз пахлӯ мевазид, вай онҳоро якбора диду чунон тоҳт, ки дар як мижа задан ба қафои зове гузашта аз назар пинҳон шуд.

— Ҷӯпонҳо туғанг надоштаанд, — гуфт Худоёр ба тарафи дуд ишора карда.

— Аз кучо фаҳмидед? — тааҷҷуб кард Ислом.

— Ғург ба майли хотир меомад, надидӣ?

Онҳо пайраҳаи печ дар печро гузашта, фурсате аз миён нарафта аз кӯҳ поён шуданд. Дуд аз роҳ дуртар, аз қафои зови баланде мебаромад.

— Молашон наменамояд, инҳо ҷӯпон не, — гуфт Ислом ба таҳмин.

— Ба сари ман ҳам ҳамин фикр омаду атрофро аз назар гузаронида омадам, рама наменамояд, — сухани Исломро тасдиқ кард Худоёр.

— Ҷӣ мекунем? Ба наздашон меравем?

— Меравем. Бинем каний... Кӣ медонад... Кӣ бошад... Эҳтиёт шав... Ба чор тараф нигариста гард. Натарс, мо одами давлат...

Баъди он, ки ба мавқеъи дудбаро наздик рафтанд, Худоёр ба Ислом амр кард:

— Пеш гузар, — Худоёр Исломро пеш андохту онҳо аз пайраҳа ҷудо шуда ба он сӯе, ки дуд мебаромад, равона шуданд.

Вақте, ки ба зов наздик шуданд, Худоёр гуфт:

— Ҳудатро ҳамеша аз зов дур гир... Аспатро аз зов дур гирифта ҳай кун.

— Барои чӣ? — бетоқатона пурсид Ислом.

– Ҳамин хел кун, – Худоёр охиста туфанғашро аз кифт гирифту поён фуровард ва дар як даст дошта равон шуд.

Ислом сабаби таъкиди Худоёрро фикр карда дар-ефт: аз тарафи зов зуд ҳамла карда бо як санг одамро зада меафтонанд.

Онҳо зови бузурғо, ки ба мисли тале буд, чарх зада гузаштанду якбора аз сари кабобхүрӣ се тан мардон ба-ромаданд. Се нафар инҳоро диданду кордҳо дар даст парида аз ҷойҳояшон хестанд. Дар вақоҳати ҳеч яке талвоса набуд, гӯё ба истиқболи меҳмон барҳоста бошанд, аммо табассуми мор дар чехраҳошон гул мекард.

– Дастантро бардор!.. – Худоёр мили туғанғро ба сӯи яке аз онҳо рост кард. – Кордро парто!.. Парто, мепарронам!

– Телба нашав, Худоёр, – гуфт яке аз онҳо, ки марди навчай хушбурут буд. – Аз ин бозича мо ҳам дорем. Ман то ҳол ба амри ҳеч кас даст набароштаам. Ин ту, фаҳмидаю нафаҳмида даст бардошта, одамони бегуноҳро бадарга карда будӣ! – Ин суханҳоро гуфтаравон вай номаълум ду-се қадам пеш омад.

– Начунб! Мепарронам!.. – бонг зад Худоёр. Сипас такрор кард: – Агар боз ҷунбидӣ, мепарронам!

– Натарсон. Барои молат омада бошӣ, ана, молатро гиру рав. Лекин бе дӯгу дабара. Аз туғанғ метарсидағӣ одамат мо не. Доноста бош, ҳамин корд катӣ аз ҷои истодагиам ҳалқата медарронам! – Вай чи гуна корд ғурронда тавонистанашро ба Худоёр хотиррасон карда-накарда садои тир баромад.

– Ҳа-а, номард... – дузд сари синаи хуншорашро бо як даст дошта, лаҳзае ба ҷашми Худоёр нигариста истоду охиста ба замин афтид.

Ду тан ҳамнишинони вай баробари тир күшодани Худоёр ду-се бор ҷаҳиданду аз назар пинҳон шуданд. Ху-

доёр боз як тир кушод – рӯй ба осмон, ба тарафи гуреза-ҳо равон кард.

– Акбари Дузд... – гуфт Худоёр ба марде, ки ба хоку хун ҷӯлида ҷон медод, ишора карда. – Хайрияте!..

– Зуд бошед, ҷароҳаташро бандем ё ба табиб барем? – гуфт Ислом дар изтироб. Ранги рӯи вай дока барин са-фед гашта буд, лаҷоми асп дар дасташ меларзид. Ҳатто овозаш тамоман ба худаш ноошно шунида шуд.

– Дигар ба вай на табиб даркор аст, на моли колхоз. Аллакай ҷон ба ҳақ супорид... Агар саҳл бехабар мемон-дем, ҳар дуямонро ҳам тӯрпӣ барин сар мебурид, – гуфт Худоёр андешаманд. Маълум буд, ки забонаш ин сухан-ҳоро мегӯяду дар сарааш андешаҳои дигар аст.

Ислом аз хусуси роҳзани машхури ин атроф Акбари Дузд борҳо ҳикоятҳои ғалатӣ шунида буд. Модарон шаб-ҳо бачаҳои ноороми худро бо исми вай тарсонида сокит мекарданд. Бинобар он, ҳеч бовараш намеомад, ки чунин як роҳзани номдоргашта ба ин очизӣ дар хоку хун ҷӯлида хобида бошад. Ислом ба атроф ҷонсарак нигарист. Ба назарааш чунин намуд, ки аз паси ҳар як буттаю ҳарсанг ҷӯраҳои Акбари Дузд ба сӯи онҳо мили туфангро рост карда нишон мегиранд.

Ислом азбаски бори аввал ин гуна фоциаро бо ҷашми худ медиҳ, ҳоло маҷоли сухан гуфтан надошт. Касе, агар аз наздиқонаш ин дам ӯро медиҳ, балки намешиноҳт – дар як лаҳза тарҳи рӯяш дигаргун гашта, гӯлаки ҷаш-монаш гӯё аз қосахона берун ҷаҳида буданд.

Дар манқали сангин пораҳои гӯшти ба навдаи бодом гузаронидагӣ сӯхта, бӯяш ба атроф паҳн мегашт. Бод алавро бод дода лаҳчаҳо аланга мезад. Дуздон гӯшти бо-қимондаи турпирио ба пӯсташ печонда ба болояш як санги қариб якпудиро зер карда мондаанд.

– Биё, даруни ин буттазорро бинем, – гуфт Худоёр баъди он, ки лаҳзае ҳомӯш ин манзараро аз назар гуза-

ронданд. – Молҳо бояд дар ҳамин атроф бошанд... Ториқӣ нафуромада мо бояд аз ин ҷо равем... Ҳар чӣ зудтар равем, беҳтар аст.

Онҳо се модаговро дар ҷангалзор бастагӣ ёфтанд.

Сипас Ҳудоёр қафо гашта омаду гӯшти тӯриро ба ҳӯрцинаш ҷо кард ва онҳо се модговро пешандоз карда ба роҳ даромаданд.

- Аспҳоро чӣ карда бошанд? – пурсид Ислом.
- Аспҳоро пештар гирифтагӣ... Ёфта медиҳанд.
- Ҳозир қафо мегардем?
- Не, дер шуд... Ба дехаи Сарахс рафта ба Рустам меҳмон мешавем.
- Охир... Охир, ин чӣ хел мешавад?! – гуфт Ислом бо сӯзу гудоз ба сухан даромада. – Мо Акбарро куштем. Хешу табори вай аллакай ҳодисаро шуниданд! Чӣ, гумонатон, ҳап мешинаанд?! – Дар овози Ислом асабонияти ӯ равшан эҳсос мегашт.

– Натарс... – Баъди лаҳзае Ҳудоёр илова кард: – Як илоҷе карда зудтар ҳудамонро ба ҳавлии Рустам расонем шуд. Дуруст мегӯй, ин мардум барои орият ҷон медиҳанд. Ҳуни Акбарро ба ману ту ҳамту намебахшанд. Ҳуҷӯр будан даркор, додарам... Ба бағалат ду-се қайроқсанги дуруст андоз. Эҳтиёт-да...

– Охир... Ин... ин мурдаро партофта меравем? – боз пурсид Ислом.

– Омада мегиранд. Соҳибони зӯр дорад ин мурда, додар. Мурдаи Акбар бесоҳиб намемонад. Омада истодагистанд. Аҷаб не, дар роҳ рӯ ба рӯ оем. Рафтем. Далер бош, дар пешонӣ чӣ навиштагӣ бошад, ҳамонро мебинем. Аз вай зиёдашро намебинӣ. Ман ба роҳ баромада бесабаб туро ба ҳамроҳӣ нагирифтам. Дар ин раҳ ба одам ҳамсафари мард даркор, додар. Туро назарам гирифт...

“Тилло... тиллои сабил ин одамро бардор-бардор

дорад, – мегуфт Ислом дар ботин ва ҳам Худоёрро ва ҳам тиллоҳои ӯро лаънат меҳонд. – Ҳамин замон хешу табораш моро сангборон карда мекушанд, дигар гап не!”

Онҳо молҳоро пешандоз карда ба роҳ афтоданду баъди ним соат ба деха даромаданд. Сарахс дар байни ду табақаи на чандон васеи кӯҳ дар ду бари рӯди серобе чой гирифта буд.

Ислом ингуна ҳаяҷони шиддатнокро бори аввал эҳсос кард ва аз ин сабаб вуҷудаш ғайрииҳтиёр меларзид. Ҳар як сокини Сарахс – хоҳ зан аст, хоҳ бача дар назари вай қасосгири Ақбар барин менамуд. Се санги ҳар яке як-якуним, ду килогӣ дар бағал ба баданаш мисли ях мера-сиду гӯё ҳар лаҳза аз хатари дар пеш буда ӯро огоҳ мекарданд. Ҳоло дар мағзи вай саволҳои бисёре, андешаю шубҳаҳои зиёде ҷавлон доштанд, vale фурсати гуфтугӯ набуд. Андаке ҳарф задану саргарм шудан баробари марг буданро ҳар ду ҳам идрок мекарданд. Ислом модговҳоро пешандоз карда мерафту Худоёр, туфанг дар даст зоҳирان ором, vale ботинан дар изтироби шадид, ҷаҳор ҷонибро нигариста ба таҳқиқ мегузашт.

Торикӣ ғализтар мегашту руҳияи Исломро бештар ба фишор меовард. Ҳар як садои ҷонвар, ҳар як овози деҳаи пурвалвала ба торҳои асаби вай мисли санг мерасид. Бале, аз қӯчаи тангу қачмакаҷи деха се модговоро пешандоз карда мерафту қалби Ислом мегуфт, ки ҳамин замон аз яке ин ҳавлиҳо овози гиряю нола баланд мешаваду пайвандони шаҳид дар ғазаб, хунталабона метозанд ва ҳар дуро тиккаю пора мекунанд. Кош, ин модговҳои ис-кот ҳар лаҳза ба як сӯ надавида рост мерафтанд!..

Як километр барин роҳи деха, ки иморатҳояш парешон – даҳ-понздаҳ ҳавлӣ он сӯтар – дар таҳи тал, понздаҳ-бист ҳавлии дигар каме дурттар – дар канори рӯд воқеъ афтода буд, барои онҳо монанди як фарсанг роҳ тӯлонӣ намуд. Ниҳоят онҳо бе пушт-пушт, рост молҳоро

пеш андохта аз дарвозаи Рустам даромаданд. Рустам дар хона набудаст, зану бачаҳояш аз ин гуна меҳмони бетакаллуф дар тааҷҷуб бошанд ҳам, зуд ба пешвоз омада салом карданд.

– Ваалайкумассалом, – гуфт Худоёр зуд худро аз сари зин ба замин андохта. – Рустамбой кучоянд, келин?

– Ҳозир меоянд, ба хона дароед, – гуфт зан бо бари рӯмолаш сари сина ва як бари рӯй ва даҳону биниашро пӯшида.

Аз фикри Ислом гузашт, ки зан ба меҳмону меҳмондорӣ одат дорад, дастархондор будаст, бо марди бегона ин тарз ором, батамкин, худашро гум накарда, bemalol ҳарф задани занони деҳотро вай хеле кам дида буд.

– Хайр, мо меҳмони шумо, келин.

– Хуш омадед... Ба хона дароед. Додош ҳозир меоянд.

Як писараки 9-10 сола дар дасташ обдастаю дастпоккун ҳозир нигарони онҳо буд. Писараки дигар зуд омада, аз ҷилави аспҳо гирифт. Худоёр ҳӯрчину туғангро ҳамроҳаш гирифта ба меҳмонхона даромад. Ислом се қайроқсанги дар бағал овардагиашро бо ду даст аз рӯи чомааш дошта меистоду намедонист онро чӣ кор кунад. Нихоят, ҳозир гуфту аз паси Худоёр ба меҳмонхона даромада, сангҳоро дар бари ҳӯрчини вай монд.

Соате аз миён нагузашта онҳо андаке хотирчамъ дар меҳмонхонаи Рустам дар сари дастархон нишаста ҷойу нон меҳӯрданду яке аз писарони соҳибхона, голибан, писари аз ҳама бузургӣ, ки ба таҳмин аз ҷордаҳ сол беш надошт, бо онҳо сӯҳбаткунон ҷой мерехт. Худро ҷавони баркамол гирифта, баробари мардон қалон-қалон сухан гуфтани вай гаши Исломро оварад ҳам, пай бурд, ки ин бача бо меҳмонон бисёр нишастуҳез дошта, ба ин усул одат кардааст. Лаҳзае баъд Ислом соддагии ӯро бубахшиду ба сӯҳбат рағбат намуд.

– Амак, аз афташ, ин модаговатона ба бозор меба-

ред-а? – вай Исломро ҳанӯз ба сӯхбати худ нолоик мешумурд магар, асосан, ба Худоёр хитобан сухан мекард. – Додом ҳам бозор рафтани буданд, панҷ-шашта моли реза мебарем... Дар тарафи шумо ҳам мол арzon, чоқам? А?

– Ҳа, арzon, имсол арzon, – таноби сӯхбатро кашол мекард Худоёр. – Ҳошок намонд, мол ҳолӣ аз ёбон сер намешавад.

– Ҳамеша аввали баҳор мол қимат мешуд-а, амак?

– Ҳозир дар дasti ҳалқ пул нест, писар, қудрати ҳарид надорад.

– Мебахshed, пурсидан айб не, шумоён аз кучо?

– Аз Гучумак. Ҳеч ба тарафҳои мо рафта будӣ?

Ҳайр, додот доим моён катӣ нону намак аст...

– Не. Як бор туйи як ошнои додом буд, ба Такоб рафтем. Бузкашии зӯр шуд. Бачаҳои Такоб ҷормагзозиба зӯр будаанд. Қариб панҷоҳ сӯм бой додам. Шаб додомин то саҳар ҳулус заданд, ман хоб накарда, ҷӯтал ғун кардам. Сад сӯм зиёдтар ҷӯтал гирифтаам, бовар мекунед?

– Ист, ки ҳавлии Ақбар ба ин ҷо наздик аст ё дур?

– Не, дар поёнтар... Э, ин молҳои вай аст?

– Не, ин моли ҳудамон, моли колхоз.

– Ҳа-а, гуфтам, дар гӯши ҳар яке ҳалқа задагӣ. Ақбар гӯши моли ҳалқадора мебуррад. Ҳамаи молҳояш якгӯша! Медуздад-дия.

– Милиса намегирад-ҷӣ? – пурсид Ислом.

– Э-э, милиса ба моли вай ҳад дорад?! – гуфт бача овозашро андаке паст карда. – Уна гирифтан осон не. Милисаҳо катӣ ҳам ҷӯра. Калони милисаҳо омада буд, дар хонааш меҳмон кард, шабаш катӣ арак ҳӯрда, таппончапарронӣ карданд! Ягон тирашон ба хона назанад гӯён, очаам дару дарчаҳоро саҳт бастанд.

– Ҳудашро ҷандин бор гирифтанд, аммо ҷӯраҳояш баъзе қалонони район катӣ ошноӣ доранд-дия, – гуфт Худоёр хитобан ба Ислом.

— Чӣ мекунем-а? — гуфт Ислом ба ҷашми Худоёр маънидорона нигариста. — Амак наомаданд-ку?

— Парво накун, мо имшаб меҳмон. Фардо — худо подшоҳ аст. Албатта тарафи хундорон ҳам ҳамту намешинанд. Як талотӯб мешавад, — гуфт Худоёр бо ишораи ҳозир бош. — Лекин мо — меҳмони Рустамем, вай ҳеч на-мемонад, ки меҳмонашро ранҷонанд...

Ин дам “ассаломалайкум” гӯён аз дар Рустам даромад. Ҳар ду ба по барҳоста, бо соҳибхона гарму ҷӯшон воҳӯрӣ ва ҳолҷӯй карданд. Вай марди навҷаи гарданборик, заифчусса бошад ҳам, бағайрат ва дасташ пурқувват барин менамуд. Ҷашмони чуқур ва нигоҳи хушҳоле дошт, ки ҳамеша ба рӯи кас ҳандида менигарист.

— Марҳамат, марҳамат, хуш омадед, — гуфт Рустам чехраҳандон бел барин дастҳои қалони пурқувваташро ба рӯяш қашида. — Кадом шамол парронд? Хуш омадед. Ба тарафи мо ҳам меомадед-а?

— Хушбаҳт бошед, — гуфтанд ҳар ду меҳмонон баробар.

— Канӣ, як чойи тоза дам...

Писарак бо ним ишораи падар чойникро гирифта аз ҷояш барҳост.

— Хуб, гап занед, Гучумак тинҷ охир? Ҳама дӯстон? Мулло Ҷавлон, Парчабону?

— Сарахс тинҷ бошад, Гучумак тинҷ мешавад, тақ-сир, — ба сухан даромад Худоёр. — Мо — меҳмони шумо-ем. Агар аз шумо ин сирро руст қунем, аз рӯи одамигарӣ не...

— Ҳӯш-ҳӯш?.. Тинҷед, охир? — Ҷашмони зираку ҳандони Рустам ба ҷашми ҳар ду озмоишкорона дӯхта шуд.

— Як фалокат шуд...

Баъд Худоёр ҳодисаи дар таҳи кӯҳ рӯйдодаро ҳикоя кард. Ҳангоми накли воқеа сабаби күшторашро андаке дигаргун соҳт: “Вай корд ғурронд, кордаш қариб ба қа-

фаси синаам занад”, гуфт.

– Ваҳ-ваҳ... – ин саргузаштро шунида ба нишони афсӯс сар такон дод Рустам. – Хайрият, ҳеч қадомаш хабар наёфта ба ҳавлӣ даромадед. Оббо... – Аён буд, ки ҳоло мард саҳт дар андеша афтодааст ва чӣ гуфтанашро намедонад.

– Мо маҷбур будем... дигар илоҷ надоштем, – худро сафед мекард Ҳудоёр. – Ана, шариконаш гӯянд...

– Хайр, чӣ илоҷ, шудани кор шудаст. Аҷалаш расида будаст... Бафароғат шинед, гуфт Рустам пиёлаи чойро дароз карда. Баъд гуфт: – Инҳо хуни Акбарро ба шумо намебахшанд, дониста бошед. Як бор зӯр мезананд. Лекин шумо ҳозир меҳмони манед. Даст расонида наметавонанд. Баъде, ки ба хонаатон рафта расидед – кори онҳо ва ёратон ба худо. Аспҳоро агар гирифта бошанд, ёфта медиҳанд. Агар фурӯхта бошанд, пулашро мегиред-да...

– Ҳазор раҳмат, – гуфт Ҳудоёр даст ба сина бурда. – Мо аз қӯҳ ба қафо гашта мерафтем, лекин шуморо паноҳ карда омадем. Дилам аз шумо пур буд, додарам.

– Ҷудо аз худ дилпур будаанд, ки бе туфанг ба Гучумак рафтаанд, – гуфт Рустам гӯё худ ба худ мулоҳиза меронда бошад. – Аҷоиб, ҳеч аклам намегирад.

– Ҳа... Агар туфанг медошт, дӯстам, мо ҳоло дар ин ҷо – сари дастарҳони шумо намешиштем.

– Ҳа, ин аниқ. Ба ин кор раҳматӣ устухон надошт... Ҳоло имшабу пагоҳ осуда намемонанд... Тӯби вай замину османа ба ҳам мезананд.

Ба гайр аз ин, бисёр дуздони калони дуру наздик катӣ дӯстию бародарӣ дошт, раҳматӣ... Аз пой-мояш назадед-дия, афсӯс... Ҳундор намегаштанд, – изҳори надомат мекард Рустам.

– Чӣ хел кулангро зер карданамро худам намедонам, – худро сафед мекард Ҳудоёр ва тафсилоти ҳодиса-ро гаштаю баргашта мегуфт ва ҳар бор ягон ҷузъи тозае

барои сафед кардани гунохаши илова месоҳт.

Ин лаҳза тақ-тақи дарвоза шунида шуд ва касе номи писари Рустамро гирифта ҷег зад. Ҳар се маънидорона ба рӯи яқдигар нигаристанду Рустам аз ҷо бархестаравон гуфт:

— Овози мард... Ман мебароям. Бепарво шинед. Ба-фароғат... Шумо дар хонаи Рустам меҳмонед...

Лабҳанди самимии ў ба дили Ислом қувват баҳшид.

Ин лаҳза аз таҳи дарвоза валвалай гурӯҳи мардон, алфози дашному таҳдид омехта ба гӯши онҳо расид.

— Аз сари қӯҳ ба қафо гашта мерафтем, беҳтар буд, — гуфт Ислом маъюс ба ҷашми Ҳудоёр нигариста.

— Дар нимароҳ ҳар дуямонро ҳам нобуд мекарданд... Лаънатира аз поиш задан лозим буд, лекин саросема гаштам... — гуфт Ҳудоёр ба таассуф сар ҷунбонда. — Инҳо хундор шаванд, то қиёмат аз ёд намебароранд...

## БОБИ БИСТУ ЯКУМ

### ЗАВЛОНАИ ДАСТИ ҲУНАР

Дар деҳа хостгории Ҳайдар ба Шодоб дигарбора мавчи гуфтугузорҳоро боло кард, боиси таҳминзаниҳо ва гумонҳои беканор гардид. Мардуми солдидаи Гучумак мегуфтанд, ки дар замони пеш аз инқилоб одамон ба гай-бат камтар машғул буданд, зеро ҳар яке осиёб дошт ё аз паи дурдарию кафшдӯзӣ зиндагӣ мекард. Акнун ҳама бекор, кори колхозро сарам-дилам ба ичро мерасонанду аз бекорӣ гайбати яқдигарро мекунанд, дар назди худо-ванд гуноҳи азим будани онро ба ёд намеоранд.

Ҷавонон, хусусан, онҳое, ки аз муҳаббати Ислому Шодоб огоҳӣ доштанд, ҳоло падари духтарро лаънат мекарданду мегуфтанд, ки “духтарашро ба бозор андоҳт...” Баъзеи дигар мегуфтанд, ки Мулло Мурод ва Салими Зо-

ғакро ба сари як дастархон шинонда намешавад, инҳо мисли гӯсфанду хуканд. Зоғак тӯби раис катӣ кудо шавад, дуруст, мувофиқанд, ҳар ду тараф – парвардаи ҳукумат, бобою момоҳошон ҳам ба яқдигар мувофиқ... Модари Парча ҳам чунин буду чунон буд, бобои Зоғакро ҳам дар бозори Лоиш як тӯрпии дуздагиши катӣ дошта расо лат дода будаанд, – гӯён мардуми Гучумак ҳафт пушти ҳар ду кудоро кофта, таҳлил мекарданд.

Дар ҳаққи Парча мардум ба ҷандин эҳтиёт сухан мекарданд ё комилан, ҳомӯш буданд. Бисёр қасон мегуфтанд, ки “ҳозир дар бораи Парча ҳеч чиз гуфта намешавад, – на хуб, на бад. Баъди аз мансаб рафтанааш мардум ҳар чӣ гӯянд, ҳамон гап аст.” Дар байни ҳалқ баъзе бедаҳанҳо дар ҳар ҷо гӯшакӣ мекарданд ва он шафشاфҳо ҳам беасос набуданд. Яке мегуфт, ки вай бо раиси колхози ҳамсоя ҳингир-ҳингир дорад, дигаре тасдиқ мекард, ки қалони ноҳия дəҳai мо катӣ наздик аст, агар ҳамин хел намебуд, ахли Гучумакро хеле вақт қабл ба тарафи Мирзочӯл муҳочир мекарданд, гурӯҳи дигар савганд ба забон меоварданд, ки вай қайҳо зани Ҳудоёр аст, маҳрамона никоҳ кардагианд.

Баъд дар байни мардум валвала барҳост, ки тагои раис барои тӯй ба хонаи Зоғак як тӯрпӣ фиристодасту ҷанд пуд орд. Шӯрбою фатир катӣ ба ҳалқ тӯй медодаанд...

Ислом аз шунидани ин ҳама валвалаҳо дилтанг шавад ҳам, ҳушу ёдаш асосан, ба мочарои байтал банд буд. Рӯзи аз ноҳия, аз назди байтор баргаштанаш шомғоҳон ба тарафи ҳавлии Шодобино рафт, дар он атроф хеле вақт ҷарҳ зада гашт, аммо духтар аз ҳавлиашон берун наомад. Ҳуштаккашон ҷанд бор аз паси девораш гузашта бошад ҳам, Шодоб зоҳирان, гӯшашро ба карӣ зад. Маҳбубааш дидаю дониста ўро нописанд кард. Як бор воҳӯрда, малул нашав, тақдир ҳамин будаст, гӯяд, ҳеч қис-

сае набуд. Маълум мешавад, ки дар дилаш як зарра ҳам меҳр набудаст. Ин тавр бошад, чаро рұмолча дод, дар тааҷҷуб буд Ислом. Ачаб не, волидайнаш дили ұро хунук карданد. Агар Шодоб дар сари қавлаш меистод, Ҳайдар-ро аз қасдаш гардондан мүмкин буд. Вале дили Шодоб дигар ба ұ об немекхұрад... “Хоху нохоҳ дұст медорам, алам мекашам, аммо өй илоч... Аслан, “падар розі – худо розі” гуфтаанд, модом ки падару модар розі нестанд, ин ҳавасро аз сар дур карданам лозим, – мегуфт Ислом худ ба худ. – Лекин одам тан додан намекоҳад... Як бор дурустар вохұрда шикамсері мебұсидам, шояд камтар алам мекард...” Баъд худро маломат кард, ки аз бұсидани зәни касе өй муродаш ҳосил мешавад. “Дунё – дори мукофот” мегүянд, баъд арұсшавандай маро ҳам дигаре мебұсад... Не, аз сари ин шұхихои бачагі гузар, Ислом, одам шав... – мегуфт ұ ба худ.

Сахари имрұз Ислом ба күх рафта, галаро хабар гирифту зуд омаду ҳоло дар ҳавлій интизори он буд, ки байтор меояду ұро ба идораи колхоз өгем мезананд. Аслан, вай чандон дилпур набуд, ки байтор меояду мақса-даш ҳосил мешавад. Барои ҳезум бурданаш байтор ұро расо ба хичолат кашонид. Марди ғалатай будаст: таъна кард, маломат гуфт, аз гүр гирифта ба гүр заду охир: “хайр, азоб қашида овардай, фурор, ҳезум надорем, лекин... ма, пулаша гир” гүён, як бандча пули майдаро ба кисай Ислом андохт. Соңай гуфт, ки аспи мурдагиро рафта дидан вазифаам, аммо өй кунам, ки рах дур, як худам ба чандин колхоз вобастаам, улав надорам... Сипас таъинот дод: “Ҳозир раву аспи мурдагиро кафонда шушашро гир, ба линга андохта ба хонаатон бару дар ягон өзи сард мон. Ҳеч қас набинад, фаҳмидай, каллаварам? Боз намак назанай!.. Ман расида меравам... Баъд чой кард, нону қанд хүронду ба ҳамон тундии шұхиомез амр кард: “Хүш, акнун аробаатро каш!”

Хуб, фаразан, ин аспи пирро аз гарданам соқит карданд, он ду аспи ҷавонро аз кучо меёбам? Он ду аспро дузд бурдагӣ, дигар гап не.

Акбари Дузд ва шариконаш модговонро бурда буданд, ба ду асп мункир гаштаанд. Худоёр ба Ислом гуфт, ки садқаи сар, яктоашро қуштем, мон ҳамон ду аспи колхоз садқаи сар, ҳамон гӯсолаю тӯрпиатро оварда дех, ба чои аспҳо мегузаронем...

— Ачоиб, Акбарро шумо паррондеду хунбаҳояшро ман медиҳам? — гуфта Ислом норозигиашро баён кард.

— Агар онҳо катӣ қашокаш қунем, мо — ҳар дуро ба прокурор дода, муттаҳам меқунанд.

Баъдтар одамон гап-гап баровардаанд, ки аспҳоро дуздони сарҳасӣ нагирифтаанд, балки бо дастури қадоме аз ҳамдехагон дуздони бегона бурдаанд.

Дар бораи бедарак гум шудани ду аспи беҳтарини колхоз ҳар нафар ҳар гуна сухан мегуфт.

Вале ҳоло ҳушу ёди Ислом ба тӯйи Шодоб банд буд. Ҳатто байтор наояду гӯсолаю гуночинро бурда ба колхоз дода, аз ин ғавғо зудтар гиребонашро раҳо кардан меҳост.

Вай баъзан ҳудро таскин медод, вале соате аз миён нагузашта ба ҳуд азм мекард, ки намегузорад маҳбубаш ҳамсари ҷавонмарди дигаре гардад. Айёми охир вай тамоми орзуҳояшро бо ҳамин дуҳтар вобаста соҳта буд ва ҳоло аз даст рафтани Шодоб дар назарааш баробари заволи ҳамаи орзуҳояш дилфишор, бениҳоят дилфишор асар мекард.

Бинобар он ҳам, Ислом агарҷӣ дар амал ҳоло байторро интизорӣ мекашид, фикраш ба Шодоб банд буд, дар ин вазъият чӣ гуна амал карданашро меандешид. Вай пеш аз ҳама бо маҳбубааш воҳӯрдан меҳост, аммо дуҳтар вақтҳои охир ба вай ҷондон рӯи ҳуш намедод, аз дидор ва рӯбарӯшавӣ мегурехт, амдан ҳамгап шудан намехост.

“Ягона чора – бо Ҳайдар гапзанон кардан даркор, – ме-  
гуфт Ислом. – Ачаб не, кор ба деҳодех оид шавад... Ҳа-  
вои Ҳайдар баланд, ҳеч касро назару писанд намекунад.  
Ё маро бача гумон карда, мазоҳ меқунад, балки құфтани  
мешавад. Ҳайдар аз ман чор-панч сол калонтар, ба бисту  
чор даромад мегүянд. Лекин ҳеч гап не, мушташро наме-  
хұрам. Бачаҳо мегүянд, ки дар хизмати ҳарбій дар қисми  
десант будаст, гүё ким-чй хел ҳунари деходеҳро ёд гириф-  
тааст, кас ба вай даст нарасонда, зада меафтондаст. Ҳа-  
йр, мебинам. Агар мард бошад, рүйрост тандеҳона ҹанг  
меқунад. Нағмаю фиреб катй зада, сонй ба кучо мера-  
вад?! Боз рү ба рү мешудагист?..”

То офтобшинам якуним соат вақт монд. Ислом аз  
омадани байтор умедашро канда, боз аз паи гала рафт,  
то як бор гирду ғун карда шумурда хотирчамъ гардад.

Ҳангоми бозгашт шомгоҳон дар сари чашма як соат  
рохи Шодобро мунтазир истод, аммо духтар обгирий нао-  
мад. Торикй ғализ мегашт. Ислом дар давру бари ҳавлии  
духтар тор танида чарх зад, паёпай ҳұштак қашид, vale  
ҳамаи құшишқояш барабас рафтанд.

Оқибат аз бебарориҳо имрұза дилтанг ба сүи хона  
меомад, ки хаёлаш ба Ситора пайванд хұрду бейхтиёр ба  
сүи ҳавлии вай рафт. Ду-се бор ҳұштакашон аз паси  
девори ҳавлй гузашт. Саг валвала бардошт, vale одами  
шиносро дида, зуд хомұш гашт. Ситора чандон интизор  
накарда зуд баромад. Онҳо дасти яқдигарро саҳт фишура-  
да ба қафои шахи баланди сари роҳ гузаштанду худро ба  
оғұши яқдигар андохтанд, дастхо, лабхо, нафасхо – ҳама  
ба яқдигар печиданд. Аз ин печопечи ташнагй ҳар ду  
баъди хеле фурсат ба худ омаданду Ситора бетоқатона  
савол кард:

– Аз тарафи Шодобино меой? Ҳамту не? Бечора...  
– Бечора будаам!.. – қаҳри Ислом омад. – Барои чй  
бечора будаам? Агар хоҳам, кайҳо...

– Нагүйй ҳам, медонам... Набаромад?.. Ҳим-м... – захрхандае кард Ситора. – Ақлат набудаст, Ислом!.. Қаҳрат наояд, ман холисона мегүям: вай ба ту лоиқ не!

– Барои чӣ лоиқ не? Ҳама ҳамин як гапро мегӯеду ҳеч кас дурустар, каллаи худаш катӣ фикр намекунад.

– Ҳамон ҳам духтар шуд! Ба пешӣ саг партой, саг бӯй намекунад! Зоташ – паст, худаш чиркину ифлос, коҳил... – нуқсонҳои Шодобро шумурдан оғоз карду Ислом сухани ўро бурид.

– Илтимос, биё, аз ин хусус гап назанем... Агар вай духтари подшоҳ бошад ҳам, ту мегуфтӣ, ки ман аз вай беҳтарам.

– Ман аз вай чӣ камӣ дорам? – Ситора дар оғӯши Ислом, рӯ ба рӯ нӯги биниашро ба бинии Ислом молида, ду дастаншро ба гардани ҷавон ҳалқа карда, рост ба ҷашми вай менигаристу ҷавоб талаб дошт.

– Ҳим-м... Ту... ту духтар мебудӣ, гап дигар буд, охир ту шавҳар дидагӣ! Ҳама меҳанданд... Ҳеч фикр мекунӣ ё не?

– Вай духтар аст, лекин зани ҳалол намешавад. Ту барои як шаб зан намегирий-ку! Барои чӣ мардум меҳандидаанд?! Ҷӣ қадар ҷавонон зани бева гирифтаанд, ту намедонӣ!?

– Биё, дар ин бобат гап назанем, Ситора!.. Ман ошиқи ту, аммо зан намекунам, дониста мон!.. Ҳар касе туро талабгор шавад, ҳеч ҳалал намерасонам, шавҳар қун, баҳтатро ёб. То шавҳар ёфтаниат, агар хоҳӣ, воҳӯрда мегардем... – гуфт Ислом ба рӯи Ситора нанигариста, як навъ гунаҳгорона.

– Дили ман гувоҳӣ медиҳад, ки...

– Гувоҳии дили ману ту... – захрханде кард Ислом ва сипас афзуд: – Агар бегуноҳ, порсо мебудем, рост мемад...

Дар нихоят чоштгоҳи рӯзи дигар аз он дасти рӯд, аз болои Қўргон пойкор номи Исломро гирифта фарёд бардошт. Ислом, ки гўш ба қимор менишаст, шитобкорона бо имою ишора ба вай фахмонд, ки меравад. Сипас лаҳзае саргашта бозистод: шуши аспро, ки дар халта ба шифти каҳхона овехта буд, ба идора барад ё не?

Аз модар маслиҳат пурсиid, модар ҳам дар ҷавоб саргаранг монд.

– Хайр, агар биёр гўянд, фарёд кун, Инъом тохта мебарад, – гуфт модар ба тариқи маслиҳат. – Аз пода пеш чанг бардоштан чӣ лозим?

– Не, ҳамаро ҳабардор кардан чӣ даркор. Ҳудам давида меоям.

– Дар ин деҳа ягон гапи сир мемондагӣ нест, писарам. Гумонат, агар ба рӯят мардум нагўянд, аз мочарои ту бехабаранд?! Эҳ-хе...

– Агар биёр гўянд, давида омада мебарам, – гуфт такроран ба модар ва шитобон аз ҳавлӣ баромад.

Дар идораи колхоз байтор ва Ҳудоёр ҳамсӯҳбат менишастанд. Баробари Ислом пойкор голибан аз хонаи Ҳудоёр дастархон бардошта овард. Дар он дуто нони гандум ва мағзу майиз буд. Ислом даст ба сина “ассалом” гўён аз дар даромаду бо ҳозирон даст дода воҳӯрӣ кард ва дар пойғаҳ, ду дасташ ба пеш, ба тарзи алифлом рост истод.

Байтор ҳангоми воҳӯрӣ ба вай табассум ҳам накард, шиносо буданашро зохир наҳост. Ислом ба дил меандешид, ки Ҳудоёр агар гулӯи байторро равған карда бошаду аллакай аз вай агар рӯ гардонда бошад, чӣ мекунад.

– Додарам, галаро ночор ана, ба ҳамин бача супурда будем, – Ҳудоёр Исломро ба байтор маъруфӣ кард. – Дар деҳа мард кам, чанг ҳамаро рӯфта бурд, худатон мединед... Ин бачаи бепарво баромад.

– Аспи мурдагӣ чандсола буд? – сухани ўро буриду

ба чашмаш нигариста савол кард байтор.

– Хайр... асп, аспи чавон не... синнаш ба як чо расидагӣ буд... Лекин ба кори хирман кор меомад...

– Қариб понздаҳ сол боз хирман мекӯфтаст... Ҳама мегӯянд, ки пир буд. Додом ҳам, ман ҳам якчанд бор омада гуфтем, ки ба даст гиранд, ин моли касал... – якбора ба гап даромад Ислом.

– Маҳмадонӣ накарда хап ист, навбат ояд, аз ту ҳам мепурсанд, – бо авзоъи гирифта дӯғ зад Ҳудоёр. – Э, тавба! – Вай гиребонашро дошта, дар назди меҳмон бо таачуҷуби худ Исломро сарнагун ва шармсор соҳт.

Ислом хичил гашту ҳомӯш монд.

Ҳудоёр бо ҳар як сухан ва ҳаракаташ ба байтор иззату икром зохир месоҳт, тамалуқкорӣ намуд, вале ин корро чунон моҳирона ичро мекард, ки на меҳмонро дар хичолат меафканд ва на худашро дар вазъи ноҳинчор – тамоми гапу кораш табиӣ ва бамаврид, ҳамчун намунаи одоби одамӣ ва иззату икроми меҳмондорӣ ҷилва менамуданд. Байтор ба суханони вай гӯш медоду “ҳим-ҳим” гӯён ба фикр афтода буд. Баъди он, ки вай як пиёла ҷою як-ду пора нон ҳӯрда аз ҳар хусус бо Ҳудоёр сӯҳбат кард, гӯё дар омади гап Исломро ба ёд оварду пурсид:

– Касал буданашро чӣ катӣ исбот мекунӣ? А? Гап катӣ намешавад, далел даркор аст, ҷӯраҷон! Агар шушпушашро гирифта меовардӣ, мо мединем, гап дигар буд...

– Шушашро гирифта мондаам... Ҳозир меорам... – Ислом аз ҷояш парида барҳосту нигарони амри байтор ба ҷашми вай ҷашм дӯҳт.

– Ку, биёр, бинем, – гуфт байтор бепарво. – Шуши аспи мурдаро гирифта монда бошӣ, бачаи ҳушӯр будай, додар.

Ҳамин лаҳза аз дар раис даромаду он ду ҳам ба истиқболи вай аз ҷо барҳестанд.

Ҳудоёр сухани Исломро шунида, ҳуш аз сар парид.

Сараввал вай ба ҳар ду гӯши худ бовар накарда, гоҳ ба рӯи байтор, гоҳ ба рӯи Ислом нигарист ва баъди он, ки эътимод ҳосил кард, ки хато нашунидааст, аввалбор аз дил гузаронд, ки ба вай кӣ маслиҳат дода бошад?.. Маслиҳатгари ўро ба гумону тахмин ҳам наёфту ошуфта-ҳол ба рӯи Парча нигариста табассум кард ва сипас бо ў воҳурикунон як навъ беҳолона овоз баровард:

– Ин аллакай барф зер карда будаст, мо бехабарем...

Ислом тамасхур ва оҳанги ҳақоратомези сухани ўро фаҳмид, vale ҳамоно чӣ ҷавоб доданашро надонисту оҳиста аз дар баромад. Раҳравон аз алам печутоб меҳӯрд, дандон ба дандон мефишурд, симои Худоёр дар пеши на-зараш беш аз беш қабеху манфур ҷилва мекарду сухано-ни вай дар гӯшаш гаштаю баргашта, акси садо медоданд. Одатан, ин таъбири Худоёрро дар нисбати сагбача кор фармудани одамонро ў хуб медонист ва аз ин рӯ дарунаш месӯҳт, ки дар ҷавоби чунин таҳқир лому мим нагуфт, сухани мувоғиқе ба зеҳнаш нарасид. “Ҳеч набошад, бояд мегуфтам: дар рӯ ба рӯи гург одам noctor саг мешавад, амак!.. Ҳолӣ ҳам, агар гап ояд, мегӯям, – мегуфт Ислом ба дил. – Аслан, ҳайрон мешавад кас, – мегуфт Ислом худ ба худ муҳокимарониро давом дода, – барои чӣ ин Худо-ёр ин қадар бадҳоҳи одамон аст? Ба касе некӣ кардани ўро нашунидаам. Ҳайр, қалонону хешу табораш ҳисоб не. Одами сахл аз худаш боломартабаро бинад, дар гир-даш парпанак меравад. Раис агар оҳиста сурфа кунад, вай лаббай гӯён парида аз ҷояш меҳезад. Наход, ки як умр вай ба қавли додом “нони ҳалқро хӯрда, ба намакдо-наш туф карда” гардад?.. Ҳа, онаи дунёро гуфтан гирам... Ҳукумат агар одил бошад, гирад, ҳабсхона ҷои ин хелҳо аст. Лекин ба ҳукумати мо сирф ҳамин хелҳо маъқул ба-рин. Худоёрро гирифтан ҳам осон не, вай аз қафо раҳаш-ро тоза рӯфта мегардад. Ҳа вай одами аной не... Мегӯ-янд, ки гулӯи қалонони району суду прокурорро ҳам рав-

ған карда мегардад. Боз мардум мегӯянд, ки дар тӯли понздаҳ-бист сол ба колхоз чандин раис омада рафт, лекин Худоёр ҳамон Худоёр аст. Ба сари чӣ қадар раис вай об реҳт, худо медонаду худаш, мегӯянд. Ба Парча зӯраш нарасидаст, ин зана пушту паноҳаш зӯртар, мегӯянд...”

Ислом дар таҳтапушт ҳалтаи шуши асп замоне дар таҳдари идораи раис ҳозир гашт, ки раису Худоёру байтор як табақ қабобу як шиша аракро ҳӯрда қариб тамом карда буданд. Раис арак намехӯрд, шиши аракро мардон холӣ карда буданд.

– Овардӣ?

Байтор ва аз қафои вай раису Худоёр барҳоста, аз дар берун омаданд. Ислом даҳани лингаро барзада кушоду шушро озод бардошта ба ҳозирон намуд. Байтор аз ҷайбаш кордчае бароварду шушро аз боло ба поён рост бурид. Баъд ба тарзи салиб боз як тег кашиду маънидорона ба ҷашми раису мудири ферма нигарист. Ислом бе ҳеч шарҳу эзоҳ фаҳмид, ки ба шуши моли солим монанд не – аз вараму зардоб иборат буд. Бо вучуди ин, Ислом баъди қабобу арак Худоёр байторро ба худ моил накарда бошад гӯён ба дил ҳавф дошт.

– Кайҳо шушаш адо шудаст, – гуфт байтор теги кордашро пок кардаравон.

Баъди он, ки адонома навиштанду ҳама имзо карданд, Ислом ба байтор ташаккур карду аз идора баромад. Ба сӯи Худоёр дигар нигаристан натавонист. Агар бо ў ҷашм ба ҷашм гардад, бе ҳеч шак вай нафраторо, ки дар вучуди ҷавон мечӯшид, аён медиҳ. Бинобар он, Ислом нигоҳашро пайваста аз нигоҳи Худоёр мегурезонд.

Вай аз идораи колхоз чунон ҳушнуд баромад, ки ҳатто ба пурсишу ҳолҷӯии Бобои Ҳалим аз роҳаш наистода ҷавоб доду ба сӯи ҳавлиашон тоҳт. Дар роҳ Инъом аз ҷакалакзори канори сой як линга ҳезум бар дӯш баромад. “Аз кундаҳои кӯҳнаи дарахтони бурида ҳезум кар-

дааст, бад не... кор мекунад. Баъзан гут-гут кунад ҳам, ба кор сар мефурорад” ба дил гуфт Ислом додарашро дида.

– Ҳа, чӣ гуфтанд? – бетоқатона борашро ба харсангे такя сохта нишасту пурсид Инъом.

– Қоғаз карданд... Халос шудам.

– Рафта пӯсташро гирем-ҷӣ? Ё колхоз мегирад?

– Намедонам, – гуфт Ислом. Баъд ботинан худро маломат кард, ки чаро то ҳол ин тарафи корро ҳеч фикр накард. Баъд дар ҷавоби саволи Инъом гуфт: – Пӯсти молҳои мурдагиро колхоз мегирифт. Боз ягон рӯз пӯсти аспро ёфта дех нагӯянд? А?

– Зуддтар гирифтан даркор буд. Акнун бӯй гирифтагист-дия? Ё гургон тала карда ҳӯрдагистанд? – мегуфт Инъом ва аз ин хусус фикри акояшро донистан меҳост.

– Ба он ҷарӣ гург фуромада наметавонад. Танҳо, агар аз поён, дохили ҷарӣ барояд, метавонад. Зоғон ҳӯрдагистанд? Ҷӣ кор кунем-а? Рафта аз Ҳудоёр пурсам? Боз ягон рӯз ба сарамон бало нашавад?

– Не, чӣ даркор, напурс, – гуфт Инъом. – Рафта пӯсташро канда мебиёрем. Агар пурсанд, бурда медиҳӣ, не, агар напурсанд, ҷӣ қадар ҷоруқи зӯр мешавад. Як ҷуфт ҷоруқи асп 20–25 сӯм.

– Аввало, худо медонад, шоядам зогу заган ҳӯрд... – гуфт Ислом, сипас баъди лаҳзае хомӯшӣ илова кард: – Балки бӯй гирифтагист? Ҳаво дар Ғазилмон чандон гарм набошад ҳам, ду ҳафта гузашт...

– Ҳеч гап не, биниамонро бо рӯмол баста аз пӯсташ ҳеч набошад, ду-се ҷуфтӣ ҷоруқворӣ мегирем, – исрор мекард Инъом.

Дар он айём пойафзоли асосии аҳли кор дар деҳот ҷоруқ буд. Кафшу маҳсию мӯза маҳсуси зиёён ва баъзе аҳли дину тақво ва пирони нисбатан давлатманд буд, ки шумораи инчунинҳо аз даҳ яке ҳам набуд. Аз ин сабаб Инъом барои ҷоруқворӣ гирифтан кӯшиш ба кор мебурд,

аммо Ислом аз он хавф дошт, ки овозаи чоруки пӯсти аспи додарашиб шунида, Худоёр аз ў пӯсти аспро талаб мекунад.

Ислом лаҳзае гарки фикр ҳомӯш монд. Баъд ҳар ду барои маслиҳат ба хона, назди модар рафтанд. Дар асл Ислом аз гирифтани пӯсти он асп ҳам меҳаросид ва ҳам ҳазар мекард. Ҳоло аз ғавғои он ба азобе гиребонашро ҳалос кард ва дигарбора ҳудро ба он мочаро андохтан намехост. Вале дар ҷавоби гумонҳои ноаниқи ў Инъом гуфт:

– Э, гӯш кун, ако, аз ду сар гургон часади онро титу пит кардагистанд. Ҳайр, мо ҳам аз пӯсташ як-ду ҷуфт ҷоруқворӣ гирем, ҳеч гап не. Гургон меҳӯранд, ҳеч қас гап намезанад-ку, барои чӣ мо гирем, гап мезананд?

– Э, мон, аз бало ҳазар... Ин қалонон аз гургу саг ҳам ба мо душмананд. Рости гап, агар аспи ягон қас бошад, рафта мегирифтам, лекин аз аспи колхоз мурам ҳам, намегирам.

– Аз они қас бошад, ба ману ту мерасид? Соҳибаш пӯст канда мегирифт-да. Мемонд, ки зоғу заган ҳӯрад?! Аз они қас бошад, ҳаром намемурд, шаш моҳ нағзакак поида мекушт, гӯшташиб фурӯҳта ду аспи дигар меҳарид, – зиндагидониашро зоҳир месоҳт Инъом.

– Ҳар кучо дидӣ – моли колхоз аст, аз дуртарашиб гузар. Ман намеравам, туро ҳам намемонам, – гуфт бо оҳангӣ қатъӣ Ислом.

– Э, бехуда метарсӣ. Мардум ҳозир агар ҳабар ёбанд, пӯст канда мегиранд. Ба Насим гӯй, бачаҳоро ғун карда меравад... Балки ба мо ҳам мебиёрад.

– Мон, бигиранд. Моли колхоз ба баъзеҳо меғорад, ба баъзе не.

– Ба ту агар нафорад, ба ман меғорад, – исрор мекард Инъом.

Аз якравии акояш ҳоло хунаш ҷӯшида, ҷашмонаш-

ро калон-калон карда густохона ба сӯи вай менигарист.

– Ба ту ҳам намефорад, – гуфт ором Ислом, vale  
оҳанги ситезаноки суханаш далолат мекард, ки зардааш  
мечӯшад, каме монда, ки табъи бародарашро сиёҳ кунад.

– Мефорад! Чунон мефорад, ки...

– Номаъқул кардӣ! Моли ҳаром ба авлоди мо наме-  
форад!.. Додом чандин бор мегуфтанд – намефорад, на-  
мефорад!

Дар байнӣ бародарон гапгузаронӣ шиддат гирифту  
то ба ҳавлӣ расидан Инъом аз Ислом як тарсакӣ ҳам  
хӯрд.

Баъди он, ки аз мочарои аспи мурда ҳалосӣ ёфт,  
Ислом рӯҳбаланд буд, дар сари ҳар як сухан ва рафтори  
худ қатъият зоҳир менамуд, дар ҳар кор ҳам қобилияти  
фикрӣ ва ҳам зӯри дасти худро озмудан меҳост, гӯё барои  
чадал ва корнамоӣ майдони мувофиқе мечуст.

Аз чӣ бошад, ки ў дилпур буд, ки барои ду аспи  
гумшуда муттаҳамаш намекунанд. Дар ҷавоби ҳавотирии  
модар гуфт: “Охир, дуздҳоро ёфтанд-ку, аз онҳо аспҳоро  
рӯёнидан кори ман набудагист...” Аммо Шафоатбии  
оқибатбин яқзайл таъкид мекард: “Охир, ҳамон ду аспро  
ба гарданат мемонанд, Ислом...”

– Агар ҳозир бесабаб ба ёдашон овардан гирам, хо-  
ҳу ноҳоҳ гумон мебаранд, ки ду аспро обулоӣ кардаам,  
барои ҳамин бетоқатам. Ку, ҳап гардам, чӣ мекунанд. Ба  
фикарам, дузди асосиро дар сари ҷиноят куштанду боз чӣ  
тавр ба гардани ман бор мекунанд? Не-е, хотирҷамъ бо-  
шед. Файр аз ин, калонҳо аспҳоро ҷустуҷӯ карданӣ нес-  
танд. Ҳудо медонад, дар ин миён чӣ сиру савдоء хаст...

– Моламонро аз дарамон набарад мегӯям, бачаам, –  
гуфт Шафоатбии ба далелҳои Ислом тан дода.

– Оча, ман ду-се молро аз рама гирифта дар ҳавлӣ  
парвариш карда, фарбех шаванд, фурӯҳтаниам. Ана, бузи  
қашқаи пир...

Ислом дер боз меҳост, ки ду-се сар барраю бузголаро аз рама гирифта, дар хона парвариш кунад ва дар андак замон фарбех карда, фурӯшаду ба пулаш чор-панҷ сар мол хараду боз парвариш кунад. Ҳар рӯз аз қӯҳсор ду-се банди алафро ба асп бор карда, аз болояш савор омадан мумкин... Аммо модар дами гайрати ўро гардонд: “Аспи колхоз катӣ як бор-ним бор каму беш алаф биёрий, гап намезананд, бачам, ду бор паёпай бинанд, ин баҳилҳо ҳап намешинанд”, гуфт. Насим ҳам суханони модарро тасдиқ карда, ба соддалавҳии Ислом хеле хандиду гуфт:

– Тағоям ҷуфти гови колхоз катӣ замини рӯидари-чаашро ҷуфт карда, қариб ба бало печида буд, ҷӯраҷон!..

– Хуб, пуштвора катӣ меорам, – гуфт Ислом бекатъият, гӯё бебунёдии ин сухани худро дониста бошад.

– Алафи лаби ҷӯй, марзаҳоро бачаҳо модговашон пок-покиза тарошида мегиранд. Аз қӯҳпори дур ҳар рӯз ба пуштвора алаф овардан мушкил аст, Ислом. Хуб, ҳарсавор рав...

– Ҳар ба Инъом даркор, ҳезум, алаф... Пойи ҳар катӣ то қӯҳи Фазилмон рафта омадан мушкил.

Ба ҳамин минвол, замон, тартиби рӯзгори он рӯз, қонуни дасти ҳунар ва пойи ҷадалро завлоназадаи соғсиализм имкон намедод, ки ўзўри фикр ва дасти гайрати худро кор фармояд.

## БОБИ БИСТУ ДУВВУМ

### МАЛОҲАТ

Авази ҳаткашон, ки хизмати се деха – се колхоз дар дӯши ў буд, асосан нома мебурду меовард. Дар идораи колхозҳо дар он айём ҳеч кас рӯзнома намехонд, фақат раиси чамоа ва се-чор нафар муаллим рӯзнома мегири-

танд. Одамон мактуби зиёд ҳам наменавиштанд ва хеле кам номанигорӣ доштанд, зеро аҳли савод дар деҳа зиёд набуданд.

Чоштгоҳи имрӯз Авази хаткашон мактуби падарро ба дасти Ислом доду ба якборагӣ дар хонадони онҳо гӯёид барпо гашт. Шафоатбӣ номаро бӯсиду ба ҷашмонаш молиду аз ҳурсандӣ ба муносибати ин ҳабари ҳуш аз шири навдӯшидаи молҳо ширҷой пухта, ба рӯяш равғани зардро дӯғ карда реҳт, фарзандонро зиёфат кард.

Падар аз шаҳри Самарқанд нома навишта ҳабар дода буд, ки муддате мариз буд, дар бемористони Самарқанд табобат ёфту ҳоло, шукри ҳудо, ба по баланд шудааст. Минбаъд ният дорад, ба кори канал бозгардад, то нагӯянд, ки аз кор гурехт. Аҷаб не, ин бор дар кори канал муддати зиёд намонад, зеро духтурҳо ҳучҷаташ додаанд, ки дар кори саҳт кор карданаш номатлуб аст. Дар ҳонаи Фаришта ҳам будааст, ҳама осудаю саломат будаанд. Сипас падар аз зисту зиндагонии онон мепурсид, – доир ба сиҳатӣ, вазъи рӯзгорашон, аз ҳусуси гала, замини рӯидарича, мол ва гайра. Ӯ доир ба ҳар яке соҳаи зиндагӣ, ба онҳо батафсил маслиҳат медод, чӣ гуна амал карданро таъкид мекард. Боз навишта буд, ки аз баъзе шиносҳо, аз ҷумла аз корвони Такоби Подабон ахволантонро пурсиам, тинчию саломатиатонро ва боз баъзе гапҳоро шунида ҳурсанд гаштам. Ба онҳо гуфтам, ки бехтараш маро надидаед...

Дар охир падар навишта буд, ки агар рафта, ҷои коraphу зисташ таъин гардад, сипас нома навишта, ба онҳо суроғаашро маълум мекунад.

Номай падар ҳамаи онҳоро ба чунон ваҷҳу шодмонӣ овард, ки Ислому Инъом то бегоҳ гӯё дар хонавода тӯй бошад, ба ягон кор даст зада натавонистанд. Ислом галаро ҳабаргирӣ ҳам нарафт.

Ду аспи гумшуда ҳанӯз муаллак, возехтар агар би-

гӯем ба гардани вай афтода буд, зеро сарахсиҳо ҳамон рӯзи ҳалоки Акбари Дузд гуфтанд, ки аспҳо ба тарафи Сарахс наомадаст ва аз ин савдо Акбару шариконаш ҳабар надоранд, одамони худатонро ҷустуҷӯ кунед. Ислом талаб кард, ки ба милисаҳона ҳабар кунад, то зудтар аз паи ҷустуҷӯ шаванд, аммо Ҳудоёр имрӯзу фардо карда ғаштаст. Дар сари Ислом гумоне омад, ки аспҳоро ҳуди Ҳудоёр “обулой” кардагист. Вагарна ӯ ба ин тариқ роҳату бетафовут намегашт.

Бегоҳирӯзӣ Ињом ба тоза кардани оғилҳо ва ҳӯроқи молҳо машғул ғашту Ислом каландашро гирифту ба ҳар як ҷувол нурии қӯҳнаро бор кард ва ҳарро пеш андохта ба сари замини рӯидаричаашон рафт.

Вай нуриро ба замин реҳту ҳарро дар марғзори қанори рӯд ишкел карда сар дод ва ба кор шурӯъ намуд. Вай аз як сар сангчаҳои бар асари барфу боронҳо ба рӯи замин баромадаро чида, дар марзаи тарафи роҳ мерехт. Ӯ ҳар сол санги ин заминро мечид – ҳам вақти киштукор, ҳам дар овони каланд ва ҳам ҳангоми дарав, аммо санги он ҳеч кам намешуд. Ба ҷашми Ислом чунин менамуд, ки ҳатто санги замин камтар намешавад. Сангчинон Ислом фикр мекард, ки барои заминҳои қӯҳистон ҷаро ягон олоти сангчинак насоҳтаанд? Масалан, ба монанди арабаи алафғундори яқаспа ё ба шакли сихмола созанд, аз байни шоҳааш ҳок гузараду сангу кулӯҳ нагузарад... Замини қӯҳистони мо азбаски регзор асту кулӯҳаш кам, барои сангчинӣ чунин як асбоб айни муддао мегашт.

Баъди як-ду соат сангчинӣ, ин кор Исломро дилгир карду як қитъаи ҳурди замини дар пастӣ, дар нишебии рӯд воқеъ бударо ҷарҳ заду бениҳоят пурсанг ёфту қарор дод, ки ба он замин имсол ниҳол шинонад. “Аздусар, ин замин ҳосили дуруст намедиҳад, ҳок надорад, фақат регу шағал. Ниҳол мешинонам, чор-панҷ сол, то ниҳолҳо қалон мешаванд, галла мекорам... Агар додом розӣ наша-

ванд, нихолҳоро ба дигар ҷо ҷогардон кардан мумкин аст...

Аслан то ба кай мо ба ғаллаи ҳамин як порча замини санглох нигариста мешинем? То ба кай умрамон ба ҳамин уқубатҳо, рӯи нони сериро надида мегузарад? Аз ҷанг омадагиҳо мегӯянд, ки дар Германия ҳеч кас ба нон мӯҳтоҷ не, солҳои ҷанг ҳам мисли мо ба нон мӯҳтоҷ набудаанд, ҳеч кас аз гуруснагӣ намурдааст. Охир аз заминҳои мо ду бор ҳосил гирифта мешаваду боз барои ҷӣ ҳалқи бечораи мо акқалан аз нон сер намешавад? Сабаб чист? Кӣ гунахгор? Лаънатӣ, гунаҳгорашро агар медонистам, ба гӯраш алав мемондам... Охир, то кай мо одам барин рӯзи равшанро надида аз дунё меравем?... Мева надорем, аммо ба ҳамин замини санглох барои нихол шинонидан андеша мекунем...

Ислом ба ҳамин ният барои нихолҳо ба хандак кофтан шурӯъ намуду аз ҷониби роҳ овоз баромад:

– Монда нашавед, Ислом-ако?

Ислом, ки ба хаёлҳои худ ғарқ гашта одаму оламро фаромӯш карда буд, аввал аз ин овози ногаҳонӣ як қад парид, сипас сар бардошта Малоҳатро дид, ки як банд алафи дар сар бардоштаашро оҳиста аз сара什 гирифта ба тавораи сангини сари роҳ мениҳод.

– Саломат бош, Малоҳат... Ба қавли бобоҳо, ҳеч дард набинӣ! Доим дар сари ту бор, ё ҳезум ё алаф... Бисёр ҷаҳд накун, хуб зани коргар мешавад гӯён ягон қазок ба хостгериат меояд!

– Шумо барин бародар надорам, додар надорам, – гуфт Малоҳат арақи пешониашро бо нӯги рӯмолаш пок карда. – “Ношод касе, ки бебародар бошад, дар рӯи замин чу мурғи бепар бошад...” гуфтаанд.

Чехраи духтар монанди нони гандуми нав аз танӯр қандагӣ супсурх буд.

– Ин тавр нагӯй, ман худро ба ту бародар мешумо-

рам... Баъзе кори зўрталабатонро гўй, ба чон ичро мекунам. Бори гузашта гуфта будам-ку... Дўстиат рўизабо-ний барин, ягон бор коре намефармой.

– Хазор раҳмат, акоҷон! Накунед ҳам, ҳамин хел гўед, дилам пур мешавад.

– Чаро намекардам?! Худат ягон бор нагуфтӣ...

– Ман ба шумо гап доштам, ако, – гуфт Малоҳат овозашро пастар карда. – Наздиктар бед...

– Боз чӣ гап ёфтӣ, Малоҳат?.. – Баъди наздиктар омадан ў афзуд: – Чӣ хел номи ширин дорӣ, Малоҳат! Мегўяму боз дил меҳоҳад, ки гўям... Ҳеч кас ту барин ба номаш мувоғиқ наафтодагист...

– Худам хушрӯ не? Фақат номам? А? – Малоҳат бо ишваи диловезе сарашро чунбонда, ба ҷашми Ислом ҷашмони сиёҳашро лаҳзае дўхта биистод.

– Худатро кӣ “хушрӯ не” гуфт? А? Мўят худаш баробари ҳусни як духтар аст... Рўякот... Ҷашматро чӣ гўям... Ҳонасўзак! Диғар гап не!

– Ҳар замон ана, ҳамин хел таъриф карда истед, ман ба шумо ҳабарҳои нағз-нағз мебиёрам, – гуфт Малоҳат ангушти ишораташро ба таъкид бардошта. – Бори гузашта таъриф накарда рафтед, гуноҳи худатон, барои ҳамин ин дафъа, акоҷон, ҳабарҳои нағз наовардам... гўям ё нагўям, намедонам... Нагўям ҳам мешаваду... Гўям ё нагўям, гўям ё нагўям?.. – Малоҳат бидиррос зада, ин суханро тезгўяқ барин чанд бор такрор карда хандид.

– Чӣ гап худаш, гўй тезтар, Малоҳат... Найрангбозӣ накун, шайтон! – Тоқати Ислом тоқ шуду бекарорӣ зоҳир кард.

– Ҳабари нағз не, гуфтам-ку... Аз ман наранҷед...

– Намеранҷам, намеранҷам, гўй.

Аммо Малоҳат барқасд дар гуфтан шитоб намекард.

– Агар меранҷида бошед, нагўям? А? Бехтараш – на-мегўям, акоҷон. Ман намехоҳам, ҳеч намехоҳам, ки ха-

мин гапи нохушро аз забони ман шунавед! Дигар ягон  
кас онро ба шумо гӯяд, акоҷон!

– Аз сухани рост ҳеч намеранҷам, Малоҳат. Бема-  
лол гуфтан гир. Агар руст қунӣ, худатро ба ман дӯст на-  
шумор! – гуфт Ислом оқибат андаке ранцидаҳотир. Ҳоло  
нозу ишваҳои духтар ба ўасар надошт.

– Гуфта будам-ку, боз мегӯям: аз Шодоб дигар умедин-  
вор нашавед, ҳама медонад, вай аллакай ба Ҳайдар фоти-  
ҳа шуд, мабодо, ки Ҳайдар катӣ ҳам гапзанон мекунам  
нагӯед, акоҷон! Шодоб шуморо намехоҳад. Зӯран чӣ  
лозим...

– Кӣ ба ту гуфт, ки умединвор нашавам? Худи Шодоб?  
– савол кард Ислом, ки аз ғояти маъюсӣ овозаш дигаргун  
садо медод.

– Ҳа, гуфт, ки ба шумо гӯям. Ситора ба вай аз ваҷҳи  
шумо гап задаст, “вай шавҳари ман аст” гуфтааст. Барои  
ҳамин Шодоб гуфт, ки ман бо Ислом воҳӯрда гапзанон  
карда наметавонам. Агар инсоғ дораду худашро ҷавон-  
мард шуморад, ҳамин рӯмлочаи додагиамро ба ту диҳад,  
ту оварда ба ман дех... – Малоҳат лаҳзае ҳомӯш монду  
сипас афзуд: – Ана, ҳамаи гапи ёфтагиам ҳамин... Ран-  
чиded? А? Росташро гӯед... – Малоҳат дигар ҳомӯш ба  
рӯи Ислом нигариста, тағйири авзои ўро ба мушиҳид  
гирифт, ҷашмони шӯҳи вай ягон ҳаракати авзои ҷавонро  
аз мадди назар дур намегузошт.

Ислом сарнагун буд. Дигар ҷуръати сараашро бар-  
дошта ба рӯи Малоҳат нигаристанро надошт. Аз кори  
Ситора ҳоло вай чунон алам мекашид, ҳозир буд, ки  
худашро ҳам, ўро ҳам тиккаю пора қунад.

“Нобакор, қанчики абллаҳ... Ман шавҳари вай буда-  
ам!.. Гурбаи бефаҳам аз тухмбирён умединвор мешавад... Э,  
худо, агар ин гап фардо ба даҳони мардум афтад, ман чӣ  
хел сар бардошта дар ин мулк мегардам? Гумонам, ин  
расво ақл дорад, нангӯ номус дорад!.. Ин занаки гумроҳ

тамоман девона будаст-ку... Баъди ин гап дар ин диёр кӣ ба ман духтар медиҳад?! Боб кард... Э, худо, агар ин гап ба гӯши одамон расад...”

– Дилтанг нашавед, ако, хайр гуфтаст-дия, бедаҳан гуфтан мегирад... – Риштаи андешаҳои Исломро бурид Малоҳат. – Ба гайр аз ману Шодоб ин сирро дигар ҳеч ҷонзод намедонад. Шодоб даҳонаш бастагӣ: рӯмолчааш дар дасти шумо. Агар ин сирро пахн кунад, шумо ҳам сири ўро фош мекунед... Вай ба ҳеч кас намегӯяд... Ба ҳар ҳол, як-ду сол аз ин хусус ҳап мегардад, акоҷон. Не, ҳаргиз намегӯяд! Мурад ҳам, намегӯяд! Дар ин миён сири худаш фош мешавад...

Ислом ба суханони Малоҳат чандон эътиимод нақувад ҳам, vale Ҷътироозашро нагуфт.

– Малоҳат, ин гап ба шаъни ман ҳам, ба шаъни худи ҳамон Ситораи бефаҳм ҳам доф мезанад. Вай маънии гапи гуфтағиашро медонад ё не? – Акнун ҳушашро ба сар ҷамъ оварда, ба сухан даромад Ислом. – Камтар андешида, баъд гап задан даркор-дия. Ман ба Ситора як бор не, чандин бор гуфта будам, аз ман умевор нашав! Боз чӣ меҳоҳад ин... намедонам. Малоҳат, ту ба Шодоб рафта гӯй, рӯмолчаашро ба дasti ҳудаш медиҳам... Ба дasti ҳудаш дихам, беҳтар не? А? Ту чӣ мегӯй? – Ислом маслиҳатомез ба ҷашми Малоҳат нигарист. Аз дилаш гузашт, ки балки Малоҳат ҳам акнун аз ўнафрат мекунад, ба ҳеч ваҷҳ дӯст доштан наметавонад... Хайр, ба мард ҳеч айб не, дар замони пеш то ҷаҳор зан мегирифтанд, ҳозир ҳам ду зан доштагиҳо кам не... Бобоҳоямон агар бо кори тиҷорат ё дигар сабабе ба шаҳрои дур рафта монанд, дар он ҷо муваққатан ягон занро ба никоҳи ҳуд медаровардаанд...

– Албатта, агар рӯмолчаро ҳудатон ба дасташ дидҳед, беҳтар будагист... Лекин Шодоб бо шумо воҳӯрдан намехоҳад, – гуфт Малоҳат баъди лаҳзае андешидан. – Ме-

тарсад, ки Ҳайдар мефаҳмаду...

– Ман катай ҳамгап истоданаш шарт не... Медиҳаму як даҳон суханамро мегүям, бас. Агар нагүям, мекафам. Баъди ҳамин қадар ваъдаҳо... ҳама медонанд... Наход, ки ҳеч фикр накунад...

– Миёнаравй кори шайтон аст, акои Ислом. Ман факат ба ҳурмати шумо, рӯи хотири шуморо карда гуфтани ин гапро ба ўҳда гирифтам. Аз ман наранчед-дия. Намеранчед? А? Ку, як бор ба чашмам нигаред! Рост нигоҳ кунед! – Малоҳат таъсири чашмони хумормости ҳудро дониста буд магар, лаҳзае меҳромез, афсункорона ба чашми Ислом нигариста, дили ўро гӯё аз ҷанголи Шодобу Ситора ба якбора қашида гирифтани бошад, дилбараона табассум мекард. Нигоҳи шўҳаш синаи ҷавонро дарун-дарун парма мекард, мешикофт, аз ҳамаи олоишҳо покиза кардан меҳост.

– Не, Малоҳат, ман аз ту ҷаро меранҷам? Ту одами ба дил наздикам барин, аз чӣ бошад, ки ба ту бовар мекунам. Хайрият, ки он ду беақл дигар қасро неву туро ба миён андохтаанд. Ту одами ҳудӣ, аз ту дилпурам. Аслан, пеш аз ин ҳам, аз чӣ бошад, ки туро ба дилам наздик мегирифтам... Бовар кун... Барои чӣ ин қадар наздик мегирифтам, ҳудам ҳайронам! Ҳозир ҳам...

– Не! Ба ин гапатон бовар намекунам! – гуфт Малоҳат ба истиғно бо нӯги ангуштонаш лабонашро аз ҳанда дошта. – Барои чӣ, ҳу, бори гузашта ба суханам эътибор накардед? Ман чӣ гуфта будам? Ҳатто дар хотир надоред!.. Эҳ, Ислом-ако, Ислом-ако! Расо гўл будед-дия!

– Не, Малоҳат, он вакт бисёр сиру савдоро намедонистам... Ҳеч бовар намекардам, ки Шодоб ин хел мекунад, аз Ситора ҳам умедам ин набуд...

Онҳо якбора, ҳар ду баробар пай бурданд, ки офтоб ғуруб карда шоми говгум гаштааст.

– Ҳайр, ба гузашта салавот гӯеду, минбаъд ман ба

шумо гӯям, кадаматонро дониста монед. Муҳаббат катӣ рустшаваконбозӣ намекунанд, акоҷон! – гуфт Малоҳат ба шӯҳӣ ба тарафи вай нимтабассум карда. Баъд қиқиррос зада хандиду алафашро бардошта ба сараш мондан хост, vale Ислом банди алафро озод гирифту ба Малоҳат гуфт, ки чувол ва каланди ўро бигирад.

– Э, монед, худам мебарам, – гуфт Малоҳат.

– Ман ҳаракӣ... Ҳар мебарад, – ҷавоб дод Ислом.

Онҳо ба канори рӯд фуромаданду Ислом ишкели ҳарро кушода савор гашту каланду банди алафро ба пешаш гирифт. Ҷуволро дуқат карда ба сағрии ҳар партофту як лаби онро ба таҳи зин гирифт, то наафтад.

– Савор намешавӣ? – Ҳамту, гӯё аз рӯи назокат пурсид Ислом.

– Аллакай худатон савор шудед-ку! – гуфта Малоҳат ҳам дар лутфу шӯҳӣ паст наомада. – Сипоҳигариро аз даст намедиҳед-а? Қоилам ба шумо, акоҷон, қоилам!

– Росташро гӯям, Малоҳат?.. – нӯхтаи ҳарро қашида ба сӯи духтар андаке ҳамида пурсид Ислом.

– То ин вақт ҳама гапатон дурӯғ буд-ҷӣ?

– Э, не... Ту балоча, дар сухан дар намемонӣ! Ана, гапи мегуфтагиам, аллакай аз ёдам рафт.

– Боз дурӯғ будаст-дия!

– Ҳа, ба ёдам расид... Баъди “ҳаминҳо” катӣ наздик гаштанам, дилам аз зану духтар ҳаросидагӣ барин... қасам ба ҳамин оби поки рӯд... Кӯпрук нест... Туро ба ҳар савор шав гӯям ё нагӯям гӯён фикр мекардам... Боз айб нақунӣ гуфта ба дил ҳавфам буд. Дили духтарҳоро одам ҳеч намефаҳмад.

– Ҳеч гап не, ман кафшамро ба даст мегираму мегузарам... Ҳар рӯз ҷанд бор аз ин об мегузарам!..

– Ҳеч қас нест-ку, ба пушти ҳар савор шав, Малоҳат, – гуфта Ислом ҳарро дар канори об аз раҳ дошт. – Рӯзона гузаштанат осон, шабона пой мелағчад, ногоҳ ба

чукурй афтода оббозй карда набарой...

– Ғавғои Шодобу Ситора ба саратон кам буд, боз гапи ман ҳам барояд! – қиқиррос зада хандид Малоҳат. – Аз санг ба санг чахида аз хари шумо пештар мегузарам, рафтан гиред!

– Дар торикй поякот лағцида ба об меафтй, савор шав! – гуфт Ислом бо як даст аз дasti ү гирифта.

– Ин қадар сол боре ҳам наафтодам, акнун дар пеши шумо биафтам, хуб тамошо мекунед! Рафтем. Ҳай кунед.

– Малоҳат охиста дасташро аз дasti Ислом раҳо кард.

Ислом ҳам гашту чолок боз дasti Малоҳатро гирифта ба сүи худ қашид.

– И-и, ин касро бинанд...

– Агар худат савор нашавй, ночор бузғола барин бардошта ба пешам мегирам... – гуфт вай дasti нарму монанди моҳй лағчони духтарро аз дасташ раҳо накарда.

– Аслан, барои чй ту ҳастию... ман Шодоб гүён гаштаам!

– Акоҷон, сар диҳед... Мабодо ягон кас ояд...

– Аввал савор шав... То савор нашавй, намемонам.

– Охир... ягон кас бинад, чй мегуяд?.. – Малоҳат ин суханонро мегуфту ба чор атроф менигарист, ба ҳар шарғаву садое гүш медод.

Атроф гүё сокит буд. Фақат аз тарафи деҳа овозҳои ба гүш мерасиду бас. Садои шав-шуви оби рӯд овозҳои ин атрофро имкони шунидан намедод.

– Биё, зудтар... – Ислом аз дasti духтар қашида кўмак карду ү ба қафои вай савор шуд. – Агар тарсй, ду кокули дарозатро ба гарданам банд! – гуфт Ислом харро охиста ба оби рӯд дароварда.

– Ман агар бандам, саҳт мебандам...

– Э, кошкй!.. – гуфт Ислом тахтапушташро ба синаи духтар қафс карда. – Аз мочарои дигарон ҳалос мекардӣ. Зоро худакат дар насибам бошӣ!

– Мефоридаст!.. И-и, харатонро дуруст ҳай кунед,

боз хар ду ҳам оббозӣ карда набароем!..

Оби рӯд бисёр набошад ҳам, азбаски рӯдхона пур аз сангҳои хурду калони суфтаю лайс буд, ҳамеша хавфи лағчиданӣ пойи чорпойён буд ва аз сабаби чунин лағчиш борҳо одамон аз ин обаки шӯҳ тар гашта мебаромаданд, ҳарҳо бо бору буна афтода мемонданд.

Ҳар аз об гузашту Малоҳат зуд ҳудро аз болои ҳар ба замин андоҳт.

– Агар нафуроӣ, чӣ мешуд?.. Эҳ, ин ҷанд дақиқа чӣ ҳушбаҳт будам! Гӯё дар қафоям моҳи осмонро гирифта аз об мегузаштам! Моҳи дуҳафтаи осмонро!.. Бовар кун, Малоҳат, вакти мурдан ҳам ин лаҳзаро як бор дар пеши назар оварда, баъд ҷон ба ҷаббор медиҳам!

– Шодоб гумон кардед-а? Дар ҳаёлатон Шодоб...

– Э, дигар номашро нагир!.. Акнун дилам монд...

– Ба қасофати ҷангу гирогирии ҳукумату канал мардону ҷавонон дар деха кам монданд, шумо давр даври ман гуфта бехуд нашавед, акоҷон! Обрӯятонро нигоҳ доред, –гуфт Малоҳат ин даъфа бе шӯҳӣ, ба тарзи ҷиддӣ.

– Дигар ин хел аҳмақӣ намекунам, Малоҳат. Акнун ҳушӯр гаштам. Содда будаам... Беҳазл мегӯям, бача будаам... Ҳар кас андаке рӯи ҳуш дихад, аз паи вай рафтаам! Барои чӣ ту ҳомӯш гаштӣ?

– Хуб, баъд аз ин мебинам, – гуфт Малоҳат рамзомез табассум намуда. – Ана, ба хона омадам. Ҳешамонро як бор бинам гӯён медароед? – гуфт вай ба як адои ширини нозпарварона, ки Ислом на ҷиддан гуфтани ӯро мефаҳмид, на ҳазлу қинояшро.

– Ягон рӯзи дигар баҳонае мейёбаму медароям, Малоҳат. Ҳоли бисёр медароям...

Ислом аз ҳараҷ нафуромада банди алафро ба сари Малоҳат ниҳоду номаълум бо кафи дасташ ду гесӯи гафсу тобдори ба пушташ афтодаи ӯро ба навозиш молид. Малоҳат, ғолибан, ин кори ӯро пай набурд ва ё пай бур-

да бошад ҳам, худро нофаҳмида ангорид, зеро ҷои гап набуд.

— Хайр, раҳмат, Ислом-ако, — гуфт Малоҳат бо як навъ оҳанги диловез. Ҳоло аз ҳар сухани вай оҳанги муҳаббату навозиши мафтункунанде метаровид, ки он ба ҳеч як дил беасар намегузашт.

— Ба янгаам салом гуй... — гуфт Ислом. Вай боз ягон сухани муҳаббатомез гуфтан хост, vale чӣ гуфтанашро надонист.

Ислом ҳарсавор ба ҳавлиашон баргашта меомаду фикр мекард, ки дар назди духтарон, хусусан, ки агар ба онҳо дили кас андаке моил бошад, чаро одам ин қадар дасту по меҳӯрад, гӯлу гумроҳ барин ҷилва мекунад. Хусусан, вакте аз он муҳаббат сухан мекунед, расо гапҳои ҳандаовар мегӯед. Ҳамеша ман суханҳои ба духтарон дар танҳоӣ гуфтағиамро ба ёд оварда, хичолат мекашам, бинобар он, сухан гуфтанам мушкил аст. Малоҳат духтари дилкашу ҳалим, арӯси нағз мешавад. Агар арӯси ман гардад, бо ҳандаю шӯҳиҳояш ҳавлиамонро чунон зеб дода мегардад, ки ҳама ҳавас мекунанд... Хусусан, ки агар куртаю почомаи атлас пӯшад! Арzonӣ шавад, меҳаридағис-тем... То ба кай фақат занону духтарони мансабдорон ат-лас мепӯшанд?..

## БОБИ БИСТУ СЕЮМ ҲАЙДАР ВА ШОДОБ

Баҳори кӯҳистон товусвор домани рангинашро ба боғу роф ва кӯҳу даштҳо густурда буд. Абрҳои сиёҳ ҳамвора дар сари тегаҳои кӯҳи Фазилмон ғун шуда, садои тундар лаҳза ба лаҳза ба наботу ҷамоди олам аз авчи баҳори нав пайғом мефиристод магар, ба яқборагӣ тараққос мезад ва дар дехаи таҳи кӯҳ аз ҷонвару то одамизод –

ҳама як қад мепариданду шишаҳои тирезаҳо шарақ-шарақ меларзиданд. Лаҳзае аз миён мегузашту ҳавои равшан торик мегашт, қариб тамоми осмонро абрҳои сиёҳ ишғол месохтанд. Фақат дар самти Баҳорикор, дар даштҳои дур нурафшонии офтоб ба ҷашм мерасиду бас. Чароғаки барқ бо сӯзани нуқра гӯё замину осмонро ба ҳам мебӯхта бошад, дар пешӣ назарҳо баҳиязанӣ мекард. Баҷаҳо чуволҳои шолро ба худ болопӯши боронӣ карда ба сӯи марғзор метохтанд. Мегӯянд, ки ҳангоми тундар аз замин беҳтарин навъи занбӯруғ – “равғани ғов” мебарояд. Намуди он хонаи занбӯр барин, вале лаззаташ ба таъми равғани ғов монанд будаст. Барои мардуми кӯҳистон лазизтар аз равғани ғов боз чӣ ҳӯрданӣ ҳаст?! Вақте ки равғани ғов ҳаст, занони кӯҳистон ҳам аз орду дона, ҳам аз алафу реша чандин навъ ҳӯрок пухта метавонанд. Бенӯда нагуфтаанд, ки шайтон ҳокро ҳӯрданӣ шудаст, ба шарте, ки онро бо равғани ғов, ки равғани зардаш мегуфтаанд, биомезанд.

Баҳори имсол ҳам ба ҷашмаю рӯд ҳам ба сабзаю қишт, ҳам ба пистони бузу ғовҳо ва ҳам ба гайрати мардум саршорӣ оварда буд. Боронҳои баҳорӣ дашту даман, буғу роғро шуста, губори зимистонро аз миён мебурд, замину замон рангин, тоза ва навҷавон мегашт. Фақат заҳмҳои носури ҷанг бедаво буданд, ки гузашти айём ба онҳо зуд таъсир карда наметавонист. Солҳои ҷанг поёнтар аз ҳавлии Исломино дар қад-қади сой як маҳаллаи вайрона – ҷорҷевори биноҳои бесоҳиб пайдо гашта, ҳоло даруни он ҳаробаҳо ба шилҳазору бургандор табдил ёфта буд. Мардум ҷорӯби кабуди ҳонарӯбиро ҳам, ғавҳои дарози шилҳаро ҳам аз даруни ин ҳаробазор медаравиданд.

Яке аз рӯзҳои офтобии баҳор даҳ-дувоздаҳ нафар марду зани Гучумак, ки ҳама аз ҳамсаҳои Мулло Мурод буданд, барвакттар аз кори сахро баргашта, яке аз иморатҳои ҳаробаро тоза карда, бо дастҷамъӣ пойдевори он-

ро аз нав санг чиданд ва рӯзи дигар бомашро пӯшиданд.

Баъди ҳафтае Хуррами яқдаста ҷомадонашро бардошта ба он хона даромаду ҷароғ даргиронд. Яке аз хонааш шолчае овард, дигаре намадкӯҳна, сеюмӣ деги мису табақча...

Имшаб ҳама бо шодмонӣ ба сӯи ин ҷароғи нав менигаристанд.

Шафоатбӣ ва фарзандонаш ҳам дар айвон нишаста, ба он сӯ менигаристанду ҳурсандӣ менамуданд.

— Оча, ҳамаи ин ҷордеворҳо соҳиб дошт-ҷӣ? — Ислом бо соддалавхии хоси бачагӣ саволеро, ки аз вақти ба Гучумак баргаштанаш то имрӯз аз падар, аз модар, аз дигарон ҷандин бор пурсида ҷавобашро шунида буд, боз мепурсид ва боз тааҷҷуб зоҳир мекард.

— Ҳа, бечораҳо, ҳар қадоме бо як дунё ҳасрату армон рафтанд, — мегуфт модар ҳам он номуродонро ба ёд оварда. — Кулак карданд, душман гуфтанд, унсури бегона, дар ҷанг нобуд шуданд, баъзе бедарак рафтанд, зану бачаҳояш аз гушнагӣ, аз беморӣ талаф гаштанд. Баъзеҳошон дар раҳу рӯй, дар зери кори саҳт... Ана, Хуррам ба хонаи додош кӯчида даромад. Аз ҳамин хона шаш сол пеш додою очааш, се ҳоҳараку як додаракаш зор-зор гириста, шӯрбаҳтро ба ҷанг гуселониданд. Шаш сол пур шуд. Дар шаш сол ҳамин қадар ғам, ҳамин қадар оби ҷашм, ҳамин қадар ҳаробӣ! Обод кардани як макон мушкил, аммо ҳаробазор соҳтан осон будаст. Ҳамаи ҳамин номуродҳо орзу доштанд, умед доштанд, кор мекарданд, рӯзи равшан медидағистем мегуфтанд...

— Ҳамаашон намурдаанд-ку, барои ҷӣ хонаҳошон афтод?

— Бесоҳиб монд... Бечораҳо дар ба дар ба ҷор тарафи олам сарсону саргардон шуданд. Нон гӯён одамон ҷӣ ҳориҷое накашиданд! Ҳонаҳои беҳисоб ҳароб гашт, мардум чӯбашро ҳезум карданд.

Шафоатбібій димог кашіда лаҳзае фикр карду баъд гуфт:

– Соли қаҳтій ҳар дуяшон ҳам пасопеш аз дунё гузаштанд. Бечора ба очааш об чаккондам. Соң бачаҳо дар хонаҳои хешон саргардон гаштанд. Онҳо ҳам нағұнчонданد. Сол вазнин буд, мардумиғайр, аз атроф, хусусан, қазокони дашт шабҳо ба масцид күдаконашро оварда мепартофтанд. Масцид хонаи худо, лекин замони пеш барин замини вакф надорад, аз күчо хұронад?! Замини вакфро ҳам давлат гирифт. Күдаконро ғун карда ба район – ба сағирахона меғиристоданд. Як хоҳараки Хуррам ҳам нобуд гашт, сеи дигарашро ба сағирахонағиристоданд. Соң күчо шуданд, касе хабар надорад. Зинда бошанд агар, ягон рұз дарап ёғта меомадагистанд, – Шафоатбібій охе кашиду бо нұғи рұмолаш қатраи ашки дар гұшаи қашмаш гүнгаштаро пок кард.– Шукр, Хуррам қароги додою очаи номуродашро даргиронд, имшаб рұхашон хурсанд шудагист?.. Қавони қобил аст, сарашро чуфт кунанд, соз мешавад. Яқдаста бошад ҳам, марди сиҳат барин кор мекунад.

– Э-э, яқдаста каланд заданашро дида, ҳайрон шудам! – гуфт Ислом бо тавағчұх дар ҳаққи ҳамсояи навашон. Беҳад камғап будаст, ягон чизро пурсед, қавоб медиҳад, набошад – хап. Хуррам-ака, интур гап занед, аз саргузаштатон қисса кунед гүям, механдаду “додарам дар ин замон хомүшій – тилло” гуфтанд.

– Э, писарам, якбора ин қадар ғам ба одам афтад, гап зада метонад-чй?! Ғам касро ё сергап мекунад ва ё камғап мегүянд. Одамон тарси даҳон күшодан ҳам доранд.

Лаҳзае ҳама сокит ба сўи қароги Хуррам нигариста монданд. Аз қаъри торикй қароги тоқаи марди танҳо очизона милт-милт месұхт.

Инъом ба хона даромада аз пай дарсхонй шуд.

Шафоатбӣ фикру андешаҳояшро баъзан ба Ислом гуфта, машварат мекард.

— Ман мегӯям, ҳамин гӯрсухта Ситора ба Хуррам муносиб аст, — гуфт модар овозашро паст карда. — Хайр, шавҳар дидан катӣ, берӯзӣ, буду шуд — ду маҳ ҳонаю дар кард. Агар сарашон ҷуфт шавад, ба ҳар ду ҳам нагз мешавад. Агар ба ҳолаш монед, дар танҳоӣ ғам дили ҷавонро сӯҳон мекунад.

Ислом саросема аз пеши модар барҳосту ба баҳонаи ба ғову ҳар алаф додан берун рафт. Агар Шафоатбӣ ба авозоъи писар боре бо диққат менигарист, метавонист, ин лаҳза хеле тафйиротро мушоҳада созад. Аммо ҷашми модар ба дарбеҳзани банд буд ва торикии шабонгоҳ мисли ҳамеша розпӯш омад.

Ислом ҳар боре агар Ситораро ба ёд оварад, ноҳинчор мегашт, дилтанг мешуд, аммо чӣ кунад, ки аз ин гирдobi гуноҳ ҳудро дур гирифта наметавонист. Аз он шабе, ки вай аввалбор бо Ситора наздик буд, ҳудро аз як тараф гунаҳгор, нанголуда, гӯё ба моли қаси дигар дасти таарруз дароз карда бошад, ҳичил мегашт, аз тарафи дигар ҳар боре агар ин ҷавонзани шӯҳу дилфиребро ба хотир оварад, як гӯшаи дилаш аз фараҳ ва дилҷӯии ачибе саршор буд. Бинобар он ҳам, занцири ноаёне ӯро пайваста ба сӯи ин ҷавонзани бадбаҳти ҳушандом мекашид. Маҳз дар ин миён Ситора пайдо шуду Ислом рӯзҳои охир аз рӯ ба рӯшавӣ бо Шодоб меҳаросид. Балки аз ҳамин сабаб вай ду-се ҳафта боз Шодобро диди сӯҳбат карданиву аммо ӯро “ҳеч дучор намекард”. Бешак, агар ҷаҳд кунад, вай ҳар рӯз Шодобро дидан метавонист, кайҳо рӯмлчаашро баргардонда медод. Ислом ҳоло бо Шодоб ҳам, бо Ситора ҳам ҷуръати воҳӯрдан надошт... Рӯзҳои аввали бо Ситора омехтан вай муддате ҳудро гунаҳгор ва ба Шодоб барин духтар нолоиқ мешумурд. Вале инсон ба ҳар ҳисси гарон ва нороҳатқунанда ҳам зуд иммунитет

пайдо мекардасту хӯ мегирифтаст. Рӯзҳои аввал худ ба худ мегуфт, ки “дигар Шодобро аз хотир барор, ту олудай, вай покиза, ту ба як тори мӯи вай намеарзӣ”. Гумон мекард, ки ин гуноҳи худро ҳаргиз намебахшад. На худаш мебахшад, на Шодоб. Ин гуноҳ маро бадбаҳт мекунад. Ҷӣ шуд ба ман? Чаро акламро кор нафармудам, дурустар фикр накардам?..” мегуфт борҳо ба худ. Сонитар, баъди он ки саргузашти баъзе ишқбозонро ба ёд оварду андаке ба гуноҳи худ одат кард, худро таскин дода мегуфт: “Ҳеч гап не, касе нафаҳмидаст, касе надидаст. Ситора агар умединор гашта ғавғо сар накунад, бас. Ҳоло меҳоҳад, ки ман ба вай шавҳар шавам. Бояд фаҳмонам, ки ин кори ношуданӣ. Агар ақлаш бошад, худаш мефаҳмад. Бе ғавғою ҳарҳаша бояд гиребонамро аз дasti вай раҳо созам. Хоҳу ноҳоҳ бояд алоқаамро канам, набошад, бӯи ин кор мебарояду ҳар ду ҳам расво мешавем...”

Ислом худ ба ҳамин қарор омад, ки Шодобро дида гапзанон кунад. Вай ҳис мекард, ки агар ҳамин шабу рӯзҳо масъаларо ҳал накунад, сонӣ дер мешавад, Шодоб ба ягон кас пӯқиданаш мумкин аст.

Аммо ба Ситора чӣ гуфтанашро намедонист. Ин зан аз беобрӯиу шармандагӣ наметарсидағӣ барин менамуд. Вай рӯйрост ба Ислом гуфт, ки ба назди раиси колхоз ҳам мераваду ба назди раиси ҷамоат ҳам, ишкамашро луч карда нишон медиҳаду “Ку адолат” мегӯяд, додҳоҳӣ мекунад. “Дар ин мамлакат қонун-понун ҳаст ё не? Агар қонун бошад, Истолин дар таҳташ барқарор бошад, мани бечораю бекасро, оилаи шаҳиди ҷангро таҳқир мекунанд? Беномус карда мепартоянд? Не, ман то ба хонаи худо меравам, лекин ҳақро ба ҳақдор мерасонам!” – мегуфт вай ба Ислом.

Ин қабил таҳдидҳои ӯ Исломро пакар карда буд.

Субҳи сафобаҳш. Офтоб гӯё аз хоби шаб оббоziй карда баланд шуда бошад, поку беғубор нурпошӣ дошт.

Дар осмон пораи абрे наменамуд. Хуршед аз паси кӯхи Фазилмон сар берун карда дашту водиро бо даста даста нури худ оғӯш гирифта бошад ҳам, дехаи Гучумак ҳанӯз дар сояи кӯҳ буд.

Ислом ба атроф менигаристу аз тамошои табиат се-рӣ надошт. Ин лаҳза вай намехост, ки баҳор гузарад. Вай дар сахни ҳавлӣ дуру дароз истода, аз таровати кӯҳу дара, боғу киштзорҳо ҷашм намеканд. Ӯ меҳост тамоми ин рангу бор ва таровату нафосатро аз тағириҷу ҷойивазкунӣ, аз ҳаракати муқаррарӣ боздорад. Бӯи ҳуши гулу гиёҳ, ки боди серуни субҳ ба димогаш меовард, ӯро маст ме-кард, дар дилаш оташи муҳаббатро доман мезаду аланга мегиронд.

— Ҳой, чӣ ин қадар шах шудӣ, шир ҳунук шуд, — аз айвон садои модар баланд шуд.

Вай ба ҳуд омад. Вале лаҳзасе нагузашта, даст ба шустушӯ боз ба сари андешаи қатъ гаштагиаш баргашт: “Аз шири мол бӯи гул меояд, аз оби ҷӯй ҳам. Қадом рӯз ҷӯпон молҳоро ба тарафи дараи Сирдор бурдаст, аз шир бӯи сирпиёзи кӯҳ меомад... Аз хотирам набарояд, имрӯз аз кӯҳ ягон бандча сирпиёз биёрам, барои дӯгу ҷолоб даркор аст... Ҳушк карда, гиёҳҳои дигар катӣ омехта қунанд, забудаи нағз мешавад.”

Модар дар сари дастархон дар рӯ ба рӯи писар нишаста, ба фикру андешаҳои ҳуд банд буд. Вай имшаб ҳоби ноҳуше дида буд ва онро ҳуд ба ҳуд ҳазоргуна таф-сир карда, аз ваҷҳи ҳамсараваш хотирпарешон менишаст, вале ташвиши ботини ҳудро ба фарзандон зоҳир намесоҳт.

Беҳуда дили онҳоро алағда ва хотирпарешон кардан чӣ даркор? Медонист, ки ҳоло айни вақти киштукор аст, ки аз паи Мулло Мурод суроғ карда меравад? Як ҳуди Исломро фиристодан нашавад, ҳанӯз ҷавон аст. Аз ко-

ри колхоз ҷавоб ҳам намедиҳанд. Ягон бор аз деха набаромадаст, мусофирий надидаст... Ҳама умедак ба ҳамин, инро ҳам аз даст дихам, Муллоро хонавайрон мекунам...

– Ба замин ҷуфт андохтан даркор, вакт расид, – гуфт Ислом ширчояшро нушида ва бо ҳамин риштаи хаёли модарро канд.

– Раис чӣ мегӯянд, барзагов медиҳад ё не?

– Не-е, агар барзагов дихад ҳам ба маъюбу маслуқони ҷанг медиҳад. Ба ҳамонҳо ҳам аз ҳама охир, баъди аз ҷуфт баромадани заминҳои колхоз медиҳад. Ман гапзанон кардам, ҳари тағои Насимро мегирем. Ду ҳар катӣ кам-кам ҷуфт мекунем. Ҳозир нами замин баланд аст, ҳар ҷуфт кашида наметавонад. Ягон ҳафта сабр мекунем. То он вакт ҳарҳоро зӯр зада парвариш кардан лозим. Ба Инъом гӯед...

– Ҷуфти ғов дигар-дия, – гуфт модар андешаманд. – Ҳар катӣ заминро рӯяки ҳарошида мегузарӣ.

– Илочи дигар нест. Баъзеҳо ба ҷуфти ҳар ҳам зоранд.– Ислом ба дастархон омин карду барҳост.

– Рафтам, – гуфт вай ба миёнбандаш мисли ҳамеша якто қулҷаи аз ҷанд ҳел орд омехта пухтагиро печонда ба миёнаш бастаравон.

– Вакти тӯл аст, ҳушёр шав, писарам, боз ягон бало нахезад.

– Ҳавотир нашавед, Инъом баъди дарсаш пору қашонад. Ҳар гушна намонад. То ҷуфтбандӣ парвариш кардан даркор.

– Ҳезум надорем, бачаҷонам. Агар вай имрӯз ба ҳезум наравад, дар хона ягон пар сӯхтаний нест. Таппаки ҳушк ҳам адо шуд.

– Бегоҳӣ ман аз кӯҳ ҳезум меорам.

– Аспи колхоз катӣ ҳезум қашонд гӯён мабодо боз гап кунанд. Дар бораи аспҳои гумшууда гап намезананд?

— Не. Хайр бевактар меоям. Баъди торикӣ фуромадан. Раҳи боло катӣ.

Ислом чомачаи кайҳо ба қадаш кӯтоҳ гаштагиашро ҷорқат карда, ба дасташ гирифтү аз дарвоза баромад. Ҳаво кайҳо гарм гашта, вакти тани курта гаштан расида бошад ҳам, аз рӯи насиҳати падар амал карда, ҳангоми кӯҳравӣ ҳаргиз чомаашро аз даст намепартофт. Падар ҳам мудом ба вай ба таъкид мегуфт: “тобистон чомаатро аз даст намон, зимистон худат медонӣ.”

Аспи галабонӣ дар поёни ҳавлӣ, дар байнин ҷордеворҳои ҳароба, ки имсол нисбат ба ҳар ҷои дигар сералафтар буд, поящ дар ишкел мегашт. Ислом абзори онро бардошта ба роҳ фуромаду ҳамсояи болодасташон амаки Ҳушмуродро дид, ки як ҷувол поруро ба пушт бардошта ба замини рӯидаричааш мебурд.

— Ассаломалейкум, монда нашавед, амак, — Ислом бо мард баробар рафту салом кард. — Дам гиред. Нафасатонро рост кунед-е!

— Ваалайкум. Ҳа, чиян тинчед ҳама?.. Аз додот ҳату ҳабар меояд?.. Пеш аз корбарой ба замин як ҷувол нӯрӣ барам гуфтам... Нурии тар вазнин будаст...

Амаки Ҳушмурод оҳиста бораашро рӯи санги роҳ гузашту бо дасташ онро дошта, қоматашро рост кард.

— Улав набошад, рӯзи сахт, писар. Нурий — тар.

— Заминатонро чӣ ҳел шудгор мекунед?

— Ҳеч ҳайронам... Ҳари туро пурсиданӣ будам.

— Як ҳар катӣ намешавад-ку... Кунчора нест, ем нест, ҳар чӣ ҳел ҷуфт мекашад? Замини худамон ҳам шудгор накардагӣ.

— Хайр, боз ҳари ягон касро металабам-дия. — Сипас пурсид: — Ягон шаб дута аспро аз гала биёрий, заминамонро шудгор карда мегирифтем.

— Бе ичозат ба сарам бало меоранд, амак.

— Инҳо ба кас ичозат медиҳанд?! Ичозат фақат ба наз-

дикони худашон. Раис ба ман қудо намешавад, духтари ҳола ҳам намешавад.

– Ба назди раис равед, гӯёд, ки ман немисро напарронда бошам ҳам, вай тир зада чандин ҷои баданамро сӯроҳ кард, падарқусур... – Ислом ба воқеаи якчанд сол қабл аз ин роҷеъ ба немисро напаррондани Ҳушмурод ишора мекард.

– Э, мон ҳамин хел гапхора. Ҳолӣ ҳам ягон шапка-пӯшро бинам, дилам меларзад... Канӣ, додар, оҳиста ба пуштам бардор, – илтимос кард вай.

Ислом ҷуволи пурро бо даст озод бардошта, ба пушти амаки Ҳушмурод дод.

– Бӯзбала шудай, писар, барака ёб...

Вай ба роҳ афтоду Ислом ҳам ба ҷониби асп рафт.

Шонасараке дар болои девори сангини иморати ҳароба нишаста, гӯё “тут пухт, тут пухт, ҳуш-ш”, гӯён садо мебароварду дар ҷавоби он аз кучое куркурикаррок овоз медод. Ҷӯрҳо дар осмон паству баланд оvezон гашта ҷулдирросзанон нағмаҳои шодиёнаи худро гӯё аз осмон ба замин нисор мекарданду ба истиқболи офтоби баҳор қад-қад парида ҳушнудӣ доштанд, дар васфи баҳор нағмаҳои беҳтарини худро месуруданд.

Ислом бегоҳирӯзӣ аз кӯҳ як пуштвора барин ҳезум гирифту онро ба усули дулинга ба асп бор кард ва ба деха надаромада аспашро дар чакалакзор дароварда, дар ҷои аз ҷашм пинҳон, дароз басту худаш дар шафати роҳ рӯи сабзаҳо дароз қашид. Вай баъди торикий фуромадан ба деха даромадан меҳост. Роҳгузарон ӯро намедиданд, аммо вай ҳар як раҳгузарро аз дур медиҳ. Ногаҳон ба ёдаш расид, ки имрӯз занону духтарони бригадаи Ҳасансаркор дар ҳамин ҷониб кор мекарданд, дар бозгашт аз кор балки Шодобро дучор кунад. Ҳис кард, ки баъди суҳанони Малоҳат на ҷуръати Шодобро дидан дораду на бо Ситора рӯ ба рӯ гаштан меҳоҳад. “Гумон мекардам,

ки дар ду дунё аз Шодоб дил канда наметавонам... Ҳамту ҳавас набуд, муҳаббати ҳақиқӣ барин буд, чӣ шуд, ман ҳайронам. Ё духтари сазовор не гуфта, диламро хунук карданд ва ё аз ваҷҳи гапи Ситора...” мегуфт ба худ аз ин ҳусус андешида.

Аввал як-як занони дасттанҳо ва қӯдакдор аз кор омаданд. Баъд духтарон ва ҷавонзанон гузаштанд. Шодоб бедарақ буд. “Чӣ бало, аз ҳама пештар аз кор нарафтагист-ку? Ё бетоб гашту ба кор нарафт-чӣ?” Ислом ба хотири парешон гоҳ ба роҳи сахро ва гоҳи дигар ба сӯи ҳавлии Шодобино менигарист. “Мераваму ҷег мезанам. Агар додош ё очааш барояд, мегӯям ки ба Шодоб гап дорам, гӯед, барояд. Калтак катӣ зада намерондагистанд... Умедвор кард, ҳақ дорам. Не, ғавғо намекунад. Ҳуб медонанд, ки дили духтарашон моил буд... Ҳудашон ҳам розӣ барин менигаристанд... Тавба, агар як моҳ пештар ман ба дари онҳо равам, аз шодӣ балки ҳудашонро гум мекарданд. Ана, имрӯз... Додом мегуфтанд-а, дар дунё ду доруи ба ҳама дардҳо даво ҳаст, яке вақт, айём... Қӣ медонад, баъди як сол ё ду-се сол вазъи кор чӣ ранг мешавад?! Ҳеч кас пешгӯй карда наметавонад. Барои мансаби домод не, ба хотири аммаи вай... Ана, барои ҳамин мардум ҳоло мансаб гирам гӯён гӯшти яқдигарро мекананд. Агар ба ҳамин усул равад, ҳама одамони дайюси косалес мансабдор мешаванду аҳволи мамлакат чӣ мешавад, ҳайронам... Ҳуб, дар колхози мо то зинда аст, Парча раис мемонад. Не, Насим мегӯяд, ки то вақте ки ҷавонӣ дораду ҳуснаш ҳаст, раис мемонад, баъд ягон комсомолдухтари ҷавонтару зеботар мебарояду ҷояшро мегирад... Мумкин, Насим аз ҳар гӯру бало хабар дорад, бехуда вайро “Аккаи ало” намегӯянд...

Аз роҳ шарфаэро шунида Ислом дар торикии ғовгум ба он сӯи зеҳн монда нигарист. Ду нафар аз раҳи сахро меомаданд. Аз суробаш шинохт – яке Шодоб...

Дигараш кӣ бошад? Бешак, Ҳайдар будагист. Ислом аз канори роҳ дуртар баромаду ба ояндагон нигарон шуд. Баъд дар баробари Шодоб Ҳайдарро дида, худ ба худ ба якборагӣ вуҷудаш гӯё вағғос зада оташ гирифт. Сахтсаҳт задани дилашро баръало шунид. Чӣ кор кунад, чӣ гӯяд? Фикри ў бо шиддати азим кор мекард, vale ягон чораи саҳеху дуруст ба ёдаш намеомад. Шодобу Ҳайдар наздик омаданд. Ислом ба роҳ баромад. Онҳо ўро дида бошанд ҳам, беэтибор гузаштанд. Ислом лаҳзае дудила биистоду баъд аз қафои онҳо овоз дод.

– Шодоб як дам ист... гап дорам.

Шодобу Ҳайдар – ҳар ду якбора аз роҳ истоданд.

– Чӣ гап дорӣ? – Ҳайдар ба ҷониби ў рӯ гардонду ба таҳдид пурсид.

– Ман ба Шодоб гап дорам, – гуфт Ислом бо овози аз изтироб ларзон.

– Баъд аз ин гапатро ба ман гуфта мешунавӣ, ҷӯра, – ў пештар омад. – Фаҳмидӣ?

– Гап дар байни ману Шодоб аст... мебахшӣ, ба ман ту ваъда надода будӣ! Ту катӣ чӣ гап занам?!

Ҳайдар тамоман ба ў наздик шуд.

– Шодоб, бигӯ ё ту меҳоҳӣ аз номат ин одам ман катӣ гап занад? – ба Ҳайдар эътиное накарда боз ба духтар рӯ овард Ислом.

– Истед, Ҳайдар-ака! – Шодоб тохта омада аз бозуи Ҳайдар гирифт. Сонӣ ман ҳамаашро ба шумо мефаҳмонам. Ку, гапашро гӯяд... Монед, қанӣ, чӣ талаб дорад... Равед, шумо рафтсан гиред.

Бо чунин оҳангӣ бегонаҳӯй сухан гуфтани Шодоб ба дили Ислом ниҳоят саҳт асар кард. Вай лаҳзае чӣ гуфтани чӣ гуна амал карданро надониста саргаранг монд.

– Ҳим-м... Аллакай... батамон бегонаю ноошно шудай-ку, Шодоб, – гуфт вай бо кинояи заҳрнок. – Ман омада будам, то қавлу қасаматро ба ёдат биёрам...

– Ман ба ту гуфтам... Айби худат... – гуфт Шодоб андаке саросема шуда. – Номардй накун, хапакак ба роҳат рав... Кию чӣ будани маро ҳама медонанд. Аз ту ҳеч забонкӯтахӣ надорам, – вай ҷумлаи охирионро қасдана, баландтар гуфт, то ки Ҳайдар, ки дар он сӯтар ин гуфтугӯро мушоҳид мекард, равшан шунавад.

– Ин тавр бошад... рӯмолнчаатро... гир... Дар дасти ман монад, нағз не... – гуфт Ислом бо овози ларzon аз ҷайбаш рӯмолнчаро бароварда.

– Ҷӣ, чӣ гуфтӣ? – Ҳайдар инро шунида якбора пеш омад. – Канӣ рӯмолнча?

– Рӯмолнча ба ту даҳл надорад, – ҳадалимкон ором ва ба тарафи вай беэътино ҷавоб дод Ислом.

– Бисёр даҳл дорад-дия! – гуфт Ҳайдар ва якбора гиребони Исломро ҷуфт карда бо як даст дошту дасти дигарашро мушт карда ботаҳдид ба таҳи ҷоги вай овард.

– Шодоб номзади ман, ҳар ҷизе, ки ба вай даҳл дорад, ба ман ҳам даҳл дорад, бача! Номуси вай – номуси ман аст! Рӯмолнча додагӣ бошад, барор! Агар ҳозир баровардӣ бурди ту, не агар тӯҳмат бошад, дар ҳуди ҳамин ҷо очаи зората ба ҷашнат нишон медиҳам!.. – Ҳайдар девонавор гулӯи ӯро фишурда гӯши рақибашро ҷен карда мушт гурронд, vale Ислом ҷолокона сарашро ҳам карду дасти ӯ фақат тоқиашро аз сараш ба кучое парронд.

– Ист, бодигӣ накун, – Исломе, ки то ҳол бо тамкин тоқат мекард, то ки куртаашро надарронад, охиста банди дасти Ҳайдарро тофту дасти вайро аз гиребонаш ҳалос кард. – Агар деходех кардан ҳоҳӣ, ман тайёр... лекин дар сари раҳ не, дурттар меравем. Ё ту дар пеши духтар зӯратро нишон додан меҳоҳӣ?!

– Канӣ рӯмолнча, дайюс? – Ҳайдар мор барин фишос зада, боз ба гиребони ӯ ҷаспид.

– Бехуда алам қашида дашном надех. Рӯмолнча дар дасти ман, онро духтар ба ман бахшида буд. Он вақт ту

дар гӯшаи хаёлаш ҳам набудӣ. Агар хоҳад, ба вай гардонаида медиҳам.

– Дурӯғ... – фик-фиқ гириста ба онҳо наздик шуд Шодоб. – Дурӯғ! Ҳамту... рӯмлча медӯхтам... дар сари кор... аз дастам кашола карда гирифтӣ... Номардӣ ту! Дигар гап не. Ба падарат лаънат, ту ҳаромхиштак ҳолӣ барқасди ман иғво меандозӣ! Чунон расвоятро мебарорам...

– Шодоб, дашном накун маро. Ман рӯмлчаро кашида гирифтам?

– Ҳа, кашида гирифтӣ!

– Росташро гӯй, ман ба ту ҳеч дাъое надорам.

– Росташ...

– А? – Ислом бо як навъ оҳанги даҳшатноке ин садоро аз гулӯяш баровард, ки аз таъсири он ҳам Ҳайдар ва ҳам Шодоб лаҳзае ҳомӯш гаштанд. – Нағз не, Шодоб... Одам ин хел паст намефурояд... – Баъд рӯмлчай дар мушташ бударо кушод. – Ин ду гул, сарҳарфи номи ману худат... Ҳунари дasti қӣ буданашро ҳар кас гуфта медиҳад-ку! Гап дар ин ҳам не, ту беҳад паст рафтӣ... Ман рӯмлчаро ба дasti худат додани будам, аммо ту ба ман тӯҳмат бастӣ! Кори хуб накардӣ, Шодоб! Э, афсӯс... Ма! – Ислом рӯмлчаро ба сӯи духтари сарнагун гурронду рафта тоқиашро аз он сутар бардошта ба зонуяш зада афшонд ва ба роҳ даромад.

Вай дигар ҳарфе назада ба раҳаш мерафт. Ҳатто “хайр” ҳам нагуфт. Ҳайдар ва Шодоб ҳар яке дар ҷои истодагии худ гӯё шах шуда буданд. Баъд Шодоб ба худ омаду саросема рӯмлчаро аз замин бардошт. Аз замин бардошту бо нафрат ба он нигариста гуфт:

– Номаъқул кардаст... Рӯмлчай ман не... – вай онро бо кароҳат ба зери пояш партофта бо нӯги кафаш ба хок молид.

Ҳайдар бо аломати афсӯс сар чунбонд.

– Нағз не, Шодоб... Одам аз қавлаш намегардад.

Маро фиреб медиҳӣ? Не! – Баъд ба сӯи Ислом, ки аллакай хеле дур рафта буд, фарёд кард:

– Ислом! Ислом! Ист! – Ҳайдар ўро аз роҳ боздошт.

– Ин ҷо биё... Илтимос, маро мебахшӣ, як лаҳза...

Ислом якта-якта қадам монда баргашта омад.

– Чӣ мегӯй?

– Шодоб, “мебахшӣ” гӯю рӯмолчаро бардошта ба дасташ дех. Набошад, ҳам аз ман мемонӣ, ҳам аз вай. Но-мардии ҷавон безеб аст, лекин худашро ба бозор андохтани духтар аз он ҳам ноҳуштар аст. Агар Ислом ҳап ме-нишастан, маро фиреб мекардӣ-да? Оқибаташ нағз намешуд, духтар, – худат фиреб меҳӯрдӣ...

– Ҳайдар... Шодоб аз они ту... Ба ман рӯмолак дод, аммо дар миёни мо дигар ҳеч гап набуд. Ҳатто дасташро надоштаам, бовар қун...

– Хуб, ман имрӯз ба қавли ту бовар карда инро зан мекунам. Баъд, ягон рӯз дар ҳаққи ман агар ягон сухани бечо гӯй, чӣ мешавад? А?

– Модом ки гуфтам, байни мо ҳеч гап набуд, чӣ ҳам мегӯям? Аз ман дар ҳаққи вай сухани бечо намебарояд.

– Даст дех! – гуфт Ҳайдар наздик омада.

Ҳар ду дasti якдигарро фишурданд. Баъди ин даст-фишорӣ Ҳайдару Шодоб ба роҳи худ давом карданд.

Онҳоро гусел карда Ислом лаҳзае дар рӯи роҳ рост истода, аз қафои он ду менигарист. Баъд вай дар канори роҳ рӯи алафҳо оҳиста нишастан ва як оҳи пурдард кашид. Сипас ў сар ба зону ниҳода дуру дароз ба фикр афтод. “Аслан, ношукрӣ аз худам гузашт, худо ҳам, пирону пай-ғамбарон ҳам диданд, ки мани ба гуноҳ олуда лоиқи ин духтар нестам...” Ҷавон бори аввал дар умраш ҳис кард, ки дар вучудаш чӣ гуна ду қувва – ақл ва дил кашокаш мекунанд. Ақл далелу мантикро пеш гузошта мегуфт, ки ин духтар туро фурӯҳт, вай дигар лоиқи муҳаббат ва бо-варӣ нест, қалб мегуфт, ки чунин нозанини хушгил ба ҳар

кас мұяссар нахоҳад гашт, дар деҳа дигар духтаре ба монанди вай зебову покдоман нест! “Назарбаланд, ба ҳар кас даҳонашро инч карда намехандид, ҳатто наменигарист. Ба ин хел духтар ҳар гуноҳеро бояд бубахшӣ. Ҳанӯз ҷавон аст, ақлаш заифу бетачриба, ҳато мекунад, аммо вай ба ту, чӣ олампаноҳе мегашт. Ҷашми вай, рӯи вай, қоматаш, раҳгардиҳош, сухангӯиҳош, табассумаш, ҳандааш – ҳама, ҳамааш монанд надорад...” Ин лаҳза вай меҳост аз гайб маслиҳатгаре ба қӯмакаш фурӯд ояд, машваратчие, ки тамоми ин мочароро дида ва шунида бошаду Исломро ба росттарин ва дурусттарин роҳ ҳидоят созад. Аммо ку он гуна маслиҳатгар?! Додом борҳо мегуфтанд, ки ҳамеша, дар сари ҳар кор маслиҳатгаре ёбу маслиҳат пурс. Агар ҳеч маслиҳатгаре наёбӣ, тоқиатро пеш гузору бо он маслиҳат кун, мегуфтанд, маънии ин ҳарф саратро луч карда, дуруст фикр кун гуфтанашон будагист. Ин сирро ба кӣ гуфта маслиҳат мепурсед? Насим... Ба Насим Шодоб ҳеч маъқул не. Аз баҳраш гузар мегуфту бас. Ана, аз баҳраш гузаштам. Бо Ҳайдар дастубадаст гаштанашро дидаму дилам монд. “Дилам монд” мегӯяму аммо... Чӣ илоҷ, ҳолӣ ман хонадор намешавам, аввал хизмати ҳарбиро гузарам. Се сол ман хизмат раваму занам ин чо ҳингир-ҳингир карда гардад, обрӯю эътиборамон чӣ мешавад?! Се сол! Боз дар кучоҳое! Яке дар Шарқи Дур хизмат мекунад, дигаре дар Мурманск ё Карпат. Агар ҳар кас дар диёраш сарбозиро анҷом медод, ман мегуфтам, ки ха, диёрашро ҳимоя мекунад. Аслан, ҳеч намефаҳмам, аз кӣ ватанро ҳимоя мекунем? Наход, ки мардуми олам шабу рӯз дар қасди ба мо ҳамла кардан зиндагӣ мекунад? Дигар кору бор надоранд, магар? Охир, аз ҳама зӯр мо бошем, ки аз ҷонаш сер гаштаст, ки бо зӯр ҷанг сар кунад? Додом ин гапҳоро шунида доим даст меафшонданд. Як бор савол кардам, ки боз ягон давлати дигар Гитлер барин ба мо ҷанг сар мекарда бо-

шад, он кас дар ҷавоб гуфтанд, ки аз сараш зар пошанд ҳам, дигар давлат ба мо ҷанг сар намекунад... Баъд боз гуфта буданд, ки Гитлер ҳам аз зумраи Сталин барин ҳунхорон буд, “чил дарвеш дар рӯи як гилем меғунҷад, ду ночинс дар як олам намеғунҷад”, бачам... Бепарво бош, то вақте ки дар ягон мамлакати дунё боз як ночинси дигар пайдо нашавад, ҷанг намешавад. То он замон ночинси моро худо мебардоштагист...

## БОБИ БИСТУ ЧАҲОРУМ

### ҲАР ЗОФЕРО ЯК ДОФЕ

Дар Гучумак баъди инқилоб марди ду ё сезана асосан намонда буд. Баробари давлатмандон дузандорӣ ҳам барҳам ҳӯрданаш як амри табиӣ менамуд. қиссаи дузанаю сезанаҳоро бачаҳо аз рӯи хотираҳои падару модарашон медонистанду тамом. Дарвоқеъ, дар чунин айёме, ки ҳар кас шиками ҳудашро сер карда наметавонад, кӣ ҳавас мекунад, ки ду зан дошта бошад?! Ба гайр аз ин, қонун ҳам ду зан гирифтаниро манъ мекард. Аммо пирони деха беваҳои бешумори шаҳидони ҷанг ва духтарони солидаро нигариста оҳи сард мекашиданд. Пеш аз инқилоб агар ҷавонзане бева монад, дигар шавҳар кардан наҳоҳад ҳам, ӯро маҷбур мекарданд шавҳар кунад ё ба ягон нафар марди талабгор ба занӣ медоданд. “Ахлоқ вайрон нашавад” мегуфтанд.

Аммо имрӯз, вақте ки Ҳудоёр ба болои занаш зан гирифтани шуд, қариб касе тааҷҷуб накард. Агар баъзеҳо тааҷҷуб зоҳир намуда бошанд, танҳо аз ваҷхи Зевар буд: ин зани зирақу заранг, қинадору шаддод чӣ гуна тан мебодаст, ки шавҳараш ба болои вай зан гирад! Албатта, Ҳудоёр бе розигии Зевар ин гуна густоҳиро ҳатто ба зехнаш оварда наметавонист. Яъне, ба зангирии вай Зевар

розӣ аст. Бе зарурати муҳим ва ё, аниқтараш, то маҷбур на-  
гардад, Зевар ба ин кор розӣ намешавад. Бешак, дар ин  
что сабаби чиддие вобаста ба давлату сарвати хонавода  
буд. Сабабҳои дигар барои ин зангирий эътибор надоштанд.

Ҳоло барои Гучумакиён дар ҳама ҷо – ҳам дар хона-  
ву роҳ, ҳам дар сари кор, занҳо ба ду гурӯҳ тақсим шуда,  
дар ин бобат чунон мунозираҳо барпо кардаанд, ки бор-  
ҳо охираш бо ҳархашаю дилсиёҳӣ анҷомидаст. Азбаски  
ҳанӯз ба кӣ талабгор будани Худоёр дақиқ набуд, таҳми-  
ну гумонҳо ҳисоб надоштанд ва вобаста ба қобилияти ха-  
ёлоти одамон пайваста рангоранг мешуданд. Вале аз ас-  
ли воқеа кам одамон ҳабар доштанд. Аз бегонагон як на-  
фар зани чӯпоне ин сирро медонист, ки Худоёр ҳам бо  
таҳдид ва ҳам бо молу пул даҳани ӯро баста, тамоман  
хотирчамъ мегашт.

Худоёр ду сол пештар Моҳира ном ҳоҳарзодаи за-  
нашро, ки афту андомаш дилкашу назаргир буд, ба вази-  
фаи ҳисобдории ферма таъйин карда буд. Духтарак аз  
ҳисобу китоби ферма сирф бехабар бошад ҳам, дар сояи  
Худоёр кор мекард, саҳҳетара什, дар ферма ҷашму гӯши  
язнааш гашта, дигаронро кор мефармуд. Худоёр кори  
ӯро ба дигарон месупурд, баъзан ҳоҳиш мекард ба вай  
мадад кунанд. Ҳудаш ҳам соатҳои дароз бо ӯ нишаста  
шуғли ҳисобдориро ёд медод. Сонитар, якчанд бор ба  
ноҳия ба маҷlisҳо ҳам бурд. Занону духтарони дигар аз  
маҷlisравӣ саркашӣ мекарданд. Вале Моҳира бечуну ча-  
ро ҳамроҳи язнааш мерафт. Азбаски Худоёр ба духтар  
язна буд, дар аввал ҳеч кас ба ҳамсафарии онҳо қаҷ на-  
менигарист. Аммо, сониян вассати мардум ҳар гуна пи-  
чири-пиҷири гӯшакиҳо паҳн шуданду номи духтар додгор  
гашт. Ба ин ҳама падару модари духтар бетараф буданду  
одамонро беш аз беш хайрон мешуданд.

Дар деҳаи Гучумак аз қадимулайём чунин русум  
буд, ки ба духтари зиштандом ҳам, кӯр ҳам, кар ҳам, маъ-

юбу маслуқ ҳам, мувофиқи худаш хостгоре мебаромад. Аз ин ваққ ҳеч як зану дұхтар беталабгор намемонад. Фақат дұхтарони сабукрафтор ва бо сабабе ба номашон доғею нанге афтодагй аз ин қоида истисно буданд. Наздикии Мохира бо Худоёр ба номи ӯ исноди нохуш оварда буд ва хостгорон ҳоло ба сүи ҳавлии дұхтар майл намекардан.

Зану шавхар – Худоёр ва Зевар аз چавонй пешро пеш, пасро пас зада, хеле сарват ғун карда буданд. Бар замми он ки ҳар ду аз пулу моли Дўсталибой сарфаю сариштае бардошта буданд, аз давлати колхоз ҳам ба сарваташон сарват зам кардан.

Бар замми ин, соли дуюми ҹанг Ҳушвақт ном бародарзодаи Дўсталибой баъди ду моҳи вафоти зани ҹавонаш яқбора, бевасият аз дунё чашм пўшиду Худоёр ҳамчун ҳомй ва хеши наздик се сагираи ӯро саробон гашт. Азбаски писари калонии Ҳушвақт Ҳуррам дар ҹанг буд, молу дорои марҳум бо се сагирааш ба дasti Худоёр гузашт. Баъдтар, ин сагираҳоро ӯ дар хонааш нағунчонду онҳо дар хонаҳои хешовандони дигар овора гаштанд ва оқибат Худоёр ҳар серо ҳам бурда ба сагирахона супурд.

Мулло Мурод, ки хабарро баъдтар шунида, дуру дароз ба ҳаёл рафта буд ва ришашро панчзанон ба ҳамсараш ва фарзандонаш таъкидкунон гуфт: “Дар хотир доред, пулу моли Худоёр ба худаш насиб намекунад. Ягон вақт мебинед, ки додом ҳамин хел гуфта буданд.” “Барои чӣ насиб намекунад, додо?” пурсид Ислом. Мулло Мурод дар ҹавоби писар гуфт: “Ҳаққи сагир ҳаст. Ҳушвақт бою бадавлат набошад ҳам, каму беш тилло дошт. Аввалио худо медонад, ба гумонам барои ҳамон тиллоро ба даст овардан Худоёр дархол худро пуштибони он се сагира гирифту онҳоро ба хонааш бурд. Тиллоро ба даст оварду бачаҳоро ба сагирахона супурд... Ҳаққи сагир ҳаргиз ҳамту намемонад, бачаам...”

Чун писари Хушвакт Хуррам як дасташро талаф до-да аз ҷанг зинда баргашт, Ҳудоёр қулфи дари ҳавлии ўро кушода дар хона ду-се шолу намадкӯҳна ва се-чор кӯрпаю қӯрпача ва зарфу зуруфу ашёи дигари рӯзғорро, ки аз падару модараш, додару хоҳараконаш ёдгор монда буд, ба ҷавон доду бас. Хуррами дар ғаму андӯҳи назди-конаш дилшикаста ёрои чуну ҷаро гуфтан надошт.

Баъди он ки ин қадар сарватро гун карданد, орзуи ягонаи Ҳудоёру Зевар писардор шудан буд, vale писар наёфтанд. Зевар, ки дар дasti Ҷӯсталибояи безурриёт буд, безурриёт монд. Ӯсули қатъи ҳаммогии модараш асар кард ё доруҳои табиби машҳур Табибуллохони Аф-ғон, дигар вай фарзандор нагашт. Зевар як духтари бародарашро аз хурдӣ ба хонааш оварда ба фарзандӣ қабул карда буд. Бо вучуди ин, зану шавҳар шабу рӯз дар ғами он буданд, ки сарваташонро вориси арзандае нест. Агар ба ин духтархонди худ бахшанд, роҳати онро домоду тӯби вай мебинад. Ҳудоёр якчанд бор ба занаш маслиҳат андоҳт, то зани дигар гирад, аммо Зевар ин суханро шунидан ҳам намехост. Дар байни зану шавҳар, ки яке дар синн ба панҷоҳ наздик расида, дигаре бузургтар буд, сари ҳар ҷанд вақт дар ин бобат ҳарҳашае сар мезад. Баъзехо мегуфтанд, ки Ҳудоёр Парчаро гирифтани будаст, vale Зевар ба ин кор саҳт монесь гаштаст. Ба ҳар ҳол Парча аз мард шояд ваъдаи хом гирифта будаст, ки ба вай аз бинӣ боло гап намезад. Аммо Зевар ҳисобе ёфту дар ин қашокаш ҳам голиб омаданаш равшан буд.

Рӯзи аввали ҳомиладор гаштани хоҳарзодаи занаш – Моҳираро фаҳмида Ҳудоёр тарсид. Қариб як моҳ ҳӯрду хобаш ҳаром шуд. Баъд донист ва бовар кард, ки ин кор аз аввал бо маслиҳати занаш ба мақсади муайян – аз Парча дур кардани вай ба вуқӯй омадаст. Ба ҳар ҳол, Зевар бе ҳеч шӯру валвала барои шавҳари худ ба хонаи хоҳараш хостгорӣ рафт. Онҳо ҳам вазъи духтарро ба ино-

бат гирифта бўи кор набаромада, духтарро тўй карда ба Худоёр супурданӣ шуданд.

Дар деха қайди никоҳи давлатӣ он солҳо ҳанӯз расм нагашта буд. Муллоимом аз рӯи қоидай шариати мусулмонӣ никоҳро ноҷоиз шумурд ва аз никоҳи онҳо сар қашид. “Шариат ба ду зан гирифтани марди мусулмон иҷозат медиҳад, вале палонҷ гаштани ду хеши наздик ва ҳамхун нораво аст”, гуфтаст ў.

Худоёр, ки ҳеч қонуну қоидае монеъи вай набуд, фавран аз қадом дехаи дигар як шахси муллонамоеро оварда, хутбаи никоҳ ҳононд ва як мол қушта ба ҳалқ тўй доду Моҳираи ҳаждаҳсоларо ба хонааш овард.

Ба мардуми Гучумак ин зангирии, ба қавли онҳо “шартупурт”, барои ҷандин моҳ мавзӯи гуфтугӯй ва баҳсу талошҳо буд. Одамон бишинанд ҳам, бихезанд ҳам, аз ин ҳусус муҳокима меронданд, зарра-зарра ҳар як кирдору гуфтори Худоёру Моҳира ва атрофиёни онҳоро ба таҳқиқ ғун мекарданд, месанциданд, хулоса мебароварданд. Ҳалқ ба сари муллое, ки хутбаи никоҳро ҳонда буд ва ду нафар гувоҳон, ки аз ҳамсояҳои Худоёр буданд, лаънат ва нафрини беҳисоб мефиристоданд.

Мегуфтанд, ки Парча ба тўйи Худоёр нарафтаст. Аз таҳи дарвозааш гузаштаравон салом кардаст, вале як даҳан “муборак бошад” нагуфтаст. Барои ин кораш баъзеҳо раисро таҳсин қунанд, баъзеи дигар “дар ин чо ягон сир ҳаст” мегуфтанд. Ачиботи кор дар он буд, ки одамони аз муносибати Парчаю Худоёр сирф бехабар ҳам, дар ин маврид шубҳа мекарданд. Ин одати Гучумак ба ҳама маълум буд – сабаби ягон кору рафтори касро надонанд, аз он ҳар гуна гумон мебурданд. Боре раис дар роҳ ба Ғаний Ҷувозкаш рӯ ба рӯ меомаду аз вай пеш салом гуфта ҳолҷӯй мекунад. Баъд аз ин Ҷувозкаш ва ҷанде аз наздиконаш як-ду моҳ нигарон мешаванд, ки раисро аз вазифааш мегиранд ё ягон чинояташ фош мешаваду

“душмани халқаш” мекунанд. “То ба таҳаш об нарафта бошад, раис ба ман “салом” медиҳад? Не-е! Ин ҷо сире ҳаст...” мегуфт Ҷувозкаш ба наздикунай пайвандони худ.

Авзои Исломро парешон дида имрӯз Бобои Ҳалим чун одат аз роҳ дошт:

– Ҳа, боз чӣ гап шуд? Бедимоғ менамоӣ? – ба рӯи ҷавон зеҳн монда рамуз гирифтан меҳост мӯйсафед.

– Э, ҳамту... – Ислом воеаро овоза кардан нахосту даст афшонд, vale аз ин бепарвонамоӣ осори ташвишаш аз ҷеҳра нарафт.

Аз дилаш гузашт, ки Бобои Ҳалим аз бекорӣ одати гапковӣ пайдо кардаст, серҷоғ гаштаст, ба қавли одамон, ба ҳар ош қатиқу ба ҳар коса чумча мешавад. Балки таҳи дари идораҳона ҳар як одамро ҳамин хел мекунад. Пирамард ба ҳадде расидаст, ки то дарди дилашонро нафаҳмад, ҳаёлаш сар надиҳад.

– “Ҳамту” гуфтан катӣ намешавад, писарам. Агар дардро пинҳон кунӣ, табат ошкор мекунад. Ту гапатро аз ман руст накун. Ҳеч набошад, ягон маслиҳат медиҳам. Ту, писар, ба гапи ман гӯш кун. Додот ҳар гоҳ ба идора муҳим ояд, аввал ман катӣ маслиҳат мекард. Ана, агар бовар накунӣ, додот ояд, пурс. Ба пеши инҳо медароӣ, – мӯйсафед ба тарафи идора ишорат кард, – ҳар қадомаш девор ба тарафи худам афтад мегӯяд, писарам. Хайр, Парча гапи дигар. Ба ҳамин ҷавонзан тан додан даркор, давлат бекора ба ин бовар карда колхозро насупоридаст.

– Мӯйсафед ба атроф як бор нигарист, бо вуҷуди он, ки касе наменамуд, овозашро паст карда гуфт: – Ана, вай мудири молдорат зани навро бағал гирифта хоб аст. Ҳосилоташ ҳам парвои фалак надорад. Агар ин аврат ҷашму гӯш нашавад, ба хок як дона тухмӣ намеафтад. Зан бошад ҳам, аз сахар дар сари зин. Майна барин чириққос зада дар ба дар мегардад, ба ҳар яке вазифаашро мефахмонад. “Аз раис ба бобо ягон мукофот расидагӣ барин,

аз дил гузаронд Ислом. – Хайр, суханаш ҳақ, раис аз ҳама зиёд такопӯ мекунад, дилашро хун мекунад. Баъзан ба одамон саҳт расад ҳам, боз аз дилаш мебарорад. Ба вай раҳми кас меояд. Ҳазор кунад ҳам, колхоз колхоз аст, одамон ҳалол кор намекунанд. Кори колхоз ҳашар барин гап аст. Ҳашар як рӯз ё ду рӯз, аз ду рӯз зиёдаш намешавад. Раис, бечора, ҳамин ҳақиқатро ҳеч намефаҳмад, меҳоҳад, ки одамон аз сидқи дил кор кунанд. Ба кӣ зарур аст, ки беҳуда чон коҳонанд?!”

Ислом ду-се бор зӯр зад сухани пиракиро қатъ карда, дар кучо будани раисро пурсад, vale ба лаб ҷуфт кардани вай, эътибор надода сухан кардани ў шасташро гардонду биночор ҳомӯш монд.

– Аз шавҳараш дарак нашуд. Се-чор сол шавҳардорӣ карду ба ҷанг гуселонд. Ана, акнун ҳар кас даҳан зада наметавонад, зан бошад ҳам, раис, сару саркардаи ҳамин ҳалқ аст. Баъзеҳо андеша мекунанд, зан гӯён ба сарам бало нагирам, ин қонундон аст гуфта метарсанд. Ин шӯр ҳам беилоч аст, агар мулоим шавад, ҳама кор дӯлоб мегардад, мардум ба тори сара什 баромада бомтакконӣ мекунанд. Ҷӯби нармро кирм меҳӯрад-дия. Лекин, ман мегӯям, ки Парча агар ҳамин хел кабки масти барин қақар-қақар карда гаштан гирад, кӣ дилу гурда дорад, ки ба вай талабгор шавад?! Кӣ? Ҳар кас ҳам андеша мекунад. Ҷанг малаҳ барин тухми мардро ҳӯрд, дар ин офтобгардиш мард намонд...

Ислом ҳайрон шуд, ки дарвоҷеъ раис ҳам зан аст, боз ҷавон, аммо ҷаро ҳеч кас ба вай бо назари ҳаридорӣ наменигарад. Ҳушрӯ, боакл, сухандон... Аммо ба вай худаш барин шавҳар даркор-дия. Агар ягон одами илмнок мебуд... Акоиб, ҳамин Бобои Ҳалим дар таҳи дар нишаста зиндагии ҳар касро фикр карда мешинад, аз ҳоли ҳама боҳабар... Ба фикрам, воқеаи аспро ба вай нагуфтган беҳтар аст, гап бисёр мешавад. Мутмаинан аз пирамард мас-

лиҳат намебарояд. Ба назди раис медароям.

– Раис танҳоянд, бобо?

– Ҳа, Рӯзӣ-саркор омада буд, пешаш даромаду баромада рафт. Ана, вай подабон бо чӣ арзе омада буд, вай ҳам баромад. Акнун навбати ту. Агар гапатро ба ман гуфтан наҳоҳӣ, даромада ба раис гӯй. Ба падараш рахмат, ба дарди ҳар кас марҳам мешавад. Ягон роҳ нишон медиҳад...

– Ман як бор ба наздашон дароям, – Ислом бесаброна сухани мӯйсафедро қатъ кард. – Як гапро пурсидани будам...

– Албатта, даро. Ана, гӯй, аҳволам ҳамин, чунину чунон. Дилаш рост аст, бовар кун ба ман. Лекин ту гуфтаҳои маро дурустакак фикр кун. Писарам, ту ҷавони боақлӣ, ман гап занам, наранҷ, – аз остини Ислом дошта боз ба гап даромад пиракӣ. – Додот ҳам, очаат ҳам, мон, ки бобоҳоят ҳам одамони покизаю ҳалол. Ҳудат ҳам, шукр, ҷавони чор кас медидағӣ. Туро бинанд, албатта, дили ҳар як духтар қошуқ метарошад. Лекин эҳтиёт шав, бачаам. Номатро олуда накун, сари додотро ҳам насозӣ. Додот одамшинос аст. Ба ҳудатон мувофик, аз хонадони қасони дурусту начиб, одаму одамшаванд, армон мешиқастагӣ духтарро арӯс мекунад. Ин савдои умр аст, писарам, бо ҳар хел кас ноф ба ноф бастан хато...

– Э, бобо, чихо мегӯед, ман ҳоло бачаам! – Ҳичолат қашид Ислом ва бештар аз он тарсиҳ, ки пиракӣ аз моҷаррои ваю Шодоб ё шикояти Ситора гӯё ҳабардор барин сухан мегуфт.

– Ман дар омади гап мегӯям... Ту ба насиҳати ман гӯш қун, фақат барака меёбӣ. Ту, писарам, ҷавони рӯйгарми, баъзе занону духтарон ба васвасаи шайтон моил мешаванд. Эҳтиёт шав мегӯям. “Эҳтиёт бехи ҳаёт” гуфтаанд. Ба зану ба қӯдак сири дилатро нагӯй, бачаам. Луқмони Ҳаким гуфтаанд – се ҳазор калима панд гуфтам, ва-

ле аз он се калимаашро гир: дуяшро ёд дор, якero фаромӯш кун, яъне худои таолоро ва маргро ҳамеша дар ёд дор ва некигии кардагиатро фаромӯш кун. **Фаҳмидӣ**, бачам?

– Насиҳати бебаҳо, амак, – гуфт Ислом фавран ва ба роҳ даромад, зеро Бобои Ҳалим пир гашта, торафт серҳарфтар мегашт, панду ҳикмати дар овони ҷавонӣ аз “Ҷаҳор китоб”, “Кимиёни саодат”, “Насиҳатнома” барин китобҳо хондагиашро такрор ба такрор гуфта, маънидод кардан меҳост.

Ислом даст ба сина “хуб-хуб” гӯён аз Бобои Ҳалим ҷудо шуда, ба сӯи идораи раис рафт.

Парча дар сари мизи кориаш нишаста чизе менавишт. Ислом дарро нимбоз карда, иҷозати вурудро пурсиду баъди бо ишора даро гуфтани раис ба уток ворид гашт.

– Ассаломалайкум, апа.

– Валайкумассалом. Ку, биё, – раис аз нависонависи ҳуд сар набардошта радди салом кард ва имо намуд, ки ба курсӣ нишинад.

Ислом дар ҳараки таҳи девор амонат нишаству ашёи идораро аз назар гузаронд: дар девори паси сари раис сурати Ленину Сталин, дар девори дасти чап – Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, дар пушти сари вай – дар девор Сталин дар даст духтаракеро бардоштаст. “Хайр, сурати ин ҷорёи коммунистон дар ҳар идора ҳаст, гӯё ба мисли мизу курсӣ, қаламу қофаз барин... Идораи раиси колхози “Паҳтакор”-и Мирзочӯл зӯр буд: сандуки оҳанӣ дошт, ҷевонҳо, мошинаи чопқунӣ...” – Ба ёд овард Ислом.

Мизи кории раис соҳти устои деха, кори Усто Насрулло. Аммо курсие, ки ў нишастааст, моли фабрик барин, дар такяаш ҷарм барин як чизи сиёҳ қашидагӣ. Дар ду тараф – дар таҳи девор ду ҳараки дароз, дар пойғаҳ буҳории оҳанӣ. Колхози “Паҳтакор” мошин дошт, трактор дошт... Хайр, ин ҷо қӯҳистон... Пардаи сап-сафеди

тиреза дикқати чавонро қашиду лаҳзае ба тозагии шишаҳо ва дигар асбоби идора зеҳн монда, ба завқи раис аҳсан хонд. Баъд оҳиста дуздида ба худи вай ҷашм дӯхт. Рӯи сафеду тоза, ҷашмони сиёҳи шаҳло, бинии рост, абрувони борики вайро диди одами бегона ҳеч гумон намекард, ки ин ҷавонзан ин қадар сиёсатдор аст, ҷозибанок аст. Мӯи сиёҳаш бирешимвор маҳин печида-печида ба ду гесӯ чудо шудаанд. Дар сараш рӯмоли шоҳии гулдор чунон зебида буд, ки ҳаваси ҷавон омад. “Барои Маҳлоҳат ҳамин хел як рӯмол меёбам” гуфт ў ба дил... Парча ҳушрӯ, дар деҳоти атроф ин барин зани ҳушрӯ нест. Раис мондагӣ қалонҳо ҳам шинохта мондагӣ, ҳеч кас айб гирифта натавонад гуфтагистанд. Кӣ медонад, балки ҳар бор ба наздашон равад дилхушӣ мекардагистанд. Мардум ҳамин хел мегӯянд. Ҳамту бекора як занро гирифта раис намемонанд! Агар раис монанд ҳам, аз як сол зиёд намепояд мегӯянд...

Парча аз андешаҳои ў оғаҳ шуд магар, нависонави-сашро тамом накарда ба гап даромад:

– Ҳа, расо нигоҳ кардӣ, маъқул шудам охир? – Вай дилбарона ҳандид. – Раис аз навиштан сар набардошта инро гуфт ва сипас шармида сурҳ шуд. – Ислом ҳам лаблабу барин сурҳ гашту чӣ ҷавоб гуфтанашро надониста фурунгос зад:

– Нигоҳ накардаам... – Сонӣ суханони Бобои Ҳалимро ба ёд оварду илова намуд: – Шумо ба ҳама маъқул...

– Дуруғ мегӯй! – зан як оҳи чуқур қашиду ба ҷашми Ислом рост нигариста гуфт: – Ба ҳама маъқул шудан номумкин. Даркор ҳам не. Агар ба ҳама маъқул бошӣ, латтай ту, на гӯшту на устахон. Ҳамин тавр не?

– Барои чӣ ин хел мегӯед? – ҳайрон монд Ислом. – Сар ба сар ба ҳама набошад ҳам, ба бисёр одамон шумо маъқулед-ку.

– Ҳамчун раис аҷаб не... Ҳамон ҳам даргумон.

Чаҳор соли ҹанг, сонй баяди ҹанг, гүшнагй, азоб, маҳрумй аз наздикон. Канал, муҳочирий... Э-э, мардум фақат маро мебинанд, маро сабабгори ин ҳама кулфат медонанд. Зеро ин ман ба гүшнагиу лучии онҳо нигоҳ накарда ба кор мебаровардам. Ҳаққашонро намедодам. Баъзан охирин лукмаро аз даҳонашон мегирифтам. Ба осонй аз гуноҳи ман намегузаранд, Исломбой. Гумонат, ман зани хушбахтам? – Пурсид ў ба ҹашмони ҹавон маҳзун нигариста. Баъд ҳудаш ҹавоб дод: – Не. Агар ин вазифа, орден – ҳамаашро аз ман гиранду гүянд, ки ту зани оддй, колхозчизани қатори, зани фалони... рости гап, ҳазор бор беҳтар буд, ҳурсанд мешудам... Ҳоло ҹавони, бовар намекунй, додарам!

Ислом бо тааччуб ба раис нигариста чй гуфтанашро намедонист. Хичолаташ аз он буд, ки ин зани зоҳиран шаддоднамо ногаҳон ба вай дарди дилашро мекушояд, як зани оддй барин ҳасрат мекунад. Албатта, аз як тарафаш суханаш ҳақ аст. Суханони Бобои Ҳалим аслан беасос не. Мардон аз ҹанг омаданд, беваҳои шаҳидон якояк шавҳар мекунанд, аммо ин бечора ба рӯи ҳар кас нигарон мешинад. Ин ҳам зан аст, ҹавон аст, умедҳо дорад. Ислом ба дили ў қувват бахшида тасаллй додан хост ва бо ҳамин ният ба ҷехрай вай бо шавқ нигариста гуфт:

– Албатта, агар ҹанг намебуд, шумо ҳам, дигар занону духтарон ҳам хушбахт мебуданд... Лекин чй илоч?.. Шумо ҳолй ҹавон, аз сад гулатон яке нашукуфтааст, хушрӯед...

– Ба дилам таскин дода мегүй-дия.

– Не, росташ... Дар ҳусн ба шумо баробар ягон зан нест. Агар раис набошед, кайҳо талош мегаштед!

Аз авзои раис Ислом чунин натиҷа гирифт, ки вай ҳамин замон ҹашмашро саҳт мепүшаду ҳудро ба оғұши вай меандозад ва ҳай-ҳай зада гирия мекунад. Аммо Парча ин тавр накард. Аз ҷояш бархесту ба таҳи тиреза рафт

ва хеле вакт ба берун нигариста истод.

– Ҳа, ҷанг тамом шуд... – гуфт сипас худ ба худ ба қафояш нанигариста. Баъд илова кард: – Кайҳо тамом шуд, vale ман хабаре надорам...

– Барои чӣ, апа, ин хел мегӯед? – ҳайрон буд Ислом. Вай ҳеч дар тасаввур гунҷонда наметавонист, ки Парча барин раиси бебок ҳам умединор аст, ки шавҳарашиб ёфт мешаваду меояд интизор буд... Акнун ба вай саҳт аст, бояд умединашро канад. Ҷанг хеле вакт қабл тамом шуд, замони осудагӣ фаро расид, акнун ба ҷароҳати синаи вай ҳам марҳаме даркор аст...

– Ҷӣ гап доштӣ? Барои чӣ омадӣ? Боз ҳамон гапи ду аспи гумшуда? Ҳолӣ вай дар гарданат оvezон аст, Ислом.

– Дуздро куштанд... Ман аз кӣ аспро гирам? – гуфт Ислом чӣ ҷавоб гуфтанашиб надониста. Вай ҳис кард, ки ҳозир ба дили раис гап намегунҷад, бинобар он, суханро дароз накард. Шикастани пойи аспро ҳам нагуфт. Дар дил ба қароре омад, ки ба ҳавлии Ҳудоёр рафта бо ӯ ҷиддан гуфтугӯ мекунад.

– Аз додот чӣ ҳабар?

– Дуруст. Сиҳат ёфта боз ба канал рафтаанд.

– Ҳонаводаатон тинҷ, охир?

– Ҳа, шукр, – Ислом комилан моту маҳбут буд, ки рис бо ӯ ҳамчун як занни оддӣ ҳолҷӯй мекунад. Суханҳои Бобои Ҳалим дуруст аст, мӯйсафед аз ҳама пеш аз дили онҳо оғаҳ аст. Акнун ҳуши ин зан ба сараш омадагӣ барин, – аз дил гузаронд вай. – Ҳар зогеро як дое мегӯянд. Бедарак не.

– Боз чӣ гап дорӣ, гӯй, истиҳола накун. Ман ҳам одамам, ба худам мувоғиқ дарду алам дорам. То кай дардамро ба дил гирифта гардам?! Вай як охи дарднок қашиди хеле вакт ҳомӯш монд. – Гап зан, чӣ ҳодиса рӯй дод? – Ба курсии худ омада нишасту савол кард ӯ.

– Мебахшед, апа... Ман фақат ягон ҳодисаю ташви-

шам катй ба наздатон меоям. Дар зиндагии мардуми күхистони мо ҳеч хурсандй нест... Мо дар Мирзочұл байни қазоқу кафқозиён, байни ҳар хел миллат зиндагй кардем, қазоқон агар түй кунанд, дар майдони васеъ писарону духтарон чуфт-чуфт нишаста баҳс-мабаҳс суруд меҳонанд, кафқозиҳо ҳам чор кас дар як чо агар ғун шаванд, сурудҳои ватанашро меҳонанду меҳонанд. Фақат мо – точику ўзбекҳо дардамонро ба дил зардоб карда мегардем, ҳамту не? Очаам, раҳматй ҳамин хел гуфта буданд... Мебаҳшед, ки ман...

– Э, ҳеч гап не, Исломчон, модарат дуруст гуфтанд. Дар зиндагии мо хурсандй нест. Барои чй? Ман ҳам ҳайронам... Одату анъана гўям ё табиату хислати ҳалқамон ҳамин хел аст, намедонам: – Парча худ ба худ сар чунбонду китфонашро ларзонд. – Ман ҳам борҳо аз ин хусус фикр кардаам... Мо – точикон муаллими ҳамаи қавму миллатҳои Осиёи Миёнаем, ба ҳамаи онҳо бобоёни мо китобу савод, усули дин омӯхтаанд. Балки ҳамин зиёй буданамон ба поямон ишкел гашт, намедонам... Ана, ахволи ҳалқатро имрӯз нигар...

– Апа, аз ҳама бенавотара什 ҳам ҳалқи мо будаст. Балки аз камбағалию нодорй ин хел безавқ гашта бошад?

– Дуруст мегүй... Балки аз қашшоқй... Лекин қабл аз инқилоб ин хел камбағал набуд-ку... – Парча якбора забонашро газиду маънии суханонашро аз рӯи талаби идеологй бо меъёри маънавии имрӯз санцида, ҳолаш дигаргун гашту саросема гуфт... – Биё, ҳамин гапҳоро як сў монем... Гап зан, барои чй омадй? Барои тамошои ҳусни ман наомадагистй, охир?

– Барои маслиҳат омадам. Пеш аз он, ки ба назди амаки Худоёр равам, дилам гуфт, ки шумо қатй маслиҳат кунам. Ба дилам шуморо наздик гирифтам, айб нақунед, апаҷон.

– Ҳўш-ҳўш? – Бовиқор, таадий сухан кардани ҷавон

ба раис як таассуроти ачиб гузошт. Кайҳо боз вай дар байни ҷавонони деха ҷунин назокати муомиларо дучор накарда буд. “Дар ҳонавода аз падар таъсир гирифтанаш аён аст, – мегуфт Парча ҳуд ба ҳуд. – Ҳушомад ва ё адаби сохтаю намоишкорона надорад, самимӣ. Суханаш ба ҳудаш мезебад. Моҳ барин ҷавон, агар ҳамин хел банаҳокат сухан нагӯяд, дилатон аз вай мемонад. Вақти дилтангиаш ҳам дидам, бамулоҳиза сухан мегӯяд...”

– Пойи як асп шикаст. Аз рӯи шах мегузаштаст, ба роҳи санг дармонда, вазнаш катӣ чаппа гашта афтодаст, – гуфт Ислом рост ба ҷашми раис нигариста.

– Эҳ-ҳа!.. – Мад қашид раис. – Кай ин ҳодиса рӯй дод? Гала дар кучо? – Раис ба саволаш ҳанӯз ҷавоб нағирифта аз дил гузаронд, ки чаро ҷавон заррае телба намешавад, суханашро ором, дона-дона чида мегӯяд. Барои чӣ то имрӯз ин ҳислати ӯро пай набурдам? Ғалатӣ...

– Дар паси навбог... Дина сиҳат буд... Ё ҳамин шаби рафта ё саҳарии имрӯз...

– Рафтем. Кайҳо боз галаатро надидам, як бор нишон дех, – аз чӣ бошад, раис маъюс табассум карду барҳоста пешопеш аз ҳона баромад. Вай дар даҳлез ба Ислом фармуд: – Рав, аспи маро зин куну биёр.

Зинҳона дар пешгоҳи ин ҳавлӣ дар паҳлӯи амборӣ буд.

Ислом саманди раисро қашав қашида, аз ҳасу хок пок кард ва зину абзор заду акнун берун мебаровардагӣ буд, ки раис омад. Вай кори Исломро санҷидани шуд магар, ба ӯ ҷунон наздик омада истод, ки дили ҷавон саҳт-саҳт ба тапидан сар карду аз изтироб ба рӯйи зани ҷавон нигариста натавонист. Нафаси зан, бӯи ҳушу нағиси атру собуни ироқии ӯ, ҳусни малоҳати нисбат ба занону дуҳтарони оддии деха як парда баланду барои умум дастнорасаш ба дили ҷавон кора карданд. Раис аили аспашро қашида диду гуфт:

– Аз ҳад саҳт қашидӣ, андаке суст қун, ҷонварро ме-

кушай-ку!

Ислом хост, ки аилпро суст қунад, раис ұро охиста бо китфаши тела дода корро ба дасташ гирифт.

– Ба аилкашій дастат меларзад... Ин қадар дұхтаро-ни деҳаро ба ҳамин шарминй чій хел мафтун карді?

– Күчо? Гап-дия... Кій гуфт, апа? – савол кард Ислом, ба умеди он, ки агар ягон гапи бечо шунуда бошад, гүяд.

– Кар нестам, күр нестам, мебинам, мешунавам.

Ба ҳости худи Парча ҳам ин лаҳза аз наздикій бо ву-чуди ин ғавон як навъ ғашыае афтода буд. Димоги ү ҳат-то аз арақи бадани ғавон ҳаловат мебурд, шайтон ме-гуфт, ки ұро ба оғұш гираду саҳт-саҳт ба синааш фишорад, лабони ҳушқу ташнаашро ба лабони сұзони вай час-понад, сұзонад... Вале зұри ақл ва шуур бар әхсосоти бе-чилағ таъзиқ меоварду ү аз ин гуна сабуксорй худдорй мекард. Бо вуҷуди ин, ҳанғоми ба асп савор шудан аз Ислом ҳохиш кард, ки ёрі дихад. Ислом охиста аз зери бозуи ү гирифта құмак кард. Вуҷуди зан гүё дар назди оташи танұри нонпазы ғашад, гүё аланаға гирифт, сарааш мастона мегашт. Вай лаҳзае савори асп истоду баъд ба рӯи Исломи аз ин ҳоли ү сирғ бехабар нанигариста гуфт:

– Ислом, рав худат. Ман ягон рӯзи дигар мераваму галаро мебинам. Ҳозир аспи маъюбро ба ятакат гири-биёр. Як илоче ғун. Ба ҳавлии шикастабанд бар. Рав, тез-тар, – гуфт раис бетоқатона чин ба абрұ зада.

– Апа, тобатон нашуд-чій? А?.. Охир, рафтаний будед... Яқбора маро хұрсанд кардеду... Чарх зада, ҳаво ҳұрда меомадед... Құхсөр губори дили касро мебарад.

– Яғон бори дигар меравам... Биё, худат рав...

Ислом маъюс китф боло қашиду “хайр” гүён аз ҳав-лии идораи колхоз баромад.

То даме ки ғавон қафо ғашта нарафт, Парча ба сүи вай дигар нанигирист, сафи мижгонҳои сиёҳашро боре боло набардошт. Ислом мехост як бор нигоҳи маҳмали-

ни ўро бинаду асрори дили ўро хонад, vale чавонзан ба ў чунин имконро надода гуселонид. Парча хуб медонист, ки вай аз ин, ки диқкати ин чавони зебою батамкинро ба худ чалб карданист, ҳеч нияте надорад. Аслан, вай ҳам зан аст, чавон аст, чаро шўхӣ накунад, бозӣ накунад? Чаро боре ҳамроҳи ин чавони хушгил ба қӯҳсорон рафта гул начинад, асптозӣ накунад? Чаро?.. Магар ҳақ надорад? А? То ин дам мегуфтанд, ки мамлакат мечангад, факат дар фикри ҷанг ҷанговарон зиндагӣ кардан даркор аст. Ана, ҷанг ҳам тамом шуд, акнун чӣ? Акнун тамоми фикру зикр ба барқароркуй... Сонӣ чӣ? Наход мо тамоми умрамонро ба ҳамин минвол гузаронем? Кай мисли одам зиндагӣ мекунам? Кай?.. Не, ҳама одамон зиндагӣ доранд, ҳандаю шодмонӣ мекунанд, бо одами дилҳоҳашон ҳазлу шўхӣ менамояд, дарду ҳасрат, розу ниёз... Фақат ман... Эҳтимолан, дигар одамон барин зиндагӣ карда наметавонам... Балки аз вазифа гиранд ҳам, як умр ман барои пиру чавони Гучумак “раис-апа”, “раис-хола...” Вокеан ҳамааш ҳамин тавр мемонад?! Не, не...

Парча тоза эҳсос кард, ки дар солҳои ҷанг ҳудро чӣ қадар аз ҳалқ чудо кардааст, ба вай ҳамдарду ғамшарик нагаштааст.

## БОБИ БИСТУ ПАНҶУМ ОСМОН – ДУРУ ЗАМИН – САХТ

Охирҳои моҳи май колхозчиён дарави чавро сар карданд. Бачаҳо гурӯҳ-гурӯҳ ба дашти Баҳорикор рафта, аз паи даравгарон ҳӯшҳои афтодаро мечиданд ва модарон аз он дона ба онҳо кулҷаи чавин пухта медоданд. Баъди алафҳӯрии аввали баҳор нони чавин чӣ лаззате дошт, таъми он нонро ба гайр аз он бачагон ҳеч кас дар тасаввур оварда наметавонист.

Баъзе саркорон аз чӣ бошад, ки ба ҳамин ҳӯшиҷии нӣ қӯдакон ҳам ҳасодат мекарданд. Рӯзӣ-Саркор ҳӯшачинии бачаҳоро дандон ба дандон фишурда ба азобе таҳаммул мекард. Ба вай чунин менамуд, ки баъзе аз даравгарон амдан ҳӯшашоро мерезанд, то қӯдакон бичинанд.

Баъд худ аз худ феъли саркор гашту бачаҳоро ба ангор намонд. Пеш аз танаффуси нисфириӯзӣ даравгаронро маҷбур кард, ки ангорро саросар гашта, ҳӯшашои рехтаро чида ба хирман бибаранд. Бачаҳо мунтазир буданд, ки баъди ин ҷораҷӯй саркор ба онҳо руҳсати ҳӯшачинӣ медиҳад. Онҳо ба мисли майнаҳо ҷуғуррас зада, дар сари вот ғун шуда менишастанд. Саркор ду бор омада бачаҳоро пароканда кардан хост, вале саъи ў барор нағирифт. Онҳо ноумед, гарданхорон аз сари вот барҳоста он сӯтар – ба сари роҳ мерафтанду боз ғун шуда менишастанд. Ҳушбахтона, пас аз нисфириӯзӣ раис расида омаду қасди ҷамъ гаштани бачаҳоро аз ишораи даравгарон фаҳмида, иҷозат дод, ки ҳӯшачинӣ кунанд. Саркор чиҳое гуфта ўро аз ин раъӣ баргардондан хост, вале Парча ба сухани ў беътино даст афшонд.

Ана, дар чунин як айёми долу зарби кор, вақте ки даҳони бачагон нав ба нон расида буд, ба деха комиссия омад. Якчанд нафар ҷангварони маъюбу маслух ба Сталин шикоят навиштаанд, ки дар хонаҳояшон аз ҳӯрданӣ ҳеч чиз нест. Комиссия ҳавлӣ ба ҳавлӣ гашта, дороии баъзе хонаводаҳоро санҷид, зисту зиндагии муфлисонай мардумро дила рафту ҳафтае нагузашта яқу якбора аҳли деха серу пур гаштанд. Аз ноҳия ҷаҳор мөшин гандум омад. Ба ҳар хонавода ба ҳар сари ҷон панҷоҳкилогӣ гандум додани ҷуданд. Боз плани ғалласупории колхозро ҳам кам карда, гуфтаанд, ки дар охири сол ба рӯзи меҳнати колхозчиён ғалла дода шавад.

Деха гӯё ба идгоҳе табдил ёфт: Ҳар бегоҳириӯзӣ мардон дар назди идораи колхоз ғун гашта, рӯи сангҳо ни-

шаста гуфтугӯ мекарданد, хабарҳои нави рӯзномаҳоро таҳлил менамуданд, чақ-чақ, ханда, латифагӯй... Бачаҳо гун гашта ба бозиҳои худ саргарм, – рустшавакон, акколбозӣ, гӯштингирий... Одамон Сталинро дуо мекарданду дар сари ҳар сӯҳбат ба адолату ғамхории вай аҳсан ме-гуфтанд. Мардум зулму тааддиҳои ҷандинсоларо гӯё ба якбора фаромӯш карданд ва ё ба он ҳама наздиқони пешинаи доҳиро гунаҳгор мешумурданд. Дарвокеъ, “доҳии ҳамаи асрӯ замонҳо” ҳар замон як-ду тан аз наздиқонашро ба кулӣ зулму тааддиҳо ва ҳатоҳо муттаҳам месоҳту ҳамчун душмани ҳалқи шӯро ва ҷосуси империализми байналмилалӣ бо ҳукми қатл пешрав мекард. Дар он ҷони бехотира ҳеч кас намегуфт, ки милёнҳо қасонро бо амри як худи ў нобуд кардан номумкин аст. Ҳеч кас шубҳа намекард, ҳеч бандай худо чуну ҷаро намегуфт, зеро ононе, ки дар мамлакат қобилияти андешидан доштанд, муддатҳо пеш дар зери ҳоки сияҳ ба ҳоби абадӣ рафта буданд. Ҳатто аз наздиқони худи доҳӣ низ камтар қасон аз ин осиёби аҷал амон ёфта буданд.

Дар ҳар ҳол, он солҳо азбаски радио набуд ва аксар рӯзнома буданд, зану мард, пири ҷавон ҳудои азза ва ҷалларо мешинохтанду расули барҳақи он Муҳаммад алайхисаломро. Ҳар неку баде, ки ба сараҷон ояд, аз ҳудо медонистанд. Сталинро асосан аҳли мансаб, муаллимон ва аз ҷанг баргаштагон медонистанд. Шафоатбӣ баринҳо, агар аз “раҳбар” сухан ояд, баъзан савол мекарданд, ки вай зинда аст ё мурда. Сипас дар симои ҳамсӯҳбати ҳуд ифодаи даҳшатро дид, бо овози паст ҳудро сафед мекард.

– Кӯдак будам, номашро ба забон мегирифтанд, вай намемирад магар? Ё аз таҳт ҳеч намефурояд? Меросхӯр надорад магар?

\* \* \*

Шафоатбӣ дар қатори занони рӯзгордор аксар дар киштзорҳои атрофи деха кор мекард. Хабари тақсимоти гандумро се рӯз боз дар сари кор аз занҳо мешунид, vale аз чӣ бошад, бовараш намеомад, ки давлат ба вай муфт гандум медиҳад.

— Ҳой, Ислом, ба ҳама гандум медиҳанд, бехабар намонем, — қарib ҳар шаб як бор таъкид мекард ӯ. — Баъзехо чанд вақт пеш гирифтаанд. Ҷанговарону маъюбҳо гирифтанд. Акнун навбати мо.

Бегоҳии рӯзи сеюм, баъди саришта кардани молу ҳол, Ҳикоят омада хабар дод, ки ғалла медодаанд. Аллакай аксари мардум ҳиссаашонро гирифта овардаанду дар анбор онҳоро нигарон будаанд. Шафоатбӣ ҳамроҳи Ҳикоят Инъомро гирифта ба сӯи анбор рафт.

Мардум дар пеши дари анбор ғун гашта буданд. Мудири нави анбор Тоҳир тарозуро дар таҳи дар гузошта гандум бармекашид. Бегоҳирӯзӣ ҳаво ҳанӯз торик на бошад ҳам, дар болои сараҷ фонусе фурӯзон буд.

— Тоҳирчон, ба мо хабар расид... — аз омаданаш мудири анборро хабар дод Шафоатбӣ.

— Ҳа, янга, бед, — ҷашм ба дафтар садо дод Тоҳир.

— Гандуми муфтро гиреду Исталинчонро дуо кунед!

— гуфт қадоме аз мардон.

— Абе, аз ростӣ ғалла медиҳед? — пурсид Шафоатбӣ боз аз эҳтиёт баъди салом бо ҳозирон наздик рафта.

— Э, Шафоатбону, ҳолӣ ҳам бовар надоштед? — аз қафо овози ғулдуруроси муаллим Юсуфӣ баланд гашт. — Ҳукуматамон иноят кард!.. Раҳмат ба падари ҳамон чорпанҷ нафар маслуқони ҷанг. Ҳамонҳо ҳақталошӣ накунанд агар, ҳалқи мо гӯсфанд...

— Гапу кори дар умрам нашунидагӣ... Бовари кас намеояд... Тавба. Ҷувол ҳам наовардам. Ғалла ёфта те, гӯён меомаданд, “ӯраи гандумат дар кучо?” гӯён ҳавлиро кофта, ғалбер барин сӯроҳ мекарданд, аммо “гандум

гир” намегуфтанд, охир! – Шафоатбӣ ҳайраташро пинҳон намедошт. Пурсидан айб не, сонӣ пули инро кай медодаем? А?

– Парво накунед, бепул!.. – Бо овози баланд фарёд зад Даврони Ҷӯра. – Ҳукумат аз халқ гирифтагеша як бор-ним бор дихад-дия!

– Во аҷаб... боз дар қафо ягон балояш набошад гуфта метарсам... Рӯбах дар шудгор дунба ёфтагиаш барин...

– Тезтар писаротонро фиристонед, линга биёрад, – гуфт мудири анбор. – Беҳуда гапро бисёр накунед! Ин гандум – ёрии Ҳукумат...

Шафоатбӣ “ку, аввал як хабар гирам, даркор бошад, Инъом тохта омада мебарад” гӯён аз эҳтиёт бе ҷувол омада буд.

– Хайр, хаққи Ҳикоятро бидиҳед, уна мебараду линга мебиёрад. Вай худоро гардам, ба мардуми бечора ҳамин қадар иноят кардааст, шукр, ҳазорҳо шукр.

– Худоро не, Сталинро гардам гӯёд, – луқма дод яке аз ҳозирон, ин гандумро бо фармони шахсан худи Сталин ба мо фиристодаанд!

– Ҷӣ қадар мардумакон аз гушнагӣ мурданд, акнун мефиристад. Барвакттар фиристонад, намешавад – гуфт Шафоатбӣ.

– Кадомаш гуфт, ки андози гӯшту тухмо ҳам бардоштааст, рост бошад? – бо умед пурсид Ҳикоят.

– Аз инаш хабар надорем-ку. Қӣ гуфт?

– Дар сари кор занҳо гап мезаданд.

– Ба ин халқ агар даст дихед, аз оринҷ мегирад, – гуфт бо тамасхур Тоҳир. – Ҳамин гандумро гиреду шукр кунед... Агар шукр кунед, худо фардо боз медиҳад.

– Ҳоло нигаред, андози равған ҳам бекор шуд мегӯянд, – мегуфт қадоме аз торикий.

– Ҳамин заёмашро бекор созад, хеле кори савоб мекард, – овоз баровард дигаре. – Ҳар сол гарангам кардаст!

– Андози гүшту равғану тухм-чӣ? Соли дароз худамон таъми гүшт чӣ хел аст, намечашем, аммо андоз медиҳем! Ҳар сол як-ду молатон ба андоз меравад, – ҳасрат мекард Азими Ҷалогӣ дар қафо ба қадоме.

– Шафоатбигӣ ҳаққи тӯрпиро рӯёнда гирифтед, охир? – пурсид муаллим Юсуфӣ. – Аз ҳаққи тоини мо ҳам каме монда буд, намедонам...

– Не, тағо, нагирифтаем. Раис ваъда карданд, ки аз ҳосили нав медиҳанд... Ё аз ҳамин гандум медода бошанд? – Ба умед бо овози баланд ҷавоби савол мекард Шафоатбигӣ.

Вай ба умед ба рӯи Тоҳир нигарист, аммо мудири анбор гӯшашро ба карӣ зад. “Ин ҳам аз зоти Худоёр, ба қас некӣ кардан намехоҳад, – аз дил гузаронд Шафоатбигӣ. – Акаи занаш-дия. Як илоҷе карда қалиди анборро ба ин гирифта дод. Аҷаб не, бечора Ҳосилро бо ҳамин ният ҳабс кунонд, кӣ медонад?..”

Инъом гандуми Ҳикоятро ба ҳар бор карда рафту Шафоатбигӣ мунтазир монд. Фурсате аз миён нагузашта, дар дасташ ҷувол Ситора омаду оҳиста “ассалом” гуфт ва дар паҳлӯи Шафоатбигӣ рост истод.

– Гузар, Ситора, бигир, ман ҷувол надорам, – гуфт Шафоатбигӣ ба вай, аммо ҷавонзан шарм мекард, ки ба ҷоши гандуми анбор наздик шавад.

– Шарм накун, даро, – гуфт Тоҳир ба рӯйхати зери дасташ нигариста. – Панҷоҳ кило бардор... Бардошта метавонӣ!

– Э, гандум бошад чӣ? – ҳандид Ситора, – Як илоҷ мекунем...

Ин дам Ислом расиду ба давра наздик шуд.

– Ассаломалайкум.

– Ваалайқумассалом, – алейк гирифтанд ҳозирон.

– Нони гандум меҳӯрдаем-да! – гуфт вай бо шавқ ба ҷоши гандум нигариста .

– Ман мегўм, як сол боз нони гандумро начашидагй одамон кам не, – мегуфт яке аз ҳозирон – Фақат загораю нони чавин, нони алафй...

– Баъзе ба загора ҳам зоранд, додар, – мегуфт дигаре.

– Ҷувол наовардӣ? – пурсид Шафоатбий аз Ислом.

– Ба ҳавлӣ надаромадаам. Шумо бечуволед-чӣ? – пурсид Ислом аз модар.

– Инъом рафт, то ҳол бедарак.

Ислом рафта ҷуволи нима бештари Ситораро гирифту оварда ба болои тарозу монд.

– Харат кӯ? – пурсид мудири анбор Тоҳир аз Ситора.

Ситора ба Ислом ишора карда, “ин мебарад” гуфтан хост, vale мардум якбора “түррӣ” карда хандиданд.

– “Харат-кӯ?” гӯянд, рост Исломро нишон медиҳада! – гӯён боз қоҳ-қоҳ зад қадоме аз қафо. Дигарон ба вай ҷӯр гаштанд.

– Хар надорам. Э-э шумоён... – Ситора аз хичолат суп-сурх гашта баробари ҳозирон меҳандид.

– Чӣ хел мебарӣ? – мегуфт мудири анбор Тоҳир ба нияти гапковӣ.

– Харат кӯ гӯям...

– Ягон ҳудочӯ ёрдам медодагист-да, – гуфт Ситора сухани Тоҳирро бурида андаке бо итоб.

– Ислом мебарад, – мегуфт табассум намуда Тоҳир ва занчири тарозуро шиққӣ пӯшиду маъниҷӯён ба ҷашми Ситора нигарист.

Вай аз дили рост гуфт ё ба изтехzo равшан набуд.

– Истед-истед, акаи Тоҳир, – ин дам ба назди ў гузашт Ислом ва занчири тарозуро аз нав кушода, ҷуволи Ситораро дигарбора баркашид. – Чилу ҳафт кило. Агар якуним кило ба ҷувол партоем, мемонад-чилу панҷу ним кило! Ситора чанд кило мегирад?

– Ҳаққи кас ба ман даркор не, ту маҳмаддоноӣ нақун! – мудири анбор бо ҷаҳл дафтари қаламро ба кисаш

зад. – Ба ман ҳакқи кас даркор не! Ман ин гандумро як-лухт баркашида гирифтам. То аз район омадан, рехт, чангаш парид, намаш гуреҳт, ҳамаи инро аз анбори до-дом медиҳам?! Бардор, гандума ба чош рез! Ман анборро мепұшам...

– Ҳой, ақай Тоҳир, ин анбори додотон не, анбори колхоз аст, – Ислом ба нармій ба китфа什 зада, мардакро ба худ овардан хост. – Вай замони шумо мехостагй қайҳо гузашта рафт. Ана, ҳамон вақтқо мудири анбор таъин мешудед, худам шоҳ, таъбам вазир гуфта мегаштед.

Ҳозирон аз ин бебокй ва суханони рүйности Ислом лаҳзаे саргаранг монданд. Дирұза бачаи назарногир як-бора дар пеши ҹашми ҳама калон шудагй барин намуд. Онҳо ҹашманашонро күшода, ба ҳайрат ба рӯи ў менига-ристанд.

– Тұбы тухмат, ки вайрон аст, дар ҳама ҹо вайрон-корй сар мекунй ту! – гуфт Тоҳир ҳашмгин дафттарро ба бағалқисааш зада. – Додот барин ту ҳам халқро ба хуку-мат чап кардан меҳоҳй, медонам!

Ислом мушташро гиреҳ карда ба сўи вай ҳамла карданй буд, аммо Ситораву боз кадоме аз ҳозирон дас-тони вайро доштанд.

– Ҳой, Тоҳирчон, аз як даҳон гап монй – олам гу-листон, – ўро ба сари сулху оштй овардан хост муаллим Юсуфй. – Ҳайр, ҹое, ки тарозу ҳаст, баҳсу талош чй дар-кор? Дилмонй накунед...

– Ҳой, Тоҳир, ба даҳанат нигариста гап зан, додар! Ҳолй ту күчою додои ваю авлоди вай күчо?! Чени даҳа-нат гап занй, намешавад?.. – гуфт Шафоатбий пеш баро-мада, дар газаб. – Мегүянд, ки бобои ту дегшустай бобо-ёни вайро хүрда одам шудаанд, набошад мурда мерафтаанд... Як бор аз очаат пурс, додарам, сонй гап зан...

– Ҳайрият, Ҳуқумати Шұро ҳамаатонро боб кард!..

Агар одамони нағз мебудед, худо намезад!

– Сабр кун, ҳолӣ оқибати худат чӣ мешавад, намедонӣ, додар...

– Ҳукумат моро боб карда бошад, ба ту азоб шуд, – гуфт батамкин, Шафоатбиӣ. – Ба як даҳон нон зор гаштӣ. Аз гурӯснагӣ варам карда кӣ мурд? Аз асли ҳамин офтобгардиш пурс-ку, ягон кас мегӯяд, ки падару бобои фалонӣ ба касе беинсофӣ карда буд ё ҳаққи касеро ҳӯрда буд? Пурс!

– Ҳой, монед, акнун!.. – ба миён даромада овозашро баланд кард Юсуфӣ. – Аз гап гап меҳезад, бехуда дили яқдигарро сиёҳ мекунед! Бесабаб-а!.. Тоҳир, ту додар, дар сари корӣ... Одамон катӣ бехудаю баҳуда ҳарҳаша накун, дар сари кори давлат ҳастӣ... – мегуфт Юсуфӣ насиҳатомез.

Тоҳир фут-футқунон ба ҷуволи Ситора як табақ гандум андохта баркашиду бо ҷаҳл гуфт:

– Бардор... – Сипас илова кард: – Аз ман ба ту равад. Ба ман худо медиҳад.

– Илоҳо дихад, мо ҳурсанд мешавем. Лекин аз ҳазизнааш дихад, на аз ҳаққи дигарон! Ҳақи дигарон ош намешавад! – гуфт Ислом ҷуволи гандумро аз рӯи тарозу гирифтаравон.

Ҳозирон бесадо ҳандиданд.

Инъом ҷувол гирифта омаду Ислом сад кило гандуми ҳудашонро ҳам баркашида гирифта ба ҳар бор кард. Баъд гандуми Ситораро ба дӯшаш бардошта, аз дарвоза баровард.

– Оча, Инъом катӣ гандумро баред, ман гандуми Ситораро бурда дихам.

– Не, ман ҳудам мебарам, – гуфт вай аз Шафоатбиӣ шармида.

– Майлаш, барад, не нагӯй, – гуфт Шафоатбиӣ беътино ба роҳ даромада.

Ситора аз паси ўлаҳзае нигариста истод. Гӯё ба мудараш сухане гуфтани бошад, чашм наканда ба вай нигаристани зан чавонро ҳайрон кунад ҳам, бар асари нохушии бо Тоҳир рӯй додагӣ эътибор надод.

Ислом ҷуволи гандумро ба асп бор карду аз лачоми он гирифта баробари Ситора пиёда ба роҳ даромад.

– Ҷӣ гапҳои нав? – пурсид Ислом аз Ситора, баъди он ки аз дарвоза дур шуданд, бештар бо нияти шикастани хомӯшии дилфишор ва таъсири ҳарҳаша бо Тоҳир.

– Ҳеч... Ҳозир гап дар бораи гандум. Як ҳафта боз дигар гап нест. Ҳама аз ҳамин ҳусус гап мезананд, – гуфт Ситора бо табассум.

Дандонҳои сафеди ўдар торикий лаҳзае чило доданду дикқати чавонро ба худ ҷалб карданд. Ислом баргашта ба Ситора бодиқкат нигаристу дasti ўро гирифта дар дасташ фишурд. Баъд аз миёни вай гирифт, ду гесӯи ўро сила кард, ба зулфу турраи пешониаш даст бурд. Ситора хомӯш мерафту ҷашм ба роҳ дӯхта буд.

Ислом ба рӯи қулча ва қадду бости мавзуни Ситора нигариста, ўро ҳаёлан бо Шодоб андоза карду худ ба худ икрор намуд, ки аслан ин аз вай ҳушрӯтар аст: қадду басташ, рӯяшу мӯяш, синааш, сурунҳо – ҳамааш сурат барин... сиёҳчурда, рӯяш доф дорад, Шодоб чӣ? Як духтарики андаке ситорагарму дилҷӯй аст... Лекин дар ақлу фаросат Малоҳат аз ҳар ду як сару гардан болотар аст. Ба Малоҳат эътиmod кардан мумкин. Зан агар номуси мард бошад, аз инҳо Малоҳатро нангӯ номуси мард гӯед, меарзад...

– Аз ҳусуси тӯи Шодоб дар ҳама ҷо гап мезананд, – гуфт Ситора баъди хеле хомӯший аз андешаи Ислом гӯё воқиф гашта бошад. – Бехуда номатро олуда кардӣ. Ҳама гап мезананд...

– Ҷиҳо мегӯянд?

– Гӯё Ҳайдар ту катӣ гаштани уна фахмида ҷавоба-

ша додаст... Рав, Ислом гирад ҳам гуфтаст. Баъд ҳар ду ба пеши ту омаданд. Ту рӯмолчаашро додай... Гӯё гуфта бошӣ, рӯмолча доду лекин ман дасташро ҳам доштагем не. Ҳамтур?

– Хайр, боз чӣ? Ин воқеаро кӣ овоза карда бошад?..  
Хайр, хеле кӯхна шуд...

– Рӯмолчаашро доданат рост аст? – бо чунон оҳангемепурсид Ситора, гӯё ҳаёташ ба ҳамон рӯмолча вобаста бошад.

– Рост, – гуфт Ислом. Аз дилаш гузашт, ки ҳеч сиренест, ки умрбод пинҳон монад. Ҳоҳӣ наҳоҳӣ, як рӯз не, як рӯз овоза мешудаст. Алоқамандиам бо Ситора ҳам рӯзе фош мешавад, ана ҳамин тавр таҳлил мекунанд...

– Боз барои чӣ вомехӯрӣ? – пурсид Ситора.

– Ҳим-м... Кай воҳӯрдаам? Кӣ гуфт? Пеш ҳам воҳӯрдагем не, баъд ҳам... Аз кор ҳамроҳаш омада будам...

– Уна ҳам ман барин аҳмақ карда гаштан меҳоҳӣ? – Ситора бо итоб ба рӯи Ислом нигаристу лаҳзае мунтазири чавоб шуд. Баъд афзуд: – Вай Ситора не, ту баринҳоро ба дарё ташна бурда, ташна меорад. Ҳоло шӯй накарда дидӣ, чӣ хел сари чандин чавоноро мегардонад?!

– Бас, Ситора, мон ҳамин гапхоро. Дар ҳар ҳол, ман туро гирифта наметавонам. Дар ду дунё наметавонам. Бағайр аз ин, худат нағз медонӣ, ба никоҳи мо ҳеч кас розӣ намешавад. Ҳама меҳанданду ҳалос. Ман туро умедвор накардаам. Аз аввал гуфтам, боз мегӯям: аз ман умедвор нашав! Ба ҳамин шарт агар розӣ бошӣ, минбаъд гап мезанам...

Ситора аз роҳ истод. Дар як вазъи пуризтироб, ки нафасирии ноҳамвораш далели ҳол буд, ҳам ғазабнок, ҳам илтиҷоомез, бо як навъ талаби имдоду шафқат, инсофу адолат аз гиребони ҷавон гирифту ўро аз роҳ дошт.

– Ҳам худатро ва ҳам маро расво мекунӣ, дониста мон, Ислом! Аз кори кардагит сонӣ пушаймон мегардӣ,

вале фоида надорад. Ба қадам гузаштаст... – Вай лаҳзае хомӯш истод. – Ё ба хуни ду кас зомин мешавӣ? Агар нагирий, ман худамро ягон кор мекунам.

Ислом бо даҳшат ба шиками Ситора нигарист. Дар як лаҳза оқибати хабари шумро пешӣ назар оварда чунон дилтанг ва музтариб гашт, ки беихтиёر фарёд кард:

– Дурӯғ мегӯй, дурӯғ!.. Як моҳ пеш ҳам ин гапро мегуфтӣ!.. Маро тарсондан меҳоҳӣ, фиребгар! Наход ту то ба ин дараҷа гӯлу гаранг бошӣ? – Овози ӯ чунон меларзид, ки ба гур-гuri бачаҳои ҳорӣ дидагӣ ва ба гиристан омода шабех буд.

– Ман туро мард гуфтаам. Агар медонистам, ки ин хел номардӣ... – Аз ин гуна саросемагӣ ва бачавор дасту по хӯрдани Ислом гӯё тарбузаш аз даст афтода бошад, Ситора ба якборагӣ малул шуд. Чунон пакар ва ноумед гашт, ки беихтиёри оҳи дардноке кашид. Ӯ дар дил худ ба худ мегуфт: “Дарвоҷеъ ҳам, ин ҳоло бача аст. Аз ман панҷ сол хурд бошад ҳам, бача аст. Мардум маро лаънат мекунад. Сонӣ боз аз ин фикраш мегашт: – Садқаи сарам, ҳар чӣ дар пешониам навиштагӣ бошад, ҳамонро мебинам”. Аммо маҷбур мекунам, ки бигирад! Арзу дод мекунам, беобрӯй месозам. Зӯрӣ кард мегӯям. Ҳар кас барои баҳташ талош мекунад. Е вай манро зан мекунад, ё ман расвои радди маърака гашта, як умр бадбаҳту берӯзӣ мешавам... Не, намемонам, ҳаргиз намемонам!..

Онҳо ҳомӯш, ҳар яке худ ба худ, ботинан дар гуфту-гузору мунозира мерафтанд. Ба дӯши Ислом ин гуна бори гарони андӯҳ ҳаргиз наафтода буд. Агар ӯро ҳамчун дузди анбор мегирифтанду Ҳосили маъюб барин ҳабс мекарданд, барояш аз ҳомиладории Ситора авлотар буд. Ҳама медонистанд, ки вай дузд нест ва ба ин кор қобил ҳам нест. Дигарон барин се-чор сол дар ҳабсхона нишаста ё кор карда боз меомад, об ба лаби ҷӯ баробар мегашт. Аммо ин нанги дигар аст. Дар ин ҷо вай гунаҳгор,

рӯйсиёҳ... Ӯ лаҳзае пеши назар овард, ки чӣ гуна падару модар, амаку тагоҳо, холаю амма – ҳама ӯро маломат ме-кунанд. Хешовандони Ситора, баъзе аз одамони бадзафт ҳам дигар ба саломи ӯ алек нагирифта, рӯяшонро аз ӯ тофта мегузаранд, занҳо бо нафрат аз қафои ӯ нигариста лаънат меҳонанд, рӯйсиёҳ мегӯянд, кӯдакон сабаби нафрати калононро нафаҳманд ҳам, то гузашта рафтани вай ҳомӯш истода менигарандаш. “Аз хона барою рав! Сари ҳамаро ҳам кардӣ! Умуман, аз ин мамлакат гум шав!” мегуфтагистанд. Афсӯс, ба сарбозӣ ҳанӯз солам намерасад... Чӣ кор кунам, чӣ чора? Барои чӣ ин тарафашро ҳеч фикр накардам? А? Охир, ахмак ҳам пеш аз он, ки як корро кунад, фикр мекунад... Акнун чӣ одам шудам?! Не, сари падарамро ҳам намекунам... Ягон илоҷаш будагист, занҳои солдида медонанд. Ситора ба назди ҳеч кас намеравад, аз ин хусус чӣ хел гап кушояд? Ҳамон замон ово-заю дарвоза мешавад... Э, худо, маро аз ин шармандагӣ начот дех!.. Тавба кардам, сад раҳ тавба кардам... Ҳоло ба худо рӯ оварда илтиҷо дошт вай.

Агар ба канал раваму дар он чо ба чои додом кор кунам, он кас ба деха оянд, чӣ мешавад?.. Ин беномус ба назди додом, ба назди раис меравад, ба назди амаки Ҷавлон мераваду оқибат ба хонай мо омада мешинад... Чӣ кор кунам? Кӣ ба ман роҳ менамояд?..

– Чӣ ин қадар дамат ба дарун афтод, гап зан! – Ситора риштаи хаёли ӯро бурид. – Тарсидӣ? Аз бачаи худат метарсӣ!?

– Бас кун! Ҷуғз барин...

– Ҳо-о! Акнун ҷуғз барин шудам?! Ҳамту? – Ситора дар ғазаб ба рӯи Ислом нигарист. Сафедии ҷашмони ӯ дар торикий чун теги обдодаи ҳашмгин ва машъум ҷилои сард доштанд.

– Ман суханони ноҳушатро дар назар доштам, – гуфт Ислом узромез. Вале сар бардошта ба рӯи зан нани-

гарист.

– Хурсанд шав, бефаҳм! Одамон ба нохуни фарзанд зоранд, ту бошӣ... Дар хона зан надорӣ, аз чӣ метарсӣ?! Ман сад бор аз ҳамон Шодобад беҳтарам. Ба ту як зан шавам, ки ҳама ҳайрон монанд. Тезтар очаю додотро розӣ кун. Дар як ҳафта тӯйро мегузаронем...

– Ба ман нигар, – Ислом ҳанӯз ҳам ҷашмдор буд, ки Ситора бо ягон роҳ ҳомиларо қатъ кунад. – Илочи бачаро афтондан ҳаст мегӯянд-ку? Биё, афтонем. А? Ҳоло сари вақт...

– Не-е, ин қалон шудагӣ, ба осонӣ аз танам чудо намешавад. Пеш аз ин агар ягонта зоидагӣ мебудам, гапи дигар. Агар зан бачаи якӯмашро ба зӯрӣ афтонад, сонӣ нозоям мешавад мегӯянд. Ман ба худам душман нестам... Ҳеч илоҷаш нест, бовар кун...

– Аз сад зан агар якеаш нозоям шавад, ту гумон мекунӣ ҳама ҳамин хел мешавад... Ман туро намегирам, фахмидӣ?

– Ҳайр-дия, – гуфт Ситора китғ дорҳам қашида, бо як навъ авзои зоҳирان бепарво, – Мезояму бачаатро бурда ба дasti очаю додот медиҳам! Ман як худам бадном намешавам, туро ҳам расво мекунам!

– Ҷӣ, аз ҷонат сер шудӣ?! – пурсид Ислом бо газаб ба рӯи вай нигариста. – Ҳамин, ки гап ба сари падару мадар ва номуси хонаводаамон расад, ман аз ҳеч кор даст намекашам.

Муттаваҷеҳ ғашт, ки Ситора зани беҳаё ва маккор аст. Бешарму беномусро бинед, ки аз тарси вай ҷӣ гуна моҳирона истифода карданӣ аст. Ман аз беобрӯю шармандагӣ метарсам, вай инро дидаю дониста маро танг мекунад, ки ӯро ба занӣ гирам. Не, ин аз рӯи инсоғ не, Ситорабону! Сабр кунед... Ба ин тарик ба дом афтодани одам осон аст, лекин “сайдро зинда гирифтан ҳунари сайёд аст”, мегӯянд... Ё ту маро қурбон кардан меҳоҳӣ? Не,

ҳалоки ман, нобуд гаштани ман ба ту даркор не, ту маро таслим кардан меҳоҳио бас, яъне, зинда гирифтани меҳоҳӣ! Ҳамтур не? Лекин чӣ илоҷ? Агар мардона икрор кунам, аз рӯи инсоғ бояд, ки туро ба занӣ гирам. Лекин туро дӯст надорам, фаҳмидӣ? Ба ғайр аз ин ба заношӯии моян розӣ мешавад? Бе розигии падару модар, хешу табор? Шоҳдухтар бошад ҳам, ман рад мекунам! Розигии падар барои ман аз панҷ вақт намоз ҳам фарзтар аст. Ба ғайр аз афтондани бача илоҷи дигаре нест, нест! Аммо чӣ хел ба ин абллаҳ фаҳмонам, намедонам.

– Ба ман нигар, ту ҳоли нав ба бисту ду даромадӣ, шавҳари мувоғиқ меёбӣ... Ман акнун ба ҳабдаҳ даромадам. Панҷ сол аз худаш калонро кӣ зан кардаст? Ақлатро кор фармо, Ситора...

– Ман қасдона ҳомиладор нагаштаам-ку! Соnӣ бовар кун, ман аз ҳамон духтарони ҳаждаҳсолаат хушрӯтару ҷавонтарам...

– Шармандагӣ... – гуфт Ислом дар ҳолате, ки бо физону надомат сарашро мечунбонд. – Ариза дода пеш аз вақт бошад ҳам, ба хизмати ҳарбӣ меравам. Кӯдаката зоида бишин. Баъди ман рафтани, ҳар чӣ гӯй, гуфтан гир! Аз ҳарбӣ рост ба Мирзочӯл ё дигар ҷо меравам.

– Мегурезӣ? – гуфт дар ҳаяҷон Ситора ва лаҳзае аз роҳ таваққуф кард. Аз ин сухани Ислом дар изтироб афтонаш равшан буд.

– Дигар илоҷе надорам, Ситора... Ҳа, як роҳи дигаре ҳам ҳаст – ё ҳудамро бояд кушам ё туро.

– Ҳа-ҳа-ҳа!.. – Баланд ҳандид вай. Баъд гуфт: – Маро натарсон. Намедонистам, ки ин қадар буздил будай! Мардӣ гуфтаам...

– Гап задан осон... Агар ҳеч чизро андешаю рӯихотир накунӣ, ҳам кор осон – рӯятро таги чоруқ барин саҳт месозию хостагӣ коратро мекунӣ. Лекин аз ин хел кор одам барака ёфтанаш гумон аст, оқибаташро фикр кар-

дан даркор. Хайр аз ахмақī ё аз бачагī ба ту расидам, лекин туро дұст намедорам, мефаҳмī? Барои зану шавхар гаштан дұст доштан, талабгорӣ кардан лозим.

– Э, тавба, тарсу ҳарос чī хел ҷавони ҳабдахсоларо дар як дам ба пири ҳафтодсола мегардондаст, акнун дидам! Тавба, – ӯ ҳар боре, ки “тавба” мегуфт пайваста ги-ребонашро медошт. – Ақлат дар ҷояш ё не? Аз ҳамин де-ҳа ҷанд қас зани аз ҳудаш қалонсолро гирифтагӣ, медонӣ? Намедонӣ! Фарқ ҳам намекунӣ ту бефаҳм!

– Гуфтам-ку, агар андешаю мулоҳиза надошта бо-шӣ, агар ба рӯи ҳама қас пой мемонам гӯй, ҳама кор осон. Ту ҳеч қасро рӯи хотир намекунӣ, алафи салома-лайкум барин...

– Ин қадар ҳудатро баланд нагир, медонам...

Ин бор ҳар ду муддати тўлоние ҳомӯш монданд. Чу-нон ҳомӯшие, ки агар рӯз бошад, мегуфтӣ “пашша агар парад, мешунидӣ”. Ба шаби торик ин сукунатро ба санг-ҳо бархӯрдани наъли суми асп ва ҳар замон бинӣ афшон-дани он ҳалалдор мекарду ҳалос. Онҳо ба хонаи Ситора наздик мегаштанд.

– Гап ҳамин: ба хизмати ҳарбӣ меравам! Маро аз ёдат барор, ман нестам, вассалом! – гуфт оқибат Ислом.

– Ба ман нигар, Ислом, ту акнун бача не, йигити қалон, наход номардона гурезӣ? Айб аст. Бачаи бегуноҳат-ро фикр кун. Убол аст. Гуноҳи вай чӣ? Қалон мешавад, агар одамон “ту ҳаромӣ” гӯён дашном диханд, хуб аст? Як умр ману туро лаънат карда, аз дунё гузарад, хуб аст? Гуноҳи мани шўрбахт-чӣ? – овози Ситора ларзида гирия гулӯгираш кард. Вай лаҳзае ҳомӯш нафас рост карду боз суханашро идома дод: – Ман шарманда шавам, радди маърака гардам? Дилат мешавад? Маро бадбаҳт карда, дар дунё чӣ хел сар бардошта мегардӣ? Ҳама аз ту рӯй мегардонанд, ҳама!

– Ғами туро ҳӯрда як умр бо зане, ки ҳеч ӯро дұст

намедорам, зиндагӣ кунам? Худат гӯй, он чӣ хел зиндагӣ мешавад? Барои ҳар ду ҳам зиндон, дӯзах, ҳар балое гӯй, ҳамон мешавад. Ба ғайр аз ин, барои ту волидайнамро сарҳаму музтар карданам... Не, фикр кун, Ситора! Хоҳу ноҳоҳ ман ту катӣ аз як сол беш зиндагӣ намекунам... Худатро саргардон накун, ту хушрӯй, харидорат кам не, агар сабр кунӣ, ҳар хелаш мебарояд...

– Ҳуб, бигӯ, ман чӣ кор кунам? Ба ҳалқ гӯям?.. Ҳақиқаташро мегӯям, он тарафаш – ихтиёрат.

– Ҳайр... То он рӯз ман дар ин диёр нестам.

– Падару модарат ҳастанд, хешу таборат, ҳалқ ҳаст...

– Боз ҳамон гап. Ҳеч мефаҳмӣ ё не: аз барои ман сари додою очаам, хешу таборамон – ҳама пурмаломат ме-гардад, таънасор мешаванд! Ана, навангӣ Тоҳир баринҳо то ба қиёмат таъна мекунанд, тӯби моро!

– Ҳозир агар додою очаам ин сирро шунаванд, рӯйност мегӯянд: “Дасти яқдигарро гиреду ҳар ду аз деха баромада равед, ки ҳеч кас рӯятонро набинад!”. Фаҳмидӣ?!

– Ҳайр, биё баромада меравем.

– Ҳамаро партофта?

– Ҳайр, баъзеҳо дар ким-куҷо гаштаанд-ку.

– Марг беҳ аз он гаштан. Очаам рост мегӯянд: одами ҳарҷоӣ ҳам дарахти береша барин.

– Ҳайр, чӣ кор мекунӣ, сангдил! – ногаҳ фарёд кард Ситора.. – Гӯй!.. Ё ман худам ба пеши очаат раваму ҳама гапро гӯям?!

Ислом аз овоз баланд кардани Ситора як қад парида, ҳаросон ба пасу пеш нигарист. Шаби торик пардаи сиёҳ барин атрофро аз назар пӯшида буд. На садое, на шарфас. Онҳо ба сӯи рӯд мефуромаданд. Дар пеш ҷароғҳои хонаҳо милтос мезаданд. Дар ҳавлии Ҳуррам оташи сурҳ аланга зада дар мегирифт. Ошдонаш ҳанӯз дар бे-рун аст, аз дил гузаронд Ислом. Марди тоқаю танҳо. Ҳозир ҳамон ҳам аз ман хушбахттар аст... Ситора агар ба

вай расад, хуб кор мешуд, мегуфтанд очаам. Ин гӯрсӯхта ба вай не, ба ман арӯс шуданиву бечора очаам бехабар... Ҳомиладории инро шунаванд, чиҳо мегуфта бошанд... – Ислом лаҳзае пеши назар овардан хост, ки очааш, агар ин сирро шунавад, чӣ мегӯяду чӣ месозад.

– Гап зан, чӣ кор мекунӣ? – Исрор мекард Ситора.

– Ситора, мон як-ду рӯз фикр кунам... Шояд ягон илоҷашро ёбем.

– Илоҷи дигар нест, бехуда саратро гаранг накун. Мегирӣ – вассалом. Агар роҳи дигар мебуд, ман ҳам ҳозир чандон иштиёқи ба ту зан шуданам нест.

– Ку, як-ду рӯз фикр карда бинам... Зан мекунӣ нағӯй, кори ношуданӣ, магарам ҳар ду сар гирифта аз деха баромада равем.

– Ман рафтан мегирам, – гуфт Ситора бедардона. – Ба он сари дунё равӣ ҳам, меравам.

Ин гуна оҳанги сухани вай ба дили Ислом дубора саҳт асар кард, балқӣ тарсонд. “Аз расвой намеҳаросад” – гуфт вай дар дил бо ғазаб дандон хоида. Баъд худро нафрин карду беихтиёр овоз баровард:

– Эҳ, ман аҳмақам! – Вай як оҳи дардноке кашид.

Ислом фикр мекарду фикр мекард. Вай илоҷи аз ин нанг ҳалосиро намеёфт. Монанди ҳар як ҷавони бетачриба намедонист, ки аз ин гуна мушкили воситаи ҳалосӣ дар кучост. Бинобар он, дили худро меҳарошиду аз алам танашро тофта-тофта мегирифт, ки ҷаро ба ин роҳи расвой қадам зад. Баъзан аз алам бо соқи пайтобапчи пояш чунон саҳт тозиёна мезад, ки пояш дарди сӯзон мегирифт.

– Наход маро партой, Ислом? – баногоҳ бо як оҳанги ҳазину дардолуда ба вай рӯ овард Ситора. – Дилат мешавад? А?.. Ман расво гашта бо кӯдакам монам?.. А?..

Ислом лаҳзае ҳомӯш монд. Дарвоҷеъ, ҷаро ӯ ин саволро аз худаш напурсид. Ҳӯш, Ситораро партофта раф-

та метавонам?.. Не. Аслан, ўро ба вартаи бадномӣ партофта рафта наметавонам. Мардум чӣ мегӯянд?! Хоҳу ноҳоҳ волидайн таънасор мешаванд... Ин тавр бошад, чӣ бояд кард, чӣ чора?.. Ин чӣ савдо аст, ки на хонадор шуда метавонад, на партофта рафта...

– Ба саволам ҷавоб надодӣ...

Ситора чӣ гуна бо ҷашмони пуризтироб ба ӯ менигарист, Ислом аз пардаи торикий равшан ҳис мекард.

– Маҷбурам... Ноҷорам! Мефаҳмӣ?! Оҳир, як бор вазиъяти маро ҳам дарқ кун! Ку ҳудатро ҷои ман гузору нигар!

– Ту мардӣ, ҳар чӣ ҳоҳӣ мекӯнӣ... Манро бадном карда напарто. Фарқи сиёҳ дорам, охи ман беасар намемонад, – акнун вай усули дигареро пеш гирифта буд: ҳоло ба мисоли мусичаи зор дар дили Ислом раҳму шафқат бедор кардан меҳост.

– Гуфтам-ку, як-ду рӯз фикр кунам... – мегуфт Ислом якзайл. – Ту ҳам фикр кун. Агар аз қадат будагӣ ҳалос мешудӣ... очаам туро ба Ҳуррами ҳамсоямо тӯй карданӣ буд... Ана вай катӣ ҷуфти мувофиқ мегаштӣ!

– Ба Ҳуррами яқдаста? – боз пурсид Ситора. – Ба ҳамон зор намондаам.

Аммо Ислом пай бурд, ки таҳи дили Ситора аз ин сухан хушҳол аст.

– Ман кӯдаки туро ба дари марди дигар чӣ хел мебарам?

Суханони дона-дона, бо зарби маҳсус гуфтаи Ситораро шунида ҳангоми каланд кардани замин сангҳои аз хок баромадагиро ба сари вот гурронда тӯда карданаш беихтиёб ба хотири Ислом расиду як охи чуқур кашид...

Вай ҷуволи гандумро аз дарвозаи Ситора ба дарун партофту зуд ба қафо гашт.

Ислом бо сари ҳам вазнин-вазнин қадам мепартофт. Ба вай ҷунин менамуд, ки ҳоло сара什 гӯё аз сурб бошад,

дар нисбати танаш вазнинтар гаштааст. Ғалатӣ, мегуфт вай, худ ба худ андешида, ним соат пештар чӣ хел хушвакт будам! Ҳатто дами Тоҳирро якбора гардондам. Акнун чӣ? Расвои радди маърака!.. Дигар ҳақ надорам сар бардошта, ба рӯи ягон кас гап занам... Ин қадар ин қисмати ман саҳт будааст – толеъ як бор ба осмон набардошта, ба хоки сиёҳ заду яқсонам кард. Аз умр чӣ дидам? Гуфтан мумкин ҳанӯз ҳеч чизе... Эҳ, миёни маро оқибат ҳамин занаки сарсаҳт мешикастагӣ барин... Чунон, ки пирон мегуфтанд, осмон дуру замин саҳт...

## БОБИ БИСТУ ШАШУМ МАШВАРАТ

Насимро кӯфтани Сангини Пашиша ба Ислом бағоят алам кард. Аз алам чӣ кор карданашро намедонист. Рӯзи гандумгирӣ дар сари тарозу Тоҳир катӣ ҳархаша кард, боз ин мард катӣ “тую ман” кунад, номаш ба номуросой мебарояд... Мардаки бефаросат “ба духтари ман гап мепартой” гӯён Насимро задаст. Ин зӯрдасти навбаромадро бинед, ки рӯирост агар “дую дубора ба вай чаққа шавӣ, хунатро мелесам” гуфтаст. Насим дар сари қаҳр ҳам шӯҳию базлагӯро фаромӯш намекунад, “зоти пашиша – ҳам хунҳӯр будаст-дия” гӯён бечора гурехтаст. Лақаби додои Назокат – Сангин “Пашиша” аст, бинобар он, лутфи Насимча зуд аз даҳон ба даҳон гузашта баробари ҳабари шаллоқӣ ҳӯрдагиаш дар деха овоза гашт. Ҳама мегуфтанд, ки Насимча бо ҳар роҳе аз Пашиша қасосашро мегирад, ҳатто баъзе касон чӣ хел ниқор гирифтани ўро ҳам таҳмин мезаданд. Сангин Пашишаро “шумо Пашишаи сангин шуда ҳамин корро ба ҳудатон раво донед...” гуфтанашро ҳам мардум қисса карда меҳандиданд.

Халқ аз қадимулайём ба сағираҳо меҳрубонии зиёд

зохир мекунад. Лутфу марҳамат ва дилнавозӣ ба ятимон аз ҳар савобе савобтар, ҳатто баробари савоби ҳаҷчи акбар ба ҳисоб мерафтаст. Дар қаломи шариф ҳолики ҳаждаҳ ҳазори олам ятимонро майёзоред, ки ин гуноҳи азим гӯён таъкид кардааст. Бинобар он, мардум Сангини Пашшаро барои Насими сагираро озурданаш лаънат гуфтанд.

Насим аз хурдӣ азбаски бачаи бегашу дидадаро ва беозор дар ҳар мушкиле мададгори одамон буд, хурду бузурги деха ўро тарафдорӣ карданд.

Ислом бо Насим аз солҳои мактабӣ дӯсти қарин гашта буданд. Насим бадхон буд. Доим дар синф гӯё сӯҳани муаллимро гӯш карда менишастанду vale ҳушаш дар кучое сайр мекард. Дар синфи ҳафтум муаллими адабиёт боре аз ў суол кард: “Дар бораи ҷанг қадом шоир достон гуфт?” Насим лаҳзае қароҳт гашту пурсид: “Муаллим шоирон ҳолӣ ҳам зиндаанд-ҷӣ?” Ҳама ҳандиданд. Насим гунаҳгорона иқрор кард: “Тавба, муаллимҷон, ман гумон кардаам ҳамаи шоирон ким-кайҳо мурда рафтанд. Аз кучо донам...” Дигарон ба гапу кори вай меҳандиданд, аммо ҳудаш нороҳат намешуд. Ҳатто ҷашмонаш бепарво, бо ҳайрат ба қас менигаристанд. Ҷуссаи хурд, vale абҷиру ҷолоки вай ба феълу ҳӯяш гӯё мувоғиқ афтода буд. Дар 15-16-солагӣ ҳам қади вай баробари қомати бачагони 10-12 сола буд. Ҳама мегуфтанд, “Бечора аз гушнагӣ намурдӣ, шукр кун, қади баланд катӣ ба дунё сутун намешавӣ”. Ў то ба кори колхоз баромаданаш хизматгори тамоми аҳли деха буд. Барои як пора зағора ё як қоса оши ҷуворӣ вай омода буд як пуштора ҳезум ё алаф биёрад, аз ҷашма об қашонад ё кӯдакро парасторӣ кунад. Дар синфи ҳафтум меҳонд, ки сараш пур аз ҷароҳат гашта, мӯяш бағоят нозуқ ва ҳолибех гашт. Бачаҳо “кал, пес” гӯён аз наздикий бо ў ҳазар мекарданд. Аз ин ҳусус Насим саҳт ғамгин гашта, ба духтарон ҳаргиз наздик намеомад. Сониян Ҷавлони Урус ўро ба бемористони шаҳр бурда

гузошту баъди ду-се моҳ ҷароҳати сараш сиҳат ёфта омад. Баъдан, кам-кам мӯяш сабзида, аз қачалиаш ҳеч ному нишон намонд, ба ҷуз лақаби “кал”, ки ҳанӯз ҳам “қадом Насим” гуфта пурсанд, баъзеҳо дар ҷавоб “Насими Кал” мегуфтанд.

Чунон, ки қалҳо дар афсонаҳо ҳамеша зирақу ботадбир, айёру фиребгаранд, Насим ҳам бачаи заранг ва бар замми он базлагӯю ширинкор буд. Ба ҳар як пурсише ҳамеша бо ҳушгапиву шӯҳтабъӣ, бо лутфу қиноя ҷавоб гуфтан ба вай одат буд... Аз гуфтори лутфомезу қофияҳои намакин завқ мебурд ва ҳамоно каф ба кафи гӯянда зада изҳори мамнунӣ мекард. Балки аз ваҷҳи ҳамин шӯҳтабиативу ҳангомаписандиаш вай як сол ҷӯпонӣ карду “ин кор ба ман ҷӯт намедиҳад”, гӯён подаи деҳаро ба нафари дигар супурд. Вагарна, подабонӣ барин кори соз ҳаст?! Ҳар бегоҳӣ ҷумъа “ош-ҳалол” гӯён аз ҳар ҳонавода нон, ғулинг, як каф-ним каф ғалладона мегундошт. Зоҳирон, дайдуи дарбадар бе ҳамсӯҳбат дар қӯҳсори марғзор дилтанг шуд. Ин не, он не, аслан сағира аз ҳурдӣ гушна бошад ҳам, озод буд, вале баъзеҳо ин хислати ўро асари бетарбияву белаҷом ба воя расидани ў медонистанд.

Худоёр як сухани барои мардуми деҳа нав дошт: дар сари ҳар гап “вазни зиндаи молҳоро зиёд кардем” мегуфт. Албатта, вай ин гапро аз пеши ҳуд набофтаст, аз сардорону нотиқони маҷлисҳои ноҳия омӯҳтанаш дақиқ буд. Ҳама фахмида буданд, ки вай молро фарбех кардем гуфтанӣ аст, вале ҳеч кас намепурсид, ки сухани оддиро ба ин тарик мучмал ва ҳандаовар кардан чӣ зарур аст. Боре як гурӯҳ колхозчиҳо барои ба саҳро гандуми тухмӣ бурдан ба анбори колхоз омадаанд. Дар анбор тарозуи қалони колхоз ҳаст. Ҳозирон як-як ҳудро дар он баркашиданд. Худоёр ҳам бо чӣ коре омадасту бо талаби ҳозирон ҳудро вазн кардааст.

“Зевар янгем аз шумо хеле сангинтар будагистанд?”

— гӯён яке аз ҳозирон ба шӯҳӣ партофтаст.

“Э-э, вай аз ҳафт пуд кам не”, – гуфтаст Худоёр.

“Вах, қабоҳат! Амак вазни зиндаашон ҳафт пуд?” – пурсидаст Насимча, ки дар як гӯша хомӯш ин гуфтугӯйро гӯш мекардаст.

Худоёр беихтиёр “ҳа” гуфтасту баъди он, ки ҳозирон баробари ҳам ҳандидаанд, ба таҳи гап сарфаҳм рафта сурх шудаст. Баъд чӣ гуфтанишро надониста, зери лаб ғурунгосзанон таҳқиромез мегӯяд: “Ту, ятимча ҳам, одам шудиу ман гап задам...” гӯяд, ин дарҳол “Ман Насимча шудагӣ, амак, шумо бехабаред” мегӯяд.

Вақтҳои охир Насимча бо ҳар баҳона ба ғаши Худоёр мерасид. Дар рӯ ба рӯи дигар одамон вай забон мегазад, ҳар як сухани ба даҳонаш омадагиро намегӯяд, vale ба Худоёр неш мезанад. Сабаби кинаи ўро Худоёр, аҷаб не, дар хотир надоштагист. Сухани ба як сагира гуфтагиашро вай худи ҳамон рӯз фаромӯш мекунад. Одати вай ҳамин хел – ба хурдон эътиное надорад.

Боре, ду-се сол аз ин пештар, қадоме аз ҳамсолони падараш мегӯяд, ки додот аз бачагӣ Худоёр катӣ улфат буд, аз додот вай бисёр некӣ дидагӣ, мӯл қарздор аст. Насим Худоёрро дучор мекунаду оҳиста арзи ҳол менамояд: “Додом ба шумо ҷӯрай сирдон будаанд. Ҳамин шаб дар хобам намоён шуданду гуфтанд, ки ба Худоёр амакат гӯй: аз ман хеле қарздор, қарзашро фаромӯш накунад, хосияташ хуб нест, ба ман дода натавонад, ба ту диҳад...” Худоёр фикр мекунад – фикр мекунаду мегӯяд, ки аз додот як бор ду-се лагат ҳӯрда будам, пештар биё, ҳамонро гирифта ист, гӯён ба пушти Насим як лагад мезанад.

Ба Насим ғолибан ин гуна таҳқир саҳт асар карда буд, ки ў ин ҳодисаро ба ҳеч кас нагуфт. Агар кас дар ҷа-воби умедворӣ таҳқир бинад, чунин ҳолат рӯҳ доданаш як амри табиӣ аст.

Насимча заҳри алами ин кори Худоёрро, шояд ҳеч

аз хотир намебарорад. Ба касе, ҳатто ба Ислом ҳам, дар ин хусус даҳон накушодаст, лекин аз зеҳнаш берун карда, аз лавҳи хотир сутурдан ҳам наметавонад. Пор, дар мачлиси умумии колхоз, вақте ки Худоёр дар бобати вазъи моли колхоз суханронӣ карда, дар охир чӣ қадар мол аз сармою касалӣ мурд, чӣ қадар молро гургон хӯрданд, баён мекард, Насимча аз қафо фарёд кард: “Гургон не, сагон хӯрдагистанд?!?”

Худоёр “кӣ вай бетамиз” гуфту монд. Раис аз ғазаб чунон бесаришта шуд, ки бархоста ним соати дигар ҳарф зад. Хушбахтона, ҳар ду ҳам гӯяндаро ташхис дода натаонистанд.

Насим дар бобати ду сар аспи гумшуда ҳар замон Исломро оғоҳӣ карда мегуфт: “Оқибат барои он ду асп камаш ду гӯсоларо мегирад, Худоёри палид!..”

Насимча вақтҳои охир ба Назокат дилдода гашту шибири ин савдо ба гӯши падару модари дуҳтар расидаст. Аҷаб не, мочарои Шодобу Ислом ҳам Сангини Пашибаро ба дастбардорӣ водор сохта бошад.

Ин фикр ба сараш заду Ислом боз бештар дилтанг шуд. Насимро дида, ҳамгап шудан, бугзу алами дили ӯро андаке бошад ҳам, кам кардан меҳост.

Вай бо ҳамин ният бегоҳирӯзӣ аз кӯҳсор омаду саросема як пора загораро бо дӯғоб хӯрда, ба назди Насим рафт.

Замоне ки Ислом сангdevori ҳавлии онҳоро чарҳ зада аз даромадгоҳи бедарвоза ба ҳавлӣ ворид гашт, зани тағояш буз мечӯшиду Насим ба ӯ дастёри мекард. Аз дили Ислом гузашт, ки ин кори ба шаъни ҷавонмард муносиб нест, кори бачагони даҳ-дувоздаҳсола, зиёдаш 14-15 сола аст.

– Ассаломуалайкум, монда нашавед, – хитобан ба ҳар ду рӯ овард Ислом. – Коса-коса қаймоқ шавад-е...

ОНҲО ҲАРФЕ назада бо табассум Исломро марҳабо

гуфтанд. Насим, ки гардани бузро дошта меистод, гуфт:

– Ҳозир тамом... Аз Зирак аҳвол пурс, хар гӯшашро газидаст.

Ислом бо саги онҳо – Зираки чорчашма андармон шуд. Ин саги алои даҳангафс дар болои ҳар як чашмаш гӯлинг барин холи равшан дошт ва онро аз ин далел “Чорӣ” лақаб дода буданд. Зирак мудом ба ҳар ҳазлу бозӣ мекард ва бозии он ду тамошое дошт. Ба ҳари сиёҳ аз Зирак чӣ ситаме гузашта бошад, ҳар ҳангоми бозӣ ду рӯз қабл гӯши Зиракро газида хуншор кардаст.

Дар тӯли чор-панҷ соли ҷанг ва баъди ҷанг қариб тамоми сагони деҳа аз гуруснагӣ мурданду ҳамин Зирак ва боз се-чор саги дигар ҷон ба саломат бурда, ҳоло пиру ҷавони деҳа онҳоро мешинохтанд ва навозиш мекарданд. Мегӯянд, ки ин саги бечора мол барин ба алафхӯрӣ одат кардаст ва бо ҳамин ғизо зинда мондааст.

Ислом бо саг шӯхию бозӣ сар кард, vale Зирак гурусна буд магар, ҳазлро нафоронду бо таҳдид ғуррид. “Гушна шӯҳӣ намебардорад” аз дил гузаронд Ислом. Саг аз дуруштии ҳуд ҳичил шуд магар, оҳиста барҳосту аз ҳавлӣ берун рафт.

Чаҳор бузро ҷӯшидану дасти Насим озод шуд ва ҳар ду дӯст дасту ба даст зӯrozмой карда аз ҳавлӣ берун баромаданд.

– Ҳамин баромадан катӣ гум гашта наравӣ! – хитобан ба Насим аз қафо таъкид кард янгааш.

– Да ҳалҳали поят... – норозиёна ғурунгос зад Насим.

– Боз гапи нав ёфтӣ-ку! “Ҳалхалаш” чӣ?

– Биниашро сӯроҳ карда уштури Казоқон барин ҳалқа андохтанаш кам набуд, боз аз таҳи сандуқаш ду шадда зангӯлачаро ёфта ба пояш бастаст, чиннӣ. Аз очааш мерос будаст, очааш бастагӣ чизҳоро ин ҳам бастанааш фарз будаст. Ҳамон зангӯлачаҳоро “ҳалхал” мегӯянд. Саркаи рама барин ҷарангос карда гаштаст-ку, надидӣ?

– Ҳамаро монда ба бучулаки пойи вай менигарам! – писханд кард Ислом. – Солҳои нав арӯс гаштанаш очаи ман ҳам дар бинӣ ҳалқа доштаст. Лекин зангӯлаашро нашунидам.

– Аз ин девона ҳар нағма мебарояд.

Шомгоҳон буд. Дуди мӯриҳои деха монанди меги торик ба шаҳу зовҳо печида, оҳиста-оҳиста боло мерафт. Аз ҳама сӯй овози одамон, фарёди бачаҳо, баоси молҳо ба гӯш мерасид.

Онҳо ба паси ҳавлӣ гузаштанду ба сӯи шаҳи Аспак рафтанд. Ин шаҳи сайқалхӯрдаи бузург аз боло паҳн гашта омада, поёнаш барҷаста буд ва ба асп шабоҳате дошт. Дар саҳни он чуқуракҳои ҳовакмонанди хурду калон бисёр буда, баҳорон аз оби борон пур мешуданд.

Ислом ва Насим аз овони шиноси дар саҳни ин санг бозӣ мекарданд. Гоҳе асп барин он сангро савор гашта ҳаёлан худро ҷавони ҷовандоз тасаввур менамуданд, гоҳи дигар мисли хурдсолон бо ҳавзакбозӣ ва ё “киштукору хирманкӯбӣ” машғул мешуданд. Агар саҳеҳтар ба ёд оваранд, ин санг як навъ мактаби минбаъдаи онҳо буд, ки саҳни онро машқгоҳ интиҳоб карда буданд. Ҷӣ орзуҳо, чӣ нақшаю ниятҳои ширин маҳз дар саҳни ин шаҳ ба сари онҳо омад!..

Аввалин орзуҳои онҳо соҳиби аспи бодпо будан дар он айём ҳаваси муҳоле буд, зеро қонун ба мардум аспдорро манъ карда буд. Сабаби ин манъро ҳеч кас намедонист, ҳатто раису Ҷавлони Урус ҳам китф боло мекашиданд. “Ҳар доштан мумкину чаро аспдорӣ манъ бошад?” гӯянд, баъзе шӯҳтабиатҳо оҳиста мегуфтанд: “Гашти асп тез аст, ду тозиёна занӣ, аз сарҳади Афғон гузашта мера вӣ...” мегуфтанд.

Ислом ва Насим баъзан роҷеъ ба ҳаёт, шаҳрҳо, таҳсили илм сӯҳбат кунанд ҳам, азбаски аз ин хусус тасаввуроти фароҳ надоштанд, он таҳсилро фақат ба касби му-

аллимӣ ва тракторгардониву мосинтарошӣ марбут ме-  
денистанду бас.

Ин шаҳи безабон ҳоло ҳам як навъ маҳрами рози  
онҳо буд магар, ду дӯст чун дар саҳни он дар ҳеч ҷои дигар  
осуда ва бемалол сӯҳбат намекарданд. Дар хона, дар  
роҳ, дар боғ – дар ҳама ҷо ҳамгап мегаштанд, вале агар  
ин санг набошад, дар сӯҳбаташон гӯё намак набуд ё ҷизе  
намерасид.

– Ман – дар зин! – Ислом айнан монанди панҷ-шаш  
сол пеш ҷаҳида ҳудро ба пеши санги аспак андохт.

– Хайр, сағриаш ба ман, – гуфт Насим аз ҷӯрааш  
поёнтар нишаста. – Қисмати ятим ҳамин будаст, ҷӯра...  
Агар толеъ медоштам, аз падару модар ҷудо намегаштам.

– Вах! – бо кафи даст ба пешониаш зад Ислом. – Ин  
хел беванолиро кай ёд гирифтӣ?! – Вай бо шумханда ба  
ҷашми Насим нигарист. – Ин вақтҳо ба назди Гулсум-  
хола бисёр медароӣ мегӯянд.

Гулсум-хола бевазани номуроде буд, ки дар солҳои  
ҷанг аз шавҳар ва тамоми фарзандонаш ҷудо гашта аз  
гусса димогаш ҳалал ёфта буд ва ҳар касе дучораш ояд,  
дари шикваю ҳасраташро мекушоду мегирист.

Насим шӯхии Исломро фаҳмид, вале ба тамасхур  
сар ҷунбонду ҳеч ҷиз нағуфт.

– Кош, додои Шодоб маро дошта мезад! – Гуфт аз  
таҳи дил оҳе қашида Ислом. – Кошкӣ... Ҳурсанд мегаш-  
там! Як шоир чӣ гуфтааст, медонӣ? “Ин ишқ раҳест пур-  
маломат, дур аст зи қӯчаи саломат”.

– Дар сарат падару модар дорӣ, ҳад дорад, ки за-  
над?! Ятими бекас мебудӣ, мезад, – гуфт Насим дар охир.  
Насиҳати “Чор китоб”-ро ман ҳам ёд дорам: “Шуд ду  
хислат марди нодонро нишон, сӯҳбати тифлону рағбат  
бо занон.”

– Нағз гуфтанд, асли ҳақиқат ҳамин, лекин чӣ илоҷ,  
ҳамаамон ҳам дидаю дониста!.. Аммо ятим-патим нағӯй!

— Э-э, расо... Як гап ёфтӣ!.. Ятими бекас, ятими бекас... Ҳамин ҳам гап шуд! Мезадагеш ба падару модар чӣ кор дорад, мезанад. Худатро ба ҷои вай монда як бор нигар. Агар ба духтарат ягон бача кашола шуда гардад, ҳап мешинӣ? Не!

Моҳи нав монанди дами дос дар як канори осмон намоён гашту аз рӯи одат ҳар ду баробар дасти фотиҳа ба рӯй кашиданد.

“Дар ҳақиқат ба абрӯи духтарон монанд аст, дар ин хусус байтеро ба ёд оварда аз дил гузаронд Ислом. Фақат абрӯи духтари зардак барин. Абрӯвони Малоҳат сипсияҳ, дили қасро тег барин ҷиз-ҷиз мебуррад, месӯзаду аммо худаш дуд қашида ором меистад. Худо ҳамонро насиби ман қунад, бас. Ҳар кор шавам, розиам, фақат худо ӯро ба ман зиёд надонад, бас” мегуфт Ислом ба дил моҳи навро дида.

Чунон ки дар мотам офтоби фурӯрафта синаи худро ҳарошида хуншор карда бошад, уфуқ бо ранги аргувонӣ месӯхт. Чав-чуви мӯрғакони тути лаби ҷашма ҳам ҳомӯш гашт. Аз тарафи бобот садои мурғи ҳақгӯй аранг-аранг ба гӯш мерасид. Овози вай ба овози гадоён, ки “ҳақдӯ-ӯст ё оллоҳ...” гӯён ҳамеша бо сагони деха дар қашокашанд, монанд буд.

Шаби торик монанди қалҳоти азиме тамоми ҳастиро ба зери болу пари сиёҳи худ мегирифт.

Моҳи нав заминро ба ситораҳои назарбоз voguzoшта, худ оҳиста поён мерафт. Ситораҳо гӯё бо садои пасте, ки гӯшҳои одамон қобили шунидани он нест, бо замин розу ниёз мегуфтанд.

Шаб на ҳамеша таскинбахш ва фарогатовар аст. Баъзан ғаму ташвиши хурдакак ҳам дар сояи азамати он бузургтару даҳшатноктар ҷилва мекунад, дунёи пуртавиши мо аз будаш даҳчанд афзунтар бешафқат ва беадолат менамояд. Мардум дуруст мегӯянд: “кори шаб – хан-

даи рӯз”. Не шаб ҳаргиз дарди моро сабук намекунад.

Сипас Ислом ба байтгӯй шурӯъ кард. Вай ҳам мисли аксарияти бачагони деха байтҳои “Чор китоб”-ро хифз буд ва дар сари ҳар матлаб меҳонд:

Се аломат дон, ки дар ахмақ бувад,  
Аввалан гофил зи ёди ҳақ бувад.  
Гуфтани бисёр одат бошадаш.  
Коҳилий андар ибодат бошадаш...

Насим ҳам байтҳои медонистагиашро қатор кард:

Дасти худро сӯи номахрам маёр,  
Чониби моли ятимон ҳам маёр.  
То тавонӣ ҳеч касро бад магӯй,  
Пеши мардум айби қас ҳаргиз маҷӯй.

– Одам калон шавад, ғаму ташвишаш ҳам калон мешудаст, ҷӯраҷон.– гуфт Ислом ҳикматомез, баъди он, ки ҳар ду хеле вақт шеърхонӣ карданд.

– Назди ҳар як кампир бишин, ҳамин гапро мегӯяд, – ғурунгос зад Насим. – Ҳаёлтарошӣ бас аст, ҷӯра, зиндагиро бояд фикр кард, аз ин деха берунтарро ҳам нигарем...– Ҳой, Насим, ман тут гӯям, ту бед мегӯй, чӣ кор кунам, гап зан! Ҳаққи гапро гӯям, маъқул не, дилбардорӣ кунам, намефорад... Аз деха берун рафтаний бошӣ, барои хондан рав. Ману ту илм надорем, хунар надорем, факат аз пай мардикорӣ рафта метавонем. Мардикорӣ ҳам ҷаҳонгардӣ шуд! Мард илму хунаре дошта бошад, ки дар ҳама ҷо азиз гардад. Ана, он гоҳ ду қас аз деха баромада атрофро гардем, мешавад.

– Барои чӣ ту рафта Пашшаро дошта намекӯбӣ? – Насим ҷавобталабон рост ба рӯи Ислом истоду ӯро дар ҳайрат гузошт. – А? Барои чӣ?

– Ман?.. дошта кӯбам? – Ислом ба ин сухани Насим на бовар карданашро медонист, на бовар накарданашро.

Худ ба худ гуфт: “Боз мазоҳ мекунад-чӣ? Додом катӣ ба-  
робар одамро?”

– Ҳа, дошта кӯб! Зӯри ту мерасад. Чӣ, метарсӣ? Ё ба  
кӯфтан ҳақ надорӣ? Дорӣ! Вай дӯсти туро бегуноҳ кӯфт,  
ҳамту не? Барои чӣ намекӯбӣ?.. Медонам, худатро бад-  
ном кардан намехоҳӣ! Ба ту дӯст даркор не, номи нек  
даркор аст, ҷӯраҷон! Ман барои ту аз ҳеч кор ҳазар наме-  
кунам, на аз мушти касе меҳаросам, на аз бадномӣ... Ҳар  
ду рафоқатамонро, ҳӯш, рӯи тарозу ба паллаҳои он гузо-  
шта баркашем, қадоме вазнинтар меояд? А? Ҳа, гап зан!

Ислом дафъатан чӣ ҷавоб гуфтанашро надониста  
дар тааҷҷуб монд.

– Заб муқоиса кардӣ! – ногузир ба сухан лаб кушо-  
да. Баъди лаҳзае андешидан афзуд. – Аввало, дӯстиро ба  
тарозу баркашанд, ин тавр ки ту мегӯй, андоза намеку-  
нанд. Сонӣ, агар вай туро кӯбад, ман ўро, сеюмӣ маро...  
Охиравӣ чӣ мешавад? Тамоми деҳа кӯбокӯб кунем? А?  
Дуруст мешавад? Агар шарм надорам, ҳадиси “Алҳаёю  
миналимоним” чӣ мешавад?!

– Ту накӯбу, аввал як бор рафта, ҳамту аз гиребони  
Пашша гиру пурс, ки ҳой номард, чаро мезаний?.. Ба ман  
ҳаминаш ҳам бас... Бекас набудаст мегуфтанд-дия... –  
гуфт Насим андаке ба нармӣ. – Аз ҳафт воҷиботи ислом  
якеаш ба дӯстону хешовандон некӣ кардан аст мегуфтӣ-  
ку! Ку ҳамон некӣ?

– Ҳой Насим, ба ту чӣ шуд? А? Ҳамин ҳам гап шуд,  
ки мегӯй?! Ё ҳазл мекунӣ? Валлоҳ, ки ҳайрон кардӣ, ҷӯра.

Ислом ҳанӯз ҳам бо шубҳа ба рӯи рафиқаш менига-  
рист. Вай баъзан ҳазлу ҷиддияти Насимро тафовут карда  
наметавонист. Насим ҳангоми бобати мавзӯи ҷиддӣ ҳарф  
задан, агар зарур бошад, зуд ба ҳазлу мutoиба мегузашту  
хатои худро ба шӯҳӣ пардапӯш месоҳт. Ислом ин хисла-  
ти Насимро медонист, бинобар он, ҷашмдор буд, ки ҳоло  
вай ҳамаро ба ҳазл мегардонад.

– Барои чӣ маро тарафдорӣ накардӣ? Ислом, агар дуруст фикр кунӣ, ҷӯра, гилаи ман ҷой дорад. Агар як бор сари роҳи он мардаки бефаҳмро гирифта, “чӣ ҳақ доӣ?” мегуфтӣ, дилам кӯҳ барин бардошта мегашт. Ҳолӣ ҳам ту, агар дӯсти ман бошӣ, рафта Пашшаро аз ҳавлиаш ҷеғ мезанию мегӯй, ки лаънатӣ, – Насим аз гуфтаҳои худ ба шавқ омаду ҳуддорӣ карда натавониста ҳандида фиристод, – духтаратро ба ҳамин Насимбояй тӯй карда медиҳӣ...

– Ҳамин ниятат будаст, барвақтар намегӯй?! Аллакай дар хонаи Пашша палавро ҳӯрда ҳозир намози шомро хонда мекестам. Вай ба духтарам хостгор намефиристанӣ гӯён туро қӯфтагӣ! – гуфта Ислом ҳазли Насимро идома дод.

– Бо вучуди ин, ҷӯра, ба одам алам мекунад, – гуфт Насим аз таҳи дил оҳе қашида. – Дар пеши назари занҳо, духтарон... Ман дигар ба онҳо гап зада наметавонам!

– Одамон аз пай маҳбуби худ чӣ хел азобҳо қашида-нашро ту нашунидагӣ барин, – гуфт Ислом сухани ўро бурида. – Очаам мегӯянд, ки раҳматӣ бобоямро дар ҷа-вониашон хешони духтари хуш кардаашон ҳар рӯз як бор гелонда мекӯфанд. Ҳар рӯз сару рӯ кафидагӣ, либосҳо лаҳ-лаҳ меомадаанду боз хостгор аз пай хостгор мефиристаанд. Ӯқибат, хеч кас ба он духтар хостгорӣ на-рафтаст ва мачбур додошонро танҳо мефиристанд. Мабодо он қасро қӯфтаний шаванд, манъ кунам гӯён худашон паёпай рафта мепоиданд... Фахмидӣ?

– Не! – сар ҷунбонд вай.

Ислом дар тааҷҷуб ба ҷашми ҷӯрааш нигарист. Аз дилаш гузашт, ки имрӯз ба ин сағира чӣ ҷин асар карда-аст. Ё маро мазоҳ мекунад? Ё саҳт ранцидаст... Шӯҳӣ ме-кард, vale ин хел набуд.

– Боз чӣ мегӯй? – Бепарво ба Ислом рӯ овард вай. – Гап зан охир. Наход ягон гапи дуруст надошта бошӣ?

– Гапам ҳамин... гуфтам... – гуфт Ислом нимгурма ғуррунгос зада.

– Гапи асосй ин не, құра.

– Хайр чй? – Ислом бетоқатона ба вай нигарист.

– Худат медонй, ман Назокат катй ҳамту шүхй карда мегардам. Ошиқ-пошиқ нестам. Ман кучою ошиқй! Пашиша беҳуда ғавго кард. Акнун тамоми бригада медонад, ҳатто тамоми элот, балки мардуми Такоб ҳам мешунавад. Худи Назокат ҳам иқрор кард, ба дадош аз ин хусус норозигиашро изҳор кард, гиристаст. Кадом як ногард ба Пашиша хабаркашй кардагй “сағираи Насим ба духтарат шилм барин часпида гаштаст” гуфтағй-да. Бинобар он, құра тасаллият беҳуда рафт. Ман наранчидам. Агар як кас нафаҳмида, масалан, ба рой пои ту құб ё сангерағалтонад, меранчй? Не... аммо насиҳати туро шуниданй будам.

“Сағира ба дурұғ чома пүшонда, чунон гапро рост мекунад, ки ягон каси дигар шунавад, бовар мекунад, ки вай аз Пашиша заррае озурда нест. Аммо ман пүсти ин насими Калро дар дўкони кафшдўз мешиносам...”

– Гап зан, – саволашшро такрор кард Насим.

– Ман ҳеч гап надорам.

– Дорй. Кафам-накафам гуфта истодай... – Вай лаҳзае хомүш истоду баъд боз гап сар кард: – Наход сиратро аз ман руст кунй? А? Ё худам нұғашшро барорам?.. А?.. Ситора чй мегүяд, ку гап зан!

– Чй мегүяд? – Ислом қариб буд, ки аз боло мисли санг худро ба поён афканад. – А? Ягон гап фаҳмида бошй, гүй, – овоз ва авзои вай дигар шуд, ки ин ҳол аз назари Насим пинҳон намонд. Вай ба Насим ҳама сирашшро гүяд ҳам, аз вачхи алоқамандиаш бо Ситора нагуфта буд ва гуфтан ҳам намехост.

– Чиро медонй? Ку, гап зан! – гуфт Ислом қиддан ба ташвиш афтода.

Оҳанги ситетсаноки саволи Ислом ба Насим хуш наомаду хомӯш гашт. Аз дилаш гузашт: “Ба ин гаранг чӣ гӯям?! Гумон мекунад, ки ин одамон – ҳама кӯру каранд ё беакли аҳмақанду як вай оқилу доно аст. Дар ин Гучумак одамоне ҳастанд, ки агар дар таҳи хок мор ҷунбад, пай мебараанд. Аслан, барои чӣ ба ғавгои вай даҳолат мекунам? Тавба, то гапу корашро нагӯяд, хобам намебараад. Модом, ки гуфтан намехоҳад, сарашу равғанаш... Эҳтимолан, ман дар ба дар гашта, ба гапу кори мардум шарик гаштанро одат кардаам. Ба дараҷае хӯ гирифтаам, ки дар ҳаққи вай ягон сухани таънаомез гӯянд, ба ман мерасад. Дар анбор “ҳарат ку?” гӯянд, вай занаки гоч ба тарафи Ислом ишора кардаст, ҳама инро латифа карда гуфта, ҳандида гаштаанд... Лақабаш “Ҳари Ситора” гаштаст, ҳудаш хабар надорад... Ҷӯст гаштан баъд, ба одам алам мекардаст...”

– Ту аз ман наранҷ, – гуфт якбора Ислом ва риштаи хаёли Насимро бурид. – Сири аз ту рустӣ доштам, лекин вақташ ояд, ба ту гуфтанӣ будам. Дар хусуси Ситора... маслиҳат карданӣ будам... – Ӯ инро гуфту хомӯш монд.

Нигоҳи ҳар ду ҳам ба поён – ба сӯи ҷароғи ҳонаҳо, ки аз тирезачаҳои хурд монанди ситораҳои осмони торик, яке равшан, дигаре хира метофтанд, баста гашт. Аз даричаву тирезаи ҳонаҳое, ки ҷароғи карасинӣ доштанд, равшанини сафед метобид, вале он ҳонаҳое, ки ҷинҷароғ месӯҳтанд, гӯё дар торикии мутлақ афтода буданд ва ё алави сурхнатобе аранг-аранг ба назар мерасид. Карасин нест, ҷароғ нест, шишаи ҷароғ аз ҳар чӣ ноёб... Пулдорҳо аз шаҳрҳои дур ҳарида меоранд.

– Чӣ гап шуд? Барои чӣ вай аз ман доим туро мепурсад? – савол кард Насим. Сипас тавзех дод: – Аллакай алоқамандиатро бо вай мардум медонанд. Фақат додою очаат нашунидагистанд. Ин хел нағмаҳоро падару модар аз ҳама сонӣ мешунаванд. Мегӯянд, ку хиёнати занро пас

аз ҳама шавхараш мешунавад. Лекин аз ман руст кардī...

– Руст накардаам, – гуфт Ислом асабонӣ сухани Насимро бурида. – Рӯям нашуд, чӣ хел гуфтанамро надонистам. Аз кори худам дилам хичил, сад бор пушаймон...

Ислом ба ночор муносибаташро бо Ситора муҳтасар ҳикоя кард. Дар охир, ба авзои Насим нигариста, дароҷоти гуноҳи худро андоза гирифтан хост, вале ғолибан аз ваҷоҳати вай дар торикий ҳеч ҷизро нафаҳмида, оҳе қашиду гуфт:

– Ҳама кор расво шуд.

– Расво ҳам гап шуд? Расвои расво! – Писҳанд кард Насим ба алам. – Ҳеч гумон надоштам... Аз ростӣ, агар қас гӯяд, мурам ҳам, бовар намекардам. Яъне... ин қадар ба Шодоб ошиқи шайдо набудӣ-да. А?

Ислом ба чунин саволи вай омода буд, бинобар он, фавран ҷавоб дод:

– Гапҳои кайҳо обшуста... Агар якero дӯст дорӣ, ба дигаре набояд нигарӣ... Ҷои ҳар қадомаш алоҳида аст. Шодобро дӯст медоштам... Лекин аз вай ҳам дилам хунук гашт. Дар пеши Ҳайдар худашро ҳеч карду дилам монд. Ба ҳар ҳол, ӯро дӯстдор будам. Лекин вобастагиам бо Ситора ҳавас буд гӯям, ҳаваси ӯро надоштам, саргармӣ гӯям, намедонам... Сонӣ... Ин кор аз рӯи муҳаббат не... Медонӣ, ҳар як одам ошиқи девона намешавад-ку... Ҳамаи одамонро бо як қолиб андоза кардан дуруст набудагист. Ҳудоёр ҳамин қадар сол Зевар катӣ зиндагӣ карду боз зан гирифт-ку...

– Одами таққос заданиатро ёфтӣ! – гуфт бо заҳрҳанда Насим. Вай худобехабар, молимардумхӯр, ҳар ду дунёи худро сӯҳтагӣ мегӯянд. Ту аз паи ҳамон меравӣ? Дар кӯҳу қӯтал ҳамроҳ гашted, рангаш ба ту ҳам задаст! Рангаш назада бошад ҳам, феълашро гирифтай... Дар биҳишт дар пушти Одамато кофири будаст, лекин одам ягон иллати вайро нагирифтаст. Ҳудоёр ду зан доштаст!..

Худоёр одам не, санг аст, кулӯҳ аст, на дил дорад, на ишқ... – Насим сухани даркориашро наёфту дармонд.

– Хайр, чӣ кор кунам, чӣ гӯям? Ман дар омади гап гуфтам, ту дар ҳол суханро ба ҳазрати Одам мебарӣ.

– Росташро гӯям, доимо ба ту ҳавасам меомад. Кош, ман ҳам ягон духтарро мисли ту бинаму дили вай духтар ҳам ба ман моил бошад, рӯмолча диҳад, мегуфтам.

– Ман ҳам орзу доштам... лекин...

– Сара мон, пошнаро хор акнун, ҷӯрачон! Аз ин расвой то қиёмат пок намешавӣ.

– Ҳайронам, чӣ кор кунам. Ягон маслиҳат дех, – гуфт Ислом бо овози гирифта, дардмандона оҳе кашида.

– Ба фикрам, дигар ҷои маслиҳат нест. Мегирӣ. Нагирифта кучо меравӣ? Фардо мезояду бачаашро оварда ба хонаатон мепартояд. Аз ин бадтар расвой ҳаст?

– Аз деха баромада равам-ҷӣ? – пурсид Ислом. Вай нақшаҳои пеш аз ин андешидараашро кам-кам ба Насим гуфта, ақидаи ӯро фахмидан меҳост.

– Ду понздаҳ – як сӣ. Ҷиму им хонадор шавӣ, чӣ шудаст?! Ба ин ҳам ошиқ шудам гӯй. Аз ҷигарам задагӣ, як рӯз ҳам сабр карда наметавонам, гӯй. Ҳозир ба ошиқ ҳар хел ахмақиро мебахшанд.

– Бе пичингу киноя гап зан, ҷӯра. Ба болои сӯхта намакоб напош. Ягон роҳи аз ин фалокат ҳалосиро гӯй. Ман Ситораро зан намекунам. Дар ду дунё ҳам вай катӣ ошам намепазад. Фаҳмидӣ?

– Ҳаққи гапро гӯям? – пурсид Насим дандон ба дандон фишурда бо як навъ алам.

– Гӯй.

Ислом инро гуфту нохушие ҳис кард ва якбора дилаш таҳ кашид.

– Ман ту катӣ дигар гап задан намехоҳам. Ту – номард! – Насим бо чаҳл худро аз шах поён андоҳт. Баъд дар поён дар баробари Ислом рост истоду гуфт: – Сито-

паро Хуррам гирифтаний буд. Ҳамин рұзғо хостгор мекофт. Кайҳо боз гап-гапаш буд...

– Ман вай катй баҳор боз... Он вақтқо Ситора дар ёди хаёли Хуррам набуд! Агар Хуррам-ака гирифтанаш-ро донам...

Насим ҳайратзада ба рүи ҳамсұхбаташ мутавацчех гашт. Сипас худ ба худ сар چунбонду гуфт:

– Эх-хе, расо маро ахмақ карда мегаштай-да! Дигар аз ман маслиҳат напурс. Ман ба ин хел расвой шарик будан намехоҳам. Баъд аз байтҳои насиҳатомезе, ки ҳанғоми омұхтани усули дин назди Мулло дар хотираш нақш баста буд, хонд: – Дин надорад, ҳар кін навбад тарскор, нест ақл онро, ки бошад нобакор.

Насим қафо гашту рафт. Ислом лаҳзае аз қафои вай хомұш нигариста истод. Баъд гуфт:

– Ҳой, Насим! Җұрагай ин хел намешавад. Ягон рұз ба сари ту ҳам ин хел савдо меафтад. То риши набарорй, ба күса наханд, мегүянд. Ман ҳам ту барин ориятдор будам...

– Ман механдам, – гуфт Насим аз дили ториқй овоз бароварда.

Овози дардолуда ва озурданавои үро ба ҳар навъ эзох кардан ва фахмидан мумкин буд.

– Ҳама ханданду ман нахандам? Ту хандаи маро мебинй, хандаи мардумро намебинй. – Вай рафт.

Ислом гарки андешаҳои мұхталиф чий қадар вақт дар рүи шах нишастан, худаш ҳам пай набурд. Ногоҳ дид, ки ситораҳои ҳафтдодарон ба як тарафи осмон ҳам хұрдаст.

– Вақт рафтаст, – гуфт үпичиррос зада худ ба худ.

Вай ногаҳон дар рү ба рүи худ суроби Насимро дида ҳайрон шуд, ҳатто дилаш андаке таҳ қашида “Боз чий мегуфта бошад?” гүён интизори сухани ү истод.

– Медонй, ту охирин боварй, ягона дилпурин маро

ба зоти одам күштӣ, Ислом! Ман аз ҳама озор медиад: лат меҳӯрдам, дашном мешунидам, фиреб, хиёнат, лекин парвое надоштам. Ту будӣ, ба ман бас буд. Ким-ҷӣ хел, ҳамеша кӯҳ барин дар қафои ман буданат диламро ме-бардошт, ба ту такя мекардам. Акнун худат гӯй, чӣ кор қунам?.. – Вай лаҳзæе ҳомӯш истоду сипас гуфт: – “Зоти инсон палид будаст!” фарёд кардан меҳоҳам. Рост, ба инсон бовар кардан хато будаст, – вай гӯё дар рӯ ба рӯяш нишастани Исломро фаромӯш кардагӣ барин, бо овози паст худ ба худ изҳори андеша мекард, хулосаҳо мебаровард.

Ислом ҳомӯш буд. Мехост, ки Насим дилашро холӣ қунад. Баъди он ки дӯсташ хеле нотиқӣ кард, гоҳе ба вай рӯ оварда, гоҳе худ ба худ қаҳру ғазаб намуд, суханони таънасор гуфта, ҷоғаш ба дард омаду овозаш гирифта ҳомӯш гашт, ӯ гуфт:

– Расо нотиқӣ кардӣ! Дигар гапат намонд? Ба ин гапдониат метарсам ягон рӯз суд ё прокурор мешавӣ! Ён ҷои муллоимомро гирифта, ҳар ҳафта баъди намози ҷумъя дар масҷид ба мардум насиҳат мегӯй...

Насим ба ҷои ҷавоб даст афшонду рӯ гардонд. – Ба сари фарзанди одам ҳар хел мочаро меафтад. Яке дидаю дониста ба роҳи хато меравад, дигаре нафаҳмида. Ҳамаро бо як газ ҷен кардан нодуруст. Ҷӯб катӣ заминро ҷен мекунанд, одамро не. Соnӣ, барои як хато одамро ҳечу пуч кардан ҳам намешавад, ҷӯра. Аз ту як илтимос: ба пеши очаам рав, ҳамин хел шудаст, гӯй, фахмон, маслиҳат кун, – ҳоҳиши кард Ислом. – Ягон илоҷ қунанд...

– Худат гӯй, – гуфт бо оҳанги сард Насим.

– Ман наметавонам. Чӣ кор кардан даркор, маслиҳат кун. Зудтар бӯи ин кор набаромада яктарафа кардан зарур, ҷӯра.

– Бе иҷозати додот чӣ кор мекунанд?!

– Додом нафаҳманд... Аз норозигии додом аз ҳама

бештар метарсам. Агар додом хурсанд бошанд, аз ҳеч маломату бадномӣ ҳарос надоштам. Аз маломати мардум, аз норозигии одамон метарсам, аммо аз маломати додом даҳ қарат зиёдтар... Хулоса, Ситораро зан карда наметавонам. Очаам ягон илоҷ ёбад...

— Ситораро мегирий. Ҳамин қадар вақт зан карда та-  
вонистӣ, боз метавонӣ, — гуфт Насим якравона. Фикр  
кун, як бечораро бадбаҳт карда партофта хурсанд наме-  
шавӣ! Ҳар ду бадном мешавед.

— Не, маро маҷбур накун. Агар гир гӯён маҷбур ку-  
нанд, мегирам, лекин як сол нагузашта боз барои вай  
шӯй мечӯй.

Насим аз газаб дандон фишурду лаҳзае ба рӯи Ис-  
лом нигариста, чӣ гуфтанашро надонист. Аз дилаш гу-  
зашт, ки ин бача ҳушӯр аст ё маст. Ҷои он ки ин ҳодиса  
овоза нагашта ӯро зан кунаду даҳони мардумро бандад,  
ҳар барин якравӣ мекунад. Радди маърака мегардад-а!

— Насим, ту дили маро намефаҳмӣ, — боз Ислом су-  
хан сар кард. — Ту ҳамин дам, ҳамин рӯзатро фикр мекунӣ.

— Ман худамро фикр мекунам.

— Дар бобати дигарон ҳам. Лекин ман орзу дорам,  
ҳавас дорам. Орзуҷо ҳавасамро бо майли ҳуд қушта наме-  
тавонам, мефаҳмӣ. Намедонам ба ту чӣ хел фахмонам...  
Ту, ана ҳамин оби рӯдро лида, илочи гузаштан ҳаст ё не,  
озмуда, сонӣ чоруқатро мекаши...

— Ту чӣ мекунӣ? Чоруқат катӣ ба об медароӣ?

— Ман мепарам... Аз дур ҳез зада ҷаҳида мегузарам.

— Мепарию ба миёни об шӯлӯппӣ карда меафтӣ.

— Дуруст, баъзан меафтам, лекин боз мечахам, боз  
мепарам. Худамро кӣ мешуморам, чӣ гумон мекунам, на-  
медонам.

— Ҳамон аспи ҷарпаракат Шаҳбоз дар гала аст?

— Пичинг накун... Ман вай кати зиндагӣ карда наме-  
тавонам. Мефаҳмӣ?

– Фикр кун, Ислом, аввало як берӯзиро бадбаҳт карда, дар ду дунё барака намеёбӣ. Сониян, мардум як умр аз ту нафрят мекунанд, пир шавӣ ҳам, “ҳаромхишта-ки худобехабар, ба қасофати ту, шум, як бечора рӯзи равшан надид” гӯён таъна мекунанд. Ман аминам, агар до-дот ҳозир бошанд, ин мочароро шунида зуд Ситораро ба ту никоҳ карда медоданд. “Он, ки аз вай ҳаст мардумро зарар. Дар миёни ҳалқ навбад з-ӯ батар” гӯён хонда бу-дам дар “Чоркитоб”.

– Ба Ситора раҳмат меояду ба ман не? Вай ҳар чӣ бошад ҳам, як бор шавҳар кард, орзуяш шикаст. Тарафи як маккораро мегирию ғами дӯстатро намехӯрӣ.

– Тавба... – гуфт ҳуд ба ҳуд Насим ва оҳиста ба ҳар-санги дар қафояш буда такя зад. – Ба ту чӣ хел, ба қадом забон фаҳмонам. Ана, мебинӣ, очаат ҳам ба ин хел беин-софӣ розӣ намешаванд, гир мегӯянд. Гап фақат дар бад-баҳтии Ситора не, ҳудат ҳам бадному бадбаҳт мегардӣ, мегӯям.

Ислом ба исрор сар ҷунбонд.

– Тамоми олам аз ман рӯй гардонад ҳам, на-ме-ги-рам! Фаҳмидӣ? Одам як бор гӯяд, бовар кун. Ман лаҳзае дудила набудам-ку! Аз аввал гуфтам: – Наметавонам!

– Хайр, бас аст, – гуфт Насим оқибат ба ҳоҳиши дӯсташ тан дода.

Сипас ҳар ду ба раҳ афтоданду вай суханашро идо-ма дод:

– Агар ба Ситора хонадор шавӣ, аз рӯи инсофу одамгарӣ буд... Лекин, росташро гӯям, дигар дар пеши ман аз ишқу ошиқӣ гап занӣ, ҷоғатро зада мешиканам...

– Агар ба дигаре ваъда намедодам, ман ӯро меги-рифтам.

Насими ҳайратзада даҳонаш боз беихтиёр аз роҳ истод.

– Ҳой, балонусха! Боз қадом сарсаҳтро... саргардон кардӣ?

— Рафтем... Вакту соаташ расад, мефаҳмī.

Насим баробари Ислом ба рох афтоду дұхтарони дехаро яғон-яғон пеші назар оварда, кадоме ба доми ў афтоданашро дарёftан мөхост.

## БОБИ БИСТУ ҲАФТУМ ТҮЙИ МАҦБУРЙ

Соли панchoуми садаи бисти мелод буд.

Рұзномаҳо ба истиқболи сиву сеюмин солгарди Ин-қиlobи Октябр валвала оғоз карда буданд.

Тирамоҳ дар хаймаю кодоки анборчаҳои мардуми Гучумак кам-кам ғалла ва меваҷоти хушк – ғұлинг, себ-қоқу тутмавиз, санчиду талқон ғун гашта, одамон андаке осуда менамуданд. Махсусан, баъди он ки ғаллаи ёрӣ ра-сиd, якбора сагири қабир ба сари дастархон нишаста, но-ни гандум хұрданд, ба қавли пиронсолон, оҳашон боло гашта буд.

Чувози деҳа, ки миёнаҳои зимистон боз аз набудани загири кунчit бекор буд, аз нав ба гицир-гицир чарх за-дан шурӯъ карду мардум аз он сұ дар даст қобаю шадда-чаҳои равғангирй меомаданд.

Халқ ҳanūz ба серӣ нарасида буд, vale гүшнагӣ аз деҳот кам-кам доман бармечид. Түйхо ва дигар лозим-омад ҳам монанди солҳои пеш бо иштироки даҳ-понздаҳ нафар хешовандону ошомидани оши ҷувории беравған не, балки бо хурду бузург ва зану марди деҳа ва зиёfat бо нону шұrbо мегузашт.

Колхоз имсол ҳам ба колхозчиён ғалла дода натаво-нист. Азбаски бахши асосии замини кишт лалмī ва ҳоси-ли онҳо ба борони баҳор вобаста буд, колхоз ба саҳтӣ плони давлатро ичро карда, қарзашро қанд. Умуман, аз ғаллаю меваи хушк колхоз даромади зиёd надошт. Vale

аз чӣ бошад, ки аз маҳсули молаш ҳам ҷандон баракае намеёфт ва ҳамеша аз давлат қарздор буд. Аз давлат чӣ гирифта қарздор мегашт, ҳеч кас намедонист. Раис ҳам “колхозамон аз давлат қарздор аст” мегуфту ҷаро қарздор буданашро эзоҳ дода наметавонист ё намехост. Бинобар он, солҳои охир ҳар як хонавода чун музди меҳнат аз анбор як-ду ҷуволӣ картошқаю сабзию лаблабу гирифта, ба ҳамин шукур мекарданд.

Сабаби шукргузориҳои одамон, асосан, аз ҷанг эмин будани қишивар ва аз истисмори капиталистӣ дар амон будани хурду бузург буд.

Роҳбарон, нотиқон, рӯзномаҳо шабу рӯз аз ин ҳусус гаштаю баргашта мегуфтанду одамон ҳоло саҳт боварӣ доштанд, ки фақат дар ин диёр инсон озод аст, гуломи давлатманде нест ва аз заҳмати худ бархурдор аст.

Мулло Мурод дар кори канал бемор гашта, баъди табобати тӯлонӣ дар бемористонҳои шаҳр гашта омад, vale дар хонааш ду ҳафта истоду баргашта рафт. Ба хонавода гуфт, ки Фариштаро хабар гирифта меояд. Гӯё ба онҳо гуфта будаст, ки баъди аз канал озод гаштан ба наздашон омада, баъд ба хона меравад, аммо ба чӣ сабабе рост ба хона омада будаст.

Дар гуфтаҳои ў ин бор аз чӣ бошад, ки нуқтаҳои пинҳон бисёр буд ва Шафоатбибиу Ислом ҳарчанд, ки ба қавли ў доим эътиимод доштанд, ин бор шубҳаи худро пинҳон кардан натавонистанд.

– Ба ман кордор набошед, дар як ҳафта баргашта меоям... Як кори андак мұчмалтаре дорам...

Аҳли хонавода дигар таҳковӣ накарданд.

Аз он ки писар дар набудани ў галаро ўҳда кардааст, падар мамнун гашт. Дар бораи ду аспи гумшуда гуфт, ки Ақбар нагирифтаст, аспҳоро мебурд, медоданд. Дасти одамони худӣ катӣ бурдагистанд, хайр боз ҳам худо медонад.

Падар рафту мочарои Ситора пеш баромад. Модар ҳоло, ба қавли худаш, сарашро ба қадом санг заданашро намедонист ва пайваста дар забонаш ҳамин як сухан буд: “Кошкӣ, тезтар додот меомаданд”. Вай аллакай ҳамаи роҳҳои имконпазири ҳалли ин мочароро фикр карда буд, vale чуръат надошт, ки бе иродай падар амал кунад. Бинобар он ҳам, ба монанди мурғи поисұхта бекарор буд. Гаштаю баргашта ба Ислом дарафтода, аз Инъом рустай үро маломат мекард, баъзан аз гүр гирифта ба гүр мезаду меандешид, ки чӣ кор кунад, то дар миёни ҳалқ номи хонадон бадном нашавад.

Баъди баҳсу мунозираҳо, маломату нафрини зиёде модар қарор дод, ки сараввал Ситораро дида, фикру нияти үро гирад. Ҳарчанд, ки ҷавонзан ҳоло дар назараш аз ҳар ҷонзоде манхустар ҷилва мекард ва Шафоатбигӣ тоқати дидори үро ҳаргиз надошт, ночор шабе сӯи ҳавлии вай рафт.

– Чӣ писараки бечораро метарсонӣ?! Агар вай аз деҳа барояду равад, ба ту ҷой фароҳ мемонад? – гүён Шафоатбигӣ мақсади омаданашро ба ҷавонзан ва модари вай изҳор намуда гуфт, ки то шиками үро худаш набиғад, бовар намекунад.

Баъди он ки Шафоатбигӣ Ситораро ба утоқи дохил дароварда хобонду шиками үро палмосида дид, фифони вай ба фалак пеҷид ва тамоми захрашро ба сари ҷавонзан реҳт:

– Ягон марди занмурда ё занмонда наёфтӣ, мочаҳар?.. Рӯи ту ғар сиёҳ, боз сар бардошта дар байнин ҳалқ мегардӣ-а! – Аз шиддати ғазаб ва алам вай бепардатарин дашномҳоеро, ки медонист, ба забон мегирифт – Баъд аз ин дар байнин ҳалқ чӣ хел саратро бардошта мегардӣ?! Номи авлоди моро ҳам олудӣ...

– Ба даҳонатон нигариста гап занед, холачон, писаратон маҷбур кард... Чӣ кор кунам? Мегирам гүён...

— Номаъкул кардӣ, беномус! — Шафоатбӣ тайёр буд, ки Ситораро барои ин суханаш пора-пора қунад. — Бачаи ҳабдаҳсола панҷ сол аз худаш калонро маҷбур мекардаст! Аз бӯи ту барин ҳаром безор аст вай. Дегатро кушода монӣ, қадом саг налесида мегузарад, бигӯ?

Шафоатбӣ аз газаб он шаб ҷунон суханони бепарда гуфт, ки умраш бино шуда, вай ин миқдор дашному ҳақоратро ба забон нагирифта буд. Вай тамоман аз ҳуд бехуд гашта буд, ба сари Ситора ва модари сарнагуни ўборни ҳақоратҳои дурушту заҳрнокро меборид. Вай хуб медонист, ки писараши Ситораро ба занӣ гирад ҳам, нагирад ҳам, аз дусар акнун беобруҳо ҳоҳанд шуд. Ин шармандагиро пеши назар меоварду модар ҳар лаҳза оташ мегирифт. Магар алам накашида ҳам мешавад?! Ин нанг ба ҳафт пушти вай мерасад. Дар тӯли ин як-ду ҳафта вай он қадар Исломро маломат кард, суханони зишт гуфт, ки оқибат ҳудаш ҳам ба тамкини фарзандаш тан дода икрор намуд: “Фақат мурданаш монд, дигар медиҳагиашро дид...” Ба Шафоатбӣ осон набуд: ҳар лаҳза бо ду мушт ба сараш мезаду пинҳон аз бачаҳо фигон мебароварду мегуфт: “Берун бароям – сар гирам, дарун дароям – даргирам, чӣ кор қунам?! Фардо Мулло Мурод оянд, чӣ мегӯям? Ин бачаро бешохбанд мондӣ, ба номи тӯби мо исноди бад овардӣ, мегӯянд!”

Агар илоҷаш мебуд, бо сар гирифта рафтани Ислом, ин нанг ба авлоди Мулло Мурод асар намекард, модар меҳри ўро аз дилаш меканду ҳозир буд ба писар гӯяд: саратро гиру аз ин ҷойҳо рав! Ба ҷое рав, ки ҳеч кас ин нангро ба ёди ту наоварад. Фаразан, агар ту ҳудат осоиш наёбӣ ҳам, фарзандонат аз маломат фориг мешаванд, тӯбу тухмат...

“Ба Шӯро меравам, шикоят мекунам” гӯён таҳдид кардани Ситора шасти Шафоатбииро нагардонд. “Ту беномуси, изоратро ба сарат салла карда ба маскав ҳам

меравī! Аммо дониста мон: дар ду дунē хам арūси дилхохī мо намешавī! Як сол – ним сол зан мекунаду талоқат медиҳад, занак! Ту апааш катī баробарī, фикр кун!”

Сипас Шафоатбибī зұр зад Ситораро ба бачапартой розī кунад, vale модараш ұро аз ин кор сахт тарсонда буд магар, ү хеч розī нашуд.

– Э, бадбахти сарсаҳт, як коре кардī, ки некбату лаънати он ба авлод-авлодат басанда аст, – мегуфт Шафоатбибī аз сұзи дил. – Як номи худату авлоди худатро не, номи моро ҳам ба хоки сияҳ яксон кардī, ҳаромхиштаки мурдор. Аз кучо вай аҳмақи ман ба ту рұ ба рұ шудаст, намедонам, – вай нолаю фигон мекарду аз алам баданашро тофта-тофта мегирифт.

Баъди фикру андеша, маслихату машварати Шафоатбибī ба Ислом гуфт:

– Аз як чиҳат, дар миён набудани додот хуб шуд. Агар он кас оянд, ин кор боз кашол мешавад, фурсат аз даст меравад. Ба хонаи мо омада зуд, чор маҳ нагузашта зояд агар, мардум чī мегүянд. Беҳтараш – то омадани додот шарту пурт мекунему ба хона меорем. Бо ҳамин кор даҳони мардумро мебандем. Як рұз пешаш пеш... Хоху ноҳоҳ аз вай халосī нест, бачаам.

Шафоатбибī рұзи дигар ду нафар мард – яке тағови дуюми аз тұби амакони писарашро ҳамчун хостгор ба хонаи Орзугули Мирбадал бурд. Хостгорон нишаста омин кардану Шафоатбибī гуфт:

– Агар хоҳӣ, яке ним хеши наздикатро гүю ба мо рұмолак бидеҳ. Агар бурданī бошам, бояд ки ҳамин ҳафта арӯсро барам...

Шафоатбибī асли ходисаро аз хешовандон ҳам пинҳон медошт, бинобар он, дар хузури онон ба құдозан чунон сухан мекард, ки хеч воқеае рух надошта бошад. Сабаби таъчилиро ү ба муҳаббати писар марбут сохту гуфт:

– Мулло аз сафар оянд, ба ин ҳамсарӣ монеъ мешаванду бачаам малул ё дилшикаста мегардад гӯён ҳаросонам.

Ин гуна шитобкории ў ҳам хешовандон ва ҳам тарафи қудошавандаро ҳайрон созад ҳам, кор бемамоният зуд анҷом ёфт, зеро вазъи корро ҳамагон ба тахмин пай бурда буданд.

Амаку амма ва тағою холаҳо аз он, ки Шафоатбибӣ омадани Мулло Муродро нигарон нашуда, тӯйро гузаронидан меҳоҳад, орзуҳотир буданд, vale дар таҳи коса нимкосаро ба қиёс пай бурданду ба эътиroz лаб накушоанд.

Аз бӯхчай Шафоатбибӣ як куртавор шоҳӣ, андаке парчаи зарбофти қадим, шаш метр барин чит, як уребча ва як рӯмоли сафеди ғичим, ки ҳар як ҳалқааш ними тухми пӯсткандагӣ барин назаррабо буд, баромад. Ислом тааҷҷуб мекард, ки модар ин гуна чизҳоро худаш напӯшида, айёми мӯҳточию гушнагӣ нафурӯҳта чӣ тавр эҳтиёт кардааст. Рӯзи якшанбе Ислом як гӯсфандро ба бозор бурда фурӯҳту ба пулаш кафши нав ва камию костии дигари арӯсбиёронро ҳарида овард.

Ҳабари тӯйи Ислом ва Ситора зану марди деҳаро дар ҳайрат гузошт. Дар ҳама ҷо муносибати Ислому Ситора мавзӯи мубоҳиса, боиси шубҳа ва тахмину гумонҳо гашт. Дар ин гуна мавридҳо мардуми Гучумак ҳаёти инсонро аз чиллаю ҷормаҳагӣ то имрӯзааш таҳлил мекарданду бо заррабин менигаристанд ва аз полуда мегузарониданд. Аксар гуфтанд, ки Мулло Мурод қаҳр карда аз ҳонааш рафтагӣ, ба арӯс кардани дуҳтари Орзугул ҳеч розӣ набудаст ва гайра ва ҳоказо. Ба суханбофии мардум, ба ҳаёлоти рангини он дар ин мавридҳо қоил мешавед.

Аммо Шафоатбибию Ислом ҳоло ба ин гуфтугузорҳо парвое надоштанд: аз ин бадтар – агар ҳомиладории арӯс ба ҳалқ маълум шавад, чӣ мекарданд?! Ҳоло ҳар касе ҳабари ин заношӯии номувофиқро аввалбор шунида,

“И-и!” гүяд ҳам, ба беақлī ва ишқи чавонī ҳамл мекарданд.

– Писари подшоқ ба курбокқа ошиқ гаштааст. Чавони содда дилаш бемакр будаст, – мегуфт яке.

– Җавони хушрū буд, аклу хушаш ҳам дар چояш, тұбу тухмаш ҳам покиза... Ин Ситора ягон бало кард-дия!.. Дар Нурато як мулло гарму хунук мекардааст... – тафсир мекард дигаре.

– Барой гарму хунук пули калон даркор, ҳозир муллоҳо аз Ҳукумат метарсанد... Хайр, агар якта-дута аз ҳамон тангаҳои бухорӣ дошта бошад...

– Орзугулу Ситора шабуш доранд! – эътиroz кард дигаре. – Ба муллои афсун мекардагӣ фактат шабуш дода метавонанд!

– Баъзеҳо аз Ҳукумат тарсида тиллоро бароварда ҳарч карда натавониста гаштанд!.. Баъзеҳо дар солҳои ҷанг ба хонаи Ҳудоёр як танга бурда як сатил ҷав гирифта бурдаанд...

– Ҳукумат тиллоро деҳ гүён фуқароро чӣ қадар дар азобу шиканчаҳо гирифта буд, аз ёдҳо нарафтаст. Дар таҳи ҳояш шамъро дошта рагу пай Сангинмуродро сұхта-нашонро намедонед-чӣ? – мегуфт яке охиста ба гүше дигаре.

Мардон аксар дар айвони масциду дар таҳи дарвозаи идораи колхоз ғун гашта, занҳо обгирӣ мебаромаданду бо ҳамсояҳои худ дар сари чашма ҷамъ шуда, аз ин хусус мегуфтанду мегуфтанд...

Айёми сериу пурӣ тўйҳо серташвиш ва гаронбор буданд. Вале солҳои гушнагиу қаҳтии ҷанг тўйро ҳам, азоро ҳам мувофиқи ҳолу қудрат сохта буд. Ба ошдон дег намонда зан гирифтагиҳо дар деҳа кам набуданд.

Имрӯз ҳам дар тўйи духтар мол күштан аз қудрати тарафи домод гувоҳӣ медод. Шафоатбий ба ҳавлии духтар як сарка, ним лаганд орд ва як халтача ғўлингу санҷит

фиристод.

Аз ҳавлии Орзугул садои тарабангези доира ба фалак печиду аҳли Гучумакро баробари хабарчиён ба тӯй хабар кард. Хурду бузурги деха ба он сӯ равон шуданд. Дар як тарафи ҳавлӣ мардон дар рӯи намату алочаҳои ба рӯи ҳас густурдагӣ нишаста ба соҳибтӯй муборакбод ме-гуфтанду саргарми сӯҳбат чойхурӣ доштанд. Дар айвон ва хонаҳо занҳо базми худро тафсонда буданд. Яке бо зарб доира мезаду бо овози ҷаррангосӣ тарона меҳонд.

Дар беруни ҳавлӣ қариб тамоми бачаи Гучумак гуномада буд. Гурӯҳе дар бοғ гӯштингирӣ мекарданд, тоифае ҷормағзбозию акколбозӣ, ҳуллас, барои ҳар як бача шуғли дилхушӣ буд.

Тарафи бегоҳ ҳалқ нону шӯrbоро ҳӯрданду кам-кам пароканда шуданд. Ҳешу табори наздики ду тараф ва ҳамсояҳо монданд. Муллоимом ризоияти писару духтарро шунида, ҳутбаи никоҳи ҳар дуро ҳонду маросими никоҳ хотима ёфт. Насим як сӯзани калон дар даст ба ҷомаи Ислом кӯк мезад. Аз рӯи расми бобоён ҳангоми ҳондани ҳутбаи никоҳ агар ба либоси домод сӯзан кӯк занед, никоҳ сахту устувор меафтодааст.

Ислом дар ихотаи чор-панҷ нафар дӯстону пайван-дон ба ҳавлӣ баргашт. Занҳо арӯсро ба асп савор карда “ёр-ёр” ба тарафи ҳавлии Мулло Мурод роҳ ги-рифтанд. Сарнақшон байтҳои дилчасп меҳонданд, дигар баробар “ёр-ёр, ёроне” гӯён нақарот меҳонданд:

Сарнақшон: Ҳез, оча, келин омад,  
Нури ҳонет даромад!

Ҳама: Ёр-ёр-ёроне! Ёр-ёр-ёроне!

“Ситораро Ислом гирифтаст!” – гӯён ба қавли гап-донҳо аҳли Гучумаку Такоб ба як бор барҳоста нишастанд. Сад навъ таҳмин, сад хел гумонҳо ба рӯй баромаданд, аммо сари вақт, бе гапу каллоча тӯй кардани

Шафоатбӣ ҳабаб гашту “хайр, ишқу муҳаббат-дия” гӯён ҳама ба ин аҷоибот ҳам тан додаанду ба роҳи худ рафтанд.

Аз миён як ҳафта гузашт, валвала пасанд гашт, аммо аз Мулло Мурод дарак набуд. Шафоатбию Ислом бениҳоят ҳавотир буданд, аммо падарро аз кӣ пурсида-нашонро намедонистанд.

Агар дар деҳот қасеро аз Нуратою Самарқанд омад гӯянд, Ислом давида ба назди он одам мерафту мепурсиҳ, ки дар раҳу рӯй падарашро надидаанд ва ҷавоби он-ҳоро шунида беш аз пеш дилтанг мегашт.

Аз ин пурсуковишиҳои Ислом баъзеҳо хулоса бардоштанд, ки Мулло Мурод ба тӯйи писар норозӣ будаст, аз ҳонааш қаҳр карда рафтаст.

Ин ҳарфҳоро шунида, Шафоатбӣ боз бештар даргирифт.

Масъалаи муҳочирий он рӯзҳо ҳамаро саргаранг карда буд, бинобар он, одамон ба рафтани Мулло Мурод эътибор надоданд.

– Ҳамин гап-гапҳоро шунида рафтанду боз барои чӣ бедараканд додот, Ислом? – Маслиҳатгари Шафоатбӣ боз Ислом буд. – Аз район гуфта бошанд, ки “мекӯчед”, ин ноумедҳо моро мекӯчонанд. Деҳай Мочиримро мекӯчонем гуфтанду оқибат кӯчониданд-ку...

– Бечора додом ин гапҳоро шунида ҳайрон монданд, – мегуфт Ислом. – Ба апаҷонам, вақти қасалии он қас дар Мирзочӯл гуфта буданд: “На тани туро, на тани ҳудамро дар он ҷойҳо монда, гарибмазор намекунам, хотирчамъ бош...” Апаҷонамро оварда дар ин ҷо ба хок супориданду акнун ҳудашон мераванд... Э-э, ин мардуми мо ғандум медодаст, бе модговҳоба модгов медодаст гӯён гарра гашта, ҳолӣ мебинед, ки аз ҳама пеш кӯҷ мебардоранд... Як солакак дар Мирзочӯл зиндагӣ кунанд, сонӣ мефаҳманд, ки дар ин ҷо агар обу нони хушк ҳӯред, аз па-

лави он чойҳо беҳтар аст.

– Рафта омадагиҳо медонанд, – гуфт Шафоатбибӣ, – дар давоми се чор сол панҷ–шаш хонаводаро ба муддати як сол–ду сол муҳочир карданд, рафта кор карданду боз турехта омаданд. Обаш – заҳру шӯр, дар тобистон хомӯшакаш касро ҷашм қушодан намемонад, дар зимистон лояш ба ҷунбидан имкон намедиҳад, гуфта буданд...

Ислом баъди чор рӯзи тӯяш аввалбор ба раис дучор омаду аз изтироб саросема гашта якбора дасту по гум кард. Ў медонист, ки раис аз ваҷҳи тӯй мепурсад.

– Исломбой, аруsat муборак шавад!.. Ин қадар шитоб кардӣ, ҳатто то додот омадана сабр накардӣ? – савол кард Парча дар назди идораҳонаи колхоз ўро дучор карда.

– Ҳеч напурсед, апа... Ночор мондем... Вақтатонро ёфта ба наздатон медарояму мегӯям гуфта гашта будам...

– Хайр, биё ҳозир... ку ғап зан... Мардум мегӯянд, ки туро афсун карда будаст...

Ислом аз паси раис ба идораҳона даромаду чӣ гуфтанашро надониста, лаҳзае сар хорид. Парча ин гуна ҳолати ўро дида барои кӯмакаш сухан сар карду гуфт:

– Ҳӯш, биё, ғап зан қаний?.. Барои чӣ маҷбур гаштӣ? Охир, зангири дар мамлакати мо ихтиёрий-ку! Ягон кас туро маҷбур намекард, ин хел қонун нест...

– Э, апа, барои чӣ мард маҷбур мешавад? Ҳудатон медонед... Номус! Обрӯи хонавода... Сонӣ, агар додом оянд, розӣ намешаванд гӯён тарсиdam...

– Хайр, расида будам гӯй. Барои ҳамин даъво карда туро тарсонд.

– Ҳақиқати ҳолро факат ба шумо гуфтам, илтимос аз даҳнатон набарояд, апаҷон... Маҷбур гаштам!.. Чӣ илоҷ, обрӯямонро мерехтагӣ барин ғап зад. Хайр, агар ба назди шумо ояд ё ба назди амаки Ҷавлон равад, як дунё валвала межест-дия...

— Мочахар, агар ба пеши ман меомад, ман ба чояш шинонда мемондам... Беҳуда тарсидетон... Хайр, ношуданың кор шуд, акнун пушаймонй фоида надорад... Зиндагй мекүнй охир ё ягон сол зан карда талоқашро медиҳй? – рост ба чашмони Ислом нигариста ғавоби үро интизор буд раис.

— Хайр... чӣ гӯям, намедонам... Мебинам-дия, апа... Ҳозир аниқ гуфта наметавонам. Худо медонад...

— Рост мегӯй, ҳукм карда намешавад. Ана, Зевар аз Худоёр як даҳ сол калон бошад ҳам, як умр зиндагй карданд. Боз вай зан безурриёт... Ситора зани хушрӯй, ба-акл, афташ аз ту калон барин ҳам не... Хайр, сонитар фарқатон баръало аён мешавад.

— Апа, ба ин гапҳои муҳочирий чӣ мегӯед? Аз ростӣ, ҳамаро мекӯчонанд? – Ба сари матлаб баргашту савол кард Ислом.

— Ба худи ҳалқ вобаста. Агар ба як овоз барҳоста гӯянд, ки мо ватани бобоҳои худро партофта намеравем, шояд манъ кунанд. Аммо чор-панҷ нафар даҳонкалонашро ҷеф зада “обработка” мекунанд, даҳони баъзеҳоро як чиз - ним чиз дода мебанданду “ихтиёрий” гӯён мебаранд, Исломбой!.. – Сӯҳбати онҳо аз ину он хеле тафсиду қариду соат нишастанд.

Ислом дар банди андешаҳои муҳталиф аз идора берун омад.

Вай бори нахуст мешунид, ки Парча аз усули ҳукуматдории калонони ноҳия норозӣ, шикоятомез сухан мекунад... “Аз афти кор, мерафтем-дия”, гуфт ба дил бо андӯҳ оҳе қашида. Ҳама намерафтагистанд? Агар як қисми ҳалқ монад, кори хуб мекарданд, деха ҳароб намегашт. Аммо калонони ноҳия якбора ҳамаро қўчониданй буданд, агар як қисми ҳалқ монад, рафтагиҳош боз гашта меоянд, гуфтаанд... Ҳалқи бенаво, гушнаю луч одам барин зиндагй кардан меҳоҳад. Пешакӣ гандум дода даҳо-

ни ин одамонро ширин карда будаанду ман нафаҳмида-ам. Ана, акнун “агар ба муҳочирӣ розӣ шавед, сад килогӣ гандум медиҳем” гуфтаанд. Дар ивази сад кило гандум ин ҳалқ ҳозир аст аз баҳри ватани бобоҳояш барояд... Арвоҳи бобоён ин ҳолро дидаву шунида чӣ мегуфта бошанд? Аз гӯрҳо рост барҳезанд, ки раво аст... Ин хел авлоди гадотабъ дар ин диёр набуданаш авло! Ана, бенавой ҳалқро ба чӣ ҳол меравондааст!..

Ислом бори аввал дар умр аз ҳалқи деҳаи худ нафраташ омад. “Не, ин мардуми фурӯмоя шоистаи муҳаббату садоқат нест, ба ҳурмату иззат намеарзанд. Ҳалқе, ки диёрашро, гӯристони бобоёнашро, масциду хонақоҳаш, замину боғаш, ҷашмаю рӯдашро ба як пули пуч мефурӯшад, аз фардо бенасиб аст, оянда надорад! Бале, худро ба гумномӣ маҳкум мекунанду бас! Ман чӣ будани он ҷойҳоро медонам – ҳама мардуми раҳомад, ба ҳеч кас, ба ҳеч чиз дилашон намесӯзад, расму одат надоранд, анъана надоранд, забони модариашонро ҳам қариб фаромӯш кардаанд... Оянда авлодон ба чӣ суханоне моро лаънат мекунанд, ин одамон ҳеч ба ёд намеоранд!.. Ин қавме, ки имрӯз мулло надорад, муаллим надорад, аз паи кӣ мера-вад?.. Аз паи ду-се нафар худфурӯшон... Апаи Парча ме-гӯяд, ки шаш-ҳафт моҳ қабл аз ин, котиби райкому про-курори ноҳия аспсавор ба қасди шикор ба тарафи кӯхис-тони мо омадаанду ҳеч кас меҳмон накардаст, эътибор надодааст. “Ман дар деҳа набудам, Худоёру ақаи Ҷавлон ҳам набуданд, – гуфт апаи Парча, – ба ночор ба деҳаи Та-коб рафта хонаи мудири ферма меҳмон гаштаанд...” Ана, ба қасди ҳамон беэътиноӣ акнун тамоми деҳаро муҳочир мекардаанд...

## БОБИ БИСТУ ҲАШТУМ ҲАС ҚАМУ ҶАҲОН ПОК

Соли гузашта охирҳои моҳи ҳут – аз рӯи солшумории мелодӣ, аввалҳои моҳи март, дар замин барф набошад ҳам, ҳаво хеле сард буд, офтоб аз паси пардаи ғализи абрҳои гӯё яхбастагӣ чунон сард метофт, ки мардум онро “офтоби бачакушак” мегуфтанд. Дар аксари хонандони Гучумакиён ҳам фаллаву хушкмева, ҳам ҳезум ва ҳам қаҳӯ ҳошок ба охир мерасид ва ҳамон беш аз ҳар замон димогашуфта ва парешонавзоъ менамуданд.

Дар ҷунин як рӯзе, ки ҷашми офтоб ба монанди кӯрмаҳтоб хира ва сард метофт, ду нафар савора дар таҳи дарвозаи идораҳонаи колхоз аз асп фурӯмаданд. Бобои Ҳалим ҷолоқ аз дарвоза берун омада, ба эҳтиром даст ба сина бурда, ба меҳмонон салом карду лаҷоми ҳар ду аспро ба дасташ гирифт.

– Ҳой амак, раис дар идора бошад? – пурсид яке аз меҳмонон. Вай марди навҷаи биниаш ба шакли минқори уқобон ба поён ҳамзадагӣ, ки дар тан палтои қиматбаҳои гиребонаш аз пӯсти барраи қароқӯли қабуд ва қулоҳи сараш ҳам мувоғиқат аз пӯсти қабудҷаи гулсафед буд. Вай аз зин фурӯмада, ҳоло бекарор тап-тап ба замин пой мекӯфт. Зоҳирان, муддати дароз зинсавор пойҳои онҳо дар сармо қароҳт гашта буд, ки меҳмони дигар ҳам беихтиёр пойкӯбӣ дошт. Сару либоси вай ҳам нусҳаи пӯшиши ҳамроҳаш буд, вале қулоҳаш ва гиребони палтояш аз пӯсти барраи дорчинранг дӯхта шуда ва дар қаду баст ҳам вай дар нисбати ҳамроҳаш ғалҷатар менамуд. Сару рӯи фарбеху суп-сурҳ хундамидаи онон гувоҳи ҳол буд, ки аз одамони оддӣ нестанд.

– Не, тақсир, нестанд. Имрӯз наомаданд, – гуфт дар ҷавоб Бобои Ҳалим аз рӯи эҳтиром даст ба пеш ниҳода.

– Ягон бачара ба хонааш тезонед, – гуфт марди навча ба оҳанги омириона, голибан ҳӯчайни мутлақи диёр будани худро ба мӯйсафед маълум кардан меҳост. – Гӯед, ки райком омад.

– Ман худам рафта меоям, тақсир, – гуён Бобои Ҳалим аспҳоро ба сӯи зинхона кашол кард. Аммо меҳмони ғалча ўро аз роҳ боздошт:

– Истед, мӯйсафед... – Сипас ба рӯи ҳамроҳаш нигариста гуфт: – Дар ин чо вақтро гузаронидан чӣ лозим?.. – Вай ба ҷашми ҳамроҳаш маъниҷӯёна нигарист ва сипас кифт боло кашид. Баъд афзуд: – Меравем, дар хона будагист... Мо ба маҷлис наомадаем-ку. Дар идора чӣ ҳаст?!

– Хонаи раис дар кучо? – боз пурсиҳид меҳмони навча, ки худро “райком” гуфта буд, баъди ин гуфтугузор дигарбора ба Бобои Ҳалим рӯ оварда.

– Ҳу ана, дар он дасти рӯд, – бо даст ишора кард бо бо. – Масҷидро дидед, ҳу, вайрон... Дар болотари масҷид, айвонаш рӯй ба тарафи мо, сафед... Диҳед? Дар ин деха дигар девори оҳак задагӣ нест...

– Э, медонем... – дилтандона даст афшонд меҳмони навча.

– Ҳамин роҳ рост мебарад... – Бобои Ҳалим аз рӯи соддадилӣ боз ҳам роҳ менамуд. – Ё мегӯм... Ман ҳамроҳ барам, шуморо? Охир, шумо меҳмонони азиз ҳастед... Аз роҳи дур... хунук ҳӯрда омадед...

Бобои Ҳалим ҳоло раҳбарони районро шинохта, росту дурӯғ меҳрубонӣ ва эҳтиром зоҳир мекард.

– Не, чӣ даркор, лозим не...

Бобои Ҳалим ҳоло меҳмони навчаро шинохт – котиби райком борҳо омада буд. Аммо ў охир қалону қалоншавандоҳои ноҳияву вилоятро бо як бор – ду бор дидан дар хотир дошта наметавонист – дар назарааш ҳамаашон ба ҳамдигар шабеҳанд, аз ин сабаб меҳмони дуюмро таъянин кардан натавонист.

Меҳмонон ба аспҳои худ савор шуданду ба сӯи манзили раисроҳ гирифтанд.

Бетолеъии мардуми Гучумак буд ё дар қисмат чунин рафта будаст, ки ҳамон рӯз Парча дар деҳа набуд – ба Самарканд ба аёдати холай бемораш рафта буд.

Меҳмонон пурсон-пурсон ба таҳи дари Ҷавлон рафтанд, ҳамсари вай гуфт, ки ў ба бозор рафта буд, ягон шаб дар хонаи ошноҳояш хоб карда меояд. Мардуми ин гирду атроф ба бозори Нурато – маркази ноҳия мерафтанд. Аслан, Ҷавлон дар хона буд, меҳмононро аз дур дида, дар рӯзи якшанбе ба чӣ ният омадани онро донисту ба ҳамсарааш супориш кард, ки чунину чунон гӯяд ва худаш дар хона пинҳон шуд. Дар хонаи раиси чамоа барои меҳмондорӣ ҳамон рӯзҳо на нони гандум буду на равғану гӯшт, моли куштанӣ ҳам надошт.

Баъди он ки аз таҳи дари раиси чамоа ҳам ноумед баргаштанд, меҳмони ғалча хитобан ба ҳамроҳаш гуфт:

– Обруймонро аз даст надода, дар идораи колхоз чойи мӯсафедро ҳӯрда шинему худашон давида оянд, гап дигар буд...

– Дар деҳа набошанд, аз гӯристон меоянд?! – ғурунгос зад котиб ва дар дил ҳамроҳи худро дашноми қабехе дод. Сипас аз фикраш гузашт, ки минбаъд қаблан хабар фиристода бояд омад.

– Як ошнои ман ҳаст... Худоёр... Мудири ферма... – гуфт прокурор маслиҳатомез ба ҷашми котиб нигариста.

– Ҳа, вай ҳамтабаки дуздонро мегӯед?.. Ба хонаи вай рафта, кори ба шаъни худ номувоғик, мекунем, бародар – прокурор! – гуфта номаълум ҳамроҳи худро забонкӯтоҳ кард котиб. – Фардо агар ба даст афтад...

Прокурор аз гуфта пушаймон, vale осори музлами-ашро зоҳир накарда гуфт:

– Компромат на всех есть... – гуфт прокурор ба лафзи русӣ, то ки мӯйсафед матлабро нафаҳмад.

– Кай омаданашро намедонанд... Дар қабри падарат... Ба хонаи Худоёр рафта наметавонем, бародар, – боз такрор кард котиб. – Дар ҳаққи вай аферист маълумот ҳаст...

Меҳмонон парешонавзоъ ба идораи колхоз баргаштанд. Рӯз гашт карда буд, шиками онон кайҳо боз танбӯр менавоҳт. Аспҳояшон ҳам гурусна буд.

Бобои Ҳалим онҳоро ба идора дароварду ба аспҳояшон ҳошок дод. Сипас зуд як чойникча чой дам карда ба назди меҳмонон овард. “Чой” мегуфту аслан “чойи” мӯйсафед пӯстлоҳи дарахти себ буд, ки оби ҷӯшидаро сурҳ мекард.

– Нон-пон надоред, пираамак? – ночор ба забон омад котиб. – Мо ҳам одамем, гурусна мондем.

– Тақсир, мебахшед-дия, як пора загора буд, пагоҳӣ ҳӯрда мондаам... Як каф ғӯлинг ҳаст, биёрам? Ё ба хона равам? Дар хонаи мо нон нест-ку, хайр, зағораи арзани будагист...

Котиб ба маънии “даркор не” даст афшонд. Баъд боз ба Бобои Ҳалим рӯ оварда гуфт:

– Бишинед, чорта гап диҳед каний... Дар деҳаатон ба гайри раиси колхозу раиси чамоа боз ягон одами будамдтар ҳаст ё не?

– Ҳаст, тақсир, ҳаст, барои чӣ набошад, Худоёр – мудири ферма, шуқр, ки ба худаш тинҷаст, – гуфт мӯйсафеди сoddадил фавран.

– Э, вайро монед!.. – баъд ба ҳамроҳаш рӯ оварда, то ки мӯйсафед нафаҳмад, ба лафзи русии вайрон гуфт: – Между прочим, поступил в райком сигнал о его связях с антиобщественными элементами. Почему не занимаетесь этим делом? Хватит ему то, что собрал на две жизни.

– Пусть ещё немногого...

– Ҳӯш, амак, дигар дар деҳа ягон одамшаванда нест? – боз пурсид котиб. Баъд суханашро хулоса карду

гуфт: – Дар як деха чор одами ба пеш мөхмөн дута нон мемондагӣ набошад...

– Ҳа, тақсир, ба ҳамин рӯз расидем...

– Ин хел нагӯед! – фавран ба даҳони Бобои Ҳалим зад котиб. – Гуноҳи худи халқатон! Мардуми танбал, бекорхӯча, хасис... Доштагиашро ҳам руст карда мөхӯрад...

Котиб аз ин қабил суханон хеле гуфт, ғамхориҳои Ҳукуматро як-як баён кард, дар мактаб бепул таҳсили илм кардани бачаҳо, аз истисмору ҷабру зулми боён ҳалос гаштани мардуми ранҷбарро ба таъкид зикр кард.

Бобои Ҳалим ҳомӯш сар ҷунбонида гуфтаҳои котибро гӯш мекарду ба дил муколамаи дигаре дошт: “Ба ҳоки пойи ҳамон бойҳо баробар намекунамат, ҳудобехабарон. Бой ба мо зулм мекардаст! Аслан, то ба сари кор омадани шумо – ҳудобехабарон бой ҳам, камбағал ҳам ба роҳи худ, ба кори худ банд буданд. Аслан, бойе, ки дар заминаш моро кор мефармояд, дар ин атроф набуд, ба хизмат бойҳои мо ҳешовандони наздиқашонро мегирифтанд. Ман ҷордаҳсола будам, як сол моли амаки Нуруллоро бонистам, ба ғайр аз ҳӯроку пӯшокам як бузу як бузғола дода буданд. Як буз дар он вақт ҳам ҳозира барин давлати калон буд. Ку, колхозатон дар як сол ба ман ҳӯроку пӯшок диҳаду як бузу як бузғола диҳад!.. Боз инҳо – одилу фуқаропарвару бойҳо – золим. Одамон аз деха ба ҷоряккории бойҳои Лоиш мерафтанд, ба ғайр аз ҳӯрду ҳӯрок ва ҳонаву палос тирамоҳ ҷоряки ҳосили замини бойро мегирифтанд. Аз чил таноб замин ҳосили даҳ танобаш аз ҳудашон буд. Як тобистон кор карда хеле бадавлат гашта меомаданд...”

– Наход дар як дехаи калон ягон нафар одамшаванде набошад-а? – гӯё худ ба худ тааҷҷуб мекард котиб. Маъни “одамшаванда” гуфтани ў шахси қобили мөхмандорӣ, одами саховатманд буд.

Бобои Ҳалим ин маъниро идрок карду маслиҳатомез

гуфт:

- Тақсир, ба хонаи ягон муаллим бараматон? Ҳоли муаллимон бад не, меҳмондорӣ карда метавонанд...
- Кӣ ҳаст аз муаллимон? Қӯҳансолтарашон киҳо? – пурсид котиб.
- Азимзода... Ана, вай аз ҷанг омадагӣ – Саъдиюф...
- Азимзодаатон ҳамон марди қоқи дароз не?
- Бале, тақсир, худаш...
- Дар хона бошад?
- Дар хона буд.

Сипас Бобои Ҳалим аз таҳи дарвоза ба меҳмонон ҳавлии Азимзодаро нишон доду онҳо ба он сӯроҳ кашиданд.

Азимзода ҳам қасд кардагӣ барин зуд ба сарашибони миёнбандеро басту худро ба бистар андохта, ба қасалӣ зад ва меҳмонон ҳолҷӯй карданду зуд барҳостанд.

– Бишинед, чой қунам... – гуфт Азимзода нӯғизабонӣ, аммо меҳмонон аз истиқболи сарди ў аллакай мазмун гирифта буданд.

Мардуми оддӣ котиби райкому прокурори ноҳияро ҳеч хуш намекарданд, азбаски аз дasti ин ашхос басозулму ноҳақиҳо дида буданд, лутфу меҳруbonӣ зоҳир намекарданд. Аз дидори онон бештарин ҳангом мансабдоро ни деҳа хушнуд мегаштанд.

Баъди он, ки меҳмонон як пиёлагӣ чойи Бобои Ҳалимро ҳӯрданд, раисро мунтазир нишастан наҳостанду ба роҳ афтоданд.

Меҳмонон деҳаи Гучумакро гузаштанду аз валвалаи сагону нигоҳи кӯдакони ҷулҳундӣ озод гашта буданд, ки дар роҳ ба раиси ҷамоати Такоб – Амон рӯ ба рӯ гаштанд.

Амон саросема аз ҳараҷ фуромаду бо меҳмонон бо тавозӯй саломуалейк кард ва сипас гуфт:

- Бед, хуш омадед ба қӯҳпояи мо! Меҳмон шавед охир,

– аз рӯи одати мардумӣ такаллуф кард Амон  
– Худат аз деха баромада меравию моро ба меҳмонӣ даъват мекунӣ! – гуфт котиб гилаомез.

Котиб ва прокурор то ба имрӯз Амонро чандон саҳҳ намешинохтанд, зеро ин ҷавонмард ду сол пеш ба раисии ҷамоа таъин гашта буд. Ӯро дар маҷлису ҷамъомадҳо ё ҳангоми аҳён-аҳён ба деха омаданашон дидо салом кунанд ҳам, дар ҷое, ки раиси колхоз буд, ба сӯи ӯ назари илтифот намеандохтанд. Ҳоло аз ҷунин муомалай раҳбарони диёр Амон ҳам ҳайрон буд, чӣ кор карданашро намедонист.

– Рафтем, тақсир... – Вай як ҳаллос заду ҷолоб ба ҳараш савор гашт ва сари онро ба қафо гардонд. – Дар пеши поятон садқа...

– Ист-ист, раиси колхоз дар кучо? – боз пурсид котиб.

– Дар ҳонааш будагист... Ҳабар надорам, – гуфт Амон маркабашро аз роҳ боздошта.

– Ҳуб, рафтем, – гуфт котиб ба прокурор рӯ оварда.

– Шикамҳо танбӯр навохта шуд, акнун ба доиразанӣ даромад-ку! – қоҳ-қоҳ зад ӯ.

– Наход, ки шуморо Гучумакиён меҳмон накарда бошанд? Ё ба деха надаромадед? – пурсид Амон.

– Раиси колхоз ҳам нест, раиси ҷамоат бошад-ҷӣ, ин ҷулҳундихона!

– Номашро Гучумак не, Ҷағбутиқардан лозим, – гуфта прокурор ба котиб ҳамфиркиашро изҳор карда.

Онҳо аз ҳар ҳусус сӯҳбаткунон ба Такоб расиданду котиб гуфт:

– Аввал ба ҳонаи раис равем, агар вай ҳам дар ҳона набошад... – Котиб ҷӣ гуфтанашро надониста, ба Амон нигарист.

– Майлаш, тақсир... Раис дар деха будагистанд...

Аммо “Раиси Маркис” ҳам дар ҳонааш набуд. Ҳам-

сараш гуфт, ки ба азои хешовандон ба шаҳр рафта буд. Мехмонон саҳт оташин ва хичолатзада гаштанду ҳамроҳи Амон ба хонаи ӯ рафтанд.

Амон меҳмононро дар хонаи гарм бинишонду ба наздашон дастархон күшода, чойу нон, мағзу мавиз ниҳоду оҳиста берун баромада ба рӯи боми қаҳхонааш дуссе мушт арзан пошиду ҷела қашид. Айёми оҳир аз рӯи боми қаҳхона як села қабӯтарон дона чида омӯхта гашта буданд. Соате аз миён нагузашта қабӯтарон пайдо шуданду Амон як бора се қабӯтарро гирифту дар ошхона садои ҷиззубиз баланд гашт.

Ана, ҳамон рӯз, баъди он ки меҳмонон ҳамроҳи Амон ду шиша арақ ва гӯшти се қабӯтарро гӯшти қабк гӯён меҳӯрданд, савганд ҳӯрда буданд:

– Агар мардуми ҳамин деҳаи Гучумакро аз ин диёр гумном накунам, ман аз камари падар нестам! – гуфт бо тантана котиб.

– Ҷӣ хел? – ҳайрон ба даҳони ҳамроҳаш нигарист прокурор.

Амон даҳанаш во ба ҷашми котиб нигариста ба маънии суханони ӯ сарфаҳм рафтанд меҳост.

– Ҳамаашро ба тарафи Мирзочӯл муҳочир мекунам!.. Дар биёбони шӯр очаи зорашро мебинад...

– Сазои ин ношукурҳо ҳамин!.. – бепарво ҳандида фикри ҳамроҳашро тақвият дод прокурор. – Ҳас каму ҷаҳон пок.

Амон ба даҳон күшодан тарсид. Ӯ хуб медонист, ки ин қиссон мухолифони ақидаи худро ҳаргиз амон намедиданд.

Ба ҳамин минвол қисмати сиёҳи мардуми Гучумак дар як рӯз сиёҳтар гашта буд.


*Соли 1994.*

# МУРУРЕ БАР АКСХО АЗ БОЙГОНИИ НАВИСАНДА





Баҳром Фирӯз бо адибон Ҷалол Иқромӣ ва Мӯъмин  
Қаноат дар фароғатгоҳи шаҳри Питсунда, с.1978



Бахром Фирӯз ҳамсӯҳбати адабиётшинос Атахон  
Сайфуллоев ва шоир Мӯъмин Қаноат дар фароғатгоҳи  
нависандагон воқеъ дар дараи Варзоб, с.1985



Бахром Фирӯз бо шоири халқии Ўзбекистон, барандаи ҷоизаи Ўзбекистон Қаҳрамонӣ Эркин Воҳидов ҳангоми сафари корӣ дар марзи ИҶШС, шаҳри Брест, с.1980

Бахром Фирӯз

---




Бахром Фирӯз дар ихотаи китобдӯстон ҳангоми навишти соядаст, шаҳри Истаравшан, с.1987



Бахром Фирӯз дар шанбегии умумииттифоқӣ бо ҳамкорон,  
нашриёти “Адиб”, шаҳри Душанбе, с.1988



Бахром Фирӯз бо шоир Гулназар ҳангоми таътилоти зимиштона дар осоишгоҳи Ҳоча Оби Гарм, с.1987



Баҳром Фирӯз ҳангоми таътилот бо хонаводааш бо адиби шӯҳратманд Ҷалол  
Иқромӣ ва шоири озарӣ дар фароғатгоҳи шаҳри Питсунда, с.1978



Бахром Фирӯз ва шоираи хушалиқа Гулруҳсор дар анҷумани Адібони ҷавони  
Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон бо садрии маҳфил профессор Воҳид Асрорӣ



Баҳром Фирӯз бо академики АУ Тоҷикистон Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ  
ва нависанда Абдулҳамид Самадов



Баҳром Фирӯз дар ҷаласа бо ҳузури адиби маъруфи рус,  
Раиси шӯрои иттифоқи нависандагони ИҶШС Николай Семёнович Тихонов, с.1977



Бахром Фирӯз ширкаткунандаи кунгураи нависандагон  
дар пойтахти Булғористон – шаҳри София, с.1987



Баҳром Фирӯз ҳангоми суханронӣ дар конфронси адибон дар шаҳраки Мадани  
Булғористон, с.1987



Бахром Фирӯз бо ҳамтоёнаш дар гирдиҳамоии нависандагони ИҶШС  
дар шаҳри Брест, Чумхурии Беларус, с.1980



Бахром Фирӯз бо ҳамтоёнаш дар гирдиҳамоии нависандагони ИҶШС дар шаҳри  
Брест, Ҷумҳурии Беларус, с.1980



Бахром Фирӯз дар чаласай адибони ИҶШС дар Талас, с.1980



370

Баҳром Фирӯз дар гирдиҳамоии адибони ИҶШС дар Талас, с.1980



Баҳром Фирӯз бо ҳамсараш дар ичлосияи 8-и Шӯрои адабиёти бачагон ва  
наврасони ИҶШС дар шаҳри Киев, 01.10.1979



Бахром Фирӯз дар рӯзҳои даҳаи адабиёт ва санъати Ҷумҳурии Узбекистон  
бо ҳамқаламон, ш.Душанбе, 14.12.1988



373

Баҳром Фирӯз дар гирдиҳамоии адибон дар Қирғизистон, с.1980



374

Баҳром Фирӯз бо ҳамқаламону ҳамкорон дар маъмурият, шаҳри Конибодом, 09.07.1986



в. Конибодом  
9.07.1986

Ҷаҳром Фирӯз бо ҳамқаламону ҳамкорон дар маъмурӣят, шаҳри Конибодом, 09.07.1986



Бахром Фирӯз бо ҳамқасбон дар ҳоли боздид аз корхонаи дарзиён,  
ш.Конибодом, с.1986



Бахром Фирӯз бо дӯстодорону ҳаводорони китоб, с.1986




Бахром Фирӯз ҳангоми мuloқot бо донишҷӯёни факултаи филологияи тоҷики  
Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, 29.03.1982




Баҳром Фирӯз, Юсуф Акобиров, Чонон Бобокалонова ҳангоми боздид аз таҳсилкунандагони мактаби миёнаи № 53-и шаҳри Душанбе, с.1985



Баҳром Фирӯз, шоир Сайдалий Маъмур дар шаҳраки Шарораи ноҳияи Ҳисор, с.1989



Баҳром Фирӯз бо писарашиб Искандари Фирӯз ва нависанда Мирзонасириддин дар  
дехаи Шамтӯҷ, ноҳияи Айнӣ, с.1987



Бахром Фирӯз бо дӯсташ, драматург Шамсӣ Қиёмов, шаҳри Хуҷанд, с.1994

## ЗИНДАГИНОМА



### ФИРЎЗ БАҲРОМ БОБОЕВИЧ

(01.11.1939 – 25.09.1994), маъруф бо номи Баҳроми Фирӯз, дар шаҳраки тоҷикнишини Нурато, наздики шаҳри Самарқанди бостонӣ, дар хонаводаи зиёй ҷашм ба олами ҳастӣ кушодааст. Айёми қӯдакиаш дар деха – зери сояи дараҳтони осмонбӯси боғи мушаҷҷари бобояш, ки пеш аз инқилоби шуравӣ ўро чун яке аз давлатмандони маъруфи шаҳри Самарқанд мешинохтанд, сипарӣ шудааст ва замоне ки синну солаш ба даврони мактабхонӣ расид, зарурате пеш меояд, то ба рустои қӯҳистонии падар – Устук ҳичрат намояд ва он ҷо таҳсилоти ибтидой ва миёнаи худро ҳосил кунад.

Дар дехаи Устук, Баҳроми қӯчак – нависандай оянда, дар симои рустоиёну пайвандони хеш азобу уқубатҳои ҳаёти сахту факри аҳли дех, зиндагии бенавоёнаи пурмашаққати дехқонон ва бехуқуқии онон, муносибати фимобайни табақоти иҷтимоӣ ва суиистифода аз қудрату мансаб, фуқдони қонуну қавонини кишварӣ ва адами шинохти фард ба унвони инсонро дидаву ҷашида баъдан дар нигоштаҳояш ҷунин ёдовар шудааст: “...агар дар деха кони тилло набуд, дар солҳои ҷанг ва баъди ҷанг<sup>4</sup>, кули мардуми он атроф аз гуруsnагӣ талаф гаштанашон як амри воқеӣ буд. Аммо мардуми бенаво баҳору тобистону

---

<sup>4</sup>Ҷанги дуюми ҷаҳон ([1 сентябр 1939](#) - [2 сентябр 1945](#))

тирамоҳ ҳуқуки заршӯй ҳам надоштанд, ғуломони колхоз буданд. Онҳо фақат дар зимистони қаҳратун аз кори колхоз фориғ гашта заршӯй мекарданд”.

Шавқи омӯзиши илму фарҳанг ва касби машғулият Баҳромро хеле зуд – баъди ба итном расонидани мактаби ҳафтсолаи деҳа ба маркази қуҳани илму фарҳанг – шаҳри Самарқанд овард. Он замон дар яке аз маконҳои хушманзару зебои таърихии Самарқанди бостонӣ – Даҳбед, таълимгоҳе бо номи “Омӯзишгоҳи педагогии тоҷикӣ” фаъолият мекард. Дар он донишҷӯён аз шаҳри Самарқанд ва навоҳии гирду атрофи вилоят ба таҳсил фаро гирифта мешуданд. Устодону омӯзгорони ин даргоҳи мӯътабар шогирдонро тавассути имтиҳони хаттиву шафоҳӣ интихоб ва қабул мекарданд.

Якуми сентябри соли 1952 дар бинои рақами дуюми омӯзишгоҳи педагогии шаҳри Самарқанд, дар болои дари яке аз синфҳонаҳои таълимӣ, ки курси 1, гурӯҳи “А” навишта шуда буд, дар сари мизи таҳсилли радифи аввал Баҳроми хурдсол бо Раҳмат ном писаре аз ноҳияи дигари наздики Самарқанд ҳамнишин буд, ки он рӯз расман айёми таҳсили ҷадиди нависандай оянда ба шумор гирифта шуд. Ин ду навраси ҳамсабақу ҳаммизу ҳамхостаи мушобеҳ ба зудӣ ба ҳам унс гирифтанд, ки баъдан ин дустӣ ҳардуро ба як ҳучраи хобгоҳ, воқеъ дар кӯчаи Сӯзангарони Самарқанд барои ҳамиқоматӣ овард.

Дандонҳои рез-рези садафӣ зери табассуми бебоки бачагона, абрувони паҳни парқалоғӣ, мӯйҳои пурпушту парешону сиёҳ, пусти сафеди ҳануз офтобнахӯрда ва ҷашмони бодомии ҳамешаҳандони Баҳром аз кучактарин, яъне 13 сола будани шогирди омӯзишгоҳ далолат кунад ҳам, сергайративу ҷолокиву зирақиаш симои вайро аз ҷиддияту ҳадафмандиниву пойдории дар ботинаш маҳфуз ошкор менамуданд. Одобу ахлок, рафттору гуфтораш аз

мутолиаи зиёди ў дарак медоданд ва шавқи аз худ кардани мероси безаволи гузаштагон, таълифоти классикони барҷастаи адабиёти ҷаҳон ва осори шоирону нависандагони мусоир дар дилу дидаш дар ҳадде чой доштанд, ки ў шабҳои донишҷӯиашро ба ҳондани онон рӯз мекард. Қудрати зеҳниаш ўро то андозае ёварӣ менамуд, ки метавонист дар як шабонарӯз асари қалонҳаҷмро бидуни мушкилӣ мутолеа намуда, аз ин суханварон барои хеш иродату эътиқод, бардоштҳои афзун ва натиҷае ҳосил созад. Ҳамзамон тамоми нерӯ ва тавонониашро ба омӯзиши дарсхои даврагии таълимгоҳ бахшида, аз сари садоқату ихлос ҳамаро ба коми дониш ҳавола менамуд. Натиҷаи ин дилбастагӣ ба адабиёт ва фарҳангӣ милливу ҷаҳонӣ буд, ки дар кӯтоҳтарин фурсат дар омӯзишгоҳ Баҳроми шогирдро аз донишҷӯён то устодон ҳамчун фарди адабиётдӯст ва соҳибфазилат эътироф намуданд.

Дар омӯзишгоҳи омӯзгории Самарқанд тавассути дарсхои устодони ҳирфай Наимов (адабиёти тоҷик ва роҳбари курс), М.А.Хамперова (забон ва адабиёти рус), Валихӯчаев (риёзӣ), Муллоқандов (физика), Курбонов (биология), Мӯҳтарамов (ҷуғрофия) ва Солиев (забони модарӣ) ҷаҳонбинии донишҷӯён дар тӯли сол ба кулӣ тағиیر ёфт. Нақши устодони ин даргоҳ дар ташаккули

шахсиятҳои комил ва таълими ҳаматарафа, мусоидат ба таҳаввулу тағиироти фикриву зеҳни донишҷӯён муассир афтод ва метавон бо боварӣ изҳор дошт, ки маҳз дар ҳамин даргоҳ, Баҳром Фирӯз ва ҳамсабақони ў, аввалин дарси худшиносиву худ-



оғохии миңлій ва маңнавири омұхтанд, то тавассути бардошту андұхтақои хеш ба сүи асолати инсонй, маңнави қадамхои устувор гузоранд.

Бахроми навчавон давоми чахор соли таҳсил зери раҳнамоири устоди худ Мария Аванесовна Хамперова – зәни оқылу ҳалим ва ширизабону хушмуомила, забони русиро комилан аз бар кард ва ин афзалияты дониши забонии ў боис ба фарох гаштани доираи мутолеот ва дилбастагии беҳад ба адабиёти рус гардид. Дар натиҷа он орзуви ҳавасе, ки дар айёми бачагиаш нисбат ба әздидиёти адебони машхури рус ва фарханг маорифи урупой дар дил мепарварид, тавассути устодони дилсұзу сахтгирұ донишманд шарафөб гашт. Дар дарсхои омұзиши забону адабиёти рус, мутолеоти санъату фарханг ва таърихи маданият бо мұаллимон баҳсу мунозираҳо ороста аз ин роҳ доништу маълумоти хешро роچөй ба фунуни мазкур такмил менамуд. Бо ҳидоят ва дастгирии устодони адабиётшинос Баҳроми қавон ба хондани асархои адебони шұхратманди рус ва қаҳон пардохта, аз ин роҳ ба шинеңдік афкори адабии суханварони олам роҳ күшод.

Дар мұддати күтохи таҳсил бештари осори нависандагони мүосири точик, шоирони классики форс ва муҳаққиқон ва таърихниғоронро аз даврони күхан мутолеа намуда дар маҳфилхои шинеңдік осори адабий ва базму чамъомадхои байтбаракгүй пайваста ширкат варзида ҳамчун донишщүй фаъол дар аксари мусобиқаҳои илмій-ама-



лӣ пирӯз мегашт. Бешак, метавон гуфт, ки ҳамин марҳилаи мутолеотии зиндагонии Баҳроми ҷавон ба рӯи вай дунёи шоирий, нависандагӣ, эҷодкорӣ ва дар оинаи бадеӣ-ят шинохтани ҳастии оламро боз намуд.

Истеъдоди табиӣ, ҳуши ҳаллоқона, санъат ва суръати тезу равони қитобхонии Баҳромро устод Наимов зуд қашф намуда, ба дониши бадастовардаи он баҳои баланд дод. Ин маҳорати қитобхонии ў боиси дӯстии самими мустаҳкаме байни устод ва шогирд гардид. Баҳроми хайрҳоҳу саҳоватманд ба устоди азизу дӯстдоштааш, ки он замон ҷашмонаш камқуввату хира шуда буданд ва мутолеаи зиёд метавонист вазъияти ҷашмонаи дардмандро муташанниҷ гардонад, ҳамчун рамзи икруму эҳтиром қитобҳои бадеиро барояш дар манзилаш меҳонд, то устодаш аз нотавониаш азият нашавад. Шаби аввали қитобхонӣ устод Наимов қитоби С.Айнӣ “Гуломон”-ро интихоб намуд, ки ҳондани онро дар муддати кӯтоҳ ба итном расониданд. Ин “маҳфили мутолеаи қитоб” боис шуд, ки ҳар шом Баҳром бо дӯсташ Раҳматҷон дар андак фурсат қитобҳои зиёдеро (достону романҳо) яке паси дигар қироат намуда, роҷеъ ба онҳо бо ҳамдигар баҳсу мунозираҳои адабиву бадей ташкил намоянд. Баҳром, он замон, ба таъбири маъруф ба “касалӣ”-и қитобхонӣ гирифтор шуд, ки ба қавле ин “маризӣ” то охири умраш ўро раҳо накард.

Донишҷӯён дар он айём зиндагии саҳти фақирона доштанд ва аз назари молӣ-иқтисодӣ мушкилоти фарово-



не рүи онон қарор дошт. Аз деҳа, аз хонаводахояшон, дар халтахо нони хүшк меоварданد ва ғазоашон, асосан, ҳамин чойю нону қанд буд... Ҳар сол тирамоҳон ду моҳ ба пахтачинй мерафтанд ва аксаран то миёнаҳои моҳи декабр дар сармои шадид бидуни либоси гарму пойпӯши муносиб бо азобу уқубати таҳаммулнопазир пахта мечиданд. Пули ночизе, ки бар ивази музди кори донишчӯ медоданд, танҳо ба ҳӯроки нокомил мерасиду тамом...

Дар поёни соли охирини таҳсили омӯзишгоҳӣ, қабл аз имтиҳони хотимавии давлатӣ, Баҳром бо як санчиши ҷиддӣ – бо хурдагириву бюроқратияи беинсофии он замон бархӯрд кард. Рӯзҳои таътилии иди май<sup>5</sup> чор-панҷ нафар ҳамсабақон ба дехотҳои худ рафта, дар роҳпаймоии 1-Май ширкат наварзиданд. Баъди бозгашт ҳамаи шарикон ба унвони дастовез ба мудири қисми илмӣ Орифӣ чор-панҷ килой гулингу мавизу биринҷ оварданд, vale Баҳром ин корро бар худ раво надид ва ин боиси мушкилот барои худаш гашт. Рӯзи панҷуми май мудир ўро ба утоки идориаш даъват намуда ба истинтоқ шурӯъ кард, ки чаро ў дар чунин як маъракаи сиёсиву яқдилӣ ширкат накардаст. Мудир ин рафтори Баҳромро нишони нопайдории маънавӣ ва ихтилоф ба ғояҳои замон унвон намуд. Ҳа-



---

<sup>5</sup> Манзур иди 1 май, ки он замон ҳамчун рӯзи байналмилалии коргарону дехқонон таҷлил мегардид ва тибқи анъана намоиш ва раҳпаймой доир мешуд

мин гуна, пайваста дар иртибот ба ин мавзӯй вайро таҳқири туҳид мекард.

Баҳром, ки падари маорифпарвараш аз бачагӣ ӯро дар рӯҳияи росткориву ростгӯй ва ростқавлӣ тарбия намуда буд, дар рӯ ба рӯи чунин ҳучуми ноадолатона хомӯш монда натавонист ва иллати ин ҳамларо дар фароҳам наовардани дастовез аз деха шумурд. Падараши шахсияти фарҳангӣ, дар идораи минтақавии омӯзишу парвариш кор мекард ва танҳо ӯ таъминкунадаи хонаводаашон буд, чун модараши се бародару хоҳарони Баҳромро ба воя мерасонид. Музде, ки модар аз кори колхоз ба даст меовард, хеле ночиз буд ва он бо дастмуздӣ ҳамсараш ҳам барои зиндагонии оддии хонавода кофӣ набуд. Бояд гуфт, ки дар он солҳои пас аз ҷангӣ чунин серию пуриро касе барои худаш раво намедид, ба истиснои раиси колхоз ё дигар мансабдори ноҳия, ки аксаран аз ҳисоби дигарон чунин шароитро ба хештан муҳайё намуда, боз нисбати мардуми оддӣ ҷабрҳоеро раво медианд. Дар натиҷа Баҳроми ҷавони бебок ҳақиқатро ошкор намуд ва ҳар ҷӣ дар анҷаруни қалби соддай бачагонаи ҳуд дошт, бемуҳубот бурун овард, то асрори ин ҳама мунофиқиву ҳасудиву тамаъкориҳо фош шавад.

Орифӣ аз шуниданни ошкоргӯиҳои Баҳром нороҳату асабонӣ шуда пас аз ду рӯз шӯрои омӯзгоронро давъват намуда масъалаи муҳокимаи Баҳроми донишҷӯро дар назди мудири омӯзишгоҳ Юнусӣ гузошт. Дар ниҳоят ҳулоса чунин буд, ки ӯ сазовори қасби омӯзгорӣ нест ва бояд аз сафи донишҷӯён ихроҷ шавад... Ин дар ҳоле буд, ки Баҳром чаҳор сол дар таълимгоҳ бо баҳои аъло хонда, шогирди аввали омӯзишгоҳ буда аксаши дар сафи болоии таҳтай аълоҷиён қарор дошт ва фақат ҷанд рӯз то имтиҳони ниҳоии давлатӣ боқӣ монда буд... Мутаассифона он устодоне, ки дар тӯли чаҳор соли таҳсил аз дониши ӯ

мамнуну сарфароз нисбаташ суханҳои хуб мегуфтанд ва ҳатто аз ҳузураш ифтихор доштанду ҳамеша таҳсинаш мекарданд – ҳама ҳомӯш ва сарафканда буданд... Албатта, ин ҳам гуноҳи онон набуд, чун бар асоси иттиҳом бар масоили сиёсӣ дар он айём ҳар кор шуданаш имкон дошт ва ҳатто дар ҳоли пуштибонӣ метавонистанд ҷонидорон ё муаллимони тарафгирро ҳам муттаҳам ба ихтилоф дар низоми сиёсии давр кунанд. Ҳамчунин, дар он айём одат чунин буд, ки аз пешниҳоди сарвари идора сар печидан баробари тарки кори он идора буд... Ёдашон ба хайр, танҳо устодон – Ҳамперова ва Наймӣ, очизона аз Шӯро раҳму шафқат ва меҳрубонӣ барои ўталаб карданд.

Ана аз ҳамон айём дар сиришти ўнафрат ба ноҳақиву ҳаромхӯрӣ, фасоду беадолатӣ, зулму ситам, дурӯғу дағо гӯё маҳлут гашта бошанд, дар ҳар як ҳикояву қиссааш алайҳи ин гуна хabisон қалам мекашид, симои манбури онҳоро ба мардум ошкор менамуд.



Новобаста ба чунин тазодҳо ва барҳӯрдҳои маънавӣ соли 1957 Бахром Фирӯз муваффақ бар он шуд, ки омӯзишгоҳи педагогии шаҳри Самарқандро хатм карда, барои идомаи таҳсил ба шаҳри Ҳучанд роҳҳат бигирад. Ҳамон сол мавсуф ба баҳши таъриху филологияи Институти давлатии педагогии ба номи С.М.Киров-и шаҳри Ленинобод – ИДПЛ<sup>6</sup> қабул шуда, таҳсилашро идома дод.

Дар айёми таҳсил Бахроми ҷавон ҳамчун донишҷӯи

---

<sup>6</sup> Феълан Донишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи академик Б.Фафуров



Группа молодых поэтов и писателей  
студентов МГПИ 1960г.

хоҳ талҳ бошаду хоҳ ширин – даставвал аз галбери ақлу хуш гузаронда, баъдан ба забон меовард. Аз гирумон, нишастихез ва ниҳоду хулқу атвораш яқин буд, ки аз бисёр баду неки чаҳон оғаҳӣ дорад. Вақте ҳарф мезад, барои истинод бар воқеяти суханаш на факат аз Рӯдакиу Фирдавсӣ, Ҳофизу Саъдӣ, Хайёму Мавлонои Румӣ ва ё Айнию Лоҳутию Турсунзода, балки бештар аз осори файласуфон ва риёзидонҳои чаҳон қитъаву иқтибос, санад ва далел меовард. Китобҳои дар айёми таҳсил дар омӯзиши гоҳ хондааш дар зеҳнаш амиқ чой гирифта ва барои таҳсил дар донишгоҳ хеле кӯмак мекарданд.

Замони таҳсил дар донишгоҳ барои Баҳроми навҷавон бехтарин солҳои ҷавонӣ буд. Дарсу имтиҳонҳо




Ҳӯб" класс школы №Х. 1960-61 год

барояш ба осонй ба даст меомад, чун таҳкурсии сангин бо пояҳои маҳками дониш дошт ва айёми фориг аз мутолеа ва таҳсилро ба тамошои фильмномаҳои мустанади пурмаънӣ ва пурбор ва дидани маконҳои таърихии вилоят масраф мекард. Ҷавонӣ барои Бахром ҳамин гуна бо хушӣ мегузашт...

Аммо ҳаёти ширин дар пай гоҳе талхиву нокомиҳо низ дорад. Соли сеюми таҳсил – 1960, модари меҳрубонаш – Мусулмонова Ҳикматой нобаҳангом дунёро тарқ кард, ки ин як зарбаи ногаҳонии қисмат ба сарӣ ў буд. Марги модари бофарҳангаш, ки он солҳо дар Донишгоҳи Қазон узвони устодиро касб карда муаллимаи мактаби деҳот буд, барояш сангинтерин бадбахтӣ ва фочеаи хонаводагӣ гардид, ки Бахроми бисту як соларо комилан аз пой афканд ва ў дар фикри бародару хоҳарони бесаробон монда қарор гирифт. Ин фочиаи саҳти зиндагӣ ўро ба сӯи он қашонид, ки дар ниҳодаш хоҳиши ба деҳа баргаштан бо мақсади кӯмак ба пайвандонаш ва қарор доштан дар канори падарашибор бедор кард.

Бахром меҳост, барои ба камол расонидани хоҳаронаш Норбӣ, Рӯзигул ва бародарааш Сафар саҳм гузорад, vale падари орифу фозил ўро аз ин ният баргардонд ва бо қатъият хостори идомаи таҳсил ва талаби такмили дониши ў шуд. Падар кулли масъулияти тарбияи фарзандонро бар дӯши худ гирифт, то Бахром шахсияти бомаърифат ва донишвар ба камол расида, оянда баробари асои пирии падар шудан, раҳнамову ҳидоятгари барода-



ру хоҳарони хеш гардад.

Марги модар ба дили ҷавону ҳассоси Баҳром чунон ҳанҷар қашид, ки солҳо ўро мариз намуд ва танҳо саргармии таҳсил каме ўро аз даргирии фикриву маънавӣ наҷот медод. Баъдан, Баҳром Фирӯзи шоир, барои модараш шеъри пурэҳсосу пурдардро мегӯяд, ки дар он тамоми ҳиссу афкор, камбуди меҳру муҳаббати модарӣ, эҳсос ва замонҳои танҳоиашро равшан таҷассум намуда, хонандагонро аз бедавоии дарди худ огоҳ мекунад:

Нигоҳи ростгӯю ростҳоҳи ту маро ёд аст,  
Нигоҳе, ки ба умри ман нумӯи ростӣ додаст.  
Нигоҳе, ки нахустин раҳбару устоди ман буд он,  
Нигоҳе, ки ба ҷашмонам аз онҳо меҳр афтодаст.

Ҳамин тавр, Баҳроми ҷавон шеъргӯро солҳои донишҷӯй дар маҳфили “Адибони ҷавон”, ки пайваста шир-



каткунандаи фаъоли он буд, шурӯъ мекунад. Дар он айём нахустин маҳсули эҷодашро барои баррасии умум муаррифӣ карда навиштаҳояшро аввалан аз ордбези маҳфил мегузаронд ва баъдан ба назди устоди маъруфаш, нависандай барҷастаи тоҷик – Раҳим Ҷалил мебарад, то аз ўхсну қубҳи ашъори шогирдонаашро шунавад. Устод Р.Ҷалил шеъри нахустини Баҳромро бидуни ягон таҳrir, ҳатто ба таъбирае нуқтавергулашро нарасида мақбул медонад ва дере нагузашта он шеър дар саҳифаи “Ленинободи адабӣ”-и рӯзномаи вилоятии “Ҳақиқати Ленинобод” ба табъ мерасад.

Соли 1962 баъди хатми до-нишкада устодон қобилияту истеъ-доди ўро ба эъти-бор гирифта ҳамагон тавсия ме-кунанд, ки Баҳ-ром Фирӯз дар кафедраи адабиё-ти донишкада ба кор оғоз намояд.

Ин боварӣ ва эътимоди устодон нисбати муаллими ҷавон буд, ки ў камари хидмат бештар ба таҳқики амиқи адабиёт ва адабиётшиносӣ ва ба тадриси шавқовару ҷазбонки забони тоҷикӣ мебандад. Илму маърифати на-зарии хешро дар таҷрибаи омӯзгорӣ ва эҷодиаш сама-ранок истифода мебарад ва дар муддати кӯтоҳи фаъоли-ят дар кафедраи адабиёт ба қало-ми бадеъ бештар дил баста, бо ар-бобони илму санъату фарҳанг ва адабону на-висандагони бар-камоли ҳавзаи адабии Ҳуҷанди бостонӣ ба вижа Раҳим Ҷалил, қасбомӯзӣ менамояд. Аз ин устоди саҳтигу меҳрубон дарсхои зеҳниву сайри маънавӣ омӯхта, роҳи эҷодии хешро бо ча-роғи ҳидояти устод мунаввар месозад.





Бо ҳамин мавчи сарнавишт, бидуни ягон тадбири ташкил, Баҳромро ба як самт мебурд, ки дар он боди адабиёту фарҳанг бо қудрати шадид мевазид ва шоири ҷавонро ба гирдоби худ мекашид.

Худи Баҳром Фирӯз он бодро чунин тафсир намуда буд: “Дар ҷавонӣ ҳар яке андаке шоир аст. Агар феълан шеър нагӯяд ҳам, эҳтирос ва шавқу завқи ҷӯшоне дорад. Ин эҳсоси сӯзон мубтадои ҳар як эҷодкорию бунёдкорӣ аст. Ман ҳам дар ҷавонӣ як ҷуволи пур-пур аз орзу будам. Он солҳо қариб нисфи донишҷӯёни факултети филологияи дорулғунуни шаҳри Ҳуҷанд адібони ҳаваскор ба



шумор мерафтанд. Вале дар дили ман нисбат ба шеъру шоирӣ орзухои дигар устувортар буданд. Ин қисса дароз аст ягон бори дигар, чун мавридаш ояд мегӯям. Ҳуллас, ман ба қасби шеър машғул шудам. Сараввал устод Раҳим Ҷалил ва сониян устоди шодравон Боқӣ Раҳимзода ва инчунин дигар шоирони он давр дасти маро гирифта дар ин ҷода басо дилпuriам бахшиданд”.

Аз соли 1962 то 1964 ў дар донишкадаи шаҳри Ленинобод дар баҳши филологияи тоҷик дарси адабиёт ме-гуфт. Барабари тадрис шавқи шеър гуфтан ва ҳисси сурудан ҳаргиз ўро тарк намекард ва натиҷаи парвариши ҳамин эҳсос ва отифаи олии эҷод буд, ки маҳсули қалами Баҳроми ҷавон дар моҳномаву рӯзномаҳо интишор мешуданд.



Шоири тозагомгузор ишқу муҳаббати соғу бегубореро дар дил мепарварид ва ҳамин гуна пайваста ишқро тараннум мекард. Мехру муҳаббат ба оила, зиндағӣ ва ҳалқу ватан барояш парвозҳои баланди эҷодӣ ато менамуданд.

Баҳром Фирӯз солҳои устоди донишгоҳ буданаш ба яке аз духтарони зеботарини шаҳри Ҳуҷанд ошики шайдо шуд. Нозанине, ки қалб ва ҳушу таҳаммулашро рабуда буд, донишҷӯи ҳамон донишкада, шогирди бевоситаи худи ў буд. Падару модар ва





хешовандони духтар ба аҳду паймон ва висоли ин ду ҷавон монеъ шуданд ва ҳатто ба кӯча баромадани донишҷӯро манъ карда буданд.

Баҳроми ошуфтадил як муддат мисли Мачнун му-

шаввашу хотирпарешон гашт, vale дар яке аз рӯзҳои баҳор мошини боркашро киро намуда, ба он ҳамаи гулҳои тару тоза будаи шаҳрро ҳаридорӣ карда, ба манзили маҳбубааш равон шуд. Аз шурӯи тангкӯчаи хиёбони аслӣ то останаи дари ҳавлӣ як бордон мошин гулро ҳамчун пояндоз андоҳт ва замоне, ки нависандай маҳбуб Раҳим Ҷалил, шахси баруманди шаҳри Ҳучанд, бо як гурӯҳ устодон, зиёиён, фарҳангииён ва хешу пайвандони Баҳром ба хостгории дилбарааш омаданд, падару модар ҳеч чорае ғайр аз ризоят ба арӯсиро надоштанд.

Дар натиҷаи ба қисмат таслим шудани волидайни арӯс, 4-уми январи соли 1964 ин ду ҷавони дӯстдор ба висоли ҳамдигар расиданд, ки баъдан Баҳром Фирӯз инро ба шакли қиссаи ҷаззоб дар повести “Рухсора” ба шоистагӣ таҷассум намудааст.

Худи адид бобати повести “Рухсора”, ки ҳанӯз ҳам маҳбубияти хосае хонандагонро дорост, чунин гуфта буд: “Баъзе адидон мегӯянд, ки саргузашти худро ҳаргиз навишта наметавонанд, воқеъаи ба он монандро менависанд. Баъзе баръакс, саргузашти худро ҳамеша бо иштиёқ менависанд ва аз фошофош баён кардани он намехаросанд. Ман бештар ба гурӯҳи дуюм тааллуқмандам.

Аммо танҳо саргузашти як нафар инсон, бе обу ранги таҳайюл ҳаргиз асари бадеъ наҳоҳад шуд.

Дар тӯли бештар аз бист соле, ки ба наср машғулам, достону ҳикояҳо навиштам,

ва ҳамин чизро ҳис кардам, ҳар воқеъае, ҳар сюжете агар андаке ба саргузашти ман монанд бошад ё аз саргузашти худам бошад, дар он қалами ман бисёр озодтар аст. Яъне сухани навиштаи ман гиротар аст, самимитар мебарояд ва дар нихоят, дар ин нигошта муваффақият меёбам. Қиссаи “Рӯҳсора” ҳам муҳаббати ҷавонии ман буд. Инро бисёр ҳамсолони ман медонанд ва шояд аз ҳамин сабаб бошад, ки ба ҷавонон писанд омад ва имрӯз ҳам ба шавқ мутолия мекунанд”.

Дар заминаи амалий шудани орзуҳои руъёбори хеш Бахроми болупар бадастоварда, гоми баъдиро барои тасхиири кори дӯстдоштааш – адабиёт гузошт ва тасмим гирифт, ки ба шаҳри Душанбе кӯч бандад, чун имконоти омӯзиш ва таҳсил дар пойтаҳти кишвар густардатар ва доманаи анҷоми корҳои бузург фароҳтар буд. Ҳамин ғуна, қисмат 27 феврали соли 1964



ӯро аз шаҳри Ҳучанди бостонӣ ба Душанбе барои идомаи фаъолиятҳои навин овард.

Баробари ба Душанбе омадан, дар Иттифоқи оҳанг-



виштани шеърҳо, мақолаву очеркҳоро идома дода дар нашри онон пайваста иқдом менамуд. Такризҳояш ба китобҳо, тарҷумаҳояш аз намунаҳои адабиёти ҷаҳон пайваста дар матбуоти тоҷик ба чоп мерасиданд. Ба қавли маъруф, аз ҳеч як “кори сиёҳ”-и адабиёт сар намепечид. Бо киностудияи “Тоҷикфильм” низ ҳамкориҳо намуда




созони Тоҷикистон, ба ҳайси шоир-мушовир дар интиҳоби матни суруду операю кантата-ҳо ба оҳангсозон, ба кор шурӯъ кард. Ҳамзамон, ба кори адабиёту рӯзноманигорӣ низ ҷиддан машғул шуда нарро идома дода дар. Тақризҳояш ба қадабиёти ҷаҳон пай-ерасиданд. Ба қавли биёти сар намепечид. Ҳамкориҳо намуда матни комили филмҳои бадеиро аз русӣ ба тоҷикӣ тарҷума мекард.

Баъди интишори ашъораш дар матбуоти чумхурияйӣ, Баҳром Фирӯз дар доираҳои гуногуни адабии пойтаҳт мурарифӣ шуд. Ашъ-

ори ошиқонаи ӯро ҷавонони тоҷик хеле ҳуб истиқбол гирифтанд ва мавриди эҳтироми хоса қарор доданд,

мисле ки ташнаи чунин шеъру рубоиҳое, ки мамлӯ аз ча-  
комаҳои ишқу ошиқӣ, аҳду паймон, висолу фироқ, ки та-  
пиши қалби онҳоро шунидаву мегуфта бошад дар дафта-  
ри дил навишта хифз мекардану месуруданд.

Маҷмӯаи аввалини шеърҳояш “Розҳои маҳтобшаб”,  
ки он замон, соли  
1967 ба табъ расид,  
дар қӯтоҳтарин фур-  
сат мақбули ҳаводо-  
рони шеър афтода аз  
даст ба даст мегу-  
зашт. Ҳатто шеъри  
“Соя”-аш, дар яке аз  
маҷаллаҳои бонуфу-  
зи Эрон (с.1965) мун-  
ташир шуд, ки ин он  
солҳо воқеаи ғайривоқӣ буд.



...На варо боҳт, на як бурде ҳаст,  
На варо ғуссаву на дарде ҳаст.  
Соя чун ҳайкали холист равон,  
Не дар он гармию не сардӣ ҳаст.  
Дӯстам, соя машав!

Муддате чанд пас аз сокини пойтаҳт шудан, шоири  
ҷавон муҳарририй ва сардабирии бахши адабӣ ва намо-  
ишкории Кумитаи давлатии ҶШС Тоҷикистон оид ба  
телевизион ва радиошуナвониро бар ўҳда дошт. Бо ин  
ҳама фаъолияти пурсамари корӣ аз домани шеър ва су-  
рудани ашъори ноб раҳӣ наёфта ва ҳамоно шеърҳои  
тоза ба тозае мегуфт. Соли 1969 кори телевизионро ба  
рӯзноманигорӣ иваз намуда раёсати яке аз бахшҳои рӯз-  
номаи “Комсомоли Тоҷикистон” (феълан “Ҷавонони То-  
ҷикистон”), вазифаи мудири шӯъбаи ташвиқот ва тар-

гиботро ба ўхда гирифт. Вале ҳамкориро бо бахши адабӣ ва ҳунарии садо ва симои Тоҷикистонро низ дар канор нагузошт ва пайваста тавассути таҳияи барномаҳои адабӣ бо қироати шеър ё порчаҳои мансур ширкат мекард ва муаллифи фаъоли он идора маҳсуб мешуд.

Замоне, ки Баҳром Фирӯз чун шоир-мушовири Иттифоқи оҳангозони Тоҷикистон фаъолият мекард, шумораи зиёди ашъораш дар саҳифаҳои матбуоти ҷумҳурӣ – “Комсомоли Тоҷикистон”, “Тоҷикистони советӣ”, “Газетаи муаллимон” ба сурати сурудаҳои тоза ба нашр мепрасиданд ва саҳифаҳои ин нашрияҳоро рангин мегардониданд. Шояд бо сабаби огоҳии зарурӣ аз ин нигоштаҳо буд, ки устод Мирзо Турсунзода – раиси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон бо тавсияи шахсии худ, Баҳром Фирӯзро барои кор ҳамчун мудири шӯъбаи танқиди адабии маҷаллаи “Садои Шарқ” – нашрияи Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон даъват карданд ва баъдан соли 1969 ў дар ин нашрияи комилан адабӣ шурӯй ба




фаъолият намуд. Муҳити хуби эҷодӣ, наздикӣ ба ҳалқаҳои бузурги адабӣ, пайванди маҳкам бо аҳли сухан ўро бештар ба кори эҷодӣ ташвиқ мекард ва Баҳром Фирӯз ҳама кӯшишу сайъи худро барои таълифи осори боз ҳам аз назари мазмун ва мӯҳтаво ғанитар ва таъсиргузортар равон менамуд. Бо вучуди он ки ҳамчун шоир ба узвияти Иттифоқи Нависандагони ИҶШС дар соли 1971 қабул шуд ва шеърҳояшро

дӯстдорони назм аз бар меҳонданду дар он айём чун шо-ири ашъори гиной маъруфият қасб кард, дар идомаи фаъолиятҳои эҷодии хеш таълифи насри бадеӣ, аз ҷумла ҳикояҳоро низ ҷиддан пайгирий намуд.

Ҳамин тавр, дар ҷараёни оғози кор дар мачалла, Бахром Фирӯзи шоир, ба наср рӯ овард ва аввалин ҳикояи худро бо номи “Бобо” (1971) дар моҳномаи “Садои Шарқ” ба табъ расонд. Ҳарчанд ин навиштаи нахустини мансури адиб дар назари аввал санчиши қалам ва ҳаваси адабӣ менамуд, аммо бъайдар таҷрибаҳои ҳунарии ўбоис шуданд, ки дар ин ҷода тавғиқ ба даст оварад. Ҷанде пас аз ҷопи нахустин ҳикояаш, “Бобо” ба забони русӣ дар мачаллаи “Памир” низ интишор шуд. Бо гузашти замоне ҷанд тарҷумаҳои ҷаҳонӣ, олмонӣ ва ҷопонии ин ҳикоя низ ба нашр расиданд ва гӯё ин навиштаи насрини адиб қарib ҳисфи ҷаҳони адабиро сайр кард...

Маҳбубияти нахустин ҳикоя ва тавғиқ дар таҷрибаи ниғориши аввалини осори мансурӣ сабаб шуд, ки насри шоири ҷавон таваҷҷӯҳи адибони маъруфу мунаққидони нуқтасанҷ, аз қабили Мирзо Турсунзода, Мирсаид Миршакар, Фазлиддин Муҳаммадиев, Абдумалик Баҳорӣ, Муҳаммадҷон Шакуриро ба ҳуд қашад. Дар натичаи ҷунин истиқбол мухакқикон ва мунаққидон барояш маслиҳат доданд, ки “Бахром, шеърат ҳуб аст, аммо насрат ҳубтар омад, домани ин шуғло сидқан саҳт бигир”. Ҳуди нависанда ин таваҷҷӯҳ ва ҳи-



дояти бузургонро чунин ба хотир меовард: “Овони ҷавониам, қабл аз шеъргӯҳо, ман як-ду ҳикоя навишта будам. Мисле ки норасогии таҷрибаи зиндагӣ дар ҷавонӣ кори худро кард. Ҳикояи нахустини маро як муаллими ҷавони адабиёт ҳонду баъдан гуфт: “Шумо ҳанӯз аз қоидоҳои наср бехабар барин. Образи манфиро кӣ ин хел портрет додааст?” Сипас вай ҷумлаи маро ҳонд: “Ҷавони ҳушандом, лабонаш доиман ба табассум моил, дар ҳузури бузургсолон ҳамеша дасташ ба сина – боодоб...” Ин тавр намешавад, – ҳукм кард муаллим”. Ман оҳиста эътиroz кардам: “Агар риёкориаш дар авзояш аён бошад, вай мардумро фирефта наметавонист...” Вале дар даъвои ҳуд устувор набудам. Баъдан донистам, ки ингуна усул дар адабиёт маълум будаст ва онро “вобастагии акс” ме-гуфтаанд. Вале дар он айём, пас аз танқид, бо ситеза дастгоҳи нависандагиро бастам. Пас аз он ки ду китоби шеърам интишор шуд, шавқи ҳикояву достоннависӣ боз маро бекарор кард. Ин дафъа устодони мӯътабари ман,

Фазлиддин Муҳаммадиев ва Муҳаммадҷон Шукуров бо сабру таҳаммули зиёд нуқсонҳои маро ислоҳ мекарданд, ба ман дарси нависандагӣ медоданд. Нихоят, рӯзе Фазлиддин Муҳаммадиев баъди ҳондани дастнависи ҳикояи ман ба идораи мачаллаи “Садои Шарқ” омада, маро табрик карданд ва гуфтанд, ки бо ин ҳикоя ман расман ба сафи нависандагон даромадам. Ин воқеа соли 1971 буд ва



он ҳикоя “Бобо” ном дошт”.

Бахром Фирӯз аз суханони маслиҳатандеш ва мушовираи муфиди устод Фазлиддин Муҳаммадиев рӯҳи тоза бардошта бо ҷиддият ба насрнависӣ камар баст. Сабаби аз назм ба наср рӯ оварданро нависанда дар пешгуфтори яке аз китобҳояш чунин тафсир карда буд: “Чӣ шуд, ки ман ҳамчун шоир ба арсаи адабиёт қадам ниҳодаму ба ин тариқа зуд дастгоҳи шеърро бастам ва гӯё аз шоирий истеъло намудам ва рӯи ихлосу иродат ба ҷониби наср овардам? Ин матлабро бисёр китобхонон ва ҳаводорони адабиёт аз ман савол меқунанд, баъзан суханони устод Айниро аз ваҷҳи тангии чорҷӯбай назм ба ман хотирнишон меқунанд. Аз ин хусус хеле андешидам ва ҳақиқати кори ман ин аст, ки мавзӯъ, матлаб ва мадорики шеър дигар аст ва пояи наср бар мадорики дигаре асос барниҳодааст. Шеър – эҳсос аст, ҳақиқат аст. Шеър ҳикмат аст, сӯз аст, оҳанг аст, панди рӯзгор аст, хулосаест аз зиндагӣ, vale он ба ҳеч ваҷҳ тасвири комил ва возехи зиндагӣ нест ва инчунин тасвирро аз шеър ҷашм доштан наставон. Аммо наср зиндагист, ба зиндагӣ наздиктар аст. Агар ҳоҳед, ки симои одамони даврони моро тасвир кунеду ба авлодони оянда расонед, бояд ки наср нависед. Масалан, ҳазор сол пеш дар замони Сомониён насли реалистии имрӯза агар менавиштанд, мо имрӯз ҳаёту зиндагии тоҷикони асли даҳи мелодиро аз рӯйи онҳо равшан тасаввур карда метавонистем. Тасвири зиндагӣ дар наср комилтар аст, бинобар ин, ман хостам, ки ҳаёту зиндагии



давронамонро аниқтар тасвир кунам...”

Бахроми Фирӯз хати асили ниёгонро хуб медонисту



ба он менавишт, чун аз айёми бачагиаш бобову падари до-нишпарвару фар-ҳангиаш барояш он-ро омӯзонда дар ҳо-физаи кӯчаки вай амиқ чой намуда буданд. Мехри хонда-ни китобҳои кӯҳан боис гардиданд, ки вай бо илҳоми сар-

шор аз каломи бузургон орифона сухан мегуфту олимона менавишт. Дарсҳои омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри Самарқанд, Донишкадаи омӯзгории шаҳри Ленинобод, тад-риси дарси адабиёт дониш ва таҷрибаи ўро афзун гар-донида дар амри таълифи осори мондагор ва асарҳои пурарзиш ўро пуштибонӣ мекарданд.

Аз ин лиҳоз гузариш аз назм ба наср ба ў бо як ҷа-хиши сабук анҷом шуд, ки инро шоир Гулназар низ дар яке аз хотираҳояш чунин овардааст:

“...Дар як рӯзи боронии баҳор аз собиқ бинои Ит-тифоқи нависандагон<sup>7</sup> баромада, ба кучое рафтаний будем, ки аз пеш устод Мирсаид Миршакар омаданд. Баъди саломуалейк ба Бахром гуфтанд:

– Аз “Садои Шарқ” ҳикояатро хондам. Гирумонат нағз. Агар ҷиддитар машғул шавӣ, комёб ҳоҳӣ шуд. Ба Турсунзода ҳам гуфтам”.


---

<sup>7</sup> Ҳоло дар он соҳтмон хадамоти раводид ва шиносномадиҳии Вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурий ҷойгир аст

Суханони устод Мирсаид Миршакар пайгамбарона будаанд. Баҳром ҷиддӣ ба наср дил баст ва ҳикояҳои дилнишин, қиссаҳои “Рухсора”, “Тору пуд”, “Ту танҳо не”, “Ситораи думдор”, “Тарма”, “Агар вай мард ме-буд...”, “Faflatzadagon” ва ғайраҳоро эҳдос намуд.

Аз соли 1978 то авоили соли 1980 Баҳром Фирӯз дар ҳайси мудири шӯъбаи адабиёти бачагону наврасони нашриёти “Маориф” анҷоми вазифа кардааст, ки дар он ҷо бо шоирону нависандагони чирадаст – Гулчехра Су-лаймонова, Бобо Ҳочӣ, Ӯқтами Ҳолиқназар ҳамкории мустаҳкам дошт. Дар ҳамон солҳо “Шоҳномаи Фирдавсӣ”-и устод Сотим Улугзода, маҷмӯаи “Галаситора”, панҷ ҷилдаи “Тазкираи адабиёти бачагон” рӯйи чопро диданд, ки таҳияи китоби дуюми панҷилдаро Баҳроми Фирӯз ба ӯҳда гирифта буд, ки бо нуқтасанҷиву саҳтирии беҳтарин муаллифон ва тарҷумонон таҳия шуда буд. Вай аз он муҳаррирони дақиқу серталаб шинохта шуда буд, ки таҳрири асари муаллифро аз аввал то ба охир бо таваҷҷӯҳи амику хоса – нуқта ба нуқта меҳонд, сарсарӣ ва беназмиро дар кори таҳриру нашр раво намедид, ба истилоҳи матбуотӣ “халтура”-ро аслан қабул надошту вичдонаш ҳам иҷоза намедод. Ҷавоби рад ё “не”-ро намедонист. Ҳамагуна асари адабиро новобаста ба заъфу камбуди он, ҷӣ наср ё назм, бо диққати тамом меҳонд, фикрхояшро батафсил дар ҳошияни саҳифаҳои он навишта, муаллифро мутамоил мекард, ки маҳсули эҷодашро таҷдиди назар кунад, то пухтаву комил интишор шуда, хонанда аз он баҳра бардорад.

Шӯъбаи адабиёти бачагон дар натиҷаи навҷӯйиву навовариҳои муҳаррирони пухтакор корҳои шоистаро ба анҷом расонид, ки дар он саҳми назарраси қаламкаш Баҳром Фирӯзи заҳматкаш ба таври зарурӣ ҳамеша равшану ҳувайдо буд.



Дар нимаи дуввуми соли 1980 мудири шӯъбаи адабиёти бадеии рӯзномаи “Маданияти Тоҷикистон” -ро ба ӯҳда гирифт, вале соли 1981 дубора ба нашриёти “Маориф” баргашт. Бахром Фирӯз дарк намуд, ки фаъолияти рӯзноманигорӣ бештари фурсати барои таълифоти асарҳои бадеӣ чудонамудаашро талаф медиҳад ва тибқи тақозои вазифа бар ивази эҷоду оғаридани асари ҷадид сафарҳои маъмурияти баҳри навишти мақолаву нигоришоти гайрибадеӣ банд менамояд.

Бахром Фирӯз пас аз таъсиси нашриёти “Адиб”, ба ин фарҳангхонаи тозабунёд ба ҳайси мудири шӯъбаи адабиёти муосир ба кор интиқол ёфт. Солҳое, ки ӯ мудириро бар дӯш дошт, дар паҳлӯи худ муҳаррирони ҳирфаиро фароҳам овард, ки дастаҷамъона барои боло бурдан ва беҳтар намудани мӯҳтаво ва сифати кутуб талошҳои шоистае аз худ нишон доданд. Бар хилофи он ки Бахром Фирӯз дар кори интишорот нисбат ба худ ва дигарон серталаб буд, кормандон боз ҳам бо иштиёқ фаъолият мекарданд, чун ростгӯй, адолатталошӣ ва ҳақиқатшиносӣ, ҳақпаратӣ, поквичдонӣ пешаи ӯ дар зиндагӣ буд, ки онро низ дар муҳити корӣ пиёда карда буд. Мирзо Шукӯрзода – адиб ва мунаққид, ҳамкориро чунин ёдовар мешавад: “Рӯзҳои аввал бим аз он доштам, ки ӯ ҳам мисли аксар мудирони корфармо ба хислатҳои хурдагириву бюрократӣ ба асаби мо, ҳодимон, бозӣ ҳоҳад кард. Ҳуш-

бахтона, ин гумони ман комилан ботил баромад: Бахром-ако дар кори эҷодӣ ва таҳрири китоб моро комилан озод гузошт. Ба масоили чун ба кор дер омадан ё зуд рафтан ва дигар корҳои хурду реза аслан таваҷҷӯҳ надошт ва одамияту одоби мудир моро ба ҳисси масъулиятшиносӣ ва эҳтиром ба эшон вомедошт”.

Бахром Фирӯз ба вакъту замон ҳамеша эҳтиром ме-гузошт ва саъӣ ме-кард, то аз соату дақоиқ то ҳадди имкон бештар ман-фиат бибарад, онро барабас масраф накунад. Баръакс, пайваста фурсатро ба маврид, пурбо-ру пурсамар истифода намояд. Аз ин сабаб ӯ ҳамеша дар пайи анҷоми кор, эҷод ё мутолиаи асаре мегузаронд. Шояд бо ин саргармиҳо меҳост нобаробариҳову ноадолатиҳои рӯзгорро нодида ва бехабар гирад, ба ҳамаи он иҷборан ҷашм бипӯшад, чун дар танҳои ҳеч аксуламале наметавонист нишон дод, vale бо дидани андаке рафтори нобаҷо ва қаллобиву ғиромӣ дилмонда мешуду аз пастфитратону ҳаромкорон нафраташ афзун мегашт ва чун ботинан шаҳси ҳассосу нозуқдил буд, аз табиату тинати одам ба биму ҳарос меафтоду меҳост бо истифодай қудрати қалам вокуниш нишон дихад. Натиҷаи ҳамин ҳушбиниҳои ӯст, ки ҳоло ҳикояву дostonҳои безавол монда.

Дунёи ҳар як оғаринанда олами сехри сухани ӯст, ки на ҳамаву на ҳамеша ба дарқу фаҳмиши он қодир ҳастанд. Бахром Фирӯз ҳам ҳамеша бо ёди айёми ҳуши





кӯдакиу хаёлҳои рангини бачагӣ мезисту меофарид. Аз кӯҳсорону оби равони он худро ҷудо тасаввур карда наметавонист. Ҳамин хаёлҳои ширину рангини даврони кӯдакӣ буд, ки ҳар субҳ ба канори дарё мерафт, варзиш мекард ва аз табиат қуввату қудрат мегирифт, мисле ки ўро сабзаву об нерӯ мебахшиданд. Ҳар гоҳе ки фурсату имконият даст медод, беҳеч тааммулу андеша роҳи

дараи Варзоб ё маҳаллаи Теппаи Самарқандро пеш мегирифт. Барояш тафовуте надошт, ки айёми гармои тобистон аст ё мавсими ҳукмронии сармои зимистон. Муҳим он буд, ки лаҳзае ба оби равону шаҳу санги кӯҳсорон рози дил гӯяд, сафҳаи хотираҳои гуворояшро варрактардон кунад ва аз обу ҳавои ҷангали боғу роғ лаззат барад. Дар талу теппаҳои водии Ҳисор сайругашт кунад, майдонҳои киштро аз қаду баравш гузарад, аз рас

таниву буттаҳо хоту аҳвол пурсад, қад-қади дарёи Варзобу Кофарниҳон назар афкана-да аз оби равон чизеро пурсон шуда ҷавобе ҷӯяд.


Баҳром Фирӯз мафтуни зебоиҳо ва сиру рози таби-



ат буда зиндагиро бидуни ишқ ба он тасаввурнопазир мешуморид. Сайру саёҳати ў бе хеч барномаи маҳсус ан-ҷом мегирифту муддати он номушаххас буд.

Адиби роздони асрори табиат аз ҷилои сабзаву гул ва таровиши обшорону ҷаш-масорон маъниҳо дарёфт ме-кард ва ин рангорангҳои чаману боғу адирҳоро дар эҷодиёти хеш ба устодии та-мом тасвир мекард. Ҷолиб он аст, ки адиби олиназар дар оғӯши табиат рӯзҳои фориг аз кор машгули пар-вариши занбӯри асал низ буд. Дар ҳамоҳангии табиат будан барояш хеле муҳим ва шуғли парвариши занбӯри асал як баҳонае буд, ки бештар бо ин васила меҳост пай-васта дар ихотаи табиат бошад.

Ў он гуна ба занбӯрпарварӣ рағбат пайдо кард, ки мисли асалпарвари пуртакрибаи хирфай бо шавқу завки бепоён дар бораи занбӯрҳо ҳикоя ме-карду менавишт, ки кас гоҳо шоир ё нависанд будани ўро зери шубҳа ме-гузоштанд. Навбахорон, аёми дамидани сабзаҳову шукӯфтани гулҳои рангоранг бо кан-



дуҳои занбӯри асалаш роҳи дараи сергулеро пеш мегирифт ва ба ҷамъоварии ҳосили занбӯрҳо зеҳн мемонд. “Аз гул ба гуле, аз бутта ба буттае нишастану шира гирифтан чӣ қадар заҳмат, таҳаммул ва ҳаракатро талаб мекунад. Аҷаб қайфияте, ҳикмате, панде дорад тамошои ин манзараҳо. Одамиро лозим аст, ки аз ҳар ҷонвараке ибрат гирад...” Аз муомилаву муносибати эҳтиёткорона ва нозӯк ба занбӯри асал ҷунин қисса мекард, ки ҳар нағарро шавқи асалпарварӣ боло мегирифт (ҳикояи “Бӯйгир”). Донишҳо ва нозукиҳои ин пешаро аз асалпарварони асил ва маҷаллаҳои таҳассусии асалпарварии шӯравӣ омӯҳт, то битавонад барои дӯстон ва хонаводааш асанли тозаи қӯҳие фароҳам биоварад.

Ҳамсари меҳрубонаш дар ҳамаи шавқи шавҳарааш ўро дастгиру кӯмакаш мекард, пайваста дар канораш буд, чӣ дар асалпарварӣ бошад ва ё чӣ қӯҳнавардиву фаъолиятҳои дигар ё шуғлҳои дӯстдоштае монанди дурдгарӣ, боғдорӣ ё ошпазӣ ва амсоли ин. Мавсуф дар ҳамаи зинаҳои камолоти зиндагӣ бо шавҳарааш ҳамдаму ҳамқадам буд ва дар симои ҳамсар Бахром Фирӯз ҳам на танҳо модари фарзандонашро медид, балки як ёри азизу ғамхор ва рафиқи мушфиқу самимиро мешиноҳт, ки дар ҳамаи фурсатҳои хуб ва мушкили зиндагиаш дар канораш қарори бекарор буд. Қадри ҳар лаҳзаи бо ҳам буданро хуб медонист ва барои азизаш шеъру таронаҳои саршор аз ишқу муҳабbat



мегуфт. Намунае аз ин ашъори ошиқонаву самимонаи Баҳром Фирӯз сурудааст, ки ин гуна сатрҳо дар он ҷой дорад:

Ман ин бода нӯшам барои гуле,  
Ки ў дар муҳаббат фидокор монд.  
Ҳамеша ба рӯям нахандид ў,  
Валекин ба меҳраш вафодор монд.

Ҳамсари вафодори Баҳром Фирӯз – Саида Бобоева – қасби пуршарафи омӯзгориро пешай худ карда устоди шоёни пуртакриба ва шинохташудаи кишвар буда дар яке аз мактабҳои маъруфи пойтахт дарс мегӯяд. Дар тӯли зиндагӣ ва фаъолияти адабиву кории Баҳром Фирӯз, ҳамсари шафиқаш пуштибони нависанда буд, мисли муншии хусусӣ аввалин шуда дастхатҳои шавҳарашро тавассути мошинҳои чопкунӣ ҳуруфчинӣ мекард ва нахустин шуда фикру мулоҳизаҳояшро ҳамчун мунаққид мегуфту чун мушовир маслиҳат медод. Танқиди адабие, ки ҳамсарааш пас аз чопи аввалияи асар ба Баҳром Фирӯз ироа менамуд, барои нависанда арзишманд буд ва пас аз баҳсу мунозираҳо он ихтилолот бартараф мегардид. Баъд аз таҳrirҳои мукарари хеш, ки сарчашма дар таҳлилҳои ҳамсар доштанд, нависанда қиссаҳоро дар рӯзномае ба чоп мерасонид, ё ба сурати китобе медаровард.





Ин чуфти меҳруборон тамоми солҳои зиндагонии боҳам дўстдори ҳамдигар буданд, бидуни яқдигар чое намерафтанд, истироҳат намекарданд. Он замон равобиити адабиву фарҳангии нависандагони шӯравӣ ва ҳавзai кишварҳои сотсиалистӣ хеле қавӣ буд ва Баҳром Фирӯз ҳам чун маъмурияти корӣ хеле зиёд дошт, сайъ мекард дар ин мусофиратҳо бо ҳамроҳии Саидабону бошад. Ҳангоми мураҳҳасӣ низ, ҳатман боҳам, ба хориҷ аз кишвар, ба мамлакатҳои чун Олмон, Югославия, Булғористон ва амсоли ин ё истироҳатгоҳҳои маъруфи замони шуравӣ чун Сочи, Питсунда, Юрмала, Коморова ва ғ. мерафтанд, ки ин албатта боиси сар задани ҳар гуна суханони ҳасудонаи афроди муҳталиф мегашт.

Хонадоне, ки появу очураш аз ишқу муҳаббат, ҳамдиливу ҳамфирӯзӣ ва иззату дўстдорӣ бунёд шудааст, бешубҳа фарзандони солиму шоистай эҳтиром ва соҳибкасбу соҳибназареро ба воя мерасонад. Искандар, Парвона, Марворид ва



Ифтихор нишонае аз Бахроми Фирӯз ҳастанд, ки ҳар кадоме аз қиблағоҳи бузургворашон дарси одамгарӣ, ростқавливу ростгуй, некбиниву дурустандешӣ, адолату савият ва меҳру вафо омӯхтанд ва имрӯз аксаран роҳи падар – садоқат ба суханро ҳар яке бо шевай худ идома медиҳанд.

Фарзандони ин хонаводай фарҳангӣ дар доираи адабӣ бузург шуданд ва аз рафтуту омади ҳамешагии дӯston, шогирдон ва ҳаводорони шеъру адаб файзҳо бардоштаанд, чун дарҳои хонаи Бахроми Фирӯз ҳамарӯза барои ёрон боз буд. Нишастиҳои то поси шабӣ, ки бо сӯҳбату баҳсу мубоҳисаҳои муфиди ҷории адабӣ, сиёсӣ, фалсафӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва масоили марбут ба замону макон бо хондани шеъру тафсири достонҳои тозаэҷод ва муаррифии асари адабӣ дар сари дастарҳон – бо оши “палав”-и дастпухти нависанд ва қадаҳи шароби қирмизи дастсоҳти ўидома мейфтанд, ба фарзандони ўбетаъсир намонд ва онҳо сайъ мекарданд ба ҳарфҳои соҳибақлу соҳибсуханон гӯш дода аз ин ҳамишинии муфид барои худашон бардоштҳое намуда дар маърифати ҳар яке аз ин суханони санҷида иқдом намоянд. Маҳз, ҳамин ҳамдамии равшандилон сабаб гардид, ки фарзандони таҳсилкардаву тарбиядидаи нависанд ба адабиёту забоншиносӣ бетавофт нашуданд ва дар баҳшҳои гуногуни фарҳангиву иҷтимоии кишвар фаъолият карда, номбардори падари рушанфикашон гардидаанд.

Бахром Фирӯз бо вучуде, ки худ зодаи навоҳии Са-



марқанди бостонӣ (ҳоло ин шаҳри тоҷикнишин дар қаламрави кишвари Ӯзбекистон аст) буд, ҳудро сирфан тоҷик медонист ва аз ин лиҳоз барои зиндагӣ ва кору эҷод Душанбе – пойтахти тоҷиконро интихоб намуд. Ҳамеша аз маҳалгароиву маҳалбозӣ дурӯй ҷуста, аз нафароне, ки аз камидрокиву беистеъдодӣ, аз заифиву нотавонбинӣ фақат ба манфиати маҳдуди маҳалли ҳуд ба ин гуна амал ва хислатҳои ношоён даст мезаданд, бо нафрат менигарист. Дар ҳар суханрониву баромадҳояш ба ин гуна ашҳоси пастиғитрат танаффурашро баён дошта таъкид менамуд, ки набояд барои ба мартабаву сари қудрат расидан, барои манфиати молӣ ва зиндагии роҳати ҳуд аз чунин хисси бади маҳалгароӣ истифода намуд ва набояд маҳалпарастӣ, ки бар хилофу зарари манфиати миллӣ асту метавонад ҷомеаро бадбаҳт созад, фочекаҳое бар сари мардум биёрад ва ё имкони дар ниҳоят пора кардани якпорчагии кишвари тоҷикро дорад, роҳ дод.

Мутаассифона, баҳмани соли 1990, пас аз пош ҳӯрдани давлати абарқудрати шуравӣ ва ба истиклолият расидани Тоҷикистон, дар Душанбе нооромиҳо шурӯъ шуданд. Ҳаводису таҳаввулоти он рӯзҳо ва воқеаҳои ноҳуши ҷангӣ шаҳрвандӣ зуҳури нерӯҳои навро дар саҳнаи




кишвар боис шуданд. Ин буд соли андӯҳовару ҳузнан-гези пур аз фоҷиа-ҳо, таҳаввулоту табаддулот, беназмиву бесаронҷомӣ, таъқибу таҳқир, қатлу форат ва муҳочиран.

Баҳроми Фирӯз ба масоили мубрами он рӯзи чомеа бетараф набуд, назари хоса дошт ва бо силоҳи худ – қалам – мақолаю нигоштаҳои муҳталиф алайҳи ислоҳот-талабони кӯтоҳназар, мансабталошону маҳалгароён муборизаи беамон мебурд, ҳалқро ба ваҳдату ақли солим даъват мекард, ба даҳолату дасисаҳои аҷнабиёни зиёнкор лаънат меҳонд. Равшан буд, ки ин фаъолияти нависандаги ба душманони миллати кӯчаки мо ба дурустӣ хуш намемад...

Баъдан майдоннишиниҳои мутазод оғоз ёфтанду дигар оромиву осудагии мардум, сӯхбату нишастҳои бегамона якбора барҳам хӯрданд. Ҷангӣ бародаркуш сарзад. Баҳроми Фирӯз меҳост аз ин ҷанҷолҳо дурттар бошад, тавре мегӯянд, меҳост набинаду насӯзанд. Қалбаш аз ҳама ин низоъҳои бемаъниву бемантиқ озурда гашта буд. Баъд аз он ки ҷангу ҷидол, қуштори рӯйирост шурӯъ шуд, саҳт дилмондаву ноумед гардид. Таҳсили панҷсола дар бахши таъриху адабиёти донишкада барабас набуд, ўтаърихи ҷангҳоро дақиқан медонист ва шояд аз ин сабаб пешгӯй мекард: "...дасту дилам ба кор намеравад, ҳайғи ин кишвари обод. Дар сарзамине, ки аз ҷаҳолату гумроҳӣ хуни ноҳақ реҳт, мардум ҳадди ақал ҳафтҳашт сол оромиву осудагиро намебинанд..."

Кишвар ба коми ҷангӣ доҳилий печид. Деҳ ба деҳ, ҳамсаи ба ҳамсаи, бародар ба бародар даст ба гиребону гулӯи ҳамдигар шуданд ва



ниҳоят дару хонаву боғи роғи сўхтаву таҳриб шударо партофта чон ба каф гирифта ҳаросону гурезон рафтанд.

Ниҳоятан, нависанда низ маҷбур шуд, пойтахтро тарқ кунад ва ба сурати мувакқат ба Ҳучанд равад. Ин муҳочирати иҷборӣ барномаҳои кории ўро вайрон ва рӯхияро шикаста бошад ҳам, ақидаҳои ҳусни тафоҳум ва сулҳчӯёнаи худро тавассути шабакаи радио, телевизион ва рӯзномаҳо дар Ҳучанд низ изҳор дошта таҳаввулоти сиёсиро қадам ба қадам дунбол мекард. Ба кори эҷодӣ ҳамвора машғул мешуд ва ба қавли худаш рӯзе набуд, ки қалам ба даст нагираду чизе нанависад...

Наҳуст, пас аз ба Ҳучанд омадан, Бахром Фирӯз дар Иттиҳоди нависандагони вилояти Ленинобод фаъолияти хешро идома дод ва сипас ба унвони муҳаррир дар рӯзно-маи “Ҳақиқати Ленинобод” анҷоми вазифа намуд. Сони-ян бо ибтикориаш таъсису нашри маҷаллаи ҷадиди “Сай-хун”-ро ба роҳ монд ва то охири умри худ, яъне то 25 сен-тябри соли 1994 сардабирии маҷаллаи мазкурро бар ўҳда дошт.

Фами номуттаҳидии миллат, ғофилии насли наврас, нотинҷии замона ва нооромии хиёбонҳо, табаддулоти қо-нуну қавоину бозиҳои сиёсӣ, тарси таъқиботу васвасаи дунболагириҳо, бераҳмиву зулму ситам, хонавайрониву бародаркушӣ, муҳочирату гарибиҳо, дардҳои ватани азияткашидаву заҳмҳои ҷангӣ шаҳрвандӣ асабҳои ҳас-соси пайкари шоирро аброр карданд, бори дили нависандаро аз ҳад зиёд гарон соҳтанд ва хеле зуд ба қалби нозуку фарогири Бахром Фирӯзи меҳандӯст ҷангол қашиданд. Ин буд, ки аҷал аз пайи гусастани риштai умри ў афтода, 25 сентябри соли 1994, марги беамон ин марди нексиришт ва адиби пурмаҳсулро бармаҳал аз миён бурд. Марги нобаҳангом нависандаи пурҷӯшу ифшогарро аз азобу азияти дидан ва очиз будан бар рӯ ба рӯи ноадо-

латии ичтимоиву иқтисодӣ ва ҳукмфармоии ҷаҳлу фасод озод намуд ва ҷуноне ки Низомии Ганҷавӣ гуфта аст, адибони забардаст намемиранд, балки ба баҳри сухан ғӯта меҳӯранд... Мутаассифона, хеле, хеле зуд ғӯта ҳӯрд...

Бояд зикр намуд, ки Баҳроми Фирӯз марди ҷисман солиму қавӣ, варзишгару гиёххор, ки зотан бояд умри тӯлонӣ медид, ҳамагӣ се сол пас аз фавти падараш – Мусулмонов Бобо, ки 16 июли соли 1991 дар синни 88 аз ҳассосият ба сӯзандармони пенисилиин (на аз мариҷӣ ва на аз солмандӣ!), рехлат кард, нобаҳангом ин ҷаҳони пурталотумро тарк намуд.

Баҳром Фирӯз дар оромгоҳи “Гумбази Қошуқ”-и шаҳри Ҳуҷанд ба ҳок супорида шуд. Ҷун марди табиатпарвар буд, парвардигор ҳонаи оҳираташро низ дар боғи серниҳолу сергул ва пурсабзаву чаман ҷой додааст. Болои санги мазораш дараҳти сершоҳест бо гулҳои зард, ки бештари фасли сол сабзу гулафшон аст ва рӯй он ҷорбайтиаш ҳаккокӣ шуда, ки ҳулосаи зиндагию осори ин адиби некномро таҷассум мекунад:



Аз марг амон кӣ ёфт, то ман ёбам,  
Боз умри ҷавон кӣ ёфт, то ман ёбам.  
Шеърам ҳамагӣ паёми фардои ман аст,  
З-ин беш ҷаҳон кӣ ёфт, то ман ёбам?

Баҳром Фирӯз бо қалби пур аз умеду орзу, бо мақса-

ду нақшаҳои ачибу начиб, бо тафаккури ормонгарову хостаҳои хушбинона умр ба сар мебурд, vale қисмат барномаи худро дошту рӯъёҳои тарроҳӣ ва танзимшударо иҷозаи татбиқшавӣ надод. Танҳо сурудаҳои дилнишин ва осори фаровоне аз он азиз боқӣ монда, ки андаке хисорати ҳасрату осеби ҷуброннопазирро мутаҳаммил мекунанд:

Баъд аз сари мо низ ҷаҳон ҳоҳад буд,  
Ин гиряву ҳанда ҷовидон ҳоҳад буд.  
Обе, ки ба ҷӯй меравад нолон аст,  
З-ин ҷӯй гузаштан ормон ҳоҳад буд.

Фалсафаи ашъори Баҳром Фирӯз моро ба ҷаҳоншиносии бузургони гузашта мекашонад ва ҳамоно дар меҳвари эҷоди адиб кӯтоҳ будани умру бебақои олам ва муваффаку барқарор шудани инсонро дар маърифати он нишон медиҳад. Рубоиёти ҷаззоби суханвар афкори фалсафии пешиниёнро ба мо ёдовар мекунаду таълим медиҳад ва бар пояи мутолеаи ин сурудаҳо идомаи ҳаёту маомотро бознигарӣ мекунад.

Адиб дар мавриди дигар, бо такя бар таҷрибаи зиндагонии худ шоирона ба ҳамзамонону имрӯзиён ва фардоиён талқин мекунад, ки ҳамеша дар тайи пок будану пок зистану пок андешидан буд, чун ба қавли ў “дар тирамахи умр мусафро будан”, натиҷаи муҳими умр аст.

Ҳоҳам ба мисоли оби дарё бошӣ,  
Гаҳ гулшану гаҳ бодияпаймо бошӣ.  
Ҷӯшиву хурӯшиву ситеzӣ, аммо,  
Дар тирамахи умр мусафро бошӣ.

Андешаҳои ҳассосу самимии ў мисли парвонаҳои рангоранг аз шохсори қалбаш ба ҳама сӯй – лонаҳои дили дигарон дар парвозанд ва ин дилнишинӣ боис шуда,

ки мардум эътирофаш кардаву дўсташ медоранд. Шеър дардҳои зиндагиро дармон мебахшад ва ба монанди чашмаи зулол тавассути орзуҳо инсонро шодоб месозад. Инсонҳои хайрҳоҳу дурандеш, онҳое, ки пас аз сари худ дар маъбади дилҳо номи неку ёди нек боқӣ мегузоранд, барҳақ, аҳён-аҳён ба дунё меоянд. Худованд ба инсонҳои покзамиру покандеше, ки амсоли борони тозаи баҳорӣ ҳавои ҳастиро аз гарди ҳасад ва губори кинаву бухл пок месозад, сехри сухан ва мағзи пурандеша медиҳад. Ҳосили шинохти ин фалсафаи зиндагонӣ дар аксари сурудаҳову навиштаоти Баҳром Фирӯз таҷассум дорад.

Ба чуз шеърҳои ошиқона дар миёни сурудаҳои Баҳром Фирӯз ашъори муосир дар худшиносиву худогоҳии миллӣ, фарогирии мавзӯи забони модарӣ ва давлатӣ, ватандӯстӣ ва амсоли ин нақши муассир доранд. Аз чумла дар банди ниҳоии шеъри “Забони модарӣ” ҳастии забонро шаҳодати вучуд унвон намудааст, ки ба ҳастии таъриҳии миллати тоҷик бар асоси мероси бозмонда тавассути ин забон ишорат намуда, мутолеаи он ифтихор аз чунин соҳибзабониро дар ниҳоди хонанда бедор мекунад:

Ту аввалин суруди мо,  
Қиссаи “Буд-набуд”-и мо.  
Забони модарӣ, туй,  
Шаҳодати вучуди мо.

Ашъори ватандӯстонаи Баҳром Фирӯз низ саршори гояҳои ватандорӣ ва муҳаббати самимӣ нисбати обу хоки диёр мебошанд. Шоир Ватанро ҳастии худ ва дидай бино, қудрату тавон ва нуру зиёи хеш медонад. Аз ин рӯ, ба-рои шоир Ватан ҳам модару ҳам фарзанд – ҳама аст. Бе-гумон ин сурудаи соддаву самимонаи шоир дар бораи Ватан як суруди беҳтарини меҳанпарварист, ки он дар

вучуди хар хонанда мухаббату дилтастбагӣ ба Ватанро бедор мекунад:

Ватан модар, Ватан фарзанд,  
Ватан чашмони биноям.  
Ватан аз ман, ман аз ўям,  
Ватан – имрӯзу фардоям.

Агар гӯяд Ватан: Рав ту,  
Дигар чо подшоҳе шав.  
Бигӯям дар барат монам,  
Ту бар ман сарпаноҳе шав.

Ин сурудаи шоир ҳамон қитъаи маъруфро ба хотир меоварад, ки бо шева ва тарзи нав гуфта шудааст ва ҳамоно талқини ватандорӣ ва дар Ватани худ ҳамеша будан ва садоқат доштан аст.

Хоки Ватан аз таҳти Сулаймон беҳтар,  
Хори Ватан аз лолаву райҳон беҳтар.  
Юсуф, ки ба Миср подшоҳӣ мекард,  
Эй кош гадо будӣ ба Канъон беҳтар.

Шеъру рубоиёташ аз соли 1960 дар рӯзномаву маҷаллаҳои ҷумҳурияйӣ пайдарпай мунташир мешуданду сониян се китоби ашъораш “Розҳои маҳтобшаб” (1967), “Силсила” (1973) ва “Тафти дил” (1984) ба табъ расиданд. Ў дар ашъораш кӯҳҳои сар ба фалак қашида, дарёҳои пурмавҷ, боғу бӯстон, дашту биёбонҳои бекасу кӯй ва манзараҳои фаслҳои сол, олами набототу ҳайвонот, сабзаи навхези кӯҳсорону гулу хорро тавассути истифодай муваффақонаи саноен бадей, аз ҷумла ташбеху тавсиф, сифатчиниву истиора ва амсоли ин тараннум намудааст, ки ин пеш аз ҳама аз таваҷҷӯҳи амиқи суханвар ба олами атроф, хоса мӯъцизаҳои табииати нотакрор дарак медиҳад. Баҳром Фирӯз бо назардошти он ки худ айёми

кӯдакии хешро дар русто, дар доманаи кӯҳсорон сипарӣ намудааст, кӯҳҳоро ба гаҳвораи худ, нахустин муҳити зисташ шабех мекунад, ки рӯзгори зебояш аз он ҷо оғоз меёбад:

Кӯҳҳо - гаҳвораи ман, аввалин ҷавлонгахам,  
Аз ҳамин ҷо роҳи умру зиндагӣ сар кардаам.  
Аз ҳамин ҷо бори аввал ҷашми ҳайрат дӯхта,  
Ман ба паҳноии олам низ бовар кардаам...

Бахром Фирӯз – адиби маъруфи тоҷик ба майдони адабиёт чун шоири умебахш ворид шуд ва дар муддати кӯтоҳ чун шоири нуқтасанҷ эътироф гардид. Шеъру та-ронаҳояшро мардуми шеърдӯсту шоирпарвари тоҷик замзама мекарданд, ҳаводорони ашъораи баъзе аз онҳоро чун суруди дилангез дар маҳфилу шабнишиниҳо, тӯю сурҳо месароиданд, ошиқон дар гулгашту хиёбонҳо ба дилбастаҳояшон чун тафсиргари асрори дил қироат менамуданд.

Аз ин шоири ширинҳаёлу адиби нуқтапардоз барои ҳамдиёрону ҳамзамонон ва ояндагон номи нек монда, ба унвони ёдгор сурудаҳову шеъру рубоиёт монда, чун нишона ҳикояту қисса монда, чун хотира андешаву мулоҳиза монда...

Академик Раҷаб Амонов, нависанда ва муҳаққики маъруфи тоҷик дар мавриди ашъор ва ҳунари шоирии Баҳроми Фирӯз дар мачаллаи “Пайванд”(Номаи Анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон, № 8, саҳ 53-64, Техрон, Эрон, 2006) чунин навиштааст: “Наҳустин мачмӯаи шоири шодравон Баҳроми Фирӯз бо шеъри “Салом кӯҳсор” оғоз меёбад. Барои шоир кӯҳсор мисли модари дилсӯз ва ё маҳбубаи мушғиқ, маҳрами роз ва сарчашмай суруду илҳом аст. Ӯро рӯди кӯҳӣ, рафиқи тундхӯйи бекарори кӯҳсорон, насими гулафшон, парвози баланди

уқобон ба чӯш меорад. Шоир бо сарбаландӣ ба ёд меорад, ки ҳаёт, эҳсосот ва фикру андешаҳои ў бо кӯҳсорон, бо ҳар чизе, ки дар оғӯши пурфайзи он ҳаракат ва нашъунамо мекунад, пайванд дорад:

Ба истиқболи ман меояд оби рӯди пурғавғо,  
Рафиқи тундхӯи бекарори кӯҳсоронам,  
Ба сӯям мевазад боди баҳори гулфишон аз нав  
Табассум мекунад бар ман замину осмон ин дам.

Ҳушамро мебараад кӯҳсор парвози уқобонат,  
Аз он мурғи хаёли шӯхи ман парвоз мегирад,  
Дилам гум мезанад ҳар бутта ин чо ошно бар ман,  
Сурудам аз хурӯши ҷашмаҳо оғоз мегирад...

Зи нав дар фарқи кӯҳам медавад наҳр аз таҳи поям,  
Дар ин чо бишнавӣ аз ҳар дара акси садои ман,  
Сари ҳар тал намоён милаҳои чида бо дастам,  
Дар ин чо рӯи барфи қулла монад нақши пои ман.

Осори манзуми солҳои охир вобаста ба мавзӯй ва мазмuni шеър, манзараи баҳор ё зимиston,тирамоҳ ё тобистонро ба ҷилва меорад. Шоир аз мулоқоти ду дилдода сухан мегӯяд ва ба лаззат ва зебоии ин мулоқот натанҳо ба равшани ишора мекунад, балки шукӯҳи ин фаслро чунин тасвир менамояд:

Баҳорон буд  
Вақти ҳандаи гулҳои наврӯзӣ  
Замин аз ҷасту ҳези рӯдҳои кӯҳ меболид  
Сабо чун дасти модар бо навозишиҳову дилсӯзӣ  
Сари сабзи ниҳоли арчаро оҳиста мемолид.  
Ману ту роз мегуфтем,  
Дили ман ҳам баҳоре дошт.  
Айёми шукуфтанҳо.

Шоир дигар лахзай фаромушнашуданиро дар фасли дигаре бо манзараи дигар ба тасвир мекашад. Дар ин ҷо тасвири манзараҳои зебои табиат ба ҳунари шоирии Бахром Фирӯз ва мушоҳидакориҳои шоиронаи вай таъкид мекунанд:

Нишаста зарраҳои барфи серун,  
Ба гесуи ту чун алмос метофт,  
Ту мисли наварӯси шоду мамнун  
Табиат бар сари ту парда мебофт  
(Баҳроми Фирӯз. Мулоқоти нахустин)

Дар ин гуна шеърҳо ҳар калима дар ифодаи ҳодиса вазифаи мухим дорад. Ва дар шеъри ёдшуда ишорае ба наварӯс ва зикри тӯри пардаи барфӣ ду лавҳа ба пешӣ назар меояд: рӯзи зимистон ва ҷеҳраи хуррами наварӯсе, ки аз рӯи одати мардуми тоҷик ба рӯяш тӯри ҳарири сафед андохтаанд”.

Хуршеди ҳамаафруз – султони осмону замин, ҳаёт-бахши инсону ҳайвонот, нерубахши набототу сабзачот, соҳибқӯдрати мутлаки табиат шоири борикбину нозуксанчро бо рангорангии фаслҳои солу анвои дигаргуниҳои мавсимий ва падидаҳои табиат илҳом мебахшиду пиряҳҳои маҳуғи солдида ва қуллаҳои рӯй ба фалак қашида болу пар ато мекард, дараҳои тангу пурсанги кӯҳсорӣ ва дарёҳои обсаарду шӯҳи пурмавҷ ба ҳаяҷон меоварду, боғу бӯстони сабзу хуррам ва сабзазорони беканору гулҳои хандон баргезандай майлу ҳоҳишу тавоной барои оғарниш буд.

Таваҷҷӯҳи шоирро ҳаводиси ғалабаи инсон бар табиат ва тағиїри муҳит бо истифодаи ақлу зехн низ ҷазб менамояд, чун сарзамини тоҷик – водиҳо, доманаҳои тангу тор ва фароҳу густардаи он, соҳили дарёҳои имрӯза намуд ва таровати дигаре доранд ва бо ободиву боса-

фоии беназири таърихи гузашта тавофути кул доранд. Дар замони мо, инсон қувваи азими рӯдҳои пурталотумро тобеи худ карда, заминҳои хушкро зархез гардонида аз синаи кӯҳҳои баланд ганҷҳои пурбахо берун меовараад, ки инро Баҳром Фирӯз дар ашъораш мунъакис кардааст. Ў бо орзуу умеди ояндаи неки диёру ҳамдиёронаш эҷод мекард ва тавассути навиштаҳояш башардӯстӣ, табиятдӯстӣ ва дар дили онҳо тухми некӣ мепошид, барояшон русуми накӯкорӣ меомӯҳт.

Соли 1991, Баҳром Фирӯз, барандаи ҷоизаи тозатасиси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон – Ҷоизаи адабии ба номи устод Садриддин Айнӣ гардид. Ин матлабро Шоири ҳалқии Тоҷикистон Гулназар Келдӣ дар хотироташ, ҳангоми табрики нависандандар чунин шарҳу тавзеҳ додааст (октябри соли 2009):

“Соли 1991, вакте ки ба ман ҷоизаи ба номи устод М.Турсунзода ва ба Баҳром ҷоизаи ба номи устод С.Айниро доданд, мо аввалин барандагони ин ҷоизаҳои навтасиси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон будем.

Баҳром дар хонааш зиёфат орост ва ман ҳам ба табрики ӯ рафтам. Азбаски таъхир карда будам, охирин меҳмони зиёфаташ ба назар меомадам.

– Ҳоло мукофотҳои болотару шоистатари Шумо дар пеш, – гуфтам ба ӯ ҳангоми муборакбод.

– Ман барои мукофот наменависам, – гуфт ӯ. – Муҳаббати хонандагон ҷоизаи бузурги ҳар адиб аст.

Ӯ ҳақ аст. Ин ҷоизаи асл, яъне муҳаббати хонанда, Баҳром Фирӯзро зинда нигоҳ ҳоҳад дошт”.

Мутаассифона хуршеди умри Баҳроми Фирӯз хеле зуд бар сари девор рафт, вале боз ҳам аз ӯ бар мо ин асарҳои пурқимат ҷовид монда:

- “Розҳои маҳтобшаб” – Душанбе, “Ирфон”, 1967, (шеърҳо)

- “Силсила” – Душанбе, “Ирфон”, 1973, (шеърҳо)
  - “Пайи ситора” – Душанбе, “Маориф”, 1975, (ҳикояҳо)
  - “Ганҷ аз вайронা” – Душанбе, “Маориф”, 1978, (повест ва ҳикояҳо)
  - “Рухсора” – Душанбе, “Ирфон”, 1978, (повест)
  - “Ту танҳо не” – Душанбе, “Маориф”, 1980, (повест ва ҳикояҳо)
  - “Ты не одинок” – Москва, “Детская литература”, 1981, (повесть и рассказы)
  - “Ҳақиқати талҳ” – Душанбе, “Ирфон”, 1981, (ҳикояҳо)
  - “Аз арш то фарш” – Душанбе, “Маориф”, 1983, (достон ва ҳикояҳо)
  - “Тафти дил” – Душанбе, “Ирфон”, 1984, (шеърҳо)
  - “Тору пуд” – Душанбе, “Маориф”, 1985, (достон ва ҳикояҳо)
  - “Агар вай мард мебуд...” – Душанбе, “Адиб”, 1987, (повестҳо)
  - “Пеш аз шаби арусӣ” – Душанбе, “Адиб”, 1989, (ҳикояҳо ва достонҳо)
  - “Была бы она мужчиной” – Душанбе, “Адиб”, 1990, (повесть и рассказы)
  - “Саҳнаи гардон” – Душанбе, “Адиб”, 1993, (мақола ва очеркҳо)
  - “Faflatzadagon” – Душанбе, “Адиб”, 1994, (роман).
- Баҳром Фирӯз аз он такадибоне буд, ки метавонист дар ҳамаи унсурҳои адабиёт эҷоду бунёд қунад, чӣ шеъру рубоӣ бошад, чӣ ҳикояву достон! Беш аз панҷоҳ (!) ҳикояҳои муҳталифи рӯзгор аз арафаи инқилоб то даврони муосирро оғарида беш аз панҷоҳ (!) фильмномаҳоро ба забони тоҷикӣ тарҷума кардааст.

Ду китоби достон ва ҳикояҳои ў ба забони русӣ низ мунташир шудаанд: Соли 1981 нашрияи “Детская литература” дар Москав маҷмӯаи ҳикояҳо ва қиссаи “Ты не одинок”-ро, ки тарҷумаи “Ту танҳо не “ маҳсуб меёбад, ба нашр расонид ва китоби “Была бы она мужчиной”, тарҷумаи достони “Агар вай мард мебуд...” дар Душанбе соли 1990 муаррифӣ гардид.

Бархе аз ҳикояҳо ва силсила шеърҳои Баҳром Фирӯз дар матбуоти Русия, ки он замон матбуот ва интишороти марказӣ дар шаҳри Москав дониста мешуданд, низ ба чоп расидаанд, ки аз ҷумлаи онҳо иборатанд аз: “Таронаи октябр” (1967), “Наврӯзӣ” (1968), “Утренняя книга” (1971), “Млечный Путь” (1972), “Поклон земле родной” (нашриёти “Художественная литература”, Москва 1974), “Колосья одного снопа” (1976), “Восход” (Фрунзе, 1978), “У подножия голубых гор” (нашриёти «Художественная литература», Москва 1979), “Фаввора” (1979), маҷмӯъи адабиёти бачагонаи тоҷик, “Ласточка” (1981).

Ҳамчунин бархе аз осораш ба забонҳои ҷумҳурияҳои ИҶШС тарҷума шудаанд. Баробари ин, дар қишварҳои берун аз Иттиҳоди Шӯравӣ, аз ҷумла ҶИЭ, Булғористон, Чехия, Словакия ва Ҷопон низ интишор ёфтаанд.

Баҳром Фируз, чун забони русиро ҳамчун забони модарӣ медонист, силсилаи ашъор ва достонҳои адибони рус ва қишварҳои дигар – М.Лермонтов, А.Блок, Ҳ.Олимҷон, Д.Кутултинов, Ф.Алиева, шеърҳои шоирони булғор, осори насрини П.Свирики, А.Грин, “Бодбонҳои кирмизӣ” ва ғ. ба забони тоҷикӣ тарҷума кардааст.

Дар матбуоти ҷумҳурӣ мақолот, такриз ва очеркҳои мухталифро роҷеъ ба пешрафти шеъру шоиригу маҳорати адабӣ, омӯзишу тадрис ва мушкилоти адабиёт, фарҳанг, иқтисод ва сиёsat пайваста ба нашр расонида, аз инроҳ дар ташаккули фазои фарҳангиву иҷтимоӣ ва сиёсии қишвар нақши муассир гузоштааст.

Фишурдаи муаррифии осори Баҳром Фирӯз ва мӯҳтавои аслии онҳо ба тартиби зайл аст:

### “РОЗҲОИ МАҲТОБШАБ” нахустин китоби шеърҳои шоири чавон – Баҳром Фирӯз мебошад, ки дар нашриёти “Ирфон” соли 1967 интишор шудааст.



Шоир дар ашъори мунташиргардида манзараҳои зебои Тоҷикистон, заҳмати мардуми меҳнатқарин, дӯстиву рафоқат ва ишқу муҳаббати покро тарнум намудааст. Сурудаҳои шоир лабрези эҳсоси самимии инсонӣ ва баёнгари нидои қалби поки ошиқӣ мебошанд ва ин боиси зуд ба дилу дидоҳои хонандагон чой гирифтани онон гаштааст.

Шоир Баҳром Фирӯз дар маҷмуаи ашъори “СИЛСИЛА”, ки соли 1973 тавассути нашриёти “Ирфон” чоп шуда буд, ҳамчун силсиладори дирӯзиён ва фардоиён, ҳалқаи пайванди аҷдод ва авлод шеърҳоеро фароҳам кардааст, ки саршори меҳру вафо ва сидқу сафои гӯяндаи он мебошанд. Шоир афкори кӯҳна ва нав, дирӯз ва имрӯзро бо назари тозае тафсир мекунад ва аз баландии онҳо ба оянда назар менамояд, то ки оҳанги силсилаҷунбони давраҳоро дарёбад ва ба дӯston расонад.




Нахустин китоби




хикояҳои нависанда Баҳром Фирӯз “**ПАЙ СИТОРА**” унвон дорад, ки соли 1975 тавассути нашриёти “Маориф” ба чоп расидааст. Дар ин маҷмӯа аз пайкори ҳаррӯзаи наврасону ҷавонон, орзую ҳавас, некиу бадии кирдори онон сухан меравад. Адиби ҷавон ҳонандаро ба сайри кӯҳсор мебарад, аз дашти Ёвон то заминҳои навободи Мирзочӯл – кишвари ҳуд, одамони сарбаланд ва меҳнатдӯстро бо ҳонанда ошно мекунад.

Повест ва хикояҳо, ки дар китоби “**ГАНҶ АЗ ВАЙРОНА**” дар соли 1978 дар нашриёти “Маориф” чоп шудаанд, саёҳатест ба ҷаҳони бачагӣ ва наврасӣ. Даврони навҷавонӣ барои ҳар инсон як ҳаёти тамомест, таҷрибай минбаъдаи он ба ў имкон медиҳад неку бадро, сафеду сиёҳро дақиқан аз ҳамдигар фарқ кунад. Ин китоб нафақат барои ҷавонон аст, балки дар он масъалаҳои гуногуни ахлоқ, маърифат, одату анъана, муҳофизати муҳит ба муҳокимаи ҳонанда гузошта шудааст Қаҳрамонони Баҳром Фирӯз наврасони зирақу заранг, бовичдон ва заҳматкашанд, ки аксар мисли ганҷ аз вайронро берун омадаанд.”




Достони “РУХСОРА”, ки соли 1978 аз чоп баромад,



дар байни хонандагон маҳбубияти хоссае касб намуд. Муаллиф дар повести худ аз қадамҳои нахустини ҷавонони навкор дар муҳабbat, барору нобарориҳои он, аз муносибати ў ба атрофиёнаш ҳикоя мекунад. Қаҳрамони достон аз мардум ва ҳамзамонони хеш зиёда серталаб аст ва баъзан қатъиятро аз якравӣ фарқ на-мекунад. Адид бе ҳеч талқину ташвиқ воқеаҳоеро тасвир намуда, ба хонанда имкон меди-

ҳад, ки аз руйдодҳо хулосае бардорад. Чунон ки қаҳрамони он Вафодор мегӯяд: “...ин ҳақиқати оддиро ҳар кас бояд ба тарзе, ки худаш метавонад, кашф кунад”.

Мачмӯаи ҳикояҳои “ҲАҚИҚАТИ ТАЛХ” сирфан аз достонҳои кӯтоҳ иборат буда аз тарафи нашриёти “Ир-фон” соли 1981 чоп шудааст.



Бахром Фирӯз бо истифода аз мушоҳидакории нависандагии худ дар китоби ҳикояҳояш симои маънавии одамони давронро бо муҳҳабат ва самимијати тамом, воқеӣ ва пур аз фикру мулоҳиза тасвир намудааст ва хонандагонро низ водор месозад, ки баробари ў фикр карда, ҳаматарафа ба мулоҳиза гиранд

Повести “ТУ ТАНҲО НЕ” соли 1980 аввал дар



шумораҳои 5-6-уми маҷаллаи “Садои Шарқ” ва ҳамон сол тарики нашриёти “Маориф” интишор шуда буд, ки мавзӯъ ва маводу матолиби ин қисса-ро хонандагон аз муаллиф интизор набуданд, зеро нависанда аз илми маъданшиносӣ ва кори маъданчӯён иттилоъи кофӣ надошт. Ҷолиб аст, ки воқеоти повест дар миёни гурӯҳи маъданчӯён иттифоқ афтода, қаҳрамони ўқӯҳкану геологҳоянд. Худи нависанда, Баҳром Фирӯз, дар бораи ин асарааш чунин назар дошта:

“Ин қисса ҳам саргузашти воқеӣ аст. Тирамоҳи соли 1975 ман ҳамроҳи як дастай маъданчӯён ба кӯҳҳои Тавилдара, соҳилҳои рӯди Оби Хингов, то наздикиҳои пириҳи Гарм рафта будем. Ба ман мұяссар шуд, ҳамкоронам дар асл киу чӣ буданамро надонанд. Агар нависанда буданамро медонистанд, ман хеле чизро аз даст медодам. Ин қисса аз таъсироти ҳамин ҳамкорӣ. Албатта беомодагӣ, илми геологияро наомӯхта танҳо аз материали зиндагӣ образҳои каме беш мукаммал ва асари ҷиддӣ оғаридан амри муҳол аст”. Нависанда тасвир ва васфи табиат, кӯҳсори тоҷик ва водиҳои он, дарёҳои кӯҳиву манзараҳои онро нафақат барои изҳори эҳсосот ва рӯҳи ватандӯстӣ, балки барои ифодаи андешаҳои худ дар бораи ҳаёт, ақидаҳои фалсафиву ҷаҳонбиинаш дар ин қисса нишон дода аст. Достони “Ту танҳо не” бо баррасии масъалаҳо муҳими ахлоқу одоб ва ташаккули шахсияти қаҳрамони ҷавон ҷолиб аст.




Тарҷумаи достони “Ту танҳо не” соли 1981 бо исми **“ТЫ НЕ ОДИНОК”** дар Москва, тарики нашриёти “Детская литература” барои хонандагони русзабон пешниҳод гардид ва дар тамоми шуравӣ паҳн шуд.


“Есть в повести и рассказах, составивших эту книгу, дорогие автору мысли о человеке, о земле, о корнях, связывающих поколения. Писатель утверждает мысль об ответственности

каждого перед землёй, на которой мы живём. К юношеству обращается он со своими раздумьями о том, что к жизни надо относиться серьёзно. Жить во имя добра – к этому зовёт писатель”, чунин навишта буд дар пешгуфто-ри ин китоб нависандай шӯҳратманди тоҷик Сотим


Улугзода.

Китоби **“АЗ АРШ ТО ФАРШ”** маҷмӯаи ҳикоя ва қиссаҳое мебошад, ки нашриёти “Маориф” соли 1983 нашр намудааст ва муҳотаби ин китоб навҷавонону наврасон ҳастанд. Ҳикояву қиссаҳо аз хотироти бачагӣ то муҳаббати нахустин ва худшиносӣ, чунон ки дар урӯз мегӯянд, аз арш то фаршро фароҳам овардааст, ки ин амр ба оғоҳии комил ва дидгоҳҳои хосаи адаб ба зиндагӣ ва шинохтҳои инсон ишорат дорад.





Мачмуаи шеърҳои “ТАФТИ ДИЛ” соли 1984 тавассути нашриёти “Ирфон” ба дasti хонандагон расид. Дар ин китоб ашъори дар тӯли бист сол сурудаи шоир ба тарзи гулчин фароҳам омадааст. Бештарин абёти дилчаспу дилнишини шоир аз муҳаббат ба Ватан, обу хоки сарзамини диловез, мардуми хунарпарвари он мебошад. Даҳ сол аз ин муқаддам китоби ашъори ҷазоби шоир дастраси ҳаводорони шеър гашта буд. Дар тӯли ин даҳ сол Баҳром Фирӯз хеле кам шеър гуфт ва бештарин айёми худро сарфи нигориши қиссаву ҳикояҳо намуд ва дар ин миён агар фурсат даст медод, ашъори овони пешинашро дигарбора такмилу таҷдиди назар менамуд. Инак, ўзомад ба сари шеър, ки машқи он ба нависанда заминаи устувори эҷодкорӣ мебахшид.




Повести “ТОРУ ПУД”, ки соли 1985 ба чоп расидааст, аз садоқат ва фидокории зани тоҷик ҳикоят мекунад. Инсони оддӣ, ки аз дигарон ҳеч тафовуте надорад, баробари дар зиндагиаш мушкиле ба вучуд омадан, чунон хислатҳои ҳайратангез, сифатҳои пинҳоншударо зохир мекунад, ки хонандаро ба андеша водор месозад, то муносибати худро ба атрофиён, маҳсусан ба аъзоёни

хонавода боре амиқтар андешида тағийир дихад.

Китоби “Тору пуд” иборат аз повест ва ҳикояҳои саршор аз масъалаҳои ахлоқиву ҳаётӣ буда, бо равоншиносии амиқ ва санъати болои нигорандагии муаллиф дили хонандаро тасхир мекунад. Дар достони “Тору пуд” масъалаи одамият ва муҳофизати он аз тааррӯзи ноодамон хеле тезу тунд мавриди таҳқики бадей қарор ёфтааст.

Китоби повестҳо **“АГАР ВАЙ МАРД МЕБУД...”**



соли 1987 дар нашриёти “Адиб” мунтазир шуд. Ин китоб, ки аз се повести нависанда фароҳам омада аст, масъалаҳои гуногуни ҳаёти мардуми тоҷикро аз ҷиҳатҳои гуногун мавриди тасвир қарор дода аст: шикасти сарват дар муқобили муҳаббату садоқати инсонӣ, кору зиндагии ҳалол дар рӯ ба рӯи фирабу дасисаҷӯҳои ҳаромкорону қаллобон, ишку вафодорӣ дар ҳамоҳангии орзухои ҷавонӣ. Як ҳусусияти маҳсуси қиссаҳои адиб дар он ба зухур мерасад, ки бештарини воқеа ва қаҳрамонони асарҳои ў заминаи устувори ҳаётӣ доранд. Аз ин сабаб муаллиф дар пешгуфттор навишта аст: “Бунёди ин қисса воқеист ва иштирокчиёни он имрӯз дар қайди ҳаётанд. Ман саргузашти ононро ба тарзе ки меҳостам, рангу бор ва равиши тоза додам, чунон ки вассаю болори иморати шикастаро барои бинои нав ба кор мебаранд. Ва ин бинои навбуниёд ба он иморати кӯҳнаи воқеӣ ба ҷуз вассаю болор шабоҳате дигар надорад. Муродам аз таъкид ин аст, ки агар касе худро бишносад, маро домангир набошад”.


дорӣ дар ҳамоҳангии орзухои ҷавонӣ. Як ҳусусияти маҳсуси қиссаҳои адиб дар он ба зухур мерасад, ки бештарини воқеа ва қаҳрамонони асарҳои ў заминаи устувори ҳаётӣ доранд. Аз ин сабаб муаллиф дар пешгуфттор навишта аст: “Бунёди ин қисса воқеист ва иштирокчиёни он имрӯз дар қайди ҳаётанд. Ман саргузашти ононро ба тарзе ки меҳостам, рангу бор ва равиши тоза додам, чунон ки вассаю болори иморати шикастаро барои бинои нав ба кор мебаранд. Ва ин бинои навбуниёд ба он иморати кӯҳнаи воқеӣ ба ҷуз вассаю болор шабоҳате дигар надорад. Муродам аз таъкид ин аст, ки агар касе худро бишносад, маро домангир набошад”.



Китоби “Агар вай мард мебуд...” бо исми “**БЫЛА БЫ ОНА МУЖЧИНОЙ**” дар нашриёти “Адиб” соли 1990 барои хонандагони русзабон бо тарчумаи достонҳои “Рухсора”, “Дорога в тумане”, “Лавина” ва худи достони “Была бы она мужчиной” пешниҳод гардидааст, ки дар он муаллиф мушкилоти мавҷудаи он замон, таъсири ахлоқӣ ва маънавии онро мавриди баррасӣ қарор дода аст.

Китоби “**ПЕШ АЗ ШАБИ АРӮСӢ**” тавассути нашриёти “Адиб” дар соли 1989 бо интишори повести ҳамноми китоб ва ҳикояҳо (беш аз 40!) ба хонандагон пешниҳод шуда аст. Повести ҷадиди адиб аз ишқи маъсуми духтари ҷавон ба нависанда – қаҳрамони достон, ҳикоят мекунад, ки аз зиндагии даврон ва қонуну қавоиди замон ошно мекунад. Муҳаббати ҳақиқии инсонӣ ин қабл аз ҳама дилбастигӣ ва дӯстдории аз ҳад зиёд, фидокорӣ ва қурбонӣ ба исми ишқ, пок аз гуноҳу ҳилаву найранг аст, ки ҳоло ин чун як падидаи азбайн рафта истода мебошад.

Ҳамчунин, маҷмӯи ҳикоёти адиб ва қиссаи “Ситораи думдор”, ки дар ин китоб



фароҳам омадааст, аз паҳлӯҳои мухталифи рӯзгори мардуми тоҷик – аз арафаи инқилоб то рӯзҳои шикасти караҳтию даврони бозсозӣ дар мисоли саргузашти одамон, мухаббату нафрат ва заҳмату талошҳои онон накӯл мекунад, ки ин нуқта ба гуногунрангии мавзӯии навиштаҳои адиб ишорат менамояд.

Маҷмӯаи мақола ва очеркҳо “САҲНАИ ГАРДОН”



(соли 1993) намунаи маҳсули фаъолияти эҷодии наздик ба биступанҷсолаи нигорандагӣ дар чанд риштаи мухталифи адабиёт – тарғибу ташвиқ, такризу таҳлил, мусоҳибаву мақолот дар мавзӯҳои додги мухталифи рӯз навишташуда-ро фароҳам овардааст, ки ҳама ба фаъолияту рӯзгори талху ширини мо марбутанд. Ба ҳамин истинод намуда Баҳром Фирӯз дар ин китоб шеъру ҳикоёту достонҳоро

канор гузошта назари худро ба паҳлӯҳои гуногуни рӯзгору зиндагӣ, фарҳангу адабиёт, омузишу тарбия, рафттору кирдор, иқтисоду иҷтимо ифода карда диққатро ба зисту майшати мардум равон мекунад, то ҷамъият дар дарки маънои зиндагӣ ва майшати инсонӣ ҷашмро бинотару ақлро гиротар кунад.

“Кадоме аз фозилоне давр гуфта аст, ки инсон табиатан ба зеру нерумандии ҷисмонӣ ҷаҳд менамояд. Аммо ҳеч кас накӯкориро машқ намекунад. Ба фикрам, фарзанди инсонро накӯкорӣ бояд омӯҳт. Ман дар ҳар як китоби дехқонии худ ба дилҳо тухми накӯкорӣ мепошам”, – навиштааст муаллиф дар ин китоб.

Романи “ФАФЛАТЗАДАГОН”, соли 1999 дар



нашриёти “Адиб” пас аз марги муфочои нависанда бо фарогирии қисми аввали романи “Фафлатзадагон”, интишор шуд. Китоби мазкур воқеоти солҳои сиом то шастуми қарни гузаштаи навоҳии Самарқанди шӯравӣ – ҳаёти саҳту факри аҳли дех, зиндагии бенавоёнаи пурмашакати дехқонон, бехӯқукии рустоён, муносибати фимобайни табақоти иҷтимоӣ, сўйистифода аз қудрату мансаб, фуқдони қонуну қавонини

шахрвандии кишвар ва адами шинохти фард ба унвони инсон бо назардошти ҳақиқати воқеӣ ва таърихири дарбар мегирад. Қаҳрамони асосии роман марде, ки бо нерӯи идроку дӯстиву муҳаббат ба муқобили ноҳақиу ноинсоғиву ноодилӣ мубориза бурда талошгари ҷойгоҳи лоиқу шоистаи худ дар ҷамъияту зиндагӣ аст, мебошад. Инчунин дар ин китоб хотироти академик Муҳаммадҷон Шакурӣ, шоирону нависандагон – Гулҷеҳра Сулаймонова, Абдумалик Баҳорӣ, Кароматуллои Мирзо, Додоҷон Раҷабӣ, Саидалӣ Маъмур, Пайванди Гулмурод, Мирзо Саидзода (Мирзонасрiddin) ва Тӯҳфа Расулӣ ва ёддоштҳои бархе аз ҳамкорону дӯстони нависандай шодравон Баҳром Фирӯз нашр шудаанд.

Нависанда Баҳром Фирӯз пас аз оғаридани чунин достонҳову ҳикояҳои ҷаззоб дар байни мардум ҳаводорони зиёде пайдо кард ва инчунин дар адабиёт низ ба

дараачаи устодӣ расида, дастгиру мададгори навқаламон низ буд. Андешаву мулоҳизаҳояшро бепардаву ошкоро роҷеъ ба эҷодиёти ҷавонон дар ҳусуси аслу моҳияти ҳикоя, шеваҳои аслии ниғориши он, мафҳуми шеъри нав, равишҳои ҷадиди таснифу таълиф, сабку услуби тозаи достонсарой ва ғ. иброз мекард, ки на ҳамеша ва на ба ҳама писанд меомад. Албатта ин ҳақиқатгӯиву баёни фош боиси малули хотири бархе аз нафарони адами истеъдод мешуд. Ба сараш борони маломат мерехт, вале таҳаммули чоплусӣ ва тамаллуккориро надошт ва чун ба таъбири шоир гуфта “фош мегуфту аз гуфтаи худ дилшод буд...”

Бахром Фирӯз аз сӯйи дигар, устодони худро фаромӯш намекард ва ҳамеша дар бораи ҳар қадоме аз онҳо бо самимияту эҳтироми вижан сухан мегуфт, аз некиву сабақашон, ёриву дастгириашон ёдовар мешуд.

Устодони шодравонаш Мирзо Турсунзода, Мирсаиди Миршакар, Боқӣ Раҳимзода, Раҳим Ҷалил, Ҷалол Икромӣ, Сотим Улуғзода, Фотех Ниёзӣ, Фазлиддин Муҳаммадиев, дӯсти соҳибхунараш Ҷумъа Одинаро дар ҳар давраю маҳфил бо ҳарфи нек хотирагӯй мекард. Дар ҳусуси адибони забардаст С.Улуғзода ва А.Баҳорӣ, мунакқиди нуқтасанҷ – Муҳаммадҷон Шакурӣ ва дӯstonи дигари ҳамқаламаш бо меҳри беандоза сухан мегуфт.

Муҳаммадҷон Шакурӣ, олими забардаст ва мунак-




қиди барчастай точик, аксари эчодиёти Баҳром Фирӯзо аз ғалбери адабӣ гузаронидааст ва ба бештари онҳо тақризи илмиву адабӣ ва нақди шеърӣ навиштааст. Ҳар сӯхан ва ҳар фикру андешаи гуфта ва навиштаи Устодро Баҳром Фирӯз бо таваҷҷӯҳ ва диққати тамом мутолеа намуда, нигоштаҳои хешро бар асоси мулоҳизоти ин дошишманди беназир ва устоди раҳнамову ғамхор ислоҳу тақмил мекард.

Шодравон Муҳаммадҷон Шакурӣ роҷеъ ба эчодиёти Б.Фирӯз навиштааст: “...Пайванди ногусистани инсон ва табиат, бо ҷашми ҳайрат ва мафтунӣ ба сирру асрори табиат, аҷоибот ва ҳусни беолоши он нигаристани инсон, ҳусусан ҳурдсолон дар ин ҳикояҳо на бо қалимаҳои зебо ва суханории зоҳирӣ, балки бо сухани оддӣ, бо қувваи тасвири мушаҳҳас нишон дода шудааст. Б.Фирӯз аз рангу равғани романтикӣ ҳуддорӣ мекунад. Шавқи пурзӯри инсон, ки аз мушоҳиди манзараҳои табиат ва ё рафтори ҳайвоноти гуногун бедор шудааст, дилбастагӣ ва меҳри самимии одам нисбат ба бogyу роф, кӯҳу дара, ҷашмасорону обшорон ё ки нисбат ба ҷонварони дӯструи содик ва монанди инҳо дар асарҳои Б.Фирӯз бо падидаҳои мушаҳҳасашон намудор мегарданд. Ҷашми хонанда, ҳусусан хонандай ҷавонро ба зебоҳои зиндагӣ, ба ҳусни табиат ва дунё қушодан, диққати хонандаро ба дидани начобати дили инсон ва ҳулки неки ӯ равона кардан, ба ин восита барои устувории пояҳои инсоният дар чомеа қӯшидан як шакли ифодай башардӯстӣ дар асарҳои Б.Фирӯз аст. Ин башардӯстии олӣ масъулиятшиносии шаҳсро низ дарбар дорад. Нависанда на фақат меҳри зиндагӣ ва инсонро дар дили шаҳс мустаҳкам мекунад, балки зимнан ҷунин фикреро ҳам талқин менамояд, ки шаҳс дар назди ҷунин инсони асил, дар назди зиндагӣ ва сарзамин ҷавобгар буда, ҳулқашро ба онҳо мувоғиқ гардонад, барои муҳофизати онҳо тайёр бошад, нагузорад,

ки ба ин ҳама ҳусну зебоӣ ва назокату начобат осебе расад. Б.Фирӯз ба таври хосе ҳисси масъулияти шахсро дар назди чомеа қувват медиҳад. Ба забони ҳалқ бо эҳтиёткории тамом наздик шудан ва аз ин ганҷина дурданаҳо ҷустуҷӯн аз давраҳои аввали таърихи адабиёти шӯравии тоҷикий, ҳусусан бо ҷаҳду ҷадали устод Айнӣ бисёр ривоҷ ёфта буд. Имрӯз ин корро нависандагони миёнсол ва ҷавон давом медиҳанд. Ин гурӯҳ сабки саҷиyoғаринии тоза ва назари амиқбин доранд, мактаби таҷрибай адабиёти ҷаҳониро гузашта, имрӯз дар ин роҳ баъзан ҳеле эҳтиёткор буда, анъанаҳои Айнӣ, Икромӣ, Улугзодаро бештар ба тарзи дигаре ва ҳар кадоме ба таври ҳуд инкишоф медиҳанд. Баҳром Фирӯз ҳам дар ҳамин қатор аст.

Насри Баҳром Фирӯз аз дигар ҷиҳатҳо ҳам як ҳисса аз он ҷараёнест, ки бо номи Ф.Муҳаммадиев, С.Турсун, Кӯҳзод, А.Самадов ва монанди инҳо вобастагӣ дорад. Бо диққати тамом нигаристан ба симои ҳамзамонон, аз феълу атвори онҳо зарра-зарра ҷамъ овардани нишонаҳои одамият ва қӯшиши ҷиддӣ дар роҳи устувории пояҳои он ҳоло моҳияти эҷодиёти бисёр нависандагони тоҷикро ташкил мекунад ва Б.Фирӯз яке аз онҳост.

Арзишҳои маънавии ҷовид бунёди одамиятро ташкил менамоянд. Онҳоро бодиққат омӯхтан, дар рафти дигаргуниҳои пурсуръати замони тӯғонии мо муҳимтарин падидаҳои онҳоро аз даст надода, бо ҳуд эҳтиёткорона ба оянда бурдан ва ба-рои фардои башарият маҳфуз доштан вазифаи бузурги



гуманистӣ мебошад. Адабиёт ҳам дар ин роҳ хизмат ме-  
кунад. Аҳамияти аксари асарҳои Бахром Фирӯз низ дар  
ҳамин аст”.

Бахром Фирӯз роҷеъ ба мазмуну мӯхтавои китоб-  
хояш аз хонандагон номаҳои зиёд мегирифт ва ҳатто аз  
мамлакатҳои хориҷӣ, аз китобхонаи конгресси ШМА ва  
ғ. аммо мактуби хонандагони оддӣ, дехқону донишҷӯ,  
муаллиму коргар, муҳандису табибон барои ўз ҳама  
азиз буд ва ният дошт рӯзе аз навиштаҳои онон китобе  
мураттаб созад. Китоб аз номаҳои хонандагон! Вале ҳай-  
ҳот умр боқӣ накарду ба ин орзуи деринаи хеш нарасид.

Ӯ вазифаи адабиёт ва масъалаи асосие, ки дар назди  
он дар замони мусосир гузошта шудааст, дар пешниҳоди  
матолибе дар зовияи адабиёти пешқадами равшанфик-  
рон дар ҳамаи давру замонҳо барои некӣ ва накӯкорӣ,  
барои тавғиқ ва такмил ёфтани инсон медиҳад. Адабиёти  
мо ин анъанаи муқаддасро давом медиҳад. Ба фикри ў,  
“адабиёт беш аз ҳар вакт бояд барои тарбияи ҳисси-маъ-  
навии инсон, барои пойдории накӯкорӣ, ростию покти-  
натӣ, дӯстию рафоқат талош созад” ва ўз навиштаҳои  
худ ҳамин талаботро дошт. Ҷаҳдаш бар он буд, ки дар ин  
мубориза сухани бурро ва таъсирбахše гӯяд, “зеро ҳар  
асаре, ки бо шавқу рагбат хонда намешавад, сарфи назар  
аз ғояи олӣ, фикри бикр, мавзӯи обнарасида ва ё фасоҳа-  
ту назокату муҳиммияти мавзӯяш вазифаи худро адо кар-  
да наметавонад. Дар мусобиқа бо кино ва телевизион ба-  
рин васоили пуртაъсир адабиёт бояд мақоми худро аз  
даст надиҳад”.

Дар мавриди нақшаҳои кориаш гуфта буд, ки “чу-  
нон ки адаби маъруф Расул Ғамзатов фармудааст, камон  
ба даст ба раҳи шикор баромада, кас намедонад чӣ сайде  
мегирад. Ман ҳам пайваста ҷустуҷӯ ва такопӯйҳо дорам,  
орзумандам монанди дӯston ва ҳамқаламони пуркорам

китобҳои дилписанд нависам. Ба гайр аз ин, ман адиби ҳикоятнависам ва пайваста ҳикоя менависам. Ҳикоя дар насри солҳои охир мақоме хосае дорад. Дар назар чунин меояд, ки адабиёти тоҷик фақат аз рӯи ҳикоя бо адабиёти пешқадами дигар миллатҳо ҳамсарӣ кардан метавонад. Ҳайфо, ки муҳаққиқону мунаққидони тоҷик ҳанӯз аз ин равнақ ё огоҳӣ надоранд ва ё фурсати таҳқики онро на-ёфтаанд. Ҳаками мӯътабар боз ҳам айём аст ва хонандагони мӯътабар”.

Осори адабии Бахроми Фирӯз аз вижагиҳои хосе барҳӯрдор мебошад. Ӯ чӣ дар назм ва чӣ дар наср адиби комёб ва муваффақ маҳсуб мешавад. Хидмати мондагори адиб бо нишону подоши давлатӣ қадр гардида аст. Бахроми Фирӯз “Корманди шоистаи фарҳанги Тоҷикистон” ва барандаи “Чоизаи адабии ба номи устод Садриддин Айнӣ” мебошад. Суханвари соҳибном дар авчи камолоти умр ҷаҳони моро падруд гуфт, аммо бо эҷоди ҷаҳони хеш – дунёи шеъру адаб дар таърихи адабиёти мусосири тоҷик ва дар қалби дӯстдорони китоб ва муҳибу муҳлисони қаломи бадеъ умри сармад ёфт.

## **БАРХЕ АЗ МУЛОҲИЗОТИ АҲЛИ ИЛМУ АДАБ БОБАТИ НАВИСАНДА БАҲРОМИ ФИРӮЗ**

“Қалами ў чунин иқтидор пайдо кардааст, ки аз резапораҳои зиндагӣ маъни мӯҳиммӣ бароварда, пеш аз ҳама одамиятро устувор мекунад”.

**Муҳаммадҷон Шакурӣ**, академики Академия улуми Тоҷикистон, с.2009

“Баҳром Фирӯз мардуми худро хуб мешиносад, дар асарҳояш ҳусусиятҳои миллии зиндагӣ ва одатҳои тоҷикон ба таври ҳақиқӣ инъикос мёбанд. (Гӯштингирӣ – муслибиқи паҳлавонон”). Дар ин росто насри Баҳром Фирӯз ба адабиёти бисёрмиллатии шӯравии солҳои охир мутобиқ мешавад, ки дар он мавзӯи ахлоқӣ аввалиндарача мебошад”.

**Сотим Улуғзода**, нависанда, узви вобастаи Академия улуми Тоҷикистон, с.1982

“Ҷӣ дар ҳикояҳои хурду ҷӣ дар қиссаҳояш, ҷӣ дар очеркҳояш, ки ҳар яке паҳлӯҳои гуногуни зиндагиро фаро гирифта буданд, вай шоир монд. Масъалаҳои нав ба навро ҷустуҷӯ мекард, баҳсҳои ў хонандаро ба фикру андешаҳо гирифта мебурд”.

**Гулҷеҳра Сулаймонова**, шоир, с.1999

“Баҳром Фирӯз дар бораи қиссаю ҳикояҳоям маколаҳо навишта буд, ҷонидориям мекард, шахсе, ки борҳо дар зиндагӣ дастгирам гашта... Акнун аз ў бароям ёд монда, суратҳои бо ҳам гирифта, номаҳо, навиштаҳояш монда.

**Кароматулло Мирзо**, нависанда, с.1995

“Муболига намешавад агар гӯям, ки Баҳром Фирӯз ҳар як достони нави худро барои мутолиаву машварат даставвал ба Муҳаммадҷон Шукурев ва камина месупорид. Ман дастнависи асарҳои ӯро бодиқкат меҳондам. Аз образҳои мукаммали оғаридааш ва аз бозёфтҳои ҷолиби бадеяш ба завқ меомадам. Ман ба ин хотираҳои пареншони худ бо се байти тозаи мувашшаш нуқта мегузорам:

Боз ёдат мекунам, эй дӯст, шабҳои дароз,  
Аз вафоти нобаҳангоми ту бо сӯзу гудоз.  
Ҳайфам ояд аз ғуруби моҳтоби мӯҳташам,  
Рафтию бинҳоди андар қалби мо дарду алам.  
Одати мо нест, аммо нолаю оху фифон,  
Монад осори начибу номи некат ҷовидон<sup>8</sup>

**Абдумалик Баҳорӣ**, с.1998

“Ман бисёр ҳикояву қиссаҳо ва романи “Фафлатзадагон”-и ӯро хондаам. Ҳамин баҳои устод Шакурӣ ба тамоми эҷодиёти Баҳром хос аст. Вай адаби ҳақталош, дар кору зиндагӣ ҳам яксухану якрӯ буд ва чунин рафтор мекард”.

**Гулназар**, шоир, октябр 2009

“...Вакте ҳарф мезад, барои далели сухан на факат аз Рӯдакиу Фирдавсӣ, Ҳофизу Саъдӣ, Ҳайёму Мавлонои Румӣ ва ё Айниу Лоҳутию Турсунзода, балки бештар аз осори фалсафа ва кимиёгарону риёзидонҳои ҷаҳон мисолу иқтибосҳо меовард.”

**Додоҷон Раҷабӣ**, нависанда, с.1999

“Чунонки бузургон гуфтаанд, суханварон таваллуд доранду мурдан не. Баҳром Фирӯз суханвари асил буд ва

---

<sup>8</sup>Аз ҳарфҳои аввали сатр исми нависанда ҳосил мешавад.

номи ў бо беҳтарин гавҳари ганчинаи ҳастӣ, яъне бо сӯхан зинда хоҳад монд”.

**Саидалӣ Маъмур**, шоир, с.1999

“Бо навиштаву эҷодаш меҳмони азизи ҳар хонадон аст. Маҳбубият дорад миёни хонандагони сершумораш. Ва як сухани нек ба сони ҷашмаи мусаффоё бошад, ки умре замини эътиқод ва орзухои инсонро шодоб созад”.

**Латофат**, шоир, с.2009

“Баҳром Фирӯз симои сирф тоҷиконаву нуронӣ ва ботини зебо ҳам дошт...

...Ҳабари тарҷумай намунаҳо аз осори нависанда ба забонҳои олмониву ҷопонӣ ва англисӣ моро ба ваҷҳ меовард. Дар солҳои ҳафтодуму ҳаштодуми садаи гузашта чунин рӯйдоде басо нодир буд ва маъниҳои баланди осори адабии Баҳром Фирӯзи сухангустар аз ёди мо ва ҳазорҳо тан хонандагони осори он фарзанди сарафрози Сармарқанди шӯҳраи даҳр нарафтааст ва наҳоҳад рафт”.

**Мирзо Шакурзода**, адаб, с.2009

“Ман фикр кардам, ки ҳикояҳои акаи Баҳром таҳмин аз панҷоҳ бештаранду то ҳол дар бораашон мақолае наҳондаам. Бетарафиву бетафовутии ҳамнишину ҳамсолон касро алам мекунад. Аммо акаи Баҳром аз шеър ё ҳикояи хуби дигарон хурсандӣ мекарданд. Мегуфтанд, ки аз адабони насли мо ҳеч қадоме мисли Лоиқ забонро хуб намедонад. Ё аз ҷавонон Низом Қосим шеърҳои дилниншин менависад. Китоби Фарзонаро чоп кардем. Ман мудири шӯъба. Лекин як қалимаро ҳам дигар накардам. Баъзан китоби шоирони номдорро сип-сиёҳ карда ба дасташон бармегардонем. Ана пас аз ақиб айб кофта мегарданд. Лекин ман аз онҳо наметарсам...”

**Мирзо Сайдзода** (Мирзонасрiddin), нависанда, с.1999

“Бахром Фирӯз аз мутолиаи осори чавонони соҳибзавқу ҳунарманд меболид, бе ҳеч дудилагӣ дастигириашон мекард ва дигаронро даъват мекард, ки аз адибони соҳибистеъдод ибрат бигиранд.”

**Пайванди Гулмуродзода, рӯзноманигор, с.1995**

“Гоибона аз рӯи ҳикояву очерк ва шеърҳои ҷаззоби Бахром Фирӯз ба воситаи радиову телевизион ва рӯзномаю маҷаллаҳо мешинохтам. Ва орзу доштам аз наздик бо ин марди хирад шинос шавам. Ман гумон доштам, ки Бахром Фирӯз як марди солдидай мӯйсафед ва хеле ботаҷрибае ҳаст, ки навиштаҷоташ пухтаю бо далелҳо сил-силабандӣ шудаанд. Дидам, ки марди хеле ҷавони боқуввати мӯйсиёҳ, аммо соҳиби таҷрибаву пухтакор. Дар рафти ҳамкорӣ бо ин марди закиу зиндадил ба ин бори дигар бовар ҳосил намудам”.

**Тӯҳфа Расулий, рӯзнома-нигор, с. 1999**

“Ҳамин тавр, дар муддати тӯлонӣ ҷандин китобҳо (достону романҳо) яке паси дигар ҳонда шуданд. Бахром-ҷон ҳам ба “касалӣ”-и доимии китобхонӣ гирифтор шуд, ки то охири умраш давом кард. Яъне устод Наимов ўро ба ин “касалӣ” гирифтор карда буданд”.

**Раҳмат Давлатов, дӯст ва ҳамсабақ, с.2009**

“Бахром Фирӯз ҷӯяндаву ёбанда буд, ҳамеша дар ҷустуҷӯ буд. Осори тозаву нав меофариid. Забони асар-ҳояш тоза, мантиқаш баланд, қаҳрамони қиссаву ҳикоя-ҳояш боftаи хаёлӣ набуда, балки одамони ҳақиқии нек-ному некбин мебошанд”.

**Расул Шарифов, дӯст ва ҳамсабақ, с.2008**

## МУНДАРИЧА

ФАФЛАТЗАДАГОН.....	6
БОБИ ЯКУМ .....	6
БОБИ ДУЮМ .....	19
БОБИ СЕЮМ .....	32
БОБИ ЧАҲОРУМ .....	46
БОБИ ПАНҶУМ .....	55
БОБИ ШАШУМ .....	65
БОБИ ҲАФТУМ .....	70
БОБИ ҲАШТУМ .....	84
БОБИ НЎҲУМ .....	95
БОБИ ДАҲУМ .....	105
БОБИ ЁЗДАҲУМ .....	117
БОБИ ДУВОЗДАҲУМ .....	128

БОБИ СЕЗДАХУМ .....	143
БОБИ ЧАҲОРДАҲУМ .....	155
БОБИ ПОНЗДАҲУМ .....	163
БОБИ ШОНЗДАҲУМ .....	175
БОБИ ҲАБДАҲУМ .....	189
БОБИ ҲАЖДАҲУМ .....	200
БОБИ НУЗДАҲУМ .....	215
БОБИ БИСТУМ .....	225
БОБИ БИСТУ ЯКУМ .....	240
БОБИ БИСТУ ДУВВУМ .....	253
БОБИ БИСТУ СЕЮМ .....	264
БОБИ БИСТУ ЧАҲОРУМ .....	280
БОБИ БИСТУ ПАНЧУМ .....	295
БОБИ БИСТУ ШАШУМ .....	314
БОБИ БИСТУ ҲАФТУМ .....	334
БОБИ БИСТУ ҲАШТУМ .....	346
 АКСҲО АЗ БОЙГОНИИ НАВИСАНДА.....	353
ЗИНДАГИНОМА .....	383

**БАХРОМ ФИРӯЗ**  
[www.firuz.tj](http://www.firuz.tj)

## **ҒАФЛАТЗАДАГОН**

Мураттиб ва муҳаррир: Марворид Фирӯз  
Тарроҳӣ: Ифтихор Фирӯз  
Муҳаррири техникий: Набиҷон Юлдошев

Ба чопаш 13.10.2019 имзо шуд.  
Андозааш 60\*84\16. Ҷузъи чопӣ 28,0  
Теъдод адад. Супориши № 262.

Соли 2019

